

**У. Тоиров, М. Солехов, Н. Ширинзода**

# **АДАБИЁТИ ТОЧИК**

**Китоби дарсӣ барои синфи 10-уми  
муассисаҳои таҳсилоти умумӣ**

**Нашри сеюм  
бо такмил ва иловажо**

**Вазорати маориф ва илми  
Ҷумҳурии Тоҷикистон  
тасдиқ кардааст**

**ДУШАНБЕ  
МАОРИФ  
2021**

**ТДУ (УДК) 373.167.1  
ТКБ (ББК) Я7374.200.52(2точик)  
Т-19**

**Т-19.** Тоиров У., Солеҳов М., Ширинзода Н. **Адабиёти точик.** Китоби дарсӣ барои синфи 10-уми муассисаҳои таҳсилоти умумӣ. – Душанбе: Маориф, 2021. – 336 саҳ.

**Чадвали истифодаи китоб**

№	Ному насаби хонанда	Синф	Соли таҳсил	Холати китоб (баҳои китобдор)	
				Аввали соли таҳсил	Охири соли таҳсил
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

## МУҚАДДИМА

### АДАБИЁТ ВА МАВЗЎИ БАҲСИ ОН

Адабиёт вожаи арабӣ буда, решай он адаб аст, ки ба маъни дониш, маърифат, гуфтору кирдори нек ва хирад далолат мекунад. Адабиёт дар мағҳуми васеи он мачмӯи осори ҳаттию шифоҳии қавме, ҳалқе, миллате буда, дар фаҳмиши маҳдуди он инъикоси бадеи ҳаёт аст ва ин тарзи тасвири зиндагӣ ба воситаи образҳо ба тасвир овардани ҳаёт мебошад. Яъне адабиёт дар фаҳмиши истилоҳии он як навъи санъат буда, ба воситаи образҳо тасвир намудани ҳаёт, дунё аст ё инъикоси образноки ҳаёт буда, дар он ҳар ду паҳлуи зиндагӣ-тарафҳои мусбат ва паҳлухои манғӣ ба воситаи образҳо, тимсолҳо, намунаҳо тасвир карда мешавад. Ба ин восита падидаҳои манғии чомеа маҳкум карда шуда, паҳлухои мусбати он тарғибу ташвиқ мегардад. Аз ин рӯ, адабиёт ҳамчун навъи санъат барои рушду нумӯи ҷамъият таъсири ниҳоят қавӣ дорад ва дигаргунсозиҳои ҳаёти ҷамъиятий ба он вобаста аст. Умуман, адабиёт инъикоси воқеяят ба воситаи образҳост, ки тавассути қаломи манзум (назм) ва мансур (наср) амалӣ мегардад.

Адабиёт китоби дарсии ҳаёт аст. Эҷодкори адабиётро адаб меноманд ва адиберо, ки бо қаломи манзум – шеър сару кор дорад, эҷод мекунад, шоир ва адиберо, ки осори мансур меофарад, нависандо меноманд.

Ҳадаф аз лафзи «адабиёт», пеш аз ҳама, адабиёти бадеӣ буда, онро дар гузашта қаломи бадеъ гуфтаанд. Қаломи бадеъ – сухани нав, ачиб, нодир буда, дар мантиқи одии ифода сухани образнок, тасвири образнок аст. Аз ин рӯ, адабиёти бадеӣ ба инсон сару кор дорад, рӯзгору фаъолияти инсонро меомӯзад. Ба эҳсосоту тафаккури инсон таъсир мерасонад. Ҷаҳонбинӣ, донишу хирад, маърифату тафаккури ӯро такмил медиҳад ва бинобар он адабро муҳандиси рӯҳии инсон низ мегӯянд.

Калимаи «адабиёт» маҳсули миёнаҳои асри XIX буда, таърихи зуҳури адабиёт ҳамчун санъати сухан хеле қадим аст. Аз ин рӯ, дар асрҳои миёна ибораҳои улуми адабӣ, улуми адабия, фунуни адабия мавриди истифода қарор гирифтаанд, ки аз 12 то 22 ҷузъи фунуни адабиро фаро мегиранд. Аз ҷумла: илмҳои луғат, наҳв, сарф, баён, арӯз, қоғия, хат, иншо, маонӣ ва ғайра ҷузъҳои онанд.

Дар маркази адабиёти бадей симои инсон, шахс меистад. Яъне мавзӯи баҳси адабиёти бадей ҳамоно инсон ва ҷамъият, одамон ва воқеяту муҳити ихотакунандаи онҳост. Камолоти маънавии инсон ҳадафи адабиёти бадеист.

Адабиёт фанни инсоншиносӣ, санъати сухан ва воситаи тарбиявию такмили камолоти маънавии башарият аст. Адабиёт таърихи ҳалқ, андозаи ҷаҳонбинӣ, тафаккури бадей, ҳазинаи зеҳнӣ, тавоноии ақлонӣ ва бардоштҳои мағкуравии инсоният аст ва аз сабаби он ки фанни миллист, бурду бохти ҳамон миллату ҳалқият низ ҳаст.

Адабиёт дар заминай эҷодиёти шифоҳии ҳалқ дар замонҳои хеле қадим пайдо шудааст ва аз рӯйи иттилооти олимон адабиёти тоҷик 8 ҳазор сол қабл зуҳур кардааст. Дар адабиёти шифоҳӣ унсурҳои суханони образнокро дар асотир ҷустаанд ва минтақаҳои маданий ё гаҳвораи тамаддунро дар Эрон, Мисру Чин, Ҳиндустону Рим донистаанд. Дар Мисри қадим аҳди Ромсиси II осори манзум таҳмин карда мешавад, ки оғози садаи XIV то милод эҷод шудааст. Ё худ «Иlliада» ва «Одиссея»-и Ҳомери юнонӣ оғози асри IX то милод ва «Ведо»-и ҳиндӯҳо дар асри XII то милод манзум шудаанд. «Авасто» (гӯё аввалин шеърро Ҳазрати Одам гӯфтааст) ва ҳусусан ғотҳо қадимтарин бахши он ба шумор меравад, ки аз зуҳури адабиёт ва фарҳангу ҳунар гувоҳӣ медиҳад. Вале чунон ки ишора намудем, таърихи эҷодиёти шифоҳӣ (фолклор) боз ҳам қадимтар аст, зоро эҷодиёти шифоҳии ҳалқ то зуҳури ҳат ва алифбо пайдо шудаву ибтидо ё худ оғози пайдоиши адабиёти касбӣ ба шумор меравад.

Дар асрҳои миёна мо ҳанӯз дар оғози пайдоиши феодализм ташаккули адабиётро мушоҳида мекунем, ки ибтиди он ба эҷодиёти Рӯдакӣ ва мусирони вай рост меояд ва ба қавле дар ин аср наздик ба 300 тан адиб зиндагӣ ва эҷод кардаанд.

Давраи нави инкишофи адабиёти асрҳои миёна ба замони эҳён маданий рост омадааст. Ҳусусан ҷараёни маорифпарварӣ (нимай дуюми асри XIX) миёни нерӯҳои адабӣ табаддулоти мағкуравиро тавлид намуд ва такони иҷтимоие зуҳур кард, ки барои пешрафти ҷамъият заминай хеле мусоид фароҳам овард.

Тарзу усули тасвир дар адабиёт моҳияти баланди зебои-парастӣ дорад, зоро нағосатро ҳама дӯст медоранд ва аз ин рӯ, адабиёт тамоюли тамом ба нағосат дорад. Масалан, ҷузъиёти табиат: санг, замин, кӯҳ, дарахт, дарё, гиёҳ, борон, абр, бод, осмон

ва гайра мавзӯи баҳси илмҳои дигар низ ҳаст. Адабиёт ҳангоми ба тасвир гирифтани онҳо, пеш аз ҳама, ба онҳо зебоӣ мебахшад, чунончи тасвири баҳор дар як баҳорияи устод Рӯдакӣ:

Омад баҳори хуррам бо рангу бӯйи тиб,  
Бо сад ҳазор нузҳату орошии аҷиб.  
Шояд, ки марди тир бад-ин гаҳ шавад ҷавон,  
Гетӣ бадил ёфт шабоб аз пайи машиб<sup>1</sup>.  
Чархи бузургвор яке лашкарे бикард,  
Лашкар-шабри тирараву боди сабо – нақиб<sup>2</sup>.  
Наффот<sup>3</sup> барқи равшану тундар-шаблазан,  
Дидам ҳазор ҳайлу наидам чунин маҳиб<sup>4</sup>.  
Он абр бин, ки гиряд ҷун марди сӯѓвор  
В-он раъд бин, ки нолад ҷун ошиқи каиб<sup>5</sup>.  
Хуриедро зи абр дамад рӯй ғоҳ-ғоҳ,  
Чунон ҳисорие, ки гузар дорад аз рақиб.  
Якчанд рӯзгор ҷаҳон дардманд буд,  
Беҳ шуд, ки ёфт бӯйи суман бодро табиб.  
Борони мушикбӯй биборид нав ба нав  
В-аз абр баркашид яке ҳуллаи қасиб<sup>6</sup>.  
Кунҷе, ки барф пеш ҳамедошт, гул гирифт,  
Ҳар ҷӯяке, ки ҳушик ҳамебуд, шуд ратиб<sup>7</sup>.  
Тундар миёни дашиҳ ҳаме бод бардамад,  
Барқ аз миёни абр ҳаме баркашад қазиб<sup>8</sup>.  
Лола миёни кишиҳ бихандад ҳаме зи дур,  
Ҷун панҷаи арӯс ба ҳинно шуда ҳазиб<sup>9</sup>.  
Булбул ҳаме бихонад дар шоҳкори бед,  
Сор аз дараҳти сарв мар ўро шуда муҷиб<sup>10</sup>.  
Сулсул ба сарвбун-бар бо нагмаи қуҳан,  
Булбул ба шоҳи гул-бар бо лаҳнаки гарib.  
Акнун хуред бодаву акнун зиёд шод,  
Қ-акнун барад насиб ҳабиб аз бари ҳабиб.  
Соқӣ гузину сабзаву май ҳур ба бонги Зер<sup>11</sup>,

<sup>1</sup> **Машиб** – пири, кӯҳансолӣ,

<sup>2</sup> **Нақиб** – пешво,

<sup>3</sup> **Наффот** – оташбоз, партавафрӯз

<sup>4</sup> **Маҳиб** – боҳайбат

<sup>5</sup> **Каиб** – ғамгин

<sup>6</sup> **Ҳуллаи қасиб** – либоси абрешимин

<sup>7</sup> **Ратиб** – тар, намнок

<sup>8</sup> **Қазиб** – шоҳ, шоҳа

<sup>9</sup> **Ҳазиб** – рангин

<sup>10</sup> **Муҷиб** – ҷавобдиханда

<sup>11</sup> **Зер** – пардае аз мусиқӣ

*К-аз киит сор ноладу аз бог андалеб.  
Харчанд навбаҳори ҷаҳон ас(т) ба ҷашм ҳуб,  
Дидори ҳоҷа ҳубтар-он меҳтари ҳасиб<sup>12</sup>.  
Шеби ту бо фарозу фарози ту бо нишеб,  
Фарзанди одамӣ ба ту-андар ба шебу теб<sup>13</sup>.  
Дидӣ ту режсу<sup>14</sup> ком бад-ӯ андарун басе,  
Бо ридакони<sup>15</sup> мутриб будӣ ба фарру зеб.*

Дар ин баҳория ҳама чиз зебост ва адабиёт, пеш аз ҳама, ба онҳо ҷунин нафосатро эҳдо намудааст. Баҳор бо ҷандин ҳазор воситаи зебу зинат ҳамроҳ меояд ва аввалиндараҷаи он муҳассанот рангу бӯйи ачиб аст. Ин аст, ки баҳор марди пирро шояд ҷавон гардонад, вале табиати сармозадаро бедор намуда ҷавонию ҷамол баҳшидааст. Зеро борон – мушкбӯй, абр – ҳуллаваш, рӯйи замин (дашту даман) – гулпӯш, қиштзоронро лола мисли Ҷанҷаҳои хинобастаи арӯсон намудаву парандагон нағмасарӣ доранд. Мақсади шоир ҳушгузаронии умри азиз, рӯ овардан ба шодиу нишот ва баҳрабардорӣ аз ҳаёт аст.

Адабиёт на танҳо табиат ва аҷзои онро ҳусну тароват, нафосату зебоӣ мебахшад, беш аз он ба инсон аз нигоҳи зоҳирӯ ботин, шаклу намуд ва ниҳоду сират низ неру медиҳад. Башарият ҳангоми ба забон гирифтган ё ҳондани номҳои Рустам-таҳамтани муқтадир, ҳалқпарвар, ватандӯст, озодиҳоҳ, адолатҷӯро тасаввур мекунад. Ё ки баробари ба ёд овардани Лайлӣ, Ширин, Мачнун, Юсуф иффату исмат, покиу сафо ба хотир мерасад. Баръакс, ҳангоми шунидани номҳои Захҳок, Ширӯя, Ҳусрав, Афросиёб, Кайковус симои манфури ҳудписандӣ, такаббур, пасттинатӣ, кӯтоҳназарӣ, бехирадӣ, гумроҳӣ, ҳудҳоҳӣ, хиёнату бевафоӣ, зиёну бадкирдорӣ, золимию қотилӣ ва гайра ба ёди қас меояд, ки он аз таъсири қувваи сухан, неруи қалом – адабиёт аст.

Албаттa, дар ин миён симоҳои машхур мисли Рустам, Суҳроб, Сиёвш ғалатҳо кардаанд, вале инсоният аз ғалатҳои онҳо низ сабақи ҳаётӣ мегирад. Аз ин рӯ, ҳатто образҳои манғӣ низ ба инсонҳо таъсири мусбат мерасонанд, зеро одамон аз кирдори зишти онҳо таҷриба ҳосил намуда, дар ҳаёт аз хислатҳои разила ҳазар мекунанд, дурӣ мечӯянд, то ки ба рафттору кирдори зишт рӯ ба рӯ нашаванд. Аз ин рӯ, эҷодкорони адабиётро вобаста ба

<sup>12</sup> Ҳасиб – соҳиби фазилат

<sup>13</sup> Шебу теб – саргашта, ошуфта,

<sup>14</sup> Реж – мурод, мақсад

<sup>15</sup> Ридакон – ғуломбачаҳо

денишу маҳорат, истеъдоду ҳунар, чаҳонбинию пояи эҷодиашон башарият қадршиносӣ менамояд. Ин аст, ки дар таърихи эҷоди бадеъ увонҳои ифтихории «Маликушшуаро», «Амирушшуаро», «Надимушшуаро», «Одамушшуаро», «Халлоқулмаонӣ», «Афсаҳулмутакаллимин», «Абулаҳлӯқ», «Абулмаонӣ», «Лисонулғайб», «Маликулкалом», «Султонулғузало» ва гайра ба миён омаданд ва суханварон вобаста ба пояи эҷодияшон сазовор дониста шудаанд. Масалан, Рӯдакӣ «Одамушшуаро», Камоли Исмоил (охири асри XII) «Халлоқулмаонӣ», Саъдӣ «Абулаҳлӯқ», Ҳофиз «Лисонулғайб», Бедил «Абулмаонӣ» дониста шудаанд.

Адабиёти бадеъ, ки ба инсон сару кор дорад ва мақсади асосии он тарғиби хислатҳои ҳамидаи инсон ва маҳкум намудани аъмоли разила буда, барои ба мақсад расидани одамон дар ҳаёт ёрӣ мерасонад. Адабиёти бадеъ ба инсон барои расидан ба мақсад ёрӣ менамояд ва одамонро ба ҳаёт, ба зиндагӣ дилгарм, шердил, боғайрат ва уҳдабаро мегардонад. Баробари пешравию инкишофи инсон, муҳиту чамъият, адабиёти бадеъ низ дар заминаи қонунҳои муайян инкишофт мейёбад, пеш меравад ва қонуниятҳои ба худ хосу ҷудогона дорад. Илме, ки қонунҳои пайдоишу ташаккул, рушду таҳввулоти адабиёти бадеиро меомӯзад, **адабиётшиносӣ** ном дорад, ки он дар навбати худ, дорои се бахш аст: таърихи адабиёт, назарияи адабиёт, нақди адабӣ. Таърихи адабиёт – пайдоиш, ташаккул ва рушду таҳаввули адабиётро меомӯзад.

Қонунҳои зуҳуру ташаккул ва инкишофи анвои адабӣ, принсипҳои эҷод ва бардоштҳои жанрию ҷинсии адабиётро қисмати назарияи адабиёт тадқиқ мекунад. Ба ҳунари эҷодию ҳусну қубҳи таълиф нақди адабӣ сару кор дорад. Бахшҳои мазкурни адабиётшиносиро бе якдигар наметавон мукаммал донист, зоро онҳо дар ҳамbastагии якдигар инкишофт мейёбанд.

Бахшҳои мазкур қисматҳои асосии адабиётшиносӣ буда, онҳо бахшҳои ёрирасони дигар низ доранд, ки барои инкишофт пешрафти илми адабиётшиносӣ мусоидат менамоянд. Масалан, ба қисматҳои ёвари адабиётшиносӣ матншиносӣ, сабкшиносӣ, сарчашмшиносӣ, китобшиносӣ ва гайра дохил мешаванд. Дар таърихи адабиёти тоҷик ҳатто довариҳои шоирона таърихи нақди адабиро мукаммал сохтааст. Шоирони форсточик: Рӯдакӣ, Фирдавсӣ, Унсурӣ, Фарруҳӣ, Манучехрӣ, Носири Ҳусрав, Саноӣ, Ҳоқонӣ, Низомӣ, Захири Форёбӣ, Анварӣ, Аттор, Ҳусрави Дехлавӣ, Ҳасани Дехлавӣ, Саъдӣ, Салмони Совाचӣ, Ҳочуи Кирмонӣ, Чалолуддини Балҳӣ,

Убайди Зоконӣ, Ҳофизи Шерозӣ, Камоли Хуҷандӣ, Ҷомӣ, Ҳилолӣ, Мушфиқӣ, Калими Кошонӣ, Соиби Табрезӣ, Нозими Ҳиротӣ, Саййидо, Бедил, Возех, Шоҳин ва дигарон, ки шуморай онҳоро то кунун 30 ҳазор гуфтаанд, ҳар кадом сабки хоси хеш, ҷою макон ва мақоми хушро доранд. Онҳо дар ашъори худ аз назокат, неруи ақлонӣ, хунари суханварию санъати сухани худ ёд карда, норасоии ҳамкасбони хешро низ ёдрас намудаанд. Масалан, Манучехрии Домғонӣ (нимай аввали аспи XI) мегӯяд:

*Шеър ногуфтан беҳ аз шеъре, ки бошад нодуруст,  
Бачча нозодан беҳ аз шашмоҳа бифкандан ҷанин.*

Ҳадафи шоир дар ин байт эҷоди бадеъро фарзанди эҷодкор гуфтан буда, ўшёъро фарзанди шоир медонад ва бояд ҳаматарафа дар камолоти эҷод саъӣ намуд, то нуқсоне дар он роҳ наёбад. Ёхуд Хоқонии Шарвонӣ баъд аз Ҳаким Саноии Фазнавӣ дуюмин шоир аст, ки дар ашъори худ бо олами улвӣ сару кор мегирад, зеро миёни шоирон ҳампанҷаи худро намеёбад. Чунончи, ў мегӯяд:

*Суҳан гуфтан ба қӣ ҳатм аст, медонию мепурсӣ,  
Фалакро бин, ки мегӯяд: ба Хоқонӣ, ба Хоқонӣ.*

Яъне ба ҳамин тарик, шоирон бартарию афзалияти хунари худро васф намудаву нуқсони ашъори ҳампешагонашонро хотиррасон кардаанд. Масалан, Үнсурӣ Балхӣ – шоири нимай аввали аспи XI дарбори Фазнавиён – аввалин маликушшуаро дар таърихи адабиёти форс-тоҷик аст, вале Ҳоқонӣ ўро бо он сарзаниш меқунад, ки ба ҷуз газалу қасидасароӣ хунари дигар надорад:

*Ҷуз аз тарзи мадҳу тирози газал  
Накардӣ зи табъ имтиҳон Үнсурӣ.  
Шиносоланд афозил, ки чун ман набуд  
Ба мадҳу газал дурғиишон Үнсурӣ.  
Зи даҳ шева, к-он ҳилляти шоирист,  
Ба як шева шуд достон Үнсурӣ.  
На таҳқиқ гуфту на ваъзу на зуҳд,  
Ки ҳарфе надонист аз он Үнсурӣ.  
Маро шевави хосу тозасту дошт  
Ҳамон шевави бостон Үнсурӣ.*

Ин андешаҳои шоирон – эҷодкорон барои пешрафти илми адабиётшиносӣ ёрии фаровон расонидааст, зеро дар таърихи адабиёти форс-тоҷик он ба ҳукми анъана даромадааст.

Адабиёти бадей маңмұи доништу тафаккур, маҳорату истеъод, табыу тавон, худшиносиу қаҳонбинии адиб аст. Чун адиб ба ин ва ё он халқе, миллате тааллук дорад, пас, адабиёт бурду бохти мағкуравии ҳамон халқ, симои ҳамон миллат мебошад.

Адабиёти бадей ҳамчун навъи санъат, яне санъати сухану суханварй нисbat ба навъхои дигари санъат: меъморӣ, ҳайкалтарошӣ, мусиқӣ, театру кино ва гайра дар ҷамъият таъсири бештар дорад, зеро яке аз сарчашмаҳои асосии навъхои дигари санъат низ адабиёти бадей аст. Муроду мақсад ва ҳадафи эҷодкор аз адабиёт тарбияи омма, таълими мардум будааст. Ба ин маънӣ Шайх Саъдӣ мегӯяд:

*Муроди мо насиҳат буду гуфтем,  
Ҳаволат бо Ҳудо кардему рафтем.*

Адабиёти бадей ҳиссиёту ҳаячони инсонро ангезиш медиҳад, одамонро аз пастию баландиҳо, шебу фарозҳо, бурду бохтҳо, чуну ҷароҳо, бешу камҳо, тазодҳои зиндагӣ, рӯйдодҳои олам огоҳ месозад. Фирдавсӣ дар «Шоҳнома»-и ҳуд аз пайдоиши оламу одам, аз зуҳури нахустин шоҳ – Қаюмарс то истилои араб, то охирин шоҳи сулолаи Сосониён – Яздгирид III (соли 651 мелодӣ) сухан рондааст. Дар мантиқи одитари ифодаи мазкур дар «Шоҳнома»-и Ҳаким Фирдавсӣ мо саргузашти 50 шоҳро мебинем. «Шоҳнома» моли адабиёт – шеър аст ва эҷодкори он Ҳакими Тӯсӣ. Магар аҳбори ўз аҳбори сарчашмаҳои таъриҳӣ батафсилу мұтамад ва боарзиштару судмандтар нест?! Аз ин рӯ, адабиёти бадей дар ҷомеа, пеш аз ҳама, нақши тарбияйӣ ва таълими дорад. Дар баробари он, адабиёти бадей ба ҳиссу таассуроти хонанда таъсир расонида, ба ҳодисаҳои мусбати ҳаёт таваҷҷуҳи ўро бедор месозад, ўро ба зиндагӣ дилгарм ба муборизаҳову талошҳои рӯзгор омода менамояд. Дар дили хонанда ба арзишҳои умумиинсонӣ: ҳалқдӯстӣ, ватанпарварӣ, илмдӯстӣ, касбомӯзӣ, меҳнатқаринӣ, ҳалолкорӣ, нафърасонӣ, соғдилӣ, ҳалимӣ, меҳрубонӣ, хушмуомилагӣ, шердилӣ, гаюрӣ, суботкорӣ, далерӣ, шучоат, шикастанафсӣ, дурандешӣ ва гайра муҳаббати беандоза бармеангезад. Адабиёти бадей барои дар сирати инсон бедор намудани ҳиссиёти зебой ва идеалҳои ҳаётин ўяке аз муҳимтарин воситаҳои барангезиш аст.

Тамоми ёдгорҳои хаттии адабиёти бадей, ки дар шакли назму наср эҷод гардидау мағфуз мондаанд, **мероси адабӣ** ном доранд.

Мероси адабиро сарвати маънавӣ, хазинаи зеҳнӣ, бардоштҳои мафкуравӣ, ҳофизаи таърихӣ, кути чон ва гизои рӯҳ низ меноманд. Дар ин ҷода ҳалқи тоҷик ҳампанча надорад, зоро танҳо шоирони соҳибдевон дар таърихи адабиёти тоҷик беш аз сӣ ҳазор буда, ашъори шоирони девонашон маҳфуз намондаву осори мансури таълифгардида ба он доҳил намешаванд. Ин осор ба қавле таърихи ҳаштҳазорсола дошта, то қунун аз он коҳи бегазанди ниёғон 108 матни ҳаттии (аз ёдгорҳои аҳди бостон) то ҷоришавии ислом боқӣ мондааст, ки аз онҳо 16-тояшро андарзномаҳо фароҳам овардаанд.

Бояд гуфт, ки ин осор то оҳири асри XV – то зуҳури давлатҳои Сафавиҳо (дар Эрон) ва Шайбониҳо (дар Мовароуннаҳру Ҳурросон) миёни форсизабонони қаламрави мазкур муштарақ аст ва аз ин рӯ, дар илми адабиётшиносӣ истилоҳи “форс-тоҷик” қабул гардидааст, ки мағҳуми зикршуда моҳияти муштарақ будани ин осори адабиро ифода менамояд.

## АДАБИЁТИ ТО҆ЦИК ДАР НИМАИ ДУЮМИ АСРИ XVI ВА АСРИ XVII

### ВАЗЪИЯТИ СИЁСИИ ОСИЁИ МИЁНА ВА ЭРОН ДАР НИ- МАИ ДУЮМИ АСРИ XVI

Дар таърихӣ ҳалқҳои Мовароуннаҳру Ҳурросон асри XVI аввалин арест, ки таназзули феодализм дар қаламрави мазкур шиддат мегирад. Заминаҳои ин таназзул нисбатан пештар оғоз гардида буд. Зоро пас аз вафоти Темур (1335-1405) меросҳорони ў барои соҳиб шудан ба таҳт сар бардошта, оромии мамлакатро ҳалалдор мекарданд. Баъдтар империяи Темуриёнро туркҳои бодиянишин бо сарварии Муҳаммади Шайбонӣ барҳам доданд. Муҳаммад Шайбониҳон соли 1500 Самарқанди бостониро тасарруф намуд. Тӯли 5 сол, яъне то соли 1505 ў тамоми қаламрави Мовароуннаҳрро таҳти назорати худ гирифт. Ҷангу низоъҳои пайдарпай, тоҳтузҳои мунтазам, мансабҳоҳи ҷоҳталабиҳо қаламрави Ҳурросону Мовароуннаҳрро басо ҳаробу ҷаъиф намуда буд. Ҳочагии ҳалқ паст мерафт, зоро низоъҳои қаламравӣ, қашмакашҳои доҳилӣ низоми инкишифои ҷамъиятро вайрон менамуд. Табакаҳои заҳматкаши аҳолӣ бештар ва ҳамаҷониба зарар медианд.

Оҳири намояндаи Темуриҳо – Султон Ҳусайн Бойқаро соли 1506 вафот кард. Ду писари Султон Ҳусайн ҳангоми ҳамлаи

Шайбонихон шаҳри Ҳиротро химоя карда натавонистанд. Дар натиҷа, Шайбонихон соли 1507 Ҳурисонро низ забт намуд ва ҳокими Мовароуннахру Ҳурисон гардид.

Соли 1512 нооромии гӯшношуниди дигар рух дод. Шоҳ Исмоили Сафавӣ Ҳиротро ишғол намуда, то интиҳои садаи XVI низоъҳои сиёсӣ ва мазҳабӣ ниҳоят тезутунд боқӣ монданд. Соли 1513 Исмоили Сафавӣ ба Мовароуннаҳр ҳамла кард, vale ҷандон муваффақ нашуд. Танҳо пас аз вафоти Шайбонихон то соли 1598 (наздик ба 90 сол) ҷонишиҳои ў давлатдорӣ карда бошанд ҳам, комилан комёб нашуданд.

Хони бообру - ҳокими Бухоро - Убайдуллоҳҳони Шайбонӣ баҳри озод кардани Ҳурисон аз Сафавиҳо шаш дафъа лашкар қашида бошад ҳам, бенатиҷа анҷомид. Танҳо дар замони Абдуллоҳҳон (1557-1598) ба ў муяссар гардид, ки як андоза муттаҳидии ҳонҳои ўзбекро таъмин кунад, зеро ҳам Ҳурисон ва ҳам Ҳоразм ба давлати ҳонӣ муттаҳид карда шуданд. Vale пас аз вафоти Абдуллоҳҳон қувваҳои марказгурез аз нав сар бардоштанд ва ҳукумати Шайбонихо ба ҳамин восита аз арсаи таъриҳ рафт.

Яке аз ҳодисаҳои ниҳоят даҳшатбори аср низоъҳои мазҳабӣ ба шумор меравад. Дар қаламрави Мовароуннахру Ҳурисон баробари зада даромадани Шоҳ Исмоили Сафавӣ муборизаҳои тезутунде миёни шиаҳо ва сунниён сар зад. Ҳодисаҳои мазкур аз он сабаб ҳам буд, ки Исмоили Сафавӣ ҳудро вориси мазҳаби шиа эълон карда, баҳри ривоҷи он дар байнни мардум тавассути қатлу горат ниятҳои дигари ҳудро низ амалий менамуд. Дар асл ҳадафи ин сиёсатмадор васеъ намудани ҳудуди давлат ва сарзамини ҳуд аз ҳисоби мамолики обод ва ба даст даровардани сарват буд. Ин низоъҳои мазҳабӣ амалан то охирҳои асли XVI идома карда, боиси ҳаробиҳои гӯшношуниди Мовароуннахру Ҳурисон гардида буд. Ҳатто, ду тан суханвари машҳури ин давра Мавлоно Бадруддин Ҳилолӣ ва Камолуддини Биной қурбони ҳамин гуна низоъҳои мазҳабӣ шудаанд. Аз тарафи дигар, яке аз сабабҳои чудоии Мовароуннахру Эрон ҳамин мочароҳои сиёсию мазҳабӣ гардида буд.

## ТАШКИЛИ ДАВЛАТИ ТЕМУРИЁНИ ҲИНД

Темуриёни Ҳинд, ки ин сулола дар сарчашмаҳо бо номи Бобуриён низ ёд мешавад, аз ибтидои асли XVI то оғози асли XIX дар Ҳиндустон ҳукмронӣ кардаанд. Аниқтараш тӯли солҳои 1526-1858 сулолаи мазкур дар қаламрави Ҳинд ҳукумат кардааст.

Асосгузори ҳукумати Темуриёни Ҳинд намояндаи ҳамин сулола - Захируддин Бобур мебошад. Онҳоро инчунин Муғулҳои бузург низ меноманд. Ин сулола дар охирҳои салтанати Аврангзеб пароканда гардида бошад ҳам, амалан то истилои Англия (соли 1857) вучуд дошт. Силсилаи мазкур аз Бобур (1526-1530) оғоз гардида, Ҳумоюн (1530-1539; 1555-1556), Акбар (1556-1605), Ҷаҳонгир (1605-1627), Шоҳиҷаҳон (1627-1658), Аврангзеб (1658-1707), Баҳодуршоҳ (1707-1712), Ҷаҳонгиршоҳ (1712-1713), Фарруҳсияр (1713-1719), Муҳаммадшоҳ (1719-1748), Аҳмадшоҳ (1748-1754), Оламгири II (1754-1759), Шоҳолами II (1806-1837) идома намудааст ва охирин намояндаи сулолаи мазкур Баҳодуршоҳи II солҳои 1839-1858 ҳукмронӣ кардааст.

## АВЗОИ ФАРҲАНГӢ ВА АДАӢ

**Ҳавзаҳоё марказҳои адабӣ.** Одамон дар ҳама ҳолатҳо рӯйи ниёз ба илм, фарҳанг ва адаб овардаанд. Дар асри XVI, сарфи назар аз нооромиҳои сиёсӣ, дар қаламрави Осиёи Миёна, Эрон, Ҳиндустон марказҳои илмӣ, фарҳангӣ ва адабӣ фаъолият кардаанд, ки дар рушди ҷомеаву фарҳанг нақши муҳим гузаштаанд: дар Осиёи Миёна - Самарқанд, Бухоро, Бадаҳшон; дар сарзамини Эрон - Исфаҳону Машҳад, Шероз, Табрез; дар мулки Ҳинд - Дехлӣ, Мултон, Лоҳур, Панҷоб, Кашмир, Сарҳинд. Ҳар қадоме аз ин доираҳои фарҳангии адабӣ дар пешрафти соҳаҳои мазкур нақши сазовор гузаштаанд. Масалан, дар Осиёи Миёна: Муғанӣ, Нисорӣ, Мутрибӣ, Шавкати Бухорӣ Самандарҳоҷаи Тирмизӣ, Мулҳами Бухорӣ, Фитрати Зардӯз, Сайидо ва дигарон; дар Эрон: Соиби Табрезӣ, Калими Кошонӣ, Урфии Шерозӣ, Мирзо Муҳаммадтоҳири Насрободӣ ва дигарон; дар Ҳиндустон: Файзии Ҷаканиӣ, Бедили Дехлавӣ ва гайра.

Бояд гуфт, ки авзои фарҳангу адабиёт дар нимаи аввали асри XVI нисбат ба нимаи дуюм хеле фарқунанда аст. Ҳамлаи Шоҳ Исмоили Сафавӣ соли 1512 ба Хуросон, боиси парокандагии қувваҳои илмию адабӣ гардид. Бештар қувваҳои адабӣ рӯ ба Мовароуннаҳр оварданд. Восифӣ дар «Бадоеъ-ул-вақоеъ» хабар медиҳад, ки: «Дар он вакт (соли 1512) қарип панҷсад кас аз вилояти Хуросон азимати мулки Мовароуннаҳр карданд».

Дар ин сарзамин илмҳои таъриҳ, фалсафа, риёзиёт, ҳандаса, забону адабиёт, мантиқ, мусикӣ хеле пеш рафтааст. Масалан, Муҳаммадсолеҳи Карминагӣ дар илми мантиқ, Мавлоно

Кавкабии Бухорой дар нучуму мусиқӣ, Исламуллоҳи Самарқандӣ дар сарфу наҳв, Хоҷа Калони Самарқандӣ дар ҳакмату риёзиёт аз ҷумлаи саромадони асри худ буданд.

**Илми мусиқӣ** яке аз дастовардҳои ҳалқи тоҷик дар асри XVI буда, дар се шаҳр: Ҳирот, Самарқанд ва Бухоро хеле пеш рафтааст. Дар ин бора Ҳофизи Таниш («Шарафномаи шоҳӣ»), Дар вешалии Ҷангӣ («Тӯхфат-ус-сурур»), Саид Шарифи Самарқандӣ («Таърихи касира») аз симоҳои машҳури аср: Бобоҷони Ҳофиз, Ҷӯстмуҳаммади Удӣ, Муҳаммадалии Ной, Аҳмади Ҳофиз, Ибни Ҷангӣ ва дигарон ёд кардаанд.

Таърихнависӣ низ хеле пеш рафтаву асарҳои гаронарзише ба майдон омадаанд. Аз ҷумла «Равзат-ус-сафо»-и Мирхонд,

«Ҳабиб-ус-сияр»-и Ҳондмир, «Шайбонинома» ва «Футӯҳоти ҳонӣ»-и Бинойӣ, «Мунтаҳаб-ут-таворих»-и Ҳофизи Ӯбахӣ, «Шарафномаи шоҳӣ» ё «Абдуллоҳнома»-и Ҳофизи Таниш ва ғайра маҳсули ҳамин асранд.

## ТАЗКИРА ВА ТАЗКИРАНАВИСОН

Асри XV ба болоравии шеър ва зиёд гардидан қувваҳои эҷодӣ характернок аст. Дар ибтидои асри XV доираи адабии Ҳирот қариб ки муқоисанашаванда мебошад. Баъдтар Бухоро ҳамчун маркази адабиёту қувваҳои адабӣ нуфуз пайдо намуд. Ҳатто ҳокими вақт Амир Убайдуллоҳон дар баробари сиёсатмадорӣ шоир ҳам буд. Ӯ бо таҳаллуси «Убайдӣ» ба забонҳои тоҷикий ва ўзбекӣ шеър мегуфт.

Яке аз комёбиҳои бузурги ин аср таълифи ҷанд тазкира ба шумор меравад, ки дар онҳо ҳам маълумоти шарҳиҳолии адабон, номгӯи осор оварда шуда, дар бораи ҳусусиятҳои ашъор, тобишҳои ҳунарию эҷодӣ ва мақоми он адабон дар замони худ ва умуман дар таърихи адабиёт баҳсҳо сурат гирифтаанд.

Тазкира худ лафзи арабӣ буда, зикру ёдоварӣ кардан, ба хотир овардан мебошад. Дар истилоҳ асарест, ки дар он шарҳи ҳол, намунаҳои осор, ҳусусиятҳои эҷодӣ, тобишҳои ҳунарию эҷодкорон зикр карда мешавад. Аз ин рӯ, тазкира як навъи баёни афкори адабӣ-эстетикӣ низ ҳаст. Аз ин хотир, тазкираҳо умумӣ ва ҳусусӣ мешаванд.

Тазкираҳои умумӣ оид ба рӯзгору осори шуарои қаблӣ ва муосирони тазкиранавис маълумот медиҳанд.

Тазкираҳои хусусӣ зиндагинома ва осори адабони муосирро дар бар мегиранд. Аз рӯи принсипи эҷод низ тазкираҳо гуногун мешаванд: тазкираҳои алифбой, таърихӣ, ҷуғрофӣ, мазҳабӣ ва гайра.

Дар асри XVI, маҳсусан тазкираҳои «Нусҳаи зебои Ҷаҳонгир», «Тазкират-уш-шуаро»-и Саидмуҳаммад Мутрибии Самарқандӣ, ки маҳсули ҳамин асранд, арзиши фаровони адабӣ - илмӣ дошта, барои омӯзиши адабиёти тоҷик маълумоти зарурӣ медиҳанд. «Нусҳаи зебои Ҷаҳонгир» эҳдо ба ҳокими Ҳиндустон – Шоҳ Ҷаҳонгир буда, соли 1625 таълиф шудааст. Шоир ба шаҳрҳои Балх, Файзобод, Кундуз, Кобул ва гайра сафар намуда, маводди зарурӣ гирдоварӣ кардааст. Тазкираи «Нусҳаи зебои Ҷаҳонгир» шарҳи ҳолу намунаҳои ашъори 292 нафар шоири охири асри XVI ва оғози асри XVII-ро фаро мегирад, ки онҳо дар қаламрави Мовароуннаҳру Ҳурисон, Эрон, Афғонистон ва Ҳиндустон зиндагӣ ва эҷод кардаанд.

Бо ҳоҳиши Ҷаҳонгир ба тазкираи мазкур зиндагинома ва намунаҳои ашъори 80 нафар адаб, ки Ҷаҳонгир худ ҷамъоварӣ намуда буд, дохил карда шудааст.

«Тазкират-уш-шуаро»-и Мутрибӣ соли 1606 таълиф шуда, ба ҳокими вакт - Валимуҳаммадхони Аштархонӣ бахшида шудааст.

Мутрибӣ дар эҷоди ин тазкира аз «Мачолис-ун-нафоис»-и Навоӣ ва «Музаккир-ул-аҳбоб»-и Нисорӣ баҳра бардоштааст. Дар тазкираи мазкур оид ба 335 нафар адаб маълумот дода мешавад, ки онҳо муосирони тазкиранигоранд. Аз он чумла, дар бораи 17 нафар ҳоким, ки онҳо аҳли қалам низ буданд, маълумот дода мешавад.

«Тазкират-уш-шуаро»-и Мутрибӣ барои омӯхтани ҳаёти адабӣ ва рӯзгори адабони нимаи дуюми асри XVI ва асри XVII аз беҳтарин сарчашмаҳои адабӣ аст, зеро баъзе адабон танҳо дар ҳамин тазкира зикр шудаанд. Аз чумла: Фигорӣ, Нозимӣ, Орифӣ, Афзалиӣ, Зардакӣ, Дӯстӣ ва дигарон. Аз тарафи дигар, тазкираи Мутрибӣ барои муайян намудани қазовати эҷоди бадеъ, пешрафти афкори адабӣ-эстетикии асримиёнагӣ, дарёфти асолати ҳунарии эҷодкорон ва гайра низ аҳаммияти воло дорад.

Мутрибӣ худ Самарқандӣ буда, солҳои таваллуду вафоташ номаълум аст. Аз таҳаллуси ў пайдост, ки дар ҷодаи мусиқӣ, сарояндагию навозандагӣ соҳиби истеъдод будааст. Ў таҳсилро дар Самарқанд шурӯъ намуда, баъдтар ба Бухоро меравад.

Дар ин маркази фарҳангӣ аз Хоча Ҳасани Нисорӣ илми шеъру шоирий меомӯзад. Намунаҳои ашъори Мутрибӣ дар «Тазкират-уш-шуаро»-и ў чой дода шудааст, ки аз хунари баланду санъати волои шоирии ў гувоҳӣ медиҳанд. Мероси маҳфузмондаи адиbro «Тазкират-уш-шуаро», «Нусхай зебои Ҷаҳонгир» ва ашъори мутафарриқаи лирикӣ ташкил намудаанд.

Дигар аз тазкираҳои ин аср «Музаккир-ул-аҳбоб»-и Баҳоуддин Ҳасан мутахаллис ба Нисорӣ мебошад. Нисорӣ тазкираи худро соли 1566 таълиф намуда, онро ба ҳокими вақт - Искандархони Шайбонӣ бахшидааст. Шумораи шоирон дар нусхаҳои гуногуни тазкираи ў муҳталиф қайд гардида, аз 220, 275 то 450 нафар зикр шудаанд. Албатта, ин худ аз борҳо таҳриру такмил шудани тазкираи Нисорӣ шаҳодат медиҳад. Муаллиф тазкираи худро давоми тазкираи Мир Алишери Навоӣ медонад. «Музаккир-ул-аҳбоб» аз нигоҳи соҳту таркиб низ ҷолиб аст: яъне, он дорои мукаддима, ҷаҳор боб ва хотима мебошад.

Дар таърихи афкори адабӣ тазкираи Нисорӣ яке аз асарҳои басо арзишманд аст. Пеш аз ҳама, ин асар барои омӯхтани таърихи адабиёти асри XVI сарчашмаи боъзтимод ба шумор меравад. Ҳатто тавассути тазкираи мазкур бисёр адабони гумном ошкор мегарданд. Аз тарафи дигар, «Музаккир-ул-аҳбоб» рӯзгору осори бисёр шуарои гузаштаву муосири Нисориро фаро мегирад. Инчунин, адабоне, ки ба «Тазкират-уш-шуаро»-и Давлатшоҳ ва «Маҷолис-ун-нағоис»-и Навоӣ дохил нашудаанд, Нисорӣ онҳоро дар асари худ ҷойгир намудааст.

Дигар аз хусусиятҳои тазкираи Нисорӣ дар он аст, ки Хоча Ҳасан дар асари худ оид ба авзои фарҳангии аср ва таҳаввули адабиёти давр ҳам маълумоти арзишманди илмӣ медиҳад.

Дигар аз тазкираҳои муҳим, ки таълифи он ба адабиёти ибтидои асри XVII рост меояд, «Тазкираи Нозими Табрезӣ» буда, соли 1627 таълиф шудааст. Ин тазкира аз ду боб (ҷаҳор фасл) иборат мебошад. «Тазкираи Нозими Табрезӣ» оид ба рӯзгору осори адабони гузашта ва ҳам оид ба аҳли қалами замони худи муаллиф маълумот медиҳад. Сарфи назар аз баъзе норасоиҳо, тазкираи мазкур арзиши адабӣ - эстетикий дошта, оид ба баъзе лаҳзаҳои зиндагиномаи шуаро ва хусусияти ашъори онҳо баҳс мекунад.

Тазкираи дигар, ки соли 1601 таълиф шудааст, «Тазкират-ут-таворих»-и Абдуллоҳи Кобулӣ буда, дар он оид ба рӯзгору осори

197 адиби гузаштаву мусори худи тазкиранигор маълумот дода шудааст. Аз шумораи мазкури шуаро 145 нафари онҳо адибони асрҳои IX-XV буда, 52 тан адибони охири асри XV ва аввалҳои асри XVI мебошанд, ки инҳоро метавон ҳамасрони муаллифи тазкира номид.

Тазкираи Абдуллоҳи Кобулӣ аз он ҷиҳат ҳам мухим аст, ки тавассути он хонанда доир ба рӯзгору осори 35 нафар адиби асри XVI маълумоти тоза пайдо карда метавонад, ки дар тазкираҳои дигар зикр нашудаанд.

Бо вучуди баъзе ахбори такрор, тазкираи Абдуллоҳи Кобулӣ дорои арзиши хеле волои адабӣ - эстетикий ва илмӣ мебошад.

Каме пештар аз тазкираҳои дар боло номбаршуда, ҷанд тазкираи дигар низ рӯйи кор омадаанд, ки барои омӯхтани рӯзгору осори эҷодкорони асримиёнагӣ маълумоти нисбатан арзишманди илмӣ медиҳанд. Аз онҳо яке асари Абӯнаср Соммирои Сафавӣ аст, ки бо номи «Тухфаи Сомӣ» соли 1560 эҷод шудааст. Ин тазкира низ давоми «Мачолис-ун-нафоис»-и Навоӣ буда, аз муқаддима, ҳафт боб ва хотима иборат аст. «Тухфаи Сомӣ» пеш аз ҳама, аз он ҷиҳат мухим аст, ки дар ин асар шарҳи ҳолу намунаҳои осори 713 шоир гирдоварӣ шудааст. Ин адибон дар охирҳои асри XV ва ибтидои асри XVI зиндагӣ ва эҷод кардаанд. Онҳо муқимони қаламрави Ироқи Аҷам, Ҳурисону Мовароуннаҳр мебошанд.

Дар ин тазкира баёни рӯзгору ашъори беш аз 50 шоире, ки дар тазкираи Навоӣ низ омадаанд, бо маълумоти тозаву мукаммал оварда шудаанд.

Тазкираи «Тухфаи Сомӣ» аз нигоҳи илмӣ низ хеле арзишмандин мебошад, зеро дар он ҳолати доираҳои адабӣ, равобити эҷодии ҳавзаҳои адабӣ, сабқати эҷодӣ ва ғайра хеле хуб баён шудааст.

Соммирои Сафавӣ - муаллифи тазкираи «Тухфаи Сомӣ» соли 1517 дар Табрез ба дунё омадааст. Падари ў шоҳ Исмоили Сафавӣ аст, ки солҳои 1502-1524 ҳукмронӣ кардааст. Соммиро низ аз ин рӯ комилан илмҳои замонро аз ҳуд карда, ҷанд муддат ҳокими Ҳирот ва Озарбойҷон ҳам будааст. Дар баробари сиёсатмадорӣ, ў эҷодкор низ будаасту аз мероси адабиаш дар ҳаҷми 6 ҳазор байт ғазалу рӯбӣ, муфрадот ва ғайра ба ёдгор мондааст.

Асари дигаре, ки дар нимаи аввали асри XVI, дақиқан соли 1522 таълиф шудааст, «Тухфат-ул-ҳабиб»-и Фаҳрии Ҳиравӣ мебошад. Ин тазкира, пеш аз ҳама, бо он ҳусусияти ҳуд фарқ мекунад, ки дар он шоирони ғазалсаро ва асосан онҳое, ки ғазалҳои ҷавобия

ба ашъори шоирони пешин гуфтаанд, гирдоварӣ гардидааст. Яъне, мусирони Фаҳрӣ шоирони охири асри XV ва аввали асри XVI, ки ғазалҳои ҷавобия эҷод кардаанд, дар тазкираи мазкур фароҳам оварда шудаанд. «Тухфат-ул-ҳабиб»-и Фаҳрии Ҳиравӣ дорои ҷаҳор маҷлис буда, оид ба рӯзгору осори 254 тан шоир маълумоти зарурӣ медиҳад ва аз ашъори онҳо намунаҳо меорад.

Яке аз арзишмандтарин тазкираҳое, ки дар оғози садаи XVII таълиф шудааст, «Музаккир-ул-асҳоб»-и Муҳаммадбадеъ Малеҳои Самарқандӣ мебошад. Ин тазкира солҳои 1688-92 таълиф шуда, шомили ду бахш: асосӣ ва мулҳақот аст. Дар қисми асосии он оид ба 165 тан шоири асри XVII, ки мусирои Малеҳоянд, маълумот дода шудааст. Дар бахши мулҳақот Малеҳо оид ба 37 нафар шоири ҷавону навқалам, ки ба қисмати асосӣ дохил нашудаанд, маълумот медиҳад.

Маълумоти Малеҳо оид ба зиндагиномаи шоирон нисбатан муътамад аст, зоро ӯ бо ҳар як шоире, ки дар борааш иттилоъ медиҳад, воҳӯрдааст. Аз тарафи дигар, ин тазкира тибқи алифбо тартиб дода шудааст ва аз ин рӯ, дар он шоҳу гадо баробар аст.

«Музаккир-ул-асҳоб» аз ин ҷиҳат арзиши волои адабӣ дорад ва аз ҷиҳати дигар намунаи насрни адабӣ - илмии садаи мазкур ҳам ба шумор меравад.

Ҷиҳати фарқунандай дигари тазкираи Малеҳо боз дар он аст, ки ба тариқи намуна овардан аз ашъори шуаро ӯ бо як ё ду байт иктиро накарда, то 60-70 байт зикр менамояд.

Умуман, тазкираҳо аз як тараф, маълумотномаи шарҳиҳолии пурарзиш оид ба зиндагиномаи адабон медиҳанд, аз тарафи дигар, оид ба ҳусну қубҳи санъати сухан ва ҳунари эҷодкорон, мақому мартабаи онҳо баҳс ба миён меоранд, ки ин ҷанбаҳои илмӣ - адабӣ доштани онҳоро тасдиқ менамояд.

Аз ин рӯ, тазкираҳо яке аз сарчашмаҳои муътамаду арзишманд барои омӯхтани таърихи адабиёт низ мебошанд.

## АНВОИ ШЕЪР ДАР АДАБИЁТИ АСРҲОИ XVI ВА XVII

Анвои шеър дар адабиёти асрҳои мазкур асосан аз ғазал, қасида, мусаммат, қитъа, рубой, манзумаву достон иборат мебошад. Яке аз навъҳои адабии маъмул ва машҳури давраи мазкур жанри ҷовидонаву устувор - ғазал ба шумор меравад.

Ғазал дар таърихи адабиёт жанрест, ки асрҳои маҳсуси инкишофи худро (асрҳои XIII-XIV) дорад. Ҳатто дар адабиёт

ибораи асрҳои ғазалсарой қобили қабул гардидааст, ки шояд ифодагари талаботи замон ва табииати жанр бошад.

Бояд гуфт, ки дар инкишофи ғазали нимаи аввали асри XVI саҳми шоирони ғазалсарои аҳди мазкур - Абдурраҳмони Мушфиқӣ, Ҳоча Ҳасани Нисорӣ, Бадрӣ ва дигаронро метавон таъкид намуд. Баъзе аз ин шоирон масалан, Абдурраҳмони Мушфиқӣ ҳатто ду девони ғазал доранд, ки то андозае қонунияти таҳаввули жанри мазкурро дар ин давра фаро мегирад.

Бо дар назар доштани мавзӯъ, мазмун ва мундариҷаву муҳтаво ғазали асри XVI асосан анъанавӣ бошад ҳам, дар ҷузъиёт тобишҳои фарқунанда дорад. Шояд сӯзу фироқ, дарду дӯғ, нокомию бебарорӣ, ранҷу азоб, шиканҷаву ҷавр ва гайра дар ғазали асри XVI (хусусан дар нимаи аввал) хеле беҳтар мушоҳида карда шавад. Ин ҳолат хусусан дар симои маҳбуба ба назар мерасад, ки ў бемехр, бадқаҳр, бераҳм, номехрубон, чафокор, золим, мағрур, якрав, худписанд аст. Маҳбуба аз кардаҳои худ пушаймон намешавад ва бо вуҷуди ин ҳама, ошиқ пурсабру тоқат, бовафо, меҳрубон, ғамхор, устувор, тобовар, чафокаш мебошад.

Масалан, ҳасрати ошиқ дар байти зерин аз ғазали Ҳилолӣ:

*Хоҳам, ки ба зери қадамат зор бимирам,  
Ҳарчанд қунӣ зинда, дигар бор бимирам.*

Ё худ дар ҷойи дигар ҳамин шоир мегӯяд:

*Дарди ман ишқ асту дармонаш ба гайр аз сабр нест,  
Чун қунам, к-аз дард мушиқилтар бувад дармони ман.*

Дар асоси ғазалиёти шуарои маъруфи асри XVI метавон ба натиҷае расид, ки дар унсурҳои шаклии ғазали ин аср тозакорӣ мушоҳида нашавад ҳам, дар мазмунсозӣ ва ҳунари шоирӣ тозаҷӯҳо дида мешавад.

Дар ғазали ин аср ишқ бо масъалаҳои дигари иҷтимоӣ саҳт оmezish ёфтааст. Ҳолати ошиқ басо ногувор ва тоқатфарсо аст, вале маҳбуба бепарвосту бераҳмиро пеша кардааст.

**Ҷунончи:**

*Хуни дил мегиряму ашиқи чигархун меҳӯрам,  
Пеш аз ин май мекашидам, ин замон ҳун меҳӯрам.  
Ҳамчу нақши панҷае савсан дамад аз хоки ман,  
Баски силии ҷафо аз дасти гардун меҳӯрам.  
Ваҳ, ки дар аҳди ҷавонӣ пир гаштам, Мушфиқӣ,  
Чун нагардам пир аз ин гамҳо, ки акнун меҳӯрам?!*

Хунари шоирони газалсарои садаи мазкур дар чилои сухан, рангорангии ифода, маъни баланд, ҷавлони андеша, коргирӣ аз санъатҳои шеърӣ, мазмунсозӣ, ҳаёлбоғӣ ва ғайра аст, ки ин ҳамаро дар маҷмӯъ хунари эҷод меноманд.

**Қасида.** Дигар аз навъҳои маъмули адабии аспи XVI қасида ба шумор меравад, ки дар ин навъи шеър мо хунари суханварии шоиронро бештар пай мебарем. Мушфиқӣ худ дар як қасидааш мефармояд, ки ў бо дар назар доштани мамдӯҳ хунари эҷодиро ба ҳарҷ медиҳад:

*Шеъри ман гар зиннате дорад, зи юмни мадҳи туст,  
Хона орояд, бале, ҳар кас ба қадри меҳмон.*

Дар ин аср аз навъҳои қасида бештар қасидаҳои мадҳӣ, ҳаҷвӣ, ҳасбиҳӣ, шиквой, баҳория ва ғайра ба назар мерасад. Қасоиди фалсафӣ, орифона дар ин аср манзур намегардад. Аммо андешаҳои фалсафӣ ва орифона вучуд доранд.

Хусусияти дигари қасоиди ин давра аз он иборат аст, ки қасидаҳои мадҳӣ комилан арзиши таърихӣ доранд, зеро амалу фаъолиятҳои сиёсии мамдӯҳон асос ё худ ҷанбай ситоишӣ онҳоро ташкил медиҳанд. Ҳонанда шахсияти мамдӯҳ ва шуғли пайвастаи ў, таваҷҷуҳи мадҳшавандана нисбат ба аҳли илму фазл, аҳли заҳмату фуқаро ва ғайраро хуб дармёбад. Чунончи, матлаи як қасидаи мадҳии Мушфиқӣ далели қазовати мазкур аст:

*Биҳамдиллаҳ, ки олам эмин аст аз фитнаи даврон,  
Ба даври адли Абдуллоҳон ибни Сикандархон.*

Авзои таърихӣ дар чунин қасидаҳо хеле хуб баён карда мешавад:

*То кай нидои ҳодиса даври замон дӯҳад,  
Кас нест дар ҷаҳон, ки қарори ҷаҳон дӯҳад.*

**Қитъа.** Яке аз навъҳои кӯҳанбунёду қадимӣ дар таърихи адабиёти тоҷик қитъа аст. Ин навъи шеъриест, ки бештар панду андарз, мавъизаву насиҳат, санаҳои таърихӣ, ҳаводису воқеоти муҳимми рӯзгори шахсиятҳо, симоҳои сиёсӣ, илмӣ, фарҳангӣ ва адабиро фаро мегирад. Аз тарафи дигар, он ҳаҷву нақӯҳиши, мазаммату танқид ва муносибати адибро бо замон ва айни он муайян менамояд. Аз ин рӯ, ин яке аз жанрҳои ба ҳаёти ҷомеа хеле наздик низ ҳаст.

Қитъаҳои тамсилӣ, ки моҳияти андарзӣ доранд, дар ин давра хеде зиёд ба мушоҳидат мерасанд.

Чунончи, қитъаи «Суроҳӣ ва шамъ»-и Мушфиқӣ беҳтарин намунаи онҳост:

*Шабе бо суроҳӣ ҳамегуфт шамъ,  
Ки: Эй мояи маҳфилоро дӯст,  
Туро бо чунин қадр неши қадаҳ  
Суҷуде паёни, бигӯ, аз чӣ рӯст?  
Суроҳӣ ба ў гуфт: Нашнидай?  
«Тавозуъ зи гарданфарозон нақӯст».*

**Мусаммат.** Аз навъҳои хеле маъмули адабист, ки ҳатто дар асри X, дар ашъори устод Рӯдакӣ бандҳои монанд ба мусаммати мураббаъ дучор мешавад. Дар асри XI комилтарин намунаҳои онро Манучехрии Домғонӣ эҷод кардааст.

Дар лирикаи асри XVI шеъри тасмит дар шакли мусаллас дучор мешавад, ки намунаи барҷастаи онро Мушфиқӣ эҷод кардааст, ки ду банди онро ҳамчун намуна меорем:

*Рӯзе, ки ба савдои ту афсона шудам,  
Бар шамъи таманини ту парвона шудам,  
Афтод нигоҳе зи иноят ба манат.  
  
Аз хеш ба ғамҳои ту бегона шудам  
Чашми ту дилам рабуду девона шудам  
Аз хандаи пинҳонию мункир шуданам.*

Мусаммати Манучехрӣ дорои 14 банд аст, мавзӯи марказии он ишқ буда, ҷамоли маҳбуба бо қулли ҷузъиёт тавассути ташбехшавандаву ташбехқунанд ба намоиш гузошта мешавад.

Шакли шеърии мазкур аз нигоҳи мазмуну муҳтаво ҳамрӣ, ишқӣ, мавъизатӣ, васфӣ ва ғайра мешавад.

**Рубоӣ.** Рубоӣ дар адабиёти асри XVI пас аз газалу қасида аз маъмултарин анвои адабии ғинӣ ба шумор меравад.

Аз аҳбори сарчашмаҳо маълум мешавад, ки баъзе шоирони асри XVI асосан рубоисаро будаанд. Масалан, ҳатто маҳз барои рӯ овардан ба ин жанр Шайхи Рубоӣ барин эҷодкорон лақаби худро аз жанри мазкур гирифта будаанд. Ба ҳамин тарик, шоирони дар ин жанр устод мисли Вазехии Аҳсекатӣ, Ҳаким Рукнои Кошӣ, Азизи Самарқандӣ ва дигарон асосан рубоӣ сароидаанд. Ҳатто дар нимаи аввали асри XVI таълифи рубоиёти шаҳрошӯб басо ривоҷ ёфт, ки сарчашмаҳо то 160 рубоии шаҳрошӯбро қайд

кардаанд. Албатта, инкишофи рубой ба тақозои мавзӯи он вобастагӣ дорад, зеро он метавонад мавзӯҳои ирфонӣ, динӣ, фалсафӣ, ишқӣ, мавъизатӣ, шиквой, сиёсӣ, ҳаҷвӣ, ҳамрӣ, мадҳӣ, васфӣ ва гайраро дар бар гирад.

**Манзума ва достон.** Манзума лафзи арабӣ буда, ба маъни назмшуда, ба назм даровардашуда гуфтан аст. Дар истилоҳи адабӣ шакли маҳсус, ки дорои хусусиятҳои чудогонаи жанрӣ бошад, нест. Гоҳе достонҳои лирикии ҳаҷман хеле хурдро манзуума гуфтаанд.

Аммо достон дар эҷоди бадеъ ба ҷанд маънӣ кор фармуда мешавад. Достон ба маъни машҳур шудан паҳн гардидааст. Достон яке аз лақабҳои Рустам низ ҳаст. Ин калима ба маъни макр, найрангу фиреб низ меояд:

*Бад-ӯ гуфт: Марди шабистон најам,  
Маҷӯјам, ки бо банду дастон најам.*

Дар истилоҳи адабӣ достон асари қалонҳачми бадеии манзууму мансурро меноманд, ки дар он ҳаводиси муҳимму барҷаста тасвир гардида, сужети муайян дорад.

Баъд аз Инқилоби Октябр дар адабиёти тоҷик истилоҳоти адабии повест, роман, баллада, поэма ворид шуда, мағҳуми достонро хеле маҳдуд намуд. Достон ҳамчун ифодагари поэмай юонӣ боқӣ монд. Маҳсусан, «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ намунаи комили достони асримиёнагии форс-тоҷик аст. Ҳаводису воқеот, доираи фаъолияти қаҳрамонон, сужети пайваста ва муттасил инкишофёбанда тасвир ва нигошта мешаванд, ки ин ҳама боиси зуҳури образҳои мукаммали бадеъ мегардад.

Ба ҳамин тарик, достон сужети мукаммалу муфассал ва тӯлонию пайвастаро талаб менамояд. Достон тӯли асрҳои зиёд равону мушаххасу дақиқ шудааст. Ин аст, ки достонҳои ишқии романтиқӣ, лирикии эпикӣ, ахлоқию фалсафӣ, сӯфиёнаву орифона, мочароҷӯёна ва гайра таълиф шудаанд. Дар достонҳои қаҳрамонӣ нақлу ривоят ва дар достонҳои ишқии романтиқӣ муколама (диалог) мавқеи марказӣ дорад. Аз ҷумла, «Варқаву Гулшоҳ»-и Айюқӣ, «Вису Ромин»-и Фаҳруддини Гургонӣ ва гайра намунаҳои чунин достонҳоянд.

Намунаҳои барҷастаи достонҳои ахлоқӣ дар асари X ба вучуд омада бошанд ҳам, дар асрҳои XI-XIII машҳуртарин достонҳои сӯфиёнаву орифона таълиф шудаанд, ки чун намуна асари

нахустини ирфонӣ «Ҳадиқат-ул-ҳақиқа»-и Саноӣ (асри XII), «Мантиқ-ут-тайр»-и Аттор (асри XII), «Маснавӣ»-и Ҷалолуддини Балҳӣ (асри XIII) ва файрано метавон зикр намуд.

Равияни дигари достонсароиро, ки аз «Вису Ромин»-и Фахруддини Гургонӣ оғоз мешавад, Низомӣ такони ҷиддие дод ва доир ба бъазе асарҳои он, аз ҷумла «Лайлию Мачнун» то 147 ҷавобия ба вучуд омад. Яке аз сабабҳои машҳур гардида ништи мазкур дар адабиёти форс-тоҷик он аст, ки достон дар ин адабиёт таърихи басо тӯлонӣ дошта, заминаҳои миллӣ он ба ёдгориҳои адабиёти тоисломӣ, адабиёти пахлавӣ ва аз он пештар ҳам рафта мерасад. Намунаи барҷастаи достонҳои аҳди пахлавӣ достони «Дараҳти Асурик ва Буз» мебошад.

Дар сурудани шаклҳои гуногуни достон, асосан дар таърихи адабиёти асрҳои миёна хидмати Рӯдакӣ, Фирдавсӣ, Саноӣ, Носири Ҳусрав, Аттор, Ҷалолуддини Балҳӣ, Низомӣ, Ҳусрав, Ҳочу, Саъдӣ, Ҳофиз, Ҷомӣ, Ҳилолӣ, Мушфиқӣ, Бедил, Шоҳин ва дигарон шоистаи таҳсин аст.

Адабиёти асри XVI, ки аввалин асри инқирози соҳти феодали мебошад, дар адабиёт низ ин гардиши таъриҳӣ - сиёсӣ бетаъсир нест.

Агар мо танҳо ба таҳаввули жанри достон дар адабиёти садаи мазкур назар андозем, мебинем, ки дар ин давра достон хеле пеш рафтааст.

Дар жанри эпикии адабиёти асри XVI бештар анъанаҳои достонсароии Низомии Ганҷавӣ (достонҳои «Ҳамса»), Шамсуддини Муҳаммад ибни Аҳмади Табрезӣ, ки дар асри XVI достони «Меҳру Муштарӣ» ё худ «Ишқнома» навиштааст, ё ин ки Ҷомӣ (достонҳои «Ҳафт авранг») бештар ба мушоҳида мерасанд. Дар асри XVI достонҳои ишқии «Лайлию Мачнун» (Ҳилолӣ, Мавҷӣ Қосимхони Бадаҳшонӣ), «Юсуфу Зулайҳо» (Мавҷӣ Қосимхони Бадаҳшонӣ), Амир Пӯлодҳоҷа ибни Девонҳоҷаи Бадрӣ), «Шоҳу Дарвеш» (Ҳилолӣ), «Гулзори Ирам» (Мушфиқӣ) рӯйи кор омадаанд, ки ҳар қадом дар таърихи адабиёти давр мақоми маҳсус доранд.

Инчунин, дар ҳамин давра чандин достони таъриҳӣ таълиф шудаанд. Аз ҷумлаи он достонҳои таъриҳӣ «Зафарнома» (Амир Пӯлодҳоҷаи Бадрӣ), «Ҷаҳоннамо» (Мушфиқӣ) мебошанд. Аз тарафи дигар, таҳти таъсири осори ирфонӣ, инчунин «Ҳамса»-ҳои Низомии Ганҷавию Ҳусрави Деҳлавӣ, маҳсусан, шоҳасарҳои манзуму мансури ахлоқии адабиёти тоҷик, китобҳои «Бӯстон»-у

«Гулистан» (Саъдии Шерозӣ), асари адабӣ-ахлоқӣ ва фалсафии «Сифот-ул-ошиқин» (Ҳилолӣ) ба арсаи эҷоди бадеъ омадааст, ки хеле арзишманд ва муҳим мебошанд.

Дар баробари достонҳои ишқӣ, ахлоқӣ, фалсафӣ, тасаввуғӣ ва гайра, инчунин, достонҳои адабӣ - таъриҳӣ низ дар ин давра таълиф шудаанд, ки оид ба авзои сиёсӣ - таъриҳии замон, фаъолияти зимомдорони вакт, рӯҳия ва аҳволи ҳалқ, табақаҳои иҷтимоии ҷамъият маводди фаровон медиҳанд. Аз ин нуқтаи назар, чунон ки ишора шуд ду достони таъриҳӣ дар асри XVI рӯйӣ кор омадааст, ки ҷавобгӯи қазовати дар боло зикргардида мебошад. Ин достонҳо яке таҳти унвони «Зафарнома» аз Амир Пӯлодҳоҷа ибни Ҷевонҳоҷаи Бадрӣ ва дигаре «Ҷаҳоннамо»-и Абдурраҳмони Мушғиқӣ мебошанд. Бояд гуфт, ки ҳар ду асар ба лашкаркашиҳои Абдуллоҳҳони Шайбонӣ бахшида шуда, ҳаводису воқеоти сиёсӣ - таъриҳии нимаи дуюми асри XVI-ро дар бар мегиранд. Ҳар ду асар дар шакли маснавӣ ва дар баҳри мутақориби мусаммани маҳзуф ё мақсур иншо шудаанд.

Аз сӯйи дигар, то андозае ин достонҳо суннати эҷоди осори ҳамосиро таҳқим бахшидаанд.

## САВОЛ ВА СУПОРИШҲО

1. Сабабҳои барҳамхӯрии империяи Темуриёнро шарҳ дигед.
2. Империяи Темуриёнро қадом сулола расман аз миён бурд?
3. Сабаби ба зудӣ шикаст ҳурданни ҳукумати Шайбонихон аз чӣ иборат буд?
4. Омилҳои тезумтундшавии муносибатҳои мазҳабии замони Сафавиҳо дар ҷист?
5. Ҷарҳи ҳавазаҳои адабии асрҳои XVI ва XVII-ро номбар қунед.
6. Қадом адабони доираҳои адабии Мовароуннаҳру Ҳурросонро медонед?
7. Ҳусусиятҳои ҳаётӣ адабӣ ва фарҳангӣ дар қаламрави Эрону Ҳинд аз чӣ иборат аст?
8. Тазкира чӣ гуна асар аст?
9. Қадом тазкираҳо ва тазкиранигорони ин асрҳоро медонед?
10. Доир ба «Тазкират-уши-шуаро»-и Мутрибӣ маълумот дигед.
11. Арзиии илмӣ - адабии «Музаккир-ул-аҳбоб»-и Нисориро баён қунед.
12. Доир ба тазкираҳо ва тазкиранигорони ин давраҳо маълумот дигед.
13. Дар адабиёти ин асрҳо қадом навъҳои шеър маъмул буданд?
14. Муҳиммтарин ҳусусиятҳои газали асри XVI-ро шарҳ дигед.
15. Дар ин асрҳо бештар қадом навъи қасида инкисиоф ёфтааст?
16. Муқаттаоти шоирони ин асрҳо бештар қадом мавзӯъҳоро дар бар мегиранд?

17. Дар бораи мусаммат ва хусусиятҳои жанрии он чӣ медонед?
18. Мавқеи рӯбӯй дар адабиёти асрҳои XVI - XVII чӣ гуна аст?
19. Доир ба достонсароёни машҳури асрҳои XVI - XVII маълумот дигед.
20. Тафовути достону манзума дар чист?
21. Кадом омиљо сабаби ривоҷ ёфтани достон ва достонсароӣ гардидааст?

### САВОЛНОМАИ ТЕСТИ

1. Темуриёни Ҳинд ё Бобуриёни кадом солҳо дар қаламрави Ҳиндустон ҳукмронӣ кардаанд?

A.	Солҳои 1700-1800	C.	Солҳои 1500-1606
B.	Солҳои 1600-1700	D.	Солҳои 1500-1726
E.	Солҳои 1526-1858		

2. Асосгузори давлати Темуриёни Ҳинд кӣ буд?

A.	Шоҳиҷаҳон	C.	Аврангзеб
B.	Ҷаҳонгир	D.	Фарруҳ-Сияр
E.	Бобур-Мирзо		

3. «Тазкират-ут-таворих»-ро қадоме аз ин донишмандон таълиф кардааст?

A.	Муҳаммад Авғӣ	C.	Давлатшоҳи Самарқандӣ
B.	Аттори Ниишонурӣ	D.	Ҷомӣ
E.	Абдуллоҳи Кобулӣ		

4. Қадоме аз ин тазкираҳоро Сайидмуҳаммад Мутрибии Самарқандӣ таълиф намудааст?

A.	«Каиф-ул-маҳҷуб» ва «Тазкират-ул-авлиё»-ро
B.	«Лубоб- ул-албоб» ва «Майхона»-ро
C.	«Нафаҳот-ул-унс» ва «Мачолис-ун-нафоис»-ро
D.	«Тазкират-ут-таворих» ва «Түҳфаи Сомӣ»-ро
E.	«Нусхаи зебои Ҷаҳонгир» ва «Тазкират-ушишаро»-ро

5. Дар қадоме аз ин тазкираҳо дар бораи 713 адаб маълумот дода шудааст?

A.	«Лубоб-ул-албоб»	C.	«Нафаҳот-ул-унс»
B.	«Тазкират-ул-авлиё»	D.	«Мачолис-ун-нафоис»
E.	«Түҳфаи Сомӣ»		

6. Дар қадоме аз ин тазкираҳо дар бораи 197 тан адаб маълумот дода шудааст?

A.	«Лубоб-ул-албоб»	C.	«Мачолис-ун-нафоис»
B.	«Тазкират-үши-шуаро»	D.	«Нафаҳот-ул-унс»
E.	«Тазкират-ут-таворих»		

7. Байти мазкурро кӣ гуфтааст?

Хоҳам, ки ба зери қадамат зор бимирам,  
Ҳарчанд кунӣ зинда, дигар бор бимирам.

A.	Хофиз	C.	Саййидо
B.	Камол	D.	Ҷомӣ
E.	Ҳилолӣ		



## АБДУРРАҲМОНИ МУШФИҚӢ

*Ба арзи ҳол ҳочат,  
Мушфиқӣ, нест,  
Агар авроқи девони  
ман он чост.*

Шоир ва ҳаҷвнигори номии тоҷик Абдурраҳмони Мушфиқӣ дар шаҳри Буҳоро, тақрибан соли 1525 таваллуд шудааст. Падару бобои шоир аслан аз Марв будаанд. Ин аст, ки Мушфиқӣ баъзан ба Марвӣ будани худ ишораҳо мекунад. Шоир дар шаҳри Самарқанд ба Абдуллоҳхон қасидае навишта, аз мулки хеш, аз Буҳоро дур афтодани худро ҳабар медиҳад.

**«Ғариби мулки хешам дар замони давлатат, шоҳо!»**

Мушфиқӣ дар хурдсолӣ аввал аз падар ва баъд аз модар ятим мемонад. Дар ин бора баъзе ишораҳои шарҳиҳолии ў гувоҳӣ медиҳанд.

**Чунончи:**

*Бо падар хурсанд будам, бевафоӣ кард умр,  
Мехӯр бар модар ниҳодам, ёфт модар ҳам вафот.*

Мушфиқӣ аз сабаби тангии маишӣ ба хидмати яке аз ҳунармандони шаҳри Буҳоро дохил шуда, аз ў бисёр имдодҳо мебинад. Бо дастгирии ин марди шариф таҳсили ибтидоиро ба поён расонида, ба мадраса дохил мешавад.

Мушфиқӣ илмҳои ҷории замонааш: ҳикмат, ҳайат, нуҷум, рамлу ҳисоб, қаломро хуб меомӯзад. Ҳусусан улуми адабӣ ва аз ин миён назмро бештар дӯст медорад:

*Шеър оби ҳаёт аст, хуши он ном, ки монаад  
Ҷовид зи оби сухани марди сухандон.*

Давраи аввали сабзиш ва камолоти маънавии шоир дар шаҳри Бухоро сипарӣ мешавад. Ў шеъргӯро дар ҳамин шаҳр шурӯй кардааст. Мактабҳои адабии Бухоро Мушфиқиро ҳамчун шоири тавони мепазиранд, вале ҳасудони дарборӣ ўро хеле фишор медиҳанд. Шоир дар ҷавонӣ ғолибан ашъори мутобибай гуфтааст, зеро даврони ятимӣ ва бепарастории ў ба эҷоди чунин ашъор боис гардидааст.

Мушфиқӣ соли 1564 ба Самарқанд меояд, ки шояд сабаби сафари шоир ҳамоно тангии майшӣ бошад. Шоир дар Самарқанд ба вазифаи китобдори Султон Саид пазируфта мешавад ва даҳ сол дар ин шаҳр иқомат мекунад. Ў дар ситоиши Султон Саид ҷанд қасида низ эҷод кардааст ва девони якуми ғазалиёти ҳудро низ ба ин ҳоким бахшидааст. Аз баъзе ишораҳои шоир пайдост, ки рӯзгори ў дар Самарқанд низ ҷандон ҳуб набудааст:

*Ҳони олиқадри қайвонманзилат Султон Саид,  
Пеши даргоҳи ту гардуни муалло ҳеч нест.  
Арзи ҳоли ман, ки ҳастам заррае беътибор,  
Назди ҳуршиеди замири оламоро ҳеч нест.  
Шуд се соли расо, к-аз ҷинси ҷаву гандум маро  
Дона ҷуз дар мазраи Парвину Ҷавзо ҳеч нест.  
Қуръа афкандам барои ғол, мӯрон саф заданд,  
Нуқтаҳоро дона пиндоранд, аммо ҳеч нест.*

Ҳамин гуна ишораҳои шикоятӣ дар ашъори Мушфиқӣ хеле зиёд ба назар мерасад. Аксари ишораҳои шоир моҳияти иҷтимоӣ дошта, ҳасрати адиб аз тангии майшӣ мебошад:

*Шаҳо, ту мардуми ҷаими саводӣ оламро,  
Ба лутфу раҳмати ту мардуме намеёбам.  
Шунидаам, ки Самарқанд ҷаннати дунёст,  
Ҷӣ Одамам, ки дар ў гандуме намеёбам.*

Баъзан чунин ҳолат ҳам рӯх додааст, ки инъомҳои хон ҳатто ба шоир ё қисман ва ё умуман намерасидаанд. Чунин муносибат Мушфиқиро водор кардааст, ки бевосита ў ба ҳуди шоҳ муроҷиат намояд:

*Подиоҳо, ҷакмани инъомро меҳтар нафод,  
Дар либоси назм бо ў гуфтугӯ ҳоҳад шудан.  
Чун ба таври оштӣ ҷизе аз ў ҳосил нашууд,  
Ҷонги ҷакман дар миёни мову ў ҳоҳад шудан.*

Дар баъзе мавридҳо Мушфиқӣ ба вазири хон-Осаф ҳам муроциат намуда, ба ин восита шоҳу вазирро аз нобасомониҳои дохили дарбор огоҳ месозад, ки «об аз сар лой аст» ва бояд пеши чунин кирдорҳои зишт гирифта шавад:

*Осафо, шаб омадам сӯйи висоқи худ савор,  
Асти мискини маро аз фикр сар боло нашуд.  
Дар хаёли ҷав ҳама шаб дидай ў менариd,  
Хостам бар ҷашми ў коҳе ниҳам, пайдо нашуд.*

Албатта, чунин шикваҳои Мушфиқӣ оҳанги ҷолиби ҳазлу шӯҳӣ низ гирифтаанд ва шояд яке аз сабабҳои аз мадди назари амиру вазир дур афтодани талабҳои шоир гардида бошад. Масалан, дар ин байт аз беманзилӣ чунин шикоят менамояд:

*Дар Самарқанд имтиҳон кардам, ки ёбам хонае,  
Беҳтар аз байти таҳаллус хонае пайдо нашуд.*

Аз баъзе ишораҳои шоир бармеояд, ки дар ибтидо рӯзгори ў нисбатан беҳтар буда, ҳатто муҳити дарбор низ барояш созгор будааст. Мушфиқӣ он хушҳолиҳоро ба ёд оварда, дар як ғазали ҳуд аз гузашти он рӯзҳо афсӯс мекӯрад:

*Хуни дил мегиряму ашики ҷигархун мекӯрам,  
Пеш аз ин май мекашидам, ин замон хун мекӯрам.  
Ваҳ, ки дар аҳди ҷавонӣ тир гаштам, Мушиғиқӣ,  
Чун нагардам тир аз ин гамҳо, ки акнун мекӯрам?!*

Пас аз вафоти Султон Саид соли 980 (1573) бародари хурди ў Ҷавонмардалӣ ба таҳт мешинад, valee соли 1576 писарони Ҷавонмардалиҳон аз падар рӯ гардонида ба Абдуллоҳон забон як намуда буданд. Абдуллоҳон ҳуди ҳамон сол Ҷавонмардалиҳонро қатл намуда, баъди ҷанд муддат он ду писари Ҷавонмардалиҳонро низ ба қатл мерасонад. Нобасомониҳо, албатта, ба Мушфиқӣ саҳт фишор меоранд ва ўазми сафари Ҳиндустон мекунад, зеро дер боз чунин орзу дошт. Дар Мовароуннаҳр овоза шуда буд, ки гӯё шоҳи Ҳиндустон—Ақбаршоҳ шеърпарасту шоирдӯст аст. Мушфиқӣ низ соли 1577 ба Ҳиндустон мераవад. Ўро Ақбаршоҳ ҳуш пазируфта бошад ҳам, пас аз як сол, соли 1578 шоир боз ба диёри ҳуд меояд:

*Кардам сафари Ҳинду пушаймон шудам он ҷо,  
Гардид бадал рӯзи сиёҳам ба шаби тор.  
Дидам, ки агар боз наоям ба вилоят,  
Хуни ҷигарам мекӯрад ин Ҳинди ҷигархор.*

Аз баъзе газалҳои Мушфиқӣ маълум мешавад, ки шоир аз сафари Ҳинд пушаймон баргаштааст:

*Сафар кардам фироқи дилрабое пеши ман омад,  
Намерафтам, зарурат шуд, балое пеши ман омад.  
Гаму дарди ҷудоӣ кам шавад аз қатъи манзилҳо,  
Ба ҳар манзил ғаму дарди ҷудоое пеши ман омад.  
Ба гурбат мурдан осон менамууду зиндагӣ мушкил,  
Чӯй кори мушкиле, осоннамое пеши ман омад.*

Мушфиқӣ пас аз сафари Ҳинд ба дарбори Абдуллоҳон роҳ меёбад. Шоир дар як муддати кӯтоҳ дар байни аҳли дарбор ва бевосита пеши Абдуллоҳон обрӯю эътибор пайдо мекунад. Ӯ дар як муддати кӯтоҳ ба мартабаи маликушшуарой мушарраф мешавад. Вазъи моддии рӯзгори ӯ низ беҳтар мегардад. Мутаассифона, ин ҳолат замоне даст медиҳад, ки умри шоир аз шаст гузашта буд. Ба ин маънӣ шоир чунин ишора мекунад:

*Имтиҳон кардаанд пиру ҷавон,  
Хеч кори фалак ба сомон нест.  
Ком баҳишад даме, ки ком намонд,  
Нон ба вакте дӯҳад, ки дандон нест.*

Поёни умри Абдурраҳмони Мушфиқӣ дар шаҳри Бухоро гузаштааст. Ӯ соли 1588 дар ҳамин шаҳри бостонӣ аз ин олам ҷашм бастааст. Ӯро дар ҷавори мазори Шайх Ҷамол дағнӣ кардаанд. Дар сангӣ мазори шоир байте аз як ғазали худи ӯ сабт шудааст:

*Ба ҳоки Мушфиқӣ он дам, ки дӯстон гузаранд,  
Расад ба хотирӣ эшон, ки хоксorre буд.*

## МЕРОСИ АДАБИИ МУШФИҚӢ

*Шуд, Мушфиқӣ, аз килкат оини сухан тоза,  
Мушкиннағасон бинанд анфоси ту мушкинтар.*

Аз Абдурраҳмони Мушфиқӣ то рӯзгори мо осори зерини адабӣ боқӣ мондааст:

1. Девони мutoибот.
2. Ду девони ғазалиёт.
3. Девони қасоид.
4. Се маснавӣ: «Соқинома», «Гулзори Ирам», «Ҷаҳоннамо».

Дар эҷодиёти Абдурраҳмони Мушфиқӣ ғазал мақоми аввалиндараҷа дорад. Ду девони ғазалиёти шоир аз чаҳор ҳазор

байт иборат аст. Мавзўъхой асосиғазалиёти шоир асосан ишқу исёнҳои ботинии инсон, садои қалбҳои лабрези мухаббат, сўзи ошиқу бемехрии маҳбуба, ниёзи ошиқу бениёзии маъшуқа, маю бодагусорӣ, мусиқию навоҳоҳӣ, тасвири баҳору ситоиши табият ва гайра аст. Ин мавзўъҳо бо ангезаҳои дигари иҷтимоӣ: беадолатию золимӣ, бемехрию сустпаймонӣ, ҳавобаландию кибр, фиребу дасисакорӣ, мунофиқиу авомфиребӣ ва гайра хеле қавиянӣ.

Шоир дар суннати ғазалсароӣ ғолибан ба Ҳасани Дехлавӣ ва Камоли Ҳуҷандӣ пайравӣ мекунад:

*Назми ту, Мушфиқӣ, ба Қамолу Ҳасан расид,  
Ту гуфтаӣ, ки пайрави пири Ҳуҷандиям.*

Аз ин чост, ки ғолибан ҳаҷми ғазалҳои Мушфиқӣ 6-7-байтӣ буда, дар онҳо мавзўъҳои ишқӣ ҷойи аввалиндарача доранд.

#### **Чунончи:**

*Дар ғамат дилроғиғору ҳаста мегӯем мо,  
Аҳли дардем, ин сухан дониста мегӯем мо.  
Бар дили мо он чи аз тоқи ду абруят гузашт,  
Бо худ аз девонагӣ пайваста мегӯем мо.  
Меравӣ тундуғу дуогӯён зи дунболи туанд,  
Ваҳ, ки мерангӣ, агар оҳиста мегӯем мо.  
Гуфтам, ай гул, он даҳонро пистаи хандон бигӯ,  
Ин сухан, гуфт, аз даҳони писта мегӯем мо.  
Риштами ҷони рақибон бар сари қоқул мабанд,  
Фитнае хоҳад шудан, сарбаста мегӯем мо.  
Ҳар касе турсад зи ашиқи мо ҷавоби ин сухан,  
Чеҳра аз хуноби ҳасрат шуста мегӯем мо.  
Мушфиқӣ, ҳар кас чӣ донад мастию ворастагӣ,  
Бо гирифторони азхудраста мегӯем мо.*

Беҳуда нест, ки устод С.Айнӣ ғазали болоро «*Ғазале, ки сар то ба пояни мисли ин ғазал хуб, латиф, равон афтад, кам аст*»- мегӯяд.

Бешубҳа, чунин ғазалҳои шоир хеле ҳунармандона, дилкаш, хушшадо, мақбулу матлуб эҷод шудаанд. Ҳусусан, вобаста ба мавзӯъ, мазмуну муҳтавои ғазал ҳунари шоир комилан ҷавобгӯ буда, тасвиргарӣ ва маъниофарию мазмунсозӣ барчаста аст. Дар иртибот ба ин ҷонба ҳусусиятҳои шаклии ғазал низ ҷолиб мебошад.

Ғазал мураддаф буда, радифи он мураккаб аст ва аз ду калима фароҳам омадаву пас аз қоғия ҷой гирифтааст. Қоғияҳои ғазал калимаҳои ҳаста, дониста, пайваста, оҳиста, писта, сарбаста, шуста, раста мебошанд. Қоғияҳои мазкур асосан муқайяд буда, таҳқими ғоявии ғазалро таъмин намудаанд.

Ғазал дар баҳри рамали мусаммани маҳзуф иншо шуда, афоъили он чунин шакл дорад:

- v - - / - v - - / - v - - / - v -

яъне: фоъилотун, фоъилотун, фоъилотун фоъилун.

Ғазал ишқӣ бошад ҳам, дар он ҳачру фироқ, сўзу гудоз, нозу истиғно, бераҳмию бемехрии маҳбуба ба тасвир омадааст. Аз ин рӯ, оҳангҳои иҷтимоӣ пайдо намудани он бесабаб нест. Зеро шоир барои таъсирнокии сухан ва дилнишинии баён ҳолати образҳои лирикиро хеле нозук муоина мекунад. Ў чунин назокати ҳунари эҷодро дар оғариниши ғазал бештар аз Ҳасани Деҳлавӣ ва Камоли Ҳуҷандӣ омӯхтааст.

Мушфиқӣ ишқи инсонӣ, муҳаббати заминиро ҳамчун як воситай хеле ҳалқунандаи ҳаёти инсонҳо, сарнавиштсоз ба тасвир мегирад. Аз ин рӯ, ишқи инсонӣ низ бояд поку покиза ва беолоишу мусаффо бошад. Вале ин ҷанба дар тасвири Мушфиқӣ моҳияти илҳомбахшӣ ҳам дорад ва аз ин рӯ, мушаххас карда мешавад. Барои шоир он лоларӯёни Самарқанд аст:

*Мушфиқӣ, бе лоларӯёни Самарқанд ин қадар  
Сўхтам, к-аз дөгҳо шуд синаам нақии ҷаҳон.*

Дар ғазалиёти Мушфиқӣ ҷузъиёти образҳои лирикӣ хеле уҳдабароёна васф карда мешавад. Шоир ба воситай тавсифҳои «хусни ҳатти голиябӯ», «бандай рӯ», «ҳаваси ҳар сари мӯ», «ҳоки сари кӯ» ва гайра ба маҳбуба сидқан изҳори муҳаббат мекунад. Дар ишқи маҳбуба садоқати аслии ҳудро баён менамояд. Зикри ҷузъиёти васфшаванда сўзу гудози ошиқро ҷонгудозтару синасӯзтар чилва медиҳад.

#### Чунончи:

*Волаи ҳусни ҳатти голиябӯи ту шавам,  
Ваҳ, чӣ зебо шудай, бандай рӯи ту шавам.  
Гар шавад ҳар нафасе дар тани ман ҷони дигар,  
Ҳар нафас ҷон дижаму зинда ба бӯи ту шавам.  
Ман на он ошиқам имрӯз, ки чун булҳавасон  
Талабам коми дилу ранча зи ҳӯйи ту шавам.  
Сари мӯе шудаам аз ғаму дорам ҳавасе,  
Ки фидои ҳаваси ҳар сари мӯйи ту шавам.  
Зиндаву мурда бар инам, ки ба ҷойе наравам,  
Дар қадам бошаму ҳоки сари қӯйи ту шавам.  
Сад нақӯй зи рухат дидаму як ҷон додам,  
Ҷӯ аҷаб, гар хичил аз рӯйи нақӯйи ту шавам.*

*Мушфиқӣ аз ҳама сӯрӯ ба ту дорад ғаму дард,  
Шавқро раҳгузаре нест, ки сӯйи ту шавам.*

Дар лирикаи ишқии Мушфиқӣ мавзӯъҳои пурракунандаи ишқу ошиқӣ: май, бодапаймой, садои мусиқӣ, навозандагӣ, баҳор, насими субҳоҳӣ, садои булбулону ҳазордастон, резиши борони найсону садои ҷӯйчаҳо, накҳати гулзорҳову маҳмалосо гардида ниамуди зоҳирӣ замин ва ғайра ҷузъиёти тасвир мебошанд:

*Рухат имишаб, ки ҳамчун гул зи тоби май арақ карда,  
Аҷаб дорам, ки моҳ аз ҳола худро дар табақ карда.*

Ё ин ки:

*Баҳор шуд, кадаҳ он беҳ, ки ранги лола намояд,  
Бунафша дар назар ояд, сари гизола намояд.  
Зи доги лола расад дар ҷаман ба хотири мастан,  
Саводи наргиси соқӣ чу дар пиёла намояд...*

Рӯ овардани шоир ба маю бода, мусикию суруд рамзи ҳушгузаронии умр, ғанимат донистани лаҳзаҳои зиндагӣ, баҳрабардорӣ аз ҳаёт, барҳамзании нобасомониҳои рӯзгор, пеҷидагиҳои ҳаёт, канораҷӯй аз ғаму дарди замона мебошад. Бо дар назар доштани ҳамин ҷанба шоир таъкид менамояд, ки:

*Гар нишоти умр ҳоҳӣ, бе май ғулгун мабои,  
Ҳамчу даври гул ғанимат дор ин айёмо.*

Вобаста ба рӯзгори нисбатан қашшоқонаи Мушфиқӣ, асосан лирикаи ишқии шоир саршоразмазӯъҳои дигари иҷтимоист. Ӯҳангҳои иҷтимоӣ, ҳусусан дар ғазалҳои ўхелे баландсадо буда, ҳатто баъзан ғазалҳои алоҳидаро фаро гирифтаанд. Дар баъзе ғазалҳои иҷтимоии шоир ҳам радиф (агар мураккаб бошад, боз бештар) ва ҳам қоғия бори ғояйӣ мекашанд. Ин ҳолат саргузашти қаҳрамони лирикиро боз ҳам возехтару равшантар ва ошкоротар ҷилдагар месозад:

*Ҳар шабе аз оҳи дил коишонаро оташи занам,  
Шамъро сӯзам, дили парвонаро оташи занам.  
То бараги ман насозад ҳонаи шират рақиб,  
Пеш аз мурдан ба кӯят ҳонаро оташи занам.  
Бо ҳама раънӣ аз оҳи дилам андешиа кун,  
Хирмане сӯзад, агар як донаро оташи занам.  
Ин ҳама оташи ба ҷони ман зи дасти дил фитод,  
Гар ба даст афтад, дили девонаро оташи занам.  
Ҷойи ҳар оташи дар ин вайрони доги ҳасрат аст,*

*Чойи он дорад, ки ин вайронаро оташ занам.  
Мушфиқӣ, дар дафтари айём мазмуни фаност,  
Оқибат авроқи ин афсонаро оташ занам.*

Бешубҳа газали боло яке аз ғазалҳои шоир аст, ки мазмунӣ басе баланди иҷтимоӣ дорад. Дар эҷоди чунин шеърҳо Мушфиқӣ хеле қавипанҷа мебошад, зоро ҳолати мазкур шояд дар иртибот бо авзои таърихии замони ӯ пеш омада бошад. Ӯ мегӯяд:

*Ҳаргиз нафасе шод надидам дили худро,  
Аз банди ғам озод надидам дили худро.  
То ғам наҳӯрад қас, нашавад манзиле обод,  
Ғам ҳӯрдаму обод надидам дили худро.*

Оҳангҳои иҷтимоӣ дар навъҳои дигари лирикӣ шоир низ хеле хуб ба мушоҳида мерасад. Ба ин маънӣ ӯ дар ин рубоӣ мегӯяд:

*Султон сухан аз сипоҳу зар мегӯяд,  
Точир сухан аз суду сафар мегӯяд.  
Дар ҳар сухане шевави мо тадбир аст,  
Тақдир, вале ҳарфи дигар мегӯяд.*

Дар ин рубоӣ масъалаи қазову қадар баён шудааст. Адиб се тоифаро зикр намуда гуфтан меҳоҳад, ки андешаи инсон вобаста ба кору пешаи ӯст. Аз тарафи дигар, инсон дар қадом ҷой ва қадом пешае, ки фаъолият кунад, ҳатман суду зиёро пеши назар меорад. Мақсади ӯ ба даст даровардани фоида мебошад. Аз ин чоست, ки новобаста ба қасбу кор мақсад, ҳавасу орзу пайваста дар сари инсон ҳаст. Дилеме ҳавасу саре бе орзу нест. Масалан, султон пайваста меандешад, ки тавассути зӯр, қувва, яъне сипоҳ, суду фоида, яъне зар аз кучо ба даст биёрад. Ё ин ки точир, бозаргон, аҳли савдо ҳамеша саъӣ дорад, ки ба кучо сафар кунад ва аз кучо ба кучо чӣ биёраду бибарад. Вале ин ҳама аз доираи сарнавишт берун нест. Яъне ин ҳама марбут ба тақдир аст.

Мушфиқӣ дар баробари мадҳи султонҳо, ситоиши шоҳону амирон, онҳоро танқиду сарзаниш ҳам мекунад. Ӯ дар ин рубоӣ мегӯяд:

*Султон, ки зи ҷоҳ рӯ ба дарвеши накард,  
Сад ҳона кам аз симу зари хеш накард.  
Бо он ки замину осмон мулки Худост,  
Як ҳона барои худ бино беш накард.*

Хадаф дар ин рубой низ қазову қадар аст. Ба шоҳ баландии мартаба имкон намедиҳад, ки ҳамнишини дарвеш бошад. Инчунин шоҳон соҳиби зару сими давлатанд, яъне хазинадоранд, vale аз як хона зиёд барояшон зарурат надорад. Ин чо мисраи «*На шоҳанишоҳ бурд аз як кафан беш*» ба ёд меояд, ки ба рубоии зикршудаи Мушфиқӣ ҳаммазмун мебошад.

Умуман дар лирикаи Мушфиқӣ аз нигоҳи мазмуну муҳтаво ва мавзӯй газалиёту рубоиҳои ўхеле ба ҳам наздиканд. Зеро ишқу ошиқӣ, ҳаҷру висол, сӯзу фироқ, вафову бевафоӣ, садоқату носодикӣ, сабуриву носабурӣ, ҳассосию беҳиссӣ ва гайра дар газалиёту рубоиҳо хеле маълум буда, шоир ин навъҳои адабиро хеле ба зиндагии мардум наздик намудааст. Ё худ бо рамзу кинояҳои андаке иктиро мекунад. Масалан, ҳадаф аз май ва мастиӣ ба андешаи шоир, фориг будан аз ғами замон, ғанимат донистани одитарин лаҳзаҳои рӯзгору зиндагӣ ва гайра аст:

*Гараз аз бода ҳӯрдан Мушфиқиро гайр аз ин набвад,  
Ки месозад даме фориг аз ин дайри ғамободаши.*

Мушфиқӣ ба таълифи қасида хеле зуд оғоз кардааст ва дар эҷодиёти шоир пас аз ғазал қасоиди ўмеистад. Девони қасидаи Мушфиқӣ аз 3000 байт иборат аст. Ў дар шакл ва мазмуну мавзӯи қасидаҳо асосан аз қасоиди анъанавӣ берун нарафтааст. Вале дар шеърияти эҷод, мазмунсозию маъниофарӣ, хунари шоириӣ, коргирӣ аз санъатҳои бадеӣ ва гайра хеле шоири навовар ва эҷодкори тозакор аст. Ў голибан дар қасоиди мадҳӣ қавипанча буда, дар мадҳӣ Султон Саид ва амир Абдуллоҳон ва дигарон қасидаҳо эҷод кардааст.

Мавзӯи қасидаҳои Мушфиқӣ ба гайр аз мадху сано, инчунин пеш аз ҳама аз ҳамду наъти Худо, Муҳаммад (с) ва ёрони ў, симоҳои мұтабари дин, майлҳои сұфиәна, тасвири манзараҳои диёр, фаслҳои сол, ишқу муҳабbat, саргузашти худи эҷодкор, ҳасби ҳолу шиква аз замон, танқиди беадолатихо ва гайра мебошанд.

Мушфиқӣ яке аз сабабҳои асосии рӯ ба дарбор овардани ҳудро дар осудагиу оромии дарбор медонад ва аз ин рӯ мегӯяд:

*Ба ин даргоҳи олӣ Мушфиқӣ баҳри дуо омад,  
Паноҳ овард аз ҷаври замону фитнаи даврон.*

Ў Султон Сайдро «шоҳи иқлими каромат», «соҳиби фазлу карам» меномад ва ин ҳокимро басо ситоиш мекунад:

*Адли ў то хори зулм аз поий мискин он кашид,  
Нест саҳрое, ки бошад бе суруди хоркан.  
Кас ба аҳди ў наафтодаст дар чоҳи бало,  
Чуз дили ошиқ, вали он низ дар чоҳи зақан.*

Мушфикай дар санои Абдуллоҳони Шайбонӣ ҳам хеле содиқона камар бастааст ва ўро арбоби давлат дониста, асоси муваффақияти эҷодиёти худро аз шарофати давлатдории ҳамин ҳоким медонад:

*Шеъри ман гар зиннате дорад, зи юмни маҷҳи туст,  
Хона орояд, бале, ҳар кас ба қадри меҳмон.*

Мушфикай мамдӯҳи худ – шоҳро баъзан ба шоҳони пешин шабеҳ дониста, ҳатто гоҳе афзал мешуморад.

Чунончи, мегӯяд:

*Хусраво, аҳди сухан тоза шуд аз давлати ту,  
Натавон аҳде аз ин нодиратар пайдо кард.  
Найи хушики қалам аз файзи баҳори қарамат  
Барги эъчоз бароварду самар пайдо кард.*

Хусусан мавзӯъҳои танқидӣ ва тасаввуфию пандунасиҳатии Мушфикай хеле ҷолиб ва ҷаззобанд.

Шоир сарвазир Осафро беибо дев меномад, ки чунин ҷуръат кам андар кам аст. Агар дев роҳбар бошад, пас, чӣ гуна низом барқарор ҳоҳад гашт?

Чунончи, мегӯяд:

*Осаф, ки дев бошаду девон ба ҳукми ў,  
Назми умури мулки Сулаймон чӣ сон дихад?  
Ў масти ҷоми мансабу ҳар дам ба пеши ў  
Согар даҳон қушияду шиша забон дихад.*

Дар бештари ашъори лирикии Мушфикай, хусусан дар ғазалиёташ оҳангҳои шиквой, танқидӣ ва эътиrozӣ хеле баланд садо додаанд. Зоро шоир аз тангии майшиӣ, аз рӯзгори нобасомон, аз ҳаёти вазнин басо бо сӯзу гудоз ва бо ҳасрат сухан мегӯяд. Албатта, қаҳрамони лирикии ў ҳангоми тасвир маҳдуд нест ва аз ин ҷиҳат, шояд шоир умуман аҳволи аҳли қаламро дар назар дошта бошад. Ба ҳар ҳол, пеш аз ҳама шахсияти шоир бояд фахмида шавад. Ў ҷое тамоман ноилоч мондани худро таъқид кардааст;

*Дармони дил қуҷост, ки баҳри даво равам,  
Бечораам, илоҷ надорам, қуҷо равам?*

Ё ин ки:

*Рүйи муроде ҳаргиз надидам,  
Аз номуродӣ умрам сар омад.*

Ин аст, ки шоир барои тасаллӣ ёфтан ва таскин додани дили худ ба сӯзи дилу ашкӣ чашм (гирияни чигарсӯз) дар ин дунёи бевафо созиш кардан меҳоҳад. Аз ин ҷост, ки танқиди рӯйности шоҳону амирон ва вазирону ҳокимон дар эҷодиёти ӯ хеле кам аст. Яъне, ӯ созиш кардааст. Аз тарафи дигар, шояд аз ҳамин ҷиҳат бошад, ки шоир бештар ба ҳазлу шӯҳӣ ва ашъори мутобибавӣ рӯ меорад. Албатта, ин мавзӯй низ як навъ эътирози саҳт, як шакли танқиди зимомдорони замона мебошад:

*Ба ашқу оташи дил соҳтем аз олами фонӣ,  
Хаёли сим кам дорему савдои заре камтар.*

Дигар аз масъалаҳои бисёр ҷиддӣ дар лирикаи Мушфиқӣ тасвири табиат, манзараҳои диёр, гулу гиёҳ, абру борон, офтобу гармо, насиму боди баҳорон, накҳати баҳорию маҳмалпӯшшавии дашту даман, назаррабоии кӯҳу ҳомун, ҳаёлангезии водиҳои гулпӯш вағ. мебошад. Ин ҳолат на танҳо дар ғазалиёту рубоиёт, инчунин дар қасидаҳои ӯ хеле ҷолиб ба тасвир омадааст:

*Май ҳӯрдаву афруҳта рухкор шукуфа,  
Гул-гул шуда аз хандаи бисёр шукуфа.  
Зонишини дар боз саронарда занад гул,  
Зад ҳаймаи худ пеш ба гулзор шукуфа.  
Азбаски ба ташрифи раёҳин гуҳар афшионӣ,  
Шуд абр тиҳикисаву зардор шукуфа.  
То сабза бар атрофи гулистон пари тӯтист,  
Аз синаи боз аст намудор шукуфа.  
Дар бод мабодо, ки ба шӯҳӣ фитад аз шоҳ,  
Худраставу тифл асту сабуккор шукуфа.*

Ё худ:

*Абри найсон ба гулистон ҷу гуҳарбор шавад,  
Настанаран пургуҳари сода садафвор шавад.  
Фалаки шоҳ, к-аз ӯ субҳи шукуфа бидамад,  
Уғуқи тарфи чаман матлаи анвор шавад.  
Сабза шона дӯҳад, аз голиядон лола барад,  
То насим ояду машшотаи гулзор шавад...*

Ва ё лаҳзае аз фасли тирамоҳро ҷунин бо ҳусусиятҳои ҷудогонаи он дар қасидаи «Васфи ҳазон» ба қалам медиҳад:

*Ба рүйи об хазонро сари тамошо шуд,  
Хазор завраки заррин зи барг пайдо шуд.  
Зи баски хуни гул аз шох рехт ништари хор,  
Зи чехрааш асари заъф оишкоро шуд...*

Яке аз мавзўҳои марказӣ дар эҷодиёти Мушфиқӣ ҳаҷву мutoиба мебошад. Ў ба ин мавзӯъ аз овони ҷавонӣ – солҳои таҳсил дар мадраса оғоз кардааст. Тақрибан солҳои 1557-1558 шоир ашъори ҳаҷвии ҳудро мураттаб намудааст. Ин аст, ки «Девони мutoибот»-и шоир ашъори ҳаҷвӣ- мutoиботии ўро фаро мегирад. Мушфиқӣ дар бораи арзиши ҳаҷву мutoиба мегӯяд:

*Шамиери ҳаҷв олату афзори шоирист,  
Ин ҷинс бад мадону аз ин навъ бад мабар.*

Бештар ҳаҷви ў доираи васеи ҳамкасбон, зиёёни замони Мушфиқиро дар бар мегирад. Инчунин, ҳаҷву мutoиботи Мушфиқӣ батабақаҳои ҳокими замон, амалдорон, соҳибмансабон, сармоядорон низ равона гардидааст:

*Хоҷа гандум ваъда карду ними ҷав ҳосил нашуд,  
Дар адoui ваъда доим ҳимматаш дун асту вож.  
Ў разолат карда бошад, мо қаноат мекунем,  
Бигзараад ин соли қаҳту монад он рӯйи сиёҳ.*

Мушфиқӣ аз табақаҳои соҳибмансабон: Арбобзода, қозӣ, Масъуди сармоядор ва дигаронро ҳаҷв кардааст. Ў дар бораи Масъуди сармоядор мегӯяд:

*Дар кори ту, Масъуд, аҷал дер кунад,  
Вақт аст, ки зӯр овараду зер кунад.  
Аз симу зари ҷаҳон нашуд ҷашми ту сер,  
Ҷашмони туро хоки лаҳад сер кунад.*

Ё ин ки Маҳмуд ном муллои Гелонӣ, ки баъд ба Самарқанд омада муқимӣ шудааст, Мушфиқӣ ўро ҳаҷв мекунад:

*Зи Гелон омадӣ, Маҳмуд, берун,  
Кулоҳ аз Ҳусрави Дайлам гирифтӣ.  
Задӣ саркалла бо Захҳоқи морон,  
Ту ҳам магз аз сари одам гирифтӣ.*

Дигар аз хусусиятҳои ҳаҷви Мушфиқӣ ва мutoиботи ў дар мушаххас ва ҳаётӣ будани мавзӯъ аст.

Ў шахсонро бо касбу фаъолияташон номбар мекунад ва кирдори зишти онҳоро ҳачву танқид менамояд.

Лексикаи ҳаҷвӣ-мутобибавии ашъори Мушфикӣ хоси ҳамон касбу пеша, одӣ, бозорӣ ва баъзан туркист. Ахёнан аз одоб берун низ мебошанд.

Барои намуна газали ҳаҷвии «Тақсими мерос»-ро зикр ҳоҳем кард, ки хеле танзи малех дорад. Дар ин газал тавассути санъати тазоду муқобала аз оғоз то анҷоми он нобаробарии зану мард ва ҳатто ҳоҳару бародар ба тасвир гирифта мешавад. Аз сӯйи дигар, ҳарисӣ ба молу чиз, сарвату неъмат нишон дода шудааст. Ҳатто шеъри мазкур моҳияти шарҳиҳолӣ дорад:

*Ҳамшира, ҳарҷи мотами бобо аз они ту,  
Сабр аз ману масорифи қурро аз они ту.  
Анбори пур зи галлаи бобо аз он ман,  
В-он коҳҳои монда ба саҳро аз они ту.  
Ин ҷомаҳобу бистару болин аз они ман,  
Бетоқатию нолаи шабҳо аз они ту.  
Танбӯри пур зи хотами бобо аз они ман  
В-он нағмаҳои тарнатароно аз они ту.  
В-он ҷойхоби мондаи бобо аз они ман,  
Тасбехӣ пора-пораи бобо аз они ту.  
Дастор, ҷома, фӯтаи бобо аз они ман,  
Бетоқатию нолаи шабҳо аз они ту.  
Ҳамёни пур зи тангай бобо аз они ман,  
Занги фулуси мондаи бобо аз они ту.  
Аз қунчи ҳона то ба лаби бом аз они ман,  
Аз пушти бом то ба Сурайё аз они ту.  
Рафтани ба сӯйи қабру нишастан аз они ман,  
Дасторхони ҷалпаку ҳалво аз они ту.*

Аз ин газал бармеояд, ки шоир урфу одати ҷории замонро, ки дар онҳо ба занон ҷандон эътибор дода намешавад, саҳт ҳаҷв мекунад. Зоҳирон он ҷизҳое, ки ба ҳоҳар аз мероси бобо пешниҳод карда мешаванд, ҳам аз нигоҳи миқдор, доираи фарогирӣ, ҳаҷм, саршумор, андоза, арзишмандӣ ҳиссаи ба ҳоҳар пешниҳодшуда бештар аст. Вале амалан ба ҳоҳар ҷизе мушахҳас дар даст намемонад. Ва он ҷи моли меросист, ба бародар расидааст. Аз ин рӯ, шоир мантиқан ҳамшираро ҳимоя мекунад.

Ё ин ки намунае аз як газали дигари шоир, ки ба мавзӯи муҳим-ишқу масъалаҳои дигари иҷтимоӣ: нодорӣ, тангдастӣ,

бенавой, сўзу фироқ, ҳаҷру зўрӣ ва гайра, ки қаҳрамони лирикиро чон ба лаб овардаву ноилоч сохтааст, рӯ меорем.

Дар ин газал, ки қаблан низ зикр шуда буд, ҳатто ҳавфи афзалияти ракиб ба назар мерасад. Аз ин чост, ки ошиқ-қаҳрамони лирикӣ меҳоҳад рӯ ба қатъияту ҷиддият биёрад.

Мушфиқӣ мегӯяд:

*Ҳар шабе аз оҳи дил кошонаро оташ занам,  
Шамъро сўзам, дили парвонаро оташ занам.  
То ба разми ман насозад хонаи шират рақиб,  
Пеш аз мурдан ба кўят хонаро оташ занам.  
Бо ҳама раъйӣ аз оҳи дилам андеша кун,  
Хирмане сўзад, агар як донаро оташ занам.  
Ин ҳама оташ ба ҷони ман зи дасти дил фитод,  
Гар ба даст афтад, дили девонаро оташ занам.  
Ҷойи ҳар оташ дар ин вайронара доги ҳасрат аст,  
Ҷойи он дорад, ки ин вайронара оташ занам.  
Мушфиқӣ, дар дафтари айём мазмуни фаност,  
Оқибат авроқи ин афсонаро оташ занам.*

Ғазали мазкур ишқӣ буда, дар он сухан аз дарду сўз аст. Ошиқ ҳеч илочи дигаре барои дарёфти висол намеёбад. Аз ин рӯ, маҳз ба хотири он ки ракиб аз ин пешомад комёб нашавад, дигар ҳеч чизро дареғ намедорад. Ошиқ аз хонаву ҷой, шамъу парвона, хирману дона ва умуман аз ҳастӣ мегузарду оташ меафканад. Отashi афкандаи ошиқ оташи вақеъ нест, балки дуди оҳи дил аст, ки сўзону оташосо аст.

Аз сабаби он ки ин оташ аз дил аст, пас, ҳастӣ дучори фано мебошад, зеро воситае, илоҷе, дастрасие, умеде дигар барои висол дар ў намондааст. Албаттa, чунин сурат гирифтани мазмунсозию маъниофарӣ дар ашъори Мушфиқӣ, пеш аз ҳама дар ғазалиёти ў аз нобасомонихои замони шоир, аз тангии майший, аз дасткӯтоҳӣ пеш омадааст. Ин аст, ки чунин оҳангҳо на танҳо дар ғазалҳои Мушфиқӣ дучор мешаванд, балки ҳамаи шаклҳои шеърии эҷодиёти ўро ҳам фаро гирифтаанд. Омӯхтани ин масъала барои равшан намудани бисёр масъалаҳои зиндагиномаи шоир ёрӣ ҳоҳад намуд.

## МАСНАВИИ «ГУЛЗОРИ ИРАМ»

Абдурраҳмони Мушфиқӣ на танҳо дар эҷоди ғазалу қасида, рубоиву шеъри тасмит, муқаттаоту марсия ва ғ. машҳур аст, балки дар маснависарӣ низ табъи баланд доштааст. Шоир маснавиҳои

«Соқинома», «Гулзори Ирам» ва «Чаҳоннамо»-ро эҷод карда, дар таҳаввули суннати маснависарой низ саҳми сазовор гузаштааст.

Маснавии «Гулзори Ирам» нахустин маснавии Абдурраҳмони Мушфиқӣ буда, аз нигоҳи мавзӯъ, мазмуну муҳтаво, образҳову қаҳрамонони асосӣ хеле ҷолиб мебошад. Таърихи таълиф, миқдори абёти онро худи шоир чунин ишора кардааст:

*Чун аداد хостам аз ин ашъор,  
Шуд ҳазору саду чиҳил ба шумор.  
Баҳри таърихи ин саҳифа қалам  
Ҳафтро дар дӯ нуҳ ниҳод рақам.*

Яъне, маснавии мазкур соли 1571/72 таълиф гардида, зоҳирان ба Абдуллоҳони Шайбонӣ эҳдо шудааст:

*Ай шаҳи нуқтадон, ки ҳусни қалом,  
Аз ту дар мулки назм ёфт низом.  
То ба номат сухан шудаст қарин,  
Суғфаи байт гашта шоҳнишин.*

Маснавӣ аз 24 фасл иборат буда, дар баҳри хафи мусаддаси маҳбуни маҳзуф иншо шудааст, ки афоъили он чунин аст:

- v - - / v - v - / v v -

яъне: фоъилотун, мафоъилун, фаъилун.

Асар ба таври анъанавӣ: ҳамди Худо, наът, муноҷот, санои Пайғамбар (с.) ва ёрони ў оғоз мешавад. Баъд сабаби таълифи достон зикр мегардад, ки ҳоҳиши дӯстон будааст.

Достон аз нақли шаҳси солҳӯрдае, ки аз достонсарои гузашта хуб огоҳӣ дошт, шурӯъ мегардад:

Дар Мағрибзамин Ақл ном шоҳе буд. Ақл шоҳи одилу доност. Ў фарзанд надошт. Ақл баъдтар соҳиби фарзанд шуду тифлро Дил ном кард. Дил ба балогат расида, ҳамаи илму ҳикмати замонро омӯҳт. Падараш ўро ба мулки Бадан волӣ таъйин кард. Дар мулки Бадан қальяе буд, ки Димог ном дошт ва Дил дар он ҷо зиндагонӣ мекард. Надиме дар яке аз базмҳо пинҳонӣ ба Дил дар бораи Чашмаи Ҳаёт хабар медиҳад. Дил баъдтар талаби чашма мекунад. Дил мамлакатро ба ҳоли худ гузашта бо ғаму гиря барои чашма дар пинҳонӣ менишинад. Вай дар кишвари худ Назар ном ҷосусе дорад. Назар аз ҳоли Дил пурсон мешавад. Дил ба Назар асрорро мегӯяд. Назар Дилро мегӯяд, ки ту оромона мулкро идора кун ва ман илочи Чашмаи Ҳаётро меёбам. Назар ҳангоми сайр ба мулке мерасад, ки ҳеч каси бегона ба ин сарзамин пой нагузаштааст. Мардумони он шоду ганиянд ва ин шаҳр Офият ном дорад:

*Муддате чун Назар сафаръо кард,  
Ҳар тараф, ҳар тараф назаръо кард.  
Сўйи шаҳре фитод чаши Назар,  
Ки назираш надида буд дигар.  
Ҳалқ бар вай зи фитнаҳо эмин,  
Ҳама дар кўйи Офият сокин.  
Назар аз номи шаҳр чун пурсид:  
«Кишвари Офият» - ҷавоб шунид.*

Ҳокими шаҳри Офият Номус ном дошта, Назар бо ўҳамсуҳбат мешавад. Номус мегўяд, ки Оби Ҳаёт нест ва ин ҳамон обрўйи инсонӣ аст. Вале Назар ноумед нашуда, ҷустуҷуро давом медиҳад. Ў ба кўхе мерасад, ки дар он уқобон зиндагӣ мекунанд. Ранги кўх сиёҳ ва ҳавлнок мебошад. Дар он кўх қалъаест, ки Зуҳду Риё ном дорад, ҳокими қалъа Зарқ аст. Ў шахси маккору дилозор аст. Назар ба назди Зарқ омада, қиссаи Оби Ҳаётро арз мекунад. Зарқ бар хилофи гуфтаи Номус мегўяд, ки Оби Ҳаёт ҳаст, вале дар ҷаннат. Чашмаеро, ки ин ҷо Оби Ҳаёт мегўянд, ҳамон ашки чашмони инсон мебошад. Агар ҳоҳӣ, ки онро ёбӣ, гиряву зорӣ бикун. Назар боз сафарро давом дода, ба қалъай дигар дучор мешавад, ки ҳокими он Ҳиммат буд. Ҳиммат покдил, бофазлу камол буд.

Назар аз Ҳиммат низ имдод мепурсад. Ҳиммат мегўяд, ки он ҷашма пинҳон нест, вале роҳ ёфтани ба он ҷо душвор аст, Назар зориҳо мекунад. Ҳиммат мегўяд:

– Дар мулки Шарқ Ишқ ном шоҳ аст. Ишқ духтаре дорад, ки Ҳусн ном дорад. Ишқ барои духтари худ аз нукраи шаффоғ дар кўхи Қоф қалъае бино кардааст. Ин қалъа дар шаҳри Дидор мебошад. Дар шаҳри Дидор бое мавҷуд аст, ки онро Гулшани Рухсор мегўянд. Ҷашмаи Оби Зиндагонӣ он ҷост. Ҳусн пайваста аз он ҷашма менӯшад. Ҳиммат боз мегўяд, ки: Эй Назар, ман ҷойи Оби Ҳаётро гуфтам, вале роҳи он пурхатар аст. Дар сари роҳ шаҳри Сагсор аст ва ҳокими он Рақиб мебошад ва ў тобеи Ишқ ва нигоҳбони Дидор аст. Пас аз Дидор ҷовушон манзил доранду баъд манзили дигар аз ҳабашизодагони зангичеҳр аст. Ду камондор он ҷо торочгарони ақлу дин ҳастанд. Ҳиммат ба бародари худ Қомат, ки сипаҳсолори Ҳусн аст, номае навишта, ба Назар медиҳад. Ҷовушони Рақиб – Ҷафо ва Ситам Назарро бандӣ мекунанд. Назар ҳунари зарсозии худро ба Рақиб изҳор мекунад. Рақиб мегўяд, ки сангро зар мекунад. Рақиб мегўяд, ки Лола аз

Рум ва Сунбул аз Чин биёр ва то гули Форс аз наргиси Ҳабашӣ дар назар накашӣ, кор душвор мешавад.

Инҳо дар шаҳри Дидоранд. Пас Назару Рақиб ба шаҳри Саломат меоянд, ки дар он ҷо бародари Ҳиммат-Қомат мезист. Дар шаҳри Саломат Рақиб хоб меравад. Қомат аз Назар мақсад мепурсад ва Назар номаи Ҳимматро ба Қомат медиҳад. Қомат Назарро ба шаҳри Дидор равон мекунад. Яке аз амирони Ҳусн, ки Зулф ном дошт, аз Ҳиндустон ба Туркистон омада буд, аз гармои ҳаво дар камари кӯҳ иқомат мекард. Назар, ки падараш аз Туркистон ва модараш аз Ҳиндустон буд, бо Зулф ошно мешавад. Зулф каманд афканда Назарро ба он кӯҳ мебарад ва Назар он ҷо ғул, сарв ва булбулу тазарвро тамошо мекунад. Назар Зулфро видоъ мекунад ва Зулф ба ў чанд тор аз худ медиҳад, ки агар лозим шавад, дар болои санг оҳан оташ афрӯз ва торе бар рӯйи оташ гузор, ман ҳозир мешаваму туро халос ҳоҳам кард. Назар ба дasti морпоён дар шаҳри Шом асир меафтад ва аз онҳо халос шуда ба шаҳри Дидор меояд, он ҷо зангибачаҳоро мебинад:

*Ҳама дар рангу бӯй мушиқинон,  
Гулу насрину ёсуманчинон.*

Назар кӣ будани онҳоро мепурсад. Онҳо мегӯянд, ки ғуломони Холи Ҳусн ҳастанд. Назар Фамза ном бародаре дорад. Фамза ҳамроҳи Ҳусн аст. Назар Фамзаро мебинад, ки дар Гулшани Рухсор дар байни наргисзор нишастааст. Фамза ба Назар ҳамла мекунад. Дар ҷанг Назарро бандӣ мекунад, вале намениносад, ки бародараш аст:

*Гуфт: Ман будаму бародари худ,  
Ҳарду ду нури ҷаими мадари худ.  
Ҷун зи ҳурдӣ ҷудо шудем зи ҳам,  
Модар аз меҳр муҳрае муҳкам  
Дар ду бозуи мо зи лаъли ҳушиб  
Басту аз ҳаҷр кард дида пуроб.*

Ҳусн огоҳ шуда, Назару Фамзаро даъват мекунад. Ҳазинадори Ҳусн Садрхозин дар рӯйи қоғаз сурати сангери кашида, ба Назар медиҳад. Назар сурати Дилро мениносад. Дил писари шоҳи Мағрибу Шом мебошад. Ҳусн аз Назар ҳоҳиш мекунад, ки ўро ба висоли Дил бирасонад:

*Ба Назар роз дар миёна қушибод,  
Шаби ҳичрон дари фасона қушибод.*

Назар саргузашти Дилро ба Ҳусн баён мекунад. Ҳусн ғуломи худ Ҳаёлро хотаме медиҳад ва бо ҳамроҳии Назар ба пеши Дил равон мекунад. Дил бо Ҳаёл сұхбат карда меҳоҳад Ҳуснро бибинад ва бо Ҳаёл меравад. Вазири Дил ҳолати Дилро ба падари ў Ақл хабар медиҳад, пас аз Ақлу вазир меҳоҳанд Назару Ҳаёлро асир гиранд. Назар хотамро ба даҳон андохта, Дил, Ҳиммат ва Ҳаёлро гүл заду ба назди Ҳусн рафт. Назар хост аз ҷашмаи Гулшани Рухсор об нұшад, vale хотамро афтонд. Ин вақт Рақиб пайдо шуду Назарро маҳбус кард. Назар мүе аз Зулфро оташ дод, ки Зулф ҳозир шуду ўро начот дод. Назар воқеаро ба Ҳусн гуфт ва Ҳусн Фамзаро бо Назар фиристод, то ки Дилро асиру Ақлро дастгир карда биёрад. Зарқи Роҳиб писаре дошт, ки ў Тавба ном дошт. Ў сокини күхи Зуҳд буд.

Дил ва Ақлро ба назди Ҳусн меоранд ва Ҳусн дояе дошт, ки номаш Вафо буд. Боре Ҳусн ба Вафо гуфт: Ту Дилро ба қасри Висол биёр. Ба ҳамин тариқ, Ҳусн ба висоли Дил мерасад.

Файр низ меҳоҳад ба висоли Дил даст ёбад. Ў чунин ҳам карда ба висоли Дил мерасад. Ҳаёл ҳолати Дилу Файрро мебинад:

*Ҳарду мадҳушу масту лояъқил,  
Аз ҷаҳону ҷаҳониён гоғил.*

Ҳусн боҳабар шуда, Дилро дар күхи Уқоб меафканад. Файр ин ҳолро ба падараш Рақиб мегүяд. Рақиб Табассум, Дил ва Назарро бандӣ мекунад ва онҳоро дар водии Фироқ маҳбус менамояд.

Ҳиммат барои ҳалосии Дил ба шаҳри Қомат омад. Баъд Ҳиммат ба шаҳри Бадан омада, Ишқу Ақлро ҳалосӣ бахшид ва ба Маҳр фармуд, ки Рақибро зиндан кунад ва Дилу Табассум ва Назарро озод кунад. Ақлро аз Чин оварда, ба садри вазорат ҷой медиҳанд. Дар охир ҳама як ҷо ҷамъ шуда, Вафо, Ноз ва Мехр ба ҳам мепайванданд ва Дилу Ҳимматро эҳтиром мекунанд. Дар ҳамин ҷо ҳутбаи никоҳи Ҳусн ва Дил хонда мешавад. Ҳиммат Дилро ба сўйи ҷашма ва пайдо кардани Хизр мебарарад. Достон ба ҳамин тамом мешавад.

## ХУСУСИЯТҲОИ ДОСТОН

Ин достон рамзи буда қаҳрамонҳои он асосан узвҳои бадани инсонанд. Ҳусусиятҳои узвҳо ба назар гирифта шудаанд. Инчунин майлҳои инсонӣ низ ҳар қадом табиати худро нигоҳ медоранд: Ишқ, Ҳусн, Ақл, Дил, Ҳаёл, Назар, Фамза, Қомат, Ҳиммат, Мехр,

Вафо, Ноз, Зулф, Табассум, Номус, Тавба, Зарқ, Рақиб ва ғ. ширкаткундандағони достонанд.

Тавассути ташхис ва рамзу киноя ҳар кадом амал мекунанд. Муносибату рафттор, гүфттору кирдор ва фаъолияти мусбату манғый доштани онҳо мисли он аст, ки онҳо вучуди инсоний доранд.

Масалан, Файр, Зарқ, Тавба бештар сади роҳи ошиқу маъшуқаанд, vale дар достон ҳар кадоми инҳо фаъолияту амали мустақилона доранд.

Қаҳрамонҳои асосии асар: Ақлу Дил ва Ишқу Ҳусн мебошанд.

Дигар қаҳрамонҳо лаҳзавӣ ва ё ёрирасон мебошанд. Онҳо хатти амалиётро фаъол гардонида, ба ҷараёни ҳодисаву воқеаҳо таҳқим мебахшанд. Ҳадаф аслан баёни ҳолоти ошиқу маъшуқа мебошад, ки онҳо Ҳусну Диленд. Ин қаҳрамонҳо (асосӣ ва ёвар) дар ашъори орифона вазифаи дигар доранд. Инчунин дар ашъори лирикӣ низ дучор мешаванд. Маснавии «Гулзори Ирам» ҳатто аз унвони он пайдост, ки дорои қавитарин оҳангҳои ирфонӣ-тасаввубӣ аст.

Аз нигоҳи сабку услуб, шеваи баёну ҳунари эҷод, истифодаи вазну қафия, радиfu санъатҳои адабӣ, мазмуну ҳунари тасвир, корбасти калимаҳову ибораҳо, таъбирҳои ҳалқӣ ва гайра низ ин достон хеле ҷолиб аст.

Кӯшиши шоир дар эҷоди маснавӣ аз он иборат аст, ки ӯ хостааст дар заминай суннати ғаний ва бисёрсолаи адабиёт тозакорӣ биқунад. Ӯ аз уҳдаи он ҳам баромада тавонистааст.

Албатта, дар ин мавзӯй Ибни Сино, Шайх Шаҳобиддин Сухравардӣ («Рисола фӣ ҳақиқат-ил-Ишқ») таълифот доранд, vale чун асари адабӣ-бадей Фаттоҳии Нишопурӣ («Ҳусну Дилен»), Котибӣ («Ҳусну Дилен») навиштаанд. Мушфиқӣ бештар такя бар эҷодиёти Фаттоҳӣ кардааст:

*Аввал ин буд, ки мунишии устод  
Дафтари «Ҳусну Дилен» ба дастам дод.*

Вале ба қавли Мушфиқӣ, Фаттоҳӣ дар эҷоди асар ба нуқсонҳо бештар роҳ додааст. Аз ин рӯ, асари ӯро «қолаби берӯҳ» ва «чамани беоб» мегӯяд:

*Муҷмале қисса он ки дошт зуҳур  
Ҳусхае аз фасехи Нишопур.  
Тоире аз назм ноҷашида футӯҳ,  
Дар назар ҳамчӯ қолаби берӯҳ...*

Ин аст, ки достони Мушфиқӣ бештар дар таърихи адабиёт маҳбубият пайдо кардааст. Шоири асри XVII Нишонӣ аввалин касест, ки пас аз Мушфиқӣ достони «Ҳусну Диљ» навиштааст. Чандин шоири дигар низ бо ин ном ва ё дар ҳамин мавзӯй асар навиштаанд.

## САВОЛ ВА СУПОРИШХО

1. Оид ба ҷараёни зиндагии Мушфиқӣ чӣ медонед?
2. Мушфиқӣ кай ба шеъру шоирӣ рӯй овардааст?
3. Сабаби ба Самарқанд сафар карданни Мушфиқиро шарҳ дижед.
4. Муносибати шоир бо амирони давр чӣ гуна буд?
5. Сабаби ба Ҳиндустон рӯй оварданни Мушфиқӣ дар чист?
6. Мушфиқӣ кай ва дар дарбори кӣ соҳиби унвони «Маликушишаро» гардида?
7. Пойёни умри шоир дар куҷо сипарӣ шудааст?
8. Аз мероси адабии Мушфиқӣ то қунун чӣ боқӣ мондааст?
9. Мавзӯй ва мундариҷаи газалиёти Мушфиқиро баён қунед.
10. Арзиии адабии қасидаҳои шоир дар чист?
11. Кадом ҳусусиятҳои хосси ҳаҷву мутобибаҳои шоирро медонед?
12. Газали Мушфиқӣ «Ҳар шабе аз оҳи дил кошионаро оташ занам»-ро азёд қунед.
13. Кадом маснавиҳои Мушфиқиро медонед?
14. Мазмуни мухтасари маснавии «Гулзори Ирам»-ро нақл қунед.
15. Образҳои асосӣ ва лаҳзавии маснавии «Гулзори Ирам»-ро шарҳ дижед.
16. Ҳусусияти фарққунандай маснавии «Гулзори Ирам»-ро гӯед.
17. Нуғузи Ҷӯдииёти Мушфиқӣ ба адабиёти давр ва шуарои мутааххир чӣ гуна аст?

## САВОЛНОМАИ ТЕСТИ

1. «Суроҳӣ ва шамъ»-и Мушфиқӣ кадом навъи шеърӣ аст?

A.	Қасида	C.	Тарҷеъбанӣ
B.	Ғазал	D.	Рубоӣ
E.	Қитъа		

2. Падару бобои кадоме аз ин шоирон аз шаҳри Марванӣ?

A.	Ҳофиз	C.	Ҳилолӣ
B.	Камол	D.	Ҷомӣ
E.	Мушфиқӣ		

3. Соли 1564 Мушификӣ дар дарбори Султон Саид ба қадом вазифа таъйин мешавад?

A.	Ба мансаби муставфӣ	C.	Ба мансаби вазирӣ
B.	Ба вазифаи мунӣӣ	D.	Ба пешаи ҳочиб
E.	Ба вазифаи китобдор		

4. Мушификӣ соли 1577 ба қадом мамлакат сафар кардааст?

A.	Афғонистон	C.	Эрон
B.	Туркия	D.	Миср
E.	Ҳиндустон		

5. Байти зерин:

Дар Самарқанд имтиҳон кардам, ки ёбам хонае,  
Беҳтар аз байти таҳаллус хонае пайдо нашуд. аз кист?

A.	Ҷомӣ	C.	Сайидо
B.	Ҳусайн Вонӣ	D.	Ҳилолӣ
E.	Мушификӣ		

6. Пойни умри Мушификӣ дар қадомин шаҳр сипарӣ шудааст?

A.	Хӯҷанд	C.	Шероз
B.	Ҳирот	D.	Самарқанд
E.	Бухоро		

7. Санас вафоти Мушификро ёбед:

A.	Соли 1550	C.	Соли 1578
B.	Соли 1560	D.	оли 1568
E.	Соли 1588		

8. Шеъри мазкурро кӣ гуфтааст?

Кардам сафари Ҳинду пушаймон шудам он ҷо,  
Гардид бадал рӯзи сиёҳам ба шаби тор.  
Дидам, ки агар боз наоям ба вилоят,  
Хуни ҷигарам меҳурад ин ҳинди ҷигархор.

A.	Ҷомӣ	C.	Сайидо
B.	Қамол	D.	Ҳилолӣ
E.	Мушификӣ		

9. Кадоме аз ин шоирон ду девони газалиёт дорад?

A.	Камол	C.	Хилолӣ
B.	Ҷомӣ	D.	Саййидо
E.	Муишиқӣ		

10. Кадоме аз ин шоирон ба Камоли Ҳуҷандӣ ва Ҳасани Ҷеҳлавӣ пайравӣ кардааст?

A.	Саъдӣ	C.	Ҷалолуддини Балхӣ
B.	Носири Ҳусрав	D.	Низомӣ
E.	Муишиқӣ		

11. Ин матлаъи газали кист?

Дар ғамат дилро фигору хаста мегӯем мо,  
Аҳли дардем, ин сухан оҳиста мегӯем мо.

A.	Ҳофиз	C.	Ҳилолӣ
B.	Камол	D.	Ҷомӣ
E.	Муишиқӣ		

12. Газали «Тақсими мерос» кадом мавзӯъро фаро гирифтааст?

A.	Ишқӣ	C.	Васф
B.	Тасвири манзара	D.	Ҳичрон
E.	Ҳаҷвӣ		

13. Матлаъи мазкур аз газали кист?

Ҳар шабе аз оҳи дил кошонаро оташ занам,  
Шамъро сӯзам, дили парвонаро оташ занам.

A.	Ҳофиз	C.	Ҳилолӣ
B.	Камол	D.	Ҷомӣ
E.	Муишиқӣ		

14. Маснавии «Гулзори Ирам» дорои чанд фасл аст?

A.	10 фасл	C.	21 фасл
B.	15 фасл	D.	18 фасл
E.	24 фасл		

15. Маснавии «Гулзори Ирам» дар кадом баҳри арӯзӣ таълиф шудааст?

A.	Ҳазаҷ	C.	Раҷаҷ
B.	Рамал	D.	Музореъ
E.	Ҳафиҷ		

16. Дар маснавии «Гулзори Ирам» шоҳи Магрибзамин чӣ ном дорад?

A.	Назар	C.	Номус
B.	Дил	D.	Музореъ
E.	Ақл		

17. Ҳокими шаҳри Оғият (аз маснавии «Гулзори Ирам») кист?

A.	Ақл	C.	Назар
B.	Дил	D.	Зарқ
E.	Номус		

18. Кадоме аз ин асарҳо бо никоҳи Ҳусн ва Ҷил интиҳо мепазирад?

A.	«Соқинома»	C.	«Юсуф ва Зулагайҳо»
B.	«Ҷаҳоннамо»	D.	«Лайлӣ ва Мачнун»
E.	«Гулзори Ирам»		

19. «Соқинома» маснавии кист?

A.	Саъдӣ	C.	Ҷалолуддини Балхӣ
B.	Носири Ҳусрав	D.	Низомӣ
E.	Мушиғиқӣ		

20. Ин матлаъи газали кист?

Ҳаргиз нафасе шод надидам дили худро,  
Аз банди гам озод надидам дили худро.

A.	Ҳофиз	C.	Ҳилолӣ
B.	Қамол	D.	Ҷомӣ
E.	Мушиғиқӣ		

21. Дар газали «Тақсими мерос» муҳотаб кист?

A.	Падар	C.	Бародар
B.	Модар	D.	Мардум
E.	Хоҳар		

22. Матлаъи мазкур аз газали кист?

Волаи ҳусни хати голиябӯйи ту шавам,  
Ваҳ, чӣ зебо шудаӣ, бандаш рӯйи ту шавам.

A.	Ҳоғиз	C.	Ҳилолӣ
B.	Қамол	D.	Ҷомӣ
E.	Муиғиқӣ		

23. «Ҷаҳоннамо» маснавии кист?

A.	Қамол	C.	Үбайд
B.	Ҳоғиз	D.	Ҳусрав
E.	Муиғиқӣ		

24. Муиғиқӣ “Гулзори Ирам”-ро дар пайравии қадоме аз ин эҷодкорон навиштааст?

A.	Саъдӣ	C.	Ҳасан
B.	Ҳусрав	D.	Ҳоғиз
E.	Фаттоҳӣ		

25. Соли 1564 Муиғиқӣ ба қадоме аз ин шаҳрҳо рафтааст?

A.	Хуҷанд	C.	Ҳирот
B.	Хоразм	D.	Шероз
E.	Самарқанд		



## ШАВКАТИ БУХОРОЙ

*Ба худ кардам гуворо талхии  
айёмро, Шавкат,  
Ба ширинӣ даҳони морро тунги  
шакар кардам.*

Яке аз суханварони боистеъод, навпардозу борикандеш Муҳаммадисҳоқ Шавкати Бухорой аст, ки дар таърихи адабиёти тоҷик мақоми шоиста дорад. Ӯ тақрибан солҳои 20-уми асри XVII дар ҳонадони сарроф (заршинос), ки басо илмдӯсту ихлосманди шеъру адаб будааст, ба дунё омадааст. Аз ин рӯ, Шавкат ҳамаи илмҳои ҷории замонро комилан аз худ менамояд. Инчунин, нозукиҳои қасби падарро ҳам хеле хуб меомӯзад. Дере нагузашта Шавкат ҳамчун яке аз шаҳсиятҳои илмию адабии замони худ шинохта мешавад. Ӯ маҳсусан ба шеъру адаб таваҷҷуҳи бештару хубтар доштааст.

Муҳаммадисҳоқ Шавкати Бухорой баъзе ишораҳо дорад, ки гӯё аз ҷониби горатгарон зарари басо саҳти моддӣ низ диддааст ва яке аз сабабҳои тарки диёр намудани шоир гӯё ҳамин амали ноҷавонмарданаи баъзе аз муосирони ӯ будаанд. Шавкат дар як қасидаи худ мегӯяд:

*Ҷудо зи силсилаи дӯстони худ шудаам,  
Ҳаво шавад, чу ҷудо гашт нола аз занҷир.  
Матои ҳонаам азбас тамом горат ёфт,  
Қашам ба сафҳаи девори ҳона нақши ҳасир.*

Аввалин шаҳре, ки Шавкат дар он раҳти иқомат меафканад, Ҳироти бостонӣ будааст, зеро дар ин бора ҷунин ишора менамояд:

*Ранг аз гули замини Ҳирот аст фикрро,  
Худро наметавон ба замини дигар қашид.*

Шоир дар ин шаҳр аз ҷониби ҳокими он Сафиқулихони Шомлу қадршиносихо дид, ба ин лаҳзаи рӯзгораш низ баъзе ишораҳои ҷолиб мекунад:

*Тарки Ватан намудаму қадрам азим шуд,  
Гавҳар зи фавти сухбати дарё ятим шуд.*

Баъд аз ҷанде Шавкат ба Машҳад рӯйи ниёз оварда, аз тарафи вазири Ҳурисон – Мирзо Саъдулдин Муҳаммад илтифоти фаровон мебинад.

#### Чунончи:

*...Худ маро кардӣ зи барқи лутғи худ гарми сухан,  
Арзи ҳоли хешро кардам ба густоҳӣ адo.  
Ҷӯзги бепар будам ин дайри ҳаробободро,  
Аз ду дасти тарбият додӣ маро боли ҳумо.  
Андалебӣ доштам, аммо забонам гунча буд,  
Соҳтӣ аз ҳуинасимиҳо маро дастонсаро.*

Вале баъдҳо Шавкати Бухорӣ аз Машҳад ба Исфаҳон меояд, ки он ба соли 1678 иттифоқ афтодааст. Ҳамчунон аз баъзе ишораҳои шоир бармеояд, ки ўазми Ҳиндустон низ кардааст, вале ин қисмати масъала ҷандон равшан нест, зоро дар ашъори Шавкат оҳангҳои пушаймонӣ аз ин сафар баъдан ба назар мерасанд, чунончи ў мегӯяд:

*Насибам аз сафари Ҳинҷ гайри меҳнат нест,  
Касе зи мори сиёҳи раҳаш саломат нест.  
Ба бӯриёни ватан мекунам шакархобе,  
Ба маҳмали сияҳи Ҳинҷ хоби роҳат нест.*

Ё худ дар ҷойи дигар:

*Зи бас бувад сафари Ҳинҷ сурмаи овоз,  
Садо ба рафтани ранги ҳино намебошад.*

Ба ҳамин тарик, поёни рӯзгори шоир дар Исфаҳон гузашта, Шавкат тақрибан миёни солҳои 1107-1111 (солҳои 1695-1699) дар ҳамон ҷо аз ин олам гузаштааст. Мазораш дар беруни шаҳри Исфаҳон воқеъ аст.

## ЭҶОДИЁТИ ШАВКАТИ БУХОРОЙ

Аз зикри муҳтасари зиндагиномаи Шавкат бармеояд, ки ўаз Бухоро баромада, дигар ба ватанаш наомадааст. Шоир тамоми умр дар ғарбиёй зиста, дур аз диёр олами фониро тарк кардааст.

Бо вучуди азобҳои ғарифӣ, Шавкати Бухорӣ тавонистааст аз худ мероси фание бокӣ гузорад. Ӯ дар эҷоди бадеъ бо таҳаллусҳои «Нозӯк» ва «Шавкат» шеър гуфтааст. Шояд дар оғоз «Нозӯк» таҳаллус карда, баъдтар «Шавкат»-ро таҳаллуси хеш қарор дода бошад.

Мероси адабии Муҳаммадисҳоқ Шавкати Бухорӣ, ки ба сифати девони ашъор то ба имрӯз маҳфуз мондааст, аз ғазалиёт, қасоид, рубоиҳо, муфрадот, ашъори пароканда ва муқаттаот иборат мебошад. Дар девони шоир ғазал мавқеи аввалиндарача дорад, ки то 744 ғазалро ба ӯ мансуб медонанд.

Мавзӯй, мазмуну мундариҷаи ғазалиёти шоир асосан ҷанбаҳои иҷтимоӣ зиндагӣ, ҳаёт, беадолатиҳои рӯзгор, шебу фарозҳои олам, пеҷидаҳои дунёи моддӣ, нооромию бедодгариҳои мухити иҷтимоӣ, ғарibiю ранҷҳои мусофирият, нодорио тангии майшӣ, бевафоии умр, дунё, мунофиқии зимомдорони вакт, макру ҳиллаҳои зоҳирбинон, тангназарию ғаммозии одамони беақл ва ғайра мебошад. Муҳим он аст, ки дар ҳамин замине мавзӯъҳои ишқӣ ва ошӯбҳои қалбии инсон, шӯру валвалаҳои ботинӣ, эҳсосоти нозуки одамӣ ва ғайра баён шудааст. Яъне, мавзӯъҳои ишқӣ чилои аввалиндарача надоранд ва бештар оҳанѓҳои шиквоиу ҳасбиҳолӣ ба ҷойи аввал омадаанд.

Бояд гуфт, ки мавзӯъҳои иҷтимоӣ аслан барои ғазал гарониҳо пеш меоранд, vale шоир тавонистааст, ки дар баёни чунин мавзӯъҳои ҳунари худро нишон бидиҳад:

*Кучо аз модари айём осоии ҳавас бошад?  
Париданҳои рангам ҷунбии гаҳвора бас бошад.  
Гули ҷамъияти равшанидлон аз ришиши оҳ аст,  
Баёзи субҳро шероза аз тори нафас бошад.  
Ба зоҳирбинӣ азбас кор уфтодаст мардумро,  
Агар қадди касе қӯтоҳ бошад, нимкас бошад.*

Ҳадаф дар ғазали мазкур ғанимат шуморидани умр, эҳтиёткорӣ, мазаммати зоҳирбинию қӯтоҳназарӣ аст. Дар ин шеър таъбири ҳалқии «одаму дам» ба кор гирифта шудааст.

Ӯ худ дар ғазали дигар мегӯяд:

*Субҳи пириҳо расиду аҳди ҳурсандӣ намонд,  
Хондаи дандоннаморо устухонбандӣ намонд.  
Меваҳо ҷун ҳаҳли тасвираш ба шохи ҳайрат аст,  
Наҳли миҷсонро баҳоре аз барумандӣ намонд.  
Ай ки дорӣ мушти ҳокамро ба каф, посаи бидор,  
Бод тур тунд аст, то аз даст афгандӣ, намонд.  
Юсуфи моро зи бас гаштанд ихвон роҳзан,*

*Зодгоҳи Мисри мо ҷуз номи фарзандӣ намонд.  
Бар сари болини ин мушти гиёҳ, ай барқи ноз,  
Омадӣ рӯзе, ки моро бо тӯ хурсандӣ намонд.  
Чун тазарви барқ аз гарминафасҳо сӯхтем,  
Мурғи мо, Шавкат, ба доми орзумандӣ намонд.*

Дар газали боло асосан ҳасби ҳол ба тасвир омадааст. Он то андозае якҷо бо фалсафаи зиндагӣ хеле созгор ва басо ҷолиб баён шудааст. Зеро овони пирӣ бо гусели ҳамешагии аҳди барнӣ пеш омада, ба он монанд аст, ки агар қафи хок мавриди вазидани бод афканда шавад, шояд ба замин ҳеч нарасад. Аз тарафи дигар, то дараҷае авзои таърихии замон низ мувоғики муроди дили инсонҳо нест, зеро ҳолат ба он овардааст, ки бародарон роҳзану ҳасманд ва талмехан ишора ба бародарони Юсуф (а.) низ шудааст.

Инчунин, дар маркази ҳадафи эҷодкор, агар хеле ҷиддӣ зехн монда шавад, пай бурдан осон аст, ки оҳанги яъсу ноумедӣ дар симои ошиқ-қаҳрамони лирикӣ басо қавӣ садо медиҳад. Аз ин рӯ, баробари гузаштани аҳди барнӣ, хурсандӣ, барӯмандӣ, шодию нишот, баҳори умр низ аз даст раҳо мешавад.

Ҳадафи шоир пахлуи хеле нозуки дигар ҳам дорад. Яъне, шоир ба ин восита инсонҳоро ҳуҷдор медиҳад, оғоҳ менамояд, ки дар гузашти умр, сипарӣ гардидани айём дар ғафлат намонанд. Пас, қазоватҳои адаб мөҳияти ахлоқию тарбиявӣ низ доранд.

Бо дар назар доштани ҳусусиятҳои шаклӣ газали зикршуда мураддаф (калимаи намонд радифи сода), муқаффо: хурсандӣ, устухонбандӣ, барумандӣ, афгандӣ, фарзандӣ, орзумандӣ буда, қофияҳои мазкур мутлақ мебошад, зеро пас аз ҳарфи равӣ-«д», ҳарфи васл-«й» омадааст. Дар қалимаҳои қофия ҷузви «-андӣ» решай қофия буда, ҳарфи «д» равии мутлақ, ҳарфи «й» васл, ҳарфи «н» қайд мебошад. Азбаски ҳарфи равӣ – «д» бо ҳарфи дигар («й»-васл) часпидааст, чунин қофияро қофияи мутлақ меноманд. Аз нигоҳи вазн газал дар баҳри рамали мусаммани мақсур эҷод гардидааст, ки афоъили он чунин аст:

- v - - / - v - - / - v - - / - v ~

яъне, фоъилотун, фоъилотун, фоъилотун, фоъилон мебошад.

Дар газалиёти Шавкат ишқи ҳақиқӣ-ирфонӣ, илоҳӣ низ мақоми маҳсус дорад. Дар чунин газалҳо ишқ неруи тавонотарин ва ҷовидонаву муқаддас аст:

*Шер рам мекунаð аз шӯриши девонаи ишқ,  
Дидай дев бувад шамъи парихонаи ишқ.*

*Куфру ислом дар ин роҳ ду нақши қадам аст,  
Қаъба сангест зи девори санамхонаи ишқ.*

Ё худ дар ғазали дигар:

*Дар он саҳро, ки ваҳшат раҳравонро роҳбар бошад,  
Саводи манзил аз ҷаими гизолон шӯҳтар бошад.  
Талабгори Ҳудо аз ҳеитан гофил намебошад,  
Ки тори ҷода соликро ба раҳ мадди назар бошад.*

Роҳи муқаддас – тариқати солик сӯйи маърифати сулук – роҳ ба сӯи ҷовидон аст, ки дар ғазалиёти ишқии Шавкати Бухорӣ тасвир шудааст.

Дар ғазалиёти шоир хислатҳои ҳамидаи инсон: вафодорӣ, ростқавлӣ, ҷавонмардӣ, инсондӯстӣ, илмдӯстӣ, адолатҳоҳӣ, ҷуду саҳо, олихимматӣ, дурандешӣ, дилҷӯй, ҳалолкорӣ, покӣ, садоқат, лутғу эҳсон, ҳалимию меҳрубонӣ, меҳнатдӯстию хоксорӣ ва гайра сидқан васф мешавад. Баръакс, хислатҳои разила мисли: макру дурӯғ, қатлу ғорат, қӯтоҳназарию инсонбадбинӣ, кибру ғурур ҳудҳоҳио ҳавобаландӣ, фиребгарию ҳаромхӯрӣ, мансабпарастию ришваситонӣ, бевафою беномусӣ, қӯтоҳандешию суханчинӣ, нопокиу беадолатӣ ва гайра бо тамоми ҷузъиёт маҳкум карда мешавад.

**Чунончи:**

*Ҳирад осуда аз базми муҳаббат барнамегардад,  
Касе аз бешаи шерон саломат барнамегардад.  
Дами теги аҷалро шоҳроҳи оғият донад,  
Дили девонаи мо аз шаҳодат барнамегардад.*

Ҳадаф аз бешаи шерон парвариши нафси ҳайвонист, ки касе бо он рӯ биёварад, ҳатман пушаймон ҳоҳад шуд. Ҳамчунон ки аклу ҳиради инсон дар назди ишқ нотавон аст.

Ё худ аз ғазали зерин адиб қиёси содалавҳонаэро танқид карда, нигоҳи пургаразро пешрави мардум набояд кард мегӯяд, зоро дар ҳонаи оина чӣ қадар одамон қадам зананд ҳам, бесадо мебошад. Ба ҳамин монанд дар ин ғазал намунаҳои сершуморе паёпай оварда мешавад, ки андешаи байнишавандаро, яъне фикри асосии шоирро тақвият мебахшанд:

*Надонам имтиёз аз содагӣ аз дӯст душманро,  
Чароги корвон кардам тасаввур ҷаими раҳзанро.  
Касе оғаҳ зи рафтори сабуқрӯҳон намегардад,  
Садои по набошад ҳонаи оина рафтсанро,*

Як нуктай мухимро метавон таъкид намуд, ки ин ҳама танҳо ба воситаи ақидаҳои пандуахлоқии адаб мавриди арзёбӣ қарор гирифтаанд:

*Бахти бад хоҳад зи душман хуни мо,  
Теги мо бас толеи вожсуну мо.  
Офтоби хоксорӣ гаштаем,  
Нақши по-кавказ, замин-гардуни мо.*

Аксаран чунин андешаҳо бо мавзӯъҳои ишқӣ ҳамроҳ меоянд ва ба ин восита шоир ба ошиқон низ панд медиҳад. Ба ин маънӣ дар ин газали ишқӣ омадааст:

*Кард ҳусни гулруҳон комил дили девонаро,  
Партави шамъ оташи манзил бувад парвонаро.  
Нест соҳибхонаи мо гофил аз меҳмони худ,  
Аз нигоҳи мизбон бошад ҳаво ин хонаро.  
Саҳтии айём шуд роҳи начотам з-ин муҳит,  
Осиё бошад пуле аз худ гузаштан донаро.  
Баски бе лаълаш шаробам оташи ҳалкарда аст,  
Шуълаш ҷаввола донам гардиши паймонаро,  
Қомати ҳам нағси тиронро зи ҳастӣ монеъ аст,  
Ҳалқаи дум гашта занҷир ин саги девонаро.  
Хонаи танро қиёми бандагӣ дорад ба по,  
Як қади одам бувад девор ин кошонаро.  
Нарм кун дилро, фиреби неъмати алвон маҳур,  
Орд кун дар осиёе нони пухт ин донаро.*

Аслан газали мазкур ишқӣ бошад ҳам, ҳадаф дар як байт баён шудааст ва абёти дигар (ба чуз матлаъ) комилан масоили иҷтимоист, ки дар назари хонанда олами маънавии шоирро бо ҷавлони андешаҳои ў муаррафӣ месозад.

Газал мураддаф нест, муқаффост ва хеле оммафаҳму сода аст. Аз нигоҳи вазн дар баҳри рамали мусаммани маҳзуф (мақсур) эҷод шудааст, ки афоъили он чунин аст:

- v - - / - v - - / - v - - / - v - (ё - v ~)

Яъне, зебой фараҳи дил ва шамъ боиси нурбахшии кошонаи парвона аст. Ноҳамвориҳои ҳаёт боиси ҳӯшӯршавиҳост ва ин ба он монанд аст, ки донаи гандум он вақт ба мақсад мерасад, ки аз осиё гузарад ва гайра.

Шавкат низ ҷаҳонро бо дидаи ботин мебинад ва дар айни замон, дидаи зоҳирро воситае меҳисобад, ки тавассути он ба олами воқеӣ, ҳаводису рӯйдодҳо сару кор гирад. Ҳакқу ботил,

хубу бад, росту дурӯғ, фоиданоку бефоида, зиёновару безиён, раво ё нораво будани онро бояд дидай ботин қазоват бикунад:

*Ба нури дил фурӯги моҳу хуршид андаке бошад,  
Барои ҷаими ботин ҷаими зоҳир айнake бошад.  
Бувад соҳибдилонро баҳра аз огоҳии гафлат,  
Ба болидан баданро ҳобу бедорӣ яке бошад.*

Шавкати Бухорой, ки худ бисёр сафарҳо кардаву азоби турбатро умре ҷашидааст, аз ғарӣӣ нолидааст ва дар ватан будану дӯстдори ватан шуданро насиҳат мекунад:

*Ҳар қас, ки рафт аз ватан, аз умр бар нахурд,  
Фирӯза чун ҷудо зи Нишонур гашт, мурд.*

Ба назари шоир, навмединӣ боиси рӯҳафтодагию шикастагист ва шахс набояд ба яъсу ноумединӣ биафтад. Ба ин маънӣ ў мегӯяд:

*Дар шоми ғами ҳеши маро субҳи умединӣ аст,  
Гар нақши ниғин тира бувад, ном сафед аст.*

Шавкати Бухорой панд медиҳад, ки сирри дилро набояд ба ҳар қас гуфт. Зоро сир аз даҳон, ки берун шуд, паҳн мешавад ва аз ин рӯ, он набояд ба қасе гуфта шавад. Аз тарафи дигар, инсон бояд ҳудро аз тамаъ ва тамаъкорӣ нигоҳ дорад. Инчунин, мисраъҳо агар ҷуфт шаванд, байтро ташкил медиҳанд ва шоир мисраъҳо дар алоҳидагӣ ба лаб монанд мекунад. Яъне, ҳамин ки ду мисраъ ба ҳам ҷаспад, байт ҳосил мешавад. Мақсади шоир аз баҳамоии мисраъҳо ва ба ҳам омадани лабҳо пӯшида нигоҳ доштани даҳон аст:

*Ба ҳар қас во мақун банд аз забони арзи матлаҳҳо,  
Ба дандони тамаъ зинҳор макио уқдаи лабҳо.  
Сияҳбахти ҷароги аҳли дилро мекунад равшан,  
Зи мушики судаи шаб тоза гардад додги қавқабҳо.  
Кунад файзи ҳамӯйӣ соҳиби девон суханварро,  
Ба ҳам ояд ду мисраъ, ҷун ба ҳам меоварад лабҳо.*

Шавкати Бухорой дар ғазалиёти ҳеш олиҳимматӣ, назарбаландӣ, бетамаъӣ, ҳудшиносӣ ва дигар сифатҳои некро тарғиб намуда, ҷидду ҷаҳд ва саъи талошро сабабҳои расидан ба ин ва ё он мақсад медонад:

*Мӯраму то нақунад миннати ҷарҳам помол,  
Пар баровардаму аз дасти Сулаймон рафтам.  
Ҷун манеро нағузоранд зи каф аҳли қарам,  
Нақди ҳиммат шудам, аз дасти Қаримон рафтам.  
Бод ҳокам ба сар, оташи ба дилу об ба ҷаим,  
Ки зи тавфи дари султони Ҳуросон рафтам.*

Шоири тавоно Шавкати Бухорой ҳатто аз баъзе сифатҳои қалам шиква мекунад, ки қалам ба ҳарфи ҳар кас гӯш медиҳад ва ба амру фармони ҳар кас сар мениҳад.

Ё худ барои шоир сарфи бехуда дар муқоиса бо даромади бемасриф, яъне даромаде, ки ба хотири ғункунӣ гирдоварӣ карда мешавад, баробар мебошад.

Ӯ мегӯяд:

*Чун қалам ангушт нағзорам ба ҳарфи ҳеч кас,  
Нест кам аз ҳарҷи бечо пеши ман даҳли баҷо.*

Шоир барои ба даст овардани ризқу рӯзӣ, комёб шудан аз ҳаёт, хуш гузаронидани умр, саъйу қӯшиш ва сафар кардану ҷаҳон диданро тавсия менамояд:

*Ба гетӣ то ба кай маҳбус бошиӣ, сайри олам кун,  
Бувад як ҷо нишастан то камар зери замин будан.*

Яъне ба ақидаи Шавкати Бухорой, шахсе, ки ба ҷое сафар намекунад, мисли маҳбус аст, ки ба ҷуз ҷойи зисташ ҷоеро намебинад. Дар ин муносибат инсонро ба ҳуршед нисбат медиҳад, ки касе аз инсонҳо ба офтоб наметавонад бигӯяд, ки имрӯз бираав ва ё фардо рав. Ҳуршед аз сабаби пайваста дар сафар буданаш саҳоватманду нафърасони ҳама кас ва ҳар чиз аст. Аз ин рӯ, шоир сафарро тарғибу ташвиқ менамояд.

Хунари шоирии Шавкати Бухорой, маҳсусан, дар эҷоди ғазал ба назар мерасад. Ҳатто ҳуди шоир хунарманд ва устод будани хешро дар рӯзгораш ҳис карда будааст, зоро дар як қатор шеърҳои ҳуд ба ин масъала ишора дорад. Шавкати Бухорой то андозае ҳудро хотиматушшуаро ном мебарад ва бо ишора ба ин масъала мегӯяд:

*Мешавад маҳбус чун гул маънии рангин зи ман,  
Ҳамчу ман, Шавкат, куҷо ҳаррофарин пайдо шавад?!*

Шавкати Бухорой шоирест, ки комилан дар сабки ҳиндӣ ғазал сурудааст ва умуман дар ин сабк эҷод кардааст. Маълум аст, ки дар давраи сабки ҳиндӣ ғазал нисбат ба дигар анвои адабӣ рушди бештар доштааст. Зоро таркиби асосии девонҳои шоирони дар ин сабки адабӣ эҷодкарدارо агар варактардон намоем, мебинем, ки асосан ҳамаи онҳо ба ғазал рӯ овардаанд. Аз ин рӯ, Шавкат низ асосан, ғазал эҷод намудаву маҳз дар ин жанр қувваозмӣ кардааст. Ҳатто ифтихороти шоирии ӯро худаш дар эҷоди ғазал медонад.

Шавкати Бухорой бо ишора ба ин маънӣ чое мегӯяд:

*Лаззат зи ворасидани шеърам барад адӯй,  
Ангушиш чун ниҳад ба ҳадисам, асал хурад.*

Шавкат ҳатто шоирони нисбатан машхуру шинохтаи сабки хиндӣ: Нозиму Носиралӣ ва Соибро дар сатхи хуб қабул намекунад ва эҷодиёти онҳоро аз ашъори худ поинтар медонад. Албатта, ин қазоват муболигавӣ бошад ҳам, як андоза бехуда нест.

Чунончи мегӯяд:

*Бо парешонихтилотон ошнӣ мушкил аст,  
Шона ҷаври аррабо аз баҳри гесӯ мекашад.  
Нозиму Носиралӣ, Соиб надоранд ин намак,  
Шавкати нозуксухан мӯ аз дили мӯ мекашад.*

Шоир ин чо ҳунари нозуксуханию адои ширини эҷодии худро мавриди баён қарор додааст. Аз тарафи дигар, албатта ҳунари ў дар эҷоди бадеъ баробари Соиб набошад ҳам, дар ҳар сурат ғазали бохунаронда мегӯяд. Ба назари Шавкати Бухорой, шеъри ў сухани мукарарию одӣ, ки дорои вазну қофия ва радиф бошад, нест, балки он порае аз дили эҷодкор аст. Чун дар урфият фарзандро ҷони ширин мегӯянд, пас, ба назари ин шоир низ шеър фарзанди эҷодкор аст.

Ба ин маънӣ ў мегӯяд:

*Зи баски маънии ў лаҳти дил бувад, Шавкат,  
Чу шеърҳои ту бишкофтанд, ҳун омад.*

Ҳолати эҷод аз нигоҳи Шавкат, муҳлати тӯлонии умри эҷодкор аст. Яъне шеъри хуб созгор омадани он бо рӯзгори воқеист. Ў агар шеъри асил эҷод кунад, аввал намунаи насрини онро эҷод карда, пас онро ба риштаи назм мекашад:

*Кори осон набувад маънии равшан бастан,  
Наср то назм шавад, об гӯҳар мегардад.*

Дуруст аст, ки ў дар эҷоди ғазал асосан ба Толиби Омулӣ пайравӣ кардааст ва дар иртибот ба ин ишораҳо низ дорад.

Чунончи:

*Хост, то равшан кунад Шавкат ҷароғи табъро,  
Равгани маънӣ зи хоки Толиби Омул қашид.*

Ба назари Шавкати Бухорой, ба эҷоди шеър рӯ овардани эҷодкор ба олами зебоӣ, ба дунёи сернакҳату рангини ҳаёт, ҷаҳони гуворову рӯзгори ширин низ ҳаст. Мақсади адаб дар ин ҳолат бори эстетикӣ кашидани суханварӣ, моҳияти зебоиғарии қаломи бадеъ мебошад.

Чунончи, дар ин байт гуфтааст:

*Пеши мо фикри сухан сайри гулистан кардан аст,  
Лафзро аз ранги маъни гул ба домон кардан аст.*

Дар ҳар сурат шеъри Шавкати Бухорӣ асосан шеъри ҳикмат, сухани андарзогин, каломи пандунасиҳатист:

*Наишъаи фикрам дигар, Шавкат, ба мавҷи ҳикмат аст,  
Хиши хум бояд ба магзи фикри Афлотун задан.*

Калимаҳо, таъбири ибораҳое, ки Шавкат ба кор мебарад, дар алоҳидагӣ қариб, ки мушкил надоранд ва оммафаҳму одиянд. Онҳо танҳо дар матн моҳиятан мураккабу мушкилфаҳмтар мешаванд:

*Карда наzzораи рӯйи ту зи бас ҳайронам,  
Оби оина ба домон чакад аз мижғонам.*

Дар ин байт калима, ибораи душворфаҳме нест. Яъне, ҳамаи калимаҳо аз нигоҳи маъни лугавӣ ҳеч мушкиле надоранд. Аммо мазмуни байт то андозае дастнорас аст, зоро калимаҳо дар матн ҷилваҳои гуногуни маънӣ гирифтаанд. Манзур ҳичрон аст. Назораи рӯ, ҳайрон будан киноя аз ёд овардани ҷекраи маҳбуба буда, оби оина, ҷакидан ба домон аз мижғон нола аз фирӯзӣ ҳичрон аст. Оби оина - сӯзиши дил, ба мижғон омадани ашк - ҳузну ғусса ва нола буда, ба домон афтодани он - ғенатиҷа, бесамар сомон ёфтани кори ошиқ аст.

Умуман, Шавкати Бухорӣ шоири хуб аст ва маҳсусан дар эҷоди газал табии нисбатан саршор дорад. Омӯзиши эҷодиёти ўтаҳкику фарогирии ҷузъе аз тафаккури бадеии ҳалқи тоҷик дар асри XVII, ҳудшиносӣ ва таърихи ниёғон дар он рӯзгорон аст. Аз тарафи дигар, ғанои таркиби лексикии забони тоҷикӣ ба ҳунари сухансанҷии ҳаммиллатон дар ин аср ба шумор меравад.

## САВОЛ ВА СУПОРИШҲО

1. Овони тифлӣ ва ҷавонии Шавкати Бухорӣ ҷӣ гуна гузаштааст?
2. Сабаби ҷалои диёр намудани Шавкат дар ҷист?
3. Мероси адабии Шавкати Бухорӣ аз ҷиҳо иборат аст?
4. Мавзӯъ, мазмун ва мундариҷаи гоявии газалиёти Шавкатро баён қунед.
5. Газали «Субҳи тириҳо расиду аҳди ҳурсандӣ намонд» ба қадом мавзӯъ баҳшида шудааст?
6. Мазмун ва мундариҷаи газали «Дар он саҳро, ки ваҳшат раҳравонро роҳбар бошад»-ро баён қунед.
7. Шавкат дар эҷоди газал ба қадом шоирони гузашта таваҷҷӯҳ зоҳир кардааст?
8. Мақом ва пояти шоирӣ Шавкат дар таърихи адабиёт дар қадом сатҳ аст?

## ҚОФИЯ ВА РАДИФ

Қофия калимаи арабӣ буда, маънии лугавияш пушти сар, охири ҳар чиз, азпайраванда мебошад. Дар забони тоҷикӣ баъзеҳо калимаи пасованд (шакли муҳаффафи он пасванд) - ро ба маъни қофия ба кор бурдаанд. Шоири асри ёздаҳ - Лабибӣ мегӯяд:

*Ҳама ёва, ҳама хому ҳама суст  
Маъонӣ аз ҷакова то пасованд.*

Дар илми забоншиносӣ пасовандро ба маъни пасоянд - як ҳиссаи охири калима, ки маъни онро тағиیر медиҳад, низ кор мефармоянд. Ба маъни истилоҳӣ калимаҳои ҳамшакл, ҳамоҳанг ё ҳамвазнеро қофия меноманд, ки дар бештари мавридҳо дар охири мисраъҳои шеър омада, вазн ва оҳангнокии онро муайян месозад. Масалан, «дод»-у, «бод»-у, «шод»-у, «род» ва «даст»-у «раст»-у «ҳаст» ва ғайра.

Мисол:

*To нагиряд абр, кай хандад чаман,  
To нагиряд тифл, кай нӯшад лабан.*

ё ки:

*Az қаҷӣ афтӣ ба каму костӣ,  
Az ҳама гам расਤӣ, агар ростӣ.*

Дар байти аввал калимаҳои «чаман» ва «лабан», дар байти сонӣ калимаҳои «костӣ» ва «ростӣ» қофия шудаанд. Сабаби асосии ҳамқофия шудани ин калимаҳо дар он аст, ки дар таркиби калимаҳои «чаман»-у «лабан» ду ҳарфи ҳамсон - «-ан» ва дар таркиби калимаҳои «костӣ»-ю «ростӣ» чор ҳарфи ҳамсон «-остӣ» омадаанд.

Барои донистани илми қофия бояд ду мағҳуми асосӣ: калимаи қофия (ё калимаҳои қофия) ва решай қофијро ҳамеша дар хотир нигоҳ дошт. Калимаҳое, ки ба вазифаҳои қофия меоянд, калимаҳои қофия ё калимаи қофия, ҳарфҳои ҳамсони калимаҳои қофијро решай қофия меноманд.

Масалан, дар ин байти Фирдавсӣ:

*Яке бандагӣ кардам, ай шаҳрӯр,  
Ки монад зи ман дар ҷаҳон ёдгор.*

калимаҳои «шаҳрӯр» ва «ёдгор» қофия буда, ҷузвҳои «-ӯр»-у «-ор» решай қофия мебошанд.

Дар ин байти Ҳофиз:

*Ман бандай он касам, ки шавқе дорад,  
Дар гардани худ зи ишқ тавқе дорад.*

«шавқе» ва «тавқе» калимаҳои қофия буда, ҷузви «-авқе»-и ҳарду калимаи қофия решай қофия аст. Агар шумо ба ин мисолҳо дикқат карда бошед, мебинед, ки қофия аз маҷмӯи ҳарфҳо соҳта мешавад. Барои ҳамин аксари адабиётшиносон қофияро аз як ҳарф иборат донистаанд ва онро р а в й ном додаанд.

Равӣ низ аз калимаи арабии риво (ресмоне, ки бо он бори уштурро банданд) гирифта шудааст. Дар илми қофия охирин ҳарфи решагии калимаи қофияро р а в й номидаанд. Яъне мисли он ки бори уштур бо ресмон баста мешавад, то ки он наафтад, тамоми байтҳои шеър ба ҳарфи равӣ вобастагӣ дорад. Ҳарчанд қофияро як ҳарф донистаанд, аммо дар асл ҳашт ҳарфи дигар тобеи он мебошад, ки дар маҷмӯъ нуҳ ҳарфро ташкил медиҳад. Он нуҳ ҳарф инҳоянд: таъсис, даҳил, ридф, қайд, равӣ, васл, хурӯҷ, мазид ва нойира.

Дар боло таъкид кардем, ки бояд ду мағҳуми асосӣ - к а л и м а и (калимаҳои) қ о ф и я в а р е ш а и қ о ф и я р о м о ҳамеша дар хотир нигоҳ дошта бошем. Ин гуфта чунин маънӣ дорад, ки ҳар ҳарфи решай қофия номи маҳсус дорад.

Мисол:

*Фоши мегӯяму аз гуфтаи худ дилишодам,  
Бандай ишқаму аз ҳар ду ҷаҳон озодам.*

(Ҳофиз)

Дар ин байти Ҳофиз «дилишодам» ва «озодам» калимаҳои қофия ва ҷузви «-одам» решай қофия мебошад. Дар ин решай қофия се ҳарф (о, д, м) ва як ҳаракат (а) омадааст ва ҳар кадоми онҳо ном доранд. Мувофики қоидай илми қофия, дар ин решай қофия ҳарфи «о» ридфи муфрад (садоники дарозест, ки дар қофия пеш аз равӣ меояд), ҳарфи «д» р а в и и м у т л а қ (равие, ки бо ҳарфи в а с л часпида бошад, яъне баъди ҳарфи равӣ ҳарфи дигаре омада бошад), садоники кӯтоҳи «а» м а ҷ р о (харакатест, ки баъди равӣ омада, онро бо ҳарфи в а с л мепайвандад, одатан садоники кӯтоҳи «а» ба вазифаи мачро меояд) ва ҳарфи «м» в а с л (ҳарфест, ки баъди равӣ меояд) мебошанд.

Аз ин нуҳ ҳарф чортой он (таъсис, даҳил, ридф, қайд) ҳамеша пеш аз ҳарфи равӣ ва чортой дигараш - васл, хурӯҷ, мазид ва нойира ҳамеша баъди равӣ меоянд. Донишманди аспи 15, муаллифи «Ҷамъи муҳтасар» - Ваҳиди Табрезӣ ҳарфҳои қофияро дар ин китъа ба назм даровардааст, ки кори хонандаро хеле осон менамояд:

*Қоғия дар асл як ҳарф асту ҳашт онро табаъ,  
Чор пешу чор пас, он нүқта, инҳо дойира:  
Ҳарфи таъсису дахилу ридфу қайд, он гаҳ равӣ,  
Пас аз он васлу хурӯҷ асту мазиду нойира.*

Радиф низ калимаи арабист, маънии лугавияш ду ё якчанд чиз, ки дар паҳлу ҳам ё паси ҳам омада бошанд, ҳамсаф, ҳамсафар. Инчунин, касеро гӯянд, ки дар асп, шутур ё ҳар баъди чилавдор савор шуда бошад. Ба маънии истилоҳӣ радиф калима ё ибораест, ки дар бештари мавридҳо баъди қоғия аз аввал то охири шеър ба такрор биояд.

Мисол:

*Ай бод, бӯйи Юсуфи дилҳо ба мо расон,  
Як навбар аз баҳори дили мо ба мо расон.  
Аз зулфи ў чу бар сари зулфаши гузар кунӣ,  
Пинҳон бидузд мӯеву пайдо ба мо расон.*

*(Хоқонӣ)*

Дар ин шеър калимаҳои «дилҳо», «мо» ва «пайдо» қоғия буда, ибораи «ба мо расон», ки дар ҳар се мисраъ тақрор омадааст, радиф аст.

Радиф ва қоғия латофати табъ, ҷазолати сухан ва ягонагии зеҳни шоирро хубтар намуда, барои дилкашу зебо шудани шеър аҳаммияти маҳсус дорад. Радиф метавонад, ки як калима бошад, мисли ин ду байти Парвини Эътисомӣ:

*Сару ақл гар хидмати ҷон кунанд,  
Басе кори душвор осон кунанд.  
Бихоҳанд гар дидаву дил зи оз,  
Басо ҷарҳоро, ки арzon кунанд.*

Дар чор мисраъи боло калимаҳои «ҷон», осон» ва «арзон» қоғия буда, калимаи «кунанд» радиф мебошад.

Гоҳе радиф қисми зиёди мисраъи шеърро ташкил медиҳад ва ҳатто дар мисраъе як калима ба вазифаи қоғия омада, бокии калимаҳо ҳама радиф.

Мисол:

*Биё, ки хонаи дил бе руҳи ту нур надорад,  
Даро, ки хонаи дил бе руҳи ту нур надорад,  
Зи хонаи дили ман нури руҳ дарег надорӣ,  
Чаро ки хонаи дил бе руҳи ту нур надорад.*

Дар абёти боло калимаҳои «биё», «даро» ва «чаро» қоғия, калимаҳои бокии мисраъҳо ҳама радифанд.

Шеъре, ки радиф дорад, мураддаф меноманд. Дар таърихи адабиёти классикии форс-точик ашъори шоирони гуногунро, ки ба радифи мувофики ҳамдигар гуфта шудаанд, чамъ оварда «Радоиф-ул-ашъор» ном ниҳодаанд.

Дар баробари қофия ва радиф дар байни ахли адаб мағхуми ҳочиб ва маҳчуб хеле маъмул аст.

Ҳочиб низ калимаи арабист, маънояш монеа, пардадор, дарбон буда, дар истилоҳи адабиётшиносӣ калимае бошад, ки пеш аз қофия дар ҳар мисраъ оварда шавад, мисли он ки радифро баъди қофия оранд. Дар бештари мавридҳо ҳочиб дар байни қофияттан (ду қофия) меояд.

Мисол:

*Ай шоҳи замин, бар осмон дорӣ таҳт,  
Суст аст адӯ, то ту камон дорӣ саҳт.  
Ҳамла сабук орию гарон дорӣ раҳт,  
Пирӣ ту ба донишу ҷавон дорӣ баҳт.*

Дар ин рубоии Муиззӣ калимаҳои «осмон»-у «таҳт», «камон»-у «саҳт», «гарон»-у «раҳт» ва «ҷавон»-у «баҳт» қофиятайн буда, калимаи «дорӣ» ҳочиб мебошад. Шеъре, ки дар он ҳочиб омадааст, маҳчуб меноманд, аз ин рӯ, рубоии боло рубоии маҳчуб аст.

Шеъре, ки дар он қофияву радифу ҳочиб омадаанд, дилкашу зебо буда, ба зеҳни хонандаву шунаванда хеле хуш менамояд.

Қофия дар адабиёти классикии форс-точик аз воситаҳои асосии шакли шеър буда, вобаста ба тарзи қофиябанӣ навъҳои шеърро (ғазал, қасида, қитъа, маснавӣ, мусаммат ва ғайра) чудо мекунанд. Масалан, тарзи қофиябандии маснавӣ ба сурати: аа, бб, вв, гг; тарзи қофиябандии ғазалу қасида ба сурати: аа, ба, ва, га; тарзи қофиябандии қитъа ба сурати: аб, вб, гб, ғб мебошад.

Мисол барои маснавӣ:

*Пай афкандам аз назм коҳе баланд,  
Ки аз боду борон наёбад газанд.*

(Фирдавсӣ)

Калимаҳои «баланд»-у «газанд» қофия буда, ҷузви «-анд» решай қофия аст, ки садоноки қӯтоҳи «а» ҳазв (ҳаракате, ки пеш аз ҳарфи қайд меояд), ҳарфи «н» қаъид (ҳамсадоеро гӯянд, ки пеш аз ҳарфи равӣ меояд), ҳарфи «д» ро виши мӯқад (равиеро гӯянд, ки ба ҳарфи ва сал начаспидааст) мебошад.

Мисол барои қитъа:

*Гиле хушибӯй дар ҳаммом рӯзе*

*Расид аз дасты маҳдуме ба дастам.  
Бад-ӯ гуфтам, ки мушкӣ ё абириӣ,  
Ки аз бӯйи диловези ту мастам.  
Бигуфто: «Ман гиле ноҷиз будам,  
Валекин муддате бо гул нишастанам.  
Камоли ҳамнишин бар ман асар кард,  
Вагарна, ман ҳамон хокам, ки ҳастам».*

*(Саъди)*

Дар ин қитъаи Саъдӣ қалимаҳои «дастам», «мастам», «нишастанам» ва «ҳастам» қофия буда, ҷузви «-астам» решай қофия мебошад. Дар ин решай қофия садоноки кӯтоҳи «а» ҳазв, ҳарфи «с» қайд, ҳарфи «т» равии мутлак, садоноки кӯтоҳи «а» маҷро ва ҳарфи «м» васл аст.

Дар баъзе китобҳои адабиётшиносӣ таъкид шудааст ва баъзе муҳаққикон дар ҳаминақидаанд, китарзи қофиябандии қитъа мисли ғазалу қасида низ ҳаст, яъне гӯё қитъаҳое вуҷуд доранд, ки байти аввал ва мисраъҳои ҷуфти байтҳои дигари қитъа ҳамқофияанд (мисли аа, ба, ва, га). Чунин ақида дар мавриди қофиясозии қитъа ҳеч гуна асоси илмӣ надорад, зоро тафовути ғазалу қасида аз қитъа фақат дар тарзи қофиябандии онҳо ҳасту бас.

Байти аввали қитъа ҳамқофия (мусарраъ) нест, аммо байтҳои аввали ғазалу қасида ҳамқофияанд, яъне мусарраанд. До нишманди бузурги асри сездаҳи форс-тоҷик Шамси Қайси Розӣ дар китоби «Ал-муъҷам» менависад: «Ҳар қасида, ки матлаи он мусарраъ (ҳамқофия) набошад, агарчи дароз бувад, онро қасида нахонанд ва исми қасида бар он итлоқ накунанд (надиҳанд)». Азбаски байти аввали қитъа ҳамқофия (мусарраъ) нест, гоҳе онро ғазал ё қасидаи сарбурида низ мегӯянд.

Барои мисол чанд байти қасидаи «Лучҷат-ул-асрор»-и Ҷомиро меорем, ки дар ҷавоби қасидаи «Дарёи аброр»-и Ҳусрави Дехлавӣ гуфтааст:

*Кунгури айвони шаҳ, к-аз коҳи Кайвон бартар аст,  
Рахнаҳо дон, к-аши ба девори ҳисори дин дар аст.  
Чун саломат монаҳ аз тороҷ нақди ин ҳисор?  
Посбон дар хобу бар ҳар рахна дӯзде дигар аст.  
Чист зарри ноб? Рангин гашта хoke з-офтоб,  
Ҳар кӣ кард афсар зи зарри ноб, хокаши бар сар аст.  
Гар надорад симу зар доно, манех номаши гадо,  
Дар барааш диг баҳри дониши в-ӯ шаҳи баҳру бар аст...  
Мар бувад панҷоҳу чун омад ду мар абёти он,  
Дар сафову муҳкамӣ шояд, ки гӯйӣ мармар аст.*

Худи қасида аз сад байт (дусад мисраъ) иборат буда, мо барои мисол панҷ байти онро овардем. Қасида дар баҳри Рамали мусаммани мақсур (ё маҳзуф) эҷод шуда, калимаҳои «бартар», «дар», «дигар», «сар», «бар» қофия буда, ҷузви «-ар» решай қофияро ташкил медиҳад, ки садоноки кӯтоҳи «а» та в ҷеҳ ва ҳамсадои «р» равии музӯзи мебошанд.

Мисол барои мусаммати мусаллас:

*Монанди сабо хезу вазидан дигар омӯз,  
Домони гулу лола қашидан дигар омӯз,  
Андар дилаки гунча ҳазидан дигар омӯз!*

*Мӯина ба бар кардию бе завқ тапидӣ,  
Он гуна тапидӣ, ки ба ҷое нарасидӣ,  
Дар анҷумани шавқ тапидан дигар омӯз.*

*Коғир дили овора дигарбора ба ў банд,  
Бар хеш қушио дидаву аз гайр фурӯ банд,  
Дидан дигар омӯзу надидан дигар омӯз...*

Дар ин мусаммати мусалласи Муҳаммад Иқбол калимаҳои «варзидан», «кашидан», «хазидан»-и банди аввал ва калимаи «тапидан»-и банди дуюм ва калимаи «надидан»-и банди сеюм қофия буда, ҷузви «-идан» решай қофия мебошад, ки ҳарфи «и» ридфи муфрад (ё аслӣ), ҳарфи «д» равии мутлақ, садоноки кӯтоҳи «а» мачро ва ҳарфи «н» васл аст. Худи қофия қофияни мутлақ аст, зеро ҳарфи равӣ («д») бо ҳарфи васл («н») часпидааст. Дар банди якуми мусаммати мусаллас, дар мисраҳои сеюми бандҳои дуюму сеюм калимаҳои «дигар омӯз» такроран омодаанд, ки радиф мебошанд. Дар банди дуюми ин мусаммати мусаллас калимаҳои «тапидӣ» ва «нарасидӣ» қофия буда, ҷузви «-идӣ» решай қофияро ташкил медиҳанд. Дар ин решай қофия ҳарфи «и» ридфи муфрад, ҳарфи «д» равии мутлақ ва ҳарфи «й» васл мебошанд. Дар банди сеюм калимаҳои «ӯ» ва «furӯ» қофия буда, решай он аз як ҳарф - «ӯ» иборат шудааст, ки он ҳарфи равии муқайяд аст. Калимаи «банд» дар ду мисраи ин банд такрор шуда, радифи онро ташкил додааст. Ҳамин тариқ, дар ин мусаммати мусаллас ба ҷуз мисраҳои якуму дуюми банди дуюм тамоми мисраҳои дигар дорои радифанд, барои ҳамин, мо метавонем ин мусаммати мусалласро мусаммати мусалласи мураддаф номем.

## САВОЛ ВА СУПОРИШҲО

1. Қофия чист?
2. Маънои лугавӣ ва истилоҳии радифро гӯед.

3. Муносибати қофия ва радиф дар чӣ зоҳир мешавад?
4. Мураддаф бо радиф чӣ муносибат дорад?
5. Ҳарфҳои асосии қофияро номбар кунед.
6. Калимаи қофия ва решави қофия аз қадом ҷиҳат аз ҳам фарқ мекунанд?
7. Чаро ҳарфи равиро аз ҳарфҳои асосии қофия медонанд?
8. Тафовути қофияни муқайяд ва қофияни мутлақро фаҳмонед.
9. Байтэ биёред, ки дар он қофияни муқайяд омада бошад.
10. Қофия ва радифи байти зерро ёбед:  
Ба ёрони кӯҳан ёрӣ накардӣ, Ҷадал кардӣ, вафодорӣ накардӣ.
11. Вазифаҳои бадеии қофия ва радифро баён кунед.

### САВОЛНОМАИ ТЕСТИ

1. Аввалин шаҳре, ки Шавкати Бухороӣ аз ватан ба он ҷо сафар кардааст, қадом аст?

A.	Хуҷанд	C.	Дехлӣ
B.	Исфаҳон	D.	Шероз
E.	Хирот		

2. Пойёни рӯзгори Шавкати Бухороӣ дар қадомин шаҳр сипарӣ шудааст?

A.	Хирот	C.	Шероз
B.	Балх	D.	Машиҳад
E.	Исфаҳон		

3. Шавкати Бухороӣ бо қадом таҳаллусҳо эҷод кардааст?

A.	«Ҳомӯши», «Ҳамӯши»	C.	«Ҷомӣ», «Фонӣ»
B.	«Ҳусрав», «Шавкат»	D.	«Ҳуҷҷат», «Носир»
E.	«Нозуқ», «Шавкат»		

4. Байти зеринро кӣ гуфтааст?

Лаззат зи ворасидани шеърам бараф адӯ,  
Ангушт ҷун ниҳад ба ҳадисам, асал ҳӯрад.

A.	Ҳофиз	C.	Ҷомӣ
B.	Қамол	D.	Мушиғиқӣ
E.	Шавкати Бухороӣ		

## САЙИДОИ НАСАФӢ

*Дар фикри дона мӯрчае  
бӯд даргузар,  
Омад ба шеру гуфт, ки:  
    Ай Рустами замон!  
Аз иттифоқи мӯрчагон  
    гофилӣ магар,  
Варна, чаро ҳақиҷ  
    шуморию нотавон?*



Насаф мулки ободе буд. Дар он диёр аз касбҳои ҳунармандӣ пешай бофандагӣ ривоҷ дошт. Бофандагон, ки барои мардум либосворҳои арzonбаҳое тайёر мекарданд, дар он рӯзгор соҳибиззат буданд. Касби бофандагӣ меҳнати душворро талаб мекард. Бесабаб нест, ки ҳалқ бо дили пурдард дар бораи саҳтию душвориҳои бофандагӣ сурудҳо эҷод кардааст:

*Дилакам зардоб шуд аз чаҳ-чақи бофандагӣ,  
Чашмакам пуроб шуд аз риштаҳои кандагӣ.  
Аз саҳар то шом почак мезанам дар чаҳ-чаҳак,  
Қоматам дар тоб шуд аз кору бори зиндагӣ.*

Миробид Сайидои Насафӣ барои таъмини рӯзгори хеш пайваста нозукиҳои касби меросии бофандагиро меомӯзад ва дар баробари касбомӯзӣ дар мактаб низ таҳсил мекард. Ин буд, ки тадриҷан ҳатту савод бароварда, эҷодиёти пешиниёнро меомӯҳт. Ашъори Сайдӣ, Ҳусрави Деҳлавӣ, Ҳасан, Ҳофизу Камол ва бисёр дигаронро ҳифз мекард ва худ низ аҳён-аҳён шеър мегуфт. Муҳабbat ба мероси маънавии гузаштагон, санъати волои суханварӣ, ҳунари нотакори ҳар як эҷодкор ӯро мафтун намуда буд. Ҳамин дилбастагӣ ӯро водор соҳт, ки роҳи Бухороро пеш гирад. Ӯ ба Бухоро омада, таҳсили олии худро дар мадрасаи Лаби Ҳавзи Нодир – девонбегӣ пеши олимону донишмандони бузурги замон давом медиҳад. Пас аз дарс Сайидо бештари вакти худро барои омӯхтани ашъори пешгузаштагону муосиронаш сарф намуда, нозукиҳои қаломи бадеъ, сирри ҳунари эҷодро меомӯҳт.

Илова бар ин, ба табақаҳои ҳунарманди чомеаи онрӯзai Бухоро пайваста дар иртибот буд. Аз миёни тоифаи мазкур дӯстони зиёде пайдо мекунад ва он ёрону дӯстонаш дар мавридҳои зарурӣ ба Сайидо ёрии моддӣ мерасонанд, то ки ў таҳсилашро давом дихад. Чунин вазъи зиндагӣ имкон дод, ки Сайидо Насафӣ таҳсили мадрасаро бомуваффақият ба анҷом расонад ва дар айни замон маҳорати суханварию нуктасанҷии худро такмил дихад ва беш аз ин дар ҳаёти адабии шаҳр ширкат варзад.

Баъдтар ҳаёти оилавӣ Сайидо Насафиро маҷбур месозад, ки дар рӯзгори ҷавонӣ пешаи боғандагиро давом дихад. Ў дар ғазали «Мекунам боғандагӣ» аз ноҷӯриҳои аҳди худ шикоят менамояд:

*Дар баҳор аз фоқа ранги заъфарон бошад маро,  
Пораҳо бар дӯши аз барги ҳазон бошад маро.  
Баҳри рӯзӣ мекунам боғандагӣ чун анкабут,  
Хона ҳамчун дорбоз аз ресмон бошад маро.  
Гаштаам аз фоқа ҳамчун тири бепар гӯшагир,  
Хонаҳои ҳушику ҳолӣ чун камон бошад маро.  
Чун фалак аз меҳру маҳ бар суфра дорам нони қоқ,  
Рӯзу шаб шармандағӣ аз обу нон бошад маро.*

Сайидо Насафӣ бо мақсади раҳоёбӣ аз мушкилоти рӯзгор бо баъзе соҳибмансабони замонаш Ҳочидодҳоҳ ва Рахимбӣ Юз наздикӣ пайдо мекунад. Шоир ҳатто дар васфи ҳокимони давр Абдулазизхону Субҳонқулихон ва Убайдуллоҳхон бо нияти дарёфти инъому эҳсон ҷандин шеър менависад. Сайидо Насафӣ ашъори ҳадафноки мадҳии худро камарзиш дониста, ба ин восита аз миёни сарватмандону соҳибмансабон дигар муттакочӯю мураббикобӣ намекунад, зеро ба ў асрори дарбору дарбориён то андозае ошкор мегардад, ки зимомдорони давр камҳираду бедонишанд. Аз ин рӯ, дур будан аз эшонро авлотар медонад.

Ин аст, ки шоир мегӯяд:

*Дар аҳди мо ривоҷ ба аҳли ҳунар намонд,  
Имрӯз обрӯй ба лаълу гӯҳар намонд.  
Аз ҳеч ҳонае набарояд садои ҷуд,  
Дар рӯзгори мо зи каримон асар намонд.  
Гардуни сиғла беҳунаронро ривоҷ дод,  
Азбаски эътибор ба соҳибҳунар намонд.*

Ҳол он ки ашъори Сайидо дар замони худи ў на танҳо дар сарзамини Мовароуннаҳру Ҳурросон, ҳатто дар қаламрави Эрону Ҳиндустан паҳн гардида буд.

Шоир ба ин маънӣ чунин мегӯяд:

*Ба мулки Исфаҳону Ҳинд меҳонанд ашъорам,  
Зи Туркистонаму ҳаргиз надорам эътибор ин ҷо.*

Чун зимомдорон аз ахли шеъру адаб, илму фарҳанг қадршиносӣ намекарданд, бисёре аз фарҳангии замони шоир ҷалои диёр карда буданд ва бештари онҳо ба сарзамини Ҳинд мерафтанд.

Шоир ба ҳолати мазкур чунин ишора менамояд:

*Ҳамраҳон рафтанду ман по дар ватан дорам ҳанӯз,  
Такя чун сурат ба девори бадан дорам ҳанӯз.*

Аз як тараф, заъфи пирию дурии роҳ ва аз тарафи дигар, бебизоатию танғастӣ ба шоир имкони сафар карданро намедод, ки азми сафари Ҳиндро ихтиёර бикунад:

*Аз тиҳидастӣ чу сарви бог поям дар гил аст,  
Рахт мебандам, агар зоди сафар бошад маро.*

Кӯшишу такопӯҳои Сайидо бенатиҷа поён ёфт ва ин ҳолатҳо шоирро рӯҳан азият медод. Ин буд, ки шоир раҳой аз ин ҳолати пешомадаро дар гӯшанишинӣ, канорачӯй пайдо кардан хост ва ин роҳро низ пеш гирифт. Муддате узлатшинӣ намуд.

Гӯшанишинӣ аҳволи Сайидо Насафиро боз ҳам вазнинтар, ҳолоти рӯҳии ӯро заъифтар намуд.

Чуноночи, шоир мегӯяд:

*Он ки мегиряд ба ҳолам, ҷаими хунини ман аст,  
В-он ки бардорад сарам аз хок, болини ман аст.*

Ин буд, ки шоир аз рӯйи эҳтиёҷоти рӯзгор боз рӯ ба миёни мардум меорад ва ғалати худро фаҳмида, дар як муддати кӯтоҳ ислоҳ менамояд:

*Ҳосил нашуд зи гӯшанишинӣ муроди ман,  
Худро зи хона бар сари бозор мекашам.*

Ӯ на танҳо азоби эҷодиро аз сар мегузаронду тоқат менамуд, балки меҳнати ҷисмонӣ – боғандагӣ мекард ва дар ин роҳ худро ба Фарҳоди Кӯҳкан ҳамсангу монанд медонист.

Ба ин маънӣ ишора намуда мегӯяд:

*Ба зӯри дасту бозу меҳӯрам, ай Сайидо, рӯзӣ,  
Маро чун Кӯҳкан хуни ҷигар бошад беҳ аз ширам.*

Аз баъзе тасвирҳои иҷтимоии шоир бисёр лаҳзаҳои рӯзгори ӯро метавон пеши назар овард, ки барои барқарор намудани

зиндагиномаи Саййидо ёрӣ мерасонад. Масалан, ба ин тасвири иҷтимоии шоир агар таваҷҷуҳ карда шавад, аҳволи иҷтимоии адиб боз ҳам равшантар мегардад:

*Видояши карда мерафтам ба хона,  
Таваҷҷуҳ зад қадам бар остона.  
Даре дидам ба нокомӣ кушиода,  
Ба роҳам дидай во истода.  
Фигон ногаҳ зи қӯфли дар баромад,  
Ки «Имшаб турфа дузде бар сар омад.  
Қавичангол гургे, тезхашиме,  
Ба бозу филзӯру тангхашиме.  
Сари ўро зи дор андешае не,  
Ба гайр аз дуздӣ ўро пешае не».  
Ман он ҷо то саҳар дар хоби роҳат,  
Кушиода дузд ин ҷо дасти горат.  
Даруни хонаам ҷуз бӯриё не,  
Ба зери пой гайр аз нақши по не.  
Зи беасбобиям дар сина чок аст,  
Матои хонаи ман обу хок аст.  
Чӯй гӯям ман ба рӯйи хонаи худ.  
Шудам шарманда аз кошионаи худ.  
Шудаши тороҷи ўқунчи фаромӯши,  
Зи дасти дузд гаштам хонабардӯши.  
Туро бод, ай фалак, даврон мусаллам,  
Ба як шодӣ қунӣ омода сад ғам.*

Дар ин ҷо асосан вазъи хонаводагии шоир, аҳволи иҷтимоии Саййидо ба тасвир омадааст. Зимни он норизоии шоир аз низоми давлатдории соҳибдавлатону мансабдорони даврони худ ҳатто бо қавитарин оҳангҳои эътиrozӣ мушоҳида карда мешавад. Ҳусусан, бераҳмию ҷафопешагии дуздон, ки онҳо аз низоми сустии давлатдорон истифода бурдаанду заррае тарсу ҳарос надоранд, хеле хуб ба тасвир гирифта шудааст.

Поёни умри Саййидои Насафӣ низ дар Бухоро гузаштааст ва ў тахминан соли 1711 дар ҳамон ҷо вафот кардааст.

## МЕРОСИ АДАБИИ САЙИДО

Осори адабии Саййидои Насафӣ, ки «Куллиёт»-и ўро фароҳам овардааст, дорои 8500 байт мебошад. Дар осори маҳфузмондаи шоир ҷойи аввалро ғазал ишғол менамояд, ки микдори он 4600 байт аст. Мусаммати мухаммас пас аз ғазал дар ҷойи дуюм буда, 1050 байтро ташкил медиҳад.

Инчунин, Миробид Саййидо Насафӣ ба ҳунармандон, намояндагони ҳунарҳои муҳталиф як силсила шеърҳо бахшидааст. Вай чанд маснавии дигар ҳам дорад, ки ҳачми онҳо аз 16 то 68 байтро дар бар мегиранд. Яке аз чунин маснавиҳои ў «Дар мазаммати дузде, ки хонаи шоирро горат кардааст» ном дорад, хеле ҷолиб буда, дар баробари арзиши адабӣ - эстетикӣ аҳаммияти иҷтимоию шарҳиҳолӣ низ дорад.

Дигар аз асарҳои Саййидо, ки то ба ҳадде шуҳрати эҷодии шоирро таъмин мекунад, «Шаҳрошӯб»-и шоир аст, ки ў ба эҷоди ин асари ҳуд, аз як тараф, анъанаи адабиро давом дода бошад, аз тарафи дигар, авзои ҳунару фарҳанги замони ҳуд, ривоҷи қасбу ҳунарҳо ва тарзи зиндагии мусосирони хешро ба таври бадей баён кардааст. Ин асари Саййидо Насафӣ оид ба ҳунару пешаи 212 нафар ҳамзамонони ў ва ҷузъиёти ҳунарию ҳусусиятҳои дигари фаъолияти мардуми меҳнаткаш маълумот медиҳад. Аз ҷумла, доир ба намояндагони қасбу корҳои муҳталифи давр: заргару боғанд, қулолу мӯзадӯз, деворзану қабобпаз ва гайра васфу тавсифҳои рангин ба назар мерасад. Төъдоди ашъори мазкур низ басо ҷолиб буда аз як то се-ҷор байтро фаро мегирад.

Шеърҳои ба ҳунармандон бахшидаи Саййидо аз нигоҳи истифодай авзон низ ғуногун буда, аз «Шаҳрошӯб» бо он фарқ мекунанд, ки дар ашъори ба аҳли ҳунар ихтисосдода танзу ҳазли хеле малех дида мешавад.

Асари тамсилии Саййидо, ки «Баҳориёт» ё «Ҳайвонотнома» ном дорад, шуҳрати шоирро дар эҷоди ин навъи адабӣ таъмин менамояд.

## МАВЗӰЙ ВА МУНДАРИҔАИ ҒАЗАЛИЁТИ САЙИДО

Ғазал дар осори адабии Саййидо мақоми аввалиндарача дорад. Мавзӯи ғазалиёти ўҳамони ишқу ошиқӣ, дӯстии муҳаббат, эҳсосоти қалбӣ, шӯру исёнҳои ботинии инсонҳо ва гайра буда, ин ҷанбаи суннатии мундариҷавии ғазалиёти шоир аст. Ҳунари Саййидо дар сурудани мавзӯъҳои иҷтимоӣ-сиёсӣ, тарбиявӣ-аҳлоқӣ, ҷамъиятий-инсондӯстӣ, фардӣ-шарҳиҳолӣ ва монанди инҳо низ ҳаст. Албатта, ҷанбаҳои мавзӯи мазкур бо оҳангҳои иҷтимоӣ-сиёсӣ аз Саъдии Шерозӣ шурӯъ шуда буд. Саййидо мавзӯъҳои ҳасбихол ва умуман адолати иҷтимоиро ба баландтарин нукта расонида тавонист ва дар ҳамин замина тозакориҳову навовариҳо кард.

Танқиди беадолатиҳои замон, нобасомониҳои давр, хорио бекадрии инсон, зикри нодорию бенавой, камбагалию бечорагӣ, ҳимояи аҳли меҳнат ва фақирону дармондагон, танқиди аҳли ҳасад, золимон, соҳибмансабони бераҳм, риёкорону чоплусон, зоҳидони зоҳирбин, тасвири аҳволи бади хеш, мазаммати бухлу кинаварзӣ ва гайра асоси мундариҷавии ғазалҳои Сайидоро ташкил медиҳанд.

Шоир ҳатто ғазалҳое ҳам дорад, ки саропо арзиши шарҳиҳои доранд:

*Бо кӣ равшан созам аҳволи дили афгори хеш,  
То ба кай чун шамъ сӯзам бар сари бемори хеш?  
Баҳри осоии гар аз ғамхона сар берун кунам,  
Мениҷам чун соя паҳлу бар таҳи девори хеш.  
Юсуфи ман аз ҳаридорон қасодӣ мекашад,  
Бар дуқон оташ занам аз сардии бозори хеш.  
Бар сари ман осиё гардад, таҳаммул<sup>16</sup> мекунам,  
Чун намебинам қасеро зери гардун ёри хеш.  
Бар бадан аз нолаи ҷонкоҳ дорам раҳнаҳо,  
Бастаам чун най камар, умрест бар озори хеш.  
Аз баланду настӣ олам гашт сӯҳон комёб,  
Ҳасм<sup>17</sup> меболад ба худ аз вазъи ноҳамвори хеш.  
Сайидо, бошад қудурат<sup>18</sup> рӯзии соҳибҳунар,  
Шоҳи гул аз пой натвонад қашидан хори хеш.*

Ҳолати мазкур, яъне, ҷанбаи тамоман воқеии тасвир баҳшидан ба ғазал ва рӯзгорӣ гардиданӣ образҳои лирикӣ яке аз хидматҳои Сайидо дар таърихи адабиёти тоҷик аст.

## ИНЬИКОСИ ЗАМОН, ВАЗЪИЯТИ СИЁСӢ - ИҶТИМОЙ ДАР ҒАЗАЛИЁТИ САЙИДО

Оид ба мавзӯи мазкур Сайидо асари ҷудогонаи худ - «Баҳориёт» ё худ «Ҳайвонотнома»-ро навиштааст.

Гузориши масъалаи мазкур дар ғазалиёти шоир пурвусъаттар мебошад. Яъне, аз доираи мавзӯъҳои ишқӣ рӯ овардан ба рӯзгори иҷтимоии инсон ва ҷамъият яке аз ҳусусиятҳои ғазалиёти шоир ба шумор меравад:

*Нигаҳи масти ту хуни дили аҳбоб ҳӯрад,  
Теги бедоди ту аз дасти аҷал об ҳӯрад.*

<sup>16</sup> Тахаммул – сабр

<sup>17</sup> Ҳасм – душман

<sup>18</sup> Қудурат – ғам, андӯҳ

*Аз ҷаҳон гум шуда меҳри падару фарзандӣ  
В-арна Рустам зи чӣ боис сари Суҳроб хӯрад?  
Қатраи май сари Мансур баровард ба дор,  
Воий он кас, ки ҳама умр майи ноб хӯрад.  
Ҳар кӣ бо душмании ҳалқ равон аст чу баҳр,  
Зуд бошад, ки сари хеш чу гирбод хӯрад.  
Сайидо, пеҷини он зулф ба он рух зи чӣ рӯст?  
Мӯй бар шуълаи оташ чу фитад, тоб хӯрад.*

Мавзӯи газали мазкур асосан адолати иҷтимоӣ буда, шоир душманони ҳалқро ҳушдор медиҳад, ки аз оҳи мазлумон ҳазар кунанд ва агар накунанд, онҳоро марг интизор аст. Сайидо бесарусомониҳои ҷамъиятро дар мансабталошию ҷоҳпарастии муосирон мебинад ва аз ин рӯ, ба ҳимояи мардумони одӣ овоз баланд мекунад:

*Дар талоши салтанат афтодаанд аз поӣ ҳалқ,  
Тоҷ агар ин аст, олам сарнигун хоҳад шудан.*

Аз ин сабаб, ўз ғами ҳалқ, аз ҳоли мардумони одӣ дилхуну ҷигаркабоб аст ва ғифону нолааш танҳо баҳри беҳбуди рӯзгори бечорагону дармондагон мебошад:

*Ашки ман гар инҷунин, қ-аз дил бурун хоҳад шудан,  
Доғҳои синаам гирдоби хун хоҳад шудан.*

Дар ғазалиёти Сайидо оҳангҳои хеле амиқи фалсафӣ бо мазмунҳои иҷтимоӣ дар ғояти ҳунаригу ҷилои тозаи ҳаёлбоғӣ рӯйи кор омадаанд.

### Чунончи:

*Нафси саркашро мусаххар ақли пуртадбир кард,  
Саг чу шуд девона, ўро метавон занҷир кард.  
Бе муррабӣ зери гардун муътабар натвон шудан,  
Моҳи навро рафта-рафта ҷарҳ оламгир кард.  
Бо бузургони ҷаҳон густоҳ будан хуб нест,  
Оҳир ин беиззатӣ бар Қӯҳкан таъсир кард.  
Беибо натвон ба базми тундхӯён по ниҳод,  
Бемуҳобо такя натвон бар дами шамшер кард.  
То ба поӣ ҳум нарафтам, согарам ёрӣ наёдод,  
Дастгирий бо мани афтода рӯҳи тир кард.  
Мераванд аҳли тамаъ дар базмҳо девонавор,  
Метавон дарҳои меҳмонҳонаро занҷир кард.  
Қомати хилватнишинон мекунад кори камон,  
Метавон мисвок зоҳидро нишиони тир кард.  
Водии девонагӣ ҷойи фарогат будааст,*

*Хоби роҳат поӣ то дар хонаи занҷир кард.  
Саййидо, музди ҳунарвар мерасад дархурди кор,  
Рӯзии Фарҳодро гардун зи ҷӯйи шир кард.*

Ғазали зикршуда моҳияти амиқи пандуандарзӣ, насиҳатӣ – тарбиявӣ дошта, олами сабаб - олами инсонҳо хеле нозуку ҳунармандона мавриди тасвир қарор гирифтааст ва ғазал аз оғоз то анҷом (байт-байт) ирсоли масал аст.

Ғазал дорои қофияву радиф буда, қофияҳои он бо ҳарфи равӣ «р» ба итном мерасад, ки шакли он муқайяд аст ва радифи ғазал сода мебошад.

Ғазал дар баҳри рамали мусаммани мақсур эҷод шудааст ва афоъили он чунин аст:

- v - - / - v - - / - v - - / - v ~

яъне: фоъилотун, фоъилотун, фоъилотун, фоъилон.

Ё худ ғазали дигари шоир, ки аз нигоҳи мазмуну муҳтаво, моҳияти қавитари иҷтимоӣ дошта, ҳасби ҳоли шоир ва ҳолати қаҳрамони лирикӣ аз оғоз то анҷоми шеър давом меқунад, ки аз тангии майшӣ ва бенавоӣ ба сари шоир омадааст:

*Мурғи беболупаре дидам, дилам омад ба ёд,  
Нолаи ҷугзе шунидам, манзилам омад ба ёд.  
Аз фиребу вაъдаҳои ўшудам розӣ ба марг,  
Шаб ҳама шаб дасту теги қотилам омад ба ёд.  
Дар талоши баҳр чун гирдоб саргардон шудам,  
Ҳасрати лабҳои ҳушки соҳилам омад ба ёд.  
Сар назад аз киштзори умри ман гайр аз сипанд,  
Сӯҳтам, чун мазраи беҳосилам омад ба ёд.  
Саййидо, дидам ба хок афтода барги лоларо,  
Тегиноҳақхӯрда сайди бисмилам омад ба ёд.*

Яъне интиҳои мақсади адид ҳимояи адлу дод ва танқиди беадолатиҳои замони шоир низ мебошад.

Ғазал хеле ҳунармандона буда, дорои қофияи мутлақ ва радифи мураккаб аст. Яке аз вазифаҳои радиф дар ин ғазал таъкиди маъно низ ҳаст, ки бори ғоявии онро бар уҳда мегирад, зеро тангии майшӣ ба шоир умре рӯ ба рӯ будааст.

Аз нигоҳи вазн, ғазали мазкур дар баҳри рамали мусаммани мақсур эҷод шудааст ва афоъили он чунин аст:

- v - - / - v - - / - v - - / - v ~

яъне: фоъилотун, фоъилотун, фоъилотун, фоъилон.

Чиҳати ҷолиби ҳунарии ғазали Сайидо он аст, ки оҳангҳои иҷтимоӣ тору пуди ғазалро ташкил намуда, рамзи хеле баландро ба миён меоранд, ки дарки мақсад каме мушкил ҳам мешавад.

Хусусияти дигари ғазалиёти ин суханвар боз он аст, ки сар то по ғазали ўтасвирҳои воеӣ, ҷузъиёти ҳаётию мушаххас, вожаҳои маъмулӣ, ҳаёлбоғиҳои рӯзгориву мушоҳидаҳои зиндагиро фаро мегиранд. Далели ин гуфта ғазали зерин аст:

*Шамъаму пайваста дар Ҷаҳонам оташ аст,  
Дар даҳонам мавҷи обӯ бар забонам оташ аст.  
Золимон аз бекасӣ вайронанаамро сӯхтанд,  
Чӯгзам аз бехонумонӣ, оишнам оташ аст.  
Булбулам, аммо мақоми дилнишинаам гулхан аст,  
Сабзаам хокистар асту бӯстонам оташ аст.  
Аз сари қӯйи бутон раҳти сафар то бастаам,  
Маҳмили ман гирдбоду корвонам оташ аст.  
Ай ки бо мо мекунӣ савдо, ба ҳуд андеша кун,  
Дар бисотам дуди оҳу бар дуконам оташ аст.  
Суҳбати ман бе маю бе мутриб имишаб даргирифт,  
Хона равишан мекунам, то меҳмонам оташ аст.  
Нест дилсӯзе ба мулки синаи ман гайри дод,  
Сайидо, имрӯз ёри меҳруbonam оташ аст.*

Вижагии дигари ғазалиёти Сайидо он аст, ки ҳаҷман қалон нест, 6-7 ва 10-12 байтист. Сайидо ғазале дар ҳаҷми 27 байт низ дорад.

Истиқлоли байтҳо аҳёнан манзур шаванд ҳам, онҳо аз доираи мавзӯи марказӣ чудо нестанд. Яъне муносибати Сайидо ба сиёсатмадорон, ҳокимон, аҳли мансаб, табакаҳои ҳунармандон, меҳнаткашон, бозоргонон, олимон, шоирон, толибильмону мударрисон ва ғайра ба мушоҳида мерасад. Дар ғазалиёти шоир қаҳрамони дирикӣ – ошиқ ё фарди соҳибтаҷриба, хирадманд, меҳнатқарин, соҳибҳунар аст, vale бенаво, бекадру манзилат, пурсабру пуртоқат ва боз бештар аз ин ростқавл, бовафо, адолатпараст, ҳақиқатҳоҳ, дурандеш, покизазамиру соғдил, самимию некукор мебошад.

Ӯ дар ғазали зерин мегӯяд:

*Бувад мунъим азизи кишивару озод ҳор ин ҷо,  
Зи сарви боз раънотар дараҳти мевадор ин ҷо.  
Дар оғози мӯҳаббат ошиқ аз мурдан наяндешад,  
Занад ҳудро ба коми шер тифли найсавор ин ҷо.  
Ҳудоҷӯро сарҳархезӣ шавад афзунтар аз тирӣ,  
Дар айёми ҳазон гулдаста мебандад баҳор ин ҷо.*

*Аламҳоу туро фардо гувоҳонанд дар маҳшар,  
Макун озурда аз худ хотири лайлу наҳор ин чо.  
Зи заҳри чашм арбоби тамаъро нест андеша,  
Кунанд ин қавм майли сурма аз мижгони мор ин чо.  
Саводи беди маҷнун беҳтар аз занҷир Маҷнунро,  
Бувад аз дасти гиро нозанинтар раъшиадор ин чо,  
Ба берӯйӣ тавон аз аҳли дунё баҳравар гаштан,  
Зи тифлон шикваҳо дорад дараҳти мевадор ин чо.  
Бувад кори ту, ё Раб, дар ду олам парда пӯшидан,  
Макун маҳҷуб он ҷову магардон шармсor ин чо.  
Набошад раҳ ба базми хилвати мо ҳарзагӯёнро,  
Сари Мансур сили мекӯрад аз пои дор ин чо,  
Зи базми шеър набвад баҳрае афсурдатабъонро,  
Бувад килки суханпардоз ҷун шамъи мазор ин чо.  
Ба мулки Исфаҳону Ҳинд меҳонанд ашъорам,  
Зи Туркистонаму ҳаргиз надорам эътибор ин чо.  
Набошад бо фаши мисвоки зоҳид ҳеч таъсире,  
Наяндешад касе аз кавқаби дунболадор ин чо.  
Хату зулфаши камар барбастаанд аз баҳри ҳуни ман,  
Ҳазар кун, Сайидо, аз иттифоқи мӯру мор ин чо.*

Ғазали зикршуда низ оҳанги бисёр қавии иҷтимоӣ дошта, шоир шиква аз тангии майшӣ ва аз беадолатиҳои даврони худ дорад. Умуман дар ин ғазал танқиду истехҳзо, мазаммату ҳичо, шикояту норизой, ҳимояи адлу ҳақиқат, ростию садоқат, дурандешию покӣ, вафодорио ростқавлӣ, ҳудотарсию интиҳоби роҳи рост ва гайраро васф менамояд. Ин ҷанба яке аз ҳусусиятҳои ғазалҳои Сайидо ба шумор меравад. Яке аз масъалаҳое, ки мисли ҳатти сурх аз миёни масъалҳои баёнгардида дар ғазали боло мегузарад, ҳимояи ватан, дӯст доштани он, дилбастангии самимӣ ба ватан, азиз шуморидани обу ҳоки он аст. Ӯ ҳатто ватанро аз мафҳуми зодгоҳ васеътар маърифат мекунад ва Туркистонро дӯст медорад ва макону диёреро бо он баробар намедонад ва аз ин рӯ, сарфи назар аз қадрошиносиҳо, ки нисбат ба шоир раво дошта мешуд, Ӯ ҳастадилу навмед намешавад.

Ғазали боло муқаффову мураддаф буда, қоғияи он муқайяд ва радиғаш мураккаб мебошад. Аз нигоҳи вазн, дар баҳри ҳазачи мусаммани солим иншо шудааст, ки афоъили он чунин аст:

v - - - /v - - - /v - - - /v - - -

яъне: мафоъйлун, мафоъйлун, мафоъйлун, мафоъйлун.

Сайидо дар эҷоди ғазал, пеш аз ҳама, аз он ҷиҳат мақом дорад, ки Ӯ ин навъи адабиро ба ҳаёти мардум, ба рӯзгору зиндагӣ басо

қарину наздик намудааст. Аз ин рӯ, дар ғазалҳои ў ҷанбаҳои иҷтимоӣ зиёдтар қувват гирифта, як андоза рӯхияи мардумии шеъри шоирро таъмин кардааст. Дар ғазали ў то ба ҳадде авзои сиёсӣ – таъриҳӣ ва иҷтимоии замониаш инъикос гардидааст. Аз тарафи дигар, ҷанбаи таълими, пандуандарзӣ, насиҳатию мавъизатӣ гирифтани ғазали шоир бурҳони пойдории адиб ба суннат ва баҳрабардорӣ аз анъанаҳои қӯҳани шеъру адаби тоҷик мебошад.

## АНДЕШАҲОИ ПАНДУАХЛОҚИ САЙИДО

Аслан пандуахлоқ ва тарбияву таълим мақсади адабиёти бадеӣ аст. Эҷодкоре, ки ба эҷоди бадеӣ рӯ меорад, ҳатман муносибати ҳудро ба ин масъала баён мекунад. Ғазалиёти Сайидо дар баробари фаро гирифтани мавзӯъҳои дигар, ақидаҳои тарбияйӣ-ахлоқии шоирро низ дар бар гирифтаанд. Аз тарафи дигар, ба ин восита таълимоти фалсафаи амалии Сайидо маърифат мешавад, ки хеле муҳим низ ҳаст.

Масалан, шоир ҷонибдори саъю қӯшиш, ҷаҳду ҷадал, амалу ҳаракат аст. Барои дарёфти қути лоямут инсон бояд мисли сангӣ осиё пайваста дар ҷадал бошад, яъне ризқи ҳудро ҳалол кунад, тавассути заҳмат ба даст биёрад.

Ў ба ин маъни таъкид мекунад, ки:

*Рӯзӣ насиби кас ба нишастан намешавад,  
Бояд чу осиё зи пайи обу дона рафт.*

Ба ақидаи шоир, инсон набояд ғафлат варзад, балки бояд мақсади муайян дошта бошад. Ў қӯшишу ҳаракат, ҷаҳду талош, саъю ҷадалро талаб меномад ва мегӯяд:

*Бе талаб, ай Сайидо, мақсад намеояд ба даст,  
Чо ба маҷlis мекунад най аз фигони хештан.*

Мехнату кор, машғулияту фаъолият обрӯ ва эътибори инсон аст ва мардумоне, ки ин сифатҳоро доро ҳастанд, соҳибхунаранд ва дар зиндагӣ ҳеч гоҳ ҳору залил наҳоҳанд шуд:

*Рӯ намеорад ба хони ҳеч кас соҳибҳунар,  
Богбон ризқи ҳуд аз пушти гулистон мегӯрад.*

Ё ҳуд:

*Шир мегардад бурун аз қӯҳ баҳри Кӯҳкан,  
Ризқи ҳуд соҳибҳунар аз санг пайдо мекунад.*

Саййидо барои инсони меҳнаткаш на танҳо саҳрову дашт, балки ҳама чоро меҳнаткада медонад ва бояд дар ҳеч ҳолату дар ҳеч ҷо кас фориг аз саъю кӯшиш набошад:

*Мурғи қабоб рӯзии соҳибтарааддуд аст,  
Дар хона анқабут шикори магас қунад.*

Ё ин ки:

*Устухони ҳушик бе ташвии кай ояд ба даст,  
Аз пайи рӯзӣ магӯ табъи ҳумо осуда аст.*

Шоир, ки худ бо меҳнати ҳалол зистааст, муфтҳӯронро ҷашми дидан надорад. Ҳатто дасту пойи инсон, ки агар вазифаи худро ба ҷо наоранд, онҳоро бояд баст, мегӯяд:

*Паймонае, ки бода надорад, шикастанист,  
Дасте, ки нест масдари эҷод, бастанист.*

Ба назари шоири меҳнатдӯсту покизакор, хисоли ҳамидаи инсонӣ аз қабили вафодорӣ, сидқу сафо, ростгӯй, ростқавлӣ, некиву некукорӣ, раҳму шафқат, инсондӯстию мардумнавозӣ, илмомӯзию донишмандӣ, сабру тоқат, бурдбориу пуртоқатӣ ва ғайраро тарғиб намуда, оммавӣ гардиданӣ онҳоро ҷонибдор аст. Ӯ мегӯяд:

*Ростиро набувад ҳеч заволе ба ҷаҳон,  
Сарв агар ҳушик шавад, боз асо мегардад.*

Ё худ:

*Рафиқ аз каф мадех, душман агар хоҳӣ забун гардад,  
Туро сӯзан ба даст афтод, хор аз по бўрун гардад.*

Барои доро гардиданӣ инсонҳо бо хислатҳои ҳамида ҳатман тарбият зарур аст. Аз ин рӯ, ба андешаи шоир, инсон ҳатман бояд аз мактаби тарбия гузарад.

Дар ғазалиёти Саййидо ба ҷуз мавзӯъҳои маъмулии жанри мазкур, мавзӯъҳои сиёсӣ-ичтимоӣ, тарбиявӣ-ахлоқӣ, танқидӣ ҳаҷвӣ, шарҳиҳолӣ-хонаводагӣ ва ғайра хеле хуб баён шудаанд, ки нигоҳи тоза ба мазмуну муҳтавои ғазалсароӣ мебошад. Ин ҳамин маъниро дорад, ки Саййидо ба ин восита адабиётро ба ҳаёти ҷамъият, ба рӯзгори ҳалқ, ба зиндагии табақаҳои иҷтимоӣ хеле наздик намуда, нияту мақсад ва орзуву омоли мардумонро асосан инъикос намудааст.

Аз тарафи дигар, тозакории шоир дар ғазалсароӣ ба ҳусусиятҳои шаклии жанр тааллуқ надорад, яъне ӽ дар қофияву

радиф, вазн ва сохтори дигари шаклии ғазал гардиши чиддӣ ворид накардааст.

Тозакориҳои навовариҳои шоир дар мундариҷаи ғазалсароӣ, моҳияти тематикии ғазал даҳл дорад, ки ғазали ў оинаи рӯзгори асри шоир гардидааст. Ғазалҳои Сайидо саршор аз тазодҳову зиддиятҳои зиндагӣ, низоъҳои сиёсӣ-таъриҳӣ, ҳаётӣ-иҷтимоӣ, тоифавию табақавӣ ва гайра аст. Инҳо низоъҳо ва тазодҳои рӯзгори ҳамарӯзаи чомеа мебошад ва ғазалиёти Сайидо инъикосгари ҳаёти инсонҳост. Ўин ҷанбаро низ бо ҳунари хоси шоирона ва бо сабку шеваи фардӣ-индивидуалии худ эҷод кардааст.

## МУСАММАТҲОИ САЙИДО

Мусаммат дар эҷодиёти Сайидо пас аз ғазал дар ҷойи дуюм меистад, ки аз 1050 байт иборат аст.

Сайидо бештар ба ғазалиёти Ҳусрави Дехлавӣ, Камолу Ҳофиз, Ҷомию Ҳилолӣ, Калиму Толиб, Муҳташами Кошию Соиби Табрезӣ, Мушфиқиу Урфӣ мусаммат бастааст. Ҳуди ҳамин чуръати Сайидо гувоҳи он аст, ки ў дар эҷоди мусаммат устод мебошад, зоро ба ғазалиёти шоирони дараҷаи аввали адабиёт тазмин бастааст. Ўғолибон дар ин кор ба эҷодиёти Соибӣ оварда, бештар ба ғазалҳои ин шоир тазмин бастааст.

Мусаммат навъе аз шеъри тасмит буда, аз бандҳои 3-10 - мисрай иборат аст. Он метавонад аз 5 ё 6 банд иборат бошад ва ду навъ мешавад: яке мусаммати мустақил, ки комилан эҷоди ҳуди шоир аст ва дигаре се мисраъ ё ҷор, панҷ мисраъ аз ҳуди шоир ва ду мисраи дигар аз шоири муосир ё салаф аст.

Мусаммат бо он ҳарактернок аст, ки банди якуми он ҳамқоғия, бандҳои байдӣ ҷаҳор ё панҷ, шаш, ҳафт мисраъ ҳамқоғия ва мисраи охир ба банди аввал ҳамқоғия мешавад. Масалан, «Намонд»-ном мусаммати мухаммаси Сайидо, ки бар ғазали Соиби Табрезӣ (1592–1677) баста шудааст:

*Арбоби ҷудро<sup>19</sup> кафи гавҳарфиишон намонд,  
Дасти қушиодае ба муҳиту ба кон намонд,  
Дар рӯзгори мо зи мурувват нишон намонд,  
«Аз ҳуммати баланд асар дар ҷаҳон намонд,  
Як сарв дар саросари ин бӯстон намонд»,  
То ҷузътинатон ба фазои ҷаман шуданд,  
Чун сабза сояпарвари сарву суман шуданд,*

<sup>19</sup> Арбоби ҷуд – ахли сахо

*Гулҳо зи баски ҳамдами зогу заган шуданд,  
«Мургони нагмасанҷ ҷалои ватан шуданд,  
Ҷуз байзаи<sup>20</sup> шикаста дар ин ошён намонд».*

*Аз аҳли дил намонд дар ин хокдон нишон,  
Бастанд обу оина раҳти худ аз миён,  
Хуршед гуфт вақти видоаи ба осмон:  
«Равшандилон чу барқ гузаштанд аз ҷаҳон,  
Хокистаре ба ҷой аз ин корвон намонд».*

*Аз дидай басирати<sup>21</sup> мо хоб шуд равон,  
Абёт аз сафина<sup>22</sup> чу симоб шуд равон,  
Таҳрир аз саҳифа чу хуноб шуд равон,  
«Аз ҷаҳими сурмавори давот об шуд равон,  
Ширинзабонии қалами нуктадон намонд».*

*Ай Сайидо, ту дил ба мақоми наҷот каиш,  
Пой аз миёни тоифаи бесубот каиш,  
Чун Ҳизр раҳти хеш ба оби ҳаёт каиш,  
«Соиб, забони хома ба коми давот каиш,  
Имрӯз чун суханталабе дар ҷаҳон намонд».*

Дар мусаммати мухаммаси мазкур байтҳои дар нохунак («) гирифташуда моли Соибанд. Намунаи боло далели он аст, ки хусусиятҳои шаклӣ ва мундариҷавии абёт комилан риоя шудаву аз соҳибистеъдод будани ҳар ду шоир шаҳодат медиҳанд.

Аз сабаби он ки дар газалҳои Сайидо оҳангҳои иҷтимоӣ садои қавитаре доранд, ин ҳолат дар мусамматҳои ба газалҳои шоирони дигар навиштаи ў то андозае ҳис карда мешавад. Яъне Сайидо ба газалҳои комилан ошиқона низ то дараҷае оҳангҳои иҷтимоии пурӯзвате ворид соҳтааст. Масалан, дар мусаммати мухаммаси ў, ки бо радифи «намонд» бар газали Соиб иншо шудааст, ҳеч гумон намеравад, ки абёти ду адаб бошанд, зоро вазн, радиғу қофияҳо, мазмуну мундариҷа, мавзӯъ, хусусиятҳои сабкӣ ва ғайра комилан баробаранд ва ҷанбаҳои ҳунарии он низ яксонанд. Ҳол он ки дар ин навъи шеъри то дараҷае эҷодкори мусаммат мустақилу озод нест.

Дар навъи дуюми мусаммат мо комилан озод будани шоирро мушоҳида менамоем. Барои намуна як мусаммати мухаммаси мустақили Сайидоро зикр намуда, оид ба санъати назми ў аз намунаи мазкур натиҷагири ҳоҳем кард:

<sup>20</sup> **Байза** – тухм

<sup>21</sup> **Басират** – биноӣ

<sup>22</sup> **Сафина** – девони ашъор

*Дидаро умре ба мардум оиндо кардам, нашуд,  
Синаро оинаи сидку сафо кардам, нашуд,  
Бо баду неки чаҳон аҳду вафо кардам, нашуд,  
Дар дили ҳар кас зи рӯйи меҳр ҷо кардам, нашуд,  
Хонаи шодӣ ба рӯйи хеш во кардам, нашуд.*

*Муддате чун соя будам дар қафои шайху шоб,  
Рӯзгоре ҳамнишин будам ба минову шароб,  
Сар ба танҳоӣ барорам баъд аз ин чун офтоб,  
Поси хотир то ба кай дорам дар ин дайри ҳароб,  
Бо қаландар шурбу бо зоҳид риё кардам, нашуд.*

*Мехрубониҳо намудам дӯстони хешро,  
Ёр бо мадҳу сано кардам забони хешро,  
Чун қалам гӯjam ман акнун достони хешро,  
Ҳоки пойи ҳар як аз ҳамсӯҳбатони хешро  
Солҳо дар дидаш худ тӯтиё кардам, нашуд.*

*Маҷлиси агёр равишан кардааст он майпараст,  
Эй мусулмонон, чӣ бояд кард бо он ишӯҳи маст?  
Дар фироҷи зулфи кофаркеши меҳӯрдам шикаст,  
Обрӯйи рафтари меҳостам орам ба даст,  
Дар ҳарими Каъба чандоне дуо кардам, нашуд!*

*Сайидо, дорам дили чун гунчаи гул пур зи хун,  
Кавкаби баҳтам дар об афтода, толеъ шуд забун,  
Меравам, занҷир дар по, дар биёбони ҷунун,  
Баски ноком аз дили оғоҳ афтодам бурун,  
Қимати худро ба нархи ҳоки по кардам, нашуд.*

Албатта, мусаммат аз нимаҳои дуюми асри XI зуҳур карда, дар асри XV ҳар ду навъи он хеле инкишоф кардааст ва дар ин аср (XV) хусусан Мавлоно Ҷомӣ онро басо ривоҷ додааст. Сайидо суннати адабии мазкурро дар асри XVII таҳаввули маҳсус бахшида, аз нигоҳи мазмуну муҳтаво ба он тозагиҳо ворид соҳт.

Чунончи, ба ғазали зерини Соиб мусаммати мухаммаси «Fame дорам»-ро бастааст:

*Сари пуршӯру ҷисми логару пушти ҳаме дорам,  
Дар ин водӣ фаровон дарду бепоён гаме дорам,  
Парешонхотирам имрӯз, гӯё мотаме дорам,  
«Лаби ҳушиқу дили ҳунину ҷаими пурнаме дорам,  
Нигаҳ дорад Ҳудо аз ҷаими бад, ҳуши оламе дорам».*

*Агар гул дар замини дил нишонам, хор мерӯяд,  
Ниҳоли сабз корам, неш аз гулзор мерӯяд,  
Маро аз сина дил ҳамчун забони мор мерӯяд,  
«Ба ҷойи ҷавҳари оинаам зангор мерӯяд,  
Гуворо бод айшам, ҳуши баҳори ҳураме дорам».*

*Ба гардун тири оҳи ҳастагон созад асар, Соиб,  
Барояд эҳтиёчи Сайидо аз ҷаими тар, Соиб,  
Ҷу шабнам гаштаам аз пеши худ соҳибназар, Соиб,  
«Зи рози осмонҳо чун набошам боҳабар, Соиб,  
Ки ман аз косаи зонуи худ Ҷоми Ҷаме дорам».*

Шоир дар ин навъи шеър низ ба паҳлухои гуногуни зиндагӣ, ба мавзӯъҳои муҳталифи рӯзгори инсон даҳолат менамояд. Ӯ дар ҳама гуна ҳолату вазъият аз беадолатиҳои рӯзгор шикоят дорад ва ба ҳамин мазмун ғазал меёбад ва мусаммат мебандад, ки дар мантиқи одии ифода, ба ҳам омадани андешаҳои шуарои тоҷик дар асрҳои гуногун, дар муҳиту замонҳои муҳталиф аст. Ҷунончи, боз дар ҳамфирӯз бо Соиб мегӯяд:

*Дар ҷаман имрӯз булбул масти гуфтори худ аст,  
Кабк дар қуҳсорҳо дар банди рафтори худ аст,  
Сарв магрури қаду гул маҳви рафтори худ аст,  
«Ҳар киро бинем дар олам, гирифтори худ аст,  
Кори Ҳақ дар тоқи нисён монда, дар кори худ аст».*

*Рӯзгоре шуд, ки дар вайроне ҳастам муқим,  
Мекунам пайваста ёд аз аҳди ёрони қадим:  
Ин ниҳо омад бурун аз хоки Мӯсои Калим:  
«Хизр осудаст из таъмири девори ятим,  
Ҳар касеро рӯй дар таъмири девори худ аст».*

*Хонабардӯшем, моро ҳочати дастор нест,  
Пайкари моро либоси тозае даркор нест,  
Сайидо, моро назар бар ҷаими дунёдор нест,  
«Ҷаими Соиб чун садаф бар абри гавҳарбор нест,  
Зери бори миннати табъи гуҳарбори худ аст».*

Миробид Сайидо Насафӣ дар таҳаввули жанри мусаммати муҳаммас ва маҳсусан дар ганӣ гардонидани мазмуну муҳтавои он рисолати таърихии хешро адо кардааст.

## **«ШАҲРОШӮБ»-И САЙИДО ВА СОҲТОРИ ОН, ТАСВИРИ ХУНАРМАНДОН ДАР ИН АСАР**

«Шаҳрошӯб»-и нахустин ба қалами шоири асри XI тоҷикзабони ҳинд Масъуди Саъди Салмон тааллук дорад. Маҳастии Ганҷавӣ, Ҳусрави Дехлавӣ, Сайфии Бухорӣ, Оғаҳӣ, Мирмуҳаммади Ҳошим, Мавлоно Озарӣ ва дигарон навъҳои гуногуни шаҳрошӯб навиштаанд.

Сайидо дар асри XVII суннати эҷоди чунин асарро эҳё кард, ки яке аз хидматҳои дигари адабӣ дар таърихи адабиёт мебошад.

«Шаҳрошӯб»-и Сайидо дар навъи муайяни адабӣ (ғазал, қасида, қитъа, рубой...) навишта шудааст ва аз ин рӯ, дар шакли худ озод аст. «Шаҳрошӯб»-и Сайидо аз омезиши шаклҳои гуногуни шеърӣ иборат мебошад. Аз ин нигоҳ, бунёди «Шаҳрошӯб»-и ўро байтҳои фард ташкил медиҳанд ва ҳар як байт як шеъри мустақил аст. Бинобар ин асар дар вазнҳои гуногун навишта шудааст.

Миробид Сайидо Насафӣ дар «Шаҳрошӯб» намояндаи қасбу корҳои гуногун мисли: заргар, боғандон, кулол, танбӯрӣ, қаннод, хиштпаз, мӯзадӯз, ҷарчинфурӯш, токидӯз, деворзан, қабобпаз, ҳалвогар, дарзӣ ва гайраро хеле устодона тасвир кардааст. Дар ин асари шоир ҳамагӣ намояндаи 212 қасбу ҳунар ба таври ҳазломез васф карда мешавад.

«Шаҳрошӯб» нишон медиҳад, ки Сайидо то қадом поя бо мардуми заҳматкаш, бо табақаҳои иҷтимоӣ-истехсолии ҷамъият наздик аст. Ба мардум, ба нозукиҳои кору пешаи онҳо, ба рӯзгору зиндагӣ, ба муносибату рафттор ва гуфттору фаъолияти онҳо аз наздик ошно мебошад.

Асар арзиши адабӣ-ҳунарӣ низ дорад, зеро аз ҷониби шоири тавоно, сухансанчи соҳибистеъдод рӯйи кор омадааст. Санъати суханофаринии адаб, ҳунари эҷоди санъаткор, сабки ниғоришу шевави таълифи Сайидо дар ин асар то ба ҳадде ҳусусияти ҳалқӣ гирифтааст.

### Чунончи:

*Дилбари ҳалвогарамро ҳаст теге дилхорои,  
Аз гами ўқоматам ҳам гашт чун ҳалвотарои.*

ё ҳуд:

*Дилбари қассоби ман омад, дукони худ қушод,  
Дунбаро аз пеши худ бигрифт, пеши ман ниҳод.*

## МАВЗӮЙ ВА МУНДАРИЧАИ ШЕЪРҲОИ БА ҲУНАРМАН- ДОН БАХШИДА САЙИДО

Сайидо ба табақаҳои ҳунарманди ҷамъият таваҷҷуҳи маҳсус дорад, зеро онҳоро дар ашъори лирикияш (ғазалиёту қитъаҳо...), дар «Шаҳрошӯб» ва инчунин ашъори маҳсуси ба ин тоифа бахшидааш васф кардааст. Албатта, дар таърихи адабиёт ин навъи адабӣ фасли тоза низ ҳаст, ки дар шакли маснавӣ рӯйи кор омадааст.

Дилбастагии шоир ба ин тоифаи мардум шояд аз он ҷиҳат бошад, ки ў ҳуд аз аҳли ҳунар аст. Сайидо дар ашъори ба табақаҳои ҳунармандон бахшидаи хеш намояндаи ҳашт навъи ҳунарро висф кардааст, ки аз ҷумлаи онҳо: бакқол, шустагар, нонво, наққош,

наччор, шотир, таштгар ва қассоб мебошанд. Ин ҳашт шеъри ба хунармандон бахшидаи шоир дар маҷмӯй дорои 290 байт аст ва онҳо манзумаҳоенду, ки аз ибтидо то интиҳо дар як мавзӯй эҷод шудаанд. Муҳим он аст, ки дар ин манзумаҳо инсони соҳибхунар ва меҳнаткашу заҳматқарин мавриди ситоишу васф қарор гирифтааст. Чунончи, дар манзумай «*Дар таърифи наччор*» меорад:

*Бути наччори ман сарвест якто,  
Зи сар то пой пайванд аз тамошо.  
Санаевбар истода бар дуконаш,  
Тарошад хешро аз бандагонаш.  
Ба боди орзу сарви таманно,  
Занад пеши қади ў теша бар по.  
Чаҳоне хидмати ў карда пеша,  
Занад ҳар кас ба сӯйи хеш теша.  
Забони тешааш ширинтакаллум,  
Ба хуни Кӯҳкан хӯрда тараҳҳум  
Зи оби тешааш пур устухонам,  
Ба зикри аррааш бошад забонам.  
Чӯй арра? Чун забони шуъла саркааш,  
Фиканда ошиқонро дар қашокааш.  
Чӯй арра? Зердасташи сарбаландон,  
Бувад море зи сар то пой дандон.  
Ҳамеша шеваш ў дилхарошӣ,  
Ба хубон менамояд нозпошиӣ.  
Нигоҳи ў камандосо қашандा,  
Ки бошад ғӯшиаш чашмаши баранда.  
Чӯй ранда? Дорад аз оша сина,  
Чӯй сина? – Соҳф диг аз меҳру кина.  
Забони ў бувад бо диг мувофиқ,  
Саре дорад ба ҳамворӣ чу ошиқ.  
Асоси хонаҳоро ўст устод,  
Ба аҳди ўст ошиқ хонаобод.  
Дуконаши дар ба рӯйи Ариш баста,  
Димогаш дар сари Курсӣ нишишта.  
Ба ҳар манзил гузорад по, ҳамон дам  
Кунад чун теша синҷи хона муҳкам.  
Сафед аз интизораш чашми дарҳо,  
Чунон пеҷида занҷири назарҳо,  
Бутон бар сурати ў гашта ҳайрон,  
Хиҷӯл аз буттарастӣ буттарастон,  
Хароби мақдами ў хонумонҳо,  
Гул афтода ба чашми тобадонҳо.  
Намебинам ба асри хеш бунёд,  
Ғами ў хонумонам дод бар бод.  
Руҳаш то рафта аз кошонаи ман,*

*Сияҳ гардида рӯйи хонаи ман.  
Маро кай аз дуконаш баҳрамандист?  
Зи ҷӯши шиқбозон таҳтабандист.  
Ба ман кай ошино аз рӯйи ёрист?  
Дилаши дар ошиқӣ таҳҷӯбкорист.  
Ба аҳди хештан устод бошад,  
Вағояни лек бебунёд бошад.  
Биё, соқӣ, даре бикию ба рӯям,  
Ба ҷоми бода бишкан орзум.  
Маро чун Сайидо маъмур гардон.  
Диламро хонаи пурнур гардон.*

Манзумаи мазкур дорои 25 байт буда, ба қасида қаробат дорад. Он дар шакли маснавӣ эҷод гардида, дар он пешаи наҷҷорӣ ва ҷузъиёти он, лавозимоте, ки барои қасби мазкур зарур аст ва ҳуди наҷҷор ва гайра мавриди тасвир қарор дода мешавад.

Манзума дар баҳри ҳазаҷи мусаддаси маҳзуф ё мақсур таълиф шудааст, ки афъоили он чунин аст:

v - - - /v - - - /v - -

яъне: мафоъйлун, мафоъйлун, фаъӯлун.

Интиҳои асар, дар ҳаҷми ду байт муроҷиат ба соқиро дар бар мегирад, ки моҳияти сӯфиёна дорад. Инчунин, дар байти охирин манзумаи мазкур таҳаллуси шоир омадааст.

Яъне, шоир ба ин восита меҳнатро васф меқунад, аҳаммияту моҳияти ин ё он пешаро хеле бо ҷузъиёт баён менамояд. Масалан, аз пешаи наҷҷор макони зист бунёд мешавад, ки ба он на танҳо инсон, балки ҳама маҳлуқи ҷондор эҳтиёҷ дорад. Пас, қасби мазкур сазовори васфу ситоиш ва барои мардум аввалиндарача мебошад.

Ё ин ки дар манзумаи дигар оид ба пешаи баққолӣ сухан меравад ва он «Дар таърихи Ҳоча Мирзоҷони Баққол» унвон дораду аз 53 байт иборат буда, бо чунин матлаъ шурӯъ мешавад:

*Диламро бурда сарви ҷомазебе,  
Биҳшишиталъате, одамғиребе.*

Манзумаи мазкур низ дар баҳри ҳазаҷи мусаддаси маҳзуф иншо шудааст ва афоили он чунин аст:

v - - - /v - - - /v - -

яъне: мафоъйлун, мафоъйлун, фаъӯлун.

Дар ин манзума низ шаҳсияти баққол ҳамчун донандай пешаи ҳуд, аз ҳар ҷиҳат: хислату рафткор, гуфткору кирдор, муносибату муомила ва гайра бо ҷузъиёти меҳнати баққол, ороиши дукони ў, воситаҳои меҳнат ва тарзи коргирии баққоли соҳибмаърифату

доно ва дар кори худ тавоно бо кулли нозукиҳои кору фаъолияташ ситоиш карда мешавад. Баъзан баёни шоир оҳангӣ ҳазлу шӯҳӣ ва ҳатто гоҳе каме ҷанбаи тамасхур низ мегирад. Шояд дар чунин ҳолат шӯҳчашмиҳои мардуми бозор дар симои чунин соҳибхунарон мавриди тасвир қарор дода шаванд.

### Чунончи:

*Зи санҷидаш димоги лаъли хунбор,  
Зи рангаш сурҳ гашта рӯйи бозор,*

Ё худ:

*Ба ҷон парварда ўро золи даврон,  
Ниҳода ном ўро Мирзоҷон.*

Ба ҳамин тарик, дар манзумаҳои дигари ба ҳунарварону соҳибпешагон бахшидаи Миробид Сайидои Насафӣ, аз ҷумла: «Дар таърифи Ҳоча Мирзомуҳаммади Шустагар», «Дар таърифи тавсифи нонво», «Дар таърифи Ҳоча Шафей Наққош», «Дар таърифи тавсифи шотир», «Дар таърифи қассоб» ва ниҳоят «Дар таърифи таштгар» қасбҳо, пешаҳо, ҳунарҳо, ҳирфатҳо ва соҳибони онҳо бо хислату рафттор, гуфттору кирдор, муомилаву муносибат ва асрори ҳунарии эшон ва назокати кору фаъолияти онҳо ба тасвир гирифта шудааст. Масалан, назокати пешаи наққоширо («Дар таърифи Ҳоча Шафей Наққош»), ки боиси зебу зинат ва ороиши ҳар як макон мегардад, чунин ба мушоҳида мегирад:

*Гузорад пой бар ҳар остана,  
Кунад он ҳонаро оинахона,  
Ба килки худ намесозад ситетмо,  
Кунад ангушти ў кори қаламро.*

Ё худ дар манзумаи «Дар таърифи қассоб» ҷузъиёти пешаи мазкурро аз забони гӯсфанд меорад, ки барои забҳ омадааст ва аз он боке надорад, зоро туъмаи ҳалоли ҳалифаи Ҷаҳонофарин шудан ормони интиҳоии ўст:

*Ба дукконаш равам дар хун тапида,  
Наяндешам зи сарҳои бурида.  
Агар хунам бирезад, мотамам нест,  
Зи поям гар биёvezад, гамам нест.*

Ё ин ки дар манзумаи дигари шоир, ки «Дар таърифи тавсифи нонво» ном дорад, ҳунари нонвойӣ ва қуҳантарьиҳ будани он, қадршиносӣ дидани пешаи мазкур миёни насли инсон ба тасвир оварда шудааст. Шоир макони омодашавии нон-танӯрро бо усули тоза ва басо образноку шево ба мушоҳида мегирад:

*Танӯраш сурхрӯ аз отаии гул,  
Хасу хораши бувад мижгони булбул.*

Умуман ашъори ба ҳунармандон баҳшидаи Сайидо чанд ҷиҳати хосса дорад, ки онро таъкид намудан аз аҳаммият ҳолӣ нест:

Сайидо дар ашъори лирикӣ, асари алоҳида ва шеърҳои ҷудогона, яъне бо се роҳ ба ин мавзӯъ васфи аҳли ҳунар ва пешаи онҳо рӯ овардааст.

Шоир анъанаи адабӣ, суннати эҷодиро ба таври васеътар эҳё намуда, дар ҳамин замина баъзе тозакориҳо кардааст.

Адиб ба ин восита эҷоди бадеъро ба рӯзгори ҳалқ, ба аҳли меҳнат боз ҳам наздиктар намудааст.

Таркиби лугавии забони адабии тоҷикро дар асри XVII аз ҳисоби калимаву ибораҳои соҳавӣ нисбатан ғанӣ гардонидааст.

## **«БАҲОРИЁТ»-И САЙИДО: СОҲТОР, МАВЗӮЪ ВА МУНДАРИЧАИ ОН**

«Баҳориёт» ва ё «Ҳайвонотнома» асари тамсилии Миробид Сайидо Насафӣ буда, дар рӯзгори Абдулазизхони Аштархонӣ, соли 1680 дар муддати ду-се рӯз таълиф шудааст ва дар ин бора ҳуди шоир чунин ишора дорад:

*Ин нусха, Сайидо, ба ду-се рӯз шуд тамом  
Дар рӯзгори ҳазрати Абдулазизхон.  
Таъриҳ аз ҳазору навад як гузашта буд,  
Аз ҳиҷрати Расул – шаҳи оҳируззамон.*

Асар ҳаҷман чандон қалон набуда, аз 184 байт иборат мебошад. «Баҳориёт» дар баҳри Музореи мусаммани аҳраби макфуфи маҳзуф ё мақсур навишта шудааст ва афоъили он чунин аст:

- - v/ - v - v/v - - v/ - v - ё ҳуд: - v ~

яъне: мафъӯлу, фоъилоту, мафоъйлу, фоъилун ё фоъилон.

“Баҳориёт” ё “Ҳайвонотнома” бо тарзи машҳури осорофарии асримиёнагӣ бо ҳамду наът оғоз гардида, сипас адиб муносибати ҳудро ба авзои замон ва ҳолати пешомада муайян месозад.

Баъд аз он шоир қайд мекунад, ки баҳри рафӯи ҳастагӣ ва парешонии табъи мардумон ният дорад, ки аз вухуш – ҳайвонот сухан биқунад. Шоир барои мушоҳида ба саҳро баромада, сараввал мушакеро мебинад, ки назди дари хонаи ҳуд нишаста хештанситой дорад:

*Мехоҳам аз вуҳуши замоне сухан кунам,  
Дафъи малол то шавад аз табъи мардумон.  
Рӯзе мани гарид дар айёми навбахор  
Аз кунчи хона ҷониби саҳро шудам равон.  
Дидам, ниишаста бар дари сӯроҳ мушаке,  
Мекард худ ба худ сифати хешро баён.*

Худситой ва таърифкунии муш то ба ҷое мерасад, ки боиси ҳашм гирифтани ҷонвари дигаре мешавад:

*Аҷододи ман ба мири мушон тақя меқунад,  
Имрӯз дар баробари ман кист дар ҷаҳон?*

Гурбаи даргузаре инро шунида тоқаташ тоқ мегардад ва мушро саҳт танқид намуда, худашро таъриф меқунад:

*Ай беадаб, ту шарм надорӣ зи рӯйи ман?  
Аҷододи ту шуданд ҳама пеши ман қалон.  
Обои олии<sup>23</sup> ту бувад кӯришабпарак,  
Абнои соғили<sup>24</sup> ту ҳам аз ҷинси сифлагон.  
Пур кардай зи хок, ба ҳар хона рафтай,  
Ай хонаҳои ҳалқ зи дасти ту хокдон!  
Дандонзанист кори ту, ҳар ҷо ки донаест,  
Ҳастӣ ҳамеши душманни анбори мардумон.*

Гурба худситой намуда мегӯяд:

*Бар ман бибину нек таманно бикун маро,  
Яъне зи шер сурати ман медиҳад ниишон.  
Паррандае, ки бигзараద аз пеши ҷашми ман,  
Ӯро ба ҷонги хеш дарорам ҳамон замон.  
Азбаски дар миёнаи мардум мукаррамам,  
Ҷоям ҳамеши ҳаст ба паҳлуи меҳмон.*

Ба ҳамин тариқ, худтаърифкунии гурбаро шунида саг ба низоъ ҳамроҳ мешавад. Вай гурбаро сарзаниш намуда, худашро ситоиш меқунад. Яъне дар «Баҳориёт» ҳамагӣ 18 ҳайвон иштирок меқунад, ки яке пас аз дигаре зуҳур карда, сифатҳои манғии тарафи муқобилро як-як ном бурда, мазаммат менамояд ва баъд ба худситой шурӯъ меқунад. Тартиби ширкати ҷонварон дар асар ҷунин аст: муш, гурба, саг, гӯсфанд, гург, гов, уштур, сангпушт, ҳорпушт, рӯбоҳ, ҳаргӯш, маймун, оҳу, паланг, фил, қарқ, шер ва мӯрча бо баёни хислатҳои бади ҳамдигар ва зикри сифатҳои хуби хеш мунозираи хеле тезутунд менамоянд.

<sup>23</sup> Обои олий – падару бобоён

<sup>24</sup> Соғил – паст

Шоир дар тасвири мунозираи ҳайвонот хеле мушоҳидаҳои дақику нозук менамояд, зеро зиддиятҳои табиии чонваронро, ки ҳатто мардумон низ медонанд, қайд намуда, нафъу зарари расонидаи онҳоро таъкидан баён мекунад: мушу гурба, гурбаву саг, гӯсфанду гург ва гайра.

Дар асар ҳудситои хеле зиёдеро шер дар бораи худ ва аҷодаш раво медорад, ки он боиси ҳашм гирифтани мӯрча мегардад. Шер каркро сарзаниш мекунад, ки:

*Эй сахтрӯю сустқадам, ҷобукӣ макун,  
Ҳастӣ ту пеш як қадам аз ғови подабон.  
Тифлон аз забони ту парҳез мекунанд,  
Бошиӣ ту дар миёнаи ин қавм бадзабон.  
Аҷододи ман ба шери Ҳудо даст додаанд,  
Аз ҷанги ман вагарна кӣ меёфтӣ амон?  
Ҳаргиз шикории дигареро нахӯрдаам,  
Як раҳ ба хуни мурда наёлудаам даҳон.  
Дар бешае, ки мераваму мекунам қарор,  
Берун зи қаҳтсол шаванд аҳли он макон.  
Бо ҳар кӣ бингарам, ҷигараи об мешавад,  
Аз мӯр камтаранд ба ҷашмам баҳодурон.*

Сарзаниши шер, ки баҳодурон ба мӯрча муқоиса карда мешавад, таҳқири шудани мӯрча ба садои фаҳромези шер боиси ҳашм гирифтани мӯрча мешавад. Ҳадафи мӯрча аслан доналайдокунӣ буд, vale мазаммати шерро шунида ғазаб мекунад ва абнои ҷинси хешро мисол меорад, ки агар мо иттифоқ шавему сарҷамъ гардем, шери жаёнро пӯст хоҳем канд:

*Дар фикри дона мӯрчае буд дар гузар,  
Омад ба Шеру гуфт, ки: - Ай Рустами замон!  
Аз иттифоқи мӯрчагон гоғилӣ магар?  
В-арна, ҷаро ҳаққир шуморию нотавон?  
Ҳӯроки аҳли байти ман аст аз нитоҷи ту,  
Доим нур аст хонаам аз шербаччагон.  
Тифлони ширмасти ман имрӯз шергир,  
Хешони нотавони мананд аз ту комрон.*

Таъсири суханони мӯрча то ба ҳадде мерасад, ки ҳамаи чонварон аз кирдори хеш пушаймон мешаванд ва онҳо ҳатто аз ҳамдигар узр хоста, оштӣ мекунанд. Шоир лаҳзаи мазкурро чунин ба қалам овардааст:

*Чун аз забони мӯрча ин ҳарф шуд баланд,  
Таслим карда-карда расиданд ваҳшиён.  
Гуфтанд узрҳо зи таҳи дил ба якдигар,  
Афтод поий оштие андар он миён.*

Мантиқан агар андеша карда шавад, «Баҳориёт» бо кибру фуур օգոզ шуда, бо низоъҳои паёпай ҷараён гирифта, то ба интиҳо давом мекунад. Муҳим он аст, ки бо сулҳ ва оштӣ тамом мешавад ва ҳатто ҷонварон аз ҳамдигар узрҳоҳӣ мекунанд, ки мақсади эҷодкор тобиши фалсафӣ мегирад. Яъне ҳама гуна ҷанг бо сулҳ хотима мейбад. Пас, ин ҳамин маъниро низ дорад, ки ҷанг, кибру фуур, ҳавобаландӣ, ҳудҳоҳӣ умри тӯлонӣ надорад ва ҳатман пушаймонӣ ба бор меорад.

Албатта, ба ҷунин натиҷаи фалсафӣ расидани Сайидои Насафӣ бесабаб нест. Шоир аз анъанаҳои адабии тоисломӣ ва асримиёнагӣ иттилооти комил дошта, дар эҷодиёти ҳуд аз онҳо кор гирифтааст. Сайидо дар ҳамин замина низ тозакориҳо карда метавонад ва ў ҷунин ҳам кардааст. Ў бо эҷоди ин асари ҳуд ду ҷанбаи суннати адабии миллиро тақвият баҳшидааст: яке осори тамсилиро таҳқим баҳшидаву дигаре адабиёти мунозиравиро эҳӯ кардааст. Намунаи комили асари тамсилий-мунозиравӣ «Дарахти Ассурик ва Буз» аст, ки дар адабиёти асримиёнагӣ таъсири фаровон гузоштааст. Махсусан дар асри XI тавассути эҷодиёти Носири Ҳусрав ва бештар дар осори Асадии Тӯсӣ мунозира чилои тозае қасб мекунад. Намунаҳои комили мунозира панҷ қасидаи Асадии Тӯсӣ: «Замину осмон», «Тиру камон», «Шабу рӯз», «Габру мусулмон» «Арабу Аҷам» ба ҳисоб меравад. Дар ин асарҳо интиҳоби мавзӯъ ва масъалагузорӣ, ҳалли масъала ва натиҷагирий аз он тамоман нав, ниҳоят муҳим ва арзишманд мебошад.

«Баҳориёт»-и Сайидо ҳамчун асари адабӣ, пеш аз ҳама, дар нақши 18 ҷонвар нишон додани муносибатҳои табақавӣ дар ҷамъият аст. Дар рӯйи замин агар пуркуvvаттарин ҷонвар шер бошад, ҳақири нотавон мӯрча ба шумор меравад.

Шоир хушдор медиҳад, ки хисоли ҳамида: фурӯтанӣ, хоксорӣ, шикастанафсӣ, ҳалимӣ, дурандешӣ, сабурӣ, ҳайрҳоҳӣ, некукорӣ, дидадарой, тавозуъ барои солимии ҷомеа ҳатмӣ ва ногузир мебошад. Дар муқобили хисоли ҳамида, ки номбар кардем, хислатҳои разила: кибр, ғуур, ҳудҳоҳӣ, қӯтоҳназарӣ, ҳавобаландӣ, сабуқандешӣ, бузургманишӣ, ҷоҳталабӣ, ноодилӣ, пастфитратӣ, сифлагӣ, дунхимматӣ, разилӣ, ғаразҳоҳӣ, фитнаангезӣ гузошта мешавад. Шоир ду паҳлуи хисоли инсониро (ҳамида ва разиларо) ҳатто дар ниҳоди як ҷонвар ҷой медиҳад. Ачиб он аст, ки зикри хислатҳои ҳамида ва дар ҳамин замина содир гардиданӣ кибру

гуур ва ҳам тафохури бебунёд аз забони худи ин ва ё он чонвар таъкид карда мешавад. Вале аз тарафҳои манғии ҳаёту фаъолияти худ он чонвар забон намекушояд. Баръакс, ҳар як ҳайвон кӯшиш менамояд, ки беҳтарин хислатҳои писандидай аҷдоди худро пайваста тавсиф намояд ва бо ин эътибори хешро баланд кунад.

Сифатҳои зишту носавоби он аз тарафи чонвари муқобили вай номбар гардида, сарзаниш карда мешавад, ки хеле хуб ва табиист. Ҷараёни хатти ҳаракати сужет ва тезутунд гардидани муносибатҳо гӯё чӯёи ҳақиқати воқеист. Ин аст, ки шоир онро дар нақши табакаи басо беозору заҳматкаштарини рӯзгор – мӯрча мебинад ва хеле хуб ҳам пайдо мекунад, зоро ҷараёни барҳӯрдҳо, муқовимати низоъҳо, баҳамоии тазодҳо чунин роҳи ҳалли мушкилотро пеш меорад. Бузургии шоир, эҷодкор ва мафкурабардор ҳам дар ҳамин аст, ки роҳи баромадан аз вазъияти баамаломадаро пайдо карда тавонад. Ин мушкилотро Сайидо дар созгории табакаҳои иҷтимоӣ дар ҷомеа ҷой, мақом ва мавқеи худро дорад.

## ПОЯИ ШОИРИИ САЙИДО

Аз рӯйи қазовати Муҳаммадбадеъ Малеҳои Самарқандӣ: «... Ҳар касе шеъри ўро медонаду ҳар шахс бошад, беҳтар медонад ва бештар меҳонад». Ин фармуда маҳбубият ва шуҳрати шеъри Сайидо ва ҳунари эҷоди ўро дар бар гирифтааст. Дар ҳақиқат, мақому мартабаи Сайидо дар эҷоди ғазалу мусаммат ва ашъори ихтиносдодаи ў ба ҳунармандию ҳунармандон, инчунин осори тамсилӣ-мунозиравӣ басо сазовори таҳсин аст. Албатта, шоир вобаста ба мақоми адабии худ қадршиносӣ нашуда бошад ҳам, ҷомеа ё худ оммаи мардум эҷодиёти Сайидоро аз бар карда, ба ҳунари шоир ва санъати назми ў таваҷҷуҳи хос доштаанд. Муҳим он аст, ки ин паҳлуи масъаларо худи шоир ҳам дарк кардааст. Ҳатто борҳо дар ашъораш ба ин ҷиҳат ишораҳо кардааст:

Маро кай метавонанд аз забонҳо ҷамъ кард акнун,  
Ман он рози ниҳон будам, ки берун аз даҳон рафтам.

Ҳадаф дар байти боло бақои исми эҷодкор, пойдории эҷоди бадеъ, қадршиносии адабиёт ва ҳунари сухансанҷӣ мебошад. Ё худ мақсади Сайидо ба ҷуз аз шеъру сухангустарӣ чизи дигаре дар ин олам набудааст ва ў пайваста дар андешаи бадеъ – шеър будааст:

*Чуз фикри шеър пешаи мо нест, Саййидо,  
Моро ба даҳр мансаби дигар надодаанд.*

Яке аз хидматҳои назарраси Саййидо дар таърихи адабиёт он аст, ки ў адабиётро, хосса шеърро ба зиндагӣ, ба ҳаёт, ба рӯзгори мардум, ба ҳалқ, ба табақаҳои иҷтимоии заҳматии ҳаёт наздик кард ва инро на дар ин ва ё он марҳалай эҷодӣ, балки тамоми умри хешро маҳз ба ҳамин масъала баҳшида, ба ҷуз он фикри дигаре накардааст.

Хидмати шоир оид ба пазироии суннат ва дар ҳамин замина ба даст овардани тозакориҳои адабӣ басо сазовори таҳсин аст.

Саййидо дар рушди жанрҳо, таҳаввули анвои адабӣ, тақозои тематикий, ҷузъиёти бадеии лирикӣ, ҳунари эҷоду маҳорати таълиф, коргирӣ аз санъатҳои шеъригу воситаҳои тасвир ва гайра низ роҳу равиши ҳоси худро дорад.

Сехри сухани ҳунарии ў ҳатто дар замони худи шоир, дар сар то сари Шарқ шуҳрат пайдо карда будааст:

*Ба мулки Исфаҳону Ҳинҷ меконанд ашъорам,  
Зи Туркистаному ҳаргиз надорам эътибор ин ҷо.*

Саҳми Саййидо дар ғанӣ гардонидани таркибу захираи лугавии забони тоҷикӣ низ басо бузург аст.

## САВОЛ ВА СУПОРИШҲО

1. Оид ба айёми ҷавонӣ ва илмомӯзии Саййидо маълумот дижед.
2. Сабаби дар Бухоро муқими гардидани Саййидо чист?
3. Оҳирҳои умри шоир чӣ гуна гузаштааст?
4. Дар бораи мероси адабии Саййидо маълумот дижед.
5. Соҳту маркиби «Куллиёт»-и шоирро шарҳ дижед.
6. Мавзӯъҳои марказии газалиёти Саййидоро баён қунед.
7. Тозакории шоир дар эҷоди газал аз чӣ иборат аст?
8. Мавзӯъ ва мундариҷаи газали «Бо кӣ равишан созам аҳволи дили афгори хеши»-ро баён қунед.
9. Ғазали Саййидо, ки бо матлаи:  
*Мурғи беболупаре дидам, дилам омад ба ёд,*  
Нолаи ҷугзе шунидам, манзилам омад ба ёд. – оғоз мешавад, қадом мавзӯъҳоро дар бар мегирад?
10. Азвози сиёсӣ – таъриҳӣ дар газалиёти Саййидо чӣ гуна инъикос ёфтааст?
11. Муносибати Саййидо бо табақаҳои иҷтимоии ҷомеъа чӣ гуна аст?
12. Ғазали «Бувад мунъим азизи кишивару озод хор ин ҷо»-ро шарҳ дижед.
13. Соҳту маркиби мусамматҳои Саййидоро баён қунед.
14. «Шаҳрошӯб»-и Саййидо аз нигоҳи мазмуну муҳтаво чӣ гуна асар аст?
15. Мазмун ва мундариҷаи ашъори ба ҳунармандон баҳшидаи Саййидоро баён қунед.

16. Мавзӯъ, мазмуну муҳтаво ва хусусиятҳои шаклии «Баҳориёт»-и шоурро баёни кунед.
17. «Баҳориёт»-и Сайидо қадом масъалаҳои сиёсиву иҷтимоиро дар бар гирифтааст?
18. Дар бораи ҳунари шоурии Сайидо чӣ медонед?

### САВОЛНОМАИ ТЕСТӢ

1. Сайидо барои таҳсил ба қадомин шаҳр омад?

A.	Самарқанд	C.	Тошканд
B.	Хуҷанд	D.	Хоразм
E.	Бухоро		

2. Сайидо дар қадомин мадраса таҳсил кардааст?

A.	Мансурия	C.	Улугбек
B.	Низомия	D.	Қўқалтоши
E.	Лаби ҳавзи Нодир-девонибегӣ		

4. Чаро Сайидо баъд аз ҳатми мадраса ба зодгоҳаш наомад?

A.	Барои нооромии роҳ	C.	Барои он ки ба сафари олам баромад
B.	Ба ў иҷозат надоданд	D.	Барои он ки дарборро ихтиёр карда буд
E.	Барои он ки Бухоро маркази илму фарҳанг ва шеъру адаб буд		

5. Байти зерин аз қист?

Ба мулки Исфаҳону Ҳинд меҳонанд ашъорам.  
Зи Туркистонаму ҳаргиз надорам эътибор ин ҷо.

A.	Ҷомӣ	C.	Мушиғиқӣ
B.	Биноӣ	D.	Соиб
E.	Сайидо		

6. «Куллиёт»-и Сайидо чӣ миқдор обётро фаро мегирад?

A.	6000 байтро	C.	7000 байтро
B.	6500 байтро	D.	8000 байтро
E.	8500 байтро		

7. Таркиби девони Сайидои Насафӣ асосан аз қадом жанр иборат аст?

A.	Қасида	C.	Рубоӣ
B.	Қитъа	D.	Мусаммат
E.	Ғазал		

8. Пас аз газал дар аиъори Саййидо кадом жсанр мавкеъ дорад?

A.	Қасида	C.	Маснавӣ
B.	Рубоӣ	D.	Дубайтӣ
E.	Мусаммат		

9. Ҳар кӣ бо душмании халқ равон аст чу баҳр,  
Зуд бошад, ки сари хеш чу гирдоб ҳӯрад. Байти фавқ аз кист?

A.	Ҷомӣ	C.	Ҳилолӣ
B.	Биноӣ	D.	Мушифиқӣ
E.	Саййидо		

10. Кадоме аз ин шоирон төвдоди абёти газалро ба 27 байт расонидааст?

A.	Биноӣ	C.	Шавкати Бухороӣ
B.	Ҳилолӣ	D.	Мушифиқӣ
E.	Саййидо		

11. Шеърҳои «Дар таърифи наҷҷор», «Дар таърифи нонво»-ро кӣ эҷод кардааст?

A.	Биноӣ	C.	Бедил
B.	Ҳилолӣ	D.	Мушифиқӣ
E.	Саййидо		

12. Дуюмин касе, ки дар адабиёти тоҷик «Шаҳроиӯб» навиштааст, кист?

A.	Биноӣ	C.	Мушифиқӣ
B.	Ҳилолӣ	D.	Восиғӣ
E.	Саййидо		

13. «Шаҳроиӯб»-и Саййидо, асосан дар кадом навъи адабӣ эҷод шудааст?

A.	рубоӣ	C.	қасида
B.	газал	D.	қитъа
E.	таркиббанӣ		

14. «Баҳориёт»-и Саййидо чӣ гуна асар аст?

A.	ҳамосӣ	C.	маросӣ
B.	шикӣ	D.	ирфонӣ
E.	тамсилӣ		

15. «Баҳориёт»-и Сайидо аз чанд қисм иборат аст?

A.	панҷ қисм	C.	се қисм
B.	чор қисм	D.	ду қисм
E.	як қисми асосӣ		

16. Номи дигари «Баҳориёт»-ро пайдо қунед:

A.	«Мушу гурба»	C.	«Тӯтинома»
B.	«Калила ва Димна»	D.	«Уштурнома»
E.	«Ҳайвонотнома»		

17. Аҷододи ман ба мири мушион такая меқунад,

Имрӯз дар баробари ман кист дар ҷаҳон? – Ин байт аз забони қадом ҷонвар аст?

A.	забони саг	C.	забони гург
B.	забони гурба	D.	забони фил
E.	забони муши		

18. «Баҳориёт» бо ғалабаи қадом ҷонвар хотима меёбад?

A.	ғалабаи муши	C.	ғалабаи фил
B.	ғалабаи гурба	D.	ғалабаи саг
E.	ғалабаи мӯрча		

19. «Шаҳрошӯб»-и Сайидо доир ба чанд навъни ҳунарманӣ баҳс меқунад?

A.	200 навъ	C.	208 навъ
B.	205 навъ	D.	210 навъ
E.	212 навъ		

20. Бандҳои мусаммати мухаммас аз чанд мисраъ иборат аст?

A.	ду	C.	чор
B.	се	D.	панҷ
E.	шаш		

21. Мусаммати мухаммас чанд хел мешавад?

A.	панҷ хел	C.	се хел
B.	чор хел	D.	ду хел
E.	шаш хел		

## СОИБИ ТАБРЕЗӢ



Яке аз бузургтарин симоҳои адабию фарҳангии садаи XVII, адиби навовару эҷодкори тозакор Мирзо Муҳаммадалии Соиб

- фарзанди Мирзо Абдурраҳим аст, ки бо эҷодиёти ғаниву гуногунчилои худ на танҳо ба адабиёти асри хеш, балки ба ҷараёни баъдии адабиёт низ таъсири амиқу дақиқ гузаштааст.

Мирзо Муҳаммадалии Соиб соли 1592 дар шаҳри Табрез по ба арсаи ҳастӣ ниҳодааст. Аз нигоҳи баромади иҷтимоӣ Соиб аз табақаи бозаргонони чомеа буда, аҷдоди ў асосан аз Табрез будаанд ва дар рӯзгори шоҳ Аббоси Кабир бо ташабbusi ин сиёsatмадор онҳо бо турӯхе аз ҳампешагонашон ба Исфахон кӯчонида шудаанд. Дар ин бора худи Соиб баъзе ишораҳо низ намудааст:

*Соиб аз хоки поки Табрез аст,  
Ҳаст Саъдӣ гар аз гили Шероз.*

Азбаски Соиб аз табақаи бозаргонон буд, ба ў муюссар шудааст, ки ҳамаи илмҳои ҷории замони худро фаро бигирад. Ҳусусан, илмҳои фалсафа, ҳикмат, «Қуръон»-у тафсир, ҳадису фикҳ, сарфу нахв, лугат, адабиёт, қалом, мантиқ, қоғия, арӯз, бадеъ ва ғайрору ба хубӣ омӯхтааст.

Бахусус, дар илми ҳат баҳраи комил дошт, зоро назокати ин ҳунарро аз устоду амаки худ - Шамсуддини Табрезӣ (Шамси Сонӣ), ки лақаби «Ширинқалам» дошт, омӯхта будааст. Ин аст,

ки «Хамса»-и Низомии Ганҷавӣ, «Куллиёт»-и Шамси Табрезӣ ва бисёр асарҳои дигар ба қалами ӯ китобат шудаанд.

Ба қавли сарчашмаҳо, гӯё мусирони Соиб, бузургон Ҳаким Руно, Масехи Кошӣ, Ҳаким Шифоӣ аз ҷумлаи устодони Соиб дар ҷодаи илми шеъру адаб бошанд, вале ахли таҳқиқ ин далелро тасдиқ накардаанд, зоро худи Соиб мегӯяд:

*Татаббуи<sup>25</sup> сухани кас накардаам ҳаргиз,  
Касе накарда ба ман фанни шеърро талқин.  
Ба зӯри фикр бар ин тарз даст ёфтаам,  
Садаф зи обилаи даст ёфт дурри самин<sup>26</sup>.*

Соиб дар овони ҷавонӣ ба зиёрати Макка ва Мадина рафта, пас аз адои ҳаҷ дар ватан бисёр наистода, муддате дар Кобул иқомат ихтиёр мекунад. Вай дар Кобул бо ҳукмрони он ҷо Зафархон наздикий пайдо менамояд, зоро ҳоким дар симои Соиб шахси донишманду эҷодкори соҳибистеъододеро дармеёбад. Худи Зафархон табъи шоирӣ дошта, сухану суханварро аз ин сабаб хеле ҳуб қадршиносӣ мекард. Ин аст, ки Зафархон Соибро ҳатто устоди хеш меҳонад. Баъдтар бо дастирии ӯ Соиб ба дарбори Султони Ҳинд – Шоҳиҷаҳон низ роҳ мейёбад. Аз ишораҳои шоир ҷунин ба мушоҳида мерасад, ки ӯ дар Ҳиндустон шуҳрати беандоза пайдо карда будааст:

*Пеш аз ин ҳарчанд шуҳрат дошт дар мулки Ироқ,  
Сайри мулки Ҳинд Соибро баландовоза кард.*

Ва ё ин ки:

*Лиллаҳилҳамд, ки баъд аз сафари ҳаҷ, Соиб,  
Аҳди худ тоза ба султони Ҳурросон кардам.*

Ё худ:

*Баландном нагардад, касе ки дар ватан аст,  
Зи нақши сода бувад, то ақиқ дар Яман аст.  
Дили рамидай мо шиква аз ватан дорад,  
Ақиқи мо дили турхуне аз Яман дорад.*

Ё худ дар ҷойи дигар низ ба ин маънӣ ҷунин ишорае дорад:

*Шаш сол беш рафт, ки аз Исфаҳон ба Ҳинд  
Афтодааст тавсани азми маро сафар.*

<sup>25</sup> Татаббуъ – пайравӣ

<sup>26</sup> Самин – гаронбаҳо

Чун овозаи шеъраш паҳн шуд, шоҳ Аббоси Сонӣ ўро ба Исфаҳон хонд ва ҳатто бо унвони маликушшуаро сазовораш донист. Пас аз ў шоҳ Сулаймон ҳам Соибро қадршиносӣ кардааст. Ба қавли тазкиранависи тоҷик Муҳаммадбадеъ Малеҳои Самарқандӣ, Соиби Табрезӣ муддате сайри диёри Мовароуннаҳр намуда, бо аҳли шеъру адаби қаламрави мазкур низ ошной доштааст.

Соиб баъдҳо хидмати дарборро низ истеъфо дода, беш аз даҳ сол берун аз дарбор ба эҷод пардохтааст.

Поёни умри ў дар Исфаҳон гузашта, соли 1675 олами фониро падруд гуфтааст ва оромгоҳаш дар Исфаҳон буда, онро рамзи «Анчумани адабии Соиб» гуфтаанд.

Соиби Табрезӣ фарзандони хешро дар роҳи сухандӯстию маърифатҳоҳӣ парвариш намуда, яке аз писарони шоир, ки шахсияти шинохтае дар қаламрави онрӯзai диёраш будааст, Мирзо Раҳими Соиб ном дошта, дар шеъру адаб маъруф будааст.

## ЭҶОДИЁТИ СОИБИ ТАБРЕЗӢ

Эҷодиёти Мирзо Муҳаммадалӣ Соиби Табрезӣ хеле ғанию рангин ва серпаҳлу буда, дар он ғазал мавқеи аввалиндарача дорад. Дар маҷмӯъ ба қалами Соиб 120 ҳазор байт тааллук дошта, аз он ҷумла маснавии «Қандаҳорнома» низ ба ў нисбат дода мешавад.

Муҳимтарин ҳусусияти таркиби девони Мирзо Муҳаммадалии Соиб он аст, ки ў ашъори худро-лирикаи хешро табақабандии ачиб мекунад. Яъне ашъори ишқии худро, ки дар он нозу истиғнои маъшуқа, васфи зебоиҳои вай, ҳусну ҷамоли ўро васф кардааст, таҳти унвони «Миръот-ул-ҷамол» (оинаи ҳусн) меорад. Ашъоре, ки дар он ҷузъиёти ҳусни зоҳирӣ маҳбуба: ҷашму абрӯ, ҳолу зулф, асбобҳои ороишӣ мисли шонаву оина ситоиш карда мешавад, онро «Ороиши нигор» меномад ва ё худ шеърҳои ба васоити шодию нишот, хушгузаронии умр, рӯзгор, зиндагӣ, яъне маю майгусорӣ, бодапаймой ва гайра бахшидаи худро ин адаби мутафаккир унвони «Майхона» гузоштааст. Инчунин, ашъори ахлоқиву тарбиявиро бо мавзӯъҳои дигари ҳаётию фалсафӣ ва ҷанбаҳои дигари иҷтимоӣ «Воҷиб-ул-ҳифз» ном ниҳодааст. Бояд гуфт, ки ҳуди ҳамин падида дар таърихи адабиёти тоҷик доир ба мураттабсозии девони ашъор нодир буда,

дар чунин шакл корбаст намудани он хоси Соиби Табрезӣ аст. Ба ашъори дар боло зикргардида баҳши қасоид илова шуда, ба ин восита «Куллиёт»-и Соиб фароҳам омадааст.

Мирзо Муҳаммадалий Соиби Табрезӣ на танҳо дар навъҳои лирикӣ: қасида, қитъа, рубой ва ғайра табъи баланд доштааст, ў хусусан дар эҷоди газал шуҳрати маҳсус пайдо намудааст. Инчунин, мутафаккир дар эҷоди осори манзуми калонҳаҷам низ устоди давр будааст. Аз ин рӯ, аз ў маснавиҳои «Қандахорнома» ва «Маҳмуду Аёз» ба ёдгор мондааст.

Дар ин ҷо як нуктаи дигарро месазад хотиррасон созем, ки Соиб аз замони хеш то рӯзгори кунунӣ на танҳо дар Шарқ, балки дар олам ҳамчун намояндаи мактаби сабки ҳиндӣ шуҳрат дорад.

То кунун оид ба рӯзгору фаъолияти адабии ў ба ҷуз қайду ишорат, мақолаҳо, муаррифиномаҳо, баёзҳову тазкираҳои мусоири адабиёти тоҷик, инчунин фаслҳои чудогонаи таъриҳҳои адабиёти форсӣ низ баҳшида шудаанд, ки арзиши ниҳоят гарони илмӣ-тадқиқотӣ ва оммавӣ доранд. Зоро дар онҳо дар баробари адабиёти даври шоир, оид ба ҷараёни зиндагии Соиб, паҳлуҳои рӯзгори ў, лаҳзаҳои ҳаёти адаб, камолоту эҷодиёти вай, таркиби девони адаб, саҳми ў дар таҳаввули адабиёти асрар ва таърихи баъдии адабиёт, хусусиятҳои эҷодӣ, мавзӯъҳои ашъор, сабки гуфттору шевай баён, ҳунари эҷоду маҳорати суханварӣ, тарзи таълифиу истеъдоди сухангустарӣ ва ғайра маълумоти зарурӣ дода шудааст.

## МАВЗӰҲОИ АСОСИИ ФАЗАЛИЁТУ МУСАММАТҲОИ СОИБИ ТАБРЕЗӢ

Соиб яке аз шоирони тавонони газалсарост, ки дар таҳаввулоти жанри мазкур саҳми арзанда доранд. Ў дар оғаридани мусаммат низ хеле қавипанҷа мебошад. Мусамматҳои ў аз нигоҳи мавзӯъ ва муҳтаво, инчунин аз ҷиҳати хусусиятҳои шаклӣ асосан суннатӣ бошандҳам, дар ҳунари эҷод навоваронаанд. Чунончи, мусаммати мухаммаси аввали девони шоир, ки аз нигоҳи унсурҳои шаклӣ тозакориҳо дошта, хеле ҳунармандона эҷод шудааст ва аз чаҳор банд иборат аст:

*Тулӯи субҳи содиқ сар зад аз тироҳани мино,  
Насими рӯҳпарвар мевазад аз гулшани мино,  
Суроги дӯхтари раз кардаам аз маскани мино,*

*Агар ин бор меомад ба дастам гардани мино,  
Чу дурди май нахоҳам дошт даст аз гардани мино.*

*Маро савдои ишиқ ўзи хобу хур бароварда,  
Сарамро мунини тақдир аз дафтар бароварда,  
Барои күштани ман осмон маҳзар бароварда,  
Ду субҳи содиқанд аз як гиребон сар бароварда:  
Яди байзои соқӣ бо баёзи гардани мино.*

Банди сеюми мусаммати мухаммаси мазкур бо эътибори мавзӯй ва мазмуну муҳтаво ишқӣ буда, тавъам бо маю соқӣ идома мекунад, ки байтеро аз он метавон зикр намуд:

*Чу донистам, ки гаштам ошиқу шайдои бетобаши,  
Ба бедорӣ тавонам дид он маҳро, на дар хобаи...*

Тозакорӣ дар шакл аз он иборат аст, ки дар банди чахорум тахаллуси адиб ба ҳайси радифи мураккаб оварда шудааст. Албатта, ин ҳолат ҳам таъкиди маъно ва ҳам бори гоявӣ бардоштани унсури шаклӣ ва ниҳоят таъмини оҳангнокӣ дар бандро низ дорад:

*Ба қуфри зулфи чонон тоза шуд имон маро, Соиб,  
Нигоҳи гарми оташи мезанад дар ҷон маро, Соиб,  
Ду мисраъ дилнишин афтод дар девон маро, Соиб,  
Ду ҷиз афтод ҳуш аз базми майхорон маро, Соиб:  
Зи по афтодани соқӣ, ба сар галтидани мино.*

Мусаммати мухаммаси мазкур хеле ҳунармандона эҷод шудааст. Ҳолати хеле табиии соқӣ, чом, мино, ошиқ, маҳбуба ва ҷузъиёти дигари марбути он басо ҳунармандона, мушоҳидакорона ва устодона ба тасвир гирифта шудаанд. Ҳадаф висол ва ҳушгузаронии умр буда, баҳрабардорӣ аз ҳаёт, ғанимат донистани рӯзгор шарти асосии он дониста мешавад. Мусаммати мухаммаси зикршуда дар вазни:

v - - - / v - - - / v - - - / v - - -

ҳазачи мусаммани солим таълиф шудааст.

Ба ҳамин тарик, дар девони шоир 8 мусаммати мухаммаси аз ҷаҳор то 7 - бандӣ буда, дар маҷмӯй 42 банд мебошанд ва 210 мисраъ ё ин ки 105 байтро ташкил медиҳанд. Ҳамаи мусамматҳои мухаммаси Соиб дар мавзӯъҳои ишқӣ, маю бода, баҳору зебоиҳои табиат ва ғайра эҷод шудаанд. Аз тарафи дигар, хеле сабук бошад ҳам, оҳангҳои иҷтимоиро низ фаро гирифтаанд. Вале оҳангҳои

хеле қавии иҷтимоӣ, ки дар ғазалиёти шоир дида мешаванд, дар мусамматҳои мухаммаси ӯ дучор намеоянд.

Чунончи, банди аввали мусаммати мухаммаси дуюми девонро барои намуна зикр менамоем:

*Гаҳ ба ман теги тагофул он париҷӯ мезанаద,  
Гоҳам оташ бар ҷигар аз тундии ҳӯ мезанаద,  
Рӯ матоб, ай дил, агар тег он ҷафоҷӯ мезанаద,  
Ҳар кӣ ҳудро бар дами шамишири абрӯ мезанаద,  
Чун ҳилоли ид бар ҳуршиед паҳлу мезанаద.*

Мусаммати мухаммаси мазкур дорои панҷ банд (басту панҷ мисраъ) буда, ишқист ва маҳбуба аз ҳама чиҳат (ҳам зоҳирان ва ҳам ботинан) бартарӣ дорад. Маҳбуба ҷафоҷӯ, бераҳм, бемехр, пурноз, фоҳир, ношикебо, бадзабон аст. Ошиқ баръакс: ҷафокаш, шикебо, содик, ҳалим, ботавозуъ, хоксор, хушмуомила, заҳматкаш мебошад.

Мусаммати мухаммаси зикршуда мураддаф (ридфи сода) ва дорои қоғияи мӯқайяд буда, қоғияҳо бо ҳарфи равӣ («ӯ») интиҳо ёфтаанд. Он дар вазни рамали мусаммани маҳзуф (баъзан мақсур) эҷод шудааст, ки афоъили он чунин аст:

- v - - / - v - - / - v - - / - v -

яъне: фоъилотун, фоъилотун, фоъилотун, фоъилун ё фоъилон.

Умуман, мусамматҳои мухаммаси Соиб аз нигоҳи мавзӯъ, мазмуну муҳтаво маҳдуд буда, асосан аз баёни ишқу исёнҳои қалбии инсон, васфи ҳусну чамоли маҳбуба, ситоиши маънавиёти маъшуқа ва якҷо бо ҳолати ошиқ дар иртиботи масъалаҳои мазкур бо авзои замон ва гайра иборат мебошад. Вале аз нигоҳи ҳунари эҷод дар сатҳи ғазалиёташ эҷод шудаанд. Ин чиҳат барои муайян намудани пояи шоирии Соиб хеле хуб мусоидат меқунад.

Қисмати асосии девони Соиби Табрезиро ғазал фароҳам овардааст. Албатта, чун ғазал ба забон гирифта мешавад, ҳатман ишқ фарорӯйи инсон меистад. Мо аз ин чиҳат мавзӯи мазкуро дар ашъори Соиб басо хуб эҳсос менамоем. Аз силки чунин ғазалҳо метавон ғазали зеринро чун намуна зикр намуд, ки тобиши хеле қавии фалсафӣ низ дорад, чунончи:

*Зиҳӯ рӯјат баҳори зиндагонӣ,  
Ба лаълат зинда номи бенишонӣ,  
Бадомӯзи ҳавас ошиқ нагардад,  
Намеояд зи гулчин бөгбонӣ.  
Ба ҳарфи ишқ саргармам, ки бошад*

*Ҳаёти шамъ аз оташзабонӣ.  
Ду зулфат шоҳроҳи лашкари Чин,  
Ду чашмат хобгоҳи нотавонӣ.  
Макун чун Ҳизр бар худ роҳро дур,  
Ки наздик аст роҳи ҷонғиишонӣ.  
Шароби кӯҳнаву ёри кӯҳанро  
Ганимат дон чу айёми ҷавонӣ.  
Агар ошиқ намебудем, Соиб,  
Чӯ мекардем бо ин зиндагонӣ?!*

Аз муҳтавои ғазали мазкур пайдост, ки мавзӯи марказии он ишқ буда, дар он васфи маҳбуба, ҷузъиёти зебоиҳои ҳусни ў, то андозае дур афтодани ошиқ ва тадриҷан ба ҳичрон гирифтор шуданаш, шикебоии ошиқ, нози маҳбуба, дурӣ ҷустани ў аз ошиқ, вале ин ҳамаро аз гардиши рӯзгор, аз ҳукми тақдир, аз печидагиҳои зиндагӣ дидани ошиқ ба назар мерасад.

Дар баробари ин ҳама, то ҳадде моҳияти андарзӣ гирифтани образи лирикии ошиқ ба мушоҳида мерасад, ки яке аз сифатҳои хеле нозуки сабки сухани Соиб, ҳосса услуби ғазалсарои ўст.

Дар ашъори Соиб оҳангҳои тасаввуфию ирфонӣ низ хеле қавист, зоро боре сари ин масъала ўро муосирин имтиҳон низ кардаанд. Яке аз шогирдон боре мисраи зеринро ба санчиши устод мефиристад:

*Аз шишиаи бемай майи бешшиа талаб кун,*

Соиб фавран мисраи мазқурро чунин комил месозад:

*Ҳакро зи дили холӣ аз андеша талаб кун.*

Аз тарафи дигар, ў дар ин ҷода то ба ҳадде ба ашъори Ҷалолуддини Балхӣ, Шамсуддин Муҳаммад Ҳофизи Шерозӣ, Бобо Фигонии Шерозӣ асосан рӯ овардааст ва чун дар ғазали пайгири ин тоифа аст, маълум мешавад, ки табъу салиқаи солиму баланд дорад ва аз тарафи дигар, ирфону тасаввуф дар ғазали ў мақоми асосӣ дорад. Чунончи, дар ин ғазал, ки дар пайравии Ҳофиз эҷод шудааст, мегӯяд:

*To манзили ман бодияи бехабарӣ буд,  
Ҳар мавҷи саробам ба назар боли парӣ буд.  
Чун сарв дар ин боззи озодагии хеш  
Боре, ки маро буд ба дил, бесамарӣ буд.  
Зон рӯз, ки шуд дидай ман боз чу нарғис,*

*Аврокү дилам сарфи пареишонназарӣ буд.  
Буд аз дами шамшер дами субҳи нишотам,  
То ҷавишани довудии ман бехабарӣ буд.  
Расвоии шамъ аст зи тироҳани фонус,  
Дар парда сухан гуфтани ман пардадарӣ буд.  
Аз аҷӯз чу шабнам нафитодем дар ин бозг,  
Афтодагии мо гули равишангуҳарӣ буд.  
Ёре, ки губор аз дили ғамдидаи мо бурд,  
Беминнату бемузӯд насими саҳарӣ буд.  
Чун партави ҳуршид, ки дар оина афтод,  
Аз умр ҳамин баҳраи ман ҷилвагарӣ буд.  
Соиб, чӯй тавон кард ба таклифи азизон  
Варна, тарафи Ҳоча шудан бебасарӣ буд.*

Ғазали мазкур, ки хеле ҳунармандона эҷод шудааст, мураддафу муқаффо буда, аз нигоҳи вазн низ ҷолиб аст. Ғазал дар баҳри ҳазаҷи мусаммани аҳраби макфуфи маҳзуф эҷод шудааст, ки аркони он ҷунин аст:

- - v / v - - v / v - - v / v - - ё: v - ~  
яъне: мафъӯлу, мафоъйлу, мафоъйлу, фаъӯлун ё мафоъйл.

Дар ғазали мазкур бевафоии дунё, назарфиребии он, гузашти умр мисли лаҳзае нигаристан ба оина таъбир карда мешавад, ки ҳадаф ҳушдор додан аз тағофул варзидан мебошад. Гузашти умри ройгон монанд ба ҷизест, ки ба дами шамшер мувоҷеҳ мегардад ва аз раҳоӣ дигар илоҷу ҷорае надорад ва ҳадафи эҷодкор он аст, ки барои баҳра бардоштан аз умр, аз зиндагӣ кореро метавон интихоб кард, роҳеро метавон пеш гирифт, то ин ки дар охир лабу ангушти ҳайрат нағазӣ. Яъне, ин роҳи ирфон, маърифати Ҳақ мебошад.

Дар таълимоти ирфонии ӯ роҳи мазкур роҳи камолот, роҳи мукаммалий ва ҷавонмардона аст, ки агар зарра ба он макон ҳудро расонад, зарра наҳоҳад монд ва ё шабнам агар комёб шавад, офтоб ҳоҳад гашт:

*To дида маҳви рӯйи ту шуд, комёб шуд,  
Шабнам ба офтоб расид, офтоб шуд.  
Як ҷашм ҳоби талҳ ҷаҳон дар бисот дошт,  
Он ҳам насиби дидай шӯри ҳубоб шуд.  
Аз шарми зулғу рӯйи ту дар ноғи оҳувон  
Сад бор мушк хун шуду хун мушки ноб шуд.  
Аз рафтани ҳубоб чӯй парвост баҳро,  
Ишқи туро аз ин чӯй, ки олам ҳароб шуд.  
То ҷеҳраи ту дар арақи шарм ғӯта зад,*

*Хар орзу, ки дар дили ман буд, об шуд.  
Оби ҳаёти Хизр гилолуди миннат аст.  
Хүш вакъти ташнае, ки дучори сароб шуд.  
Соиб, зи файзи ҷозибаи ишиқ оқибат  
Бо офтоб зарраи ман ҳамрикоб шуд.*

Агар каме амиқтару дақиктар дида шавад, гумон меравад, ки чанд байти аввали газали мазкур давоми мантиқии газали боло бошад, зеро давоми он роҳ дар ин газал тавзех дода мешавад.

Газали боло ишқӣ буда, ифодаҳои шоир, оҳангҳои дигари иҷтимоӣ: хоби талҳ, бисоти ҷаҳон, дидаи шӯри ҳубоб, шарми зулғу рӯ, сайри ҳубоб, ҳаробии олам, арақи шарм, об шудани орзу, ҳамрикоби офтоб ва ғайра ҳеле саҳт омезиш дода шудааст.

Дар тасвири ошиқона, ки васфи ҷузъиёти ҷамоли маҳбуба аст, бо ҷузъиёти пуртазоди ҳаёт ба қиёс гирифта мешавад. Вале масоили ноҳамвори рӯзгорро бо печидагиҳои сершумори зиндагӣ ишқ мувофики мурод сохтааст.

Ғазал бо ҳусусиятҳои шаклӣ низ қобили таваҷҷӯҳ аст: он мураддаф буда, радифи сода (шуд) дорад, ки бори ғоявӣ бар уҳда дорад ва то андозае барои оҳангнокӣ ба қофия низ таҳқим мебахшад.

Қофияҳои газали боло муқайяд буда, бо ҳарфи равӣ - «б» интиҳо ёфтаанд.

Ғазал дар баҳри музореи мусаммани ахраби макфуфи маҳзуф эҷод шудааст, ки афоъили он чунин аст:

- v / - v - v / v - - v / - v -

яъне: мафъӯлу, фоъилоту, мафоъйлу, фоъилун.

Дар баробари мавзӯъҳои ишқӣ, маю мусикӣ, баҳору васфи табиат ва ғайра дар ғазалиёти Соиб мавзӯъҳои дигар: дӯстии рафоқати инсонҳо, дастгирии ҳамдигар, ёрӣ ба дармондагону бечорагон, ҳимояи аҳли меҳнату фуқаро, васфи илму дониш, хираду ақл, маърифату маънавиёт, мувофиқати қавлу амал, гуфтору кирдор ва ғайра манзур мегардад. Дар баробари ин амалу кирдорҳои зишт, қабоҳати инсонӣ, авомфирибиву мардумозорӣ, танбалию пурхӯрӣ, хобу ҳашм, бадтинатию сиёҳдилӣ, муфтҳӯрию дилозорӣ, такаббуру ҳавобаландӣ, ҳудҳоҳи ҳудписандӣ, ғаммоziю ҷоҳилӣ, дунҳимматию пасттинатӣ, мумсикию баҳилӣ, золимпешагиву ҳақимардумхӯrӣ, чафокорию бепарвой ва ғайрато саҳт зери танқид мегирад. Ба ин маънӣ, ки шаҳси пастҳиммат ба сарманзили мақсад наҳоҳад расид, мегӯяд:

*Ба ҳеч ҷо нарасад, ҳар кӣ ҳимматаш паст аст,  
Пари шикаста хасу хори ошёна шавад.*

Ҳол он ки агар шахс ҳимматбаланду саҳоватманд бошад, барояш дар ду олам мушкиле садди роҳ наҳоҳад шуд.

Ӯ мегӯяд:

*Ба ҳиммат метавонӣ қатъ кардан осмонҳоро,  
Чаро бо инчунин теге ниҳон зери сипар бошӣ?*

Яке аз хусусиятҳои хеле муҳимми лирикаи Соиб ва хусусан, ғазалҳои ў он аст, ки дар ғазал аз саромадони он Ҷалолуддини Балхӣ, Ҳусрави Дехлавӣ, Саъдии Шерозӣ, Ҳофизи Шерозӣ, Урфии Шерозӣ, Бобо Фигонии Шерозӣ, Назиригу Файзӣ ва дигарон ба некӣ ёд мекунад, нозукиҳо ва латофату лаҳни сухани онҳоро хеле хуб омӯхтааст ва аз ин рӯ, ҳамин чиҳат аз баландии табъу тавоноии шоир Соиб гувоҳӣ медиҳад.

Ба ин маънӣ, донишманди Ҳинд Шиблии Нуъмонӣ дар «Шеър-ул-Аҷам» қазоват мекунад, ки «Соиб, агарчи тамоми устодону ҳамасронашро ба адаб ёд мекарда, лекин ба баъзе асотиди (устодҳои) сухан ниҳоят ақидаманд будааст. Зиёда аз ҳама, ба Ҳоча Ҳофиз иродат меварзад ва ин далели умдаест бар завқи салими ў...» Соиби Табрезӣ дар ғазалҳои ҷавобия низ қавипанча аст. Аввал ин, ки ў ба ғазалиёти ғазалсароёни дараҷаи аввали таърихи адабиёт даст мезанад ва ҷавобияҳое рӯйи кор меорад, ки агар аз ғазали аввал баланд набошад, паст ҳам нест. Масалан, яке аз ғазалсароёни хеле маъруф - Бобо Фигонии Шерозӣ ғазале дорад бо матлаи зерин:

*Ба бӯят субҳдам нолон ба гулгашти чаман рафтам,  
Ниҳодам рӯй бар рӯйи гулу аз хештан рафтам...*

Соиби Табрезӣ ба ин ғазал ҷунин ҷавобия дорад:

*Ба бӯят субҳдам гирён чу шабнам дар чаман рафтам,  
Ниҳодам рӯй бар рӯйи гулу аз хештан рафтам.*

«ташбеҳи шабнам шеърро рӯҳ дода ва даъвиро комилан событ кардааст».

Яке аз далелҳои осори пешиниён ва хосса ашъори гузаштагонро хеле нозук донистани Соиб он аст, ки ў аз ашъори бузургон дар шакли мунтаҳаб баёзе мураттаб намуда будааст ва албатта, барои он ки ин корро сомон бидиҳад, ашъору девон ва кулиёти бисёр саромадони суханро такрор ба такрор

санчидаасту мутолиа намудааст ва бешубҳа, ин кор бе таъсири мусбат нест. Зеро баёзи мураттабнамудай Мирзо Мухаммадалии Соиб дорой бисту панҷ ҳазор байт буда, ашъори беш аз ҳаштсад нафар шоирро фаро гирифтааст.

Соиб аз шуарои гузашта, чунон ки қаблан зикр шуд, ба Шайх Саъдии Шерозӣ ва маҳсусан ғазалиёти ў таваҷҷӯҳи маҳсус дорад, Чунончи, байти Саъдӣ:

*Қиёмат меқунӣ, Саъдӣ, бад-ин ширип сухан гуфтани,  
Мусаллам нест тӯтиро дар айёмат шакархой.*

Аз Соиб:

*Дар ин айём шуд ҳатми сухан бар хомаи Соиб,  
Мусаллам буд гар з-ин пеш бар Саъдӣ шакархой.*

Дар ғазалиёти Соиб ишқи байни инсонҳо, шӯру валвалаҳои қалбии инсонӣ, хиссияти латифи одамӣ, нози ошиқу истигнои маҳбуба, тараннуми муҳаббати поки ошиқон хеле мавқеъ дорад. Ў дар ин ҷода аз пешиниён ба ашъори Саъдӣ бештар рӯ меорад. Тафовути тасвири Соиб дар он аст, ки дар ин ҷо байтҳои ғазал ҷанбаи ирсолимасалӣ мегиранд. Масалан, ба ин ғазали Соиби Табрезӣ зеҳн монед:

*Онро, ки ҷашми масти ту беихтиёр кард,  
Осудааш зи турсии рӯзи шумор кард.  
Раҳме накард бар ҷигари оташини мо,  
Машишотае, ки лаъли туро обдор кард.  
Нагзошт ҷашм боз қунад дил губори ҷашм,  
Ин гарди шӯхҷашм чӣ бо ин савор кард.  
Аз дил манеч рӯй, ки шаккарсухан нашуд,  
Ҳар тӯтие, ки пушт бар оинадор кард.  
Беинтизор домани ҳуршиедро гирифт,  
Чун шабнам он ки оинае бегубор кард.  
Дар коми шер бистари роҳат фикандааст,  
Ҳар кас, ки хоби амн дар ин рӯзгор кард...  
Ин он ғазал, ки Саъдии Шероз гуфтааст:  
«Музд он гирифт, ҷони бародар, ки кор кард».*

Ачибии баёни Соиб ҳатто дар лирикаи сирф ишқӣ он аст, ки баёни ў тамоман тобиши иҷтимоӣ мегирад ва дар девони Соиб шеърро, ки дур аз оҳангҳои иҷтимоӣ бошад, пайдо намудан мусассар намегардад. Ишқи ў муҳаббати андарзомез аст, ки аз ноҳамвориҳои зиндагӣ, печутобҳои рӯзгор, пастию баландиҳои

ҳаёт, шебу фарозҳои умр, гирудорҳои олами инсонӣ, дорою нодориҳо маншаш мегирад, сарчашма пайдо мекунад. Намунаи қазовати боло газали зерини Соиб метавонад бошад:

*Соқӣ аз ҷоме агар хотири мо шод қунад,  
Беҳ аз он аст, ки сад майкада обод қунад.  
Чашми хуфтаст гизоле, ки надорад шӯҳӣ,  
Ману он сайд, ки хун дар дили сайёд қунад.  
Охир, ай подиҳаҳи ҳусн, чӣ инсоф аст ин,  
Ки дар айёми ту ишқ ин ҳама бедод қунад.  
Ёди айёми ҷунун бар сари ман борад санг,  
Қӯдаконро чу зи мактаб касе озод қунад.  
Мотами воқеаи Лайлло Маҷнун дорад,  
Ҳар дарое, ки дар ин бодия фарёд қунад.  
Бар забонаши ба ҷуз аз номи Ҳудо н-ояд ҳеч,  
Ҳар кӣ наззораи он ҳусни Ҳудодод қунад.  
Ҳандай қабк шавад нолаи ҳунин, Соиб,  
Бесутун ёд чу аз рафтани Фарҳод қунад.*

Ғазали мазкур низ ишқӣ буда, бо қавитарин оҳангҳои иҷтимоӣ қобили вуқӯъ шудааст, ки танҳо як ишораи сабуке метавон бар муҳтавои он намуд, то ҳадафи эҷодкор ошкортар гардад. Масалан, дар кӯтоҳтарин муддат, ки хуршед ба шабнам рух намуд, шабнам бо хуршед гӯё мепайвандад, яъне, бухор шуда ба ҳаво меравад. Вале ойинаи беғубори шабнам ҳамин маъниро дорад, ки шабнам болои чизе афтода бошад, аз сабаби соғу пок буданаш, ранги ҳамон чизро мегирад. Яъне, бо ӯ муқобилу мухолиф нест ва гайра.

Хусусиятҳои шаклии ғазал низ хубу ҷолиб аст, зоро мураддаф (радифи сода) ва муқаффо буда, қоғияҳои он муқайяд аст, чунки бо равӣ (ҳарфи «д») интиҳо мёбад. Бори ғоявӣ дар ғазали боло бештар бар уҳдаи радиф қарор гирифта, ҳадафи қоғия таъкиди маъно ва таъмини оҳангнокӣ мебошад. Аз нигоҳи вазн низ ғазали зикршуда ҷолиб аст. Ғазал дар баҳри рамали мусаммани маҳбуни маҳзуф (ё мақсур) эҷод шудааст, ки афоъили он ҷунин мебошад:

- v - - /vv - - /vv -

яъне: фоъилотун, фаъилотун, фаъилотун, фаъилун.

Замони Соиб низ мисли асрҳои пешин асри ғазал, айёми ғазал, замони ғазал буда, рушду инкишофи навъи адабии мазкур конуниятиҳои инкишофи адабиёти бадеиро то андозае муайян намудааст. Аз ин рӯ, як хусусияти ғазали Соиб, ғазалсарои ӯ ва

адабиёти даврони ин шоири баландпоя аз доираи лирикаи сирф ишқӣ берун баромада, ба масъалаҳои рӯзгору зиндагӣ, ба ҳаёти ҷомеа пайвастани газал аст ва ин ҷанба пас аз асри XIV, пас аз Ҳоҷа Ҳофиз рӯйи кор омадааст. Ба андешаи мо, ин тамоюл махсусан тавассути ашъори Соиб ривоҷу равнақ пайдо намуда, боиси таваҷҷӯҳи муссирони шоир ва аҳли қалами оянда низ шудааст.

Беш аз ин гуфтан мумкин аст, ки ин ҳусусияти лирикаи ишқӣ, яъне, даҳолату фарогирии иллату нуқсонҳои рӯзгор ва танқиди он яке аз ҷиддитарин таҳаввулот дар таърихи инқишифӣ навъи адабии газал буд, ки тавассути ашъори Соиб ҳукми суннатӣ касб кард.

**Чунончи:**

*Эмин аз душмани хомӯши шудан мумкин нест,  
Хатари роҳравон аз саги ғоғилгир аст.*

**Ё ин ки:**

*To шавӣ чашму ҷароғи ин ҷаҳон чун офтоб,  
Пӯшиши ҳар танғдасту фарии ҳар вайрони бои.*

Шоир онҳоеро, ки аз номи падар, мансабу кори ў ифтихор доранд, саҳт сарзаниш мекунад. Ба қавли ў, бояд ҳуди шаҳс боиси паҳн гардидани шуҳрати хеш дар рӯзгор бошад:

*Гавҳарнамои ҷавҳари зотии хеш бои,  
Ҳокаки ба сар, ки зинда ба номи падар бувад.*

Соиб аз шуарои қаблӣ таҷрибаи хислатҳои ҳамидаи инсониро аз қабили: ҳалқдӯстӣ, некукорӣ, мардумнавозӣ, илмдӯстӣ, ҳунаромӯзӣ, ёрӣ ба дармондагону ниёзмандон, нафърасонӣ, ҳоксориу фурӯтанӣ, шикастанафсию нармдиљ, дурандешию олиҳимматӣ, саҳоватмандию ҳайрҳоҳӣ, меҳнатқаринию суботкорӣ, шикебоию бурдборӣ ва гайраро пази魯фта, онро бо тобишҳои нав пешкаши мардум намудааст:

*Дона беҳтар дар замини нарм боло мекашад,  
Сарфарозӣ бештар, чун ҳоксорӣ бештар.*

**Ё ин ки:**

*Шабнам ба офтоб расид аз фитодагӣ,  
Бингар, ки аз қуҷо ба қуҷо метавон расид.*

**Ва ё:**

*Даъвии донии бувад, Соиб, ба нодонӣ далел,  
Ҳар кӣ нодон мешуморад хеширо, донотар аст.*

Ё ки:

*Хоксорӣ на биноест, ки вайрон гардад,  
Селҳо очизи қӯтоҳии ин деворанд.*

Аз ин рӯ, Соиб ба ин масъалаҳо ақидаи хоссаи худро дорад ва агар одитар карда гӯем, ў дар ин чода истиқоли андеша дорад. Ба андешаи ў:

*Пок кун аз гайбати мардум даҳони хеширо,  
Ай ки аз мисвок доим меқунӣ дандон сафед.*

ва аз ин рӯ гайбатро сарчашмаи аъмоли бад медонад. Ба назари шоир, маҳсусан забонро бояд эҳтиёт кард, зоро бурротарин шамшер аст, ки дигар ба ҳам намеояд:

*Ҳар киро теги забон нест ба фармон, Соиб,  
Оқибат қутиши шамшери забон мегардад.*

Дигар аз қавитарину муҳимтарин хусусиятҳои лирикаи Соиб ҷанбаи андарзӣ, моҳияти мавъизатӣ қасб намудани он аст. Албатта, ин яке аз хусусиятҳои сабки ҳиндӣ буда, маҳз тавассути ашъори Соиби Табрезӣ тақвият пайдо намуд.

Чунончи:

*Умр рафту хор-хораи дар дили бетоб монд,  
Мушиши хошoke дар ин вайрони аз селоб монд.  
Иқди дандон дар канорам рехт аз тори нафас,  
Ришиши хушке зи ҷандин гавҳари ноёб монд.  
Танпарастӣ фурсати молидани ҷаҳоне надод,  
Рӯйи матлаб дар ниқоби пардаҳои хоб монд.  
Дил зи бешикӣ даруни синаам афсурда шуд,  
Доги ин қандили равишан дар дили меҳроб монд.  
Ақл аз кори дили саргашта сар берун набурд,  
Дар дили баҳри вуҷуд ин қатраи ноёб монд.  
Корвони Юсуф аз Қанъон ба Миср овард рӯй,  
Давлати бедор рафту поӣ мо дар хоб монд.  
Аҳли дарде, Соиб, аз олам дучори мо нашууд,  
Дар дили мо ҳасрати ин гавҳари ноёб монд.*

Ғазали мазкур комилан ба мавзӯъҳои иҷтимоӣ бахшида шудааст. Ҳадаф ва муроди шоир пушаймонӣ аз умри барҳадаррафта ва тағофулварзӣ буда, қаҳрамони лирикӣ аз рӯзгори сипаришудааш пушаймон аст. Мақсад аз хор-хори умр ҳасрат аст, ки дар дил мондааст ва мурод аз селоб гузашти ноаёни рӯзгор мебошаду мушти хошок ҷисми фарсадаи рӯзгордида. Шоир ҷузъиёти ин тасвири низ хеле таъсирнок баён кардааст: риштai истеҳқоми лаззатҳои моддӣ – дандонҳо, фарсадашавии риштai гавҳарҳо ва гусастани он

– рехтани дандонхову холй мондани даҳон. Ҳадаф аз танпарастӣ – ҳавою ҳавасҳо, неъматҳои инчаҳонист, ки чӯяндагонаш мунтаҳо пушаймонанд. Вале чӣ илоҷ?

Мақсад аз дили беишк – фармудаҳои нокарда ва акнун он ҷисми афсурдаи қафаси сина доги қандилест, ки танҳо ҷойро холй кардаасту осораш (догаш) пайдост. Аз сабаби ин ки мо аз аҳли дард – ҳабибон дур мондем, аз ин гавҳари ноёб – файзи эшон баҳравар нагаштем. Аз ин рӯ, мо ҳасратзадагонем.

Фазал радифдор (радифи сода – монд), дорои қофия (кофияҳои муқайяд) буда, ҳар қадом ба ҷуз аз вазифаи адабӣ-бадей, инчунин бори ғоявӣ бар уҳда доранд. Фазал дар баҳри рамали мусаммани мақсур эҷод шудааст ва моҳияти панду андарзӣ дорад. Афоъили ғазали мазкур ҷунин аст:

- v - - / - v - - / - v - - / - v ~

яъне: фоъилотун, фоъилотун, фоъилотун, фоъилон.

Ҳатто аз ҳамин ғазали зикршуда ҳам қиёс кардан мумкин аст, ки лирикаи ишқӣ тавассути ашъори Соиби Табрезӣ ҷанбаи бисёр қавии иҷтимоӣ-эътирозӣ қасб намудааст ва он қариб ба қулли ашъори шуарои ин аҳд ва хосса Соиб ҷолиб аст. Чун Сайидо, ки яке аз пайравони Соиб аст ва пайравии ў ба эҷодиёти Соиб бесабаб нест, ин мавзӯъҳоро ба олитарин дараҷа расонидааст. Ин аст, ки Соиб мегӯяд:

*Дар коми аждаҳо наравӣ то ҳазор бор,  
Соиб, гули мурод начинӣ зи рӯйи ганҷ.*

Ё худ:

*Аз тири оҳи мазлум золим амон наёбад,  
Пеш аз ниишона ҳезад аз дил фигон камонро.*

Ва ё:

*Гиряи шамъ аз барои мотами парвона нест,  
Субҳ наздик асту дар фикри шаби тори худ аст.*

Соиб, дар баробари васфи хислатҳои ҳамида, дар ҳамин поя сифатҳои разилаи инсониро сарзаниш мекунад ва аз ҷумла ў худҳоҳиву танпарварӣ, фиребгарию ҷоҳилий, нодонию мардумозорӣ, суханчинию авомфиребӣ, бодаҳорио бадмастӣ, кибру ғуур, такаббуру ҳудписандӣ, дурӯғгӯю гайбат, зиёнкорио фиску фуҷур, бепарвоиҷо буҳтон, гафлатварзию ҳаки мардумхӯрӣ, тамаъкорио дунҳимматӣ, сифлагию беҳаёй ва гайтаро саҳт нақуҳиш намуда, боиси ҳама гуна футуру пастравиҳо гардидани ҷомеааро таъкид менамояд, ки дар сифатҳои зикршуда мебошад:

*Садои оби равон хобро гарон созад,  
Зи хуинамоии умр аст хоби гафлати мо.*

Ва ё:

*Дар номаи мо ҳарфи насанчида набошад,  
Аз ҷайби садаф суфта барояд гуҳари мо.*

## УСЛУБ ВА САБКИ БАЁНИ СОИБ

Сабки сухани Соиб дорои ду ҷанба аст. Шеваи эҷоди шоир, тарзи гуфттору услуби баён ва ҳунари таълифи ўзни нигоҳи фардияти эҷодӣ ҳоси ҳуди ўст. Яъне ҳамоно ҷанбаи ҳаётӣ, оҳанги воқеӣ-реалистӣ гирифтани лирикаи ишқӣ пас аз Саъдӣ дар шеъри ин симои эҷодӣ ба назар мерасад. Ҷузъиёте, ки дар сухани ўзни ҳангоми арзи матлаб ва тасвири ҳолат ба назар мерасад, воқеӣ, мушаххас, дастрас, ҳаётӣ мебошад. Ин ҳолат пеш аз ҳама, аз муносабати қаҳрамони лирикӣ ба воқеяят замина мегирад. Аз ин рӯи, қаҳрамони лирикӣ ўзни голибан дар такопӯю тараддуни рӯзгор баҳри дарёфти ризку рӯзӣ, баҳри нафъи мардум аст. Ўзни орзуҷо ҳавас, ҳоҳишту таманни мусирони хешро дар рӯзгор дарк намуда, барои татбиқи он ҳатталимкон мусоидат мекунад:

*Ин ки гоҳе мезадам бар обу оташ хешро,  
Равшаний дар кори мардум буд мақсадам чу шамъ.*

Дар ин байт қалимаҳои ифодагари ҳадаф: об, оташ, ҳуд, афкандан, равшаний, кор, мардум, шамъ қалимаҳои ҳаётию ҳарӯзани рӯзгори инсони меҳнаткашу ҳайрҳоҳ аст. Ба андешаи монанд, низоъҳо, тазодҳо, барҳӯрдҳо, зиддиятҳо ва гирудорҳои байтҳо, мисраъҳо, бандҳо ва ғазалу жанрҳои дигари девони Соиб аз таносуби фикрии шоир, қиёси шаҳсият ва ҷомеа, муҳити зист ва фард сар мезанад, ки ба ин восита истиқололи ақоид, фардияти андешаи эҷодкор мушоҳидаро мешавад.

Бо дар назар доштани бардоштҳои гоянию барҳӯрдҳои мафкуравӣ фардияти сабки Соиб ва услуби эҷодии ўзни муайян карда мешавад. Яке аз ҷанбаҳои ҳунарии Соиб дар ин ҷода кор гирифтани аз тамсил аст, ки дар ғазали ўзни мисраъҳо, байтҳо, дар маҷмӯъ ҳамин гуна хусусият дорад. Шоир аз мақолу зарбулма салҳо ба таври фаровон кор гирифтааст. Беш аз он ин мисраъҳо, байтҳоро ҳуди шоир соҳтааст, эҷод кардааст, ки хусусияти ирсолимасалӣ ё ирсолимасалайнӣ доранд.

Чунончи:

*Ба матлаб мерасад ҷӯёи ком оҳиста-оҳиста,*

*Зи дарё мекашад сайёд дом оҳиста-оҳиста.  
Ба Магриб метавонад рафт дар як рӯз аз Машриқ,  
Гузорад ҳар кӣ чун хуршид гом оҳиста-оҳиста.  
Ба ҳамворӣ баландӣ ҷӯ, ки теги кӯҳро орад  
Ба зери пой қабки хушхиром оҳиста-оҳиста.  
Зи тадбири ҷунуни пухта кори ақл меояд,  
Ки Мачнун оҳувонро кард ром оҳиста-оҳиста.  
Ҳамон маънист бар ҳусни мадори ҳуҷҷати нотиқ,  
Ки тӯтий мешавад ширинкалом оҳиста-оҳиста.  
Агарчи ришта аз тори гӯҳар бечону логар шуд,  
Кашид аз маззи гавҳар интиқом оҳиста-оҳиста.  
Машав аз зердасти хеш эмин дар тиҳидастӣ,  
Ки хуни шишиаро нӯшид ҷом оҳиста-оҳиста.  
Дилам аз оҳ, мегуфтам, шавад холӣ, надонистам,  
Ки печад бар саропоям чу дом оҳиста-оҳиста.  
Ба шаккарханд аз он лабҳои хушидаином қонеъ шав,  
Ки хоҳад талҳ гардид ин мудом оҳиста-оҳиста.  
Агар номи баланд аз ҷарҳои хоҳӣ, сабр кун, Соиб,  
Зи пастӣ метавон рафтан ба бом оҳиста-оҳиста.*

Дар сабки шеъри Соиб печидагии маъно, мавхумии тасвир, баёнҳои зехнӣ қариб ки дид намешавад. Шеъри ўшеъри пандомез, ҳикматомез, мавъизатомез, андарзнома аст. Албатта, аз мақолу зарбулмасалҳо низ барҳӯрдор ҳаст, вале голибан ихтирои худи эҷодкор аст. Дар шеъри ўқофия ва радиф мавқеъ дошта бошанд ҳам, нуфузи радиф бештар аст.

Лексикаи истифодакардаи Соиб бештар воқеӣ, оммафаҳм, мушахҳас ва рӯзгорӣ буда, шакли мураккаби калимаҳо бештар аст, ки голибан худи ў сохтааст.

Дар ашъори шуарои ин сабк ва хосса Соиб, асосан санъатҳои маънавӣ мавриди истифода қарор дода шудаанд, зоро шеъри ин аҳд асосан шеъри маънӣ буда, ба лафзбозӣ чандон эътибор дода намешавад.

## СОИБ ВА ШУАРОИ ДИГАРИ МУОСИРУ ОЯНДА

Таъсири Соиб ба адабиёти давр ва баъд аз асри ўхеле бузург аст. Шоири мутафаккир ин нуктаро худаш низ ҳис кардааст, ки ҷое мегӯяд:

*Маҳв кай аз сафҳаи дилҳо шавад осори ман,  
Ман ҳамон завқам, ки меёбанд аз гуфтори ман.*

Ашъори Соиб, ки саропо ҳикмату андарз, панду мавъизат, насиҳату тарбият ва дарси ҳаёту зиндагӣ, таълими рӯзгору таҷрибаи умр аст, ба адабиёти асри адиб ва ба адабиёти байдии ҳалқҳои Эрон, Осиёи Миёна, Ҳиндустон, Афғонистону Туркия ва ҳалқҳои дигари порсигӯ таъсири фаровон намудааст.

Яке аз пайравони ҷиддии Соиби Табрезӣ дар Осиёи Миёна шоири ҳунарманд-Миробид Сайидиои Насафӣ аст, ки тибқи тадқики муҳаққиқон ба беш аз ҷиҳил газали Соиб мусаммати муҳаммас бастааст, яъне, мусаммати муҳаммаси тазмин бар газали Соиб мебошад. Таъсири ашъори Соиб ба ашъори Калим, Носиралӣ, Шавкати Бухорӣ ва бисёр дигарон хеле бузург аст.

Умуман, заминаи бунёдии ашъори Соиби Табрезиро шеъри ҳикмат, ашъори пандомез фароҳам меорад ва асоси ин шеър ҳамоно таносуби сухан, ирсоли масалу масалайн ва тазоду муқобала мебошад. Шеъри мазкур ҷанбаи фалсафаи амалии ашъори Соибро ташкил медиҳад ва аз ин рӯ, ашъори Соиб дар бедории мафкуравии мардум, дар ҷунбишҳои зеҳни ҳалқ, дар ҳудшиносии омма нақши басазо дорад, зоро бардоштҳои фикрӣ, бархурдҳои ақлию зеҳнӣ боиси бедории фикрӣ ва хештаншиносии омма хоҳад шуд.

## САВОЛ ВА СУПОРИШХО

1. Овони ҷавонӣ ва илмомӯзии Соиб чӣ гуна гузаштааст?
2. Соиб кай ва дар қадом доирари адабӣ үнвони ифтихории Малик-үишароро сазовор шудааст?
3. Рӯзгори Соиб дар қадом шаҳр сипарӣ шудааст?
4. Соҳту таркиби «Девон»-и Соибро шарҳ диҳед.
5. Ҳусусиятҳои алоҳидай лирикаи ишқии Соиб дар чист?
6. Мавзӯйҳои асосии лирикаи Соиби Табрезӣ аз чихо иборатанд?
7. Мавзӯй ва мундариҷаи мусамматҳои муҳаммаси Соибро шарҳ диҳед.
8. Ҳусусиятҳои шаклии мусамматҳои муҳаммаси Соибро баён кунед.
9. Мавқеи газал дар «Куллиёт»-и Соиб чӣ гуна аст?
10. Ӯ дар газал бештар ба қиҳо пайравӣ кардааст?
11. Мавзӯй газалиёти Соиби Табрезӣ қадомҳоянд?
12. Ҳусусиятҳои фарқунандай газалиёти Соибро гӯед.
13. Қадом санъатҳои бадеӣ дар ашъори Соиб бештар истифода шудаанд?
14. Таъсири эҷодиёти Соиб ба адабони давр ва оянда чӣ гуна аст?
15. Қадом шоирони Мовароуннаҳр ба газалиёти Соиб тазмин бастаанд?

## САВОЛНОМАИ ТЕСТӢ

1. Баромади иҷтимоии Соиб ба қадом табақаи ҷамъият тааллуқ дорад?

A.	аҳли зиё	C.	силки дуредгарон
B.	тоифаи барзгарон	D.	аз мусаввирон
E.	аз бозаргонон		

2. Илми ҳаттотиро Соиб аз кӣ омӯхтааст?

A.	волидайн	C.	бародар
B.	бобояш	D.	яке аз дӯстонаш
E.	аз амакаи Шамсуддини Табрезӣ		

3. Соиб ҳангоми бозгаши аз Ҳиҷоз ба қадоме аз ин шаҳрҳо омад?

A.	Самарқанд	C.	Хоразм
B.	Бухоро	D.	Мултон
E.	Қобул		

4. Соиб пас аз ҷанде будубошӣ дар Қобул, ба қадоме кишвар ҳичрат кард?

A.	Рум	C.	Миср
B.	Шарвон	D.	Исфаҳон
E.	Ҳиндустон		

5. Соиб дар қадомин дарбор үнвони «Малик-уши-шуаро»-ро сазовор шуд?

A.	Бухоро	C.	Шероз
B.	Самарқанд	D.	Миср
E.	Исфаҳон		

6. Қадоме аз ин тазкираҳо дар бораи Соиб маълумот медиҳад?

A.	«Лубоб-ул-албоб»	C.	«Мачолис-ун-нафоис»
B.	«Нафаҳот-ул-унс»	D.	«Туҳфаи Сомӣ»
E.	«Музаккир-ул-асҳоб»		

7. Пойни умри Соиб дар кӯҷо сипарӣ шудааст?

A.	Қобул	C.	Ҳиндустон
B.	Шероз	D.	Машҳад
E.	Исфаҳон		

8. Кадоме аз ин маснавиҳо ба Соиб мансуб аст?

A.	«Соқинома»	C.	«Темурнома»
B.	«Искандарнома»	D.	«Булбулнома»
E.	«Қандағорнома»		

9. Маснавии «Махмуд ва Аёз» аз кист?

A.	Җомӣ	C.	Мушиғиқӣ
B.	Ҳилолӣ	D.	Сайиидо
E.	Соиб		

10. Зиҳӣ рӯјат баҳори зиндагонӣ,  
Ба лаълат зинда номи бенишинӣ.  
матлаи газали кист?

A.	Җомӣ	C.	Мушиғиқӣ
B.	Ҳилолӣ	D.	Сайиидо
E.	Соиб		

11. Умр рафтму хор-хораи дар дили бетоб монд,  
Мушти хошoke дар ин вайронга аз селоб монд.  
Байти кист?

A.	Ҳилолӣ	C.	Мушиғиқӣ
B.	Восиғӣ	D.	Сайиидо
E.	Соиб		

12. Пок кун аз гайбати мардум даҳони хешро,  
Ай, ки аз мисвок доим мекунӣ дандон сафед.  
Байти кист?

A.	Ҳилолӣ	C.	Восиғӣ
B.	Мушиғиқӣ	D.	Сайиидо
E.	Соиб		

13. Байти зеринро кадоме аз ин шоирон гуфтааст?  
Дар номаи мо ҳарфи насанчида набошаад,  
Аз ҷайби садаф сүфта барояд гүҳари мо.

A.	Ҳилолӣ	C.	Мушиғиқӣ
B.	Җомӣ	D.	Сайиидо
E.	Соиб		

*14. Ии байт аз они кист?*

*Ии ки гоҳе мезадам бар обу оташи хеширо,  
Равшанӣ дар кори мардум буд мақсадам чу шамъ.*

A.	Ҷомӯй	C.	Мушифиқӣ
B.	Ҳилолӣ	D.	Сайиидо
E.	Соиб		

*15. Матлаи зерин аз газали кист?*

*Ба матлаб мерасад ҷӯёни ком оҳиста-оҳиста,  
Зи дарё мекашад сайёд дон оҳиста-оҳиста.*

A.	Ҷомӯй	C.	Мушифиқӣ
B.	Ҳилолӣ	D.	Сайиидо
E.	Соиб		

*16. Байти зерин аз кист?*

*Маҳв кай аз сафҳаи дилҳо шаваҳ осори ман,  
Ман ҳамон завқам, ки меёбанд аз гуфтори ман.*

A.	Ҷомӯй	C.	Мушифиқӣ
B.	Ҳилолӣ	D.	Сайиидо
E.	Соиб		



## БЕДИЛИ ДЕХЛАВЙ

*Бедил, моро ҳарзасарой  
шон нест,  
Мадҳи миру ситошии  
султон нест.*

### ҲАЁТ ВА ЭЧОДИЁТИ БЕДИЛИ ДЕХЛАВЙ

Бузургтарин шоир, мутафаккир ва нависандай забардаст Мирзо Абдулқодири Бедил яке аз он эчодкоронест, ки на танҳо ба адабиёти давр, балки ба ҷараёни баядии таърихи адабиёт низ ҳамаҷониба таъсир расонидааст. Бедили Дехлавй соли 1644 дар шахри Азимободи вилояти Банголай Ҳиндустон ба дунё омадааст. Баядҳо ў дар қитъа роҷеъ ба санаи валодати хеш чунин ишораи судманд намудааст:

*Ба соле, ки Бедил ба мулки зуҳур  
Зи файзи азал тофт чун офтоб,  
Бузурге ҳабар дод аз мавлидаши,  
Ки ҳам «файзи қудс» асту ҳам «интихоб».*

Дар мисраи чаҳоруми қитъаи мазкур, ки моддаи таърих омадааст, агар адади ҳарфҳо тибқи ҳисоби абҷад гузашта шавад, соли 1054 ҳичрӣ ҳосил мешавад. Аз ин сана (1054) 32 тарҳ карда шавад, 1022 мемонад ва он бо 622 ҷамъ карда шавад, соли 1644 ҳосил мешавад, ки санаи валодати Бедили Дехлавй мебошад. Абдулқодир ном ва Бедил таҳаллуси адабии шоир буда, унвони ифтихории эҷодияш Абулмаъонӣ мебошад. Бедил ба маънии дилдода, яъне ошиқ шарҳ дода шудааст. Падару бобоёни Бедил аз мардумони атрофи Самарқанд буда, аз сабаби нобасомониҳои авзои таърихии Мовароуннаҳр ба Ҳиндустон рафта будаанд. Ба таркиби номи хешовандон ва номи худи шоир илова гардидани вожаи «Мирзо» гувоҳи он аст, ки яке аз аҷдоди ў сардори бузург гузашта будааст. Гузаштагони Бедил аз тоифаи сипоҳиён будаанд.

Бедил дар овони тифлӣ аз падар ятим монда, тарбия ва таълими ибтидиоиро аз модар гирифтааст. Ў дар 5-6 солагӣ ба мактаб дода мешавад. Бедил дар 7 солагӣ «Қуръон»-ро хифз намуд. Баъдтар илмҳои дигари замонаи хеш: сарфу нахви арабӣ, мантиқу ҳикмат, фикӯҳи калом, тафсирӯ ҳадис, адабиёт, тасаввуғу ирфон ва гайраро комилан фаро гирифтааст. Устодони Бедил амакаш Мирзо Қаландар, тағояш Мирзо Зариф, донишмандону орифони дигар: Шоҳқосими Ҳуваллоҳӣ, Шайх Камол, устод Абулқосим, Шайх Фозил ва дигарон будаанд.

Бедил аз мусоҳибаҳои аҳли илму фазл дар кошонаҳои Мирзо Қаландару Мирзо Зариф баҳраи комил бардоштааст.

Истеъоди шоирии Мирзо Абдулқодири Бедил дар синни 10 солагиаш ошкор шудааст. Зоро худ дар «Чор унсур» хотиррасон мекунад, ки аз солҳои мактабхониаш шеър мегуфтааст. Ў тақрибан дар 10 солагӣ ба яке аз ҳамсабақҳояш рубоии зайлро баҳшидааст:

Ёрам ҳар ғоҳ дар сухан меояд,  
Бӯи аҷабеш аз даҳан меояд.  
Ин бӯи қаранфул аст, ё накҳати гул,  
Ё роиҳаи мушики Ҳутан меояд?

Бедил соли 1665 аз Биҳор ба шаҳри Дехӣ меояд:

Аз мулки Биҳор сӯйи Дехӣ,  
Чун ашк равон шудем бекас.

Бедил дар синни 25 солагӣ хонадор мешавад ва барои қасби маош ба хидмати писари Аврангзеб – Аъзамшоҳ ба ҳайси сипоҳӣ ба фаъолият мепардозад. Яке аз наздикони Бедил шоир будани ӯро ба Аъзамшоҳ хабар медиҳад. Шоҳ Бедилро даъват намуда, аз ӯ ҳоҳиш менамояд, ки барояш мадҳияе бинависад. Ин рафтори ҳоким Бедилро озурда мекунад ва ӯ аз хидмат даст мекашад. Аслан Бедил як марди сарбаланд, бовиқор, бонанг, худогоҳ будааст, ки мегӯяд:

Эй басо, маънии равшан, ки зи ҳирси шуаро  
Хоки ҷавлонгаҳи аспу ҳари аҳли ҷоҳ аст.  
В-ай басо, нусха, ки дар мактаби ташвиши тамаъ  
Рӯсиёҳи адаб аз мадҳи амиру шоҳ аст.  
Марҷаи маънии ин сустҳаёлон дарёб,  
То бидонӣ, чӣ қадар фитраташон кӯтоҳ аст.  
Силамуштоқи гадотабъ зи мазмуни баланд,  
Гар ҳамаи пой дар афлок ниҳад, дар ҷоҳ аст.

Мирзо Абдулқодири Бедил баъд ба Ақбаробод рафта, дар маҳфилҳои адабӣ иштирок менамояд ва бо шоирони хушзвавқу

денишмандони замон Иззат, Зухурӣ ва дигарон шиносой пайдо мекунад.

Шоир баъдан шаҳрои Панҷоб, Лоҳур, Кашмир, Мултон, Сарҳинд ва гайраро сайр карда, таассуроташро оид ба шаҳрои зикршуда дар асари худ «Чор унсур» хеле муфассал баён намудааст. Ин сафарҳо барои шоир як дарси зиндагӣ буд, чаро ки хосса ў тавонист ба ҳаёти табақаҳои мухталифи иҷтимоии камъият шинос шавад.

Умуман, ин шоири мутафаккир аз нигоҳи тангии майшӣ басо саҳтӣ кашидааст. Бедил ҳатто то синни 41 солагӣ манзили зист надоштааст. Баъдтар бо дастгирии дӯстон шоир соҳиби манзили шаҳсӣ мешавад.

Ҳамсари аввали Бедил дар синни 38 солагии шоир аз олам ҷашм мепӯшад ва ў бори дигар ҳонадор шуда, баъдҳо дар синни 64 солагӣ писардор гардидааст. Дарёғо, писари шоир дар овони тифлӣ аз олам гузаштааст.

Шоири мутафаккир поёни рӯзгори хешро дар шаҳри Дехӣ гузаронида, дар ҳамон ҷо, дар синни 77 солагӣ, соли 1721 вафот кардааст.

Муаллифи тазкираи «Хизонаи омира» Мир Ғуломалихони Озод дар вафоти Бедил қитъаи зеринро сурудааст:

*Сару саркардаи арбоби сухан,  
Аз ғамободи ҷаҳон ҳуррам рафт.  
Гуфт таърихи вафоташ Озод:  
«Мирзо Бедил аз олам рафт».*

Дар қитъаи мазкур моддаи таъриҳ мисраи чорум аст. Агар қимати ҳарфҳои ин мисраъ аз рӯи ҳисоби абҷад дуруст гузашта шавад, соли 1133 ҳичрӣ ҳосил мегардад ва аз он 34 тарҳ карда шавад, 1099 боқӣ мемонад. 1099 бо 622 ҷамъ карда шавад, соли 1721 ҳосил мегардад, ки он соли вафоти Бедил аст.

## КУЛЛИЁТИ БЕДИЛ

*Шеърам, ки ба сад забон фуруд омадааст,  
Дар ҷандин вақт он фуруд омадааст.  
«Таврот» набуд, то бигӯям, ки ҳама,  
Якбора зи осмон фуруд омадааст.*

Эҷодиёти ин шоири мутафаккир хеле гуногунмавзӯй ва серсоҳа буда, дар шаклҳои назму наср боқӣ мондааст, ки «Куллиёт»-и

ўро фароҳам меорад. Мұхим он аст, ки Бедил аз овони хурдсолй ба корҳои эчодӣ рӯ оварда, фузун аз 65 сол эчод кардааст.

Таркиби «Куллиёт»-и Бедил дар маҷмӯй шомили 65 ҳазор байт буда, чунин аст:

*1. Дебоча, 2. Ирфон, 3. Тури маърифат, 4. Никот, 5. Ишорот ва ҳикоёт, 6. Руқаот, 7. Чор унсур, 8. Муҳити авзам, 9. Тилисми ҳайрат, 10. Газалиёт, 11. Рубоиёт, 12. Қасоид, 13. Қитъаот, 14. Таркибот ва тарҷеот, 15. Ташибҳот ва тамсилот.*

Девони Мирзо Абдулқодири Бедил, ки дар дохили «Куллиёт»-и ў омадааст, аз ғазалиёт, рубоиёт, қасоид, қитъаот, таркиботу тарҷеот, ташбеҳот ва тамсилот иборат мебошад.

Дар девон чойи аввалро ғазалиёт ишғол менамояд, ки микдоран 2165 ғазал буда, 23 ҳазор байтро дар бар мегирад.

Яке аз навъҳои адабии дигар, ки дар девони Бедили Дехлавӣ мавқеи намоён дорад, рубоӣ мебошад. Дар девони шоир 3500 рубоӣ дарҷ гардидааст. Шояд сабаби асосии ба рубоӣ нисбатан таваҷҷуҳ зоҳир намудани Бедил он бошад, ки дар ин жанр чой додани афкори фалсафӣ, ирфонӣ-тасаввуфӣ, ишқӣ, пандуандарзӣ хеле мувоғиқу созгор аст.

Мавқеи жанрҳои дигари шеърӣ: қасоид, қитъаот, таркиботу тарҷеот, ташбеҳот ва тамсилот, ки дар девон омадаанд, ба мавзӯъҳои мухталифу масоили гуногун баҳшида шудаанд. Аз ҷумла, ишқу ирфон, ситоиши инсон, тасвири манозири олам, масоили фалсафӣ, ҳаётӣ-ичтимоӣ, тарбиявӣ-ахлоқӣ, адабӣ-эстетикиӣ ва ғайра.

Маснавӣ дар эҷодиёти Бедил мавқеи муҳим дорад, ки номгӯи онҳо чунин аст:

**1. «Тилисми ҳайрат».** Нахустин маснавии Бедил буда, соли 1669 таълиф шудааст. Асар аз 3750 байт иборат мебошад ва дар баҳри ҳазачи мусаддаси мақсур ё маҳзуф навишта шудааст, ки афоъили он чунин аст:

v - - - / v - - - / v - ~

яъне, мафоълун, мафоълун, фаълон. Дар ин маснавии Бедил нуфузи таълимоти маҷзубия ба мушоҳида мерасад.

**2. «Муҳити авзам».** Маснавии мазкур соли 1681 таълиф шуда, аз 4500 байт иборат мебошад. Асар дар жанри соқинома навишта шудааст ва вазни он мутақориби мусаммани мақсур буда, шакли афоъилии он чунин аст:

v - - / v - - / v - - / v ~

яъне, фаъўлун, фаъўлун, фаъўлун, фаъўл. Маснавӣ дорои ҳашт боб буда, тасаввуфист ва тасвирҳои маҷозии асбоби тараб: май, хум, чом, даф, най, чанг, танбӯр, қонун ва гайра дар он мавқеи асосӣ доранд. Дар асар доир ба саргузашти симоҳои тасаввуфу ирфон ҳикоятҳо оварда мешавад.

3. «Тӯри маърифат». Маснавии мазкур соли 1687 таълиф гардида, дорои 1500 байт мебошад. «Тӯри маърифат» дар баҳри ҳазаҷи мусаддаси маҳзуф ё максур эҷод шудааст, ки шакли афоъили он чунин аст:

v - - - / v - - - / v - ~

Яъне, мафоъйлун, мафоъйлун, фаъўлон. Маснавии «Тӯри маърифат»-ро Бедил «Мактуби манзум» низ номгузорӣ намуда, онро ба дӯсти худ, шоиру донишманди муосираш – Шукруллоҳон мебахшад. Дар маснавии мазкур асосан кӯҳи Байроти Ҳиндустон ба тасвир гирифта мешавад. Чунончи, шоир мегӯяд:

*Тапии фарсуд шавқи нолатимсол,  
Зи таҳрики нағас во мекунад бол,  
Ки хомӯши навосоз аст имрӯз,  
Губори сурмаву соз аст имрӯз.  
Зи Тури маърифат маъни сароям,  
Ба ҷандин кӯҳ менозад садоям.*

Шоир манзараҳои зебои кӯҳи Байротро дар қиёс бо кӯҳи Тур, ки Мӯсо дар он ҷо нури Илохиро диддааст, ба тасвир гирифтааст:

*Кунун дар кӯҳи Байрот обу рангест,  
Ки ҳар сангаи ба дил бурдан фарангест.*

4. «Ишорот ва ҳикоёт». Ин асари Бедил аз маҷмӯи пораҳои шеърӣ, ки дар шакли маснавӣ таълиф шудаанд, иборат аст. Шеърҳо дар шакли маснавӣ навишта шуда бошанд ҳам, дар вазнҳои гуногун иншо шудаанд. Микдори умумии абёти маснавӣ 1300 байт буда, асосан мавзӯи асар тасвирҳои хеле сершумори табиатро низ фаро мегирад. Масалан, намунае аз ишороти якум:

*Саҳар оина ҳампардози дил буд,  
Сафое имтиёзи обу гил буд.  
Наҳустин, к-аз таҳаққуқ кардам оғоз,  
Ба рамзи обу хокам ҷашим шуд боз.  
Тааммул сарфи кори ину он шуд,  
Чароги хилвати ҳар як аён шуд.*

*Ниҳол аз хоки гулисан дар қафас дошт,  
Хубоб аз оби худ ҷӯши нафас дошт.  
Яқинам шуд, ки дар ҳар қатра чонест,  
Ниҳон дар ҳар кафи хoke ҷаҳонест.*

5. «Ирфон» дар мероси адабии Бедил калонтарин асар буда, аз 11 ҳазор байт иборат аст ва дар шакли маснавӣ эҷод шудааст. Санай таълифи он соли 1712 буда, дар ин асар шоири мутафаккир ба муҳимтарин масъалаҳои ирфону тасаввуф, масоили муҳталифи ҳаёт, қонунҳои рушди чомеа, мақоми инсон дар ҳаёт, воқеияти зиндагии пурзиддияти инсонӣ рӯ овардааст. Инчунин, дар он ақидаҳои илмӣ, фалсафӣ, ирфонӣ, тасаввуфӣ, иҷтимоӣ, ахлоқии мутафаккир инъикос ёфтаанд, ки басо муҳиму арзишманданд. Дар асар зарару оғатҳои бекорӣ баён гардида, пешай кишоварзӣ, дехқонӣ аз тамоми қасбҳои дигар афзалиятнок дониста мешавад. Махсусан, дар маснавии «Комде ва Мадан» адолат ва беадолатӣ қиёсан ба тасвир гирифта шуда, бебақоии зулму истибдод нишон дода мешавад.

Маснавии «Ирфон» дорои 10 боб бошад ҳам, иртиботи мантиқии бобҳо ба мушоҳида мерасад. Асар асосан ақоиди фалсафӣ-ирфонӣ, тасаввуфӣ, ҳаётӣ-иҷтимоӣ, ахлоқӣ-тарбиявӣ ва ғайраро фаро мегирад. Аз ин рӯ, маснавии «Ирфон» барои муайян намудани ҷаҳонбинии Бедил, мақому мартбаи ӯ дар таърихи адабиёт, ҳунари шоир дар эҷоди маснавӣ ва умуман пояи суханварии ӯ арзишманду муҳим ва ҷолибу зарурест.

## АСАРҲОИ МАНСУРИ БЕДИЛ

Мирзо Абдулқодири Бедил шоир, файласуф, мутафаккир ва инчунин нависандаи забардаст низ ҳаст. Асарҳои мансури Бедил мақому пояи ӯро дар рушду таҳаввулоти насри адабии аҳди таназзули феодализм нишон медиҳад. Онҳо дар мавзӯъҳои муҳталиф эҷод гардидаанд ва онҳо низ дар дохили «Куллиёт»-и ӯ омадаанд:

1. «Дебоча». Бедил бо чунин унвон бар муқаддимаи девони ашъори худ онро ба наср навиштааст. Муҳим он аст, ки дар ин асар аз пораҳои шеърӣ низ хеле устодонаву огоҳона истифода кардааст.

Адиби мутафаккир пас аз ҳамду наът, моҳияти қаломи бадеъ, равобити шаклу мазмуни бадеъ, машаққат ва назокати ҷараёни

эчоди бадеъ ва умуман кори эчодай, хусусиятҳои эчодиёти хеш, хусусан осори манзум ва коргирӣ аз мавзӯъҳои мадҳӣ, ҳаҷвӣ ва гайра баҳсҳои судманд ба миён меорад.

**2. «Никот».** Ин асари Бедил мансур буда, дар он Бедил ақоиди фалсафӣ, тасаввуфӣ – ирфонӣ, иҷтимоӣ, тарбиявӣ – ахлоқӣ, ҷомеашиносии худро баён намудааст. Ў барои таҳқим баҳшидан ба андешаҳову ақидаҳои гуногуни худ дар ин асар аз пораҳои шеърий хеле устодона кор гирифтааст.

Назм ҳатто нисбат ба наср дар ин асар нуфуз дорад. Аз ҷумла дар асар бештар жанрҳои рубоӣ, мусаммати мухаммас, қитъа, ғазал, фард ё муфрадот истифода шудаанд. Чунончи: «Нукта - Маҷоз, яъне олами эътиборро ниҳоле тасаввур намудан аст, ки тухми он ҷуз ҳакиқат нест, дар мартабаи ниҳол аз тухм асло нишон натавон ёфт ва ҳамчунон аз шоҳу барг ҳеч натавон шикофт.

Рубоӣ:

*Эй, он ки гаҳе хилвату гаҳ анҷуманиӣ,  
Пайваста ба ваҳми гайр оташ фиканӣ.  
Найранги дӯй боз надорад ин ҷо,  
Ман бо ту туам, чунон ки бо ман ту мани.*

Асари мазкур барои муайян намудани ақидаҳову ҷаҳонбинии Бедил, барои таъйин намудани мавқеъ ва пояи адиб дар таҳаввули насли бадеии асримиёнагии тоҷик арҷманд аст.

**3. «Руқаот».** Руқаот ё номанигорӣ яке аз жанрҳои машҳури адабиёти асримиёнагии тоҷику форс аст, ки дар ду шакл - назму наср дучор мешавад. Санъати номанигорӣ махсусан дар «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ ниҳоят устодона ва дар гояти фасоҳату малоҳат ба мушоҳида мерасад. Аз асри XI сар карда намунаҳои мансуру мустақили он зуҳур мекунад. Шояд асосгузори он Ҳаким Санои Фазнавӣ бошад. Маълум аст, ки дар ин жанри адабӣ хусусиятҳои насли адабӣ, таъриҳӣ, фалсафӣ, ёддоштӣ дар шакли омехта низ меояд.

«Руқаот»-и Бедил асари мансур буда, дар он пораҳои шеърий низ истифода шудааст. Яъне маҷмӯи номаҳоест, ки Бедили Дехлавӣ онҳоро дар вактҳои гуногун ба шаҳсони алоҳида навиштааст. Қасоне, ки Бедил ба онҳо нома навиштааст, онҳо дӯстону муқаррабон, ҳамфирону ҳамақидаҳояш, умуман шаҳсиятҳои боэҳтироми даврони эҷодкоранд. Мактубҳо бештар ҷавобӣ буда, ҳар кадом ҷавоби номае аз ҳамфирону наздикиони Бедил аст. Аз

ин рӯ, онҳо арзиши адабӣ-шарҳиҳолӣ дошта, равобити адабӣ-эҷодӣ, муносибати шаҳсиятҳо, симоҳои илмӣ, адабӣ, фарҳангии замони мутафаккиро баён менамоянд. Дар номаҳо бисёр лаҳзаҳои рӯзгори Бедил, муносибату гуфтор, рафтору равобити ў бо муосиронаш инъикос ёфтааст.

4. «Чор унсур» асари калонтарини мансури Бедили Дехлавӣ буда, соли 1705 ба табъ расидааст. Ин асар мансур бошад ҳам, бо пораҳои шеърӣ ақоиду андешаҳои муаллиф таҳқиму тақвият дода мешавад. «Чор унсур» дорои чор боб буда, мутафаккир асосан дар ин асар оид ба мастьалаҳои фалсафӣ, ҷаҳор унсури оғариниш: об, хок, бод, оташ, доир ба рӯҳи мутлақ, рӯҳи табиию наботӣ, ҳайвонию инсонӣ баҳс ба миён овардааст. Дар асар фалсафаи оғариниш, ҳаёту мамот, камолёбию заволпазирӣ, фано ва бақо хеле ба тафсил баён карда шудааст.

Гузашта аз ин, асар саршор аз ҳаводису воеоти таърихӣ - лашкаркашиҳои Шоҳшӯчӯ, задухурду қашмакашҳои сиёсӣ, нооромиҳои даврро фаро мегирад. «Чор унсур» ҷанбаҳои гуногуни ҳолномаи Бедил, муқаррабону дӯстон, ҳешовандону пайвандон, ҳамсұхбатону устодони мутафаккиро низ дар бар мегирад. Дар асар баъзе аз доираҳои адабии замон, бурду боҳти сухангустарони аср, муносибати Бедил бо баъзе аз шоирони муосири худ низ инъикос ёфтааст. «Чор унсур» боз аз он ҷиҳат мухим аст, ки дар он оид ба овони ҳурдсолии шоир, давраи мактабхонӣ, таҳсили мадраса ва то ба охир идома наёфтани таҳсили Бедил дар ин таълимкада, ҳонадоршавии ин симои эҷодӣ ва ба сипоҳигарӣ рӯ овардани ў ба тасвир омадааст.

Умуман, аз «Чор унсур»-и Мирзо Абдулқодири Бедил барои баҳо додан ба адабиёти асри XVII, баҳусус насири бадӣ, барои адибони ҷудогона ва муайян намудани ҳунари эҷодии онҳо, баҳри қиёсу тарҷехи пояи суханварии суханварон, оид ба сафарҳои Бедил ва дар маҷмӯй, афкори адабию шеваи эҷодияш маълумоти арзишманди илмӣ, адабӣ ба даст даровардан мумкин аст.

## ТАРКИБИ ДЕВОНИ БЕДИЛИ ДЕҲЛАВӢ

Абулмаонӣ Мирзо Абдулқодири Бедил асосан дар ҳамаи навъҳои адабӣ таълиф кардааст. Ў дар қадом навъи адабие, ки эҷод карда бошад, ҳатман тозакору навовар эътироф шудааст.

Девони ў дар дохили «Куллиёт»-аш ҷойгир буда, 37500

байтро дар бар мегирад. Девони Бедил аз нигоҳи навъҳои адабӣ низ нисбатан ғанӣ буда, аз ғазалиёт, рубоиёт, қасоид, қитъаот, таркибот ва тарҷеот, ташбеҳот ва тамсилот иборат мебошад. Навъҳои адабии мазкур дар давраҳои гуногун эҷод карда шудаанд.

## ТАҲЛИЛИ ҒАЗАЛИЁТИ БЕДИЛИ ДЕҲЛАВӢ

Аз нигоҳи мавзӯъ, мазмуну муҳтаво низ девони шоир хеле ҷолиб буда, асосан ишқ (ҳам ишқи ирфонӣ - тасаввуфӣ ва ҳам ишқи заминӣ - байнни инсонҳо), масъалаҳои фалсафӣ - ҳакимона, ҳаётӣ - иҷтимоӣ, тарбиявӣ - ахлоқӣ, васфи табиату манзаранигорӣ, тавсифи хисоли ҳамидаи инсонӣ ва мазаммати кирдорҳои разила, ҳимояи адолату ҳақиқат, танқиди золимон, васфи хирад, илму дониш, маърифату ақл, хоксорию фурӯтанӣ ва ғайраро дар бар мегирад.

Чунон ки қаблан ёдовар шудем, дар девони Бедили Дехлавӣ пеш аз ҳама, ғазал мавқеъ дорад. Ба қавли худи ӯ, ғазалсаро беҳтарину тавонотарин эҷодкор аст:

*Бедил, гӯҳари назм қасерост, ки имрӯз  
Дар баҳри ғазал заврақи андеша давонад.*

Албатта, мавзӯи марказии ғазал ишқ ва ҷозибаҳои қалбии инсон, ҳиссиёту ҳаяҷонҳои рӯҳӣ, эҳсосоти ботинию зоҳирӣ, ғалаёнҳои ботинӣ ва ғайра мебошад. Ишқи тасаввуфӣ-ирфонӣ дар ғазалиёти Бедил мақоми маҳсус дорад. Ин ишқи чӯё буда, асли ҳешро мечӯяд ва аз ин рӯ, он маънавиётсоз, тафаккурсоз ва давронсоз аст. Аз тарафи дигар, ин ишқ инсони комилро ба воя мерасонад, зоро ногузир ин инсон марҳалаҳои камолотро мепаймояд. Он ворахидан аз олами нафсонӣ ва пайвастан ба олами рӯҳонист.

Барои намуна чанд ғазалеро аз девони шоир ҳоҳем санҷид, ки дар онҳо оғаридани мазмун, интиҳоби мавзӯъ, коргирӣ аз ҳунари эҷод, истифодаи радиifu қофия, ҳусусиятҳои вазнӣ ва ғайра то қадом поя сомон дода шудааст.

Чунончи, ғазали «Ҷоҳил аз ҷамъи кутуб соҳиби маънӣ нашавад»-ро аз назар ҳоҳем гузаронд:

*Айи донад дили саргашта парешониро,  
Ноҳудо бод бувад киштии тӯғониро.*

*Ашк дар гамкадаи дида надорад қимат,  
 Аз буни чоҳ барор ин маҳи Канъониро.  
 Ишқ набвад ба иморатгари ақл шарик,  
 Сел аз каф надиҳад санъати вайрониро.  
 Аз хату зулфи бутон тоза далел аст, ки ҳусн  
 Карда чатри бадан асбоби парешониро.  
 Бор ёбӣ чу ба хоки дари соҳибназарон,  
 Чини домони адаб кун хати пешониро.  
 Резииши ашки наodomат зи сияҳкориҳост,  
 Лозим аст абри сияҳ қатраи найсониро.  
 Зери гардун натавон гайри касофат андӯҳт,  
 Ноҳуну мӯстрасо мардуми зиндониро.  
 Лоғи озодагӣ аз аҳли фано нозебост,  
 Домани чида чӣ лозим тани урёниро?  
 Ҷоҳил аз ҷамъи кутуб соҳиби маънӣ нашавад,  
 Нисбате нест ба шероза сухандониро.  
 Нафаси сӯхта бояд ба тапши равишан кард,  
 Нест шамъи дигар ин анҷумани фониро.  
 Натавон ёфт аз он ҷилваи беранг сурог,  
 Магар оина қунӣ дидай қурбониро.  
 Бозгашибе набувад поин талабро, Бедил,  
 Сели мо наинавад афсуни пушаймониро.*

Ғазали мазкур муқаффо буда, калимаҳои парешонӣ, тӯфонӣ, канъонӣ, вайронӣ, пешонӣ, найсонӣ, зиндонӣ, урёнӣ, сухандонӣ, фонӣ, қурбонӣ ва пушаймонӣ ҳамқоғия шудаанд, ки беистисно бо пасоянди ро омадаанд. Ҳарфи равӣ дар калимаҳои қоғия «н», ҳуруфи решай қоғия дар калимаҳои қоғияшаванд «-ониро» буда, «о»-ридфи муфрад, «и»-васл, «р»-хурӯҷ ва «о» мазид аст. Яъне як унсур (ридф) то ҳарфи равӣ – «н» ва се унсур (васл, ҳурӯҷ, мазид) баъди равӣ омадаанд. Аз ин рӯ, қоғияи мазкур мутлак номида мешавад.

Ғазал дар баҳри рамали мусаммани махбуни аслам эҷод шудааст, ки афоъили он ҷунин мебошад:

- v - - / v v - - / v v - - / - -

яъне: фоъилотун, фаъилотун, фаъилотун, фаълун.

Аз нигоҳи мавзӯъ, мазмуну муҳтаво ғазали боло ишқӣ-иҷтимоӣ буда, оҳангӣ хеле қавии андарзӣ дорад. Дили саргашта – қалби ошиқ, ноҳудо – маллоҳ, бод аст. Парешонии дил – айши он, бод – маллоҳ ҳодии роҳи мурод мебошад. Ашк – Юсуф, чашм – ҷоҳ ва гиристан – зоҳиршавии Юсуф буда, ишқ – сел; хату зулф

— чузъи хусн, ки боиси парешонии ошиқанд, хеле ҳунармандона корбаст шудаанд. Дар ин абёт ҳолати ошик мавриди тасвир қарор дорад.

Аз байти 5-ум ҹанбаи ирфонӣ қувват мегирад, ки ҳангоми мушарраф гардидан ба сухбати соҳибназарон - пирон, муршидон бояд солик саҳт одоби шогирдиро риоя бикунад. Агар заррае риоя нашавад, ашки пушаймонӣ рехтан фоида надорад. Тибқи назарияи сӯфихо ҹаҳони моддӣ – зиндан, тан ҳам барои чон зиндан аст. Аз ин рӯ, дунёдустӣ ва танпарварӣ норавост. Ҳадаф аз ҷамъи кутуб фаъолияти амалий накардани ориф аст. Ҳадаф аз ҷилваи беранг қурб аст, ки он на ба воситай дидай зохир, балки ба воситай дидай ботин мұяссар мегардад.

Ибораи изофии «пойи талаб» – ҳадафи ниҳоӣ, зеро он бебозгашт буда, пазираандай афсунни пушаймонӣ нест. Яъне дар роҳи расидан ба ҳадафи ниҳоӣ пушаймонӣ ҷой наҳоҳад дошт. Ориф ҳеч гоҳ пушаймон наҳоҳад шуд.

Ғазали дигари шоири мутафаккир, ки бо матлаи зерин шурӯъ мешавад, хеле ҷолибу ҳунармандона ва марғуб рӯйи кор омадааст:

*Маоли<sup>27</sup> кор нүқсонҳост ҳар соҳибкамолиро,  
Агар моҳат кунанд, аз даст нағзорӣ ҳилолиро.  
Рамиданҳо зи авзои ҷаҳон тарзи дигар дорад,  
Ба воҳат пеш бояд бурд аз ин саҳро гизолиро.  
Ба нақши неку бад равшандилонро дасти рад набвад,  
Кафи оина мечинад гули беинфифолиро.  
Бисоти гуфтугӯй тай қун, ки дар анҷоми кор оҳир  
Ба ҳукми хомушиӣ пеҷидан аст ин фарши қолиро.  
Ваболи ранҷи тирӣ барнатобад соҳиби ҷавҳар,  
Чанор оташ занад ноҷор далқи қуҳнасолиро.  
Дар ин водӣ, ки хок аст Ҷӯтибори ҷаҳлу донишҳо,  
Губоре бар ҳаво дон қасри фитратҳои олиро.  
Ба вахдатҳонаи дил гайри дил ҷизе намегунҷад,  
Бар ин оина ҷуз тухҳмат мадон нақши мисолиро.  
Агар ҳунсардии дил обёри мазраат бошад,  
Чу тухми обила нашунамо кун поймолиро.  
Ба ҷанги агниё домони фақр осон намеафтад,  
Ба ҷинӣ хок гардад, то шавад қобил сағолиро.  
Ҷӣ имкон аст, Бедил, мунъим аз гафлат бурун ояд,  
Ҳуҷуми хоби ҳарёши аст яксар шери қолиро.*

<sup>27</sup> **Маол** – ҷойи бозгашт, оқибати кор.

Газали мазкур мураддаф нест, муқаффост. Калимаҳои соҳибкамолиро, хилолиро, ғизолиро, беинфиъолиро, қолиро, куҳнасолиро, олиро, мисолиро, поймолиро, сафолиро ҳамқоғия шудаанд. Решаи қоғия «олиро» буда, ҳарфи решагии калимаи қоғия ё худ равй «л» мебошад. Яъне; «о» ридфи муфрад ва «и»-васл, «р»-хурӯҷ, «о»-мазид буда, пас аз равй се унсур ва пеш аз равй якто омадааст. Шакли қоғия мутглақ мебошад. Бояд гуфт, ки дар ғазали мазкур қоғия ба ҷуз талаботи жанрӣ, инчунин вазифаи хушоҳангӣ, равонӣ ва бештар аз он бори маънибофӣ, мазмунофаринӣ низ мекашад.

Аз нигоҳи истифодай вазн ин газал хеле ҷолибу ҷаззоб аст. Он дар баҳри ҳазаҷи мусаммани солим иншо гардида, дорои афоъили зерин мебошад:

v - - / v - - / v - - / v - -

яъне, мафоъйлун, мафоъйлун, мафоъйлун, мафоъйлун.

Газал аз нигоҳи мазмуну муҳтаво комилан мазмуни иҷтимоӣ дошта, таҷрибаи ҳаёт, ҳикмати зиндагӣ, андарзи рӯзгор бунёди тематикии онро фароҳам овардааст. Фалсафаи инкишофи оламу одам ва таҷрибаҳои ҳосилкардаи инсон асоси онро ташкил намуда, аз оғоз то анҷом давом мекунад. Яъне, махлуқ пас аз ҳадди камол дучори нуқсон аст. Пас, ғизолиро низ ғоҳе метавон қасб кард, ки мақсад сифат аст, яъне рамандагӣ аз миёни мардум ва тарки дунёву афзал донистани уқбо баён шудааст.

«Равшандилон» истиора буда, киноя аз орифону сӯфиён аст, ки ба неку бад яқсонанд ва ин сифати онҳо монанд ба кирдори оина аст, ки зишту накуро яқсон инъикос менамояд. Водӣ ё худ ин водӣ – дунёи моддӣ, хок – камарзишӣ ва фитрати оли – шаҳсиятҳои соҳибмаърифат буда, ҳадафи Бедил бевафоии олам ва ҳақшиносии инсон мебошад. Дил – қаъбаи сират ва ваҳдатхона – хона барои як нафар – Ҳудо, яъне хонаи Ҳудо аст. Аз ин рӯ, ба ҷуз худи дил дар ӯ (дар дидаи зоҳир) чизи дигаре нест.

Мунъим – сармоядор, касе, ки умре ҷуз сарвати моддӣ – танпарварӣ чизи дигареро намедонад ва инро Бедил ба ду чиз шабех донистааст: яке ҳоби ҳаргӯш, дигаре расми шери рӯйӣ қолӣ ва ҳадаф аз ҳар ду монандӣ гафлатварӣ ва бехабарӣ аз гузашти умр ва газидани ангушти ҳайрат мебошад.

Умуман, мазмуни ғазал паймудани мароҳили камолот ва ҳушӯриву зиракӣ дар ин ҷода ва беш аз он, эҳтиёт аз тағофул аст, ки боиси пуштидастгазиҳо мегардад.

Яке аз муҳимтарин хусусиятҳои назми Бедил ва аз чумла, ғазалиёти шоири мутафаккир дар он аст, ки ў шеъри андеша мегӯяд. Аз ин рӯ дар гузашта пас аз омӯзиши «Каломи шариф», «Чаҳоркитоб», «Девон»-и Ҳофиз, баъд ба омӯхтани эҷодиёти Бедил шурӯъ менамуданд.

Умқи андеша, паҳнои фикр, ҷавлони таҳайюл, санъати вожасозию суханорой, дарёftи ҷузвиёти суварӣ ва назокати тасвир танҳо хоси ҳунари эҷодии Абулмаонӣ аст. Аз чумла барои ифодаи мушаххастар ба ғазали зерин рӯ меорем:

*Чаими ту ба ҳоли ман гар ним назар хандад,  
Хорам ба чаман нозад, айбам ба ҳунар хандад.  
То ҷанӯд бар он ораз бар Ҷагми нигоҳи ман  
Аз ҳалқаи гесӯят гулҳои назар хандад?!  
Дар қишивари муштоқон бе партави дидоре  
Хуршед ҷаро тобад, баҳри чӣ саҳар хандад?  
Дил мечакад аз ҷаимам, ҷун абр агар гирям,  
Ҷон медамад аз лаълат, ҷун барқ агар хандад.  
Бо аҳли фано дорад ҳар кас сари якрангӣ,  
Бояд, ки ба ранги шамъ аз рафтани сар хандад.  
Як хандай ў барқи бунёди ду олам шуд,  
Дигар чӣ бало резад, гар бори дигар хандад?  
Дар ҷӯши дами тегат ширинии обе ҳаст,  
Қ-аз ҷӯши ҳаловатҳо заҳмаши ба шакар хандад.  
Сомони тараҷӯс саҳл аст з-ин нақи, ки мо дорем,  
Субҳ аз ду нағар фурсат бар ҳуд чӣ қадар хандад?  
Ҳар шабнам аз ин гулишан таҳмӯди гуле дорад,  
Бо гиря мудоро қун, ҷандон ки асар хандад.  
Аз саъии ҳавас бигзар, Бедил, ки дар ин гулишан  
Гул низ агар хандад, аз паҳлуи зар хандад.*

Ғазали мазкур мураддаф буда, калимаи «хандад» радифи сода аст ва калимаҳои назар, ҳунар, саҳар, агар, сар, дигар, шакар, қадар, асар, зар ҳамқоғия шудаанд. Қоғияҳои дар ғазали боло зикршуда муқайяд буда, бо равӣ (ҳамсадои «р») интиҳо ёфтаанд.

Ғазал дар баҳри ҳазачи мусаммани аҳраб эҷод гардида, афоъили он чунин аст:

- - v / v - - - / - - v / v - - -

яъне, мафъӯлу, мафъӯйлун, мафъӯлу, мафъӯйлун.

Ҷузъиёти ҳунарӣ ва дарки маънӣ вобаста ба маърифати маъноиу вазифаи бадеии лафз аст, ки барои дарёftи ҳадафи эҷодкор мусоидат менамояд. Чунончи, хандидани ҷашм –

назарафканӣ, нози хор дар чаману тамасхури айб бар хунар киноя аз барҳамзании ғаразҳо ва дарки асолати сидқ аст. Рағми нигоҳ, гули назар, ҳалқаи гесӯ... ибораҳои маъмулӣ буда, ошиқ аз назораи чамоли маҳбуба бенасиб аст, зеро ҳалқаҳои мӯ чун ҳичобанд ва ин ба он монанд аст, ки чашми холдор низ аз назора маҳрум мебошад. Ҳадафи аслӣ висол буда, шиква аз фироқу ҳичрон басо шоирона рӯйи тасвир омадааст. Фано оғози бақост ва нурафкани шамъ – гузаштан аз сар, бақои ўст, ки дар вучуди маҳбуб бақоро мебинад. Ҳадаф аз тегу ҷӯши ҳаловатҳо ибораи рамзии “теги нигоҳ” аст, ки ҳаловати гуворо дорад, ки киноя аз заҳми тег – қурбони нигоҳ гардидан мебошад. Дар байтҳои баъдӣ низ ҳадафҳои иҷтимоӣ матраҳ шудааст, зеро татбиқи орзуви ниёзҳои инсонӣ, ба қавли шоири мутафаккир, ки сомони тараб, мудоро, тамҳид, ҳавас ва ғайра ҷузъиёти онанд, он гоҳ даст медиҳанд, ки ғанои моддӣ бошад. Масалан, агар гул дар замири ҳеш зар (зардии дохили ғунча) надошта бошад, намешкуфад. Яъне, аз хандидан маҳрум аст. Албатта, муроди шоир ҷаҳони моддист, зеро ин гулшан ҳамин маъниро дорад.

Дигар аз нозукиҳои санъати ғазалсароии ин мутафаккир он аст, ки ҷузъиёти лирикии тасвир комилан ҳисӣ, воқеӣ, мушаххас, дастрас, табиӣ, ҳаётиянд. Ӯ аз чунин ашёву ҷузъиёти табиат тасвирсозию маъниофаринӣ мекунад, ки он танҳо хоси хунари эҷодии Бедил аст. Касе аз пайравонаш дар баробари шоир ҷой гирифта натавонистаанд. Ҷуд саъии ҳавас – орзу кардан, ин гулшан – дунёи моддӣ, пахлӯ – ба маънии неру, мусоидат – дастгирӣ ва зар – гарди дохили гул, ки барои нашъунамояш мусоидат мекунад.

Яъне, шоир беҳбуди сатҳи зиндагиро марбут ба дорой ё ғанои моддӣ медонад, ки дуруст аст.

Мақсади адиб дар ин ҷо он аст, ки дар олами моддӣ бе ғанои моддӣ, бе дорой зиндагӣ кардан муҳол аст. Ҳамчунон ки агар гул ҳам аз зардии дохили ҳуд маҳрум бошад, ёрои шукуфтан намекунад.

Дарёфти мақсад, дарки маънӣ, фаро гирифтани ҳадафи асосии шоир дар назми Бедил ва баҳусус, дар ғазалиёти ўзуд ва ба осонӣ даст намедиҳад. Ӯ асосан сарбаста сухан мегӯяд. Маънии шеър, моҳияти мақсади адиб печида аст ва аз ин рӯ, онро тавассути заҳматҳои шабонрӯзӣ метавон сарфаҳм рафт.

Барои мисол ба ғазали дигари Бедил рӯ оварда мебинем, ки он аз нигоҳи хунар, маҳорату малака, завқу истеъоди шоири дар қадом поя қарор дорад. Инчунин, ғазали мазкур ба қадом мақсад эҷод шудааст ва дарки мазмуну муҳтаво ва маъни он чӣ гуна даст медиҳад.

*Аз губори ҷилваи гайри ту то бастам назар,  
Чун сафи миҷгон ду олам маҳв шуд дар якдигар.  
Бастаам маҳмил ба дӯши яъси аз худ меравам,  
Боли парвозе надорад субҳ ҷуз ҷоқи дигар.  
Хидмати мӯйи миёнат то киро бошад насиб,  
Гулруҳонро зин ҳавас зуннор мебандад камар.  
Ваҳшати ҳасрат ба ин камфурсатӣ маҳмури кист?  
Сурати ҳамёза дорад чини домони саҳар.  
Оламеро аз тагофул рабти улфат додаем,  
Нест миҷгон қобили шероза бе забти назар.  
Ин таносонӣ далели ваҳшати саршор нест,  
Ҳар қадар афсурда гардад санг, мебандад камар.  
Гар фалак беэътиборат кард, ҷойи шиква нест,  
Бар ҳаловат бастай дил ҷун гиреҳ дар найшакар.  
Сайри рангу бӯ ҳавас дорӣ, зи гул ғофил мабоши,  
Шӯҳии парвоз натвон дид ҷуз дар болу пар.  
Чанд бояд шуд ҳавасфарсуди қасби эътибор,  
Марҳам, ай ғофил, намеарзад ба ҷандин дарди сар.  
Манзили саргаштагони роҳи аҷз афтодагист,  
То дили хок аст, Бедил, ашкро ҳадди сафар.*

Ғазали мазкур дорои матлаъ ва мақтаъ, таҳаллус буда, аз 10 байт иборат аст. Ғазал радиф надорад ва қоғияҳои он аз қалимаҳои зерин: назар, якдигар, чигар, камар, саҳар, найшакар, пар, сар, сафар фароҳам омадаанд. Решай қоғия «ар» буда, «р» ҳарфи равӣ мебошад. Аз сабаби он ки қоғия бо равӣ тамом шудааст ва пас аз он үнсури дигаре иштирок надорад, чунин шакли қоғияро қоғияни муқайяд мегӯянд.

Ғазал дар баҳри рамали мусаммани маҳзуф эҷод гардидааст, ки афоъили он чунин аст:

- v - - / - v - - / - v - - / - v -

яъне, фоъилотун, фоъилотун, фоъилотун, фоъилун.

Дар байти аввал шоир мегӯяд, ки ба ҷуз ту ман аз ҳама рӯй гардонидам ва ду олам барои ман ҳеч аст. Маҳмил бастан – ихтиёри сафар кардан, дӯши яъси – ҷониби навмединӣ, аз худ рафтсан – нест гардидан ва гайра, ки омадан ба ин ҷаҳон омодагӣ ба ҷаҳони

дигар (бокӣ) аст. Ин мисли субҳ аст, ки баробари фарорасӣ нест мешавад ва муҳлати ҳастияш низ хеле қӯтоҳ аст. Мӯйи миён – нозукий, хидмат – омодагӣ ба кор, зуннор бастани камар ба хидмат тайёр будан мебошад. Яъне, ба умеди шарафёбӣ ба хидмати маҳбуба ҳама омодай хидмат ҳастанд. Ваҳшат – рамандагӣ, ваҳшати ҳасрат – лаҳзай ҳавасҳо, маҳмур – хуморолуда, ҳамёза – даҳанвоҷак – қӯтоҳии фурсат. Чини домон – ҳаракати босуръат ва гайра. Маъни ин ифодаҳо он аст, ки умр чунон шитоб дорад, ки ҳатто кирои орзухову ҳавасҳо намекунад. Ё ин ки: оламе – ҷаҳоне, дунё, ки киноя аз инсонҳост. Тағофул – ғафлат, бехабарӣ; рабти улфат – низоми ҳушҳолӣ, шероза – васлкунандай авроқ ё ҷизи дигар, забти назар – сарфи назар ё боз доштани нигоҳ. Максад он аст, ки бехабарии мо боиси ҳушҳолии дигарон шудааст. Ҳолати қаҳрамони лирикӣ ҳолати ҷашм дар пайкари инсон аст. Агар боз ё пӯшида аст, аз ғоида ҳолӣ нест. Дар ҳолати боз будан мушоҳида мекунад, мебинад. Дар ҳолати пӯшидани ҷашм мижгонҳо ба ҳам меоянду осуда мешаванд.

Ва ё вожаҳои таносонӣ – танпарварӣ, осудагӣ; далел – аломат, нишонӣ... ваҳшат – одамгурезӣ; саршор – фаровон, бисёр; афсуда гаштан – корношоямӣ, фарсудашавӣ, яъне киноя аз қувватгирий ва омодашавӣ буда, камар бастан сифати ҳамон тайёрий мебошад. Яъне, манзури адиб соликони роҳи ҳақ аст, ки онҳо ҳар қадаре дунёбезору неъматбадбин бошанд, ба ҳамон андоза омодаву дастандаркоранд, зоро таносой инсонро ба дунёву неъматҳои он пойбанд месозад.

Лафзи ҳаловат – гуворой, шириний киноя аз нозу неъматҳои дунёй; гиреҳ – пардаҳои доҳили найшакар, ки пас аз гирифтани ҳосил онҳо нолозим мешаванд.

Максади шоир он аст, ки аз беътиборӣ шиква кардан хуб нест, зоро худи шаҳс гунаҳкор аст, ки ба нозу неъмат дилбастагӣ дорад. Яъне, шаҳси ҳарис – каси беътибор, хору залил мегардад.

Ифодаи сайри рангу бӯ – майл ба сӯйи бӯю ранг, яъне дунё; гул манбаъ, маншаш аст, зоро манбаи накҳат ҳамоно гул аст. Шӯхии парвоз азми парвоз, бавуқӯйӣ, ҳадафи адиб он аст, ки инсон олами мӯҷизаосоро набояд зоҳирбинӣ кунад, мисли он ки ҷавҳари накҳат гул, ҷавҳари олам **Холиқи** он аст. Яъне, парвозро ҳамагон мебинанду медонанд, вале асоси он болу пар аст, ки бе он парвоз номумкин мебошад.

Ё ин ки калимаҳои ҳавасфарсуд – дар ҳасрати ҷизе умрро

сарф кардан; касби эътибор – бообрӯ шудан; марҳам – дору; яъне то кай баҳри эътибор саъй мекунӣ? Агар обрӯю эътибор барои инсон марҳам бошад, талош баҳри он ранҷ аст.

Ниҳоят қалимаи «манзил» роҳи ҳадафноки мусоғир; роҳи аҷз роҳи тариқат; ҳадди сафар масоғаи тайкардаи солик аст. Мақсади шоир он аст, ки нозукии роҳи соликро мисли роҳи ашқи миҷгон медонад, ки хеле нозуқ мебошад. Ҳамин ки заррае азм аз низом дур шуд, ба хок афтода, нобуд мешавад.

Дигар аз ҳусусиятҳои ғазалиёти ин шоири бузург он аст, ки аз нигоҳи шакл комилан суннатист, яъне вазн, радиfu қофия, төъдоди абёт, риояи матлаъ ва мақтаъ, истиғодай таҳаллус ва гайра. Албатта, дар ҷузъиёти масъалаҳои шаклӣ, ҳусусан ҷиҳатҳои забонӣ, тозакориҳо дорад, vale асосан ҳунари ў дар эҷоди маъниҳо, ҳадафнокии тасвирҳост. Маҳз ҳамин сабаб буд, ки Мирзо Абдулқодири Бедил унвони ифтихории «Абулмаонӣ»-ро сазовор гардид.

Аз ин рӯ мавзӯи ғазалиёти ў хеле ғаниӣ, серсоҳаву серпаҳлу, муҳталифу гуногун аст. Ў маҳсусан вассоғи ишқи ирфонӣ, тарғибари фалсафаи ирфону тасаввуф, ҳимоягари адолату адолатҳоҳӣ, тавсифгари илми ҳикмат, ҳақиқату покӣ, ҳақҷӯю ҳақғӯй ва гайра мебошад.

Дар ғазалҳои ў мисли кулли осораҳи хислатҳои ҳамидаи одамӣ: эҳтироми инсон, бузургдошти илму ирфон, некукорӣ, ростгӯиву ростқавлӣ, илмомӯзӣ, меҳнатдӯстӣ, хоксорӣ, шикастанафсӣ, дурандешӣ, сидку садоқат, қаноатпешагӣ, сабурӣ, хотирҷамъӣ ва гайра бо одитарин ҷузъиёти рӯйи тасвир омадаанд. Баръакс, хислатҳои разилаи одамӣ: беадолатӣ, кибр, ҳасад, бухл, дуруғғӯй, ҳавобаландӣ, инсонбадбинӣ, мардумфиребӣ, ҷоҳиливу нодонӣ, муноғиқӣ, рибоҳорӣ, палидӣ ва гайраро саҳт маҳкум менамояд, ки ҷанбаҳои фалсафӣ - иҷтимоии мавзӯи ашъорашро ташкил намудаанд. Ў ба мавзӯъҳои суннатии ғазал рӯ оварда бошад ҳам, дар ҷузъиёти тозакорӣ дорад. Вале тозакориҳои ҷиддиро Бедил дар маъниӣ, муҳтаво ва моҳияти масъалаҳо ворид соҳтааст.

Дар маркази тематикии ашъори Бедил, баҳусус, ғазалҳои ў симои инсон меистад. Шоир тарҷеҳи инсонро нисбат ба дигар маҳлуқот қоил шуда, бартарии инсонро дар хиради ў, дар фаъолияти вай мебинад, шоир тавассути эҷоди бадеъ меҳоҳад оламеро (инсонҳоро) аз гафлат барорад. Аз ин рӯ, ғазалии Бедил ғазали андеша аст. Бунёди ғазалиёти Бедил бар андеша асос

ёфтааст. Ў ҳатто оид ба мақому мартаба, ҷоху ҷалоли инсон қасидай чудогона дорад, ки метавон ҷанд байтэ аз онро зикр намуд:

*Ай шамъи базми қудс<sup>28</sup>, надонам чӣ мазҳарӣ<sup>29</sup>,  
К-аз вахм<sup>30</sup> гоҳ равишану гоҳе мукаддари<sup>31</sup>.  
Гоҳ аз самуми<sup>32</sup> қаҳр чу гулхан пуроташӣ,  
Гоҳ аз насими лутф чу гулшан муаттарӣ.  
Дар чор рукни<sup>33</sup> даҳр түй ҳайрати зуҳур,  
Дар ҳафт баҳри ҷарх<sup>34</sup> ту ноёб гавҳарӣ.  
Гофил зи худ мабоши, ки чун шамъи офтоб  
Иқболи ҳафт махғилу<sup>35</sup> нуҳ қасри ахзарӣ.  
Аз ҳар шайе<sup>36</sup>, ки ақли ту фаҳмид, афзалиӣ,  
Аз ҳар макон, ки фаҳми ту пай бурд, бартарӣ.  
Ҳар ҷо нигоҳ меравад, он ҷо ту рафтайӣ,  
Ҳар сӯҳ хаёл меравад, он ҷо ту менарӣ.  
Маҳкуми нафс, ин ҳама дунҳимматӣ чаро,  
К-андар бисоти қудс ту садрию сарварӣ.  
Оlam ҳама мусаххари амри замирӣ<sup>37</sup> туст,  
Ай бехабар, ту аз чӣ ҳаворо мусаххарӣ?!*

Бузургдошли инсон нисбат ба кулли мавҷудоти рӯйи замин яке аз масъалаҳои марказии эҷодиёти Бедили Дехлавӣ мебошад. Яке аз ҷиҳатҳои фарққунандай эҷодиёти ў низ дар гузориши масъалаи мазқур ва роҳи ҳалли он зоҳир мешавад. Азбаски доираи фаъолияти инсон серсоҳа, худи инсон мураккабтарин мавҷудот аст, дарки моҳияти эҷодиёти Бедили Дехлавӣ низ ҳамин гуна мураккаб аст. Албатта, Бедил ғазалҳое низ дорад, ки дар онҳо зебоиҳои олами мавҷуда, тасвири манзараҳо, хусусан ҷузъиёти фасли баҳор, ҷирмҳои самовӣ ва ғайра мавриди тасвир қарор дода шудаанд.

<sup>28</sup> Қудс – покій

<sup>29</sup> Мазҳар – зоҳиршавӣ

<sup>30</sup> Вахм – хаёл

<sup>31</sup> Мукаддар – тира

<sup>32</sup> Самум – шамоли сӯзон

<sup>33</sup> Рукн - поя

<sup>34</sup> Ҷарх - осмон

<sup>35</sup> Махғил - замин

<sup>36</sup> Шай – чиз

<sup>37</sup> Замир – ботин, дил.

## ДОСТОНИ «КОМДЕ ВА МАДАН»-И БЕДИЛИ ДЕХЛАВӢ

Достони «Комде ва Мадан» аввалин достони асримиёнагист, ки қаҳрамонҳои марказии он - ошиқ ва маъшуқа намояндаи ахли хунар, санъатанд. Ин достон мустақил ё чудогона набуда, дар дохили маснавии «Ирфон» чой дода шудааст. Аз сабаби он ки соли таълифи «Ирфон» 1712 эътироф шудааст, санаи эҷоди «Комде ва Мадан» низ бояд ҳамон сол бошад. Достон аз 900 байт иборат буда, 10 бобро фаро мегирад ва дар шакли маснавӣ буда, дар баҳри хафиғи маҳбуни аслам (баъзан аслами мусаббаг, маҳбуни маҳзуф, маҳбуни мақсур) таълиф шудааст.

Афоъили он чунин аст:

- v - - / v - v - / - -

яъне: фоъилотун, мафоъилун, фаълун ё фаъилун

Мазмуни достони «Комде ва Мадан» чунин аст: яке аз шоҳони номдори қаламрави Ҳиндустон дар ҳарамсари хеш бо номи Комде раққосаи ҳунарманду хубрӯе доштааст. Комдеи соҳибчамол бо ҳунари волои худ, ки дар базмҳои шоҳона барпо мешуд, ҳамаро мафтуну шайдо ва шефтаву ҳайратӣ менамудааст.

**Чунончи:**

*Базми шаҳ бе рухаши ҳузур надошт,  
Бо ҳазорон ҷароғ нур надошт.*

Овозаи ҷамоли зебо ва санъати волои Комде оламгир мешавад. Дар мулки Шимоли Ҳиндустон санъатвари дигаре - Мадан ном зиндагию фаъолият менамуд, ки ҳунёгари бемонанд ва сарояндаи хушсавте буд. Мадан овозаи Комдеро шунида, бо илоҷе худро ба қаламрави Комде мерасонад. Ӯ дар як базми шоҳ иштирок намуда, ҳунарномаӣ мекунад ва ба ҳозирин ниҳоят писанд меафтад. Ҳунарномаии Мадан шоҳро ба ҳадде мутаассир месозад, ки шоҳ шаддай марвориди гаронарзишеро ба вай ҳадя мекунад. Санъати Мадан Комдеро низ тасхир карда буд ва Мадан шаддай ҳадяшударо ба Комде мебахшад.

Бедил лаҳзаи мазкурро чунин ба риштаи тасвир кашидааст:

*К-он чи ман дорам аз сарафrozӣ,  
Беҳ, ки ҳалҳоли<sup>38</sup> поӣ ҳуд созӣ.*

Рафтори Мадан боиси газаби шоҳ мешавад. Шоҳ амр мекунад, ки Мадан аз шаҳр бадарга карда шавад ва агар касе ба ӯ тараҳҳум

<sup>38</sup> Ҳалҳол – ҳалқаи тилло ё нуқра, ки занон барои зинат ба пой мебанданд.

раво дорад, ба қатл расонида мешавад. Комде дар ҷазои Мадан худро сабабгор медонад ва аз ин рӯ, меҳоҳад Маданро бубинад:

*Комде ҳар тараф «Мадан»-гӯён,  
Буд чун ашк аз қафо нӯён.  
Қӯчаҳо дод чок бар чигараши,  
То расонид хешро ба сараши.*

Комде ба сифати ришва зару зевари зиёдеро сарф намуда, Маданро ба муҳлати як шаб ҳалос менамояд ва ошиқро ба хонаи худ меорад. Онҳо бо ҳам аз гардиши айёму аз ноҷӯриҳои рӯзгор шикваҳо мекунанд. Рӯзи дигар золимон онҳоро чудо намуда, Маданро ба биёбон бурда, дар он макон танҳо мегузоранд.

Дар ҳамон сӯҳбати якшаба Мадан ба Комде гуфта буд, ки дар қадом як гӯшаи мулки Шимол дарахти муқаддасест, ки инсонро ба мурод мерасонад. Яъне, агар касе он дарахтро пайдо намуда, каме дар сояи он нишинад, ба мурод ҳоҳад расид. Ба ҳамин мақсад Мадан он дарахтро ҷӯён мешавад ва аз ҷумла мегӯяд:

*Меравам, то ба он дарахт расам,  
Шояд аз сояаш ба баҳт расам.*

Лаҳзаи хайрухуш Мадан ба Комде гуле тақдим намуда, таъкид мекунад, ки агар гулро ҳазон бинӣ, бидон, ки ҳаёти ман дар ҳатар аст ва умрам ба поён расидааст. Агар гул пажмурда нашавад, маро чизе таҳдид намекунад.

Мадан он дарахтро пайдо карда, дар сояи он муддате хоб меравад ва ҳар замон аз Комде ёд мекунад. Аз забони Мадан номи Комдеро ҳатто парандагони биёбон низ ҳифз карда, онҳо «Комде»-наво мешаванд.

#### **Чунончи:**

*Ваҳшу тайри саводи он саҳро  
Баст минқору лаб зи савту наво.  
Баски бо созаши ошно гаштанд,  
Якқалам «Комде»-наво гаштанд.*

Боре шоҳи мулки Шимол ҳангоми шикор гузораш ба ҷавони парешонҳоле меафтад, ки дар биёбон басо афсурдаву саргашта афтода аст. Шоҳ ҷавонро ҳолпурсӣ мекунад ва пас аз огоҳӣ ёфтани аз ҳоли хеле парешони Мадан, ба ў ҳоҳиши ёрӣ расондан пайдо мекунад, зоро Мадан саргузашти пурмочарои худро ба шоҳ мерасонад. Шоҳ аз шунидани ин хеле мутаассир гардида, меҳоҳад ба ошиқон ёрӣ расонад. Шоҳи мулки Шимол ба шоҳи золим нома

навишта, хоҳиши менамояд, ки барои ба мақсад расидани ошиқон мусоидат бикиунад. Инчунин, боисорор таъкид ҳам меқунад, ки агар ба кори ошиқон монеъ шавад, бо ў чанг хоҳад кард. Вале подшоҳи золим хоҳиши шоҳи одилро рад меқунад. Ниҳоят, чанг сар мезанад ва дар ин чанг шоҳи одил пирӯз мешавад:

*Хоки он бевафо ба хун тар шуд,  
Подшоҳи Мадан музaffer шуд.*

Мадан аз ғалабаи шоҳи одил шод гардида, наздик омадани висолро ҳис меқунад. Комде аз ҳолати гул қиёс меқунад, ки Мадан хушҳол бояд бошад. Аз ҳолати ошиқон шоҳи одил низ ҳурсанд гардида, меҳоҳад иродай Маданро бисанҷад. Ў тавассути суханчине ба Комде мерасонад, ки Мадан дар яке аз лаҳзаҳои чанг ҳалок шуд. Комде баробари шунидани ин хабар, аз ҳуш меравад ва шоҳ низ аз кори ҳуд пушаймон мешавад, зоро ҳамон шахс хабари ҳоли Комдеро ба шоҳи одил мерасонад.

Ҳангоми ба шоҳ арз намудани саргузашти Комде ва Мадане, ки дар ҳузури шоҳ буд, хабар ёфта, ў низ аз ҳуш меравад. Шоҳи одил аз ҳазли бечои ҳуд пушаймон мегардад. Ў амр меқунад, ки часади ошиқонро ба гармоба гузоранд, зоро шоҳ бо табибон машварат намуда буд. Онҳоро ба гармоба мебаранд ва баъди баҳудой онҳо ҳамдигарро дар канори яқдигар пайдо намуда, ҳурсандӣ меқунанд ва ба ҳамин тарик, ба мурод мерасанд.

Достон бо ҳамин хотима меёбад. Албатта, дар адабиёти тоҷик достонҳои ишқӣ-лирикӣ хеде зиёданд: «Варқаву Гулшоҳ», «Вису Ромин», «Хусраву Ширин»-ҳо, «Лайлию Мачнун»-ҳо, «Фарҳоду Ширин» ва ғайра. Вале дар асари Бедил тозакориҳо фаровон аст. Муҳим он аст, ки оптимизми бисёр қавӣ дорад, зоро қаҳрамонҳои асосии он ба мақсад мерасанд.

Аз тарафи дигар, қаҳрамонҳои марказии достон намояндагони аҳли ҳунар мебошанд, ки ба ҷуз ҳунари хеш ва хидмат ба мардум, ба сиёсат ва низоъҳои дигар сару кор надоранд.

Дар ин асари Бедил шоҳи одил низ рафтори дигар дорад. Ў бисёр қатъӣ, ҷиддӣ ва дӯстдори ҳақиқату адолат аст. Агар ҷое беадолатиеро бибинад, онро то ба охир месанҷад ва адолатро барқарору ҳақиқатро пойдор месозад.

Бедил исбот меқунад, ки зулм ва золимӣ бебако ва сустпоя аст.

## **ОБРАЗХОИ АСОСИИ ДОСТОН**

Дар достони «Комде ва Мадан» образҳои асосӣ ва лаҳзавӣ, мусбат ва манғӣ иштирок менамоянд. Образҳои марказии он: Комде, Мадан, шоҳи кишвари Комде, шоҳи мамлакати Шимол.

Фоя ва ҳадафи эҷодии Бедил. Дуруст аст, ки достони «Комде ва Мадан» достони ишқист ва аз оптимизми бисёр қавӣ саршор аст. Ишқи дар ин асар тасвиршуда дар ҳама ҷо ва дар ҳама ҳолат аз ҷониби эҷодкор саҳт ҳимоя карда мешавад. Ишқи ду дилдода пок, беолоиш, ҳолӣ аз макруҳи хила, содикона, софдилона ва самимӣ буда, ҳар ду дилдода ҳам муборизанд. Онҳо тарсу ҳарос аз шоҳу амиру қаси дигаре надоранд. Гузашта аз ин, Комде ва ошики ӯ Мадан намояндаи як табақаи иҷтимоиянд. Онҳо соҳибхунаранд ва хунарашон онҳоро машҳур кардааст. На Комде ва на Мадан ҳариси молу чиз нестанд. Онҳо барои дороиҷи молу пул талош намеварзанд. Шоҳ ба Мадан шаддаи марворид инъом кард, вале Мадан дар ҳузури шоҳ онро нисори қудуми Комде намуд.

Аз тарафи дигар, бунёди ғоявии асанро адл ва адолатҳоиву додгустарӣ фароҳам меорад. Албатта, адлу дод дар муқобили зулму бедодӣ меистод. Шоир ба ин восита гуфтанист, ки адлу дод ҳимоя аст. Мутафаккир асоснок менамояд, ки набояд фирефтаи беадолатиҳо шуд. Зеро зулм ва золимӣ бебақо буда, мағлубпазиранд ва адлу додгустарӣ шикастнопазир ва ҷовидонаанд. Бедил бо нишон додани ду шоҳ ва усули муносибати онҳо ҳаминро таъкид карданӣ аст, ки шоҳони ҷонибдори зулм роҳи ҳаторо интиҳоб кардаанд. Онҳо ҳатман шикаст меҳуранд ва аз арсаи таъриҳи мераванд. Онҳоро таъриҳи низ бо нафрат ёд мекунад. Вале шоҳони одил таъриҳсозанд ва мамлакати онҳо дарозумру мардумонаш меҳнатқарин мебошанд. Тавассути эҷоди бадеъ тасвир кардани обрези шоҳи одил яке аз вазифаҳои дараҷаи аввали адибони асримиёнагӣ низ ҳаст. Маҳз ҳамин падидай адабӣ ғояи шоҳи одилро тавлид карду адибон ба тарғиби он камар бастанд.

## **ЧАҲОНБИНӢ ВА АҚИДАҲОИ ИҼТИМОӢ - АҲЛОҚИИ БЕДИЛ**

Маълум аст, ки зери мағҳуми ҷаҳонбинӣ системаи фалсафии таълимоти адиби мутафаккир фаҳмида мешавад. Аз ин нигоҳ, эҷодиёти Бедил ва системаи ҷаҳонбинии ӯ бо таълимоти динӣ

ислом муқобил нест, зеро ў чонибдори таълимоти фалсафаи ваҳдати вучуд буда, ҳадди ниҳоии он Ҳолик – ҳастии мутлақ ва азалий ва сунъи ў маҳлук – одам чӯёи асли хеш аст.

Аз ин рӯ, Бедил инсонро ҳамачониба дар маркази эҷод мегузорад. Онро ҳамчун асрори олами сағир ба тасвир мегирад: «Ай шамъи базми қудс, надонам чӣ мазҳарӣ»... Қиёсҳое, ки барои маърифати инсон ба кор гирифта мешавад, голибан ба олами моддӣ тааллук дошта, таҷрибагоҳи он зиндагӣ, ҳаёт, рӯзгор ва табиат аст. Ин аст, ки инсони тасвиркардаи Бедил пайваста дар гиру дор, радду бадал буда, доираи амалиёту фаъолияташ пур аз низоъ, тазод, муҳолифат, бархӯрд аст. Неруи тафаккур, қудрати аклонӣ, зеҳну заковати ин инсон чӯё, кӯшо ва фаъол мебошад. Илму тадқиқ, қиёсу тарҷех, созандагию ихтироъ муҳимтарин сифатҳои фаъолияти инсони тасвиркардаи Бедил аст. Ҳадафи ин инсон: «Оламеро барорам аз гафлат» мебошад.

Гафлат хоси ҷаҳони инсонист ва душмани хушёрию зиракии инсон аст. Аз сабаби он ки ин инсон оламеро (чомеаро) аз гафлат азми начотдихӣ дорад, тибқи таълимот ва ҷаҳонбинии Бедил, бархӯрдҳои мафкуравӣ, зиддиятҳои ботинӣ, низоъҳои сиратӣ ихтилофҳои маънавии ниҳоят аҷоиб ва бозёфти шоири мутафаккир аст, ки боиси қашфи ҷузъиёти афкори ахлоқию фалсафӣ ва адабиу зебошиносии мутафаккир аст. Бинобар он инҳитоту инқизози маънавӣ ва ё рушду таҳаввули он ба огоҳӣ ё ғоғилии инсон саҳт вобастагӣ дорад.

Бедил ҳам мисли кулли адабони асримиёнагӣ чонибдори ахлоқи ҳамида ва барҳамзанандай ахлоқи разила аст, зеро ахлоқи разила: ришва, дурӯғ, кибр, фиреб, ҷаҳл, газаб, таносой, муфтҳӯрӣ, ҳабаркашӣ, одамbezорӣ ва гайра боиси заволи чомеа аст. Ахлоқи ҳамида: инсондӯстӣ, ростқавлӣ, вафодорӣ, сабурӣ, меҳнатқаринӣ, ҳалолкорӣ, хоксорӣ, шикастанафсӣ, покдоманӣ, саҳоватмандӣ, соғдилӣ ва гайра сабаби болоравии маънавиёти инсон ва чомеа мебошад.

Дар таълимоти ахлоқии Бедил эҷоди бадеъ ҳамчун ифодагари тафаккури инсон - маънавиёти ў ва то ба ҳадди баланди фикрӣ расидани он дониста мешавад. Ба назари Бедил, донишу илм ирсӣ нест ва на ҳар кас барои идроқи маънӣ омода мебошад. Ба ин маънӣ шоир мегӯяд:

*Рамзошнои маънӣ ҳар хирасар набошад,  
Табъи салими фазлат ирси падар набошад.*

Хадафи эчодкор аз қазовати мазкур пеш аз ҳама саъй, чидду чаҳд ва кӯшишу харакат низ ҳаст. Бедил чун абулмаонӣ офариниши маъниро дар эчоди бадеъ дар ҷойи аввал мегузорад. Аз ин хотир, ҳунари эчодкору таҳайюли эчодӣ ҷанбаи марказии шеърро таъмин менамояд.

Аз ин рӯ, ў ашъори мадхиро хуш надорад ва ҳатто саҳт накӯшиҳ ҳам мекунад:

*Эй, басо маънии равишан, ки зи ҳирси шуаро  
Хоки ҷавлонгаху аспу ҳари аҳли ҷоҳ аст.  
В-эй, басо нусха, ки дар мактаби ташвиши тамаъ  
Рӯсиёҳи адаб аз мадҳи амиру шоҳ аст.  
Марҷаи маънии ин сустхаёлон дарёб,  
То бидонӣ, чӣ қадар фитраташон кӯтоҳ аст.  
Сиљамушибоқи гадотабъ зи мазмуни баланд  
Гар ҳама пой бар афлок ниҳад, дар ҷоҳ аст.*

Бедили Дехлавӣ адибонеро, ки истеъоддро хор кардаанд ва ҳунарро тобеи зар донистаанд, саҳт танқид менамояд. Асоси эҷодиёти онҳоро ҳирсу тамаъ фароҳам меораду ҳадафи онҳо аз эҷоди бадеъ ба ҷуз тамаъ ва ҷоплусӣ ҷизи дигаре нест, носазо мегӯяд:

*Дар лафзи туست маънии қавнайн мундариҷ,  
Баҳри чӣ бар ҳақиқати ҳуд пай намебарӣ?  
Оби ҳаёт аз нафасат мавҷ мезанад,  
Аммо чӣ суд, к-аз арақи мову ман тарӣ?  
Гоғил зи ҳуд мабош, ки чун шамъи офтоб  
Иқболи ҳафт маҳфилу нуҳ қасри ахзарӣ.  
Қавну макон ғулест ба домони ҳимматат,  
Ҳудро агар иҳомта қунӣ, ҷарҳи дигарӣ.  
Оlam ҳама мусаххари амри замири туست,  
Эй бехабар, ту аз чӣ ҳаворо мусаххарӣ?*

Албаттаг, панду ахлоқ, андарзу насиҳат дар таърихи адабиёти тоҷику форс яке аз мавзӯъҳои ҷовидона аст. Ҳатто адibe нест, ки ба ин масъала даст назада бошад.

Аз ин рӯ, ҳадаф қарор додани мавзӯъ нав нест, яъне, интихоби мавзӯъ суннатӣ бошад ҳам, маърифат ва роҳи ҳалли масъала тозаву нав мебошад. Ў ба масъалаи ахлоқу тарбия назари тоза дорад. Вокеан, эҷодиёти Бедил инъикоси марҳалаи нави эҳёгарии адабиёти тоҷик аст, ки ба қонунмандии ҳолати сиёсӣ-таъриҳӣ, иҷтимоӣ-ахлоқӣ, фарҳангӣ-адабӣ, фалсафӣ-эстетикий саҳт вобастагӣ дорад. Равандҳои мазкур сараввал ҷаҳонбинию

маърифати мартабай инсонро муайян мекард. Ин нахустин асре буд, ки Фарб сиёсати худро меҳост дар қаламрави Ҳиндустон ҷорӣ созад. Яъне, барҳӯрдҳои мағкуравӣ низ дар ин давра хеле тезутунд гардида буд. Фарб барои пойдор соҳтани сиёсати худ ҷонидори хурӯчи низоъҳои мазҳабӣ миёни ҳалқҳои ин қаламрав буд.

Аз ин рӯ, Бедил ба мақому мартабай инсон, маънавиёту шуури ў, ҳиссу даркү маърифати шаҳс таваҷҷуҳи маҳсус дорад. Ў ҷонидори низоъҳои мазҳабӣ нест. Дар таълимоти фалсафии ў, ки сарчашмааш ислом аст, Ҳолик офаранда ва маҳлук оғаридашуда аст. Ҳолик азалий ва ҷовид буда, маҳлук фонист. Вале дар ҷанби маҳлук аъмолу афъоли мутазод ниҳон аст. Ин аст, ки маҳлук дорои сифатҳои ноқису комил, каму зиёд, мавзунию номавзунӣ, шайтонию раҳмонӣ ва ғайра аст. Бедил дар робита ба интиҳоби ҷанбаҳои ахлоқи ҳамида ва амали ҳайр инсонро муҳтор медонад. Инсон метавонад бо роҳи нек рафта зиндагии худро бехтар намояд. Ҳадаф аз омӯзиши нек сайқал додани шууру тафаккур аст, то инсон тағофул наварзад, ғофил намонад.

Ба ин мънӣ мегӯяд:

*Ман ҳам аз қасби илм ҳурсандам,  
Лек бо мақсадест пайвандам,  
К-аз усули мадорики ҳикмат  
Оламеро барорам аз гафлат.*

Аз ин нигоҳ, бурду боҳти ҷамъият натиҷаи зиракӣ ё ғофилии инсон дониста мешавад. Ў ҷонидори инсони қӯшо, закӣ, чӯё, соҳибмарафат мебошад, зоро чунин инсон соҳиби истиқтоли фикру андеша аст ва метавонад ба мақсад бирасад:

*Қавну макон гулест ба домони ҳимматат,  
Худро агар иҳота кунӣ, ҷарҳи дигарӣ!*

Бедил ҳамчун адиби мутафаккир қасидае дорад, ки дар он инсон ҳамчун маҳлукӣ мӯқаддас васф гардида, ҳудшиносии он саҳт таъкид карда мешавад.

Умуман дар ин масъала афкори фалсафӣ-иҷтимоии ў хилофи мағкураи ҳуқмрони давр нест ва Бедил қазовати худро дар ҳамин замина асоснок мекунад. Танҳо мутафаккир зоҳирпаратирио саҳт маҳкум месозад. Масалан, риши аз эътидол берун, саллаи қалон, либоси фоҳирона ва ғайра, ки онҳо ифодагари маънавиёту дониш нестанд.

**Аҳаммияти илм.** Бедил илмро яке аз роҳҳои халосӣ аз гафлату чаҳолат медонад. Беш, аз ин илм шахсро соҳиби баҳту иқбол месозад:

*То фазлу ҳунар оинапардоз нашууд,  
З-иқбол даре ба рӯйи кас боз нашууд.  
Фӯлод ба оҳан шараф аз ҷавҳар ёфт,  
Бе илм зи ҷинси хеш мумтоз нашууд.*

Аммо Бедил дар омӯзиши илм дар ҷойи аввал мақсадро мегузорад, ки ҳадаф аз чунин шакл гирифтани қазоват муҳторияти инсон мебошад.

**Зиёни бекорӣ.** Кор омили асосии пешрафт дониста мешавад ва Бедил таъкид мекунад, ки он чи инсон пас аз худ боқӣ мегузорад, самараи кору бори ўст. Бино бар он, одамон бояд ба корҳои барои умум муғиду нафърасон машғул шаванд. Ба шуғли бехуда даст назананд ва ба ҳар коре, ки даст мезананд, натиҷаи онро андеша кунанд. Зоро дар дунё танҳо натиҷаи фаъолияти инсон мақому мартабай ўро муайян намуда, ҷизи дигаре дар ин дунё наметавонад баҳои сазовори шахсияти инсон бошад. Бедил маҳз бо дар назар доштани кору бори инсон нозу неъмат-ҳои дигари дунёро муваққатӣ мешуморад:

*Аввали охир он чи шуд маълум,  
Кору бор аст, мобақӣ<sup>39</sup> - маъдум<sup>40</sup>.*

**Тарғиби хислатҳои ҳамида.** Бедил инсони некӯкор, хайрҳоҳ, илмдӯст, ватанпраст, ҳалқдӯст, соҳибмаърифат, ҳалим, фурӯтану хоксор, ширинсухану нармгуфткор, ростқавлу ростгӯ, вафодору устуворро дар ҷҷодиёташ васф мекунад.

Чунончи, инсон набояд фирефтаи дониши худ шавад ва ба кибури гурур рӯй биёрад:

*Ҳарчанд ба донии аз ҷаҳон афзуниӣ,  
Ё дар пирӣ муаллими гардуниӣ,  
Ҳар гоҳ ба пеши кас барӣ ҳочати хеи,  
Тифлӣ ба ту зебад, на афлотуниӣ.*

Бедил ҷонибдори ҳамбастагию иттифоқ, яқдилию иттиҳод буда, парокандагию нифоқ, парешониву хусуматро танқид мекунад:

*Ёрон ба тифоқ агар қадам мешикананд,  
Ҷайши арабу аҷам ба ҳам мешикананд.*

<sup>39</sup> Мобақӣ – он чи боқӣ мемонад

<sup>40</sup> Маъдум – адам, нестӣ

*Аз құдрати иттифоқ гофил нашавай,  
Дандонқо сангро ба ҳам мешикананд.*

Ба назари Бедил, химматбаландй өлийтарину накутарин сифати инсон аст. Агар шахс химмати баланд дошта бошад, ҳеч душворие наметавонад садди рохи ү гардад. Ү нақши химматро аз таңрибаҳои ҳаёту зиндагӣ ҳосил кардааст. Аз ин рӯ, дар ин бора басо дилпурона ва бо бовари том қазоват менамояд.

### **Чунончи:**

*Ҳиммат ҳар ҷо беш кунад кореро,  
Душворӣ нест ҳеч душвореро.  
Якчанд фалохане<sup>41</sup> ба қӯшиши беҳад,  
Холӣ созад зи санг қӯҳсореро.*

Дар таълимоти ахлоқии Бедил ба химматбаландй, шуҷоат, мардонагӣ, диловарӣ, нотарсӣ, устуворӣ, далерӣ, часурӣ, таваҷҷуҳи хоса зоҳир карда мешавад:

*Дар таҷрибагоҳи одамӣ сулҳу набард  
Ҳиммат ҳалли қадом мушкил, ки накард.*

Бедил хислатҳои разилаи инсониро саҳт маҳкум мекунад. Ү баҳусус мардумзорӣ, чоплусӣ, золимӣ, бераҳмӣ, ҷаҳлу нодонӣ, ҳарзагӯй, танбалӣ, серҳобӣ, пурхӯрӣ, сарватпарастӣ, кибру ғурур ва гайраро танқид мекунад:

*Золим пӯшад либоси ҳунбофттаро,  
То зер қунад ҳасми занбунёфттаро.  
Бо сангдилон шиори худ саҳти қун,  
Бардор ба оҳан оҳани тофттаро.*

Тазодҳои рӯзгор, беадолатиҳои зимомдорон боиси ҳаробии ҳалқ ва мулк дониста мешавад:

*Эй, нони ту гарм аз тафи дилҳои кабоб,  
Аз хиглати зулм боядат гаштан об.  
То коми ту молида як ангушиш асал,  
Бунёди ҳазор ҳона гаштаст ҳароб.*

Арзи чунин оҳангҳои эътиrozӣ низ яке аз хидматҳои Бедил аст, ки аз ҳақгӯю ҳақҷӯй ва ҳақбинии мутафаккир гувоҳӣ медиҳанд.

Дигар аз хидматҳои таърихии Бедил дар таърихи эҷоди бадеъ аз он иборат аст, ки ү ба дифои қаломи бадеъ мегезад. Шоир

<sup>41</sup> **Фалохан** – фалахмон, камонак

роҳ намедиҳад, ки баъзе шуарои тамаъкор суханро хору бекадр кунанд, мамдӯҳони нолоикро ситоиш кунанду силаву инъом ба даст биёваранд. Ҳунару кирдори онҳоро пешаи шайтонӣ ва ҳамкорӣ бо Иблис медонад:

*Эй, ки таърифи салотин кардай,  
Машқи таълими шаётин кардай.  
Чист таълими шаётин? - Ҳубби ҷоҳ<sup>42</sup>,  
Эй шаётин муришидат<sup>43</sup>, рӯят сиёҳ!*

Дар афкори адабӣ-эстетикии Бедил ба сухан, суханвар ва суханшунав таваҷҷуҳи маҳсус ба мушоҳиде мерасад. Ӯ шоирони маддоҳ – силамуштоқонро хоркунандагони қалом – гадотаъбон ном мебарад. Онҳо имрӯз соҳиби молу сарват ва ганҷу неъматанд ва албатта, ин рӯзаке чанд аст, vale фардо рӯсиёҳу дар ҷоҳи зулмониянд, ки дар ин бора ишора шуда буд.

#### Чунончи:

*Ай басо, маънии равшан, ки зи ҳирси шуаро  
Хоки ҷавлонгагӯи аспу ҳари аҳли ҷоҳ аст.  
В-эй, басо нусха, ки дар мактаби ташвиши тамаъ  
Рӯсиёҳи абад аз мадҳи амиру шоҳ аст.  
Силамуштоқи гадотабъ зи мазмуни баланд  
Гар ҳама поӣ бар афлок ниҳад, дар ҷоҳ аст.*

Ин аст, ки ўҷодиёти хешро дар муқобили ҳамин гуна суханварон мегузорад ва аз ҷодиёташ, ки умре хираду дониш, ақлу заковатро ситудааст, ифтихор менамояд. Ӯ ҳушдор медиҳад, ки аз қасе тамаъ накардааст ва наҳоҳад кард ва сангӣ маломатро ҷониби Анварию Захири Форёбӣ меандозад ва мегӯяд:

*Аз ҳеч қас наям силаандеши бешу кам,  
Маддоҳи фитратам, на Захирам, на Анварӣ...*

Дӯстии ҳалқҳои қаламрави Ҳиндустон ва умуман парастиши инсон низ яке аз мавзӯъҳои марказии ҷодиёти Бедил мебошад. Маҳсусан, дар ҳолате ки аҷнабиён ба сарзамини Ҳиндустон роҳ ёфта ва онҳо ҷонибдори низоъҳои мазҳабӣ, нооромии авзои ин қишвар буданд. Аз ин ҷост, ки мутафаккир ҳушдор медиҳад, ки дӯстӣ ва ҳамbastagии мардум воситаи начоти ҳалқ ва қишвар ба шумор меравад, зоро дасисакорон баҳри амалӣ гардонидани дасисаҳои хешу ғаразҳои ниҳонӣ ба ҳар коре қодиранд:

<sup>42</sup> Ҳубби ҷоҳ – мансабпарастӣ, шуҳратпарастӣ

<sup>43</sup> Муршид – пир, шайх

Умрест, ки дар арсаи найранги гараз  
Дорад баду нек сулҳ ё чанги гараз.  
Гар рабти<sup>44</sup> қаломи куфру дин дарёбӣ,  
Сози ҳама қӯқ<sup>45</sup>аст ба оҳангӣ гараз.

Дар чойи дигар шоир ҳолати ҳалқҳои кишварро ба дасте шабеҳ медонад, ки зери санг мондааст. Яъне, ҳадаф ноилочӣ буда, ҷораандеширо ногузир мешуморад:

Домони тааллуқе ба ҷанғ омадааст,  
К-ин ҳалқ ба зиндони Фаранг омадааст.  
Осон натавон қашид монанди нафас,  
Дасте, ки зи дил дар таги санг омадааст.

## УСЛУБ ВА ХУСУСИЯТҲОИ БАДЕИИ АШЬОРИ БЕДИЛ

Осори мансур ва манзуми ҳар як адиб дар қадом асре, ки бошад, аз сабки умумии адабӣ берун нест. Вале истеъоддоҳо дар таърихи адабиёт тавонистаанд, ки дар ҷузъиёт тозаҷӯҳо қунанд.

Масалан, Рӯдакӣ дар асри X, Носири Ҳусрав дар асри XI, Саной дар асри XII, Низомӣ дар асри XII, Ҷалолуддини Балхӣ, Ҳусрави Дехлавӣ, Саъдӣ дар асри XIII, Ҳофизу Камол дар асри XIV, Ҷомӣ дар асри XV, ҳар қадом адабони қашшофанд.

Аз ин нуқтаи назар, осори Бедил низ дар заминаи сабки умумии давр - сабки хиндӣ эҷод шудааст ва хусусиятҳои ин сабкро комилан фаро гирифтааст. Аз тарафи дигар, эҷодиёти ўки онро истеъодди басо ҳайратовар рӯйи кор овардааст, дар ҷузъиёт тозакориҳои хеле сершумор дорад, ки ҳатто сабки умумии даврро сарчашмаҳо сабки бедилӣ ном ниҳодаанд. Ба ин маънӣ, то андозае адабиёти беш аз 700-сола ҷанбаи ҷамъбастӣ мегирад, ки ин падидаро ҳуди Бедил, пеш аз ҳама, ҳис кардааст.

Чунончи, мегӯяд:

Зи баъди мо на газал, не қасида мемонад,  
Зи хомаҳо ду-се ҳарфи чакида мемонад.

Зеро ҳадафи шоир жанри ҷудогона набуда, умуман, шеър, яъне адабиёт аст.

Ӯ шоирест, ки ҳангоми саррофии сухан ҳунари ҳосса зоҳир мекунад. Ҳатто ашёи муқаррарии табиат: қӯҳ, санг, хок, об, сабза, дараҳт, абру борон ва ғайра моҳияти маҳсуси эстетикий мегиранд

<sup>44</sup> Рабт – пайвастагӣ, робита

<sup>45</sup> Қӯқ – мувоғиқ намудани овозҳо дар мусиқӣ, ҳамоҳангӣ, ҷӯр

ва ба таври ҳайратовар қаззобу өлиниң ва зебову назаррабо мешаванд. Ба ин маңың Бедил мегүяд:

*Хар сангпорае, ки фитад чашми мо бар ў,  
Аз як назар ақиқи Яман<sup>46</sup> мекунем мо.*

Албатта, ин як хусусияти умуман адабиёт аст, vale адібони сохибистеъдод тавонистаанд дар хунари эчод аз яқдигар бартарй дошта бошанд. Ин аст, ки Бедил ҳолати эчодро ба дами тег монанд мекунад, ки мақсуди ў гузаштан аз ҳастии хеш аст. Янье эчодкор месүзад, то бисозад:

*Дами тег аст, Бедил, роҳи борики сухансанғұ,  
Забони хома ҳам шақ<sup>47</sup> дорад аз ҳарфоғаринихо.*

Яке аз үйненде мұхымми сабки Бедил дар он аст, ки калимаҳо, ибораву таъбирхо дар алохидагы мағфұм, сода, равонанд, vale дар матн хеле пецида мөоянд, маңнан онҳо барои хонанда дастанорас мешавад.

Чунончи, дар ин байт:

*Гул ба дасту по күй баст имшаб, ки чун ранги ҳино  
Бұсамуштоқон чаманхо зери лаб хун кардаанд.*

«Маңшұқа – менависад устод С.Айнй мавриди тақлили байти мазкур, – ба дасту пойи худ гул бастааст, ба ин сабаб бұсамуштоқон – ошиқоне, ки дасту пойи ўро бұсидан мекостанд, чаманхоро дар зери лаб гирифта - бұсида, хун карда, ба ранги ҳино гардондаанд, то ки маңшұқа дар вақти ба пою дasti худ гул бастан, шояд гулхола ба ранги ҳиногардидаи ин чаманхоро банданд ва ба ин восита бұсиши ин бұсамуштоқон ҳам ба дасту пойи ў бирасад». Ин албатта, аз пецидаги маңно гувохй медиҳад.

Ё худ дар ин байт:

*Хок шуд фитрат ба пастай, лек мијсғон бар надошт,  
В-арна аз то ба боми осмон як зина буд.*

Дар ин байт шоир фалсафаи халлоқияти инсонро дар назар дорад, ки Худо одамро дар Биҳишт оғарид ва аз сабаби он ки чисми ў аз олами сүфлій буд, тоб оварда натавонист ва агар тоб меөвард, то олами тақаддус андаке буд.

Мұхим он аст, ки санъатхои бадей низ дар шакли нисбатан мураккаб ба кор гирифта мешаванд; ташбеҳоти мураккаб,

<sup>46</sup> Ақиқи Яман – санғи қиматбаҳои машхуре, ки дар Яман ҳосил карда мешавад

<sup>47</sup> Шақ(к) – шикоғ; чок, шикоғта

муканно, кинояву мачозҳои хеле ваҳмӣ, хаёлӣ, иҳому рамзҳои нисбатан дастнорас мавриди истифода қарор дода мешаванд, ки моҳияти онҳо на ба ҳар кас қобили фаҳм аст.

Дигар аз хусусиятҳои услубии ашъори Бедил аз он иборат аст, ки ў баъзан калимаҳои нави мураккаб месозад: силамуштоқ, бӯсамуштоқ, гадотабъ, рамзошно, хирасар, иқтидороҳанг, чаманкулоҳ, тарабсаро, хориҷоҳанг, ҳайратоғоз, тӯфонҷӯйӣ, асарпарвард, тараҳҳумхирман, саднаргисистонибрат ва гайра, ки аз хиссаҳои гуногуни нутқ соҳта шудаанд, ҳатто маънии лугавияшон на ба ҳар кас равшан аст.

Забони ашъори лирикии Бедил яксон нест, газалу қасидаҳои ў нисбатан мураккаб ва шеваи қитъаҳову рубоиёташ хеле сода аст.

Барои намуна чанд байт аз як қитъаи шоирро зикр менамоем:

*Ай басо илме, ки аз беилтифотиҳои ҳалқ  
Дар миҷози маъниогоҳон ҳамон мастур монд.  
Бедимогиҳои мастан ҷаими шавке во накард,  
Мавчи май дар ҷом маҳви решав ангур монд.  
Наргисистонҳо баҳайратхуфтав бедониишист,  
Оламе афрӯҳт шамъу ҳамчунон бенур монд.  
Гар касе маҳрам нашуд, андешаи гафлат кирост?  
Хусн аз бас бениёзӣ дошт, номанзур монд.*

Дар ин қитъа калимаи душворфаҳм нест ва ҳатто хонандай одӣ ҳам маънии онро ба осонӣ дарёфта метавонад.

Ён ҳуд ифодай маънии иҷтимоӣ дар ин рубоӣ, ки хеле оммафаҳму сода аст, далели қазовати болост:

*Ай ғоғили имтиҳон, зи кас қарз магир,  
Ҳарчанд расӣ ба ҷон, зи кас қарз магир.  
Андуҳи адo саҳт гаронӣ дорад,  
Аз фоқа бимириу нон зи кас қарз магир.*

Вале забони қасидаҳову ғазалиёт ва маснавиҳои Бедил нисбатан мураккабу печида аст ва худи шоир, «Сайри фикрам осон нест, кӯҳаму кутал дорам»- мегӯяд, шояд ба ҳамин қисмати таълифоти мутафаккир бештар тааллук дошта бошад.

Албатта, баъзан ғазалҳои равону равшан низ дучор мешавад ва маҳсусан, ашъори васфияш, ки ба тасвири баҳор, ҷузъиёти табиат, ситоиши маҳбуба, баёни ҳасби ҳол ва гайра баҳшида шудааст, зиёданд. Чунончи, ин ғазали баҳорияро чун намуна метавон зикр намуд:

*Чашим во қун, ранги асгори дигар дорад баҳор,  
Он чи дар ваҳмат нагунҷад, ҷилвагар дорад баҳор.  
Соате чун бӯйи гул аз қайди тироҳан баро,  
Аз ту чаими оиной он қадар дорад баҳор.  
Каҳқашон ҳам поймоли мавчи тӯғон гаштааст,  
Сабзаро аз хоби гафлат чанд бардорад баҳор?  
Чашим то во кардай, ранг аз назарҳо рафтааст,  
Аз насими субҳ доман бар камар дорад баҳор.  
Аз хазон оина дорад субҳ, то гул мекунад,  
Чуз шикастан нест ранги мо, агар дорад баҳор.  
Абр менолад, к-аз асбоби нишоти анҷуман  
Ҳар чӣ дорад, дар фишори чаими тар дорад баҳор.  
Аз гулу сунбул ба назму насли Саъдӣ қонеам,  
Ин маонӣ дар «Гулистан» бештар дорад баҳор.  
Мӯ ба мӯям ҳасрати заҳмат табассум мекунад,  
Ҳар кӣ гардад бисмилат, бар ман назар дорад баҳор.  
З-ин чаман, Бедил, на сарвه часту на шамиод руст,  
Аз хаёли қоматаш дуде ба сар дорад баҳор.*

## ТАЪСИРИ ЭҶОДИЁТИ БЕДИЛ БА АДАБИЁТИ ТОЧИК

Гуломалихони Озод дар «Хизонаи омира» менависад, ки:

«...аҳли Бағдод забони арабӣ ва форсӣ – ҳар дуро медонанд, сӯфиёни он ҷо дар мачолиси завқу самоъ аз забони арабӣ бештар ашъори Ибн-ул-Форизи Мисрӣ ва аз забони форсӣ аксар маснавии Носиралӣ меҳонданд. Ин гувоҳи он аст, ки Носиралӣ дар қисмати гарбии Эрон ва Бедил ғолибан дар қисмати шарқӣ машҳур шудаанд».

«Таъсири Бедил, – менависад С. Айнӣ – дар назму наср аз ҳама ҷо зиёдтар дар Осиёи Миёна ривоҷ гирифта ва то Инқилоби Октябр давом кард». Вале касе аз пайравон комилан комёб нашудааст. Гӯё ҳуди Бедил инро дар замонаш ҳис карда бошад, ки мегӯяд:

*Муддаӣ, даргузар аз даъвии тарзи Бедил,  
Сеҳр мушиқӣ, ки ба қайфияти эъҷоз расад.*

Пайравони Бедил асосан ўро дар шакл пайравӣ кардаанд. Ба муҳтавову мундариҷаи ашъори Бедил касе ворид шуда натавонистааст. Печидагии маъно ва дастнорасии умқи андешаву фикр ба он овард, ки қисми зиёди пайравон сарддил шуда, аз эҷод даст мекашидаанд. Бо вучуди он чанд тан аз шоирони тоҷики

Осиёи Миёна: Сарир, Сират, Исои Бухорой, Туграл, Асирии Хучандӣ, Ҷавхарӣ Бедилро хеле хуб пайравӣ кардаанд. Охирин шоири тоҷик, ки ба Бедил нисбатан уҳдабароёна тақлид кардааст, Зуфархон Ҷавхарии Истаравшани (ваф. 1945) мебошад.

Дар мадрасаҳо пас аз китобҳои таълимии исломӣ, аз шоирон аввал Ҳофиз ва сонӣ Бедил омӯхта мешуд.

Ҳатто дар бисёр марказҳои илмӣ-адабӣ: Бухоро, Самарқанд, Хучанд, Истаравшан мактабҳои умумии бедилхонӣ вучуд дошт.

## САВОЛ ВА СУПОРИШХО

1. Оид ба таваллуд ва овони ҷавонии Бедили *Деҳлавӣ маълумот* дижед.
2. Бедил дар ҷандсолагӣ ба шеъргӯй оғоз кардааст?
3. Қадом ҳешованҷони Бедил дар камолоти маънавии ўсаҳм гузаштаанд?
4. Бедил ба қадом шаҳрҳои Ҳиндустон сафар кардааст?
5. Сабаби бо «Мирзо» сар шудани номи шоири ва ҳешованҷони ўро шарҳ дижед.
6. Пойёни умри Бедил дар қадом шаҳр гузаштааст?
7. Таркиби «Куллиёт»-и Бедил қадом асарҳоро дар бар гирифтааст?
8. Қадом асарҳои мансури Бедилро медонед?
9. Мазмуну муҳтавои маснавиҳои «Тӯри маърифат» ва «Тилисми ҳайрат»-ро баён кунед.
10. Маснавии «Муҳити аъзам» дар қадом мавзӯйъ ҷадоидаштад?
11. Калонтарин маснавии шоири чӣ ном дорад? Мазмуну муҳтавои онро баён кунед.
12. Мазмуну муҳтасари маснавии «Комде ва Мадан»-ро нақл кунед.
13. Қадом қаҳрамонҳои марказӣ ва лаҳзавии маснавии мазкурро медонед?
14. Гузории адлу одилӣ дар маснавии «Комде ва Мадан».
15. Қадом асарҳои манзуими Бедилро медонед?
16. Таркиби «Девон»-и Бедили *Деҳлавиро* баён кунед.
17. Газали «Айи донад дили саргашта парешониро»-ро аз ёд гӯед.
18. Мазмуну газали «Рамиданҳо зи авзои ҷаҳон тарзи дигар дорад»-ро нақл кунед.
19. Газали «Чашми ту ба ҳоли ман гар ним назар ҳандад» ба қадом мавзӯйъ баҳшида шудааст?
20. Маҳорати ҷадоидаштадаштади шоири дар газали «Аз губори ҷилваи гайри ту то бастам назар» шарҳ дижед.
21. Дар бораи ҷаҳонбинӣ ва ақоиди иҷтимоии Бедил чӣ медонед?
22. Назари Бедил оид ба ҳислатҳои ҳамидаи инсонӣ ва мазаммати ахлоқи разила чӣ гуна аст?
23. Услуб ва ҳусусиятҳои бадеии ашъори Бедилро баён намоед.
24. Пайравони Бедил дар *Мовароуннаҳр* киҳо бӯданд?

## АДАБИЁТИ АСРИ XVIII ВА НИМАИ АВВАЛИ АСРИ XIX

### ВАЗЪИЯТИ СИЁСИИ ОСИЁИ МИЁНА

Вазъияти сиёсию таърихӣ ва иҷтимоии Осиёи Миёна дар нимаи дуюми асри XVIII ва оғози асри XIX басо сангину мураккаб гардида, ин ҳолат ҳанӯз аз аҳди Абдулазизхони Аштархонӣ (1645-1680) ва Субҳонкулихон (1680-1702) шурӯъ шуда буд. Убайдуллоҳхон (1702-1711) қӯшиши пешгирӣ намудани онро карда бошад ҳам, натиҷа надод ва худи ў ба қатл расонида шуд.

Дар замони ҳукмронии охирин намояндаи ҳонадони Аштархонӣ - Абулфайзхон (1711-1747) вазъияти кишвар тамоман ҳароб гардид, зоро ин ҳоким қариб ба корҳои мамлакатдорӣ аҳаммият намедод. Ин буд, ки ҳокими Эрон - Нодиршоҳи Афшор (1736-1747) соли 1740 ба сарзамини Мовароуннаҳр ҳучум карда, бе дидани муқобилати шадиде ба Бухоро ворид шуд.

Дар ин ҷаңг Муҳаммадҳаким атолик – фиристодаи Абулфайзхон барои музокирот ба назди Нодиршоҳ низ хиёнат мекунад. Ў бар нағъи Нодиршоҳ амал менамояд. Писари Муҳаммадҳаким - Муҳаммадраҳимбӣ дар Эрон ба бовари Нодиршоҳ даромада, баъдҳо бо баҳонаи ҷанозаи падара什 ва ёрӣ ба Абулфайзхон ва зарба задан ба Ибодуллоҳбӣ дар Каттакӯргон ба Бухоро меояд. Дар ҳақиқат, Раҳимбӣ исёни Ибодуллоҳбиро шикаст дода, соли 1747 Абулфайзхонро дар мадрасаи Мири Араб ба қатл мерасонад. Ба ҳамин тарик, охирин намояндаи Аштархониҳо аз сафҳаи таърих рафта, ба ҷойи ин сулола салтанати Мангитиҳо сар мешавад.

Раҳимхон соли 1754 ба як қатор шаҳрҳои Мовароуннаҳр лашкар қашида, дар шаҳрҳои Миёнкол, Шаҳрисабз, Ӯротеппа, Қарший, Ургут, Панҷакент, Ҳисор ва гайра пояи давлаташро устувор мегардонад.

Раҳимхон соли 1758 вафот мекунад ва ба ҷойи ў амакаш - Амир Дониёл (1758-1785) ба таҳт менишинад. Вале дере нагузашта ҳокимони маҳаллӣ муқобили ў исёнҳо бармеангезанд. Аз ҷумла, ҳокимони шаҳрҳои Ӯротеппа-Фозилбӣ, Шаҳрисабз-Бекназарбӣ, Косон – Бӯтабӣ, Гузор – Дӯстқаробӣ ва дигарон. Баъди пахши чунин исёнҳо, албатта, аҳволи мамлакат ҳеле бад шуда буд. Баъд

аз вафоти Дониёл (соли 1785) писари ў – Шоҳмурод (1785-1800) соҳиби таҳт шуд. Ин марди сӯғимашраб шахсияти одиву хоксоре буда, ҳатто Давлатқушбегӣ ва Қозӣ Низомуддинро дар ҳузури омма барои гуноҳҳояшон ба қатл мерасонад. Дар таърихи сулолаи Манғитиҳо ҳукмронии Шоҳмурод хеле одилона ва дар ҳадди инсоғ буд. Ў қарib ҳамаи ҳокимони маҳаллиро иваз мекунад ва мансабдоронро санҷида, ба ҳар вазифае таъйин менамояд.

Амир Шоҳмурод барои ободонии шаҳрҳои Самарқанду Бухоро қӯшиш намуда, пеши роҳи бесарусомониҳоро то андозае мегирад.

Соли 1800, пас аз вафоти Шоҳмурод, писари ў - Ҳайдар (1800-1826) ба таҳт мешинад. Амир Ҳайдар мударрисӣ низ мекардааст. Баъд аз вафоти Ҳайдар писари вай - Насруллоҳ (1826-1860) ва баъди Насруллоҳ писари ў - Музаффар (1860-1885) амир мешаванд.

Дар оғози асри XIX мисли аминона, муҳрона, миробона, вакилона, муҳосилона, ҳаққи тарозу ва ғайра навъҳои андоз зиёд мешавад. Ин аст, ки дар давраҳои гуногуни асрҳои XVIII - XIX бисёр исёнҳои ҳалқӣ рӯҳ додаанд.

Вазъияти Ҳӯқанд. Вобаста ба он ки Нодиршоҳ Ҳӯқандро ишғол накард, ин сарзамин нисбат ба Бухоро ободон боқӣ монд. Ҳокими ин қаламрав – Олимхони Ҳӯқандӣ (1799-1809) низ баъзе тадбирҳои хуб баҳри амнияти кишвар андешида буд. Ў аз ҳисоби мардумони қӯҳистони Дарвозу Қаротегин ва Шуғнон дастай маҳсусе созмон дода, дъвои истиқлолҳоҳӣ менамояд.

Ин буд, ки вай Тошканд ва қавмҳои қазоқро, ки дар атрофи он буданд, ба ҳудуди давлати худ медарорад. Пас аз Олимхон бародари ў – Умархон (1809-1822) низ сиёсати бародарашро давом медиҳад ва муваффақ мешавад.

Умархон Туркистон ва даштҳои қазоқнишинро аз ҳудуди баҳри Арал то Ҳафтруӯд тасарруф намуда, қисми зиёди марказҳои қазоқу қирғизнишинро низ соҳиб мешавад. Баъд аз Умархон писари вай – Муҳаммадалиҳон (1822-1842) баҳри вусъат додани ҳудуди давлати худ қӯшишҳо намуда, қаламрави Дарвозу Қаротегин ва ҳатто Кӯлобро ба зери итоат медарорад.

Ў Ӯротеппа ва Кошгарро низ тасарруф карда, ҳудуди мамлакаташро хеле вусъат мебахшад. Вале шахсияти амир чандон писанди мардум намешавад, зеро вай бештар ба айшу нӯш рӯй меорад. Ин буд, ки Амир Насруллоҳ Ҳӯқандро забт намуда,

Мұхаммадалихон ва модару бародарашро низ нест мекунад. Идоракуни Хұқандро ба ухдаи Иброҳим Ҳаёл ном ҳоким мегузорад. Ҳукумати Иброҳим дер давом намекунад ва Хұқанд боз мустақил мешавад.

Авзори сиёсии Хоразм низ чандон хуб набуд, зеро миёни хонигариҳои Хоразму Бухоро ва Хұқанд ҳамеша низоъҳо мавчуд буданд. Аз сабаби он ки Марв ба ихтиёри ҳокими Бухоро ба зўр дароварда шуда буд, хони Хоразм - Элтузархон ба Бухоро лашкар мекашад. Ў комилан комёб нашуда бошад ҳам, вазъияти Бухороро мураккаб намуд, зеро Хұқанд низ як қатор шаҳрҳои тобеи Бухороро тасарруф карда буд. Аз чумла, як қисмати Туркистан, Ҳафтрӯд, Қазоқистони Ҷанубӣ, Шуғнон, Дарвозу Қаротегин, Вахон ба ихтиёри мири Хұқанд даромада буданд.

Умуман, ин қашмакашҳои бемаъний ва ин бесарусомониҳо ҳолати кишвар ва ҳалқи меҳнаткашро хеле вазнину ногувор карда буданд.

Дар асри XVIII дар қаламрави Афғонистони кунунӣ низ тағиироти ҷиддӣ ба вучуд омад. Шоҳи Эрон - Нодиршоҳи Афшор (1736 - 1747) ба хонигариҳои хурд-хурди қаламрави Афғонистон хотима гузошта, тамоми ҳудуди Афғонистонро ба ҳайати империяи ҳуддоҳил намуд. Баъдаз вафоти Нодиршоҳ дар Афғонистон давлати Дуррониён (1747 - 1818) таъсис ёфт, ки асосгузори он Аҳмадшоҳи Дурронӣ (1747 - 1773) буд. Қаламрави он дар ҳамон вақт аз Машҳад то Кашмир ва аз Ому то баҳри Араб буд. Соли 1818 давлати Дуррониён пароканда шуда, ба хонигариҳои хурд-хурд тақсим гардид. Аз чумла ба хонигариҳои Кобул, Қандахор, Пешовар, Ҳирот, ки муқтадири онҳо Кобул буд. Ҳокими он – Дӯстмуҳаммадхон (1826 - 1863) барои якпорчагӣ кӯшиши зиёд кард, vale ҳамаи кӯшишҳояш бенатиҷа монданд, зеро англисҳо ба ин монеъ шуданд. Соли 1838 артиши англисҳо ва хиндуҳо ба Афғонистон хучум карда, ҳукумати Шучъоъро таъсис доданд, vale озодихоҳон ўро қабул накарданд.

Соли 1842 ў ба қатл расонида шуд. Соли 1878 лашкари 36.000-нафарии англисию ҳиндӣ Афғонистонро боз забт намуд ва ин кишвар расман мустамликаи Англия гардид.

Дар қаламрави Эрон давлатдории Сафавиён, ки аввалҳои асри XVI барпо шуда буд, то асри XVIII давом кард. Охирҳои асри XVIII Қочориҳо ба сари ҳокимият омаданд ва то соли 1925 ҳукумат карданд.

Ба ҳамин тарик, Ҳиндустан, Эрон, Афғонистон ва Осиёи

Миёна зери таъсири сиёсати Русия подшоҳӣ ва Англия монда буданд. Танҳо Русия пас аз Инқилоби Октябр сиёсати худро дар ҳамаи самтҳои давлатдорӣ тағиیر дод, вале сиёсати мустамликадории Англия то миёнаҳои асри XX идома ёфт.

## ҲАВЗА ВА МАРКАЗҲОИ АДАБӢ

Дар асри XVIII ва оғози асри XIX дар таърихи ҳалқҳои Осиёи Миёна, сарфи назар аз нобасомониҳои давр, чунбиши тозаи адабӣ зухур кард. Дар ин давра ҳаётӣ адабӣ асосан дар се маркази сиёсӣ - маъмурӣ ва фарҳангӣ-адабӣ: Бухоро, Хӯқанд ва Хева (Хоразм) ривоҷ ёфт. Инчунин, ҳамин чунбиши адабӣ на танҳо шаҳрҳои зикршуда, балки тамоми қаламрави Осиёи Миёна, яъне шаҳрҳои музофотиро ҳам фаро гирифт. Аз ҷумла доираҳои адабӣ дар Самарқанд, Каттакӯргон, Миёнкол, Шаҳрисабз, Ҳучанд, Ӯротеппа, Ҳисор, Қўлоб, Қаротегин, Дарвоз, Бадаҳшон ва дигар шаҳрҳо фаъол гаштанд.

Яке аз доираҳои адабии бонуфузи ин давра маркази хонигарии Хева-шаҳри Урганҷ мебошад. Тафовути ин доираи адабӣ нисбат ба доираҳои дигар он аст, ки адабиёти бадей дар ин марказ голибан ба забони ўзбекӣ инкишоф меёфт ва осори адабии ба забони тоҷикӣ эҷодшуда нисбатан камтар ба назар мерасад. Дигар ҳусусияти ин ҳавзаи адабӣ ин аст, ки бисёр осори бадей ва таърихӣ аз забони тоҷикӣ ба забони ўзбекӣ тарҷума карда шуданд, аз ҷумла:

«Тӯгинома»-и Зиёуддини Нахшабӣ, «Ҳафт пайкар»-и Низомии Ганҷавӣ, «Гулистон»-и Саъдӣ, «Баҳористон», «Юсуфу Зулайҳо», «Саломон ва Абсол»-и Абдурраҳмони Ҷомӣ, «Бадоесъ-ул-вақоءъ»-и Зайнуддини Восифӣ, «Шоҳу Дарвеш»-и Ҳилолӣ ва гайра. Аз осори таърихӣ «Ҳабиб-ус-сияр»-и Ҳондмир, «Равзат-ус-сафо»-и Мирхонд ва аз насри ҳалқӣ «Чор дарвеш» ба забони ўзбекӣ тарҷума шуданд. Дар ин кор саҳми сарвари ин мактаби адабӣ – Мўниси Хоразмӣ басо бузург мебошад.

Аз тарафи дигар, ба ин восита ин марди шариф дӯстии ҳалқҳои тоҷику ўзбекро тақвият бахшида, иртиботи фарҳангӣ-адабии ҳалқҳои Осиёи Миёнаро мустаҳкамтар намудааст.

Дигар доираи адабии шуҳратманд дар он рӯзгор доираи адабии Хӯқанд ба шумор меравад, ки он дар аҳди Олимхони Ҳӯқандӣ (1799-1809) ташаккул ёфта, дар рӯзгори амир Умархон (1809-1822) эътибори хосса пайдо кардааст.

Ба ин доираи адабӣ аз дигар гӯшаву канорҳо қувваҳои адабӣ чамъ омада буданд. Ин, албатта, аз нуфузи он шаҳодат медиҳад. Абдулкарим Фазлии Намангонӣ дар тазкираи худ «Мачмӯат-уш-шуаро» таъкид мекунад, ки 75 эҷодкор аз дигар чойҳо ба ин ҳавзаи адабӣ омадаанд, зеро худи амир Умархон шоир буда, шеъру адабро қадршиносӣ мекардааст. Ҳатто аз Бухоро адібоне чун Умеди Самарқандӣ, Камоли Бухорӣ, Ҷунайдуллоҳи Ҳозик, Шавқӣ, Ваҳшӣ, Муштоқи Шаҳрисабзӣ, Маҳзуни Самарқандӣ ва дигарон ба ин доираи адабӣ омада буданд. Инчунин, баъзе адібоне ҳам буданд, ки онҳоро маддоҳони амир Умархон гуфтан мумкин аст. Онҳо Вазир, Адо, Нола, Маъюс, Афсӯс, Дабир, Нусрат, Ҳотиф, Ҳичлат, Фазлӣ ва дигарон буданд. Дар ин доира як гурӯҳи дигари адібон – эҷодкорони нисбатан ҳақғӯю адолатҷӯе низ буданд, ки баъзе нуқсону камбуҷхоро рӯйрост мегуфтанд. Ба ин тоифа адібон Гулханӣ, Маҳмур, Шӯҳӣ, Нодир (Узлат), Нозил ва дигарон доҳил мешаванд.

Дигар ҳусусияти хеле муҳимми доираи адабии Ҳӯқанд ин аст, ки адібони ҳавзаи адабии мазқур шоирони зуллисонайн (дузабона) буда, бо забонҳои тоҷикӣ ва ўзбекӣ асар эҷод мекарданд.

Яке аз ҳусусиятҳои ҷолиби доираи адабии Ҳӯқанд боз аз он иборат аст, ки ин ҷо ҳаҷв нисбатан қувват пайдо карда буд. Аз адібони ҳаҷвгӯи ин доираи адабӣ метавон ҷандаро номбар кард. Аз ҷумла Маҳмуди Маҳмур, Нозили Ҳучандӣ, Гулханӣ ва монанди инҳо, ки дар ҳунари ҳаҷвгӯй панҷаи нисбатан қавӣ доштанд.

Ҷунончи, дар ҳаҷвиёти Авазмуҳаммад Нозили Ҳучандӣ, ки ба забонҳои тоҷикӣ ва ўзбекӣ эҷод мекард, камбуҷу норасоиҳои замону муҳит ошкоро баён карда шудаанд. Аз ҷумла, баъзе аз ҳаҷвияҳои адібро метавон зикр намуд: «Дар ҳаҷви Иброҳими қилтамок», «Дар ҳаҷви Ҳакими нонвой», «Ҳаҷв дар ҳаққи нарҳари ночинс» ва гайра, ки дар онҳо зоҳиру ботини ҳаҷвшавандаҳо, марому ҳадафи онҳо фош карда шудааст.

Ҳусусияти дигари доираи адабии Ҳӯқанд аз он иборат аст, ки дар он бештар татаббӯй ё ҷавобиягӯй ривоҷ гирифта будааст. Аксари шоирони ин ҳавза ба ашъори амир Умар ҷавобияҳо гуфтаанд.

Дигар доираи бонуфузи адабии ин давра доираи адабии Бухоро ба шумор меравад. Ин доираи адабӣ аз солҳои 30-юми асри XVIII сар карда, нисбатан ба инқирози адабӣ дучор

гардид. Албатта, ин вобаста ба авзои сиёсӣ-таърихии Бухоро ва қашмакашҳои дохилии он буд. Танҳо аз солҳои 70-уми ҳамин аср вазъият нисбатан рӯ ба беҳбуд мениҳад. Ин беҳбуд дақиқан аз давраи адабӣ адибон аз ҳар шаҳру вилоят гирд омада буданд. Аз зумраи он эҷодкорон Мирзосодики Муншиӣ, Муҳаммадшарифи Ориф, Абдураҳмонҳоҷаи Носех, Ҷунайдуллоҳи Ҳозиқ, Ҳасрати Ҳисорӣ, Парии Ҳисорӣ, Раҳими Ғармӣ ва дигарон (беш аз 70 нафар) буданд, ки боиси равнақи адабиёт дар ҳавзаи адабии мазкур шуданд.

Равнақи адабиёт дар ҳавзаи Бухоро нисбат ба доираҳои дигари адабӣ сусттар буд, зеро ҳукumatдорони Бухоро ба шеъру адаб ҷандон рағbat надоштанд. Аз ин рӯ, доираи адабии Бухоро пеш аз ҳама, бо он фарқ мекунад, ки адабиёт ғолибан дар шаҳрҳо ва навоҳии тобеи Бухоро нисбатан пеш раftаast. Адибони қаламрави Бухоро бештар дар шаҳрҳои Ҳисор, Самарқанд, Насаф, Шахрисабз, Ӯротеппа, Каттақўргон ва Дарвозу Бадаҳшон гирд омада, маҳфилҳои адабиро ободу бонуғуз мекарданд. Баҳусус, дар замони ҳукумати Абдулкаримбӣ ва Яъқуб маҳфили адабии Ҳисор нисбатан фаъолтар будааст. Аз шоирони ин доираи адабӣ Тошҳоҷаи Асирий, Мирзо Олимҷони Ҳасрат, Мулло Раҷаби Парӣ ва дигарон бо Бухоро иртиботи қайв доштаанд.

Навъҳои асосии адабӣ. Дар ҳар се доираи адабӣ асосан жанрҳои маъмули адабӣ таҳаввул кардааст. Маҳсусан газал, мусаммат, рубой, қитъа ва маснавӣ нисбатан серистифода будаанд. Яке аз жанрҳои нисбатан маъмули давр газал ба ҳисоб мерафт. Ғазали ин давра суннатӣ бошад ҳам, дар мавзӯи он андаке оҳангҳои иҷтимоӣ: сӯзу гудоз, оҳу нола, фироқу хичрон баландтар садо додаанд.

**Дар ғазалҳо** ҳасби ҳоли шоирон бештар ба назар мерасад. Замини намудани сабки газал ва даст кашидан аз услуби печидабаёнӣ низ мушоҳида мешавад. Машҳуртариғазалсароёни ин давра Мирзосодик, Ҳозиқ, Ҳасрат, Нозили Ҳуҷандӣ, Музтар, Мирзо Атои Бухорӣ ва дигарон мебошанд.

**Муҳаммас** ҳамчун як навъи мусаммат дар ин аҳд то ба дараҷае рушд кардааст. Дар ин аср мусаммати муҳаммас ва ҳар ду навъи он: озод ва тазмин дида мешавад. Бо вучуди он мусаммати муҳаммаси тазмин бештар эҷод шудааст. Шоирон

ба ашъори Саъдӣ, Ҳофиз, Ҳусрав, Ҷомӣ, Ҳилолӣ, Соиб, Бедил ва адібони зуллісонайн ба газалҳои Навоию Фузулӣ бештар мусаммати мухаммас бастаанд. Махсусан, ба газалиёти Ҳофизу Бедил мусаммати мухаммас бештар мушоҳида мешавад.

**Рубой** низ яке аз жанрҳои нисбатан маъмули ин давра ба шумор меравад. Шоироне, ки барои идома додани суннати рубоисароӣ саъй кардаанд, Мирзосодик, Носеҳи Ҳатлонӣ, Шавқӣ, Нозил, Фано ва дигарон мебошанд. Муҳимтарин хусусияти рубоиёти ин рӯзгор дар он зохир мешавад, ки дар онҳо, хусусан дар мисраи чаҳорум зарбулмасалу мақолҳои халқӣ бештар истифода шудаанд. Умуман, рубоиҳои ирсолимасалдор бештар дучор мегарданд. Албатта, ин падидаро тамоюли халқияти адабиёт гуфтан мумкин аст.

**Қитъа** ҳам мисли навъҳои дигари адабӣ дар ин давра нисбатан таҳаввул кардааст. Муқаттаоти адабиёти садаи мазкур аз нигоҳи ҳаҷм низ маъмулӣ буда, голибан аз ду то 15-17 байтро ташкил додаанд. Аз нигоҳи мазмуну муҳтаво низ қитъаҳои ин аҳд андарзӣ, пандуахлоқӣ, шикваву эътиroz нисбат ба режими ҳукмрон, танқиду мазаммати амирон, золимон ва ғайра буданд. Қитъаҳои мадҳӣ, васфӣ, таъриҳӣ низ хеле зиёд мебошанд. Намунаи комили чунин қитъаҳоро мо дар эҷодиёти Мирзосодик, Ҷумъақулии Ҳумулий дучор меоем.

Оид ба бунёди масцидҳо, таваллуду вафоти шахсиятҳои ғуногун ва ғайра низ қитъаҳои зиёде эҷод шудаанд, ки аз ободии давру замон ва эътибори шахсиятҳо гувоҳӣ медиҳанд. Умуман, шоирон Содик, Носеҳ, Ҳофиз, Шавқӣ, Нозил дар таҳаввули ин жанр саҳми сазовор доранд.

**Қасида** аз маъмултарин машҳуртарин навъҳои адабии ин давра буда, баъзан заминаҳои рушду таҳаввул ва ё пасравию аз инкишоф бозмондани адабиётро таъмин намудааст. Дар оҳирҳои аспи XVIII ва оғози аспи XIX қасида басо паст рафтааст. Таназзули қасида дар ин давра дар муҳити адабии Бухоро хеле назаррас аст. Ҳатто баъзе шоирон, мисли Қонеи Насафӣ, Мирзо Атои Бухорӣ, Маҳзуни Самарқандӣ, Ҳачрии Дарвозӣ ва Фориги Ҳисорӣ қасида нагуфтаанд. Дар девони шоирони тавонoi ин давра низ қасида хеле кам дида мешавад.

Масалан, дар девони Мирзосодики Муншиӣ танҳо ду қасида, дар таълифоти Ҷунайдуллоҳи Ҳозиқ се қасида, дар девони Гулмуҳаммади Ағғон се қасида мавҷудааст. Таназзули жанри қасида гувоҳи он аст, ки амирони мангит ба равнақи шеъру адаб чандон

эътибор намедоданд ва аз ин рӯ, ахли адаб низ онхоро ба сифати мамдӯҳ намепазирифтанд. Ин падида гувоҳи он аст, ки адібон аз баёни воқеяят дур нашудаанд. Дар қаламрави Мовароуннахр нисбатан амир Умархон ба шеъру адаб таваҷҷуҳи бештар дошта бошад ҳам, вали қасидаҳое, ки дар ин доираи адабӣ эҷод шудаанд, тақлидӣ буда, дар онҳо тозакорӣ ва ё ҷолибияте дар муқоиса бо пешиниён ба назар намерасад.

Чунончи, Ҳозиқ дар як қасидаи хеш хаёли ба хориҷи кишвар сафар кардани худро баён намуда, мартбаи эҷодии хешро таъйин кардааст:

*Уторид аз сари шафқат, ки Хизри роҳи ман аст,  
Намуда хобу хаёли маро чунин таъбир,  
Ки ай ситамкаши айём, ин қадар гам чист,  
Зи рӯзгор чӣ бинишастай чунин дилгир?  
Туро ба илму ҳунар кист дар замонаи адил,  
Туро ба донишу фан дар ҷаҳон кучост назир?  
Қасида килки ту ҳатме ба нусҳаи Буқрот,  
Шикаста гавҳари назми ту қадри шеъри Захир.  
Ба гӯшае бинишин, сайд ҳам макун ҳарғиз,  
Ба ҳоли хеш мадеҳ роҳ ин ҳама таъмир.  
Ту гар нишастай, шеъри ту гашта ҳафт иқлим,  
Расида гавҳари назмат ба гӯши шоҳу вазир.*

Дар ин аҳд қасоиди ҳаҷвӣ то андозае рушд кардааст, ки баъзе ҷузъиёти рӯзгор, нуқсону норасоиҳои даврро инъикос менамояд. Чунончи, қасидаи Ҳозиқ, ки «Дар ҳаҷви шоир Ҷалолӣ» ном дорад, намунаи даъвии болост.

Тавонотарин шоирони ин рӯзгор низ ба шоирони машҳури гузашта, аз ҷумла ба Ҳусраву Ҷомиу Навоӣ тазмин - ҷавобия гуфтаанд. Чунончи, Ҷомӣ гуфтааст:

*Кунгури айвони шаҳ, к-аз коҳи Кайвон бартар аст,  
Рахнаҳо дон, к-аи ба девори ҳисори дин дар аст.*

Аз Навоӣ:

*Оташин лаъле, ки тоҷи ҳусравонро зевар аст,  
Ахгаре баҳри хаёли ҳом пухтан дар сар аст.*

Ҳозиқ дар ҷавоби онҳо гуфтааст:

*Подиоҳонро кучо бар афсаре зарринтар аст,  
З-оташи савдои ҳирс он ҷоҳи дуде бар сар аст.*

**Маснавӣ** яке аз жанрҳои маъмул дар ҳама давру замонҳо буда, навъҳои чудогонаи он бисёр заминаҳои инкишофи пастравии адабиётро таъмин намудааст. Аз тарафи дигар, адібон на танҳо дар таълифи анвои лирикӣ саҳм гузаштаанд, балки дар эҷоди осори эпикӣ низ ҳиссагузоранд. Ин аст, ки дар ин давра як силсила осори достонӣ низ таълиф шудааст. Масалан, Ҷунайдуллоҳи Ҳозик достони «Юсуфу Зулайҳо», Мирзосодик - «Даҳмаи шоҳон», Салоҳи Бухорӣ- «Юсуфу Зулайҳо», Масеҳои Бойсунӣ - «Раънову Зебо», Муҳаммаднабии Аҳқар - «Лайлию Мачнун», Носеҳи Ҳатлонӣ- «Мачлисафрӯз»- у «Ҳайратангез» ва «Ҳадиқатур-расул» ва гайраро рӯйи кор овардаанд. Ин осор, аз як тараф, анъанаро нигоҳ дошта бошад ва аз тарафи дигар, ҳолати воқеии замони адібонро низ то андозае инъикос намудааст. Ин ҳолат, маҳсусан дар манзумаҳои «Рағъи тумани Оҳуғиру Хайробод» ва «Ба духтаре ошиқ шудани дарвеш»- и Мирзосодик нисбатан ҷолиб ба тасвир омадааст.

**Ривоҷи таърихнависӣ.** Яке аз дастовардҳои илму фарҳанг дар ин асрҳо идома бахшидан ба суннати таърихнависӣ мебошад. Асарҳои таърихӣ дар ин давра низ эҷод шудаанд ва таълифи ин навъи осор, пеш аз ҳама, тақозои замон мебошад. Осори таърихии садаи мазкур, асосан, бо наср навишта шудаанд. Ба тарики замуна метавон ҷанде аз он асарҳои мансури таърихири зикр намуд: «Туҳфаи хонӣ»-и Муҳаммадвафои Карминагӣ, «Тоҷ-ут-таворих»-и Муҳаммадшарифи Нақӣ, «Гулшан-ул-мулук»-и Муҳаммадъқуб, «Мунтаҳаб-ут-таворих»-и Ҳочӣ Ҳакимхон, «Таърихи амир Ҳайдар»-и Мулло Муҳаммадшариfy Мулло Ибодуллоҳ ва гайра. Ин асарҳо, аз як тараф, авзои таърихи давру замон, ҳолати таърихии ин ва ё он даварро равшан кунанд, аз тарафи дигар, пояҳои рушду таҳаввулоти насири таърихири низ таҳқим бахшидаанд. Инчунин, осори мазкур дар баробари арзиши таърихӣ доштан, барои тадқики адабиёту авзои адабӣ ва ҳолати илму фарҳанг ёрии фаровон мерасонад.

Гузашта аз ин, дар баробари осори мансури таърихӣ, боз асарҳои манзуми таърихӣ дар ин давра таълиф шудаанд, ки аз ҷанд ҷиҳат муҳим мебошанд. Ин асарҳо ҳамчун асари таърихӣ, пеш аз ҳама, арзиши таърихӣ доранд, зоро дар бораи авзои таърихӣ- сиёсии давр маълумот медиҳанд. Аз тарафи дигар, аҳаммияти адабӣ-эстетикӣ доранд, зоро бо шеър – бо ҳунари адабӣ ва истеъдоди шоирона рӯйи кор омадаанд. То ба имрӯз аз он

осор дутояш маълуму дастрас аст, ки яке «Фатҳномаи хоқонӣ»-и Абдулхолики Муншӣ ва дигаре «Футӯҳоти амир Шоҳмурод дар Эрон»-и Мирзосодик мебошад.

**Ривочи сабки ҳиндӣ.** Сабки ҳиндӣ сеюмин сабк дар таърихи адабиёти тоҷик буда, анъанаҳои сабкҳои ҳурросонӣ ва ироқиро чун суннати тарзи таълиф пазируфтааст. Яъне, ин сабк ҳам ҷаҳонбинӣ, системаи образҳо, воқеоти адабӣ ва тарзи ягонаи тасвир дар давраи муайян аст.

Аз ин нуқтаи назар, заминаҳои зуҳури он аз асри XIII ва дақиқтараш аз эҷодиёти Ҳусрави Дехлавӣ оғоз гардида, аз се марҳала иборат аст. Марҳалаи аввали он то асри XVI ва марҳалаи сонӣ асри XVI - нимаи аввали асри XVII буда, ин марҳалаи комилан ташаккулёбии он ба шумор меравад. Марҳалаи сеюми он аз эҷодиёти Бедил ибтидо мегирад, зоро ин падидо то ба ҳаддест, ки он бо номи Бедил пайванди ногусастани дошта, дар адабиёт ибораҳои «Сабки бедилӣ», «Услуби бедилӣ», «Тарзи бедилӣ» ва ғайра маъмул гаштаанд.

Аввалин унсури ин сабк ҷаҳонбинии нав дар эҷоди бадеъ аст, ки эҷодкори сухани бадеъ ҳудро ҳаким мешуморад, зоро дар эҷоди бадеъ он метавонад истиқлоли андеша дошта бошад:

«Имрӯз на шоирам, ҳакимам...». Мушоҳидаҳои эҷодкорон низ басо мӯҷаррабона ва хеле санҷидаву дақиқанд, то ба дарди ниёзманде дармон бошад. Ба қавли Мирзо Бедил:

*Зи пои мӯр то боли магас сад бор санҷидам,  
Нащуд беътибориҳои ман сангӣ тарозуе.*

Маҳз ҳамин дақиқкории эҷодкорон дар сабки мазкур ҷанбаи ҳакимонаи шеърро тақвият баҳшид. Ин падидай ҳаёлангезу муассир, ки қалбу ҳиссу идроки инсонро тасхир менамояд, ирсоли масал ё ирсоли масалайн (агар дар байт бошад) аст, ки онро ҳосили истеъдод, дониш ва таҷрибаи эҷодкор метавон гуфт.

Яке аз муҳимтарин ҳусусиёти сабки ҳиндӣ баёни ҳалқӣ, тасвир ва ашёву аҷзои тасвиршаванда мебошад. Образҳои шеърӣ, тасвирҳо ва ҷузъиёти тасвиршаванда ҳама аз рӯзгори рӯзмарраи мардум аст, вале дарки моҳияти ашё на ба ҳар кас даст медиҳад.

Масалан, барои намуна як ғазали шоири тавонои давр Ҳусайнӣ Донишро метавон зикр намуд:

*На маҳмурам, на мастам – турфа найранги тамошоям,  
Киёмат нусхай ҳолам, чунин тафсири симоям.*

*Тазаллум боли парвозам, таҳайюр нагмаи созам,  
На анҷомам, на оғозам – садои боли анҷоям.  
Саводи нусхай ваҳмам, губори сафҳай баҳрам,  
Надорад имтиёзе ҳастии имрӯзу фардоям.  
Ҳуҷуми ваҳшатам, барқи таҳайюр, вазъи мазмунам,  
Кӯҷо дар мулки мавҳумӣ сароб афтода ҳамтоям.  
Ба ҷашми дӯстон ҳорам, на ҷуз таҳсили гам корам,  
Намуди ашқи хунборам, ки галтон бар замин оям.  
Далели ҷавҳари фардам, надими меҳнату дардам,  
Нишиони орази зардам, аз ин бишнос пайдоям.*

Дар ғазали боло чаҳор байт муҳтавои пурвусъате дорад, ки ҳадафро мураккабтару доираи тасвирро фароҳтар менамояд. «На анҷомам, на оғозам...» моҳияти фалсафӣ дошта, ҳадафи эҷодкорро дар маърифати пурвусъаттаре рӯйи тасвир меорад.

Умуман, ғазали зикршуда ҳасбихолӣ буда, ҳолати қаҳрамони лирикиро хеле музтарибона ва ҳаяҷонангез ба тасвир гирифтааст.

Дар ташаккули сабки ҳиндӣ шоирон Бобоғигонӣ, Урғии Шерозӣ, Фании Кашмирӣ, Толиби Омулӣ, Соиби Табрезӣ, Носиралӣ Сарҳиндӣ мақоми арзанда доранд.

Масалан, таъсири эҷодиёти Толиби Омулӣ ба шоирони баъдӣ, маҳсусан ба Соиби Табрезӣ хеле зиёд ҳис карда мешавад. Вале ҳанӯз дар ашъори Толиб баён, дар маҷмӯъ, муракқаб нест.

Чунончи, мегӯяд:

*Дур аз ту ранги сабзаву сунбул надидаам,  
Сад раҳ ба боз рафтааму гул надидаам.  
Хубон ҳазор шева намоянду ман зи ёр,  
То дидидаам, ба гайри тагофул надидаам.  
Толиб, забони тӯтии дехлинажсадро  
Ҷуз дар даҳони булбули Омул надидаам.*

Тарзи баёни шоирон тадриҷан рӯ ба мураккабӣ овардан мегирад. Яке аз муҳимтарин ҳусусиёти сабки ҳиндӣ дар соҳтори байт низ зоҳир мегардад. Ин ҳусусият он аст, ки дар мисраи аввал андешаи шоир ба таври муҳокима баён гардида, дар мисраи дуюм бо далелҳои бисёр қавӣ асоснок карда мешавад ва мисраи дуюм ҷанбаи қатъии ҳукмро мегирад. Чунончи, ин байтҳои Нозими Ҳиравӣ:

*Баски аз ширини гуфтор талҳӣ дидидаам,  
Чун забони мор килки тарзабонам мегазад.*

Ё худ:

*Сарафroz аст хүршиед аз қазои ҳочати мардум,  
Ба кори худ қалам аз чо чу хезад, сарнагун бошад.*

Ё ин ки Фаний Кашмирй мегүяд:

*Одами хокӣ зи хомӣ дорад аз май иҷтииноб<sup>48</sup>,  
Кӯзai гил пухта мегардад, наметарсад зи об.*

Ва ё байти зерини Шавкати Бухорой, ки хеле хунармандона аст:

*Гарикӣ баҳри вахдат ҷилваи қасрат намебинад,  
Зи зери об натвон дид мавҷи оби дарёро.*

Сабки ҳиндӣ дар қаламрави Ҳиндустон ва баъдтар дар Мовароуннаҳр ва қаламрави Афғонистон бештар вусъат пайдо намуда бошад ҳам, дар қаламрави Эрон ҷандон хуш қабул нашудааст. Ҳатто яке аз бузургтарин сабкшиносон Маликушшуаро Баҳор мегүяд:

*Сабки ҳиндӣ гарчи сабке тоза буд,  
Лек ўро заъфи беандоза буд.  
Фикрҳо сусту таҳайюлҳо ачиб,  
Шеъри пурмазмун, вали нодилфириб.  
В-аз фасоҳат бенасиб.*

Агар шоирони қаблан номбаршуда дар таҳаввулоти сабки ҳиндӣ саҳми арзанда гузошта бошанд, баъдтар симои адабие зуҳур намуд, ки ин раванди адабӣ, ин ҷараённи эҷодиро ба авчи аълояш расонид ва ин корро то ба ҳадде сомон дод, ки ибораи «сабки бедилӣ» ба миён омад ва ин тарзи баёни мураккаб ва печидагии баёни эҷодиро сараввал худи Бедил хис карда, мегүяд:

*Маънии баланди ман фаҳми тунд меҳоҳад,  
Сайри фикрам осон нест, кӯҳаму кутал дорам.*

Маълум аст, ки эҷодиёти Бедил комилан дар муҳити Ҳиндустон ҷараён гирифта, дар ҳамон чо рушду нумӯ кардааст. Сабки Бедил, баҳусус, дар асри XVIII, дар қаламрави Ҳиндустон нуфузи бузург пайдо намуд. Ин даврае буд, ки сабки ҳиндӣ тавассути эҷодиёти Бедил такмил ёфт ва сабки бедилӣ машҳур гардид. Ҳатто дар даврони баъдӣ шоирон Муншиӣ, Ирсӣ, Парии Ҳисорӣ, Ҷунайдуллоҳи Ҳозиқ, Маъдан, Наҷиби Ҳиндӣ, Ҳодии Самарқандӣ ва дигарон зери таъсири Бедил эҷодиёти худро ба роҳ мондаанд.

<sup>48</sup> Иҷтииноб – пархез

Чӣ тарз ва то кадом дараҷа сурат гирифтани сабки ҳиндӣ тавассути эҷодиёти Бедил масъалаи ҳанӯз хеле пеҷида аст, вале ҳоло ҳаминро месазад таъқид намуд, ки дар мураккабшавии сабки ҳиндӣ Бедил бо истеъдоду дониши қавӣ, бо ҳунари эҷод ва бо ҷаҳонбинии пурвусъат ворид шуд. Ин буд, ки сабки мазкур эҷодиёти ўро натавонист тасхир қунад, вале ў тавонист сабки ҷории замонро ба зери таъсири ҳеш бигирад ва дар ҳамин замина тозакориҳо биқунад, зеро шеъре, ки Бедил дар синни 10-солагӣ гуфта буд, ҳеч мураккабӣ надошт ва комилан одиу сода буд:

*Ёрам ҳар гоҳ дар сухан меояд,  
Бӯйи аҷабеш аз даҳан меояд.  
Ин бӯйи қарангӯл аст ё накҳати гул,  
Ё роиҳаи мушки Хутан меояд.*

Баъдтар зери таъсири сабки давр ин тарзи баён ҷунин ташаккул намуд:

*Хомушинафасе, ки табъи мавзун дорад,  
Сад ғунча баҳор аз дили пурхун дорад.  
Тасхир паризоди сухан осон нест,  
Ин ҷо нафаси сӯхта афсун дорад.*

Муҳимтарин ҳусусиятҳо дар тадриҷан мураккаб гардиданӣ тарзи баён дар он зоҳир мегардад, ки мо дар тарзи баёни афкори адабӣ-бадеӣ таҳлили тозаи фалсафӣ-ирфонӣ ва мантиқи хеле қавиро дучор мешавем, ки дарки он на ба ҳар кас даст медиҳад. Ин тарзи мураккаби баён дар лексикаи ифодаи фикр низ таъсири комил гузоштааст. Аз ин рӯ ҳонанда бештар қалимаҳои ҳудсоз (яъне, ҳоси худи шоир), мураккабро, ки баъзан аз ҷорӯи панҷ қалима низ соҳта шудаанд, дучор меояд: асарпарвард, парешонрӯзгор, ҳомӯшнафас, рамзошно, вусъатобод, силамуштоқ ва ғайра. Алоқамандона бо қалимаҳои нодир ибораҳои ҷолиб низ ба назар мерасанд: адабгоҳи муҳаббат, пахлуи аҷз, муҳри ашқ, паризоди сухан, ҳуни нафас, рамзошнои маънӣ, либоси ҳунбофта, ҳасми забунёфта, ҳаёли қомат ва ғайра. Ҷунончи, ба ин ғазали Бедили Дехлавӣ агар зеҳн монда шавад, ҳунари шоир дар интиҳоби лафз, ҷобаҷугузории қалимаҳо, коргирӣ аз нахҷ, интиҳоби вазн, истифодаи қофия, радиф ва беш аз инҳо, мазмунсозию ҳаёлбоғӣ ва ғайра беҳтар манзур мегардад:

*Ҳирс фурсатинтизору даври ранг аст осиё,  
Дил зи навбат ҷамъ қун, пур бедиранг аст осиё.*

*Саъи рӯзӣ бо банои беамон ҷӯшидан аст,  
Бештар дар гардии аз боди туфанг аст осиё.  
Як надомат<sup>49</sup> кори ҷандин донаи дил мекунад,  
Гар тавонӣ даст бар ҳам суд, наң аст осиё.  
Аз ману мо ҳар чӣ андӯзӣ, гудози нестист,  
Ошиқи ин хирмани оташбачанг аст осиё.  
Санг ҳам оинаи таҳқиқ сайқал мезанад,  
Умрҳо шуд, дар талоши рафғи занг аст осиё.  
То қиёмат гардии афлок дар кор асту бас,  
Кас нафаҳмид он, ки мегардад, чӣ ранг аст осиё.  
То нафас боқист, гирди ризқ мегардида бош,  
Об чун вомонад аз рафтор, ланг аст осиё.  
Зери гардун ноумеди амн то кай зистан?  
Донаҳо з-ин ҷо бурун оянд, танг аст осиё.  
Осмон ҳам то кучо дар фикри мардум таг занад?  
Баски рӯзихор бисёр аст, данг аст осиё.  
Не заминат оғиятгоҳ аст, не ҷарҳи баланд,  
То чӣ ҳоҳӣ тарф баст? Охир, дусанг аст осиё.  
Бедил, аз гардун саломат ҷашим натвон доштанд,  
Алвидоъ, эй дона, гӯ, коми наҳанг аст осиё.*

Дар ғазали зикршуда аз нигоҳи корбурди қалимаҳо алфози хоси сабки Бедил ба назар мерасад, ки худ яке аз ҳусусиятҳои шеваи эҷоди ин шоири тавоност. Масалан, қалимаҳои фурсатинтизор, оташбачанг, оғиятгоҳ ва ё ибораҳои даври ранг, боди туфанг, донаи дил, гудози нестӣ, оинаи таҳқиқ, ноумеди амн ва монанди инҳо, ки дар ҷунин шакл миёни мардум маъмулӯ ҷорӣ нестанд.

Ғазал моҳияти иҷтимоӣ дошта, ҳадаф нафси инсон ва ҳарисии ӯ баҳри аз дунё ҳосил намудани фоида буда, саъи ба даст овардани суд мушкил аст. Кибру ғуурӯ бечост ва инсон бояд пайваста дар талоши ризқу рӯзӣ бошад, зеро бе ин мисли он мебошад, ки сангҳои осиё беоб ҳечанд.

Умуман, инсон ба донаҳои гандум ва дунё ба осиё монанд карда шудааст, ки аз нигоҳи ҳунар ва бадеиёт ҳеле ҷолиб мебошад.

Асрори эҷоди Бедил – ин ҳайкали бузурги назм то ба имрӯз нокушодаву пинҳон аст, вале ин ҷиҳат равшан аст, ки таъсири ӯ ба сабки ҳамасрони худ ва эҷодкорони баъдӣ ниҳоят бузург мебошад. Ҳусусан ба эҷодиёти Шоҳин, Савдо, Асири, Ҳайрат, Раҳматуллоҳи Возех, Нақибхони Туграл, Зуфархон Ҷавҳарӣ таъсири мактаби Бедил ҳеле хуб мушоҳида мешавад. Адабиётшиносон Зуфархон

<sup>49</sup> Надомат – пушаймонӣ, афсӯс

Чавхариро охирин намояндаи мактаби Бедил дар Осиёи Миёна гуфтаанд, ки воқеан дуруст аст. Мұхаббате, ки ба эчдиёти Бедил адібони қаламрави Мовароуннахр доштанд, дар дигар кишвардо то ба ин ҳад набудааст.

*Масалан, Нақибхони Туграл мегүяд:  
Баланд аст из фалак маъвои Бедил,  
Набошад ҳеч касро чойи Бедил.  
Намоям тўтиёи дидай хеш,  
Агар ёбам губори пойи Бедил.  
Надидам аз сухангўёни олам  
Касеро дар ҷаҳон ҳамтои Бедил.  
Агар кӯҳ аст, бошад Тури Сино  
В-агар дарё бувад, дарёи Бедил.  
Дили афлокро созад мушаббак<sup>50</sup>  
Ливои ҳиммати волои Бедил.  
Ба мијсгон метавонам кард берун,  
Агар хоре ҳалад дар пойи Бедил.  
Намеёбам кунун ҳолӣ диламро  
Замоне аз ғаму савдои Бедил.  
Қабои атласи нуҳ ҷарҳи гардун  
Бувад кӯтоҳ бар болои Бедил.  
Ба рифъат<sup>51</sup> бартар аст аз кӯҳ, Туграл,  
Чаноби ҳазрати Мирзои Бедил.*

## САВОЛ ВА СУПОРИШХО

1. Доир ба вазъияти сиёсӣ-таърихии Осиёи Миёна дар охири асри XVIII ва аввали асри XIX чӣ медонед?
2. Дар ин давра қадом сулолаи таъриҳӣ ҳукмронӣ мекард?
3. Сабабҳои бе ҷанг ба Бухоро ворид гардиданни Нодиршоҳи Афишор чӣ буд?
4. Сулолаи мангитиҳо кай ба сари қудрат омад ва дар ин давра қадом тагијирот рӯҳ дод?
5. Сабабҳои таназзули ҳукмронии амир Дониёл дар чист?
6. Айёми салтанати амир Шоҳмуородро нақл кунед.
7. Дар ҳусуси муносибат ва рақобатҳои хонигарииҳои Осиёи Миёна, Афғонистон ва Эрон чӣ медонед?
8. Доир ба марказҳои фарҳангӣ-адабии ин давра маълумот дихед.
9. Умумият ва тафовути доираҳои адабии давраи мазкурро шарҳ дихед.
10. Қадом ҳусусиятҳои адабиёти ин давраро медонед?
11. Қадом навъҳои адабӣ дар ин давра бештар ривоҷ ёфтаанд?

<sup>50</sup> Мушаббак – сӯроҳдор, сӯроҳ - сӯроҳ

<sup>51</sup> Рифъат – бузургӣ, баландӣ

12. *Машұрттарин шоирони газалсароı давразо номбар кунед.*  
 13. *Аз инқисиғи маснавы өнімінде маңыздырылған ойнама.*  
 14. *Оид ба ташаккул өнімінде маңыздырылған ойнама.*  
 15. *Чаро шоирони ин давра ба пояи Бедил расида нағавонистаанды?*

### САВОЛНОМАИ ТЕСТИ

1. Зодгоҳы Бедилпро ёбебді:

A.	Хирот	C.	Машад
B.	Бухоро	D.	Исфахон
E.	Азимобод		

2. Үнвони ифтихоры-адабии Бедилпро пайдо кунед:

A.	Халлоқулмаоній	C.	Лисонул- гайб
B.	Афсағулмұтакаллимін	D.	Малиқулқалом
E.	Абулмаоній		

3. Падару бобои Бедил аз қүчо ба Хиндустон омадаанды?

A.	Рум	C.	Хирот
B.	Ирек	D.	Шероз
E.	атроғи Самарқанд		

4. Санаси таваллуды Бедил кадом сол аст?

A.	соли 1600	C.	соли 1624
B.	соли 1614	D.	соли 1634
E.	соли 1644		

5. Бедил дар чандсолагың ба мектаб дода мешавад?

A.	7-8 солагы	C.	9-10 солагы
B.	8-9 солагы	D.	4-5 солагы
E.	5-6 солагы		

6. Бедил дар чандсолагың китоби мұқаддаси исломро ҳиғз кардааст?

A.	11 - солагы	C.	9 - солагы
B.	10 - солагы	D.	8 - солагы
E.	7 - солагы		

7. Бедил дар чандсолагӣ ба шеъргӯй оғоз кардааст?

A.	6 - солагӣ	C.	8 - солагӣ
B.	7 - солагӣ	D.	9 - солагӣ
E.	10 - солагӣ		

8. Бедил дар қадом асараши доир ба шеъри аввалини худ ҳабар додааст?

A.	«Тӯри маърифат»	C.	«Ником»
B.	«Ирфон»	D.	«Тилисми ҳайрат»
E.	«Чор унсур»		

9. Бедил сафари худро ба шаҳрҳои Панҷоб, Лоҳур, Кашири, Сарҳинд, Мултон дар қадом асараши баён кардааст?

A.	«Ирфон»	C.	«Тӯри маърифат»
B.	«Ником»	D.	«Тилисми ҳайрат»
E.	«Чор унсур»		

10. Қадоме аз ин сарчаишмаҳо доир ба санаи вафоти Бедил маълумот медиҳад?

A.	«Ҳафт иқлим»	C.	«Оташкада»
B.	«Музаккир-ул-асҳоб»	D.	«Маҷмаъ-ул-ғусаҳо»
E.	«Хизонаи омира»		

11. Бедил чанд сол умр дидаст?

A.	117 сол	C.	97 сол
B.	107 сол	D.	87 сол
E.	77 сол		

12. Бедил ҳамагӣ чанд сол эҷод кардааст?

A.	115 сол	C.	85 сол
B.	95 сол	D.	75 сол
E.	65 сол		

13. Таркиби «Куллиёт»-и Бедил чӣ миқдор байтро фаро мегирад?

A.	105000 байтро	C.	85000 байтро
B.	95000 байтро	D.	75000 байтро
E.	65000 байтро		

14. Асарҳои насрин Бедилро ёбед:

A.	«Ирфон», «Тӯри маърифат»	C.	«Китъаот», «Муҳити аъзам»
B.	«Комде ва Мадан», «Рубоиёт»	D.	«Газалиёт», «Тилисми ҳайрат»
E.	«Дебоча», «Чор унсур», «Руқъаот», «Никот»		

15. Газалиёти Бедил чӣ миқдор байтро ташкил медиҳад?

A.	63000 байтро	C.	43000 байтро
B.	53000 байтро	D.	33000 байтро
E.	23000 байтро		

16. Бедил чӣ миқдор газал эҷод кардааст?

A.	6165 газал	C.	4165 газал
B.	5165 газал	D.	3165 газал
E.	2165 газал		

17. Дар девони Бедил чӣ миқдор рубоӣ ҳаст?

A.	7500 рубоӣ	C.	5500 рубоӣ
B.	6500 рубоӣ	D.	4500 рубоӣ
E.	3500 рубоӣ		

18. Нахустин маснавии Бедил қадом аст?

A.	«Никот»	C.	«Комде ва Мадан»
B.	«Ирфон»	D.	«Тӯри маърифат»
E.	«Тилисми ҳайрат»		

19. Қадом маснавии Бедил дар баҳри мутақориб эҷод шудааст?

A.	«Никот»	C.	«Комде ва Мадан»
B.	«Тӯри маърифат»	D.	«Ирфон»
E.	«Муҳити аъзам»		

20. Қадом маснавии Бедил «Мактуби манзум» ном дорад?

A.	«Никот»	C.	«Комде ва Мадан»
B.	«Руқъаот»;	D.	«Ирфон»
E.	«Тӯри маърифат»		

21. Маснавии «Ирфон» кай таълиф шудааст?

A.	соли 1682	C.	соли 1699
B.	соли 1692	D.	соли 1702
E.	соли 1712		

22. Маснавии «Ирфон» дорои чанд боб аст?

A.	50 боб	C.	30 боб
B.	40 боб	D.	20 боб
E.	10 боб		

23. Маснавии «Ирфон» кадом мавзӯйхоро дар бар мегираад?

A.	комилан ичтимоиро	C.	комилан ҳаҷвӣ-танқидиро
B.	комилан ҳамосиро	D.	комилан сиёсиро
E.	ирфонӣ-фалсафӣ ва ахлоқиро		

24. Асари қалонтарини насрини Бедил чӣ ном дорад?

A.	«Ирфон»	C.	«Ником»
B.	«Комде ва Мадан»	D.	«Руқаом»
E.	«Чор унсур»		

25. Мавзӯи марказии «Чор унсур» чист?

A.	ҳаҷви мансабдрон	C.	васфи манзараҳои табиат
B.	танқиди ҳокимон	D.	асари ёддоштий аст
E.	мавзӯйхои фалсафаи оғаринии		

26. Лаҳзаҳои зиндагиномаи Бедил бисёртар дар қадоме аз ин осор ёд шудааст?

A.	дар рубоиёташи	C.	дар газалиёташи
B.	дар қасоидаш	D.	дар «Комде ва Мадан»
E.	дар «Чор унсур»		

26. Лаҳзаҳои зиндагиномаи Бедил бисёртар дар қадоме аз ин осор ёд шудааст?

A.	дар рубоиёташи	C.	дар газалиёташи
B.	дар қасоидаш	D.	дар «Комде ва Мадан»
E.	дар «Чор унсур»		

27. Ин матлаъ аз газали кадом шоур аст?

Айш донаад дили саргашта парешониро,  
Нохудо бод бувад кишиши түфөниро.

A.	Чомӣ	C.	Сайиido
B.	Ҳилолӣ	D.	Соиб
E.	Бедил		

28. Газали зер дар кадом баҳри арӯзӣ навишта шудааст?

Айш донаад дили саргашта парешониро,  
Нохудо бод бувад кишиши түфөниро.

A.	Ҳазаҷ	C.	Раҷаз
B.	Рамал	D.	Мутақориб
E.	Мутадорик		

29. Дар ин байти Бедил кадом навъи шеърӣ беҳтарин дониста шудааст?

Бедил, гӯҳари назм касерост, ки имрӯз  
Дар баҳри газал заврақу андеша давонад.

A.	маснавӣ	C.	қитъа
B.	қасида	D.	рубоӣ
E.	газал		

30. Девони ашъори Бедил дорои чӣ миқдор байт аст?

A.	5700 байт	C.	17700 байт
B.	7700 байт	D.	27700 байт
E.	37500 байт		

31. Ин матлаъ аз газали кист?

Чашими ту ба ҳоли ман гар ним назар хандад,  
Хорам ба чаман нозад, айбам ба ҳунар хандад.

A.	Чомӣ	C.	Сайиido
B.	Ҳилолӣ	D.	Соиб
E.	Бедил		

32. Бедил дар чандсолагиаш ба Деҳлӣ омад?

A.	10 солагӣ	C.	17 солагӣ
B.	14 солагӣ	D.	21 солагӣ
E.	25 солагӣ		

32. Бедил дар чандсолагиаш ба Дөхлү омад?

A.	10 солагӣ	C.	17 солагӣ
B.	14 солагӣ	D.	21 солагӣ
E.	25 солагӣ		

33. Асари Бедил, ки унвони он аз номи қаҳрамонҳои асосиаш гирифта шудааст, чӣ ном дорад?

A.	«Ирфон»	C.	«Ником»
B.	«Тӯри маърифат»	D.	«Муҳити аъзам»
E.	«Комде ва Мадан»		

34. Аз ҳаё магзар, ки дар номусгоҳи эътибор  
Шарм мардонро виқор асту занонро зевар аст.  
Байти кист?

A.	«Ҷомӣ»	C.	Саййидо
B.	Ҳилолӣ	D.	Соиб
E.	Бедил		

35. Матлаи мазкур аз газали кист?  
Аз губори ҷилваи гайри ту то бастам назар,  
Чун сафи мижгон ду олам маҳв шуд дар якдигар...

A.	«Ҷомӣ»	C.	Саййидо
B.	Ҳилолӣ	D.	Соиб
E.	Бедил		

36. Байти мазкур аз кист?  
Эй шамъи базми қудс, надонам чӣ мазҳарӣ,  
К-аз ваҳм гоҳ равишану гоҳе муқаддарӣ.

A.	Восифӣ	C.	Саййидо
B.	Ҳилолӣ	D.	Соиб
E.	Бедил		

37. Достони «Комде ва Мадан» дар таркиби қадом асари Бедил аст?

A.	«Тӯри маърифат»	C.	«Ником»
B.	«Тилисми ҳайрат»	D.	«Муҳити аъзам»
E.	«Ирфон»		

38. Соли таълифи достони «Комде ва Мадан» -ро пайдо қунед:

A.	соли 1698	C.	соли 1707
B.	соли 1703	D.	соли 1710
E.	соли 1712		

39. Достони «Комде ва Мадан» дорои чанд боб аст?

A.	ду боб	C.	шаш боб
B.	чор боб	D.	ҳашт боб
E.	даҳ боб		

40. Миқдори байтҳои достони «Комде ва Мадан»-ро ёбед:

A.	500 байт	C.	700 байт
B.	600 байт	D.	800 байт
E.	900 байт		

41. Достони «Комде ва Мадан» дар қадом баҳр эҷод шудааст?

A.	дар баҳри ҳазаҷ	C.	дар баҳри раҷаз
B.	дар баҳри рамал	D.	дар баҳри Ҷадид
E.	дар баҳри Ҳафиҷ		

42. Байти мазкур аз қадомин достони Бедил аст?

Базми шаҳ бе руҳаш ҳузур надошт,  
Бо ҳазорон ҷароғ нур надошт.

A.	«Тӯри маърифат»	C.	«Ником»
B.	«Тилисми ҳайрат»	D.	«Муҳити аъзам»
E.	«Комде ва Мадан»		

43. Байти мазкур аз забони қадомин қаҳрамони достони «Комде ва Мадан» аст?

Меравам, то ба он дараҳт расам,  
Шояд аз сояши ба баҳт расам.

A.	аз забони шоҳи золим	C.	аз забони ҳокимон
B.	аз забони шоҳи одил	D.	аз забони Комде
E.	аз забони Мадан		

44. Рамзоиной маънӣ ҳар хирасар набошаад,  
Табъи салими фазлам ирси падар набошаад.  
Байти фавқуззикр аз кист?

A.	Ҷомӣ	C.	Мушифиқӣ
B.	Ҳилолӣ	D.	Сайидо
E.	Бедил		

45. Байти зерин аз кист?  
То фазлу ҳунар оинапардоз нашууд,  
З-иқбол даре ба рӯйи кас боз нашууд.

A.	Мушифиқӣ	C.	Сайидо
B.	Ҳилолӣ	D.	Соиб
E.	Бедил		

46. Мазмуни байти зеринро муайян қунед:  
Чашм во кун, ранги асрори дигар дорад баҳор,  
Он чи дар ваҳмат нағунҷад, ҷилвагар дорад баҳор.

A.	ишиқӣ	C.	наҳлавонию таҳамматӣ
B.	ҳаҷвӣ	D.	интиқод
E.	васфи баҳор		

## МИРЗОСОДИҚИ МУНШІЙ



Мирзо Мұхаммадсодиқи Муншій тақрибан байни солҳои 1753-1758 дар деҳаи Ҷондори Бухоро таваллуд шудааст. Пас аз таҳсили ибтидой Мирзосодиқ ба яке аз мадрасаҳои Бухоро дохил шуда, онро бомуваффақият хатм менамояд.

Шоир пас аз хатми мадраса ҳамчун донишманди закӣ, олими тавоно, муаррихи пухтакор ва котиби чирадаст эътироф карда мешавад. Муосири Мирзосодиқ, шоири закӣ Носеҳи Ҳатлонӣ ба табъу санъати Содиқ чунин баҳо медиҳад:

*Ҳусусан Муншии маънимувофиқ,  
Сипехри назмро субҳ аст Содиқ.  
Кунад таҳрири инши он гуҳаррез,  
Қалам гардад саропо найшакаррез.*

Содиқ ҳамчун шоир ва олими забардаст зуд машхур мешавад. Ӯро ба зудӣ шоҳони мангитӣ ба дарбор даъват мекунанд. Вай дар дарборҳои амир Дониёл (1758-85), амир Шоҳмурод (1785- 1800) ва амир Ҳайдар (1800-1826) хидмат намудааст. Содиқ баробари дафтардорӣ ва муншигӣ, инчунин ба мадҳи амирони мазкур камар бастааст. Аз баъзе ишораҳояш маълум мешавад, ки Содиқ аз хидмати дарбор чандон хурсанд набудааст.

**Чунончи:**

*Гаҳ мадҳи яке зи нафси томеъ кардам,  
Гаҳ қадҳи яке беманофеъ кардам.  
Шуд умри азиз сарф бо нокасу кас,  
Ағсӯс, ки нақди умр зоеъ кардам.*

Содик хеле шахси ҳозирчавоб будааст. Рӯзе ӯ ҳамроҳи амир Шоҳмурод дохили чорбог мешаванд. Ӯ аз он ҷо себе мечинад ва амир аз шоир талаб мекунад ки таърихи чаҳорбоғро фавран иншо кунад.

Содик мегӯяд:

*Таърихи чаҳорбоги гулгун кардам,  
«Себе» зи «чаҳорбог» берун кардам.*

Дар ин байт калимаҳои «себе» ва «чаҳорбоғ», ки мутаносибанд моддаи таърих буда, вожаи «чаҳорбоғ» ба ҳисоби абҷад 1212 мешавад. Аз он се «б»-ро берун кунем, яъне шашро тарҳ кунем, 1206 боқӣ мемонад, ки он ба соли 1792 м. баробар буда, таърихи бинои чаҳорбоғ аст.

Баъдтар Мирзосодик бо иғвои ҳасудон ба Дарваз бадарга мешавад. Дар ин бора баъзе ишораҳои худи шоир низ гувоҳӣ медиҳад. Ӯ ба ҳокими Дарваз Муҳаммадраҳимxon ду қасида баҳшидааст, ки дар яке аз онҳо чунин ишораҳои шарҳиҳоӣ дида мешавад:

*Намуда нафъи ватан омадам сӯйи Дарваз,  
Ки то зи худ кунам исботи фикри сultonӣ.  
Зи гарди роҳи Муҳаммадраҳим Баҳодурхон  
Ба ҷаими бахт кунам сурмаи сулаймонӣ.*

Аз ин қазоват бармеояд, ки дар пирсолӣ шоир ба ин қаламрав бадарға гардида будааст. Шоир баъдтар ба амир Ҳайдар маъзаратномае навишта, дар он ёд мекунад, ки синнаш аз 63 гузашта ва то ин муддат хидматҳои арзанде ба дарбор кардааст. Вале акнун дар айёми пирӣ ӯро аз дарбор дур кардаанд. Пас аз ин ӯ ба ватан меояд ва соли 1819 дар Қаршӣ вафот мекунад.

Дар ин бора ҳамасри ӯ Ҳумулии Могиёнӣ дар санаи вафоти Содик қитъаи таърихе эҷод намудааст:

*Умри гузарон далели мо бас, ки ҳаким  
Аз оби равон ҳаётни қуллу шай кард.  
Аз ҷоми фалак касе, ки як нӯши қашид,  
Сад неши ситам ниишонааш аз пай кард.  
Муншии фалак ҷоноби Мирзосодик,  
К-абнои замона оғарин бар вай кард,  
Бигзаши чу аз ҳаёт, дар таърихаи:  
«Муншии қадар номаи умраши тай кард».  
Содик ба сухан, Ҳумулий, он Ҳусрав буд,  
К-аз Ҳинд сипоҳи фатҳи Руму Рай кард.*

Яъне «Муншии қадар номаи умраш тай кард» моддаи таърих буда, ба хисоби абҷад 1235 (соли 1819/20) мешавад.

## МЕРОСИ АДАБИИ МИРЗОСОДИҚ

Олими фозил, муаррихи шинохта, муншии мумтоз ва ниҳоят шоири тавони Содик аз худ девон ва маҷмӯаи дигаре боқӣ гузаштааст. Яъне, девони ғазалиёт ва дигаре маҷмӯаи мусаммати мухаммас, қитъа ва маснавиҳои ў мебошад. Девони ғазалиёти Содик аз 345 ғазал, 14 мусаммат, 59 рубой, 20 қитъа, 2 қасида, 34 муаммо ва 20 фард иборат мебошад. Маҷмӯаи дигари асарҳои шоир маснавиҳои «Дахмаи шоҳон», «Рафъи тумани Охуғири Хайробод», манзумаҳои «Қазову қадар», «Ба духтаре ошиқ шудани дарвеш» ва 33 қитъаи таърих мебошанд.

## МАВЗЎ ВА МАЗМУНИ ҒАЗАЛИЁТИ ШОИР

Мирзосодик лирик, шоири ғазалсаро аст. Ў дар ғазалсарой голибан ба Саъдӣ, Хусрав, Ҳофиз, Камол ва Соибу Бедил пайравӣ кардааст. Аз ў то ба имрӯз 345 ғазал боқӣ мондааст, ки 2291 байтро ташкил медиҳад. Вале аслан девони Содик дорои 15 ҳазор байт будааст. Шоир дар аксари жанрҳои назми замон: ғазал, қасида, рубой, мусаммат, қитъа, маснавӣ ва гайра шеър гуфтааст.

Бо вучуди шоири сермаҳсул будан, пеш аз ҳама, Содик лирикшиоири ғазалсаро мебошад. Ўро Абулмаонии сонӣ, шоҳаншоҳи иқлими сухан ном бурдаанд, ки бехуда нест.

Барои намуна чанд ғазали шоирро метавон зикр намуд ва зимни он аз санъати сухан истеъдоди эҷодӣ, хунари сухансанҷӣ ва пояи шоирии ўро метавон муайян намуд.

### Чунончи:

Чанд резӣ ба ҷафо ашқи ҷигаргуни маро,  
Эй ҷафопеша, биё, рез дигар хуни маро.  
Дил ба занҷири сари зулфи ту ороме дошт,  
Шуд сабо силсилаҷунбон дили маҷнуни маро.  
Бо ту, эй сангдил, афсонай ман дар нағирифт,  
Дар дили саҳти ту набвад асар афсануи маро.  
Шуълаи оҳи дил оташ зада дар пираҳанам,  
Сӯзи пинҳон чу дарун сӯҳта беруни маро.  
Гуфтӣ аз хотири маҳзуни ту шодам, Содик,  
Шод кардӣ ба ҳамин хотири маҳзуни маро.

Газали мазкур аз 5 байт таркиб ёфтааст ва дорои радиф («маро») буда, шоир радифи содаро кор фармудааст, ки ҳадаф аз он таҳқим баҳшидан ба мазмуни газал мебошад. Калимаҳои қоғияшуда: чигаргун, хун, маҷнун, афсун, берун, маҳзун буда, ҳуруфи қоғия якъо бо бандаки изоғӣ («и») дар шакли «...уни» омадааст. «Н» ҳарфи равӣ буда, худи қоғия муқайяд мебошад.

Аз нигоҳи вазн низ газали боло ҷолиб аст. Газал дар баҳри рамали мусаммани маҳбуни маҳзуф иншо гардида, шакли афоъили он чунин аст:

- v - - / v v - - / v v - - / v v -

яъне: фоъилотун, фаъилотун, фаъилотун, фаъилун.

Аз нигоҳи мавзӯй ва мазмуну муҳтаво газали боло ишқӣ буда, маҳбуба ҷафопеша, бераҳм, бесабру тоқат, бемехр, сангдил, ҳатто ҳунрез аст. Ошиқ бовафо, пурмехр, ростқавл, собир, ғамноку ғамхор, ҳатто ҷоннисор мебошад. Ҳадафи ошиқ висол аст ва маҳз ба хотири вағои маҳбуба ба ҷоннисорӣ розист. Албатта, оҳангҳои қавии иҷтимоӣ қасб намудани газалиёти ин давра ва маҳсусан, газалҳои Мирзосодик ба қонуни инкишофи адабиёти давр ва авзои таърихии замон саҳт вобастагӣ дорад, зеро мантиқан нақши образҳои лирики - ошиқ ва маъшӯқа ба ҳам зид гузошта шудааст. Ба назари шоир ин дарду ранҷҳо, азобу шиканҷаҳо завқу лаззати дигар доранд:

*Дарду алами ишқ аҷаб лаззати завқе,  
Дарду аламе нест туро, бас аҷаб аст ин.*

Ишқу муҳаббатро Содик беолоишу пок, озодаву соф тасаввур мекунад ва чунин ишқ кори ҳар дуну сифла нест:

*Бошад муҳаббат онҷунин покиза дурри бебаҳо,  
Натвонад ўро доштани ҳар сифлаву дун дар бағал.*

Дар лирикаи мирзосодик мавзӯъҳои суннатӣ ба мушоҳида мерасанд, valee дар ин миён лирикаи ишқии шоир афзалияти бештарро дорост. Дар лирикаи ишқии шоир нақши эҳсосот ва тафаккури ошиқона мақоми меҳварӣ дорад. Вале дар ин миён маҳбуба афзалият дорад:

*Ба роҳат мерасонад ранҷ бар худ ошно кардан,  
Ба ноҳун най шикастан, банд аз шаккар ҷудо кардан.  
Намо паҳлу тиҳӯй аз тору пуди пастии гафлат,  
Набояд такя бар болини ин маҳмал бино кардан.  
Хамидан поӣ қадди ростӣ зинат наафзояд,  
Зи пирон хуши наояд такя бар дӯши асо кардан.*

*Дурустиҳои имкони шикаста ваҳшате дорад,  
Ки аз гайр аз шикастан нест фикри мумиё кардан.  
Дар ин дарё гӯҳар шав, қатрае гар обрӯдорӣ,  
Ҳубосо чун сари холӣ чӣ лозим бар ҳаво кардан.  
Зудояд занги зулмат аз миси шаб субҳдам, Содик,  
Ҳамин иксир мебахшад нафас аз худ раҳо кардан.*

Аз нигоҳи шакл ғазали закршуда навоварие надорад. Яъне ғазал дорои радифи сода («кардан»), қофиҳои муқайяд: ошно, чудо, бино, асо, ҳаво, раҳо буда, бо равӣ хотима ёфтааст. Аз нигоҳи вазн низ ҷолиб аст, зеро сӯзу гудоз бо ранҷу машакқат баробар баён шуда, табииати жанр баҳри ҳазаҷро тақозо намудааст. Бинобар он, ғазал дар баҳри ҳазаҷи мусаммани солим эҷод шудааст, ки шакли афоъили он чунин мебошад:

v - - / v - - / v - - - / v - -

яъне: мафоъйлун, мафоъйлун, мафоъйлун, мафоъйлун.

Ғазал оҳанги хеле нозук ва муассири орифона дошта, ҳадаф сайри маънавии солик ва паймудани марҳалаҳои камолот аст, ки танҳо тавассути ранҷ, азоб, сабр, ҳушӯрӣ, фурӯтаниӣ, шикастанафсӣ, дурӣ аз таносой, парҳезкорӣ, канорагирӣ аз дунё ва алоики он ва гайра мебошад. Аз ин ҷост, ки рӯ овардан ба ранҷ, бо ноҳун шикастани най (инкисори қолаб), банд аз шакар чудо кардан (барҳам задани хиҷобҳо), паҳлу тиҳӣ кардан аз тору пуди гафлат (дил қандан аз дунёи моддӣ), такя бар дӯши асо кардан (ба олами бесамар дил бастан), ваҳшат (душвориҳои роҳ), гавҳар шудан (пинҳон будан), ҳубоб (худнамоӣ) ва гайра ифодаҳои нодиру тозаанд ва ин ҳама тозакориҳои худи адиб аст.

Интиҳоби калимаҳо, коргирӣ ва маънисозию мазмунбофӣ аз онҳо, рамзу қиноя қасб кардани баёну ифода низ вобаста ба мазмуну муҳтаво ва мавзӯи ғазал мебошад. Ин ҳолот, албатта, ҳоси табииати ашъори лирикаи ишқист, ки дар шеърҳои шоирони ин аср низ чун суннати устувор дида мешавад.

Яке аз масъалаҳое, ки дар ашъори Содик ва бештар дар ғазалҳои ў ба назар мерасад, инъикоси оҳангҳои иҷтимоӣ мебошад. Дар ин аср низ вобаста ба сиёсати пешгирифтai ҳукуматдорони амири ҳолати қувваҳои эҷодӣ-адабӣ ҷандон хуб набудааст. Бинобар он, оҳанги шикоят аз ҳолати танги муҳит ва аҳволи ноҳуби аҳли адаб, бо оmezish ба панду насиҳат, андарзу мавъизат, танқиди ҷаҳолату нодонӣ, зулму бедодӣ, ноодилию қаллобӣ, фитнагарию фиреб, инчунин танқиди зимомдорони

замон, рафтори рӯҳониён, кирдори зоҳидону парҳезкорони риёни ва ғайра дар лирикаи Содик тасвир шудааст:

Чуз китобам ҳамнишини нуктадон пайдо нашууд,  
Чуз найи килкам ҳарифи ҳамзабон пайдо нашууд.  
Дил зи танҳой ба ҷон омад, дилороме наёфт,  
Ҷони беоромро ороми ҷон пайдо нашууд...

Ё худ:

Бо мо замона тарки ҳусумат намекунад,  
Чун сифла ҳеч қасби мурувват намекунад.  
Чанд афканад ба маҷлиси мо шӯр муҳтасиб?  
Он беадаб риояти суҳбат намекунад.

Дар лирикаи Содик ва маҳсусан, дар газалҳои ў баробари ишқу ошиқӣ васфи маҳбуба, баёни олами маънавӣ ва зебоиҳои зоҳирӣ ў, ситоши баҳор, гулу лола, насиму накҳати баҳорон, маю мусиқӣ низ ҳаст. Инчунин, мавзӯъҳои пандуандарзӣ: эҳтироми инсон, дӯст доштани ватан, рӯ овардан ба илму таҳсил, меҳнатдӯстӣ, хайрҳоҳио хоксорӣ, фурӯғанио шикастанафсӣ, ростғӯй, ширинзабонӣ, парҳезкорӣ, ҳалолкорӣ, эҳтироми падару модар, устоду омӯзгор, вафо ба аҳд ва ғайра хеле хуб ба мушоҳида мерасад. Дар баробари ин шоир хислатҳои бади инсониро аз қабили қатлу горат, мардумозорӣ, авомфиребӣ, буҳтону дурӯғгӯй, муфтҳӯрӣ, ҳавобаландӣ, кибру ғурур, худписандӣ, ҳасисию мумсикӣ, танпарварӣ, қалтабонӣ ва ғайраро накухиш менамояд. Вале мавзӯи марказии ғазалиёти ў суннатӣ буда, ишқу исёнҳои қалбии инсон, шӯру валвалаҳои ботинӣ, садои дилҳо, хории ошиқу истигнои маҳбуба ва ғайра хеле қавӣ садо медиҳанд.

**Чунончи:**

Зор мурдему рухат сер надидем, дарег,  
Нуктае аз лаби лаълат нашунидем, дарег.  
Ҷон зи бемории ҳичрон ба лаб омад аз шавқ,  
Шарбати васли ту ҳарғиз начашидем, дарег.  
Дар ғамат гунчасифат сар ба гиребон бурдем,  
Чун гул аз гусса гиребон надариdem, дарег.  
Монд дар поӣ дили ҳастаи мо хор фурӯй,  
Гуле аз гулишани васли ту начидем, дарег.  
Бими онро, ки шавад сӯзи дили мо зоҳир,  
Сӯхтем аз ғаму оҳе накашидем, дарег.  
Остони ту бувад мақсади арбоби вафо,  
Мо ба он мақсади олӣ нарасидем, дарег.

*Чон надодем чу Содиқ ба гами дарди ту, ҳайф,  
Сарф шуд нақду матое нахаридем, дарег.*

Аз нигоҳи шакл ғазали мазкур анъанавӣ буда, дорои ҳафт байт, радифи сода («дареф»), қофиия мутлақ (ҳарфи равӣ - «д»), матлаъ, мақтаъ, тахаллус ва гайра мебошад. Он дар баҳри рамали мусаммани маҳбуни мақсур (баъзан аслам, аслами мусаббaf) эҷод шудааст, ки шакли афоъили он чунин аст:

- v - / v v - / v v - / v v ~ (баъзан: - - / - ~

Радиф дар ин газал бори гоявӣ мекашад ва барои муайян намудани ҳолати қаҳрамони лирикӣ - ошиқ мусоидат мекунад.

Аз нигоҳи мавзӯъ, мазмуну муҳтаво ғазали боло ишқӣ буда, баёни ҳолати ошиқ, яъне, ҳичрон ва дурӣ аз висол, интиҳои рӯзгор ва афсӯсу ҳайфу дареф изҳор намудани ошиқ мазмуни онро фароҳам овардааст.

Ҷанбаҳои хунарӣ низ хеле ҷолиб аст: вобаста ба мавзӯи ишқ: зор мурдан, сер надидани рӯй, нашунидани нукта, ба лаб расидани ҷон, ҷашидани шарбат, дареф ва гайра, калимаҳои мутаносиб ҳамагӣ дар ду байт мебошанд. Ин ҳолат то интиҳо идома дорад. Киноя, мачоз - яъне мурдан - гузаштани бехудаи умр; ҷон ба лаб омадан - яъне тоқат намудан ба ҳама гуна душвориҳо; начашидани шарбати васл - иттифоқ наафтодани висол; ғунчасифат - мисли ғунча; сар дар гиребон будан - ҳанӯз нашукуфтan, яъне ба маънни ҳанӯз аз дунё баҳра набардоштан ва гайра. Тавсиф: дили ҳаста, мақсади олий; истиора - ғунчасифат, гул, ки танҳо монандкунандаҳо иштирок доранду монандшавандаҳо нестанд ва гайра.

Албатта, ҷанбаҳои хунарӣ дар шеъри шоирони ин рӯзгор мисли асрҳои XII, XIII, XIV, XV нест, vale шоирони чудогона дар ҳар сурат нисбатан санъату хунари воло доранд, ки Содиқу Ҳозик, Шӯхио Парӣ аз он ҷумлаанд. Ҳусусан, дар ғазалсароӣ ин шоирон нисбатан панҷаи қавитаре доштаанд, зеро ғазали онҳо дар интиҳои ҳол асосҳои таҳаввули жанрро дар ин давра муайян менамояд.

## **МАСНАВИИ «ДАХМАИ ШОҲОН»**

Мирзосодиқ на танҳо дар эҷоди навъҳои хурди лирикӣ ҳушзвавқ аст, балки дар достонсароӣ ҳам адиби тавоно мебошад. Аз ў чор маснавӣ низ боқӣ мондааст. Аз ҷумла, «Рафъи тумани Оҳуғиру Хайробод», «Ба духтаре ошиқ шудани дарвеш», «Қазову қадар» ва «Дахмаи шоҳон». Маснавии «Дахмаи шоҳон», ки соли

таълифи он дақиқ қайд нашудааст, муҳаққиқон таърихи онро солҳои 1785, 1791 ва 1796 ишора кардаанд. «Дахмаи шоҳон» аз нигоҳи сохтор ва мазмуну мундариҷаи худ хеле ҷолиб аст. Достон аз муқаддима ва қисмати асосӣ иборат мебошад. Муқаддимаи асар аз се бахш фароҳам омадааст. Дар бахши аввал мулоҳизаҳои фалсафии адаб, муносибати ў ба мирону шоҳон, адлу дод, ноодилию бедодӣ баён гардидааст.

Дар бахши дуюм оид ба авзои замон, муҳити зиндагӣ, бевафоии дунё, арзиши илму дониш, фазлу ҳунар баҳс карда мешавад. Бахши сеюми муқаддимаи асар доир ба мушоҳидаву сайругашти шоир дар атрофи шаҳри Бухоро ва ҳаводиси ба ў дучоромада баҳс мекунад. Муқаддимаи достон бо зерфасли «Тасвири девони маъбад» интиҳо меёбад.

Қисмати асосии достон, ки пас аз муқаддима меояд, «Ибтидои шурӯъ дар мақсад» нахустзерфасли он мебошад. Мушоҳидаҳои шоир ба тасвири «Дахмаи Субҳонқулихон» оғоз гардида, баъд тасвири «Дахмаи Убайдуллоҳон», «Дахмаи Абулфайзхон» ва «Дахмаи Абдулмӯйминхон» меояд ва бо ҳамин достон ба поён мерасад.

Дар қисмати асосии достон, ҳангоми сайри шоир ногаҳ аз даҳмае садое баланд мешавад:

*Кушио сӯйи мо ҷаҳими ибрат, нигар,  
Ки будем шоҳони зарринкамар!*

Ҳадаф зикри бебақоии дунё, пушаймонӣ аз амалҳои носавобу зишт мебошад.

Баъд шоир садои басо ҷозибу ҷолибе аз як даҳмаи мармарин мешунавад, ки он аз зиндагии бемаънӣ, кирдори носавоб, амалҳои ноҳуби худ ҳангоми ҳукumatдорӣ бо сӯзу гудоз ривоят мекунад. Ин даҳмаи ҳокими Аштархонӣ – Субҳонқулихон будааст.

Мирзосодик баъд аз шунидани садои ин амир боз пештар меравад ва даҳмаи Убайдуллоҳон пеш меояд. Ў садои ин амирро мешунавад, ки аз таърихи салтанати золимонаи худ ҳикоя менамояд. Амири мазкур аз фаъолияти золимонаи хеш саҳт пушаймон гардида, худро хеле сарзаниш мекунад. Убайдуллоҳон аз кардаҳояш норизост ва таъкид мекунад, то ки одамон чунин галатҳоро содир накунанд.

Мирзосодик ба оромгоҳи Абулфайзхон наздик мешавад. Абулфайзхон ҳам мисли дигар амировон аз кирдорҳои худ саҳт пушаймон аст:

*Манам шоҳ Абулфайзи мулки Бухор,  
Падар то падар хусрави тоҷдор.*

Абулфайзхон вақти сари қудрат омаданаш асосан ба айшу нӯш, танпарварию форигболӣ дода мешавад. Худи амир мегӯяд:

*Маро модари даҳр рӯзе, ки зод,  
Дари айшу ишрат ба рӯям қушод.  
Нишионданд дар маҳд ҳамчун сарир,  
Ба комам шакар рехт бар ҷоиши шир.  
Дувумбора бар таҳти шоҳӣ нишионд,  
Ба фарқам ҳазойини дунё фиишонд.*

Шоир зулми амирро аз забони муғаниӣ ва созҳои мусиқӣ ба тариқи ташхису тамсил зикр меқунад:

*Яке дод танбӯрро гӯшимол,  
Ки аз дасти ман пеши шоҳам манол.  
Чунин гуфт танбӯр: Ай зулмгар,  
Чаро мезанӣ заҳмам андар ҷигар?  
Расида маро корд бар устуҳон,  
Нишиаста бурун аз танам тори ҷон.  
Ба ноҳун дилам хунфиион меқунӣ,  
Маро манъ боз аз фигон меқунӣ?  
Ҳамегуфт танбӯр нолида зор,  
Дили чангу най шуд зи дардаши фигор,  
Ба якборагӣ ҷумла кардӣ фигон,  
Найистон шуд аз нола рӯйи ҷаҳон.*

Ин амир ҳатто барои мансаб писари худро нест меқунад:

*Хусусан, ки аз мастии ҷоми ҷоҳ  
Писарро намудам ба дастам табоҳ.  
Сабоҳе гузаштам ба тарфи чаман,  
Чу гул лаб нур аз ҳанда аз анҷуман.  
Шунидам ман аз бөгбони ҷаҳон,  
Ки мегуфт дар хидмати гулситон:  
- Бибурранд гар бехҷости ниҳол,  
Физояд бар он нахл бори камол.  
Чу бишнидам аз бөгбон ин сухан,  
Ба сӯйи ҳарам омадам аз чаман.  
Ниҳоле, ки аз решаш руста буд,  
Ба пеши қадаш сарв дилҳаста буд,  
Ба теги газаб кардам ўро ҳалок,  
Ба хокаш супурдам, задам рӯйи хок.*

*Чунин кор кардам ба уммеди он,  
Ки шояд маро давлати човидон.*

Абулфайзхонро дар мавриди зарурий, янье ҳамлаи Раҳимбии мангит дүстон-душман, итоаткорон – нофармон ва ҷамъаш-парешон шуданд. Раҳимбӣ ўро қатл кард, аз ин рӯ, Абулфайзхон мукофоти амалро пеши рӯ меорад ва бо сӯзу гудоз мегӯяд:

*Зи бас маст будам зи ҷоми гурур,  
Мукофотро дидам аз хеш дур.  
Кунун ин мукофоти кирдорҳост,  
Ҳамин ранҷам озори озорҳост.  
Маранҷон дили ҳалқ аз баҳри ў,  
Ки бошад ҷаҳон душмани дӯструй.*

Янье, дар достон сокини ҳар як даҳма саргузашти худро бо тамоми ҷузъиёт, бо забони ҳудаш қоил мешавад. Агар зишткору золим бошад, аз кардааш саҳт пушаймон аст. Агар заррае кори ҳуб карда бошад, натиҷаи онро ҳатман дидавааст. Дарего, ки ин амирон ҳанӯз солтанатдорӣ инро фикр накардаанд. Онҳо солтанати худро «безаволу ҷовид» донистаанд. «Даҳмаи шоҳон»-и Содик дар заминаи ривояте, ки миёни мардум паҳн шудааст, эҷод гардидааст. Он ривояти шоҳони афсонавии Эрони қадим мебошад ва ба наср таълиф шуда, аз пораҳои шеърӣ барои тасдиқи фикр кор гирифта шудааст.

Янье, Искандари Мақдунӣ бо Афлотун ва лашкараш ба қаламрави Аҷам ворид шуда, Афлотун даҳмаҳоро ба ў нишон медиҳад. Инҳо даҳмаҳои Ҷамshed, Рустам, Фаридун, Исфандӣ, Наримон, Манучехр, Барзу, Суҳроб ва дигарон аст.

Тавофути асари Содик аз даҳмаи ривоятӣ аз он иборат аст, ки:

1. Дар ривоят аз кирдори нек қисса карда мешавад ва дар асари Содик танҳо амалҳои зишти онҳо баён шудааст.
2. Асари ҳалқӣ бо усули ривоят, нақл буда, асари Содик бевосита аз забони ҳуди қаҳрамон аст.
3. Дар асари ҳалқӣ пир донишманду соҳибтаҷриба буда, дар асари Содик мушоҳидай адаб асоси тасвир қарор дода шудааст.
4. Мавзӯй ва мазмуни асари Содик дар адабиёти тоҷик нав буда, ба адабиёт таъсири амиқ мегузорад. Адибон: Мирзо Абдулазими Сомӣ, Абдурраҳмонӣ Тамкин, Аҷзии Самарқандӣ дар пайравии Мирзосодик асар таълиф кардаанд.

Бояд гуфт, ки тозакориҳо ва навовариҳои Мирзосодик дар таҳаввули ғазал ва эҷоди маснавӣ хеле назаррас мебошад. Аз ин

пӯй, ў дар таърихи адабиёти охирҳои асри XVIII ва оғози асри XIX чун адаби навовар мавқеъ дорад.

## САВОЛ ВА СУПОРИШХО

1. Доир ба овони ҷавонии Мирзосодиқи Мунший чӣ медонед?
2. Сабабҳои асосии ба дарбор ҷалб намудани Мирзосодикро дар чӣ мебинед?
3. Сабаби ба Дарвоз бадарга шудани шоир чист?
4. Пойёни рӯзгори Мирзосодик дар куҷо ва чӣ гуна сипарӣ гар дидаст?
5. Мероси адабии шоирро номбар кунед.
6. Мавқеи газал дар таркиби девони Мирзосодикро шарҳ дигед.
7. Мазмуну муҳтавои газали «Чанд резӣ ба ҷафо ашиқи ҷигаргуни маро»-ро нақл кунед.
8. Газали «Ба роҳат мерасонад ранҷ бар худ ошно кардан»-ро азёд гӯяд.
9. Газали «Зор мурдему руҳат сер надидем, дарег» ба қадом мавзӯй бахшида шудааст?
10. Мазмуну муҳтасари маснавии «Даҳмаи шоҳон»-ро нақл кунед.
11. Тавоғути достони «Даҳмаи шоҳон»-ро аз ривояти ҳалқии он тавзех дигед.
12. Мирзосодик дар маснавии «Даҳмаи шоҳон» ба қадом масъалаҳои иҷтимоӣ бештар таваҷҷӯҳ зоҳир кардааст?
13. Ҳусусиятҳои бадеии маснавии «Даҳмаи шоҳон»-ро шарҳ дигед.

## САВОЛНОМАИ ТЕСТИЙ

1. Дар авоҳир асрҳои XVIII ва XIX қадом сулола дар Қовалоуннаҳр дар сари қудрат буд?

A.	Сафавиҳо	C.	Темуриҳо
B.	Шайбониҳо	D.	Аштархониҳо
E.	Мангитиҳо		

2. Оҳирин намояндаи Аштархониҳо кӣ буд?

A.	Абдулазизҳон	C.	Убайдуллоҳон
B.	Субҳонқулиҳон	D.	Нодиршоҳи Афиор
E.	Абдулғайзҳон		

3. Аввалин намояндаи Мангитиҳо кӣ буд?

A.	Дониёл	C.	Ҳайдар
B.	Шоҳмурод	D.	Насруллоҳ
E.	Раҳимҳон		

4. Машхуртариң ҳавзаҳои адабии замони Мангитихо қадомхоянд?

A.	Ҳироту Балх	C.	Машҳаду Нишионур
B.	Шерозу Исфаҳон	D.	Ҳисору Ҳатлон
E.	Бухоро, Ҳўқанд ва Хева		

5. Байти зерин аз кист?

Гарикү баҳри ваҳдат ҷилваи қасрат намебинад,  
Зи зери об натвон дид мавҷи оби дарёро.

A.	Саййидо	C.	Бедил
B.	Соиб	D.	Мушифиқӣ
E.	Шавкати Бухороӣ		

6. Байти зеринро кӣ гуфтааст?

Маънини баланди ман фаҳми тунд меҳоҳад,  
Сайри фикрам осон нест, кӯҳаму кӯтам дорам.

A.	Саййидо	C.	Мушифиқӣ
B.	Соиб	D.	Шавкати Бухороӣ
E.	Бедил		

7. Дар деҳаи Ҷондори Бухоро қадоме аз ин адібон таваллуд шудааст?

A.	Саййидо	C.	Бедил
B.	Соиб	D.	Ҳилолӣ
E.	Мирзо Содик		

8. Мирзо Содик дар қадомин шаҳр аз олам гузаштааст?

A.	Ҳирот	C.	Ҳисор
B.	Ҳатлон	D.	Раштон
E.	Қаршиӣ		

9. Қадоме аз ин асарҳо аз Мирзо Содик аст?

A.	«Ирфон»	C.	«Баҳориёт»
B.	«Шаҳрошӯб»	D.	«Лайлӣ ва Маҷнун»
E.	«Даҳмаи шоҳон»		

10. Қадоме аз ин тазкираҳо дар бораи Мирзо Содик маълумот медиҳад?

A.	«Лубоб-ул-албоб»	C.	«Ҳафт иқлим»
B.	«Нафаҳот-ул-унс»	D.	«Оташкада»
E.	«Маҷмуат-ушишваро»;		



## ЧУНАЙДУЛЛОХИ ХОЗИҚ

*Бори узви ҷоҳро ҳар сифла  
натвонад қашид,  
Ҳеч тори анкабуте иқди  
гавҳар мекашад?*

Яке аз шоирони тавонои асри XIX Ҷунайдуллоҳ ибни Шайхислом Ҳозиқ буда, доир ба ному насаби хеш дар достони «Юсуфу Зулайхо» мегӯяд:

*Ҳамин «Ҳозиқ» таҳаллус дораму ном,  
Ҷунайдуллоҳ ибни Шайхислом.*

Инчунин Абдулкарим Фазлии Намангонӣ («Маҷмӯат-уш-шу-аро») низ чунин таъкид кардааст:

*Ҷунайд он ҳакими билоди сухан,  
Ки шаҳри Ҳирот аст ўро ватан.  
Мудакқиқ ба таҳқиқи илму сифот,  
Бувад ибни Ислом-шайхи Ҳирот.*

Ҳозиқ дар миёнаи солҳои 80-уми асри XVIII таваллуд шудааст. Зодгоҳи ў маҳаллаи Карҳи Ҳирот мебошад. Ҷунайдуллоҳ табии баланду зеҳни бурро дошта, дар аввалҳои ҳукмронии амир Ҳайдар (1800-1826) аз Ҳирот ба Бухоро омадааст. Ў дар мадраса яке аз беҳтарин толибилмон буда, осори адібони асримиёнагиро басо дақиқ меомӯзад. Дар баробари ин илми тибро ҳам хеле хуб омӯхта, таҳаллуси «Ҳозиқ»-ро аз ҳамин ҷиҳат интихоб менамояд. Ҷунайдуллоҳ соли 1805 мадрасаро ҳатм мекунад ва дар мадрасаи Олӣ бо фармони амир Ҳайдар имом таъйин карда мешавад. Дере нагузашта Ҷунайдуллоҳи Ҳозиқро ба дарбор даъват мекунанд. Баъди чанде фаъолият дар дарбор тафаккури шоирро нисбат ба он дигар намуд. Ў хуб фаҳмид, ки шахсони нолоиқ хеле зиёд будаанд ва бо ин тоифа аҳли хирад ҳамкорӣ кардан наметавонанд:

*Бори узви ҷоҳро ҳар сифла натвонад қасид,  
Ҳеч тори анкабуте иқди гавҳар мекашад?*

Шоирони ҳасуди дарбор Ҳозикро нотавонбинӣ мекарданд. Ҷалолӣ, ки худ чандон истеъоди баланд надошт, Ҷунайдуллоҳро боре ҳаҷви сахт намуд. Ҳозик «Қасида дар ҷавоби ҳаҷви мавлоно Ҷалолӣ»-ро менависад, ки чанд байте аз он чунин аст:

*Дар хотирам расад чу ҳаёли қасидаат,  
Гардад дилам сияҳ зи зуғоли қасидаат.  
Гуфтий, ки зода табъи ман ин бикр фикрро,  
Сад шӯр карда дуҳтари золи қасидаат.  
Эй, карда шеъри ҳалқ ба ҷандин бало дучор,  
Бояд гирист, оҳ, ба ҳоли қасидаат.  
Худ равшан аст гавҳари мазмуни дигарон,  
Торику сакта аст зулоли қасидаат.  
Эй рӯбаҳак, ба шери жсаён панҷа мезаниӣ,  
Даркаши забон, ки нест маҷоли қасидаат.  
Ҳозик, чӣ ҳолат аст, дараҷад пардаи туро,  
Нақсат намуда рух зи «камоли» қасидаат.*

Мунокиша миёни ду шоир бошад ҳам, амалан ҳадафи Ҳозик худи амир аст. Аз ин рӯ, аз доираи адабии Бухоро дилмонда шуда, ба Ҳӯқанд омадани шоир қайд нашуда бошад ҳам, дар оғози салтанати амир Умар иттифоқ афтодани он ба ҳақиқат наздик мебошад.

Ҳозик муддате дар ин доираи адабӣ созиш намуда, ҳатто ба амир Умар баъзан пайравиҳо мекунад. Яке аз ҷиддитарин иқоматҳои Ҳозик дар ин доираи адабӣ ба эҷоди достони «Юсуфу Зулайҳо» камар бастани шоир ба шумор меравад. Дар ин бора шоир баъзе ишораҳои судманд низ дорад:

*Мабош аз шеъри мардум ҳарғгустар,  
Либоси орият то ҷанд дар бар?  
Бигӯ чун Ҳозик, ар дорӣ димоге,  
Бикун равшан, агар дорӣ ҷароғе.*

Шоирони маддоҳи дарборӣ: Вазир, Нола, Фазлӣ, Дабир ва Афсӯс Ҳозикро дар хузури амир бадгӯиҳо мекарданд. Шоир ва тазкиранигор Абдулкарими Фазлӣ дар «Маҷмӯат-уш-шуаро»-и худ аз ин шоир ёд намуда, ўро дорои истеъоди баланд медонад, вале «марди девона» ва «мухолифмизоҷ» ном мебарад:

*Ба фанни сухан гарчи фарзона аст,  
Валекин аҷаб марди девона аст.*

*Каландармизоч асту девонахўст,  
Вале дар фунуни сухан тозагўст.*

Аз баъзе ишораҳои Ҳозиқ пайдост, ки ў худро зиракона ба девонагӣ вонамуд карда будааст:

*Гар намехоҳӣ, ки дарди сар қашӣ аз рӯзгор,  
Ҳамчӯ Ҳозиқ бо камоли зиракӣ девона боши.*

Аз қазовати боло маълум мегардад, ки мочароҳои аҳли дарбор ва тамаллуқи шоирони тاماъкору чоплус Ҳозикро басо озурда намуда, ба ў фишори маънавӣ меоварданд.

Аз ин сабаб, Ҳозиқ дар дарбори амир Умархон фаъолият карданро дигар дуруст намебинад. Ҳусусан, ин ҳолат баъди ба сари таҳт омадани писари ин амир Муҳаммадалиҳон боз ҳам ногувортар мегардад. Ин аст, ки Ҳозиқ аз дарбори Муҳаммадалиҳон канорачӯй намуда, ба Бухоро меояд ва дар ин шаҳри бостонӣ бо пешаи табибӣ қасби маош мекунад.

Ӯ аз рӯйи эҳтиёҷҳои зиндагӣ бо баъзе соҳибмансабон қаробат чустааст. Боре яке аз соҳибмансабон ба шоир ваъда медиҳад, ки ба ў (ба Ҳозиқ) асп инъом мекунад. Вале пас аз гузаштани чанд муддат аз қавлаш бармегардад. Ҳозиқ ба он қасби маош мекунад:

*Расид муҳри тило, лек аспи мо нарасид,  
Бигӯ, намедиҳамат, то ба кай баҳона кунӣ?  
Муносиби ту ба он шавкату ҷалол ин аст,  
Ки хешро магарам муҳраи замона кунӣ.  
Қучо равост, ки худро барои як аспе  
Миёни ҳалқ ба беҳимматӣ фасона кунӣ...*

Ҳозиқ чанд гоҳе дар Хоразм низ будааст, ки онро солҳои 1825-29 таҳмин кардаанд, зоро дар ин солҳо Муҳаммад - Раҳимхон вафот карда, ба сари қудрат Аллоҳқулиҳон омада буд.

Муҳимтарин ҳусусияти доираи адабии Хоразм он будааст, ки бо ташаббуси сарвари ин доираи адабӣ -Мӯниси Хоразмӣ тарҷумаи осори адабони асримиёнагии тоҷик ба забони ўзбекӣ хеле авҷ гирифта будааст. Соли 1829 Ҳозиқ аз Хоразм боз ба Бухоро бармегардад ва Ҳоҷӣ Ҳакимхонро (муаллифи «Мунтаҳабут-тавориҳ»-ро), ки аз саёҳат баргашта буд, пешвоз мегирад.

Ҳозиқ бисёр меҳост, ки ба сафари олам баромада, ба ин восита аз низои ҳасудон раҳой ёбад. Вале имконоти моддӣ ба шоир даст намедод, ки онро аз баъзе ишораҳои шикваомези Ҳозиқ пай бурдан мумкин аст:

*Даме расид ба хотир, ки сўйи Рум равам,  
Ки шояд ин дили гамгин шавад нишотпазир.  
Зи сайри Шом гаҳе рехт бар дилам савдо,  
Ки субҳи айи дамад шоядам зи шоми замир.  
Шикаст фикри Ҳалаб гоҳ ишиша дар роҳам,  
Намуда гоҳ Фарангам дар оина тасвир.  
Гаҳе зи Ҳинд намак рехт дар дили решам,  
Гаҳе зи Миср шакар ёфт тӯтии таҳрир.*

Шоир дар қитъаи боло орзуи шаҳрҳои Руму Шом, Ҳалабу Фаранг (Аврупо), Ҳинду Мисрро дар сар доштааст, vale он амалий нашудааст. Амир Насруллоҳ меҳост Ҳозиқ яке аз муқаррабони ў бошад, vale шоир аз ў дурӣ мечуст, зоро Насруллоҳ пайваста дар андешаи кишваркушой, форату асиргирӣ буда, борҳо ҳатто ба Ҳӯқанд лашкар қашидааст.

Ӯ бори сеюм соли 1842 ба Ҳӯқанд ҳучум намуда, дар он ҷо қатли ом менамояд. Ҳозиқ дар як қасидааш оқибати ҷангро баён намуда, амирро ба сулҳ даъват мекунад:

*То бувад сулҳ, ҷанг натвон кард,  
Ҷанг бошад, диранг натвон кард.  
Шоҳ бояд хӯрад гами олам,  
Не ки зон оламе фитад дар гам.*

Амир маслиҳати шоирро қабул мекунад. Баъд ў аз Ҳозиқ талаб менамояд, ки ин пирӯзияшро дар қасидае васф кунад. Ҳозиқ «пирӯзӣ»- и амирро дар байти зерин маҳқум мекунад:

*Буридӣ бар қади худ аз маломат,  
Либосе то ба домони қиёмат.*

Амир аз шунидани он дар ғазаб мешавад. Ҳозиқ дар Шаҳрисабз дар хонаи дӯсташ – Ҳакимхон паноҳ мебарад. Амир Насруллоҳ писари шоирро, ки Муҳташам ном дошт, ба Шаҳрисабз фиристода, омадани Ҳозиқро талаб мекунад. Ҳозиқ байти зеринро навишта ба амир мефиристад:

*Чун ҳузурам сабаби ранчиши табъат гардад,  
Мегурезам, ки малулат накунам бори дигар.*

Амир аз ин кори шоир дар ғазаб шуда, Душанбой ном дуздро барои овардани сари Ҳозиқ амр мекунад.

Ин бешараф бо се тан бадандеши дигар ба Шаҳрисабз омада, шабонгаҳ ба хонаи хоби Мавлоно Ҳозиқ ворид шуда, ўро ба қатл

мерасонанд ва сари шоирро бо худ ба Бухоро мебаранд. Ба ҳамин тарик, Чунайдуллоҳи Ҳозик 14-уми январи соли 1843 дар вилояти Шаҳрисабз вафот кардааст.

## МЕРОСИ АДАБИИ ЧУНАЙДУЛЛОҲИ ҲОЗИҚ

Сарфи назар аз мураккабии авзои замони зиндагии Ҳозик ва нобасомонихои рӯзгори ў, аз ин шоир осори пуарзише бοқӣ мондааст. Он осор аз «Девони ғазалиёт», достони «Юсуф Зулайҳо», рисолаҳои «Воқеоти исломӣ» ва «Таҳқик-ул-қавоид» иборат мебошад. Рисолаи «Таҳқик-ул-қавоид» номи дигар низ дорад, ки он «Шарҳи қонунча» аст.

## «ДЕВОНИ ҒАЗАЛИЁТ»-И ҲОЗИҚ

Дар девони шоир ғазал мавқеи марказӣ дорад. Чун анъана мавзӯи асосии ғазал ишқ аст. Ин мавзӯъ бо тамоми ҷузъиёт: ҳичрону висол, сабру тоқат, васфи ҳусну ҷамоли дилбар, бевафоӣ ва сустаҳдӣ, номехрубонӣ, сарддилӣ ва ғайра ба тасвир омадааст. Дар иртибот ба ин мавзӯъ маю бода (ҳамчун рамзи ҳушгузаронии умр, зиндагӣ), васфи баҳор ва ҷузъиёти ин фасли арӯси сол: резиши борони найсону ҷоришавии садои обҳо, накҳати гулхову муаттарии насими субҳоҳӣ, сафои самову гармои ҳаво ва монанди инҳо хеле ҳунармандона аст.

Чунончи, дар ин ғазал, ки шояд дар даврони нисбатан солҳӯрдагии Ҳозик эҷод шуда бошад:

*Ёди айёме, ки нур аз май сабӯе доштем,  
Шаб ҳама шаб бар сари гам ҳою ҳуе доштем.  
Шаб ниҳон з-ағёр мову ёр дар базми висол  
Бо ҳам аз имои абрӯ гуфтугӯе доштем.  
Гардиши даврон гули моро чунин пажсмурда соҳт,  
В-арна дар ин бօг мо ҳам рангӯ бӯе доштем.  
З-инқилоб андеша қун, моро ба ҷашми кам мабин,  
Дар диёри хеш мо ҳам обрӯе доштем.*

Қаҳрамони лирикии ғазали Ҳозик пайваста дар изтироб, ҳаяҷон аст, зеро ба ин ҳолат ўро маҳбуба овардааст. Доираи фаъолият ва муносибати қаҳрамони лирикӣ - ман пурвусъят, серҷабҳа ва гуногуншакл аст. Вале асосан олами ботинии ў дар муносибат бо маҳбуба ошкоро мегардад. Ошиқ намекоҳад, ки ағёр аз ин сир пай барад. Ў пурсабру пуртоқат ва ҳифзкунандай асрору розҳост:

*Хозик, магұ ба бехирадон рози ишиқро,  
Аз анбару абир кашад гову хар чүй ҳаз?!*

Қаҳрамони лирикі - ман голибан ҹанбаҳои васеи ичтимої мегирад. Дар симои ағёр бехирадио пастфитратай, ноқобилию ноуҳдабарой, золимию худписандай, күтохназарию зохирбинй, ҳарисиу мардумфиребай ва дигар амалҳои зиштро ҹамъаст менамояд. Аз ин рұы, душвориҳои ҳаёт пайваста бар дүши хирадмандону оқилон аст.

Ин аст, ки Ҳозик мегүяд:

*Маро чун бишкүфад хотир, ки ҳамчун гүнчаву лола,  
Дилам хун аст тү бар тү, чигар дөг аст то бар то.  
Дар ин айём ҳар кас өзүи айшес мекашад чун гул,  
Ману дөги дилу ҳуни чигар чун лолаи хамро.*

Лирикаи ичтимоии ў баъзан вусъати бештаре пайдо намуда, ҳатто оҳангҳои қавии сиёсӣ низ мегирад. Ба ақидаи Ҳозик, соҳибмансибон бояд шахсони сазовору лоиқ бошанд. На ҳар як шахс аз уҳдаи корҳои роҳбарй баромадан метавонад. Дар системай роҳбарй бояд принсиби ҷиддие ҳукмрон бошад, то ки шахсони тасодуфии беистеъдод ба мансабҳои баланди давлатай соҳиб шуда натавонанд. Таърих гувоҳ аст, ки агар шахси нолоиқе сари мансабе ояд, чомеа дучори мушкилоти сершумор ҳоҳад шуд:

*Халқи оламро на ҳар дун даст бар сар мекашад,  
Ин қадаҳ аз даври гардун меҳри Ҳовар мекашад.  
Бори узви ҷоҳро ҳар сифла натавонад кашид,  
Ҳеч тори анқабуте иқди гавҳар мекашад?*

Яъне, ба ин восита лирикаи шоир ҹанбаҳои воқеии ҳаётӣ гирифта, ба ҳаёти ҹамъият ва рўзгори мардум бештар наздик мешавад. Шоир батаъкид мегүяд, ки шахсони ҳариси ҷоҳу мансабро набояд имкон дод, ки ҳадафҳои палиди ҳудро амалий намоянд. Баръакс, пеши роҳи онҳоро бояд гирифт, то ин ки мардум аз ин тоифаи күтохназар ҳалос бошанд:

*Баски масти бодаи ҳирсанд абои замон,  
Табъион хуни падар аз шири модар мекашад.*

Дар оғози расидан ба ҳадаф баъзан ин тоифа усули кори ҳудро дигар намуда, рафтори чоплусонаро пеш мегиранд. Ҳамин ки ба ҳадафҳои ниҳоии ҳуд расиданд, ҳамон замон тафийр меёбанд. Ба ин маънӣ шоир мушоҳидакор огоҳ месозад, ки ба тавозуи

сохтакоронаи мансабхоҳон фирефта набояд гашт. Онҳо ҳама чизро бо мансаб иваз ҳоҳанд кард.

Ў мегўяд:

*Қадди золим аз тавозуъ нест ҷуз тамҳиди зулм,  
Мешавад ҳам неши ақраб, заҳр чун бармекашиад.*

Дигар аз мавзӯъхое, ки дар лирикаи Ҳозик хеле зиёд решадорад, масъалаҳое панду андарз, мавъизату насиҳат, тарбиявиу ахлоқӣ мебошанд, ки шоир ба мавзӯи мазкур бештар таваҷҷуҳ зоҳир намудааст.

**Чунончи:**

*Ба гирудори бузургӣ ту боши хуши, ки дили ман  
Гирифтааст, таманини дору гир надорад.  
Зи файзи олами маънӣ ба маҳзани дили Ҳозик,  
Ҷавоҳирест, ки шоҳи фалаксарир надорад.*

Бояд гуфт, ки Ҳозик шоирест, ки ба қадри сухан ва суханвар бо тамоми ҳастии худ мерасад. Ў суханро дурру гавҳар мегўяд, вале шеърро, хусусан сухани матини манзумро афзал мешуморад, яъне, агар сухани мансур, ки он ҳам дурру гуҳар аст, накӯст ва агар манзум гардад, накӯтар ҳоҳад гашт.

Шоир мегўяд:

*Суханро шеър бахшад зеби дигар,  
Шавад аз назм афзун қадри гавҳар.  
Агар худ шеърро ҳуснене набудӣ,  
Ба Ҳассон кай набӣ эҳсон намудӣ?!*

Чунайдуллоҳи Ҳозик адиби тавоно буда, ҳунари ў аз навъҳои лирикӣ хусусан дар газал сазовори таҳсин аст, зеро ў аз эҷодиёти бузургтарин газалсароён: Саъдию Ҳочу, Носири Бухорою Салмони Соваҷӣ, Ҳусраву Ҳасан, Ҳофизу Камол, Ҷомиу Ҳилолӣ, Мушфиқию Шавкат ва дигарон комилан огоҳ будааст. Тაъсири эҷодиёти шоирони номбаршуда дар ашъори Ҳозик аз нигоҳи ҷанбаҳои ҳунарӣ: коргирӣ аз санъатҳои бадей, мазмунсозӣ, маъниофарӣ, дарёғти радибу маҳорати қоғиясозӣ, интихоби вазнҳои мувоғику ҳуشوҳанг ва ғайра хеле хуб мушоҳида мешавад.

Сабку услуг, шевай эҷоду ҳунари таълифи Ҳозик низ хеле ҷолиб аст.

Аз ин чост, ки нуфузи эҷодиёти Ҳозик ба адабиёти давр ва оянда низ хеле хуб ба мушоҳида мерасад.

## ДОСТОНИ «ЮСУФУ ЗУЛАЙХО»

Чунайдуллоҳи Ҳозик на танҳо дар эҷоди навъҳои гуногуни лирикӣ табъи баланду ҳунари воло доштааст, балки дар достонсарой ҳам соҳиби истеъдоди фавқулода мебошад.

Ҳозик дар заминаи суннати адабӣ достони «Юсуфу Зулайҳо»-ро таълиф менамояд. Шоир маснавии мазкурро дар замони амир Умархон (1809-1822) оғоз намуда, соли 1824 онро ба итмом мерасонад:

*Намуд илҳом дар таъриҳаш иншио:  
Муфассал қиссаи «Юсуф, Зулайҳо».  
Шурӯъаш буд аз даври Умаршоҳ,  
Ки зад ба садри ҷаннат ҳаймаи ҷоҳ.  
Набурдам ҳуд саре дар ҷайби анҷом,  
Ки даври салтанат з-ӯ ёфт итмом...*

Ҳозик достони «Юсуфу Зулайҳо»-и худро дар пайравии достонҳои Ҷомиу Нозими Ҳиравӣ эҷод кардааст. Зимни асар шоир андешаҳои иҷтимоӣ, сиёсӣ, ахлоқӣ, ҷамъиятии худро низ баён кардааст:

*Ба дӯши қиссаи Юсуф, Зулайҳо,  
Мурассаъ хильъати дигар биоро.  
Либоси тозаву ушишоқи тоза,  
Баҳори тозаву авроқи тоза.  
Зи ҳар гул рангу бӯйи тоза ҷӯшад,  
Зи ҳар булбул наво дигар ҳурӯшад.*

Достони «Юсуфу Зулайҳо» дорои 60 боб ва 4496 байт буда, дар баҳри ҳазаҷи мусаддаси маҳзуф (баъзан мақсур) эҷод карда шудааст, ки афоъили он чунин аст:

v - - - / v - - - / v - -

яъне: мафоълун, мафоълун, фаълун.

Сужети достон аз боби 12 оғоз мешавад.

Қиссаи «Юсуфу Зулайҳо» яке аз машҳуртарин қиссаҳо буда, таърихи пайдоиши он ба асрҳои XV – XIV то мелод тааллуқдорад.

Дар осори адабӣ-бадеии ҳалқҳои тоҷику форс ин қисса дар эҷодиёти шоирони садаи X Абулмуайяди Балхӣ, Баҳтиёри ва Фирдавсӣ (мансуб ба ин эҷодкор), минбаъд Амонӣ (асри XI), баъдтар Амъаки Бухорӣ, Масъуди Ҳиравӣ, Масъуди Дехлавӣ, Озари Тӯсӣ, Масъуди Қумӣ, Шоҳини Шерозӣ ва бисёр қасони дигар манзум шудааст. Ҳатто дар адабиёти туркзабон ҳам ҷанд тан: Ҳамдуллоҳи Чалабӣ, Дурбек ба ин қисса рӯ овардаанд.

Чанд тан аз шоирони асрҳои XVI-XIX низ дар эҷоди қиссаи мазкур ранҷ бурдаанд, ки аз зумраи онҳо: Мавции Бадаҳшонӣ, Салими Табрезӣ, Муллошоҳи Бадаҳшонӣ, Муҳаммад Иброҳими Ҳалилуллоҳи Бадаҳшонӣ, Авҳадии Балёни, Ҷавҳари Табрезӣ, Шаҳоби Туршезӣ ва дигарон мебошанд. Вале машҳуртариини таълифгарони қиссаи мазкур Ҷомӣ, Нозими Ҳиравӣ ва Ҷунайдуллоҳи Ҳозиқ мебошанд.

## ТАҲЛИЛИ ДОСТОНИ «ЮСУФУ ЗУЛАЙХО» - И ҲОЗИҚ

Достони мазкур бо он характернок аст, ки он фочиавӣ нест. Аз тарафи дигар, дар ин қисса Зулайҳо (нисбат ба достонҳои дигари ишқӣ-романтиқӣ) хеле фаъол аст. Зулайҳо тамоми душвориҳои зиндагӣ, бори муҳаббатро бар дӯши худ мегирад. Ҷанбаҳои воқеии рӯзгор дар достони Ҳозиқ боз ҳам бештар ба назар мерасанд. Дар ин достон Юсуф таҷассуми иффат – покист.

### Мазмуни мухтасари достони «Юсуфу Зулайҳо»-и Ҳозиқ

Дар Мағриб шоҳе бо номи Таймус ҳукмронӣ мекард. Ин шоҳ фарзанд надошт. Баъдҳо ў фарзанддор мешавад ва духтарашро Зулайҳо ном мекунад. Зулайҳо чунон зебо буд, ки дар ҳафт иқлим ҳамонанд надошт. Ў ба балогат расида, шабе зеботарин ҷавонеро дар хоб мебинад ва мафтуни ў мешавад. Танҳо бори сеюми хоббинӣ Зулайҳо аз ҷавон ному нишон мепурсад:

*Кӯҷо будӣ, ки ман девона будам,  
Зи хешу оишно бегона будам.  
Биғӯ, шаҳрат кӯҷо, кӯјат қадом аст?  
Туро, ай бенишон, охир, чӣ ном аст?*

Дар ҷавоб ҷавон мегӯяд:

*Азизи Мисраму дигар ту ҳудрас,  
Бувад дар хона чун кас, ин сухан бас.*

Ба ў аз ҳар тараф хостгорҳо омада бошанд ҳам, ба қасе розӣ намешавад. Вазири шоҳи Миср - Азиз низ тавсифи ҳусни Зулайҳоро шунида, бо ҳадди зиёде хостгор равон менамояд. Таймус ба ин шаҳс розигӣ медиҳад. Зулайҳо тӯй шуда, ба Миср оварда мешавад. Зулайҳо Азизи Мисрро ҳамон ҷавони дар хоб дидаш гумон карда хеле ҳурсанд буд. Вале маълум мешавад, ки ин он нест. Азиз базми бошукуҳе ороста, ҳокими Миср-Малик Рӯён низ дар он иштирок мекунад. Зулайҳо дар қасри зеботарин зиндагӣ қунад ҳам, ҳурсанд набуд. Дар Канъон Яъқуб умр ба сар мебурд, ки дувоздаҳ писар

дошт. Юсуф фарзанди охирини ин мард буда, зеботарин буд. Ў на танҳо зоҳиран, балки ботинан ҳам ниҳоят хушодобу хушрафтор буд. Аз ин рӯ, Яъқуб ўро бештар дўст медошт. Ин боиси рашки бародарон гардид ва онҳо дар паи нест кардани Юсуф мешаванд. Онҳо як рӯзи баҳор падарро розӣ кунонида, Юсуфро бо худ мебаранд. Онҳо панди падарро фаромӯш намуда, Юсуфро бераҳмона мезананд, азоб медиҳанд. Ў аз ташнагӣ бемадор мешаваду меафтад. Яке аз бародарон ба Юсуф об медиҳад, вале Шамъун хашмгин шуда, аз ў обро кашида мегирад. Вале Яҳудо бо ҳанҷар ба Шамъун ҳамла намуда, Юсуфро начот медиҳад. Онҳо ба сари ҷоҳе омада, Юсуфро ба он меандозанд.

Онҳо бо нолаву зорӣ пеши падар меоянд ва пироҳани хунолуди Юсуфро ба падар нишон дода мегӯянд, ки Юсуфро гург хӯрдааст. Вақте ки падар ба иғвои онҳо чандон бовар намекунад, онҳо ба саҳро рафта, гургеро пайдо мекунанд ва даҳони онро хунолуд намуда, ба Яъқуб нишон медиҳанд. Вале гург ба забони ҳол омада, бегуноҳии худро ҳабар медиҳад.

Корвони Молик аз Мағриб ҷониби Миср раҳсипор буд. Онҳо барои ҷустани об ҷӯёи ҷоҳ мешаванд. Бишрӣ ном ғулом аз қаъри ҷоҳ ба ҷойи об Юсуфро пайдо менамояд. Бародарони Юсуф аз ин кор ҳабар ёфта, Юсуфро ба ивази ҳаҷдаҳ дирҳам мефурӯшанд. Вақте корвон ба Миср мерасад, ҳокими он ҷо Малик Рӯён, вазири ў Азиз ва завҷаи вазир Зулайҳо низ огоҳ мегарданд. Зулайҳо аз равзана Юсуфро дид, ҷавони дар хоб дидашро мешиносад. Азиз бо маслиҳати Зулайҳо Юсуфро ҳамчун ғулом ҳарид, ба ҳона меорад.

Зулайҳо ба Юсуф на мисли ҳоҷа бо ғулом, балки ҳамчун дўстдоштаи худ муносибат менамуд. Онҳо ба ҳамдигар саргузашти худро нақл мекунанд. Баъдтар Юсуф пешай ҷӯпониро ихтиёр мекунад. Зулайҳо барои висол тадбирҳо мечуст, вале Юсуф аз рафтори ў ҳаросида, аз Ҳудо имдод металабад. Бо ҳоҳиши Зулайҳо қасри муҳташаме сохта мешавад. Зулайҳо Юсуфро ба тамошои қаср мебарад. Дар ҳӯҷраи ҳафтум Юсуфро оғӯш карданӣ мешавад, вале Юсуф дурӣ мечӯяд. Зулайҳо аз қафо домани Юсуфро кашида медаронад. Пас ба назди Азиз омада Юсуфро тухмат мекунад. Баъд аз ин бо дарҳости Зулайҳо Юсуфро бо даҳолати занони Миср ба зиндон меафкананд. Зулайҳо аз кардаи худ пушаймон мешавад. Дар зиндон обдор ва хонсолори шоҳ низ зиндонӣ буданд.

Шабе обдор хоб мебинад, ки шоҳ аз ў оби ширин хостааст. Юсуф хоби ўро ба некӣ таъбир менамояд, ки аз зиндан озод гардида соҳиби мансабе хоҳӣ шуд. Он гоҳ дар бораи ман, – мегӯяд Юсуф, – ба шоҳ хабар бидех. Иттифоқо, шабе Малик Рӯён низ хобе даҳшатборе мебинад, вале касе онро таъбир кардан наметавонад. Обдор хабар медиҳад, ки Юсуф ном шахси таъбиргаре дар зиндан ҳаст, ки бо амри Азиз зиндонӣ шудааст. Юсуфро аз зиндан озод намуда, ба назди шоҳ меоранд. Ў хоби шоҳро мудҳиш мегӯяд ва тадбирҳоро ҳам қоил мешавад.

Рӯён Азизро аз вазирӣ холӣ намуда, Юсуфро вазир таъйин менамояд. Зулайҳо дар вайроне иқомат карда, исломро мепазирад. Юсуф инро шуннида, ба назди Зулайҳо меравад. Ў ҳоли Зулайҳоро дид, раҳмаш меояд ва ўро ба боргоҳи худ меорад. Зулайҳо ғаму ғуссаро аз худ дур намуда, аз нав ҷавон мешавад ва ҳунаш бо амри Худо барқарор мегардад:

*Маро дубора баҳиид зиндагонӣ,  
Диҳам бозам зи сар ҳусни ҷавонӣ.  
Намояд дидаам равишан зи рӯят,  
Муаттар ҳам димоги ҷон зи бӯят.  
Зи лаъли ҷонғизоят ком ёбам,  
Дар оғӯшат ҳамин ором ёбам.*

Юсуф базм ороста, бо Зулайҳо хонадор мешавад. Онҳо якҷо сӣ сол умр ба сар мебаранд. Баъд аз он Юсуф олами фониро падруд мегӯяд. Зулайҳо сари қабр омада, онро оғӯш мекунад ва ў низ ҷон месупорад.

Достони Ҳозиқ бо ҳамин хотима меёбад.

## ОБРАЗҲОИ ДОСТОН

Дар достони мазкур ба ғайр аз образҳои марказӣ-Юсуф ва Зулайҳо як қатор образҳои дигар: шоҳи Миср Малик Рӯён, Азизи Миср, Таймус, Яъқуб, бародарон, Молики Бишрӣ, корвониён, занони Миср, зиндониён ва зинданбон, хонсолор ва обдори шоҳ. Ин образҳо лаҳзӣӣ бошанд ҳам, хеле ҳалкунанда ва ҷолибанд.

Образи Юсуф образи марказӣ ва асосии достон аст. Ў марди боақлу доно, покиза ва пуртоқату поктинат аст. Танҳо дорои хислатҳои ҳамида буда, хислати баде надорад. Ў на танҳо зоҳирان, балки ботинан ҳам забост. Дурандеш, бомулоҳиза, зирақу оқил буда, ба оянда бовар дорад. Хислатҳои ҳамидаи ў сари ҳар як

қадам ба назар мерасанд. Юсуф пайғмбарзода низ ҳаст. Ӯ боз ба гуломй розӣ мешавад.

Ҳангоми таъбири хоби зиндонӣ дар маҳбас боз ҳам бузургии ў ошкор мешавад. Хоби Рӯёнро таъбир намудани Юсуф ўро соҳиби мансаб мегардонад.

Шоир ба ин восита иффату покӣ, ростию росткорӣ, адлу инсоғ, садоқату инсоғ ва ғайраро тарғиб намуда, хисоли ҳамидаро афзалият мебахшад. Шоир хоби шоҳро чунин тасвир мекунад:

*Малик Рӯён шабе чун чашм нӯшид,  
Ба хобаши ҳафт гови фарбихе дид.  
Пас аз вай ҳафт гове дид логар,  
Ки ҳӯрд ин ҳафт логар ҳафти дигар.  
Дар он дам ҳӯшаҳои сабзу хуррам,  
Намудаши, ҳафт буд он ҳӯшаҳо ҳам.  
Пас он гаҳ ҳафти дигар ҳӯшаҳо дид,  
Ки ҳар як хушктар будӣ зи хуршид.  
Бар он тарҳо чу пеҷиданд он ҳафт,  
Ҳама гаштанд ҳушику хуррамӣ рафт.*

Хоби маликро касе таъбир карда наметавонад ва танҳо Юсуф онро чунин таъбир мекунад:

*Ки аввал ҳафт соли нек ояд,  
Ба рӯйи ҳалқ неъмат дар қушояд.  
Пас аз вай ҳафт соле дур гираф,  
Ки гардад зинда қаҳт, арzon бимирад.  
Аз он ҳафт ин қадар гиранд ҳӯша,  
Ки бошад дар раҳи ин ҳафт тӯшиа.  
Ба шаҳ то нархи давлат бошад арzon,  
Вазири шаҳ набояд буд нодон.  
Нигаҳ гар бол нақиояд ба гафлат,  
Расад кай сар ба девори мазаллат.*

Ин аст, ки аз зиндан рахо ёфтани Юсуф ҷорӣ шудани адолат, тантанай озодӣ, вазир таъйин шудани Юсуф, сари қудрат омадани адолату озодӣ, яъне, ғалабаи озодию адолат бар зулумоту ҷаҳолат мебошад, зеро Юсуф ҳатто худи шоҳро чунин панду насиҳат медиҳад, ки чунин ҷуръатро кӣ метавонист ба ҷо биёрад?!

#### Чунончи:

*Бувад чун бо раъият шоҳро ҷоҳ,  
Раъияттарварӣ мебояд аз шоҳ.  
Чу бошад бар шукуҳи шоҳ иллат,  
Ғами худ меҳурад, ҳоҳ аз раъият.*

*Раъийят гар набошад, бо кӣ шоҳ аст?  
Фалакро рӯз бе ахтар сиёҳ аст.  
В-агар бошад туро доно вазире,  
Ки худ дарди сар аз киивар нағири.*

Агар дар ин қазоват хиради сиёсӣ-иҷтимоии Юсуф намоиш дода шуда бошад, пас, ў дар ҷодаи дигар низ бартарӣ дорад.

Юсуф дар ишқ низ симои покӣ ва иффат аст. Мо таъсири ислом ва Қуръонро ин ҷо бештар ҳис менамоем. Ў намехоҳад, ки ба ҳонадони набавӣ гуноҳу табоҳӣ биёрад. Аз ин рӯ, сабру таҳаммулро интиҳоб мекунад.

Юсуф шахсияти бузург аст, ки ҳатто ба бародарони ҷафокору қотили худ ҳам шафқату раҳм мекунад. Ин аст, ки дар охир ба мақсад мерасад ва дар зиндагӣ комёб мешавад.

Образи Зулайҳо. Ин симои маҳсуси зани нотакрор аст. Ў шоҳдӯҳтар аст, vale ёде аз мансабу сарват намекунад. Ў миллат ва табақаи иҷтимоиро ҳам ба назар намегирад. Ў устувор ва мубориз аст. Зулайҳо пок, боиффату шармгин аст. Ҳамин ишқи пок дар аввал ӯро хеле ранҷ медиҳад:

*Маро ишике, бубин, охир чиҳо кард,  
Ватанбегона, гурбатошино кард.  
Азизи Миср ҷӯён хор гаштам,  
Парӣ гуфтам, ба деве ёр гаштам.*

Зулайҳо дӯстдоштаашро ба зиндан меафканад, vale худ гӯё ҳешро дар он ҷо афканда бошад, азоби рӯҳӣ мекашад.

Ҳангоми вазир таъйин гардиданӣ Юсуф, Зулайҳо боз хортар шуда, ҳонаву ҷойи худро тарқ мекунад ва дар роҳи дӯстдоштааш макон интиҳоб намуда, бо азоби зиёд ва гиряву нола зиндагӣ мекунад. Vale ҳамоно иффату исматро нигоҳ медорад. Ў низ поку беолоиш ва устувору пурсабр ва тобовару пуртоқат мебошад. Зулайҳо ҳам ҷонибдори барпо намудани оилаи пок, содик, мушфиқ, ҳалол, самимӣ, беолоиш аст. Ў барои дӯстдоштаи худ аз худ мегузарад. Зулайҳо бе Юсуф зиндагиро тасаввур кардан наметавонад. Аз ин рӯ, ў ба мақсад мерасад.

Дар достон образҳои шоҳи Миср – Малик Рӯён, Яъқуб, Таймус, корвониён, обдори шоҳ низ нақшҳои мусбатанд. Яъқуб умре барои Юсуф месӯзад, Малик Рӯён ҷонибдори адолат, дурандеш, мушоҳидакор ва донову оқил аст. Таймус низ шоҳи доност. Ў дар роҳи муҳаббати фарзандаш монеъ нест. Ҷонибдори ишқи пок ва ахлоқи ҳамида мебошад.

Бародарони Юсуф аз хонадони муқаддасанд, vale рашк, ҳасад, бадбинӣ, ҳавасҳои бечо доранд. Аз ин рӯ, онҳо дар зиндагӣ роҳи худро пайдо кардан наметавонанд.

Корвониён низ кори хайреро сомон медиҳанд, зоро онҳо боиси идомаи хатти сужети достон мешаванд.

Обдори шоҳ кори ниҳоят некро сомон дода, боиси аз зиндан раҳоӣ ёфтани Юсуф ва инчунин ба мансаби баланд омадани ў ва ниҳоят ба мақсад расидани Зулайҳо мегардад.

Ҷунайдуллоҳи Ҳозик дар таълифи достон нишон додааст, ки ў дар эҷоди навъҳои бузурги адабӣ маҳорати бештаре дорад. Ҳозик дар қасидаву газал, қитъаву рубой, тарҷеоту шеъри тасмит ва гайра табъи баланд дошта бошад ҳам, шуҳрати ўро ҳамчун эҷодкор ҳамин достони «Юсуфу Зулайҳо» таъмин кардааст.

Аз навъҳои лирикӣ ў голибан дар ғазал табъи баланд дошта, дар рушду таҳаввули жанри мазкур саҳми арзанда гузаштааст. Vale маҳсусан достони «Юсуфу Зулайҳо»-и Ҳозик баъд аз асарҳои ҳамноми Ҷомио Нозими Ҳиравӣ ва умуман миёни ҳамаи онҳое, ки 10 аср дар ин мавзӯъ асар эҷод кардаанд, мавқеи намоён дорад.

Ҳозик дар ин достон лаҳзаҳои иловагии зиёд дорад, ки дар асарҳои қаблӣ дида намешаванд: лаҳзай тухмати гурӯг ва ба забони ҳол омадани он, ё худ бевосита Ҳозик аз таваллуди Юсуф асарро оғоз мекунад, vale Ҷомӣ то ин ҷо ба изҳори чанд андешаи фалсафӣ, шарҳу тавзехи баъзе ҷизҳо пардохтаст. Ё ки дар достони Ҷомӣ падари Зулайҳо ба ҷониби Азизи Миср хостгор мефиристад, ки ин дар асари Ҳозик нест.

Ҳозик шоҳи идеалии худро дар симои Малик Рӯён тасвир намуда, пок будани хонадони набавиро дар образи Юсуф ба тасвир овардааст, ки дар ҷузъиёт хеле ҷолиб эҷод шудаанд.

Ҳунари шоирии Ҳозик дар сатҳи Ҷомӣ ва Нозими Ҳиротӣ набошад ҳам, пояи ў аз дигар шоироне, ки дар ин мавзӯъ достон эҷод кардаанд, баланд аст. Барои мисол:

Зи рӯйи ҳашм он қавми ҷафокор  
Ба сад ҳорӣ дар он саҳрои ҳунҳор.  
Зи по бурданд кафиш, аз сар қулоҳаш,  
Саропо шуд бараҳна ҳамчу моҳаши.  
Шуд он домони дашиши пур зи хоре  
Зи хуни заҳми пояи лолазоре.

Дар ин абёт Юсуф ба моҳ монанд карда мешавад, зеро моҳ низ барахна дар биёбони фалак роҳ мепаймояд. Агар дар ин ҷо ташбехи баланду ҷолиб бошад, дар байти дигар тавассути гулув аз хуни пои Юсуф рангин гардидан даштре таъкид мекунад, ки хеле хотирмон ва дилнишинанд ва хонандаро комилан мутаассир менамоянд.

Ё ин ки ба воситай лаҳзай тамсилӣ ва тавассути санъати ташхис гург чунин ҳолати ҳалкунандаро мусбат ҳал мекунад:

*Ки ман ҳарчанд дур аз ақлу ҳушам,  
Наям инсон, аз ҷинси вуҳушам.  
Вале донам, ки ин феъли қабеҳ аст,  
Ба ҳар нодониям қубҳаш сареҳ аст.  
Ҳамин фарзанди ҳуд гумкарда будам,  
Дар ин саҳро сурогаш менамудам,  
Ки шояд ёбам он гумкарда фарзанд,  
Ба доми туҳматам карданд побанд.  
Бибастанд инчунин бо ресмонам,  
Биёлуданд ҳам бо хун даҳонам.  
Задандам гаҳ ба ҷӯбу гоҳ бо санг,  
Биёварданд аз саҳро бад-ин ранг.  
Кашидам бе ҷиноят гарчи бедод,  
Вале рӯйи ту ҷун дидам, шуд аз ёд.*

Яъне, ба воситай чунин санъати баланду табъи волои шоири Ҳозиқ ҳатто гурги ваҳшии хунхорро раҳмдил намудааст. Ҳамчунин бо чунин ҳунару маҳорати эҷодӣ шоир кирдори бародарони Юсуфро басо ваҳшиёна тавонистааст биёфарад, то ки хонандаро бештар мутаассир намояд.

Достон бо манзури гузориши масъала, ҳалли он, ҳукму андешарониҳо, мантиқи ифода, корбурди қалимот, интиҳоби он, коргирӣ аз мақолу зарбулмасал, таъбири ифодаҳои ҳалқӣ, ҳунари шоири, истифодаву интиҳоби радиifu қофиҳо, вазн, истифодаи санъатҳои бадеии маънавию лафзӣ ва гайра низ басо ҷолиб ва хотирмон аст.

Достони «Юсуфу Зулайҳо»-и Ҳозиқ баробари арзишҳои ҳунарӣ – шоири, адабӣ – бадей, захирай лугавӣ – лексикӣ беш аз ин ҳама, аҳаммияти тарбиявӣ – ахлоқӣ дорад, зеро покиу иффат ва исмати инсонӣ дар ҷойи аввал меистад.

Хонанда намунаҳои олии ахлоқи ошиқонро меомӯзад ва ибрат ҳоҳад гирифт.

## **САВОЛ ВА СУПОРИШХО**

1. *Оид ба даврони ҷавонӣ, овони таҳсилоти Ҷунайдуллоҳи Ҳозиқ чӣ медонед?*
2. *Сабаби ба Мовароуннаҳр омадани Ҷунайдуллоҳи Ҳозиқ дар чист?*
3. *Муносибати Ҳозиқ ва амирони мангит чӣ гуна сурат гирифтааст?*
4. *Мероси адабии Ҳозиқ аз қадом навъҳои адабӣ иборат аст?*
5. *Соҳт ва таркиби девони Ҷунайдуллоҳи Ҳозиқро баён намоед.*
6. *Мавзӯъ ва мундариҷаи гоявии газалиёти Ҳозиқро шарҳ дигҳед.*
7. *Ғазали «Ёди айёме, ки пур аз май сабӯе доштем»-ро шарҳ дигҳед.*
8. *Ғазалиёти Ҳозиқ дорон қадом ҳусусиятҳои адабӣ – бадеянид?*
9. *Мазмуни муҳтасари достони «Юсуфу Зулайҳо»-ро нақл қунед.*
10. *Доир ба сайри таъриҳии қиссаи «Юсуфу Зулайҳо» то эҷодиёти Ҳозиқ маълумот дигҳед.*
11. *Қадом ҳусусиятҳои фарқунандай достони «Юсуфу Зулайҳо»-и Ҳозиқро медонед?*
12. *Образҳои марказии достон – образҳои Юсуфу Зулайҳоро таҳтил намоед.*
13. *Образҳои мусбату манғӣ, лаҳзавӣ ва доимии достонро номбар қунед.*
14. *Арзиии адабии достони «Юсуфу Зулайҳо»-и Ҳозиқ аз чӣ иборат аст?*

## **ҚОФИЯИ МУТЛАҚ ВА ҲАРФҲОИ ОН**

Дар илми бадеи классикӣ қофияро мутлақ меноманд, ки ҳарфи равӣ ба ҳарфи васл часпида бошад, яъне, баъди ҳарфи равӣ ҳарфи дигаре омада бошад.

Мисол:

*Раъият ба зулми ту ҷун олиманд,  
Зи зулми ту бар якдигар золиманд.*

Дар ин байт (вазнаш - мутакориби мусаммани мақсур) калимаҳои «олиманд» ва «золиманд» қофия, ҷузви «-олиманд» решай онро ташкил медиҳад. Дар ин решай қофия садоноки «о» таъсис, ҳамсадои «л» даҳил, садоноки кӯтоҳи «и» ишбоъ, ҳамсадои «м» равии мутлақ, садоноки «а» маҷро, ҳамсадои «н» васл ва ҳамсадои «д» хурӯҷ аст. Ҷун дар ин қофия ҳарфи охирини решагӣ, яъне равӣ (ҳарфи «м») ба ҳарфҳои баъди он часпидааст, онро қофияи мутлақ меноманд.

Қофияи мутлақ нисбат ба қофияи муқайяд навъҳоизиёд дорад ва ҳарфҳои асосии он васл, хурӯҷ, мазид, нойира мебошанд. Дар қофияи мутлақ илова бар ҳарфҳои хосси он васл, хурӯҷ, мазид, нойира ҳарфҳое, ки дар қофияи муқайяд иштирок мекунанд - мисли таъсис, даҳил, ридф (ридфи муфрад ва ридфи мураккаб)

низ меоянд. Мисол барои қофияи мутлақ бо ҳазв, қайд, равии мутлақ, маҷро, васл ва хурӯч:

*Мардони қабила рахт бастанд  
В-аз арса ҳама бурун нишастанд.*

Вазни ин байт ҳазачи мусаддаси ахраби макбузи максур буда, калимаҳои «бастанд»-у «нишастанд» қофияи онро ташкил медиҳанд. Ҷузъҳои «-астанд»-и ҳар ду калимаи қофия решай онанд, ки садоноки кӯтоҳи «а» ҳ а з в, ҳамсадои «с» қ а й д, ҳамсадои «т» р а в и и м у т л а қ, садоноки «а» м а қ р о, ҳамсадои «н» в а с л ва ҳамсадои «д» ҳ у р ў ч мебошад.

Ҳамин тарик, ҳарфҳои, ки баъди равӣ дар решай қофия меоянд, ба гурӯҳи ҳарфҳои қофияи мутлақ доҳил мешаванд ва онҳо чортоянд: васлу хурӯчу мазиду нойира. Ҳоло ҳар кадоми онро ба таври муҳтасар шарҳ медиҳем.

1. Васл калимаи арабист, маънои луғавияш пайвастани чизе ба чизи дигар, часпондан буда, дар илми қофия номи яке аз ҳарфҳои решагист, ки баъди ҳарфи р а в й омада, бо он пайваст шуда бошад.

Ҳамин тарик, ҳамсадоҳо, садонокҳои дароз ва ҳарфҳои ётбарсар (й, е, ю, я) ба вазифаи васл омада метавонанд.

Мисол:

*Агар он турки Шерозӣ ба даст орад дили моро,  
Ба холи ҳиндӯяши бахшам Самарқанду Бухороро.*

Дар ин байти Ҳофиз (вазнаш – ҳазачи мусаммани солим) калимаи «моро» ва «Бухороро» қофия буда, ҷузви «-оро» решай қофия аст. Дар ин решай қофия ҳарфи «о» равии мутлақ, ҳарфи «р» в а с л ва ҳарфи «о»-и охир хурӯҷ аст.

Мисоли дигар:

*Чони ширин, ин қадар ҷангам макун,  
Ин қадар беҳуда дилтангам макун.*

Дар ин байти Мирзо Турсунзода (вазнаш – рамали мусаддаси маҳзуф) калимаҳои «ҷангам» ва «дилтангам» қофия, ҷузви «-ангам»-и ҳар ду калима решай қофия мебошад, ки садоноки кӯтоҳи «а» ҳазв, ҳамсадои «н» қайд, ҳамсадои «г» равии мутлақ, садоноки кӯтоҳи «а» маҷро ва ҳамсадои «м» васл мебошад.

Садонокҳои кӯтоҳи «а», «и» ва «ү» баъди ҳарфи равӣ оянд ҳам, васл шуда наметавонанд, зоро онҳо дар алифбои арабӣ ҳарф

не, балки ҳаракатанд. Агар в а с л а з ҳамсадо иборат бошаду пеш аз вай садоноки күтоҳ омада бошад, дар он сурат садоноки күтоҳи баъди равй омадаро мачро меноманд.

Мисол:

*Хаёли рўйи ту дар коргоҳи дида қашидам,  
Ба сурати ту нигоре надидалу нашунидам.*

(Ҳофиз)

Дар ин байти Ҳофиз (вазнаш – мұчтасси мусаммани маҳбун) калимаҳои «қашидам» ва «нашунидам» қофия, ҷузви «- идам» решай қофия буда, ҳарфи «и» ридфи муфрад (аслӣ), ҳамсадои «д» равии мутлак, садоноки күтоҳи «а» м а қ р о ва ҳамсадои «м» васл мебошад.

Агар шеър бо қофияе тамом шуда бошад, ки ҳарфи охири онро садоноки «а» ташкил додааст, дар он сурат ин садонок вазифаи васл про ичро кардааст.

Масалан, дар ин байт:

*Аиқе чу лаъл резад он лаб маро зи дидা,  
Дар шинша ҳар чӣ бошад, аз вай ҳамон чакида.*

(Камол Ҳӯҷандӣ)

Вазни ин байт Музореи мусаммани ахраб буда, калимаҳои «дида» ва «чакида» ба вазифаи қофия омадаанд. Дар ин қофия ҷузви «-ида» решай қофия мебошад, ки ҳарфи «и» р и д ф и м у ф р а д, ҳарфи «д» р а в и и м у т л а қ ва ҳарфи «а» васл аст.

Хурӯч калимаи арабист, маънии лугавияш берун шудан, берун рафтан буда, дар илми қофия номи яке аз ҳарфҳои решагист. Хурӯч ҳарфи ҳамсадоест, ки дар решай қофия баъди ҳарфи в а с л омада бошад. Мисол:

*Ба давлат қасоне сар афрохтанд,  
Ки точи тақаббур биандохтанд.*

(Саъдӣ)

Дар ин байти Саъдӣ (вазнаш – мутакориби мусаммани мақсур) калимаҳои «афрохтанд» ва «биандохтанд» қофия, ҷузви «-охтанд» решай қофия буда, ҳарфи «о» ридфи муфрад, ҳарфи «х» ридфи мураккаб, ҳарфи «т» равии м у т л а қ, садоноки күтоҳи «а» м а қ р о, ҳарфи «н» в а с л в а ҳарфи «д» х у р ў ч аст.

Такрори хурӯч дар қофия ҳатмӣ буда, тамоми шоирони гузашта ва имрӯзаи тоҷику форс аз ин қоида берун нарафтаанд.

Мисол:

*Падарро мүжедаи давлат расонед,  
Дилашро з-оташи меңнат раҳонед.*

(Чомӣ)

Дар ин байти Чомӣ (вазнаш - ҳазачи мусаддаси максур) калимаҳои «расонед»-у «раҳонед» қофия, ҷузви «-онед» решай қофия буда, ҳарфи «о» р и д ф и м у ф р а д, ҳарфи «н» р а в и и м у т л а қ, ҳарфи «е» в а с л ва ҳарфи «д» хурӯҷ аст.

Мазид низ калимаи арабист, маънии лугавияш зиёдшуда, афзуншуда, афзунӣ дар чизе мебошад. Дар илми қофия яке аз ҳарфҳои решагии қофияро гӯянд, ки баъди хурӯҷ омада бошад.

Мисол:

*Ин дил, ки ба мӯйи дилбаре бастемаи,  
Ҳарчанд ғусаст, боз пайвастемаи.*

Дар ин байт (вазнаш – ҳазачи мусаммани ахраби мақбузи афтар) калимаҳои «бастемаш»-у «пайвастемаш» қофия, ҷузви «-астемаш» решай қофия мебошад. Дар ин решай қофия садоноки кӯтоҳи «а» ҳ а з в, ҳамсадои «с» қ а й д, ҳамсадои «т» р а в и и м у т л а қ, ётбарсари «е» в а с л, ҳамсадои «м» ҳ у р ў ҷ, садоноки кӯтоҳи «а» н а ф о з ва ҳамсадои «ш» мазид аст.

Такрори м а з и д дар қофия ҳатмӣ буда, иваз намудани он бо ҳарфи дигар ҷоиз нест.

Нойира (нойир) калимаи арабист, маънии лугавияш шуъла, оташ; раманда, гурезанда мебошад. Асли калимаи нойира аз н и в о р аст ба маънии рамидан ва дур шудан.

Мисол:

*Гар дил зи гами ёр напардохтанистеи,  
Бо ў ба ҳама вуқӯҳ дарсохтанистеи.*

Дар ин байт (вазнаш – ҳазачи мусаммани ахраби макфуфи максур, ҳашви дуюми мисраъи дуюм – ахраб) калимаҳои «напардохтанистеи» ва «дарсохтанистеи» қофия, ҷузви «-охтанистеи» решай қофия мебошад, ки ҳарфи «о» р и д ф и м у ф - р а д, ҳарфи «х» р и д ф и м у р а к к а б, ҳарфи «т» р а в и и м у т- л а қ, садоноки кӯтоҳи «а» м а ҷ р о, ҳарфи «н» в а с л, садоноки кӯтоҳи «и» н а ф о з, ҳарфи «с» ҳ у р ў ҷ, ҳарфи «т» м а з и д в а ҳарфҳои «е»-ю «ш» н о й и р а мебошад.

Агар дар қофия баъди мазид ду ё се ҳарф омада бошанд ҳам, ҳар кадоми он вазифаи нойираро иҷро менамоянд.

Нойира аз чумлаи ҳарфҳои камистеъмоли қофия буда, дар ашъори шоирон гоҳ-гоҳе дучор меояд.

Намунаҳо барои ҳарфҳои қофияни мутлақ:

1. Мисол барои ҳарфи в а с л:

*Муарриф ба дилдорӣ омад бараши,  
Ки дастори қозӣ ниҳад бар сараши.*

(Саъдӣ)

2. Мисол барои ҳарфи х у р ў ч:

*Дарде, ки дилам дид зи ҳачари ту, кӣ дидаст?  
В-онҳо, ки зи зулфи ту қашидам, кӣ қашидаст?*

(Бисотии Самарқандӣ)

3. Мисол барои м а з и д:

*Дилам аз нестӣ чи тарсонест,  
Танам аз оғият ҳарсонест.*

(Масъуди Саъд)

4. Мисол барои н о й и р а:

*Он маҳ, ки ба ҷашми меҳр дидастемаши,  
Аз ҷумлаи неқувон гузидастемаши.  
(Аз «Рисолаи қофия»-и Ҷомӣ)*

## САВОЛ ВА СУПОРИШҲО

1. Қофия чанд навъ аст?
2. Қадом навъи қофияро қофияни мутлақ меноманд?
3. Қалимаҳои қофияни байти зерро ёфта муайян қунед, ки онҳо ба қадом наиъи қофия тааллуқ доранд:  
*Биноҳои обод гардад ҳароб Зи борону аз тобииши офтоб.*
4. Ҳарфи равӣ бо навъҳои қофия чӣ иртибот дорад?
5. Маъниҳои лугавӣ ва истилоҳии васлро гӯед.
6. Ҳурӯҷ баъди қадом ҳарфи қофия меояд?
7. Оё тақрори ҳарфи ҳурӯҷ дар решави қофия ҳатмист?
8. Дар байни ҳарфҳои ҳурӯҷ ва мазид чӣ гуна иртибот аст?
9. Маъниҳои лугавӣ ва истилоҳии нойираро гӯед.
10. Агар баъди ҳарфи мазид дар решави қофия ду-се ҳарфи дигар омада бошад, онҳоро чӣ меноманд?
11. Дар байти зер қадом ҳарфҳои қофия омадаанд?  
*Савдои ту аз сина фурӯ рафтанийяст  
В-он гаҳ сухани ту низ ногуфтанийяст.*
12. Ҳарфҳое, ки дар соҳтани қофияни мутлақ иштирок мекунанд, қадомҳоянд?
13. Байтие гӯед, ки дар он ҳарфи васл омада бошад.

## САВОЛНОМАИ ТЕСТИ

1. Зодгоҳи Ҳозиқ құчост?

A.	Бухоро	C.	Тошканд
B.	Самарқанд	D.	Хатлон
E.	Кархи Ҳирот		

2. Вопасин лаҳзаҳои рӯзгори Ҳозиқ дар құчо сипарӣ шудааст?

A.	Ҳирот	C.	Ҳисор
B.	Балх	D.	Бухоро
E.	Шаҳрисабз		

3. Охирин шоуре, ки достони «Юсуф ва Зулайҳо»-ро навишила аст, кист?

A.	Сайидо	C.	Ҷомӣ
B.	Соиб	D.	Бедил
E.	Ҳозиқ		

4. Достони «Юсуф ва Зулайҳо» -и Ҳозиқ кай ба иттомум расида аст?

A.	соли 1800	C.	соли 1814
B.	соли 1804	D.	соли 1820
E.	соли 1820		

5. Достони «Юсуф ва Зулайҳо» -и Ҳозиқ дар қадом баҳр инишо шудааст?

A.	дар баҳри музореъ	C.	дар баҳри хафиғ
B.	дар баҳри мунсарабҳ	D.	дар баҳри ҷадид
E.	дар баҳри ҳазаҷ;		

6. Достони «Юсуфу Зулайҳо» -и Ҳозиқ дорои ҷанд боб аст?

A.	40 боб	C.	50 боб
B.	45 боб	D.	55 боб
E.	60 боб		

7. Достони «Юсуфу Зулайҳо» -и Ҳозиқ дорои чӣ миқдор абёт аст?

A.	дорои 4476 байт	C.	дорои 4486 байт
B.	дорои 4478 байт	D.	дорои 4490 байт
E.	дорои 4496 байт		

8. Достони «Юсуфу Зулайхо» -и Ҳозиқ аз боби чандум огоз мешавад?

A.	боби 4	C.	боби 8
B.	боби 6	D.	боби 10
E.	боби 12		

9. Падари Зулайхо чӣ ном дошт?

A.	Искандар	C.	Накумохис
B.	Файлақус	D.	Афлотун
E.	Таймус		

10. Вазири Миср дар достони «Юсуфу Зулайхо» чӣ ном дорад?

A.	Ҷҳудо	C.	Рӯён
B.	Шамъун	D.	Бишрӣ
E.	Азиз		

11. Шоҳи Миср дар достони «Юсуфу Зулайхо» чӣ ном дорад?

A.	Ҷъқуб	C.	Ҷҳудо
B.	Азиз	D.	Шамъун
E.	Рӯён		

12. Баъд аз хонадоршавии Юсуфу Зулайхо онҳо бо ҳам чанд сол зиндагӣ мекунанд?

A.	70 сол	C.	50 сол
B.	60 сол	D.	40 сол
E.	30 сол		

## ГУЛХАЙ

Зиндагониҳо барагми даҳр  
то кай, Гулханӣ,  
Чанд гӯй ёр бераҳму  
фалак ноошино?!



Адиби зуллисонайн, шоир ва нависанда Муҳаммадшарифи Гулханӣ дар таърихи адабиёти тоҷик ҳам дар шаклҳои гуногуни назм ва ҳам дар наср мавқеи намоён дорад. Номи адиб Муҳаммадшариф ва таҳаллуси адабии ў «Гулханӣ» буда, дар ин бора Фазлии Намангонӣ дар «Маҷмӯаи шоирон» мегӯяд:

*Хушио, Гулханӣ шоири пурған аст,  
Чӯй гулхан, ки зеботар аз гулисан аст.  
Зи девонаҳӯю отаифанӣ  
Таҳаллус ниҳода ба худ «Гулханӣ».  
Ғазалҳо навишта латифу равон  
Ба дастури алфози кӯҳистон,  
Ки бӯданд аҷодди ў дар диёр  
Писандидай мардуми кӯҳсор.*

Гулханӣ зодай деҳаи Булқоси Қаротегин буда, такрибан солҳои 70-уми асри XVIII ба дунё омадааст. Ў солҳои 90-уми асри XVIII ба шаҳри Намангон меравад. Аз сабаби тангии майшӣ шоир таҳсилро батамом фаро гирифтган наметавонад. Баъдҳо бо фармони амир ба қасби сипоҳигарӣ ҷалб карда мешавад. Сипоҳигарӣ барои Гулханӣ ҳамчун мактаби ҳаётӣ бисёр масъалаҳои гуногуни рӯзгору зиндагиро ёд медиҳад ва шоир аз ин мактаби ҳаётӣ баҳраҳо бардоштааст. Пас аз ҷонде Гулханӣ ба дарбори Умархон роҳ мейбад ва ба доираи адабии Ҳӯқанд

мепайвандад. Ў тадричан ба амир Умар таваҷҷуҳ пайдо намуда, ин ҳокимро одил ва саховатпеша ном мебарад ва мадҳ мекунад. Вале бо мурури вақт мебинад, ки пиндораш хатост, зеро ба меҳнати шоир ба назари хайрхона нигоҳ намекунад:

*Ҳунар ҳарчанд ин ҷо метаровад аз ҳар ангуштам,  
Зи баҳти норасо коре надорад бо зар ангуштам.*

Муҳаммадшариф ба шеър таваҷҷуҳи зиёд дошта, хеле зуд ба эҷоди он майл кардааст. Ў дар ибтидо «Гулханӣ» тахаллус интихоб карда будааст. Сарчашмаҳо инчунин таъкид менамоянд, ки ў баъдҳо ба худ тахаллуси «Ҷуръат»-ро муносиб медонад ва бо ин тахаллус эҷод мекунад.

Фазлии Наманганий («Мачмӯаи шоирон») оид ба тахаллуси аввалини Муҳаммадшариф ва шахсияти ў баҳс ба миён оварда мегӯяд:

*Зи мулки қӯҳистон бувад Гулханӣ,  
Кунад паҳлавонӣ зи неруманий.  
Ба даргоҳи султони гетипаноҳ  
Ҳавоҳоҳ ҳам шоирӯ ҳам сипоҳ.*

Умуман, зиндагии шоир чандон мувофиқи мақсад набуда, дар ашъори маҳфузмондааш низ доир ба ин ҷиҳат ишораҳои фаровони худи адиб ва сарчашманигорон ба мушоҳида мерасад. Масалан, баъзе ишораҳои Фазлӣ низ бисёр лаҳзаҳои зиндагии иҷтимоии Гулханиро равшан месозад:

*Сипоҳигарӣ кард, роҳат надид,  
Ки осоши аз ранҷу меҳнат надид.  
Мурувват накардӣ ба ҳолаши амир,  
Басе бенавоӣ қашид он фақир,  
Ки аз танғастӣ ба ҷон омадӣ,  
Зи бемоягӣ дар фигон омадӣ.*

Поёни умри Муҳаммадшарифи Гулханий дар Ҳӯқанд гузашта, ба даврони ҳукмронии Муҳаммадалихон (1822-1842) рост омадааст. Ин амири бетадбир ба қатли Гулханӣ фармон додааст. Вафоти шоир ба ҳамин тарик, солҳои 1826-1827 иттифоқ афтодааст.

## МЕРОСИ АДАБИИ ГУЛХАНЙ

Чунон ки қаблан таъкид шуд, Гулханй ба ду забон-точиқӣ ва ўзбекӣ, дар ду навъи адабӣ: назм ва наср аз худ андак бошад ҳам, мероси адабии пурмуҳтаво ба ёдгор гузоштааст. Ҳоло аз ин адаб чанд ғазалу як қасида ва як қиссаи тамсилӣ бо номи «Зарбулмасал» ба забони ўзбекӣ маълум аст. Дақиқтараш 12 ғазалу як қасида ва аз 12 ғазал, 7-то ба забони точиқӣ ва 5 то ба забони ўзбекӣ эҷод гардидааст:

Фаъолияти адабии Муҳаммадшарифи Гулханй ҳангоми таҳсил ва сипоҳигарӣ бо эҷоди шеърҳои лирикӣ оғоз гардидааст.

Мавзӯи ғазалиёти Гулханй суннатӣ буда, ишқу исёнҳои ботинии инсон, васфи ҳусну ҷамоли маҳбуба, нозу ифтихори ў, садоқати ошиқу бемехрии маъшука, дарди ҳичрону сӯзи фироқ ва гайра мебошад. Яке аз мавзӯҳои дӯстдоштаву марказии ашъори шоир ҳаҷву истеҳзо, тамасхуру танқид аст. Вале дар ҳар сурат, дар ғазалҳои шоир ишқу масоили дигари иҷтимоӣ бештар мавқеъ дорад.

### Чунончи:

*Ай, бути шириналабу симинтану рангинқабо,  
Пой то сар ҷилваи макру фану нозукадо.  
Мазҳари ҷавру ҷафову зулм, ҳам бедоду кин,  
Дар сипеҳри дилрабоӣ моҳи бемехру вафо.  
Мубталоу ҳолу зулфу оразу ҷашми ту буд  
Ҳиндуву қаимирию румию туркони Ҳито.  
З-оташи шамъи руҳат парвона бесабру шикеб,  
Ҳусн – саркаш, ишиқ – голиб, ман – забун, дил – бенаво.  
Гар набошаад ёди мижгонат ба дасти ў асо,  
Аз тапиданҳои дил дар гӯши меояд садо.  
Зиндагониҳо ба راجми даҳр то қай, Гулханӣ,  
Чанд гӯй ёр беражму фалак нооино??*

Ғазали мазкур аз рӯйи мавзӯъ ва мазмуну муҳтаво ишқӣ, иҷтимоӣ, шиквой буда, бемехриву беражмии маҳбуба, маккориву ҷафопешагии ў ба тасвир омадааст.

Аз нигоҳи ҳунари эҷод низ ғазали боло хуб аст. Шоир аз санъатҳои таносуби сухан, тавсиф, ташбех, муболига, тазод, истиора, киноя, мачоз, ҷамъу тақсим, ниҳо ва гайра нисбатан хуб кор гирифтааст.

Аз нигоҳи ҳусусиятҳои шаклӣ низ ғазал нисбатан ҷолиб эҷод гардидааст. Шоир дар ин ғазал радифро ба кор набурда, дар он

калимаҳои рангинқабо, нозукадо, вафо, Хито, бенаво, асо, садо, ноошно ҳамқофия шудаанд. Аз нигоҳи навъҳои қофия, калимаҳои қофияшуда бо равӣ «о» тамом шудаанд ва аз ин рӯ, шакли қофия муқайяд аст.

Фазал дар баҳри рамали мусаммани маҳзуф ё мақсур иншо гардидааст, ки афоъили он чунин мебошад:

- v - - / - v - - / - v - - (ё худ: - v ~)

яъне: фоъилотун, фоъилотун, фоъилотун, фоъилун ё ин ки фоъилон.

Муҳаммадшарифи Гулханӣ умуман дар ҳунари ғазалсароӣ ҷандон бад нест, зоро эҷодиёти ин шоир низ дар заминаи суннати ниёй зуҳур кардааст.

Аз ғазалҳои маҳфузмондаи тоҷикии ӯ маълум мешавад, ки шоир ғазалҳои ишқии ҳудро бо оҳангҳои бисёр қавии иҷтимоӣ дар омехтагӣ эҷод намудааст:

*Гудозу сӯзу дарду дод з-инсон бар ман аст имишаб,  
Чу шамъ оғозу анҷоми ман аз ҳуд рафтан аст имишаб.  
Зи ман уммеди нақди дину дигар дигар бувад нодир,  
Чароги корвонам гӯйӣ ҷаими раҳзан аст имишаб.  
Баёзи гардани соқӣ таҷаллигоҳи маҳфил шуд,  
Калими Тӯри моро гӯйӣ водӣ Айман аст имишаб.  
Зи поям барфикандӣ, по ба поят ман сар афкандам,  
Барафкан парда аз рӯхсор, афкан-афкан аст имишаб.  
Кулаҳ бишкаст, соқӣ, муҳтасиб паймонаи майро,  
Ту бишкан фарқи он бадхӯй, бишкан-бишкан аст имишаб.  
Ба имишаб-имишабам додӣ навиди васл, дере шуд,  
Ҳанӯзам гӯши дар роҳи ту ҷаими равзан аст имишаб.*

Ғазали боло аз нигоҳи мазмуну муҳтаво ишқӣ-иҷтимоист. Он аз оҳангҳои тасаввуфӣ низ холӣ нест, зоро мисли шамъ сӯҳтану аз ҳуд гузаштан ва фурӯравӣ ба хотири таҷаллии маҳфил ифодаҳои сӯғиёна мебошад. Ҷанбаи ҳунарии ғазал низ ҷандон бад нест. Шоир аз санъатҳои бадеии таносуби сухан, ташбех, маҷоз, киноя, истиора, муболига, тазод, тавсиф, талмех ва гайра хуб кор гирифтааст.

Аз нигоҳи ҳусусиятҳои шаклӣ низ ғазали зикршуда ҷолиб аст.

Ғазал мураддаф буда, калимаҳои «аст имишаб» радиф аст, зоро аз оғоз то анҷом такрор мешавад. Радифи мазкур мураккаб мебошад, зоро аз ду калима иборат аст. Калимаҳои радифшуда бори ғоявии шеърро ба ҳуд гирифтаанд.

Дар газали зикршуда калимаҳои ман, рафтан, раҳзан, Айман, афкан, бишкан, равзан ҳамқоғия шудаанд. Аз сабаби он ки қоғияшавандаҳо бо ҳарфи равӣ «н» ба охир мерасанд, ин навъи қоғияро қоғияни муқайяд мегӯянд.

Аз нигоҳи вазн, газали зикршуда дар баҳри ҳазачи мусаммани солим эҷод гардидааст, ки афоъили он чунин аст:

v - - - / v - - - / v - - - / v - - -

яъне, мафоъйлун, мафоъйлун, мафоъйлун, мафоъйлун.

Дар ашъори Муҳаммадшарифи Гулхани ҳаҷву истехзо, мазаммату танқид низ мақоми маҳсус дорад. Ин ҷанба ҳам дар назм ва ҳам дар наср ба хубӣ мушоҳида мешавад. Масалан, шоир бо радифи «бидеҳ» газале дорад, ки қоғияву радиф дар он на танҳо вазифаи хушоҳангии хотирмонӣ, равонию дилнишинӣ, ҷолибию ҷаззобӣ дорад, балки беш аз он, бори гоявию маънавӣ мекашад.

### Чунончи:

Ҳазратам, аз гүшинағӣ мурдам, ба ман нунам бидеҳ,  
Коғирам, гӯjam агар инам бидеҳ, унам бидеҳ.  
Гандуму мошу биринҷам деҳ, ки даркорӣ ҳамӯст.  
Ман намегӯям, ақиқу лаълу марҷунам бидеҳ,  
Бар танам як лог дору ишқамам пур кун зи нун,  
Бо ту, биллаҳ, ман намегӯям, ки имунам бидеҳ.  
Аз тиҳидастӣ агар навқар мурад, ҳайф аст, ҳайф,  
Ай табиби ҳозиқи навқар, ту дармунам бидеҳ.  
Ҷума деду нун, зи ранҷу фоқа мегардон ҳалос,  
Кай туро гуфтам, ки бар ман ганҷи Қорунам бидеҳ?!  
Аз тагуёни дарат кас нест чун ман беасос,  
Ҳавлию боду сарову қасру айвунам бидеҳ.  
Гулханиро ай қатори баччамардон кам мадон,  
Футаву шофам бидеҳ, аспам бидеҳ, тунам бидеҳ.

Хусусан, бори гоявию мавзӯй ва маънавиу мундариҷавӣ бар дӯш доштани радиф дар газали боло аз он ҳам маълум мегардад, ки дар мисраи интиҳои газал калимаи радифшуда бидеҳ се дафъа таъқид карда мешавад. Яъне, мақсади шоир аз зикри ашёи зарурӣ ҳамин аст, ки ба он эҳтиёҷ дорад. Аз ин рӯ, ин калима эҳтиёҷи қаҳрамони лирикиро қонеъ мегардонад.

Аз нигоҳи ҳунарӣ, албатта, ин ҷолиб аст. Аз тарафи дигар, ҷанбаҳои дигари ҳунарии шеър, масалан, коргирӣ аз санъатҳои бадеӣ ҳам хеле писандида мебошад. Шоир аз санъатҳои бадеии

таносуби сухан, нидо, тазод, муболига, маҷозу киноя, тавсиф, ташбеху истиора ва гайра хуб истифода кардааст.

Ҳусусиятҳои шаклии ғазал низ хеле ҷолиб аст. Шеър мураддаф буда, чунон ки ишора кардем, қалимаи бидех радиф қарор дода шудааст. Ин қалима эҳтиёҷоти номбаркардаи адибро фаро мегирад. Аз ин рӯ, бори ҳадафӣ низ бар уҳда дорад.

Қофияҳои ғазали мазкур: нунам, унам, марҷунам, имунам, дармунам, Корунам, айвунам ва гайра мебошад.

Аз нигоҳи сохтор қофияҳои интиҳобшуда мутлақ буда, пас аз равӣ - «н» унсурҳои дигар низ ҳаст:

Вазни ғазал низ ҷолиб аст. Он дар баҳри рамали мусаммани маҳзуф ё мақсур эҷод шудааст. Аз нигоҳи афоъил он чунин аст:

- v - - / - v - - / - v - - / - v - (ё - v ~)

яъне: фоъилотун, фоъилотун, фоъилотун, фоъилун ё ин ки фоilon мебошад.

Умуман, лирикаи Гулханӣ аз нигоҳи мазмуну муҳтаво ва мавзӯи ишқӣ, иҷтимоӣ ва ҳаҷвӣ буда, дар он унсурҳои шевай гуфтугӯии мардумони кӯҳистони тоҷик хеле мавқеъ дорад.

## **«ЗАРБУЛМАСАЛ»: МАВЗӰЙ ВА МАЗМУНУ МУҲТАВОИ ОН**

Ҳаҷву истеҳзо ва танқид яке аз мавзӯҳои ҷовидонаи адабиёти бадеист. Ин суннати адабӣ дар адабиёти охири асри XVIII ва оғози асри XIX хеле маъмул буд. Маҳз чунин талаботи ҳаёт дар он рӯзгор чун «Зарбулмасал»-и Гулханӣ асарҳои ҷавобгӯйӣ даврро ба миён овардааст.

«Зарбулмасал»-и Гулханӣ асари мансури тамсилӣ буда, ҳадафи нависанда аз эҷоди он бевосита танқиди салтанати амир Умархон набудааст. Ин асар ба забони ӯзбекӣ таълиф шудааст. Муаллиф асосан аз ҳикоёти «Калилаву Димна» хеле хуб истифода карда бошад ҳам, бунёди ҳатти сужаи асар бар як ҳикояи «Махзан-ул-асрор» гузошта шудааст. Дар ҳикояи Низомӣ сачараи ду бумро мушоҳида намудани Анӯшервон тасвири карда мешавад. Яъне дар вайроне ду бум ба ҳам сачара мекарданд, зоро буме ба назди буми дигаре бо мақсади хостгорӣ омадааст. Мехоҳад барои писари худ духтари буми дигарро хостгорӣ кунад. Ба ҳамин тарикӣ, дар ҳамин ҳолат аз назди ҳамон макони вайрони Анӯшервон бо вазири донишманди худ Бузургмехри Бахтакон

мегузашт. Анұшервон сачараи бүмхоро мушоқида намуда аз вазираш мепурсад, ки гүш кун, то он ду паранда дар бораи чи сұхбат доранд? Бузургмекір лаңзае ба сачараи бүмхоро гүш дода, аз мақсади онҳо бохабар гардида, ба Анұшервони Одил мегүяд, ки онҳо фарзандони худро хонадор кардан меҳоқанд. Бүм барои ширбаҳои духтараш панҷоҳ ҳазор дехи вайронна талаб дорад. Буми дигар ба шумо ишора намуда гуфт, ки: - Агар ҳамин шахс шоҳ бошад, сад ҳазор дехаи ҳароб ҳоҳам дод.

- Анұшервон ин ҷавоби Бузургмекір шунида, хеле мутаассир мешавад, ки ҳоло ҳам дар сиёсати пешгирифтаи мамлакатдории ман нұқсонҳо зиёд будаанд. Бояд аз пайи ислохи нұқсонҳо шуд...

Гулханй дар ҳамин замина сұхбатиду қабұтари қудошавандаро зикр намуда, ба ин восита амир Умархонро одилу адолат- парвар нишон медиҳад.

Образҳои амалкунандаи асари Гулханй намояндагони табақаҳои гуногуни ҷамъият буда, нависанда нұқсонҳои онҳоро хеле содаву одиғ фош месозад. Қаҳрамонҳои асар ҷонварҳои гуногун ва бештар парандаҳо мебошанд. Образҳои тамсиллии асар: Бойұғлый, Япалоққүш, Құркүш, Маликшоҳин, Ҳудхуд, Шұрнұл ва ғайра буда, ҳар қадом хислату ҳай, рафтору кирдор, муносибату гүфтори ба ҳуд ҳос доранд.

Дар маркази асар амалиёті қудошавий Япалоққүш ва писари ў Куланкирсултон ва инчунин Бойұғлый ва духтари зебои вай Гулнашбону мейстанд.

Муаллиф писару падарро, ки ахли мәжнатанд, ҷонибдорй мекунад. Маликшоҳин аз хидматҳои Қуланкир хуб розай аст. Вале Бойұғлый марди мағрур, ҳудписанд, ҳавобаланд ва инчунин мұмсик аст. Аз ин чост, ки ў Япалоққүшу писари ўро писанд намекунад. Ҳатто Япалоқ кучову ман кучо? - мегүяд.

Агар сұхан дар бораи шахсиятҳои сиёсии давр, рұхониён, амалдорони мусириаш равад, адіб ба образҳои тамсилй: парандаҳо, ҷонварҳои дигарро ба кор мегирад. Агар сұхан дар бораи табақаҳои дигари ичтимой: савдогарон, муфтиҳо, баққолон, судхұрхо равад, Гулханй номи ҳақиқии онҳоро ба кор мебарад. Чунончи Сайдазимчони Сұфий, Мұхаммадқосым – даллоли рангфурұш, Мұхаммадаминхұчаи муфтій ва дигарон, ки ҳар қадом бо ному қасбу пешаашон зикр шудаанд. Ұсули корбурди ҳикояҳо ва ҳикоясозй дар асари Гулханй ба «Калилаву

Димна» монанд аст. Масалан, «Құрқуши хостгор дар ҳузури Бойғлай ҳикояти Мұхаммадқосими даллоли рангфурұшро нақл мекунад:

– Құрқуш гуфт: Омадай, суханони ту ба Мұхаммадқосими даллоли рангфурұш монанд аст, ки як рұз барои деворзанй мардикор андохтааст. Дар вакти намози аср, ҳангоми таҳорат ба мардикор нигоҳ карда истода, тоқияшро ба оби равон афтондааст. Ұ тоқияшро аз об гирифта натавониста товонашро аз мардикор гирифтән шудааст. Баъд аз кор мардикор музд талаб кардааст. Мұхаммадқосим мегүяд: Токии ман се танга буд, тоқии ту базұр як танга аст. Бо як танга музди корат ду танга мешавад. Ҳаққи як танга ман дар гарданы туст, зеро ман ба ту нигоҳ кардам ва тоқиям ба об афтод. Акнун товони онро ту медиҳй. Боз як рұзи дигар кор карда дех. Дар ин ҳикоя образи даллол манғай аст, ки ба образи мусбат

– мардикор муқобилгүзорй шудааст. Дар асар порчаои шеърй ва ҳикояҳои хурд-хурди манзум низ зиёданд. Аз чумла ҳикоёти «Сангпушт ва Качдум» (мансур), «Маймуни наччор» (манзум) мебошанд. Умуман, Гулханай аз ҳикоёти классикони дигари таърихи адабиёт истифода кардааст:

Мұхим он аст, ки асари Гулханай барои содабаёнй ва мактаби вүкүйгүйин баъдии (даврони шұравай) адабиёти точик заманаи хуб фароҳам овард.

## САВОЛ ВА СУПОРИШХО

1. *Оид ба овони қавонии Гулханай чіл медонед?*
2. *Сабаби ба дарборхөро роҳ ёфтани Гулханиро шарҳ дүхед.*
3. *Поёни умри Гулханай чіл гуна сипаріш шудааст?*
4. *Аз осори адабии Гулханай чихо боқай мондаанд?*
5. *Кадом тахаллусҳои адабии шоирро медонед?*
6. *Мавзұй ва мазмуни газалҳои Гулханиро баён намоед.*
7. *Газали «Ай бути шириналабу симинтану рангинқабо» - ро азёд күнед.*
8. *Мазмуни газали «Хазратам, аз гүшнагай мурдам, ба ман нунам бидеҳ»-ро нақл күнед.*
9. *Мазмуну муҳтаво ва хусусиятҳои құдогонаи «Зарбулмасал»-ро баён намоед.*
10. *Образҳои тамсилии асар ва маънии ищтимоии онхоро шарҳ дүхед.*

## САВОЛНОМАИ ТЕСТИ

1. Поеши умри Гулханӣ дар куҷо сипарӣ шудааст?

A.	Бухоро	C.	Тошканд
B.	Самарқанд	D.	Хоразм
E.	Ҳӯқанд		

2. «Зарбулмасал» асари кист?

A.	Сайидо	C.	Мирзо Содик
B.	Соиб	D.	Ҳозиқ
E.	Гулханӣ		

## ҚООНЙ

*Сухан газофа чӣ ронӣ зи  
хусравони кӯҳҷан,  
Яке зи шавкати шоҳи ҷаҳон  
сарой сухан.*

Адиби тавоно Мирзо Ҳабибуллоҳ, мутахаллис ба Қоонӣ 20-уми октябрисоли 1808 дар шаҳри Шероз ба дунё омадааст. Падари ў Мирзо Муҳаммадалӣ худ шоир буда, бо тахаллуси Гулшан шеър мегуфтааст. Гулшан аслан аз Кирмоншоҳон буда, баъдтар ба Шероз меояд. Дар овони мактабхонии Қоонӣ падараш аз олам гузаштааст. Қоонӣ баъдтар барои таҳсил ба Исфаҳон рафта, сипас бо шоҳзода Мирзо Шуҷоуссалтана – писари Фатҳалишоҳ дӯстӣ пайдо намуда, ба ин восита бо ёрии моддии шоҳзода барои таҳсил ба Машҳад меравад. Қоонӣ худ мегӯяд, ки дар Машҳад зиндагияш нисбатан хушҳолона будааст. Чунончи, «... баҳтам қавӣ, кисаам фарбех, хостаам зиёд», – ба ёд меорад шоир.

Ин ёрии моддӣ имкон медиҳад, ки ў ба омӯзиши илмҳо боз ҳам ҷиддитар машғул шавад. Ин аст, ки Қоонӣ ба омӯзиши илмҳои гуногун хеле ҷиддӣ машғул шуда, сарфу нахв, мантиқ, бадеъ, маонӣ, баён, ҳандаса, ҳисоб, нучум, қалом, фикҳ ва ғайраро ҳамаҷониба меомӯзад. Ўз илми мусиқӣ низ комилан боҳабар будааст. Аз рӯйи шаҳодати сарчашмаҳо ва баъзе ишораҳои тарҷумаиҳолии худи Қоонӣ, ўз дар синни 16-17 солагӣ илми арӯзро аз худ мекунад. Сарчашмаҳо ба забондонии Қоонӣ низ ишора намуда, таъкид кардаанд, ки шоир забонҳои арабӣ ва туркиро хеле хуб медонистааст. Ўз дар ҳамин поя забонҳои франсавӣ ва англisisiro низ омӯхта будааст. Ҳатто Қоонӣ ба писари 7 солаи худ Сомонӣ забони франсавиро то ба ҳадде бо тамоми нозукиҳояш омӯзондааст, ки Сомонӣ дар он синну сол ба забони мазкур озодона сүхбат мекардааст.

Шеъргӯи шоир хеле зуд оғоз гардида, ўз дар ибтидо бо тахаллуси «Ҳабиб» эҷод мекардааст.

Баъдтар шоир ба хидмати Ҳасаналӣ Мирзо, ки ҳокими Машҳад буд, дохил шуда, се сол хидмат мекунад. Фарзанди Ҳасаналӣ

Мирзо Уктой Қоон ном дошт ва шоир тахаллуси худро аз “Ҳабиб” ба “Қоонӣ” иваз менамояд. Баъдтар шоҳзодаро ҳокими Кирмону Язд таъйин мекунанд ва Қоонӣ низ ба ин макон меояд.

Қоонӣ пас аз он ки бо Фатҳалишоҳ шинос мешавад, муддате хидмати ўро ихтиёр менамояд. Фатҳалишоҳ ба шоир унвони эҷодии “Мұчтахидушшуаро” дода, ба ў таваҷҷуҳи бештар зоҳир менамояд.

Соли 1835 дар Текрон Мұхаммадшоҳ ба таҳт менишинад. Қоонӣ худи ҳамон сол ба Текрон омада, ба хидмати ў доҳил мешавад. Мұхаммадшоҳ ба ў лақаби «Ҳассон-ул-аҷам»-ро мәдиҳад, ки баҳри сазовор гардидан ба ин унвон садри аъзам Ҳоч Мирзо Оқосӣ мусоидат намудааст:

*Худовандо, шунидам мар маро Ҳассон лақаб додӣ,  
Бале, Ҳассон бувад ҳар к-ӯ, ту бигзинӣ зи эҳсонаш.  
Кадомин фаҳр аз ин бартар, ки ғўяд осафе чун ту,  
Мұхаммадшаҳ Мұхаммад ҳасту Қоонист Ҳассонаш.*

Қоонӣ ду дағъя ҳонадор шуда бошад ҳам, дар зиндагии оиласӣ бахташ омад накард. Пас аз ранчу азобҳои хеле тӯлонӣ, ки ҳам аз ҳар ду ҳамсара什 ва ҳам аз хешовандони онҳо дида буд, вай саҳт бемор мешавад.

Мирзо Ҳабибуллоҳи Қоонӣ сеюми майи соли 1854 вафот кардааст. Оид ба санаи вафоти ин адаби хушзварк шоире чунин моддаи таърих гуфтааст:

*Таърихаширо яке бурун омаду гуфт:  
Сад ҳайф, ки рафт аз миён Қоонӣ.*

Қоонӣ серфарзанд буда, яке аз писарони шоир Мұхаммадҳасан адаби хеле рангинахайл будааст. Вай аз овони хурдсолӣ ба шеъргӯй машғул шуда, бо тахаллуси Сомонӣ эҷод мекардааст.

## МЕРОСИ АДАБИИ ҚООНӢ

Қоонӣ ба шеъргӯйи дар овони 11-12- солагӣ шурӯъ намуда, аз худ осори адабии арзишманде бокӣ гузоштааст. Мероси адабии маҳфузмонаи Қоониро беш аз сад ҳазор байт донистаанд. Он осор асосан аз қасида, ғазал, қитаоту рубоиёт иборат мебошад. Дақиқан таркиби девони Қоонӣ чунин аст: қасида 330-то, ғазал 78-то, рубой 29-то, мусаммат 6-то, таркибанд 13-то, тарҷеъбанд 1-то, қитъа 155-то, маснавӣ 2-то.

## ХУНАРИ ҚООНЙ ДАР ҚАСИДАСАРОЙ

Сабаби ба қасида бештар рӯ овардани шоир он аст, ки шоҳони қочор адабиётро асосан дар дарбор мутамарказ намуда будаанд. Аз ин рӯ, шоир ба мақсади беҳбуди рӯзгори хеш асосан ба эҷоди қасида камар бастааст. Ҳукумати қочорӣ усули кишвардорӣ ва муносибат ба адабиёту адабонро мисли Фазнавиёни давраи аввал ба роҳ монда буд. Аз ин чост, ки Қоонӣ дар қасида ба Үнсурӣ, дар тарҷеъбанд ба Фарруҳӣ ва дар мусаммат ба Манучехрӣ пайравӣ намудааст.

Қоонӣ асосан қасидаҳои мадҳӣ сурудааст. Ӯ дар тағazzули як қасидаи мадҳии худ ба маҳбуба аз омадани фасли баҳор, аз эҳёи табиат ва зебоиҳои он, накҳати гулу лола, вазидани насими гуворо, атрогин гардидани ҳаво ва резиши борони найсон ва гайра ҳабар медиҳад.

### Чунончи:

*Ай турки ман, ай баҳори ҷонафзо,  
Бурқаъ бикаши аз руҳи биҳшиштосо,  
К-аз боғи Биҳшишт навбаҳор инак  
Ҳамвор фурӯҳ чамид зӣ дунё.  
Иди аҷамӣ ба фарри Фарвардин  
Дар сабза гирифт соҳати габро.  
Баст абри сафед кигла бар гардун,  
Зад лолаи сурҳҳайма бар саҳро.  
Домони чаман аз он пур аз лӯълӯ,  
Сомони замин аз ин пур аз дебо.  
Андар даман аз шақиқӯ озаргон  
В-андар чаман аз бунафшиаву мино  
Оварда бурун баҳори луъбатгар  
Аз парда ҳазор луъбати зебо.  
Навшоду ҳисор гашт, пиндорӣ,  
Бог аз гулу саргу сунбули бӯё.  
Ҳар субҳ орад сабо ба пинҳонӣ  
Бас нағз сувар зи ҳар карон пайдо.  
Бозори Ҳутман шудаст, пиндорӣ,  
Дашту даман аз шавоҳиди раъно.*

Тағazzули мазкур, албатта, комилан ба тағazzuloti Фарруҳӣ нарасида бошад ҳам, дар тасвири ҷузъиёти фасли баҳор хеле ҳунармандона мебошад. Ҳусусан, дар мазмунсозӣ табъи баланд доштани шоир ҳис шавад ҳам, дар кор гирифтан аз үнсурҳои шаклӣ: вазн, қоғия, радиф, матлаъсозӣ ва гайра чандон

хұнармандона нест. Алоқамандона ба тасвири баҳор, мавзұйхои дигар қасидаһои Қооній васфи маю бодагусорӣ, мусиқиу суруд, таваҷҷұх ба маҳбұба ва умуман шодиу нишот яке аз мавзұйхои марказии қасидаһои ў ва хусусан тағаззулоти Қооній аст. Ҳатто тағаззули як қасидаи шоир, ки ба васфи баҳор ва ҹузъиети он баҳшида шудааст, 38 байтро дар бар мегирад.

Дар қасидаһои Қооній мавзұйхои шикоятиу эътиrozӣ, танқидиу ҳаҷвӣ мисли шиква аз беадолатихои рӯзгор, бадкории ҳасудон, бадгўихои ҳаннотону нотавонбинон, танқиди муфтихўрону айёшон, ҳокимону соҳибмансабон, амалдорон, ҳамкасбони ҳасадхӯр, қалтабонҳову авомфиребон ва гайра хеле хуб мушохида мешавад.

Қасидаһои Қооній гуногунмавзӯй буда, дар онҳо панду андарз, ситоиши шахсиятҳои динию мазҳабӣ, васфи инсони комил, тасвири шаҳрхову қасрҳо, тарғиби адлу одилӣ ва адолатҳоҳӣ, танқиди риёкорону мутаассибон, манзаранигирию хушгузаронии умр ва гайра ба назар мерасад. Масалан, баъзе қасидаҳояш арзиши таърихӣ доранд, ки дар онҳо ҳодисаву воқеаҳои таърихӣ, шахсиятҳои сиёсӣ ва фаъолияти онҳо, лашкаркашиҳо, фатху ғалабаҳо, кишваркушоиҳо ва гайра баён шудаанд. Яке аз ҳамин гуна қасидаһои шоир 268 байтро дар бар гирифта, қалонтарин қасида дар таърихи адабиёти тоҷику форс ба шумор меравад. Ё худ қасидаи «Дар манқабати Алӣ», ки аз 337 байт иборат аст, аз қасидаи қаблан зикршуда ҳаҷман қалон буда, достонро ба ёд меорад.

Ў дар пайравии Фарруҳӣ қасидае дорад, ки дар он воқеаи фатҳи Фуриёну Ҳирот ба тасвир гирифта шудааст. Қасидаи Фарруҳӣ «Фатҳи Суманот» ном дошта, корномаи Маҳмуди Газнавиро дар бар мегирад, ки дар он қиссаҳои шоҳони гузаштаро афсона мешуморад:

*Фасона гашту күхан шуд ҳадиси Искандар,  
Сухан нав ор, ки навро ҳаловатест дигар.*

Қооній мегўяд:

*Сухан газофа чӣ ронӣ зи хусравони күхан?  
Яке зи шавкати шоҳи ҷаҳон сарой сухан.*

Шоир ғалаба дар қалъаи Фуриёну Ҳиротро ба тасвир гирифта, корномаи шоҳро ба зафару пирӯзӣ ҳангоми кишваркушоиҳо ба қалам додааст:

*Ба соли панҷаҳу анд аз паси ҳазору дивист,  
Чу кард оҳуи Ҳовар ба бурғи Шер ватан,  
Ба азми ҷолии афғонхудо зи Рай ба Ҳирот  
Сипаҳ қашиду барангехт азмро тавсан.*

Ин ҷо низ ҳайбати лашкари шоҳӣ ва васоити ҷангии ӯ ситоиш карда шудааст:

*Ҳазор бухтии сармасти ҳар қадом ба шакл  
Чу заврақе, ки аз ӯ чор лангар аст ован.  
Ҳазор ародай гардандатӯни қалъакушоӣ,  
Чунон ки бар китифи бод садде аз оҳан.*

Шоир лаҳзаҳои пирӯзии лашкари шоҳ ва мағлубияти ҳиротиёнро ҷунин мавриди арзёбӣ қарор медиҳад:

*Яке анишаш маккорпеша бурд ҳабар,  
Ба марзбони Ҳарӣ, к-ай ҳамеша ёри миҳан,  
Шаҳ аз Рай омаду бигирифт Гуриёну парер  
Ба шодӣ омаду дар ҷода ҷой дошт паран.*

Шоир омодагии ҳиротиёнро ба муқобили ин ҳуҷум ҷунин баён кардааст:

*Ҳам аз миёна гузин кард шаш ҳазор далер,  
Хуҷасабрзахраву пӯлодпӯшу тегожсан.*

Ба ҳамин тарик, дар боби чӣ тавр таввасути сафорати Англия ёрӣ расонидан барои пешгирии паҳншавии ҷанг мазкур ва анҷоми ин кишваркушоӣ шоир ҷунин мефармояд:

*Шунидаам, ки сафире зи ингилисхудой  
Ду сол рафт, ки сӯйи Рай омад аз Ландан.  
Паём дех, ки малик гар гирифт мулки Ҳарӣ,  
Инони Раҳшӣ нагираð магар ба мулки Ҷакан.  
На Қандакор бимонад ба ҷой, на Кобул,  
На Бомиён, на Лаҳовур, на Газна, на Парван.*

Аз ин андешарониҳо бармеояд, ки қасоиди Қоонӣ арзиши таъриҳӣ низ доранд. Ҳонанда аз онҳо бисёр лаҳзаҳои ҳассоси ҳаёти мадуми кишвар ва умуман Шарқро меомӯзад, аз худ менамояд.

Ба ҳамин тарик, Қоонӣ дар шаклҳои дигари шеърӣ: тарҷеот, рубойӣ, ғазал, мусаммат ва ғайра низ панҷаи қавӣ доштааст. Вале маҳз дар қасида ва маҳсусан, қасоиди мадҳӣ шуҳрати оламгир дорад. Қасоиди ӯ мадҳӣ бошад ҳам, арзиши волои таърихиридорост.

## МАВЗҮЙ ВА МАЗМУНИ АСАРИ МАНСУРИ ҚООНЙ – «ПА-РЕШОН»

Қоонй на танҳо дар навъҳои гуногуни адабии манзум: қасида, таркибанду тарчеъбанд, мусамматот, ғазал, рубой, қитъаот ва файра, балки ўдарнасрниз табъи фавқулода баланддоштааст. Агар ў дар навъҳои адабии манзум: дар қасида ба Анварӣ ва Хоқонӣ, Үнсурӣ, Фарруҳӣ; дар мусаммат ба Манучехрӣ; дар қитъа бештар ба Анварӣ ва Саъдӣ; дар рубой ва тарчеот ба Фарруҳӣ дунболравӣ карда бошад, дар наср маҳз ба Саъдӣ пайравӣ намудааст. Ин аст, ки Қоонй дар зери таъсири «Гулистон»-и Саъдӣ асари мансури худ

– «Парешон»-ро таълиф менамояд. Дар ин асар Қоонй номаҳо ва зиндагиномаи худро низ ба наср таълиф намудааст.

«Парешон»-ро Қоонй дар овони 28 солагии хеш, соли 1836 таълиф намудааст. Дар асар зимни фасли «Сабаби таълифи китоб...» аз Муҳаммадшоҳи ҳоким (солҳои салтанаташ 1834-1848) ёд карда мешавад, ки шояд китоб бо хоҳиши ў таълиф шуда бошад. Қоонй сабаби «Парешон» ном ниҳодани асари худро дар вазъи ногувору ноороми аҳволи шахсии хеш медонад: «ҷидду ҳазле чанд дар ҳам рехтам ва бархе назму наср бо ҳам омехтам ва он ҷамъро ба муносибати ҳоли худ «Парешон» ном ниҳодам».

Соҳтори асар чунин наст: Муқаддима, фасли «Сабаби таълифи китоб», қисмати асосӣ ва хотима. Қисмати асосии асар дорои 123 ҳикоят буда, ба масъалаҳои гуногуни ахлоқӣ, тарбияйӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ, инсондӯстиву нақуқорӣ, саховатмандию баландхимматӣ, сабру таҳаммул, дӯстию рафоқат ва файра баҳшида шудааст. Аз сабаби он ки «Парешон» зери таъсири «Гулистон»-и Шайх Саъдии Шерозӣ рӯйи кор омадааст, дар он тарбияи инсон ва адолату адолатҳоҳӣ аз масъалаҳои марказӣ ва асосӣ ҳисоб мешаванд.

Усули оғариниши ҳикоят дар «Парешон»-и Қоонй мисли «Гулистон»-и Саъдӣ мебошад. Яъне, ҳар як ҳикоят бо порчаҳои шеърӣ, бештар бо қитъаот зеб дода мешавад. Вазифаи пораҳои шеърӣ, ки голибан дар интиҳои ҳикоят оварда мешаванд, тақиҷату пуррасозии маънни ҳикоёт, муассириву ҷозибанокии он мебошад. Ҳар он маънию мақсаде, ки дар ҳикоя дарҷ гардидааст, таввасути пораҳои шеърӣ асоснок карда мешаванд, ки дигар хонанда комилан аз мутолиаи он қаноатмандӣ ҳосил менамояд ва чуну ҷаро намекунад. Барои мисол ба ҳикояте аз китоби «Парешон»-и Қоонй муроҷиат мекунем:

Подшохе аз соҳибдиле суол кард, ки аз подшоҳон чӣ монад?

— Гуфт:

Як чиз, валекин ба ду сифат. Пурсид, ки он кадом аст?

Гуфт: — Ном, ки чун адлу эҳсон кунанд, ба некӣ ва илло ба зиштӣ.

*Ҳазор сол, ки Захҳок подшоҳӣ кард,  
Аз ў намонд ба ҷуз номи зиши дар олам.  
Агарчи давлати Кисро басе намонд, vale  
Ба адлу дод шудаши ном дар замона аlam.*

Қоонӣ адлу зулмро бо образҳои шахсони таъриҳӣ Анӯшервон, Ҳотам, Ҳачҷоҷ ибни Юсуф ва гайра ба таври муқоиса зикр намуда, афзалияти адпро бар зулм, бартарии одилро аз золим нишон медиҳад. Ҳикояти мазқури Қоонӣ бо андаке ихтизор доир ба ин мавзӯй хеле ҷолиб аст:

Подшохе кисай тамаъ дӯхта ва анбони ҳирс аз шаҳвати золимон андӯхта, бадин сабаб ҷониби мазлумон нагирифтӣ ва насиҳати носеҳон напазирифтӣ...

*Ҳадди золим ар ситонад шоҳ,  
Донишу ҷашму гӯши хира шавад.  
Доди мазлумро бигир аз ў,  
Субҳи умраши чу шоми тира шавад.*

Аз ин лаҳзаҳои ҳикояти мазқур маълум мешавад, ки пояи зулм дар ҳама давру замон ва дар ҳама гуна ҳолат бебақою ноустувор будааст. Баръакс, бунёди адл ва арзиши адолат ва нақши одил дар ҳама гуна ҷомеа ва дар ҳама гуна давру замон устувору побарҷо, бобақову пойдор аст.

Азбаски «Парешон» асари ахлоқӣ-тарбиявиست, ситоши хислатҳои ҳамида: инсондӯстӣ, ҳалқпарварӣ, ватанҳоҳӣ, некӣ ва некукорӣ, саҳоватмандӣ, олихимматӣ, адолатпарварӣ, илмдӯстӣ, хоксорӣ, фурӯтанӣ, хайрҳоҳӣ, некандешӣ, ботамкинӣ, таҳаммулкорӣ, дурандешӣ, пурсабрӣ ва гайра дар он бо тамоми ҷузъиёт ба тасвир гирифта шудааст.

Хислатҳои разила аз қабили: бадӣ, бадандешӣ, кибр, ғуур, золимӣ, ҳудҳоҳӣ, мардумозорӣ, ғоратгарӣ, қатлу қуштор, сабуқфирӣ, кӯтоҳназарӣ, дунҳимматӣ, такаббур, рибоҳорӣ, ришваситонӣ, авомфиребӣ, қалтабонӣ, дайюсӣ, нокасӣ, бодаҳорӣ, майпарастӣ, муфтҳӯрӣ ва гайра дар ин асар хеле ба таври ҷиддӣ махкум карда мешаванд. Масалан, дар ин ҳикоят, ки мастию бодапарастӣ ҳамчун унсури дуркунандаи инсон аз ақл ва аз ҳадди

одамӣ ба тасвир гирифта мешавад, хеле андешаронии ҷолиб ба назар мерасад. Ҳонанда мавқеи адиbro ба зудӣ ҳис карда метавонад. Ин ҳикоят «Бодапаймо тавбакор» ном дошта, басо ҳазломезу ҳаҷвӣ ба назар мерасад. Дар ин ҳикоят симои нохуши бадмасте тасвир шудааст, ки бодаи дусола обрӯву эътибори сисолаашро барҳам задааст ва дар охир ӯро ба марг расонидааст.

Дар асар, албаттa, таъсири дин ва тасаввuf хуб ҳис карда мешавад. Бояд гуфт, ки «Гулистан»-и Саъдӣ ба таърихи адабиёт ҳамчун як қашфиёти нодири адабӣ ворид шудааст. Аз ин рӯ, «Гулистан» ба адабиёти давр ва минбаъд таъсири фаровон гузошта, «Нигористон», «Хористон», «Баҳористон», «Парешон» ва дигар асарҳо бевосита дар пайравии «Гулистан» таълиф шудаанд. Яке аз чунин асарҳо, чунон ки қаблан низ ишора намудем, «Парешон»-и Қоонист, ки охирин ҷавобия ба асари Саъдист.

Ин асар ҳам дар шакл (сохтору таркиб) ва ҳам дар мазмуну муҳтаво ба «Гулистан» монанд аст, vale дар арзиши адабӣ - эстетикий, таъсирнокии мазмуну моҳият, ҳунари эҷоду санъати баён, ҷозибияти сухану маҳбубияти ифода, баҳрабардорӣ аз мутолиаи он ба асари Саъдӣ баробар шуда наметавонад. Саъдӣ ягона адебест, ки дар назму насли адабӣ – бадей мақому мартабаи якхела дорад, яъне, ӯ он мавқеъе, ки дар шеър дорад, айнан ҳамон пояро дар наср низ соҳиб аст.

Қоонӣ низ шоири тавоно ва нависандай забардаст мебошад. Агар мақоми Қоонӣ ва ҳунари ин шоир дар назму шеър ва санъати эҷодии ӯ дар наср бо эҷодиёти Саъдии Шерозӣ муқоиса карда шавад, ҳеч гоҳ Қоонӣ ҳамрадифи Саъдӣ шудан наметавонад, ҳол он ки то замони Қоонӣ назму насли тоҷику форс мароҳили комили камолот паймуда, таҷрибаи фаровони эҷодӣ мавҷуд будааст. Албаттa, он ашъореро, ки Қоонӣ аз Мавлавӣ зикр кардааст, дар назар дошта намешавад. Аз ҳама муҳим он аст, ки «Гулистан» аз муқаддима, 8 бобу хотима иборат аст, vale ин низом дар «Парешон» нест ва шояд унвони асар ба муҳтавои он (дар нисбати «Гулистан») низ ишорае бошад.

Сохтори ҳикояҳо низ дар ин ду асар яксон нест. Ҳикояҳои Саъдӣ хеле кӯтоҳ, пурмазмун, сертаъсиртар ва аз нигоҳи ҳунар ҳам басо ҳунармандонаву ҷолибанд.

Ин тарзи оғариниш дар асари Қоонӣ нисбатан заъиф ва аз нигоҳи ҳунар сусттар аст. Ӯ бештар ҳикоятҳоро тӯлонӣ баён намуда, ҳадафро қашол медиҳад.

Дар асари Саъдӣ санъати дӯстдоштаи ў дар баёнаш насри мусачҷаъ аст, ки аз саҷъ хеле хуб кор мегирад. Ин ҳолат дар асари Қоонӣ каме костааст. Саҷъро Қоонӣ хеле зиёд ба кор мебарад, вале тӯлонию маснӯъ. Хонандаро хаста мекунад, зоро дарки маъно каме душвор мегардад. Саъдӣ дар ҳикояи ишқие менависад:

— Порсоеро дидам ба муҳаббати шахсе гирифттор, на тоқату сабр ва на ёрои гуфттор»...

Коргирий аз саҷъ дар «Парешон» чунин сурат гирифтааст:

«Дар фасли зимистон, ки ҳаво бурди бард пӯшидан гирифт ва ҷашмаи ҷашми саҳоб ҷӯшидан, нафас дар ҳалқ танг шуд ва мардуми ҷашм дар ҷашми мардум санг».

Бо вучуди ин ҳама, Қоонӣ дар таърихи адабиёт бо таълифи ин асар суннати адабиро эҳё кард ва чун охирин ҷавобиягӯ ба «Гулистон» машҳур шуд. Беш аз ин, Қоонӣ бо эҷоди ин асари худ ба насри реалистӣ ва рушди адабиёти маорифпарварӣ тақвияти маҳсус бахшид.

## САВОЛ ВА СУПОРИШХО

1. Оид ба овони ҷавонии Қоонӣ чӣ медонед?
2. Қоонӣ ба ҷуз забони модарӣ боз қадом забонҳои Шарқу Farb-ro медонист?
3. Қоонӣ бо қадом шоҳони қочор иртиботи наздик дошт?
4. Поёни умри шоир чӣ гуна буд?
5. Оид ба мероси адабии Қоонӣ маълумот дигҳед.
6. Ҷаҳми Қоонӣ дар қасидасарӣ чӣ гуна аст?
7. Ў дар ҷасоиди мадҳӣ бештар ба қиҳо пайравӣ кардааст?
8. Ҷаҳми Қоонӣ дар таҳаввули насри адабӣ чӣ гуна аст?
9. Үмумият ва тафовути «Гулистон» ва «Парешон»-ро баён кунед.
10. Симои майтарастан дар ҳикоёти «Парешон» чӣ гуна аст?

## АДАБИЁТИ НИМАИ ДУЮМИ АСРИ XIX

### ВАЗЪИЯТИ СИЁСИИ ОСИЁИ МИЁНА

Нимаи дуюми асри XIX дар ҳаёти ҳалқҳои Осиёи Миёна давраи нави сиёсӣ мебошад, зоро Русия аз ибтидои асри XVII бо Осиёи Миёна робитаҳои тиҷоратӣ дошт. Аврупои Farbӣ низ ба Шарқ таваҷҷуҳ мекард. Ҳусусан, Англия меҳост нуғузи худро дар Осиёи Миёна бештар намояд.

Дар нимаи дуюми асри XIX як қатор тағйироти сиёсӣ дар

қаламрави Осиёи Миёна ба вуқӯй пайваст. Ин иртиботи тарафайн боиси зухури баъзе мушкилот ва омилҳои монеъшавии мамолики дигари гарбӣ низ мегардид. Авзои сиёсии дохилии Осиёи Миёна низ хеле мураккабу печдарпеч буд. Хони Ҳӯқанд - Олимхон бо максади ба давлати хонии худ тобеъ кардани Ӯротеппа понздаҳ бор ба он ҷо лашкар қашид, амири Бухоро - Насруллоҳҳон дар тӯли бист сол барои тасарруфи ноҳияи Шаҳрисабз сию ду дафъа лашкар қашидааст. Дар ин ҷангҳо қаламрави Мурғоб, ноҳияҳои Ӯротеппа, Ҳучанд, Фарғона ва дигар шаҳру навоҳии Осиёи Миёна хеле ҳаробу ҷаъиф гардида буд.

Ҳангоми лашкаркашии давлатҳои парокандаи саркаш ҳазорон ҳазор одам нобуд мегардид.

Ҳокимони хонигарихои Бухоро ва Ҳӯқанд қисми коршоями мардуми вилоятҳои забткардаашонро барои амалӣ намудани ниятҳову нақшаҳои худ истифода мебурданд. Масалан, амир Шоҳмурод аз музофотҳои гуногуни Ургут, Зомин, Ҷиззах, Ӯротеппа, Панҷакент ва гайра шахсони дастандаркорро муҳоҷир намуда, ҳаробазорҳои Самарқандро обод менамуд. Аз тарафи дигар, қаламрави Осиёи Миёна таваҷҷуҳи Англияро ҳам ҷалб карда буд. Аз ин нуқтаи назар, зиёд гардидани нуфузи Русия барои ҳалқҳои Осиёи Миёна беахаммият набуд. Аморати Бухоро, хонигарихои Хева ва Ҳӯқанд мунтазам байни ҳам дар муносибати душманона буданд. Ин аст, ки Англия барои суст намудани нуфузи Русия дар Осиёи Миёна чораандешиҳо мекард. Ҳолати пешомада Русияро ҳамаҷониба ҳушӯр менамуд, зеро бо роҳҳои дипломатӣ ва ё иқтисодӣ ҳал намудани қазияи мазкур аз имкон берун мегардид.

Русия роҳи беҳбуди ин пешомадҳоро дар ҷораҷӯҳои ҳарбӣ медид. Соли 1864 миёни Ҳӯқанду Бухоро ҷанг буд. Русия соли 1865 Тошкандро ишғол кард. Маҳз ба ҳамин хотир, байни солҳои 1865-1868 нуфузи ҳарбии Русия дар ин сарзамин бештар гардида буд. Солҳои 1865-68 Ҳӯқанд, Ҷиззах, Самарқанд, Фарғона ба Русия тобеъ карда шуданд. Амалан Хева ва Бухоро, ки истиқлоли сиёсӣ доштанд, ба Русия тобеъ карда шуда буданд. Ба ҳамин тарик, солҳои 60-уми асри XIX Осиёи Миёна аз нигоҳи сиёсӣ ва ҷуғрофӣ ба империяи Русия ҳамроҳ карда шуда буд. Дар Тошканд Генерал-губернатори Туркистон ташкил ёфт. Натиҷаи ин рӯйдодҳои сиёсӣ ангезаҳои зеринро пеш овард:

1. Низоъҳои сиёсии дохилии хонигарихои Осиёи Миёна

- нисбатан аз байн рафт.
2. Русия низ мавқеи худро дар Шарқ аз нигоҳи стратегӣ таҳқим баҳшид.
  3. Русия нисбат ба Осиёи Миёна аз нигоҳи сиёсӣ, иқтисодӣ, ҳарбӣ пешрафта буд. Аз ин рӯ, дар қисмати шимоли Осиёи Миёна ҳолати гузаштан аз зироат ба саноат андаке бошад ҳам, ҷараён мегирифт.
  4. Низоми фаъолияти бозорҳо, бонкҳо, ривоҷи тиҷорат, кишоварзӣ, роҳҳо ва гайра андаке ҳам бошад, дуруст гардид.

## ВАЗЪИЯТИ ИЛМУ ФАРҲАНГ

Ҳамроҳ кардани Осиёи Миёна ба Русия на танҳо дар ҷодаи сиёсату иқтисодиёт тағйирот ворид соҳт, инчунин дар соҳаҳои илм, таълим, фарҳанг ва ҷомешиносӣ низ ҷунбишҳо ба вучуд овард.

Русия аз нигоҳи техника, саноат ва ихтироъкорӣ нисбатан пешрафта буд, зеро дар он ҷо капитализм зинаҳои баланди инкишофро аз сар мегузаронд. Дар ҷунин шароит ва бо ҷунин давлати нисбатан пешрафта ҳамроҳ кардани Осиёи Миёна ба ҳаёти илмӣ, фарҳангӣ ва адабии тарафайн албатта, таъсири мутақобила ба назар мерасад, зеро бе ашёи ҳом рушди саноат низ аз имкон берун мебошад.

Албатта, пас аз ҳамроҳқунӣ дар ҳаёти илмӣ, фарҳангӣ ва адабӣ тағйирот рӯх додаанд. Вале ин ҳолат ба таҳсилоти мадрасавӣ таъсир нарасонида бошад ҳам, умуман дар системаи маорифи мардумӣ асар кард. Дар баъзе шаҳрҳои қалони сернуфус мактабҳои русии маҳаллӣ ташкил карда шуда буд. То андозае забону адабиёти русӣ ва аврупой ба қаламрави Осиёи Миёна (қисмати шимоли минтақа) роҳ меёфт. Зуҳури ҷараёни маорифпарварӣ ва таҷдиди назар ба фарҳангу маънавиёт, усули таълим, мактабу маориф, соҳаҳои муҳталифи афкори иҷтимоӣ, ҳаёти адабӣ хеле хуб ба мушоҳида мерасид.

Мухим он аст, ки дар қаламрави Осиёи Миёна матбуоти даврӣ зуҳур карда ва ҳар гуна рӯзномаҳову маҷаллаҳо нашр мешуданд. Беш аз ин, дастгоҳҳои китобчопкунӣ, нашриётҳои ҳусусӣ фаъол мешуданд, ки барои рушди ҳаёти фарҳангӣ-адабии кишвар хеле пурфоида буданд. Бештар дар ин ҷараёни нақши мактабҳои илмӣ-фарҳангии Қазон хеле мухим аст. Бо ташаббуси

ҳамин марказ мактабҳои нави тарҷумонӣ ба миён меомаданд. Ба ин восита адабиёт ва фарҳанги миллии бостонии ҳалқи тоҷик эҳё мегардид, яъне, аз нав чоп мешуд. Аз тарафи дигар, кутуби чопҳои Русия, Қафқоз, Эрон ва гайра дар Осиёи Миёна тарҷума ва нашр мешуданд.

Ба Русия ҳамроҳ кардани Осиёи Миёна як ҷиҳати дигари нисбатан пурарзиши бурунмарзӣ низ дошт, ки ин қишвар бо як қатор қишварҳои ғарбӣ равобит пайдо менамуд.

## ВАЗЪИЯТИ АДАБИЁТ ДАР НИМАИ ДУЮМИ АСРИ XIX

Адабиёти нимаи дуюми асри XIX, ҳамчунон ки аз унвони мавзӯъ низ пайдост, давоми мантиқӣ ва бевситай таърихи қуҳанбуниёди адабиёти тоҷик аст. Ин адабиёт тӯли ҷандин ҳазорсола, ки марҳалаҳои камолот мепаймояд, аз бисёр барҳӯрдҳо, монеаҳо, мушкилоту нобасомониҳо гузаштааст. Эҷодкорони ин адабиёт дар ҳар давру замон ҳамчун мағкурабардорону мунаvvарфикрони ҳалқу миллати хеш ҷилда намудаанд. Онҳо гоҳе дучори бисёр шикастурехтҳо ва гоҳе ноили ҷумла пешравиҳо гардидаанд. Дар маҷмӯъ дар ҳама гуна давру замон, новобаста ба ғишору таъқибҳо ҳолат ва рӯҳияни ҳалқи ҳудро ифода кардаанд.

Барои рушди ин адабиёт дар асрҳои миёна, маҳсусан ду омили марказӣ: яке идеологияи ҳукмрони давр – идеологияи исломӣ ва дигаре соҳтори сиёсӣ – соҳти феодалиӣ буд. Албатта, ин ду омил – яке омили идеологӣ ва дигаре иқтисодӣ дар рушду таҷаввули таърихи адабиёт нақши муайян гузаштаанд.

Нуғузи идеологияи исломӣ ғолибан дар соҳаи фарҳангӣ маориф басо бузург мебошад. Қонунҳои ҳуқуқии инсон ва ҷомеа дар асоси шариати исломӣ амал менамуд. Русуму ахлоқ ва низоми давлатдорӣ низ дар ҳамин замина созмон дода мешуд. Бояд гуфт, ки адабиёт оинаи таърихи ҳамон ҳалқест, ки эҷодкор ба он ҳалқ тааллӯқ дорад. Он инъикосгари даврони муайянест, ки рӯзгори адиб дар он мегузарад. Аз ин нуқтаи назар, адабиёт воқеият, ҳақиқатро инъикос менамояд. Бино бар ин, вобаста ба сиёсати давр ва сиёсатмадорон, яъне, амирон, усули мамлакатдории онҳо, дарбор ва мардум, муносибати соҳибмансабон бо ҳалқ, ҳимояи адолати иҷтимоӣ ва гайра дар ҳама давру замон муносибати адибон гуногун аст. Адибоне ҳам ҳастанд, ки дидаву дониста амири нолоику ноухдабароро ситоиш кардаанд ва зулму

бедодҳои ўро дар либоси адолатҳоҳи мардумнавозӣ ба қалам додаанд. Баръакс, адабони дигар низ буданд, ки ба сиёсат ва ҷомеа назари танқидӣ доштанд. Онҳо дар осори худ нуқсону норасоиҳоро гоҳе пардапӯшона ва гоҳе ошкоро баён мекарданд.

Дар ин давра ягона доираи адабии овозадору шуқӯҳманд доираи адабии Бухоро буд, ки бисёр қонунмандии рушду таҳаввули адабиётро муайян менамуд. Албатта, доираҳои адабии дурдаст мисли Бадаҳшон, Ҳисор, Ҳатлон ҳам буданд, вале ба ҷуз Бухоро инҳо ҷандон машҳур нестанд. Албатта, Бухоро ҳамчун қадимтарин маркази фарҳангӣ то ба охир нуфузи худро нигоҳ дошта тавонист. Дар нимаи дуюми асри XIX низ Бухоро яке аз машҳуртарин марказҳои адабӣ хидмати таърихии худро ба ҷо овард.

Маорифпарварон сараввал ба ҳамкасбони худ – адабони мусириашон таъсир расониданд. Ин буд, ки оҳангҳои ҳақиқатҷӯй, адолатҳоҳӣ, башардӯстӣ, илмдӯстӣ, танқиди зулму золимӣ, мазаммати истисморгарон, ҳимояи факирон ва ғайра дар ин аҳд хеле баланд садо додаанд.

Чунончи, Шоҳин дар танқиди тоифаи мардумозор мегӯяд:

*Аз ин қавм уммеди ёрӣ ҳатост,  
Ки аз душман уммеворӣ ҳатост.  
Аз ин фирмӯзӣ даргузар,  
Чу бинишастӣ, аз хирӯз афтӣ бадар.  
Маро бину барзан ба ибрат дуҷул,  
Пасояндагонрост пешина пул,  
Аз он рӯ, зи гетӣ шикоят задам,  
Зи гетӣ шикоят багоят задам,  
Ки дастур бошад ба ояндагон,  
Ба абои гетист ояндагон.*

Ба ҳамин тарик, Шоҳин дар ғазалу маснавиҳояш аҳволи вазнини саҳт, амир ва ситамгарони атрофи ўро танқид менамояд:

*Зи моли ятимон ситонанд боҷ,  
Ба қуттои тамго бибахшанд тоҷ.  
Ба золим бароти аморат дӯҳанд,  
Ки номуси мардум ба горат дӯҳанд.*

Шоҳин дар «Тухфаи дӯстон» таъкид менамояд, ки давлат бояд бунёди худро бар адлу адолат, ақлу хиради солим, ба илму маърифат ва росткорию садоқат, ҳалқдӯстӣ гузорад. Агар чунин омилҳо ба назар гирифта нашаванд, он гоҳ чунин давлат умри дароз намебинад:

*Ҳамин аст расми чаҳонхусравон,  
Ки доноситоянду душманситон.  
Хилофи амирони ин марзу бум  
Ҳуморо надонаанд фарқе зи бум.  
Дарего, ки ин аblaҳон беҳисанд,  
Тавонгар ба зар, дар ҳунар муфлисанд.*

Возех, ки шоҳиди сиёсати ду амир – Музaffer ва Абдулаҳад буд, мегӯяд:

*Рафт то ҳадду камоли нақсу нуқсони камол,  
Соҳиби чаҳли мураккаб бошад он, к-ў аълам аст.  
Дил ба нони хону оши косаи дунон мабанд,  
Филмасал гар қурси хуршид аст в-ар ҷоми Ҷам аст.*

Пас аз он ки Осиёи Миёна бо Русия ҳамроҳ карда мешавад, чунон ки маълум аст, дар ин қаламрав дигаргунҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, фарҳангӣ то андозае рух доданд. Ҳатто боиси тавлиди ҷараёни нави мағкуравӣ - иҷтимоӣ гардид, ки ин ҷараён дар таърихи ҳалқи тоҷик нақши басо созанде бозидааст. Ин равияи маорифпарварӣ буд, ки дар афкори сиёсии иҷтимоӣ ва фарҳангии адабии Осиёи Миёна таъсири бунёдӣ гузошт. Бунёдгузор ва тарғибари барҷастаи он нависанда, шоир, мутафаккир ва олимӣ забардасти тоҷик Аҳмади Доњиш буд. Нуғузи ин ҷараёни мағкуравӣ ҳусусан ба адабиёт ҳеле зиёд буд. Аз ин рӯ, Аҳмади Доњиш аз шумори аҳли қалам ҳамақидаҳо – шогирдони тавоно пайдо намуд, ки ҳар қадом дар таърихи барҳӯрдҳои мағкуравӣ ва солимгардонии ҷамъият саҳми арзанда гузоштаанд. Аз қабили адабони маорифпарвари тоҷик, эҷодкорон: Қорӣ Раҳматуллоҳи Возех, Абдулқодирхоҷаи Савдо, Муҳаммад Шамсуддини Шоҳин, Муҳаммадсiddики Ҳайрат ва дигарон буданд, ки ин равияи тозазуҳурро ҷонибдорӣ ва тарғиб мекарданд.

Дар эҷодиёти шоирони равияи пешқадам фош намудани нуқсону норасоиҳои сиёсатмадорон, амирон, ҳокимони маҳаллӣ, мансабдорону амалдорон, ҳимояи адолати иҷтимоӣ, маҳкум намудани истисмору зулм, бекадрии инсон ва ғайра буд. Инчунин, онҳо дар эҷодиёти худ илму фарҳанг, мактабу маориф, таълиму тадрис то андозае озодии инсон ва монанди инҳоро тарғиб менамуданд.

Аслан маорифпарварӣ ҷараёни идеологӣ – мағкуравӣ ва ҷонибиши фикрие буд, ки дар Аврупои Фарбӣ тайи асрҳои XVII-

XVIII сараввал дар Англия ва баъдҳо дар Фаронса зухур карда буд. Дар Аврупо маорифпарварӣ ба зухури синфи нави буржуазия ҳамчун табақаи иҷтимоӣ марбут буд. Агар ин падида бо чунин шакл дар Англия зухур карда бошад, дар Фаронса идеологияи маорифпарварӣ ҳамчун таҳқимбахши инқилоби буржуазӣ ба миён омад.

Дар мамлакатҳои Шарқ ин ҷунбиши мафқуравӣ ва бедории фикрӣ алорағми бунёди пӯсидаи ҷомеаи феодалий ва инчунин дифои адолати иҷтимоӣ рӯйи кор омадааст.

Маорифпарварон муқобили зулму беадолатиҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ, ҳукуқӣ ва гайра нафроти сӯзон доштанд. Ин яке аз ҳусусиятҳои вижайи ҷараёни маорифпарварӣ ва сифати фаъолияти маорифпарварон мебошад.

Ҳусусияти дигари ин падидаи зехнӣ, ки қисман ба маорифпарварони тоҷик рост меояд, он аст, ки маорифпарварони рус дар осорашон тарзи зиндагии мардумони Аврупои Ғарбиро тарғиб кардаанд. Ин ҷанба тибқи идеологияи исломӣ дар осори адабони мо хеле ҷузъӣ дучор меояду бас, зоро Аҳмади Донош низ шаҳрсозӣ, усули мамлакатдории Русияро дар қиёс бо аморати Бухоро беҳтар мешумурд. Вале дар масоили дигар: тарғиби маорифу илм, озодии инсон, муносибатҳои табақавӣ, ҳимояи адолат ва гайра маорифпарварони мо низ ҳамфирӯзӣ доранд.

Ҳусусияти сеюми ҷолиби ҷараёни мазкур он аст, ки онҳо табақаҳои меҳнатии аҳолӣ, оммаи ҳалқ ғолибан дехқононро ҳимоя ва ҷонидорӣ намудаанд. Инчунин, баҳри беҳбуди аҳволи мамлакат ва оммаи мардум ва роҳҳои ҳалосӣ аз инқизозро мувофиқи ҷаҳонбинии хеш пешниҳод намудаанд.

Масалан, Аҳмади Донош дар осори адабӣ, фалсафӣ, сиёсии худ қафомондагию бесаводӣ, иртиҷоъпарастӣ, ноодилӣ, золимпешагӣ ва нолоиқии амирони мангитро хеле хуб фош мекунад. Дар асарҳояш ў фикрҳои тағиیر додани тартиботи давлатии Аморати Бухоро, ислоҳи куллии тартиби мактабу маориф, таълими асримиёнагиро ба миён гузошта буд. Албатта, қазоватҳои ин мутафаккир ва ҷасурии ў ба ҳаёти маънавии ҷамъияти онрӯзai Бухоро ва эҷодиёти шоирони пешқадами муосири Аҳмади Донош бетаъсир намонд. Аз ин рӯ, эҷодкорони муосири ў ақидаҳои ин мутафаккирро вобаста ба ҷаҳонбинии худ тарғиб намуда, ҷонидорӣ кардаанд. Яъне, мавзӯъҳои танқиди нуқсонҳои ҷомеа, кӯтаҳназарию нодонии зимомдорон,

бәадолатиҳои амирон, паст будани сатҳи рӯзгори мардум ва нигоҳ доштани ҳалқ дар бенавоию қашшоқӣ ва гайраро дар осори худ ҷой додаанд.

Пеш аз ҳама худи Аҳмади Доңиш дар асари беназири худ «Наводир-ул-вакоеъ», баҳусус дар бобҳои «Фаромӯшхона», «Дар васоёи фарзандон ва баёни ҳақикати касбҳову пешаҳо» ва гайра, ҳар чиро ки ҳангоми сафарҳояш ба таври муқоисавӣ ба мушоҳида гирифта буд, хеле барҷаста тасвир кардааст. Ҳамфирони ў шоирони тавони, нависандагон Возех (дар асари худ «Савонеҳ-ул-масолик ва фаросих-ул-мамолик»), Шамсуддин Шоҳин (дар осори лирикӣ: қасида, газалҳо, қитъаҳо, маснавии «Тухфаи дӯстон» ва асари мансураш – «Бадоеъ-уссаноеъ») ва дигарон таълимоти Доңишро тақвият додаанд. Аҳмади Доңиш андешаҳои худро на танҳо дар асарҳои адабӣ - бадей, балки дар асарҳои дигари худ, баҳусус дар асари сиёсиаш «Рисола дар назми тамаддун ва таовун» аз низому қонуни давлатҳои Фарангӣ (Аврупӯи) Русия ва қиёси афзалияти онҳо аз усули кишвардории Бухоро ба миён гузоштааст.

Албатта, маорифпарварии Аврупои Фарбӣ ва Русияро бо маорифпарварии Осиёи Миёна як шуморидан зоҳирпарастии маҳз ҳоҳад буд. Маорифпарварии Осиёи Миёна дар қиёс бо Русия ва Аврупо то андозае дигар буд. Яъне, ин ҷараён дар қаламрави Осиёи Миёна бештар алорагми сиёсати аморат буд, ки оммаро дар ҳориву зорӣ, бесаводиву ҷаҳолат нигоҳ медошт.

Дигар ин ки маорифпарварони Осиёи Миёна гуногунтабақа набуданд, зеро табақаҳои дигари ҷамъияти онрӯзai Бухороро моҳияту муҳтавои ин ҷараён ҳанӯз фаро нагирифта буд. Аз тарафи дигар, дар нимаи дуюми асри XIX миқдори маорифпарварон низ ҷандон зиёд набуд. Барҷастатарин намояндагони ҷараёни мазкур: Аҳмади Доңиш, Возех, Шоҳин ва ҷанд тан аз наздикуни ҳамфирони онҳо мебошанд.

Аҳмади Доңиш ба муқобили соҳтори мавҷуда ва зимомдорон беибо эътиroz менамуд. Мо наметавонем ҳукму андешаҳои ўро ормону орзу ном бидиҳем, зеро ў бо қатъияти том ба натиҷаҳои мушаххас расида буд, ки мегӯяд: «Ва ин фармонфармоён, ки ҳоло мо «ҳазрати амир» ва «ҷаноби вазираш» меҳонем, онҳо монанди ҷорҷонӣ, балки аз онҳо ҳам гумроҳтаранд. Ба далели аҳкоми шаръия ҳар соате ҷанд мартаба ба азли эшон зоҳир мегардад ва касеро инқиёди ҳукми эшон низ наҳоҳад гардид». Чунин тарзи

андешаронӣ хоси Аҳмади Дониш буда, пайравони ў то ба ин поя нарасида буданд. Вале дар ҳар сурат, бартарии онҳо дар ҳамин буд, ки онҳо Аҳмади Донишро фаҳмида буданд.

Афкору андеша ва ақидаҳои Аҳмади Дониш ба ҷараёни рушду инкишофи пешқадамони адабиёти он рӯзгор таъсири фаровони мусбат гузашт. Зумрае аз адабони пешқадами он замон дар таҳти нуғузи ҳамон ғояҳо буданд ва аз ин нигоҳ дар иртибот бо афкору ақоиди Аҳмади Дониш як навъ консепсияи алоҳидаро ҳимоя ва тарғиб менамуданд. Ин ҳавза ва ин доираи мунаvvарфикронро метавон мактаб ё равияни чории маорифпарварӣ қаламдод кард.

Дар афкори пешқадами сиёсию иҷтимоии нимаи дуюми асри XIX ҷараёни маорифпарварӣ барои бедории фикрии миллӣ, баҳри ҳудшиносии ҳалқу миллат ва истиқлолхоҳӣ замина гардид.

Афкор ва ақоиди маорифпарварӣ дар ин аср дар адабиёти бадей ба воситаи жанрҳои адабӣ баён мегардид. Муҳим он аст, ки як зумра адабони тараққиҳо пешқадам ба моҳияти осори маорифпарварии Аҳмади Дониш комилан сарфаҳм нарафтаанд. Аз ин ҷост, ки ин адабон дар осори ҳуд ақоиди Аҳмади Донишро инкишофт надодаанд. Ин адабон ба монанди Музтариб, Исомаҳдум, Ошиқ, Шаръӣ, Мирзо Абдулазими Сомӣ ва дигарон мебошанд, ки дар рушду инкишофт ва тарғиби афкори маорифпарварӣ ҷандон саҳм надоранд. Дақиқтараш, онҳо маорифпарварии танҳо асри ҳудро як андоза ҳис кардаанду бас.

Холон ки таъсири осори Аҳмади Дониш дар қаламрави Осиёи Миёна хеле хуб паҳн гардида буд. Нуғузи ақоиди ў на танҳо ба ҳаммиллатони ў, балки ба ҳалқҳои дигари Осиёи Миёна низ бетаъсир намондааст. Аз ҷумла осори вай ба эҷодиёти муосирони дигари ў Муҳаммадҳоча Муқимӣ (1850-1903), Зокирҷон Фурқат (1858-1909), Ҳамза Ҳакимзода Ниёзӣ (1889- 1929) ва дигарон таъсири фаровон гузаштааст.

Ин адабон низ аз осори Аҳмади Дониш баҳра бардошта, дар эҷодиёти онҳо ҳимояи факирон, танқиди зулму золимӣ, беадолатӣ, мазаммати ҳудҳоҳию ҳудпарастӣ, бераҳмӣ, авомфиребӣ, тарғиби илму маориф, маърифату фарҳанг ва гайра хеле амику саҳех ба мушоҳида мерасад.

Умуман, осори Аҳмади Донишро эҷодкорон Возех, Шоҳин, Асирий, Савдо, Ҳайрат, Мирзо Сироҷ ва дигарон хеле ҳуб пазишуфта буданд, зоро онҳо низ андешаҳои танқидии ҳудро ғошофош баён кардаанд. Масалан, Мирзо Сироҷи Ҳаким дар асари ҳуд «Туҳафи

аҳли Бухоро» менависад: «Бубинед, ки илму сарват кори миллати Урупоро ба кучо расонида, беамалию танбалӣ кори мо, аҳолии Осиёи Миёнро ба чӣ пояи пасти кашонида. Зиндагии онон ба чӣ вусъат гузарон, мо мардум ба чӣ машақкату хорӣ? Қаҳвахонаҳои сарибозории онон аз иморати аъёни мо ҳазор дараҷа беҳтару поктар. Айвой бар мо, вой бар мо!» ва ғайра.

## АДАБИЁТИ ДАРБОРӢ ВА ХУСУСИЯТҲОИ ОН

Адабиёти дарборӣ аслан ҷараёни адабиест, ки одатан дар шакли маҳфилҳои адабӣ дар дарбори подшоҳон, ҳокимон ва амирон фароҳам омада, одатан аз сиёсати роиҷи давр ва идеологияи ҳукмрон пуштибонӣ менамуд. Аз асри XI сар карда ба ин адабиёту эҷодкоронаш маликушшуаро роҳбарӣ менамуд. Маликушшуароро бевосита ҳуди амир таъиин менамуд. Ин адабиёт дар аҳди маорифпарварӣ низ давом мекард. Аз навъҳои лирикӣ жанри асосии дарборӣ қасида буда, аз навъҳои қасидаи мадҳӣ бештар ба назар мерасад. Навъҳои дигари ҳурди лирикӣ: ғазал, қитъа, рубойӣ, дубайтӣ, тарҷеъот, мусаммат ва ғайра низ ҳаст, вале на мисли қасоиди мадҳӣ.

Аз осори мансур бештар сиёсатномаҳо, дастурулмулукҳо, дастурулфузалоҳо ва ғайра низ ҳарактерноканд.

Дар адабиёти дарборӣ тазкираву тазкиранигорӣ низ дар ин давра ҳеле пеш рафтааст.

Яке аз хусусиятҳои аввалиндарачаи адабиёти дарборӣ аз нигоҳи мазмуну муҳтаво он аст, ки мадҳу ситоиш мавзӯи асосӣ ва айёшию бодапарастӣ мавриди тасвири он мебошад. Ин ҳолат, албатта, сабқати адабиро пеш меорад ва ба ин восита ҳокимон рӯ ба шеъру адаб оварда, дар дарбори ҳуд беҳтарин суханварон, соҳибистеъдодҳоро ҷамъ меоваранд.

Албатта, дар асрҳои миёна ҷунин ҳам шудааст, ки адибон зимни довариҳои шоирона, дар фахрияҳо ҳусни ашъори ҳудро баён намуда, нуқсони шуарои дарбориро низ нишон додаанд. Агар бодиққаттар мушоҳида карда шавад, дар ашъори шоирони дарбор бештар тамаллук ба назар мерасад. Аз ин чост, ки бисёр шоирон: Низомӣ, Саноӣ, Аттор, Мавлавӣ Ҷалолуддини Балҳӣ, Саъдӣ, Ҳофиз, Камол, Ҷомӣ, Бедил ва дигарон дар ашъори ҳуд шоирони тамаллуккорро танқиду мазаммат намудаанд. Вале дар ҳар сурат адабиёти дарборӣ низ сар то сар бехудаву ёва нест.

Ин адабиёт низ дар заминаи суннат рӯйида, дар ҳамин замина рушду таҳаввул менамояд. Адабиёти дарбориро бо адабиёти берун аз дарбор набояд муқобил гузашт. Шоироне ҳам буданд, ки дар дарборҳо зиндагӣ ва эҷод кардаанд, вале дар ашъори онҳо оҳангҳои хеле қавии халқӣ дучор мешавад. Аз ҳама мухим он аст, ки саҳми он адібон дар ғанӣ гардондани маърифати адабии дарбору дарбориён хеле бузург мебошад.

Саҳми дарборҳо дар рушду таҳаввули илми адабиётшиносӣ низ назаррас аст. Аз ин рӯ, дар миёни қувваҳои адабии дарбор, шоирону нависандагони ин ҳавзаи сиёсии адабӣ тазкиранависон ҳам зуҳур кардаанд, ки онҳо ду хидмати таърихӣ ба ҷо овардаанд: яке зикри шумораи шоирон, ному насаби онҳо, мақому мартабаи онҳо, шахсияту муносибати онҳоро баён кардаанд. Дигаре намунаҳои эҷодиёти эшон, пояи шоирии онон, ҳунари суханварии онҳо ва ҳусусиятҳои ҷудогона ва ё фардии эҷодиёти шуарои дарборӣ ва ғайраро таъқид намудаанд. Ин ду ҷанба арзиши илмӣ-адабии осори тазкиравии олимони адабиётшиноси дарборҳо мебошанд.

Дар нимаи дуюми асри XIX ҷандин тан тазкиранавис умр ба сар бурдаанд ва асарҳои эшон то қунун маҳфуз мондааст, ки зикри баъзе аз онҳо барои донистани адабиёти ин давра хеле мухим мебошад.

Яке аз ҷунин асарҳо ё ҳуд тазкираҳо ба қалами Қорӣ Раҳматуллоҳи Возех тааллук дошта, «Тухфат-ул-аҳбоб фӣ тазкират- ил-асҳоб» ном дорад. Маълум аст, ки муаллифи ин асар шоир, маорифпарвар, олим, нависанда ва мутафаккир мебошад. Ин тазкира соли 1871 таълиф гардидааст. Асар аз он ҷиҳат низ мухим аст, ки дар бораи 130 нафар адаби Осиёи Миёнаи асри XIX маълумот медиҳад. Аз осори ин адібон намунаҳо зикр намуда, ҳусусияти ашъори онҳо, ҳусну қубҳи эҷодии онҳо ва ғайраро қайд менамояд. Ин тазкира соли 1914 аз ҷониби Мирзо Салимӣ ном донишманд бо такмилу иловаҳо ба табъ расидааст. Дақиқтараш М.Салимӣ тазкираи мазкурро ба табъ расонида, ба он 80 нафар шоири дигари оҳири асри XIX ва ибтидои садаи XX-ро илова менамояд. Аз ин ҷо, ки тазкираи Возех аз нигоҳи зикри шумораи қувваҳои адабӣ ва аз лиҳози овардани намунаҳои ашъори онҳо, аҳаммияти илмӣ-адабӣ дорад. Он барои омӯҳтани адабиёти давр ва умуман баҳри тадқики таърихи адабиёти тоҷик хидмат менамояд.

Инчунин, дар ин давра тазкиранависони дигар зиндагӣ ва эҷод кардаанд, ки тазкираҳои онҳо низ ҳар қадом дорои аҳаммияти илмӣ - адабӣ мебошанд.

Тазкиранигороди дигари давра, ки дар инкишофи илми адабиётшиноси саҳми сазовор гузаштаанд ва тазкираҳои онҳо, ки суннати мазкурро дар ин давра рушд баҳшидаанд, инҳоянд.

Яке аз тазкиранависон, ки худ шоир низ ҳаст, эҷодкори дарборӣ Афзал Маҳдуми Пирмастӣ мебошад, ки ў соли 1900 ба хидмати дарбор доҳил шудааст. Ў дар солҳои ҳукмфармоии амир Абдулаҳад (1885-1910) бо супориши ин ҳоким ба навиштани тазкирии худ оғоз кардааст. Тазкирии Пирмастӣ «Афзал-ут-тазкор фӣ зикр - иш-шуаро ва-л-ашъор» ном дорад.

Дигар аз тазкиранависони ин давра Абдуллоҳҳоҷаи Абдӣ аст, ки ў соли 1904 асари худ - «Тазкират-уш-шуаро» ва ё «Тазкирии Абдӣ», ё ин ки «Тазкират-уш-шуарои мутаҳхирини Бухоро»-ро (номҳои як тазкири) таълиф менамояд. Ин тазкирии аз 28 боб (мақсад) иборат буда, дар бораи 118 нафар адиб ва намунаҳои асори онҳо маълумот медиҳад.

Ҳамчунин яке аз тазкиранависони маъруфи замон Мирсиддики Ҳашмат мебошад, ки ў ду тазкири таълиф намудааст.

Тазкирии аввали Ҳашмат, ки солҳои 90-уми асри XIX таълиф шудааст, «Тазкират-уш-шуаро» ном дошта, аз ду қисм иборат мебошад. Қисми аввали он дар бораи 85 нафар адиб ва қисми дуюми он доир ба рӯзгору осори 88 тан шоир маълумот медиҳанд.

Дигар аз тазкиранависони маъруфи давраи мазкур Мулломуҳаммад Ҳочӣ Нематуллоҳ ибни Қозӣ Шарафуддин аст, ки ў бо таҳаллусҳои «Нозуқ» ва «Муҳтарам» шеър мегуфтааст. Муҳтарам соли 1910 асари худ - «Тазкират-уш-шуаро»-ро таълиф менамояд. Ин тазкирии дорои арзиши баланди илмӣ-адабӣ буда, дар бораи рӯзгору осори 175 тан адиб маълумот медиҳад.

Арзиши тазкираҳои дар боло номбаршуда, пеш аз ҳама, аз он иборат аст, ки агар дар давраҳои пешин дар асрे як тазкири ё худ дар ду-се аср як тазкири бошад, дар ин давраси суннати адабии мазкур хеле инкишофт ёфтааст. Аз тарафи дигар, аҳбори як ё ду тазкири баъзан такрор, гоҳе якранг мебошад. Вале чун тазкиранигороди зиёд шаванд, тазкираҳо низ бештар бошанд, арзиши илмӣ-адабии онҳо афзуда, маълумоти онҳо қобили муқоиса мебошад.

Дар ин аср шоирону нависандагони зиёде зиндагӣ ва эҷод кардаанд, ки онҳо, аз як тараф, анъанаҳои адабиро эҳё намуда, ба он умри бардавом бахшидаанд. Аз тарафи дигар, онҳо бо эҷодиёти манзуру мансури худ рӯхия, ахлоқ, урфу одат, зиндагии ҳамарӯза ва тафаккури бадей-эҷодии ҳалқи тоҷикро дар нимаи дуюми асри XIX ифода кардаанд. Аз сабаби он ки тазкираҳо ва тазкиранигорон зиёданд, адабиёти давраи мазкур хеле хуб қазоват ҳам шудааст.

Баъзе адабони ин давра дар таърихи адабиёт ба достонҳои ишқӣ-романтикийи наздик ба ҳазорсола муҳри ҷамъбастӣ гузоштаанд.

Дар адабиёти давраи мазкур бузургтарин падидай сиёсӣ-таъриҳӣ, мафкуравӣ-ичтимоӣ ҷунбиши фикрии маорифпарварӣ аст. Ин ҷараёни мафкуравӣ, ки тавассути мактаби адабии Аҳмади Дониш заминагузорӣ шуд, дар таърихи ҳалқи тоҷик нақши бузурги созандагӣ дорад. Аз ин нигоҳ, ин яке аз хидматҳои бузурги таърихии адабиёти бадеии тоҷик ба шумор меравад, зеро ин ҷараён ҳамчун зуҳуроти таъриҳӣ тавассути адабиёти бадей қашғ шудааст. Муҳим он аст, ки на танҳо тафаккури мусосирон, балки фикри мутаҳхириро низ тағиیر дод. Арзиши мероси адабии Аҳмади Дониш, пеш аз ҳама, дар қашғи ҳамин падидай аср мебошад. Ин ҷараёни сиёсӣ-таъриҳӣ на танҳо ба ҳудшиносии ҳалқи тоҷик ва ҷараёни ташаккулӯбии он замина гардид, балки дар ҳамин поя ба ҳудшиносии ҳалқҳои дигари Осиёи Миёна низ мусоидат намуд.

Дар тарғиби он нақши пайравони Аҳмади Дониш, адабони маъруфу соҳибистеъдод Шамсуддини Шоҳин, Раҳматуллоҳи Возех, Абдулқодирҳоҷаи Савдо, Мухаммадсiddики Ҳайрат ва дигарон хеле бузург аст. Онҳо дар дарки падидай мазкур то ба сатҳи Аҳмади Дониш нарасида бошанд ҳам, дар тарғибу ташвиқи андешаҳои ӯ саҳми бунёдӣ гузоштаанд.

## САВОЛ ВА СУПОРИШҲО

1. *Дар нимаи дуюми асри XIX дар Осиёи Миёна чӣ тағиироти сиёсӣ рӯй дод?*
2. *Ба Русия ҳамроҳ карданни Осиёи Миёна барои мардумони қаламрави мазкур чӣ дод?*
3. *Доир ба вазъияти илму фарҳанг дар ин давра чӣ медонед?*
4. *Омилҳои пайдоиии ҷараёни маорифпарвариро шарҳ дигед.*

5. Вазъияти адабиёти точук дар нимаи дуюми аспи *XIX*-ро нақл кунед.
6. Кадом омилҳои инкишифи таҳаввули адабиёти ин давраро медонед?
7. Марказҳои адабии адабиёти давраи мазкур кадомҳоянд?
8. Ҷараёни маорифпарварӣ ва хусусиятҳои онро номбар кунед.
9. Аҳмади Донии дар инкишифи илму фарҳанги ин давра чӣ гуна мақом дошт?
10. Доир ба адабиёти дарборӣ ва хусусиятҳои он маълумот дигҳед.
11. Кадом тазкираҳои дар ин аҳд таълифишударо медонед?
12. Доир ба тазкираи «Түхфат-ул-аҳбоб фӣ тазкират-ил-асҳоб»-и Возеҳ маълумот дигҳед.
13. Арзииши илмӣ-адабии тазкираҳои ин давра аз чӣ иборат аст?
14. Кадом адабони пайрави Аҳмади Дониишро медонед?

## САВОЛНОМАИ ТЕСТИ

1. «Парешон» асари кист?

A.	Ҳилолӣ	C.	Мирзо Содик
B.	Сайдо	D.	Хозиқ
E.	Қоонӣ		

2. Русия кадом сол Тошкандро шигол кард?

A.	соли 1834	C.	соли 1854
B.	соли 1844	D.	соли 1860
E.	соли 1865		

3. «Афзал-ут-тазкор фӣ зикр-уши-шуаро ва-л-аиъор» чӣ гуна асар аст?

A.	асари ёддоштӣ	C.	асари ҷугрофӣ
B.	асари бадеӣ	D.	асари таъриҳӣ
E.	тазкира		

4. «Афзал-ут-тазкор фӣ зикр-уши-шуаро ва-л-аиъор» тазкираи кист?

A.	Авғӣ	C.	Ҷомӣ
B.	Давлатшоҳ	D.	Малеҳо
E.	Афзал Махдум		



## АҲМАДИ ДОНИШ

*Хунар кадом, ки бо ман нагашит  
рӯй ба рӯй.  
Кадом илм, ки бо ман накард  
истиқбол?*

Нависандай забардаст, шоир ва мутафаккир Аҳмад Маҳдуми Дониш, ки бо лақаби «Калла» ҳам шуҳрат дорад, соли 1826 дар Бухоро таваллуд шудааст. Падари Аҳмад Мулло Мирносир ном дошта, аслан аз тумани Шоғирком буда, баъдҳо барои таҳсил ба Бухоро омада, муқимӣ шудааст.

Падару модари Аҳмади Дониш аз аҳли фазл буданд. Аз ин рӯй, ўsavоди ибтидоиро пешӣ модари бузургвораш баровардааст. Баъдтар Мулло Мирносир писарашро дар овони 12-солагӣ ба мактаби коригӣ месупорад.

Соли 1842 Мулло Мирносир писарашро аз он мактаб гирифта, ба мадраса медиҳад. Аҳмади Дониш дар баробари таҳсили мадраса, инчунин нозукиҳои ҳунари хаттотию лавҳакории китобҳоро хеле хуб ёд мегирад. Ў барои таъмини зиндагӣ ва ёрӣ ба хонаводаашон девонҳои шоиронро бо хатти зебои худ хаттотӣ ва бо ҳунари волои хеш лавҳакорӣ менамуд. Аз ин рӯй, ў дар ин ҳунарҳо низ ба зудӣ дар Бухорои онрӯза шуҳрат пайдо мекунад.

Аҳмади Дониш ҳамаи илмҳои маъмулии замонааш, аз қабилии забони арабӣ, мантиқ, нучум, ҳайат, табииёт, риёзиёт, фалсафаи калом, тиб, таърих, адабиёт ва шеършиносиро хеле хуб аз худ менамояд.

Баъдҳо яке аз олимони шарифи дарбор, ки сармуҳандиси дарбор будаву ба Дониш ҳаққи устодӣ доштааст, ба вай некӣ намуда, ўро ба дарбор даъват мекунад. Аҳмади Дониш ба пешаи хаттотӣ ва асосан маслиҳатгари амир оид ба илми нучум дар дарбор ба фаъолият мепардозад. Пас аз вафоти устодаш Амир Насруллоҳ соли 1855 Аҳмади Донишро сарвари мактаби муҳандисону меъморони дарбор ба чойи устодаш таъйин мекунад.

Ӱ боз ҳам ба амир наздиктар мешавад ва нуфузаш ниҳоят беш мегардад. Ин аст, ки дар ҳаллу фасли бисёр масъалаҳои сиёсӣ, иҷтимоӣ ва илмию маданий мамлакат амир аз Аҳмади Дониш маслиҳат мепурсад. Яъне, Аҳмад ҳамчун яке аз тавонотарин олимон пазируфта мешавад. Бино бар ҳамин ҳам Аҳмад таҳаллуси худро «Дониш» интихоб кардааст. Ҳусусан, амир дар илми нучум ягонаи замон будани Аҳмади Донишро ҳис намуда, дар ин ҷода низ танҳо бо маслиҳати ӯ амал мекунад.

Соли 1857 сафорати амир азми Петербург карда буд. Ин сафорат бо сардории элҷӣ Муллоҷони Мироҳур бояд ба вуқӯъ мепайваст. Ҳадафи сафорат таъзия бар вафоти подшоҳи рус - Николай I ва табрики ба таҳт нишастани Александри I буд. Сафари мазкури сафорат ба шаҳри Петербург се моҳ давом карда, ҳайати сафорат бояд дар ин муддат ба як қатор корхонаҳои саноатӣ, ёдгорҳои маданиву таъриҳӣ, китобхонаву осорхонаҳо ва марказҳову доираҳои илмию фаннии пойтаҳти Русия ошно мешуданд. Чунин ҳам шуд. Аҳмади Дониш ва дигар бузургони қаламрави Бухоро таҳмин мекарданд, ки шояд шаҳре, ки дар зебоӣ ба шаҳрҳои Осиёи Миёна рақобат мекарда бошад, вуҷуд надорад.

Аҳмади Дониш акнун фаҳмид, ки гумони ӯ ва ҳамакидаҳояш ботил будааст. Соҳтори давлатӣ ва усули мамлакатдорӣ, донишу ҷаҳонбинии амиру аморат ва гайра то чӣ андоза пучу бемаънӣ ва ноуҳдабароёна буда, фарсаҳҳо аз пешравии давлатҳои гарбӣ, баҳусус, Русия қафо мондаанд. Аҳмади Дониш қарор дод, ки мушоҳидаҳояшро ба амир ҳоҳад гуфт ва амир ҳоҳишҳои Донишро амалий ҳоҳад намуд. Албатта, маълум нест, ки амир маслиҳату машваратҳои Донишро то қадом андоза пазируфта буд. Вале ин ҷиҳат маълум аст, ки амир Насруллоҳ соли 1860 вафот кард ва амир Музаффар ба таҳт нишаст. Ин амир бештар ба хушомадгӯён таваҷҷӯҳ дошта, ба олимон чандон эътибор намедод.

Соли 1866 қӯшунҳои рус ба Тошканд ҳуҷум мекунанд. Амир ба муқобили онҳо мехезад. Аҳмади Дониш ин амали амирро носавоб дониста бошад ҳам, амир ӯро гӯш намекунад. Дар натиҷа Бухоро аз Русия саҳт шикаст хӯрда, ҳам товони ҷанг ва ҳам як қатор заминҳояшро аз даст медиҳад.

Соли 1869 амир Музаффар барои изҳори дӯстӣ ва мустаҳкам гардонидани иртиботи ду кишвар сафорати навбатӣ омода месозад. Аҳмади Донишро котиби сафорати мазкур таъянин

мекунанд. Ў дар ин сафар Русия ва мамолики Аврупоро боз ҳам амиқтар меомӯзад. Бори дигар яқин соҳт, ки амиру аморат хеле аз давлатдорӣ дуранд. Ў дар ин бора менависад: «Салотини Бухоро дар боби суфаро (элчиҳо) одамони камтаомул ва бедонишро ихтиёр кунанд, ба гумони он ки асрори давлати мо фош нагардад... Ва ҳол он ки ихтиёри ин маслак айни безебӣ ва беназмии давлат бошад».

Баъди бозгашт амир Музаффар ба Аҳмади Дониш рутбаи илмию ифтихории «Ўрок»-ро медиҳад, зеро Дониш обрӯйи Бухороро ҳимоя намуда, бисёр масъалаҳоро бар нағъи Бухоро ҳал карда буд. Аз ин рӯ, амир ўро ба яке аз мансабҳои баланди давлатӣ таъйин карданӣ мешавад. Аҳмади Дониш ба зудӣ розӣ нашуда, то андозае корро ба таъхир меандозад, зеро каме пештар ин қасидаро дар васфи амир Музаффар суруда буд, ки чое дар он қасида овардааст:

*Шунидаам зи ҳакиме, ки подиоҳонро  
Ба ҷанҷ таифа бояд қушиод роҳи висол:  
Наҳуст олими доно ба илми дин, зи усул  
Фурӯҳро бишиносад ба ҷумлаи аҳвол.  
Дигар табиби масеҳодаме, ки ғоҳи қасал  
Бараад зи тинати гул сардии насиими шамол.  
Дигар дабири ҳумоюнхате, ки ғоҳи рақам  
Ниҳад зи ҳушиқадамӣ бар руҳи Үторид ҳол.  
Дигар суханвари шоир, адаби болигфар,  
Ки васфи шоҳ қунад дар ҷамеи ҳолу муҳол.  
Дигар мусаввiri Беҳзоддосту Моникилк,  
Ки нақшаи фалаку арзро қашад тимсол.  
Вуҷуду ҳар як аз ин қавм зеби мамлакат аст,  
Ҳузури ҳар як аз ин фирқа мулкорст ҷамол...*

Охирҳои соли 1873 ҳайати дигари сафорат ба Петербург фиристода мешавад, ки Дониш дар ин сафар се моҳ дар он ҷо мемонад ва марта соли 1874 ба Бухоро бармагардад. Александри II дар ин сафар ба Аҳмади Дониш таваҷҷуҳи бештар зоҳир менамояд. Дар ин сафар Дониш андешаҳои худро ба таври ҷудгона дар «Рисола дар назми тамаддун ва таовун» доҳил намудааст. Ў баъдтар ин рисолаи худро ба таркиби «Наводир-ул-вақоєъ» ҷойгир кардааст. Таклифҳои Дониш ба амир писанд наафтод ва аз ин рӯ, амир ўро аз Бухоро дур кард. Баъдтар амир Аҳмади Донишро ба Фузор ва пас аз ҷанде ба Наҳрпай мефиристад.

Соли 1885 дар Бухоро тағијирот ба вучуд меояд. Дар ин сол амир Музаффар вафот мекунад ва ба тахт писари ў Амир Абдулаҳад соҳиб мешавад. Ин амир худро илмдӯст нишон дода, Аҳмади Донишро аз Наҳрпай ба Бухоро даъват мекунад.

Дониш ба Бухоро омада, танҳо ба фаъолияти илмӣ-эҷодӣ мепардозад. Ў тули солҳои дароз дар дарбор кӣ будани амирони мангитиро донист ва омӯхт, ки аз онҳо умеди некӣ нест. Се сафари Аҳмади Дониш ба Русия ўро ба кишвари пешрафтаи аврупой, усули мамлакатдорӣ, низоми сиёсӣ, иқтисодӣ, фарҳангӣ ва гайра шинос намуд. Пеш аз ҳама, ў фарҳанги миллиӣ, илм ва таърихи миллиро хеле хуб медонист. Аз ин рӯ, дар назария қиёс намуд, ки ҳукуматдорони Бухорой аз ин падидаҳо умуман ҳабар надоранд ва онҳо танҳо бо роҳи зӯрӣ, қатл, зиндан мардумро дар чаҳорҷӯби сиёsat нигоҳ медоранду ҳукумат мекунанд. Аҳмади Дониш тавассути Русия то андозае ба Аврупои Фарбӣ низ шиносой пайдо намуд, зеро ў бо шахсиятҳои ҷудогона ошно гардида, як андоза онҳоро омӯхт.

Масалан, Аҳмади Дониш соли 1869 дар шаҳри Тошканд бо П.И.Пошино ном тараққиҳои рус шинос шуда, бисёр масъалаҳои иҷтимоиро бо ў машварат мекунад. Ё худ дар сафари аввалиш бо яке аз шарқшиносони рус В.Григорев дар Оренбург чандин мулоқот барпо намуда буд. Аҳмади Дониш бо намояндагони артиши Русия низ шинос гардида, бо онҳо ҳам сӯхбат дошт. Аз он ҷумла, бо полковники рус Колзаков (дар сафари сеюм) ва дар бозгашти ҳамин сафар аз Тошканд то Шаҳрисабз бо капитан Стремоухов шинос гардида, бо онҳо дар мавзӯъҳои гуногун сӯхбатҳо меорояд.

Баъди сафарҳо Аҳмади Дониш мулоҳиза ва андешаҳои худро оид ба усули кишвардорӣ дар шакли китоб ба амир пешниҳод менамояд. Дар муқаддимаи он менависад, ки агар амир таклифҳои ўро қабул накунад, ў ба дарбор барои фаъолият дар ҳеч мансаби давлатӣ наҳоҳад омад, зеро амир боисрору пайваста аз Аҳмади Дониш талаб мекард, ки ин ё он мансаби давлатиро қабул кунад. Таклифҳои Аҳмади Дониш ва кӯшодагӯйҳои ў амирро акнун ҳашмгин соҳт. Амир дид, ки таклифҳои Аҳмади Дониш мавқеи ҳокимро суст мекунанд. Ў дигар Донишро на танҳо таклиф накард, балки меҳост ўро аз худ дур нигоҳ дорад. Ў боре ба наздикини худ гуфта будааст, ки: «Ман фалониро бо суфарои (элчиёни) давлат ба ҷониби Русия ҳамроҳ кардам, дар охир ба ман насиҳатгар шуд. Ман

баъд аз ин ўро намефиристам». Аҳмади Дониш пас аз фаҳмидани чунин ҷавобҳои ноандешидаи амир ба наздикини худ гуфтааст, ки:

«*Ман ҳам ба навқарии ин қаллаҳарон толиб нестам*».

Аҳмади Дониш соли 1889 аз мадрасаи Мири Араб як ҳуҷра мегирад ва танҳо ба корҳои илмӣ-эҷодӣ машгул мешавад, яъне он корҳоеро, ки то ин муддат ба итном нарасонида буд, хотима мебахшад.

Поёни умри ин мутафаккир низ дар Бухоро гузаштааст. Ў дар байни моҳҳои март-апрели соли 1897 дар шаҳри Бухоро вафот кардааст.

## МЕРОСИ АДАБӢ ВА ИЛМИИ АҲМАДИ ДОНИШ

Аҳмад Махдуми Дониш нависанда, шоир, мутафаккир, файласуф ва ҷомеашиноси бузурги тоҷик аст, ки тӯли 71 соли умри хеш аз ў осори гаронарзиши адабӣ-бадеӣ ва илмӣ боқӣ мондааст. Осори Дониш гуногунмавзӯъ, серсоҳа ва серпаҳлу буда, доир ба муҳтавои осор ва арзиши он худи адиб ҷунин ишора дорад:

*Хунар қадом, ки бо ман нагашт рӯй ба рӯй,*

## АСАРҲОИ ИЛМИИ АҲМАДИ ДОНИШ

1. «Манозир-ул-кавокиб» («Манзараи ситораҳо»). Асари мазкур доир ба илми нучум-ситорашиносӣ буда, оид ба мавқеъ, мақому ҳолоти ситораҳо, ҷойгиршавии онҳо ва зуҳури бисёр ҳаводису воқеоти марбути ситораҳо ва гайра баҳс мекунад. Муаллиф ин асари худро ба яке аз дӯстонаш баҳшидааст. Санаи таълифи китоб соли 1865 мебошад.
2. «Рисола фӣ аъмол ил-кура» («Рисола доир ба амалиёт бо кура»). Аҳмади Дониш дар ин рисола оид ба қашфиёти илмии асри худ, доир ба қайҳон маълумоти нодири илмӣ медиҳад. Ҳусусан, баъди мулоқоти ў бо капитани рус Стремоухов, ки капитан ба Дониш ду глобус: ҳам глобуси Замин ва ҳам глобуси саморо тухфа менамояд. Аз ин рӯ, Дониш баъзе ахбори тоза оид ба ҷанбаҳои ҷуғрофӣ ва астрономӣ медиҳад.
3. «Таъодули ҳамсаи мутаҳаййира» («Ҳаракати панҷ ситора»). Ҳадафи Аҳмади Дониш ҷойгиршавӣ ва ҳаракати Уторид, Зуҳра, Мирриҳ, Муштарӣ ва Зуҳал буда, рисолаи мазкур низ ба илми нучум баҳшида шудааст. Яъне, ҳар яке аз ин цирмҳои

самовӣ бо хосиятҳои чудогонаи худ шарҳ дода мешавад. Аҳмади Дониш ин асарашро соли 1883 дар шаҳри Фузор таълиф намудааст.

4. «Меъёр-ут-тадайюн» («Ҳадди диёнат»). Аҳмади Дониш ба масъалаҳои муҳимми сиёсӣ, иҷтимоӣ, ахлоқӣ, тарбиявӣ ва ҷамъиятиу ҳукуқӣ аз нигоҳи илми шариат низоми муайян таъйин менамояд. Ҳадафи муаллиф амиру аморат ва соҳтори роҳбарии ҷомеаро, ки аҳли диёнат мебошанд, ба адлу адолат ва инсоғ дâъват кардан буд. Дониш ин асарро соли 1894 таълиф намудааст.
5. Дар мероси илмии Аҳмади Дониш боз як асари таърихии ўро низ метавон номбар кард, ки мутахассисон онро «Рисола ё муҳтасаре аз таърихи салтанати ҳонадони Мангития» ном ниҳодаанд. Дар ин асар сари қудрат омадани амирони Мангития аз Дониёл то Абдулаҳад маълумот дода мешавад. Асар оид ба шаҳсияти амирон, усули қишвардории онҳо, муносибатҳои доҳилӣ – дарборӣ ва ҳориҷии онҳо, хусусан бо Русия, ҳолати раъият ва гайра хеле маълумоти пуарзишу судманд медиҳад, ки дар ин бора баъдтар маълумот ҳоҳем дод.

Мероси адабии Аҳмади Дониш асосан аз анвои гуногуни манзум ва мансур иборат мебошад. Осори манзуми ў жанрҳои ҳурдилирикӣ: ғазал, қасида, рубой, қитъа ва гайраро дар бар мегирад. Осори манзуми Дониш дар шакли ибтидо дар пароканда дастрас шуда буд. Ў осори манзуми ҳудро дар шакли девон тадвин намуда будааст, ки ҳоло дастрас аст.

Мавзӯъҳо ва мундариҷаи гоявии ашъори Аҳмади Дониш гуногун буда, дар онҳо ҷаҳони инсонҳои соҳибкасбу соҳибмâрифат, ҳунарварону санъаткорони ҳориҷӣ, дӯстии рафоқат, ҳислатҳои неки одамӣ, тарғиби маданияти пешқадам, ҷаҳони инсон, неки ҷаҳони ҳарон, адлу адолатҳоҳӣ, ҷаҳони фарҳангу ҳунар ва гайра мебошад. Масалан, дар ин қитъа шоир зоҳирпастии инсон, ба шакл таваҷҷӯҳ намудани қасон, шитобу бесабриро танқид мекунад. Баръакс сабру таҳаммул, ботинбинӣ, рӯ овардан ба сират-маънавиёти инсон, подоши ҳаётро ҷонибдорӣ мекунад. Ў таъкид мекунад, ки инсон пок ба дунё меояд, набояд нопок равад, балки пок бояд зиндагӣ қунад ва пок биравад.

Ў мегӯяд:

*Ба шакли ҳайати инсон зи раҳ марав зинҳор,  
Тавон ба сабру таҳаммул шинохт ҷавҳари мард.*

*Агар на пок бувад, аз бало нахочад част,  
В-агар дар асл бувад пок, сабр хоҳад кард.*

Албатта, мавзӯи ишқ ва исёнҳои қалбии инсонӣ, эҳсосоти нозуки одамӣ ва васфи маҳбубаву назокати гуфтори ошиқ яке аз мавзӯъҳои ҷовидона дар таърихи адабиёт мебошад. Ин яке аз мавзӯъҳои асосии лирикаи Аҳмади Дониш низ ҳаст.

Чунончи, дар ин ғазал мегӯяд:

*Абрӯйи чун ҳилоли ту ҷонро шикор кард,  
Мисғони обдори ту дил беқарор кард.  
Дасти булӯранги ту қадри гӯҳар шикаст,  
Лабҳои чун ақиқи ту ёқут хор кард.  
Аз ҷоки тираҳан чу намуд он тани ҳарир,  
Оlam пур аз таровати бӯйи баҳор кард.  
Калпӯши зар, ки маст ба торак ниҳодааст,  
Бо қомати чу дурру гӯҳар интишор кард.  
Ту осмону ман чу замин, чун кунам, валек  
Лутфи дигар ба бӯсаам уммединор кард.*

Ғазали мазкур хеле ҳуб аст, вале дар ҳар сурат ҳунармандона нест, зоро Аҳмади Дониш нависандай забардаст, мутафаккир, файласуфу ҷомеашинос аст. Ашъори ў, пеш аз ҳама, бо сабабе, баҳонае ва ё дар мавриди зарурӣ эҷод шудааст.

## **СОХТ ВА МУНДАРИЧАИ «НАВОДИР-УЛ-ВАҶОЕЙ»**

«Наводир-ул-важеъ» дар мероси адабии Аҳмади Дониш мавқеи марказӣ дорад. Инасарзахмати 15-солава маводдиякумраи гирдовардаи муаллиф аст. Нависандай ба таълифи асар соли 1870 оғоз намуда, онро соли 1885 ба итном расонидааст. Таълифи ин асар муаллифи онро миёни аҳли ҷомеаи онрӯзai Бухоро ҳамчун адиби тавоно ба мутафаккири забардаст шиносонид. Аҳмади Дониш дар ин асар бисёр масъалаҳои муҳимми фалсафию иҷтимоиро, ки мавриди қазовати файласуфон ва мутафаккирони гузашта буд, аз дидгоҳи нав ва дар аҳди барҳӯрдҳо бо тамаддуни аврупоӣ ба таҳлилу тасвир гирифтааст. Аз ин рӯ, «Наводир-ул-важеъ» барои бедории фикрӣ, барои ҷониши мафкуравии миллат ва умуман мусоирони Аҳмади Дониш, пайравони ў ва зиёйёни пешқадами охири асри XIX ва ибтидои садаи XX таъсири амиқу дақиқ гузаштааст, зоро солҳои таҳсил дар мадраса, робита

бо дарбору дарбориён, махсусан сафарҳои ў ба Русия, муносибат бо олимон, ҳарбиён, сиёсатмадорони Аврупо ҷаҳонбинӣ ва тафаккури ўро нисбат ба сиёсат ва иқтисодиёти аморати Бухоро тағиیر дода буд.

**Соҳтори асар.** «Наводир-ул-вақоэъ» аз нигоҳи соҳту таркиб бисёр ҷолиб аст. Асар ҳатти яклухти дорои сужети муайян нест ва қисматҳои сужетро ҳам дар бар намегирад. Он дар маҷмӯй аз бисту се боб иборат мебошад, вале боби 15-уми он фарқ дорад, зеро ин боб «Рисола дар назми тамаддун ва таовун» ном дошта, дорои муқаддима ва се боби чудогона мебошад, ки баъдтар онро шарҳ хоҳем дод. Бобҳои «Наводир-ул-вақоэъ» гуногунмавзӯй буда, ҷаҳордаҳ боби асар таҳлилу тадқики муаллиф аст, ки дар боби понздаҳ ҷамъбасти он ба сифати як навъ рисолаи чудогона оварда шудааст.

Умуман, ҳамаи бобҳои асар аз нигоҳи гояву мазмун ва мақсади муаллиф ба ҳам як навъ пайванди мантиқӣ дошта, яке дигарро тақвият медиҳад, комил мекунад. Мушоҳидакор ё таҳлилгар, ки баёни бобу нақли ҳикоёт низ ба ў тааллук дорад, шаҳсияти олиму доно, мутафаккир ва ҷомеашиноси бузургест, ки Шарқро бо тамоми ҷузъиёт ва Ғарбро ҳам хуб медононад. Аҳмади Дониш ҳамчун ҷомеашинос ҷамъиятро бе сардор имконнопазир медонад. Аз ин рӯ, дар «Наводир-ул-вақоэъ» оид ба тарбияи авлоди инсон, муносибати ниҳоят ҷиддӣ ва эҳтиёткорона нисбат ба фарзандон ва тарбияи мунтазами онҳо, ҳусусан оид ба ахлоқ ва муомилаи табақаҳои ҷамъиятӣ, ахлоқи табақаҳои ҳуқмрон, риояи адолат ва маҳкум намудани беадолатӣ, нақши амир, қозиу муфтӣ, вазиру қушбегӣ ва гайра дар бобҳои чудогонаи асар андешаҳои шаҳсии худро баён намудааст.

Аҳмади Дониш маориф, таҳсил ва таълиму тарбияро асоси ҷомеа медонад. Вай барномаи таҳсил, сабку усули таълим, китобҳои дарсӣ, ҷараёни дарсҳо ва ғайраро дар таълимдиҳондаҳои Бухорои замони муаллиф яке аз масъалаҳои марказии асари худ медонад.

Масъалаҳои мазкур дар бобҳои «Дар таҳқики ҳуқуқи абавайн (падару модар) ва ҳадду ҳуқуқи онҳо», «Дар таҳқики матои дунё ва ҳақиқати муомилоти он», «Дар васоёи фарзандон ва баёни ҳақиқати қасбу пешаҳо» ва гайра хеле бо далелу бурҳони қотеъ баён шудаанд.

**Мазмуну муҳтавои асар.** Мазмуни муҳтасари «Наводир-ул-вақоэъ» тақрибан чунин аст:

**Мұқаддима.** Дар ин чо муаллиф сабаби таълиф шудани асарро бо мазмуну мундарицаи он зикр мекунад.

**Боби якум.** «Дар таҳқиқи ҳуқуқи абавайн...». Оид ба тарбияи фарзандон ва шинохти падару модар аст.

**Боби дуюм.** «Дар таҳқиқи матои дунё ва ҳақиқати муомилоти он». Дар ин боб бештар кормандони корҳои давлатӣ ва фаъолияти онҳо ба таҳлил гирифта шудааст, ки бояд онҳо маънавияти гани дошта бошанд, то аз ҳарисӣ парҳез кунанд.

**Боби сеюм.** «Дар таҳқиқи таърихи олам ва тафтиши ҳудусу қидам». Аз увони боб пайдост, ки оид ба пайдоиши олам ва умуман фалсафаи оғариниш баҳс рафтааст.

**Боби чаҳорум.** «Дар иллати накбати уқало ва сабаби давлати суфахо». Дар ин боб оид ба сабабҳои бадбаҳтии оқилон ва хушбаҳтии бедонишон баҳс меравад. Аҳмади Дониш таъкид мекунад, ки инсон маҳз ба хотири манфиатҳои моддӣ талош наварзад, балки бештар ба маънавият таваҷҷӯҳ зохир намояд. Бояд инсон танҳо нафърасони чомеа бошад.

**Боби панҷум.** «Дар ҳикояти фаромӯшхона ва баёни қурби соат». Боби шашум. «Дар ҳикояти Ҳочӣ ва манофеи сафар ва хислати занон». Доир ба саргузашти марди бухорӣ, ки ба саёҳат баромада, хеле тӯлонӣ сафар кардааст, накл карда мешавад.

**Боби хафтум.** «Дар ҳикояти Абулқосимбӣ ва сафари Русия».

**Боби ҳаштум.** «Дар сафорати Абдулқодирбек ва аҷоиби ҷашни Русия».

**Боби нуҳум.** «Дар ҳикояти гирдоби Искандар ва ғанои марди аҷамӣ».

**Боби даҳум.** «Дар таҳқиқи ишқу муҳаббати ҳақиқӣ ва маҷозӣ ва одоби ишқбозӣ». Ин боб низ мисли дигар бобҳо бо усули суолу ҷавоб навишта шудааст.

**Боби ёздаҳум.** «Дар одоби никоҳ ва баёни хусусияти модаршӯ».

**Боби дувоздаҳум.** «Дар таҳқиқи қазову қадар» Дар ин баҳш муаллиф вучуди зиндагиро дорои чор руҳи: ҳӯрдан, пӯшидан, зану фарзанд кардан ва маскан соҳтан медонад.

**Боби сездаҳум.** «Дар васоёи фарзандон ва баёни ҳақиқати қасбҳову пешаҳо».

**Боби чордаҳум.** «Дар таҳқиқи рӯҳ ва нисбати тааллуқи он ба абдон».

**Боби понздаҳум.** «Рисола дар назми тамаддун ва таовун». Ин ягона боби «Наводир-ул-вақоэй» аст, ки комилан мустақил буда, аз муқаддима, се фасл ва хотима иборат мебошад.

Дар муқаддима сабабҳои пайдоиши одамӣ, хайри он ва ихтиёри ӯ дар чист... ва гайра баҳс рафтааст.

**Фасли аввал** – «Дар фазилати аморат ва раёсат ва муомилати салотин бо Ҳақ».

**Фасли дуюм** – «Дар сулуки умаро бо сипоҳ ва хадаму ҳашам».

**Фасли сеюм** – «Дар тарики раиятдорӣ ва фуқаропарварӣ ва расидан ба ғаври маҳомии зердастон».

**Хотима.** Дар таъйини мулук ба нудамо ва муқаррабон. Дар ин рисолаи хурд оварда мешавад, ки инсон шарифтарини маҳлукот аст. Ҳама чиз барои инсон оғарида шудааст. Зоти инсон аз ақли шарифа ва нафси касифа мураккаб аст.

Инсон бояд илму маърифат омӯзад ва аз рӯйи илму маърифат ва ақлу фаросат роҳи дурустро паймояд.

**Боби шонздаҳум.** «Дар таҳқиқи ҳайати арз ва такаввуни маодин ва мо юносаба золика». Дар ин боб Аҳмади Дониш оид ба ҷинсхои кӯҳӣ, конҳо, маъданҳои зеризаминӣ, заминчунбӣ, вулконҳо маълумот медиҳад.

**Боби ҳабдаҳум.** «Дар фараҷ баъд аз яъсу ҳамул».

**Боби ҳаждаҳум.** «Дар наводири ҳолоти ашхос, ки аз ҷангӣ сибоъ ҷастанд».

**Боби нуздаҳум.** «Дар таъбири рӯъёи ҳоила, ки далолат бар ҳудуси воқеа мекард». Муаллиф доир ба ҳобҳои дидай хеш ҳикоят мекунад. Ин ҳобҳо баъзе лаҳзаҳои шарҳиҳолии худи муаллиф низ ҳаст. Яъне бисёр лаҳзаҳои тарҷумаиҳолии Донишро низ равшан месозад.

**Боби бистум.** «Дар таҳрири маънои баъзе абёт, ки афозили аср истадъо намуда буданд». Дар ин боб Дониш баъзе байтҳои Бедилро шарҳу тавзех медиҳад.

**Боби бисту яқум.** «Ҳикояти бӯзинаи таббоҳ».

**Боби бисту дуюм.** «Дар маънии ҳадиси «Сақф-ул-ҷаннати аршу-р-Раҳмони ва баёни ҳашру нашр».

**Боби бисту сеюм.** «Дар ташхиси ахлоқи инсон». Муаллиф дар ин боб менависад, ки инсон дар ҳулқу атвор мисли тилло ва нуқра аст, зоро тилло ва нуқра то ин ки холис шаванд, аз ҷандин кӯраву бӯта мегузаранд. Инсон ҳам бояд аз ҷандин таҷрибаи рӯзгор гузарад, то ин ки хислатҳои разилаву бади ҳудро рафъ созад. Ӯ бештар аз сокинони ҷомеаи онрӯзai Бухоро намунаҳо меорад. Барои он ки инсони оқил ва инсони ҷоҳилро аз ҳам фарқ гузоред, бояд онҳоро санҷид.

Лаҳзаҳои тарҷумай ҳолии Дониш дар асар хеле зиёданд. Дар «Наводир-ул-вақоєъ» аз оғоз то анҷом монанди ҳикояти онро мушоҳида мекунем, зоро аксари бобҳои асар ба тариқи суолу ҷавоби муаллиф бо образи асосии боб, ки дӯстони муаллиф мебошанд, сомон ёфтаад. Чунончи, дар боби панҷум «Дар ҳикояти фаромӯшхона ва баёни қурби соат» омадааст:

«Навбате мухаррири сутурро бо ҷамъе аз дӯстон дар зиёфате иттифоки маҷлисе афтод. Мизбон ба тақрибе ҳикояте овард, аз он чи бар ӯ гузашта буд. Ва ман чун гӯшу ҷашм ба иборат кушода доштам, сурати он базмро дар силки тақрир қашидам.

Мизбон чун аз нақизу радди сухани ёрон оциз буд, дар аксари муқаддимот мухаррири сутурро ба шаҳодат мекашад, ки агар бовар надоред ва дар шак бошед, аз меҳмон пурсед, ки вай диддааст ва хуб шунида ва медонад ва дар аксари ин маорику маҷолис расида ва хуб медонад.

Ва ман низ дар он чи диде будам ва яқин дониста, гувоҳӣ медодам...».

Агар дар ин бобҳо ҷараёни воқеаҳо ба тариқи суолу ҷавоб сурат гирифта бошад, дар бъазе ҳикоёти дигар адаб комилан саргузашти худро баён месозад. Масалан, бобҳои ҳафтуму ҳаштумро метавон номбар кард. Ин бобҳо сафарҳои Аҳмади Донишро ба Русия дар бар мегирад. Чунончи: «Навбате, ки ба масҳуби Сайд Абдуфаҳтӯра ва рафоқати Абулқосимбӣ ба сафорати Рус иттифоки вуруд афтод, расм аст, ки дар он ҷо элчиёнро барои изҳори ҷоҳу дастгоҳи давлати хеш ва маҷолису маҳофили бузург ва тамошохонаҳо имороти олия ва ҳазоину дафои мегардонанд ва бад-он тафоҳуру мубоҳот мекунанд...

Ва билҷумла шабе мутарҷим аз қибали вазир омада, моро ба маҷлисе «сурония» ном тақлиф намуд. Бо ҷаҳор нафар дар он базм рафтем... Дар иморате рафоъ ва манеъи олии зарандуд даромадем, мабно бар ҳонаҳо ва ҳуҷароти бисёр ва дарҳои оинакорӣ ва аз ҳама дарҳо пардаҳои ҳарир фурӯҳишта, муштамил ба кату қаровати зарнигор ва оинаҳои сиتابри бузург баробари қади одамӣ ниҳода»... ва ғайра. Яъне, фаъол гардидани симои адаб дар ин боб, чунон ки маълум шуд, бештар ба назар мерасад, зоро мушоҳидагар ва нақлкунанда ҳуди ӯст. Аз тарафи дигар, боби мазкур ҳолӣ аз ҳама гуна хаёлбоғиву тасвирсозиҳост, зоро муаллиф ҳар он ҷизеро мебинад, мушоҳида мекунад, онро айнан ба қалам меорад. Ин бобро метавон очерки сафарӣ номид.

Воқеан чунин тарзи сафарноманависӣ дар таърихи адабиёти тоҷик аз Носири Ҳусрав («Сафарнома»-асари насрӣ) шакли манзуми он аз Ҳоқонии Шарвонӣ («Тухфат-ул-Ироқайн») оғоз шудааст. Давоми мантиқии боби ҳафт боби ҳаштум ба шумор меравад, ки «Дар сафорати Абдулқодирбек ва аҷоиби ҷашни Русия»-ном дорад. Ин боб низ мисли очерки сафарӣ буда, Аҳмади Дониш саргузашти худ ва мушоҳидаҳои сафарашро ба қалам додааст. Ҷунончи: «Навбате ба масхуби Абдулқодирбеки Додҳоҳ дар мавриди тӯйи имперотури Рус ҳам ва ҳукми давлати Бухорои Шариф ва пойтаҳти давлати Русия ба расми таҳният ва сафорат бо тухафу ҳадоёни лоиқа иттифоқи вуруд воқеъ шуд... Ва ҳар боре, ки мутарҷим бо мо мулокот мекард, аз ман мепурсид, ки:

- Охир, агар шеъре бастай, дар назар ор, то бинам, ки чӣ мазмун гуфтай?
- Ман гумон кардам, ки мабодо маро имтиҳон қунад ва очиз ёбад. Дар охир номи домод ва номи арӯс пурсидаам.
- Гуфт:

Алфред ва Морӣ... Маҷмӯъ нуҳ ҳарф буд. Пас нуҳ ҳарфро ба аввали нуҳ байт мувашшах намуда, ба дасташ додам...» ва гайра.

Ин аст, ки «Наводир-ул-вақоء» баробари таълиф як ҷунбиши фикрӣ, ангезаи зехнӣ ва барҳӯрдҳои мафкуравиро ба вучуд овард. Махсусан, барои адибони ибтидои асри XX. Устод С.Айнӣ, ки бо ин асари Аҳмади Дониш дар охирни солҳои 90-уми асри XIX шинос шуда буд, ахволи рӯхия ва таассуроти одамони пешқадами он даврро аз хондани ин асар аз забони худ ҷунин баён намудааст:

«Ҷоҳои ба ман таъсирбахши «Наводир-ул-вақоء» он ҷоҳо буданд, ки ман он ҳодисаҳоро дар зиндагӣ дида будам ва аз он ахвол дилтанг мешудам, аммо ҳеч гоҳ ислоҳ кардан ва ислоҳ шудани он ахвол дар хотирам намегузашт ва гумон мекардам, ки дунё ҳамин тарз омадааст, ҳамин тарз ҳаст ва ҳамин тарз ҳам меравад, чӣ бояд кард? Аммо вақте ки ман он ахволи фалокатиштимолро дар мундариҷоти «Наводир-ул-вақоء» бо тасвири реалий, бо тасвири, ки худ дар зиндагӣ дида будам, хондам, ба ман ҳолати дигар рӯй дод. Ман дар дили худ гуфтам, ки ин ахволро ислоҳ кардан лозим аст, модом ки ман ислоҳ карда наметавонам, аз вай нафрат кардан зарур аст. Инқилоби фикрӣ кам ҳам бошад, дар ман ана дар ҳамон вақт рӯй дод».

Умуман, дар «Наводир-ул-вақоء» масъалаҳои сиёсӣ: усули мамлакатдории Бухоро ва Русия, муносиботи давлат бо раият,

мақомоти қудратии ин ду кишвар; масъалаҳои иқтисодӣ: зироатӣ будани Осиёи Миёна ва саноатӣ будани Русия; фарҳангӣ: нашри рӯзномаву маҷаллаҳо, нашриёту китобчопкунӣ, шаҳрсозӣ ва зебу зинати хиёбонҳову гулгаштҳо, толорҳои консерт ва биноҳои муҳташам; ороиши қӯшкхову манзилҳои иқоматӣ, системαι обёрии шаҳрҳо ва гайра.

Дар масъалаҳои аҳлоқӣ ва тарбиявӣ баъзе ҳикоёту бобҳои асар хеле ҷолибанд. Ҳусусан, боби панҷум «Дар ҳикояти фаромӯшҳона» ё худ дар он ҷойхое, ки Шукурбек ширкат варзида ва ў ба аҳли ҷоҳу мансаб барҳӯрдҳои фикрӣ зоҳир намудаву аҳли заҳматро ҷонидорӣ кардани вай ба тасвир омадаанд, ниҳоят таъсирбахшанд.

Дар асар андешаҳои Аҳмади Дониш ҳамчун адиби маорифпарвар дар баъзе бобҳо бисёр ҷолиб аст. Андешаҳои адиб дар ҳикоят ва қиссаҳои бадеӣ ҳеле хуб ифода шудааст. Мутафакир ба воситай образҳои бадеӣ ҳадафи худро ифода мекунад. Масалан, «Дар ҳикояти Ҳочӣ ва манофеи сафар ва хислати занон» чунин омадааст, ки марди бухорие, ки ба мақсади зиёрати Каъба сафар кардааст. Нависанда дар ин фасл нишон додааст, ки аз қаламрави Бухоро ба берун баромадан ва сайри олам кардан то чи андоза инсонро аз нигоҳи маънавӣ ғанӣ мегардонад. Марди ҳочӣ ҳангоми сафар ба Ҳиндустон меравад, дар он ҷо бо шахсони олиму фозил сұхбат мекунад, дар шаҳрҳои Ҳиндустон иншооти саноатӣ, кишиҳои азими боркашу сафарӣ ва гайраро тамошо мекунад, дар шаҳрҳо ба маърифату маориф, илму фарҳанг то андозае шинос мешавад. Марди сафарӣ ин пешравиҳоро дид, ҳаёлан ин шаҳрҳоро ба Бухоро муқоиса мекунад. Кӯчаву хиёбонҳои пур аз лойӣ, роҳҳои качу ноҳамвор, иморатҳои бетартиби бенақша соҳташуда ва гилин, ҳусусан шабҳангом торику ваҳмнок ва гайра. Ё худ:

« – Марди ҳочӣ бо ҳусни хатти хеш ба саркори як шаҳр хеле маъқул мешавад ва он саркор, ки аслан забону адабиёти форсиро намедонист, марди ҳочиро ба хидмат қабул карда, ба ў пули бисёре дода, асарҳои олимони форсу тоҷикро нависонда мегирад. Марди ҳочӣ дар шаҳр сайр мекард ва боре дид, ки одамони бисёре ба лаби баҳр хок мерехтанд ва меҳостанд дар он ҷо банде андохта, дуқонҳо кушоянд. Марди ҳочӣ дар ҳайрат афтода меандешад, ки оё ин қадар заҳмат кашидан раво бошад? Саркор дар ҷавоб мегӯяд:

— Ақли шумо (мардуми Бухоро) ба ин кор намерасад ва агар гүем ҳам, дарк карда наметавонед. Ва моро ба дунё оварданد, ки ҷаҳонро обод дорем ва баҳрҳову конҳо бикшоем ва ачиботи олами моддиро зоҳир гардонем... Миллатҳои гуногуни олам аз ҷаҳон манфиати бисёре бардоштанд, аммо онро ба ҳоли худ гузаштанд, наздик буд, ки ҷаҳон ҳароб шавад... Набинӣ, ки токиангур, агар тарбият накунӣ, ҳар соле мева аз соли гузашта камтар медиҳад ва охир ҳушк мешавад. Шумо мева аз ток меҳӯред, дигар ғам надоред, агар бехи ўро кирм занад ва сарашро сармо»...

Дар қазовати боло назари Аҳмади Дониш ба қафомондагии Бухори феодалий баён шудааст.

Дар лаҳзаҳои боло Бухори замони Аҳмади Дониш тасвир шуда бошад, акнун мебинем, ки Петербург – пойтахти давлатиРусия дар муқоиса чӣ гуна аст. Яъне, Аҳмади Дониш Петербургро чӣ гуна дарёftааст.

Аҳмади Дониш мушакпаррониеро, ки дар ҷаҳни шоҳона дар Петербург барпо гардида буд, ҷунин тасвир кардааст: «Ва аз ҷумлаи ачиботи он тӯй яке ҷароғоне тартиб дода буданд дар болои яҳбанди дарё, ки таҳминан шаш ҳазор қадам мушакирангин дар ҳаво сар дода буданд, ки рӯйи осмон пӯшида шуд ва ҳаво ҳама аз моҳҳои сурху зард ва сапеду зангорӣ пур шуда буд, то ки зарраҳо бар рӯйи замин намоён мешуд»... ва ғайра.

Чунон ки диди мешавад, дар мамлакатҳои пешрафта аҳволи мардумонаш, ки нисбатан хуб аст, ҷаҳонбинӣ ва муносибати мардум, сатҳи зиндагӣ ва тафаккури онҳо дигар аст. Албатта, ин пеш аз ҳама, ба системаи сиёсии давлатдорӣ, усули роҳбарӣ, ҷаҳонбинию маҳорат ва донишу истеъоди сиёсатмадорон саҳт вобастагӣ дорад.

Боби аввали «Наводир-ул-вақоєъ»-и Аҳмади Дониш чунон ки қаблан ҳам зикр намуда будем, «Дар таҳқиқи ҳуқуқи абавайн ва ҳадди ҳуқуқи онҳо» ном дошта, асосан ҷанбаи назарӣ дорад. Яъне, назари Аҳмади Дониш ба фарзанд, падару модар, оила, одоби муюшират, инсон ва ҷомеа ва ғайра баён шудааст.

Дар ин боб омадааст, ки дар маҷлисе ҳар кас аз ҳар бобе сухбат мекард. Баъзе аз бедирамӣ, ҷамъе аз душвории касбу зироат, ҷавқе аз суубати роҳи ишқу муҳаббат. Яке мегуфт: Падарам ҷафокор аст. Дигаре мегуфт: Модарам саросар озор, то сухан дар ҳадди ҳуқуқ ва меъёри ҳуқуқи абавайн қарор гирифт. Яке мегуфт:

— Чун ман дар аёли падарам, агар изҳори эҳтиёҷ қунам ва

дар мутолаба ибром барам, хукм ба куфру исёни ман мекунад. Дигаре мегуфт: Дар умури сахлатулхусул, ки карду нокарди он дар шариату футувват базаҳ ва исме надорад, агар иқдом намоям, модар садои иқоқу ишқоқ мезанад. Яке гуфт: Падар маро барои инфоқи явмия ба умури номашрӯъ рухсат медиҳад ва агар ибо кунам, озурда мешаваду оқ мекунад. Дигар мегуфт: Модарам мутриба аст, хоҳарамро ба рақсу самоъ тарғиб мекунад, вай мутанаффир аст, бонг бар ў мезанад...».

Дар муҳокимаронҳои боло муносибатҳои гуногуни оилавӣ дар хонадони мардуми Бухоро дида мешавад. Падаре фарзандро бо баҳонае бо роҳи носавоб ҳидоят мекунад. Модаре барои ривоҷи кори худ дуҳтарашро ба он роҳ ғайри ихтиёри фарзандаш бурданӣ мешавад.

Бисёрҳо мешавад, ки ин корҳои абавайн хилофи аҳлоқи исломист, vale онҳо ин корро барои рӯзгорашон пеш мегиранд.

Баъзан ҷунин ҳам шудааст, ки бисёр оилаҳо аз рӯйи талаби волидайн дигар шудаанд, яъне аз ҳам чудо шуда, оилаҳои дигар бунёд кардаанд:

« - Дигаре истифто менамуд, ки модаре дорам, ҳариф шуда, агар саранҷоми муҳимми манзил ба модар супорам, аз уҳда барнамеояд, агар ба дасти зан ниҳам, норозӣ аст. Ва бар сари ҳар обу таом ғавғо бунёд мекунад ва зиёдасарию зиёдаталабӣ мекунад, то ҳадде, ки гӯё дигаронро ҳеч ҳаққе намемонад, гӯё ҳама аз они ўст ва барои ў. Собиқ ду зан аз ман ба талоку фироқ овард ва дар зани сеюм низ ҳол ҳамон аст, ки дар аввал ва дуюм. Агар ба ҳуқуқи зан қиём орам, модарам ҳушинуд намешавад, магар ба талоқ, ки ҷабрӣ ихтиёр кунам... Ман ташхис наметавонам кард, ки риояти қадом тараф кунам. Агар ҷониби модар гирам, бояд, ки аз ҳаққи зан даст бардорам ва агар тарафдории зан кунам, бояд ки оқи модарро ихтиёр намоям.»

Албатта, ҳамаи масъалаҳои ҳуқуқӣ ва дигар масъалаҳое, ки марбут ба рӯзгори инсонист, дар асоси қонунҳои исломӣ матраҳ ва ҳаллу фасл шудаанд. Аз ин рӯ, Аҳмади Дониш ин масъалаҳоро дар ҳамин замина хеле нозук ба таҳлил мегирад. Ў ба баҳсҳои дар боло оварда аз ҳамин мавқеъ, vale на ҷун мутаассиб, балки басо ҷиддӣ ва огоҳ ба кор мегирад. Аз ин ҷост, ки вай ба он баҳс ҷунин ҳамроҳ мешавад:

«Гуфтаанд: Бале, матлаб ҳамин аст, ин ишколро аз пеш бардорӣ ва ҳақиқати ҳолро камоҳӣ мутобиқи оғоқу анфус шарҳ дихӣ.

Гуфтам: Падару модар мавриди эхсону шукранд, бар тақдире, ки солех бошанд ва ба фарзанди худ некихоҳанд ва салохи ҳоли ў чўянда, ки агар фосик бошанду ба фарзанд некий намехоҳанд ва салохи ҳоли ўро наметалабанд, балки гарази худро мечўянд, мавриди он ҳукук, ки дар оёту аҳодис омада, нестанд. Ва ҳол он ки ҳар як аз абавайн муддайин инанд, ки модар ҳама ақволу афъол, ки аз мо содир мешавад, хайри фарзандро меҳоҳем... Яъне, бояд, ки қавлу феъли абавайн муфзӣ ба хилофи шаръ нашавад ва дар дину муруввати фарзанд ҳалал наёрад, то фарзанд барои дарёфти ризогии онҳо муртакиби маҳзуроту маҳчурот нагарад. Масалан, барои нафақаи онҳо дуздию қимор пеша накунад ё барои дарёфти хушнудии модар зани солеҳаи худро талоқ дода, ба фиску фасод наяфтад.»

Ё худ агар масъалаҳои боло тамоман иҷтимоӣ бошанд, дар «Наводир-ул-вақоэй» масъалаҳои сиёсӣ низ ҷойи намоён доранд. Масалан, дар боби «Муомилаи салотин ба фуқаро ва раъият»... омадааст, ки:

«...Раъият маҳалли даҳли вилоятанд ва аскария мавриди ҳарҷ. То даҳл набувад, ҳарҷ мутаҳаққиқ нашавад, балки салтанат бе раият мутасаввир нагардад ва раъият бе истимолату марҳамати султон мұchtамеъ нагардад. Пас, подшоҳ, ки мушғиқи дарвеш аст, нигаҳбони мулку давлати ҳеш аст, адлу раъфати султон мүчиби амну истиқомат аст мар раъиятре, то иморату зироат беш иттифоқ афтад. Ва чун иморату зироат ва адлу раъфати султон ва арzonий баландовоза шавад, бозаргону мусоғирон дар ин шаҳр рағбат оранд ва галлаву қумош ва дигар матоъ биёваранд, пас мулк ободон шавад ва ҳазоин маъмур гардад. Ва бад ин сабаб лашкариён серу фароҳдаст гарданд. Ва чун лашкар қавӣ бошад, ҳавзai миллат маҳфуз монад ва шариат ривоҷ ёбад.»

Доир ба донистани ҳудуди кишвар ва арзиши минтақаҳо ва қадом минтақа чӣ дорой доштану ҳолати он ва дар ин бора муносибати шоҳ бо сарзамини худ ва ҳамчаворон ҳикояти хеле оличанобе аз тарафи сайёҳе ва муносибати он дар муколамае миёни ўву марди аврупой чизҳои ҷолиб мавриди арзёбӣ қарор дода мешавад:

«Яке аз сайёҳон гуфт: Дар Пешовар пеши ҳоким будам, ки азт қибали фарангӣ фармонраво буд. Рӯзе ба тақриб пурсид, ки Бухоро чӣ миқдор замини солеҳи заръ дорад?

Гуфтам: Тақрибан сӣ фарсах шарқану ғарбан ва понздаҳ фарсах шимолану ҷанубан.

Гуфт: Самарқанд чанд аст? Гуфтам: Нисфи он.

Гуфт: Насаф? Гуфтам: Сулси он.

Гуфт: Аскарияи дохилии Бухоро чанд аст?

Гуфтам се ҳазор, дар вақти ошӯб дувоздаҳ ҳазор, ба замми атроф бист ҳазор.

Гуфт: Мавоҷиби онҳо аз кучост? Гуфтам: Аз ушру хироҷи иртифоот.

Гуфт: Агар осмон набораду замин надиҳад? Гуфтам: Аз ҷуълу андоз.

Гуфт: Агар ҳалқ очиз оянду натавонанд?

Гуфтам: Аз мусодараву яргӯ, ки тавонгаронро афтад... Гуфт: Аз шумо то Бадаҳшон чӣ миқдор роҳ аст? Гуфтам: Тахминан ҳаштод фарсах.

Гуфт: Аз маҳкуми кист? Гуфтам: Ба сари худ аст.

Гуфт: Чаро подшоҳони шумо онро дар тасарруфи худ намеоранд?

Гуфтам: Он чӣ замин аст?

Бихандиду гуфт: Шумо турфа мардуми бетамизед, ҷое, ки зар бояд сарф кард, шумо зар металабед ва ҷое, ки зар аст, намечӯед. Бадаҳшон заминест, ки дар он ҷаҳор маъдан: тилло, нуқра, лаълу лоҷвард...

Пас, ҳиммати подшоҳона он иқтизо дорад, ки зар аз кону дурр аз баҳр биталабад ва ба фуқарову раият сарф қунад, то ҷаҳонро обод дорад ва ба қушодани наҳрҳо ва буриданӣ кӯҳҳо ва зироати арозии майта. Ва қушодани кон бе раъият имкон надорад ва ғайра...».

Дар қазоватҳои зикршуда мо ҷаҳонбинии шоҳон, масъулият-шинosisии онҳо, усули кишвардорӣ, муносибат бо ҳалқ ва мақомоти давлатиро ба хубӣ фаҳмидан метавонем. Мебинем, ки амирони манғит ба ҷуз роҳи зӯру тарсонидани мардум кори дигареро фикр ҳам накардаанд. Аз ин ҷост, ки одитарин аврупойӣ дар боби қашвардорӣ нуқсону сустии амирони мазкурро медонад. Ин аст, ки назари Аҳмади Дониш низ ба ин сулола хуб нест ва онҳоро манфур, кӯтоҳандешу бетамиз меномад.

Чизи дигареро низ метавон таъкид намуд, ки дар «Наводир-ул-вақоє» мавзӯъҳои ҳамосӣ ҳам ба назар мерасанд. Масалан, боби XVIII, саргузашти муллои бойсунӣ - Ҳолмуҳаммад, ки марди шӯчоъу далер ва ширкорпеша аст. Рӯбарӯшавии ў бо ҳайвоноти даррандаи ваҳшӣ, мисли шер, хирс ва ғайра, ки гоҳе

бо зўр ва баъзан бо хила чон ба саломат мебарад, аз часурию далерии Холмуҳаммад шаҳодат медиҳад. Ҳатто аспи худро ба болои дараҳт мебардорад. Яъне, таҳамтан ҳам ҳаст.

Ҳамин Холмуҳаммад нақл мекунад, ки:

« – Дар он авон Шукурбек ном дузди шабрав дар Бухоро истило ёфта, басе захиму часим ва айёрпеша буд. Дар шаб бо сад нафар муқобил шудӣ. Ҳарчанд диловарони зўрозмо ва баҳодурони разморо сари роҳаш мегирифтанд, тоби муқобала наёварда, рӯй ба гурез мениҳоданд.

Бо ин ҳама ҷабборӣ ва мардумозорӣ қарампеша, олихиммат буд, ки мол аз тавонгарони баҳил ситада, ба мустаҳикқони алил расонидӣ ва бо аҳли илм ва талабаи мадраса ионой кардӣ. Амир барои ӯро дастгир кардан 100 динор зари сурх ба гарав монда буд.

Мулло Холмуҳаммад инро шунида, назди мударрис меояд ва иҷозат мепурсад, ки барои дастгир намудани Шукурбек ба ӯ иҷозат бидиҳад. Мударрис мегӯяд: Зинҳор ин ҷуръат мекунӣ, ки пои ҳасмро надида, сар ба бод диҳӣ. Надонӣ, пил шикори гавазн нашавад ва шер мусаххари рӯбоҳ нагардад:

*Ҳар кӣ бо фӯлодбозу панча кард,  
Соида симини худро ранча кард.*

Хулоса, мударрисро бовар қунонидам ва ӯ ба ман иҷозат дод ва таъкид намуд, ки эҳтиёт қунам. Ман, – мегӯяд Мулло Холмуҳаммад, – ба назди асас рафтам ва арзи мақсад намудам. Ӯ низ ҳандид. Ҷун ӯро низ бовар қунонидам, ӯ як миқдор пул ба ман доду гуфт, ки мондагиашро баъд аз овардани Шукурбек мегирий. Ман рафтам. Роҳи омадани Шукурбекро аниқ кардам. Ӯро шабонгах ёфтам ва хостам бо қалтак ба сари ӯ фурорам, вале намедонам, ки чӣ шуд. Ҳамин қадар ёд дорам, ки рӯйи синаам кӯхи гароне афтода буд... Шукурбек мақсади маро пурсид ва ман чизеро аз ӯ пинҳон накарда росташро гуфтам. Ӯ дигар маро азоб надод ва бо худ ба мадрасаи Кӯкалтош, ба яке аз хучраҳои он бурд. Ӯ дар он ҷо аз мақсади ман комилан оғоҳ шуду як панча зари сурх ба ман дод ва гуфт, ки ба зодгоҳат рав. Агар бори дуюм фирефта шавилю ба дастам афтӣ, зинда намеравӣ. Ман чунин кардам.

Дар ин ҳикояти саргузаштии воқеӣ Шукурбек айёрпеша, дузд ва роҳзан аст. Гумон меравад, ки беадолатиҳои замона ӯро ба ин роҳ бурдааст. Агар ӯ ноодил мебуд, баробари хучуми Мулло

Холмуҳаммад ўро бо андак зарба нобуд мекард. Вале ў ин амалро дар нисбати як нафар толибилми бебизоат раво надошт.

Холмуҳаммад низ як тан толибилми дилсоғу поктинат, вале ҳарису комчӯ аст. Аз ин рӯ, ў ҳам аз таҳсил ва ҳам аз истиқомат дар Бухоро маҳрум мемонад.

Образи Шукурбек аз он чиҳат ҷолиб аст, ки ў ба муқобили беадолатиҳо мебарояд ба онҳое, ки аз ҳисоби истисмор соҳиби сарват гардидаанд, кинаварзӣ мекунад. Моли ба яғмо бурдаашро ба толибилмон, бенавоён, дармондагон, тангдастон тақсим менамояд.

Умуман, «Наводир-ул-вақоєъ»-и Аҳмади Дониш дар адабиёти асримиёнагии тоҷик як падида, як бозёфти адабист, ки дар он ҳам аз сиёsat, аз иҷтимоиёту иқтисодиёт, аз илму фарҳанг ва аз таъриху адабиёт, аз барҳӯрди фарҳангхову тамаддунҳо, аз нақши инсон ва ҷамъият баҳсҳои сершумор ҷой дорад.

Ў барои пешрафти давлат, инқилобҳои фикрии мутафаккирон, эҷодкорон зимомдорони вақт, амирони манғитиро саҳт ба зери тозиёнаи танқид мегирад. Баробари хондани асар дар пешӣ назари хонанда шахсияте намудор мешавад, ки аз илму маърифат, фарҳангу таърих, сиёsat, усули кишвардорӣ, шеъру адаб, дину оин, тамаддуну ҳикмати миллӣ хеле ва хеле амиқу дақиқ огоҳ аст. Яъне, нависандай китоби мазкур сиёsat, иқтисодиёт, илму фарҳангӣ миллиро комилан медонад. Дар баробари ин, ў аз сиёsat, иқтисодиёт ва илму фарҳангӣ аврупоӣ низ огоҳӣ дорад. Ин аст, ки Аҳмади Дониш мушахасан Бухоро ва қаламрави онро бо Русия ва ба ин восита бо Аврупои Фарӯӣ то ба андозае муқоиса мекунад. Аз ин чиҳат, танқиди ў танқиди зоҳирӣ нест! Ў он масъалаеро, ки маҳкум карданӣ шавад, хеле хуб аввал паҳлӯҳои онро месанҷад, муойина мекунад. Ҷанбаҳои нораво ва нуқсондори онро дармеёбад ва бо далелҳои сершумор ба зери тозиёнаи танқид мегирад.

Аҳмади Дониш дар «Наводир-ул-вақоєъ» бештар масъалаҳои хеле муҳимми фалсафию иҷтимоиро, ки мавриди баҳси бузургони пешин қарор доштанд, ба миён мегузорад. Онҳоро таҷиди назар мекунад. Аз дидгоҳи нав, аз рӯйи талабу тақозои замони нав, шароиту заминаҳои нави таъриҳӣ ба тадқиқу мушоҳида мегирад.

Албатта, дар оғози сари қудрат омаданаш назари амир

Музаффар ба Аҳмади Дониш дигар будааст. Аҳмади Дониш ҳайати сафорати Бухороро дар бесаводию бедонишӣ муттаҳам намуда, онҳоро кӯтоҳназар, худбину худҳоҳ, бемасъулият, қафомонда меномад. Бо вучуди ҳамаи ин, амир Музаффар

хидмати Аҳмади Донишро қадр менамояд. Аз рўйи салоҳияте, ки амир дар ихтиёр дошт, ў ба Аҳмади Дониш рутбаи илмий-ифтихории Ӯроқро медиҳад, зеро амир борҳо чанбай амалии машваратҳои ўро таҷриба намуда, дар амалияи муносибат бо Руслан дидаву санчида буд.

Аз ин рӯ, ба Дониш чанд мансаби давлатиро низ пешниҳод мекунад. Аммо вай ҳолати дохилии дарбору дарбориёнро дида, супоришҳои амирро ба таъхир меандоҳт. Дониш хуб медонист, ки «ба як гул баҳор намешавад». Танҳо бо омадани ў ба дарбор тағиироти ҷиддие дар сиёсат пайдо намешавад, зеро ҳасудону чоплусон амирро хеле хуб ихота кардаанд.

Аҳмади Дониш дар аксари бобҳои «Наводир-ул-вақоэй» масъалаҳои муҳимтарини назарию амалиро аз мавқеи ҳикмати тамаддуни таовун ба таҳлилу тадқиқ мегирад. Чордаҳ боби асар (то рисолаи сиёсӣ) ба масъалаҳои басо муҳим – фалсафаи зиндагӣ, ҳикмати амалӣ баҳшида шудаанд. Дар ин фаслҳо масъалаҳои ҷамъияти инсонӣ, беҳбуди рӯзгори мардум, ҳимояи адолати иҷтимоӣ ва роҳҳои он ба риштаи таҳлил кашида шудааст.

Умуман, бобҳои «Наводир-ул-вақоэй» ҳарчанд ба мавзӯъҳои гуногун баҳшида шудаанд, муҳим он аст, ки ба мақсади ягонаи муаллиф – яъне, чӣ гуна ташкил намудани ҳаёти иҷтимоӣ ва шаҳсияти инсон равона карда шудааст.

Фояи асосии «Наводир-ул-вақоэй»-и Аҳмади Дониш як бошад ҳам, мавзӯъҳои бобҳо мухталифанд. Дар бобҳои асар масъалаҳои фалсафӣ, сиёсӣ, иҷтимоӣ, ахлоқӣ, тарбиявӣ, иқтисодӣ, илмӣ ва ғайра байён шудаанд.

Маълум аст, ки асаре чун «Наводир-ул-вақоэй» наметавонад маҳсули меҳнати як ё дусола бошад. Аҳмади Дониш ин асара широ дар тӯли наздик ба понздаҳ сол рӯйи кор овардааст. Вале муносибати мантиқии бобҳо хеле қавӣ аст. Аз тарафи дигар, дар ҳар як боб муаллиф ҷонибдори адолати иҷтимоӣ буда, онро пайваста ҷонибдорио ҳимоя менамояд. Танҳо бобҳои 16-23 андак дигартар буда, дар ин бобҳо нақши фалсафа ва шеъру адаб зиёдтар аст. Аз сўйи дигар, ашъори ахлоқӣ-тарбиявӣ дар ин қисмат зиёдтаранд. Аз ин рӯ, Аҳмади Дониш ба ашъори Саъдии Шерозӣ бештар рӯ оварда, бо пораҳои шеърӣ чанбаҳои тарбиявӣ – ахлоқӣ ва таълимии ҳикояҳои асари худро тақвият медиҳад. Ин аст, ки пораҳои шеърӣ низ барои тасдиқи андешаву афкори муаллиф оварда шудаанд.

## **«РИСОЛА Ё МУХТАСАРЕ АЗ ТАЪРИХИ САЛТАНАТИ ХОНАДОНИ МАНГИТИЯ» ВА МАЗМУНИ МУХТАСАРИ ОН**

Дигар аз асарҳои Аҳмади Дониш, ки дар он афкори сиёсию иҷтимоӣ ва маорифпарварии ўхелे дақиқу амиқ баён шудааст, «Рисолаи таъриҳӣ»-и мутафаккир мебошад. Рисолаи мазкур қисмати аввали асарест, ки Аҳмади Дониш онро тамом карда натавонистааст. Азбаски асар нотамом мондааст, муҳаққиқон вобаста ба мазмуну мундариҷайон ба ин асар унвонҳои «Таъриҳчা», «Рисола ё худ муҳтасаре аз таърихи салтанати хонадони Мангития», «Тарҷумай ҳоли амирони Мангития» мондаанд. Маълум аст, ки рисола дар авони пирии олим таълиф шудааст, зоро танҳо наздиқтарин эҷодкорон аз таълифи он ҳабарор шудаанд. Ин асар тақрибан пас аз даҳ соли таълифи «Наводир-ул-вақоєъ» эҷод шудааст. Аз ин рӯ, Аҳмади Дониш тӯли даҳ сол тавонистааст соҳтори сиёсии Бухоро, амиру аморат, сиёсатмадорону усули кишвардории онҳоро боз ҳам амиқтар омӯзанд.

Аҳмади Дониш дар «Наводир-ул-вақоєъ» оид ба аморати Бухоро ва тартиботи сиёсию иҷтимоии он ва иқтисодиёти кишвар, бо ислоҳот ва бартараф намудани як қатор нуқсонҳо беҳбуди онро ҷашмдор буд. Ў дар давоми даҳ соли омӯзиши баъдӣ хеле фикру ақидаи ҳудро оид ба ин масъала тағиیر дод. Ҳамин ҷанба рисолаи «Таъриҳчা»-ро рӯйи ҳастӣ овард.

Аслан Аҳмади Дониш рисолаи «Таъриҳчা»-ро ба фаслу бобҳо чудо накардааст. Ин рисола тақрибан аз нигоҳи соҳтор чунин аст: муқаддима, қисмати асосии асар, ки дар навбати ҳуд аз ду баҳш иборат мебошад. Баъд аз ин хотимаи рисола пеш меояд, ки муаллиф андешаҳои ҳудро натиҷагирий мекунад.

Дар қисмати муқаддимавии рисолаи «Таъриҳчা» андешаҳои Аҳмади Дониш ҳамчун олими ситорашинос ва ҳам донандай фалсафаи инкишоф амал мекунад.

Муқаддимаи рисола ва бобҳои баъдию хулоса ҳам унвонгузории маҳсус нашудаанд.

Мутафаккир Аҳмади Дониш дар қисмати муқаддимаи рисола таъкид менамояд, ки: «Сабаби ободии ҷаҳон ҳаёт, об ва адл бувад ва боиси ҳаробӣ маргу беобӣ ва зулм бошад, ки воситаи он аз олами улвӣ шаш кавкабанд. Вучудиёт аз натоиҷи табъи Офтоб

ва Зўҳраву Муштарй ва адамиёт аз таъсироти Миррих ва Зухалу Қамар ва Уторид муовини ҳар кадом аст».

Ба назари Аҳмади Дониш дунё ва ҷамъияти инсонӣ пайваста дар ҷараёну рушд ва таназзулу ҳаробшавӣ қарор дорад. Ӯ ин фалсафаи инкишофро дар заминаи сайри сайёраҳо қазоват менамояд.

Ӯ чунин мешуморад, ки агар 4 ва ё 100 сол давраи рушд бошад, ҳатман боз таназзул пеш меояд. Барои раҳой аз ин дар ҳар як давраи муайян аз шоҳон ё аз донишмандон як ё якчанд гурӯҳ ба миён меоянд, ки онҳоро мӯҷадди (навқунандаи) алф (ҳазор) ё миа (сад) мегӯянд. Темур, Ҳусайн Бойқаро, Абдуллоҳон ва Субҳонқулиҳонро нишон медиҳад. Махсусан, Аҳмади Дониш нисбат ба амир Шоҳмуроди мангитӣ назари мусбат дорад, зеро баробари сари қудрат омадани ин амир дар Бухоро навкарди соҳаҳо оғоз шудааст. Аҳмади Дониш ба Шоҳмурод баҳои баланд медиҳад.

Дар рисола нахуст воқеаи сиёсӣ тасвири ҳукумати Дониёл ва фаъолияти сиёсии ўст, ки «Ҳаробии назми аморат дар замони амир Дониёл ва тарзи салтанати амир Шоҳмурод» унвонгузорӣ шудааст. Назари Аҳмади Дониш ба ин амир ва усули мамлакатдории ўманғӣ мебошад. Ӯ амир Шоҳмуродро нуқтаи баланд дониста, таназзулро аз аҳди амир Музаффар медонад. Муаллиф менависад: «Аз ҷумлаи тадбирҳое, ки амир Музаффар дар назми ҳукумат ниҳод, барои ҷалби дилҳо ва ҷамъияти ҳалқ яке он буд, ки ҳамаи нуқуд, дираму динорро ба нияти ғазо ва аскардорӣ аз миёни ҳалқ бардошт ва дар ҳазина ниҳод, то агар қасеро ба дираму динор эҳтиёҷ афтад, бояд, ки сари иродат ба давлатхона ниҳад ва хидмати амир кунад ва зар бибарад. Дигар аксар заминҳои фуқароро барои ҷаҳорбоги султонӣ баргузида бихарид ва ҳар ҷо, ки бое мединанд, барои подшоҳ меҳариданд, то агар қасеро иштиҳои ангуру анҷир бошад, сар дар ин дарбор ниҳад»...» Инчунин боз мегӯянд:

« – Назми дигаре, ки амир Музаффар дар боби вилоятдорӣ ниҳод, рақси бачагон ва қавлу ғазали масҳарабозон ва дорбозии эшон буд, ки дар тамоми солу фусул ин шева дар ҳамаи қаламрав ҷорӣ буд ва шабу рӯз овози нойу духул аз ҳама ҷо баланд буд, то ҳалқ гумон кунад, ки ҳама ҷо орамидааст...»

Назари Аҳмади Дониш ба амир Абдулаҳад низ хеле бад аст. Ин амир ҳеч беҳбуде барои кишвар накард, – мегӯяд муаллиф.

Дар хотимаи рисола бошад, муаллиф оид ба заволёбии аморати Бухоро сухан ронда – «Осмон бар сари инҳо фурӯд ояд!» – мегӯяд. Ин аз як тараф, аз рӯйи муоинаи ситораҳо бошад, аз тарафи дигар, Дониш хобҳои дидай дӯстонашро низ чунин таъбир мекунад, ки натиҷаи аз осмон реҳтани ситораҳо, танҳо монанди шер, пора-пора гардиданӣ ўз дасти даррандагони дигар ва гайра ба ин гувоҳ мебошад.

Бояд гуфт, ки асари Аҳмади Дониш, ҳамчунон ки аз унвони он пайдост, яъне «Рисола ё муҳтасаре аз таърихи салтанати хонадони Мангития» таърихӣ-адабӣ буда, дар афкори адабии тоҷик мақоми арзанда дорад. Аз сабаби он ки таърихи асри муаллиф аст, ҷанбаи бисёр қавии публистиқӣ низ гирифтааст. Вале он на публистика, балки асари таърихист, ки аз ҷониби адиби нависанда ва шоир рӯйи кор омадааст. Дар рисолаи мазкур Аҳмади Дониш давлатдорони кишварашро бо усули пешгирифтаи давлатдориашон тасвир менамояд. Мушоҳидаҳои худро ошкору пинҳонӣ баён мекунад. Таваҷҷӯҳ танҳо ба амир Шоҳмурод дорад. Амирони дигари мангитро хеле саҳт накуҳиш мекунад. Дар муқобили амир Шоҳмурод ҳамон амирони дигари ин сулола меистанд. Масалан, амир Музaffer ва сари қудрат омадани ўро сабаби бадбахтӣ барои ҷомеа медонад, зоро ўз дар фикри беҳбуни кори мардум нест. Ўз қудратро воситаи беҳтарини хушгузаронии умр медонад. Аз ин рӯ, ҳолати кишварро басо табоҳ намуда, ҳалқу мамлакатро ба вартай ҳалокат расонида буд. Аз ҷумла, системаи тамоман вайрон ва бенизоми идораи давлат ва ҳокимияти амир, аҳлоқи разилаи аъёну ашроф ва дигар табақаи ҳукмрон, беҳирадӣ ва бетадбираӣ, кӯтоҳназарӣ ва беандешагии нахуставазири Бухоро, аҳлоқи паст ва хислатҳои манғии худи амир кишварро ба гирдоби ҳалокатбор андохта буд.

Умуман, хидмати таърихии Аҳмади Дониш дар он аст, ки ў мероси адабӣ-илмӣ ва таърихии миллиро басо амиқу дақиқ омӯхта, ҳамчун таълимдиҳандай мадраса ва фарди аз таърихи ислом огоҳ рӯ ба эҷод овардааст. Дар ин кор, таъсири «Бадоев-ул-вақоев» аз осори мансури бадей дар эҷодиёти Аҳмади Дониш хеле фаровон ҳис карда мешавад.

Аз тарафи дигар, се сафари ў ба Русия – ба олами Фарб, шиносоии мутафаккир ба симоҳои сиёсӣ, ҳарбӣ, илмӣ, фарҳангӣ, адабӣ, инқилобӣ ва дигарон роҳи зеҳни ўро ба тафаккури нав андешаронию натиҷагирии дигар равшан намуд. Ин аст, ки тозакориҳои мутафаккир низ дар ҳамин замина зуҳур кардааст. Ҳамин инқилоби фикрӣ, чунбиши зеҳнӣ, ганои ақлонӣ ўро водор намудааст, ки тарҳафкани ҷараёни нави мафкуравӣ дар таърихи адабиёту фарҳанг эътироф гардад.

## АҲМАДИ ДОНИШ ВА МАОРИФПАРВАРОНИ ДИГАР

Ҷараёни маорифпарварӣ яке аз дастоварҳои таърихии адабони тоҷик дар адабиёти нимаи дуюми асри XIX ба шумор меравад. Хидмати таърихии Аҳмади Дониш аз он иборат аст, ки ў тавассути эҷодиёти худ ба зуҳуру ташаккули ҷараёни маорифпарварӣ бунёд гузошт.

Аҳмади Дониш афкори маорифпарвариро ҳам ба воситаи эҷодиёти худ, ҳам ба воситаи ҳамфиронаш оммавӣ намудааст. Мутафаккир дар асарҳои «Наводир-ул-вақоء», «Рисолай таъриҳӣ», фасли понздаҳуми «Наводир-ул-вақоء», «Рисола дар назми тамаддун ва таовун» ва гайра ба ин масъала таваҷҷуҳи бештар кардааст.

Бузургтарин адаб, шоир, олим ва мутафаккир, устод С. Айнӣ оид ба баҳрабардории худаҳ Аҳмади Дониш ва маҳсусан, аз китоби «Наводир-ул-вақоء»-и ў менависад: «Ҷоҳои ба ман таъсирбахши «Наводир-ул-вақоء» он ҷоҳо буданд, ки ман он ҳодисаҳоро дар зиндагӣ дида будам ва аз он аҳвол дилтанг мешудам, аммо ҳеч гоҳ ислоҳ кардан ва ислоҳ шудани он аҳвол дар хотирам намегузашт ва гумон мекардам, ки дунё ҳамин тарз омадааст, ҳамин тарз ҳаст ва ҳамин тарз ҳам меравад, чӣ бояд кард?»... Аммо, вақте ки ман он аҳволро дар мундариҷоти «Наводир-ул-вақоء» бо тасвири реалиӣ – бо тасвире, ки худ дар зиндагӣ дида будам, хондам, ба ман ҳолати дигар рӯй дод. Ман дар дили худ гуфтам ин аҳволро ислоҳ кардан лозим аст, модом ки ман аслоҳ карда наметавонам, аз вай нафрот кардан зарур аст... Инқилоби фикрӣ кам ҳам бошад, дар ман ана дар ҳамон вақт рӯй дод».

Албаттга, дар ин қазовати устод С. Айнӣ мо ҷунбишҳои фикрӣ, бедории мафкуравии аҳли қаламро ба ҳаёт, ба рӯзгор

мебинем. Яъне, аз чунин тарзи андешаронй пай бурдан мумкин аст, ки муносибати равшанфикрон нисбат ба рӯзгору зиндагӣ, ба соҳти давлатдорӣ дигар шудааст.

Чунин бедории фикрӣ дар замони зиндагии Аҳмади Дониш зуҳур карда будааст. Минбаъд ҳам он доираи васеътареро фаро гирифтаву барои худшиносии мардум мусоидат кардааст. Аз чумла, дар интиҳои садаи XIX ва оғози асри XX як зумра аҳли қалами Осиёи Миёна: Шамсуддин Шоҳин, Абдулқодирхочаи Савдо, Қорӣ Рахматуллоҳи Возех, Тошҳоҷа Асирӣ, Мирзо Сироҷ, Фитрату Муқимӣ ва дигарон дар осори адабии худ барои бедории фикрии омма хидматҳои бедареф кардаанд.

Бахусус, тасвирҳои реалистии Аҳмаи Дониш ба таҷрибаи эҷодии устод С. Айнӣ таъсири бузург расонидааст. Ҳатто тасвирҳои реалистии Аҳмад Маҳдуми Дониш ҷавони болаёқат – устод С. Айниро ба ваҷду ҳаяҷон овардааст. Ин аст, ки С. Айнӣ таассуроти худро пас аз хондани ҳикояти «Баққол»-и Дониш дар асари худ «Ёддоштҳо» чунин баён кардааст:

«Ин тасвири Аҳмад Маҳдум ба ман ончунон таъсир кард, ки баққоли мазкур аз назарам ҳеч дур намерафт. Баққолеро, ки дар раставу бозор дар ду тарафи кӯча, дар дуkonҳояшон нишаста молҳояшонро мефурӯҳтанд, дуру дароз пешашон истода тамошо кардан барои ман мумкин набуд...

Охир дар рӯ ба рӯйи гӯшай ҷанубу гарбии саҳни мадрасаи Кӯкалтош баққолеро ёфтам, ки аз ҷиҳати қиёғаи зоҳирӣ ҳам ба баққоли Аҳмади Дониш монандӣ дошт... Ман ҳар рӯз соатҳо дар гӯшай саҳн нишаста, кору кирдори он баққолро дар зери назари диққат мегирифтам ва ҳама кори ўро мувофиқи кирдори баққоли Аҳмад Маҳдум мёёфтам ва дар ин ҳол ба назари зиндагибинӣ ва ҳақиқатнигории муаллифи «Наводир-ул-вақоєъ» таҳсин бар таҳсинам меафзуд».

Аз ин рӯ, осори илмӣ, таъриҳӣ, адабӣ-бадеии мансур ва манзуми Аҳмади Дониш на танҳо барои илму адабиёт арзишманд аст, балки барои ҳалқу давлат ва умуман ҷамъият аҳаммияти бунёдӣ дорад, зоро он бедории фикрӣ, ҷунбишҳои маънавиятсоз ва инқилоби мағкуравии миллиро таъмин намуд ва ба худшиносӣ ва ҳувияти миллӣ заминаҳои асосӣ бунёд кард.

## САВОЛ ВА СУПОРИШХО

1. Оид ба овони тифлӣ ва ҷавонии Аҳмади Донии чӣ медонед?
2. Дар бораи таҳсили ибтидой ва мадрасавии Аҳмади Донии маълумот дигҳед.
3. Аҳмади Донии ҳангоми таҳсил дар мадраса боз ба қадом қасбҳо машгул шудааст?
4. Сабаби ба дарбор даъват карда шудани Аҳмади Донии чӣ буд?
5. Аҳмади Донии ҷанд дафъа ба Русия сафар кардааст?
6. Қадомин амири Бухоро ба Аҳмади Донии унвони илмӣ- ифтихориро сазовор донист?
7. Оид ба натиҷаи сафарҳои Аҳмади Донии ба Русия нақл кунед.
8. Сабабҳои норизоии амир Музаффар аз Аҳмади Донии чӣ буд?
9. Ҳангоми сафарҳояи Аҳмади Донии бо қадом шахсони сиёсӣ- таъриҳӣ, илмӣ ва фарҳангӣ шинос гардидааст?
10. Оид ба поёни рӯзгори Аҳмади Донии чӣ медонед?
11. Мероси илмӣ ва адабии Донишро номбар кунед.
12. Асаҳрои илмии Аҳмади Донии қадом мавзӯъҳоро дар бар мегиранд?
13. Мазмуни муҳтасари «Наводир-ул-вақоء»-ро нақл кунед.
14. Дар «Наводир-ул-вақоء» қадом лаҳзаҳои шарҳиҳолии нависандा инъикос шудааст?
15. Дар қадом фаслҳои ин асар мусофирати нависанда ба Русия баён гардидааст?
16. Назари Аҳмади Донии ба авзои Бухоро ва муқоисаи он бо Русияро нақл кунед.
17. Аҳмади Донии оид ба муносибатҳои ахлоқ ва оиласдорӣ чӣ алоқа дорад?
18. Доир ба фаслҳои ҳамосии «Наводир-ул-вақоء» маълумот дигҳед.
19. Дар ҳусуси шахсият ва корномаи Шукурбек чӣ медонед?
20. Тағовути боби 15-уми «Наводир-ул-вақоء» аз дигар бобҳои он дар ҷист?
21. Мазмуни муҳтасари «Рисола ё муҳтасаре аз таърихи салтанати хонадони Мангития»-ро нақл кунед.
22. Таваҷҷӯҳи Аҳмади Донии ба қадоме аз амирони мангит бештар аст?
23. Тағовути «Наводир-ул-вақоء» ва «Рисола»-ро дар чӣ мебинед?
24. Аҳмади Донии дар таълифи «Рисола» ба қадом ҳулоса омадааст?
25. Оид ба ҷараёни маорифпарварӣ чӣ медонед?
26. Ҷаро Донишро асосгузори ҷараёни маорифпарварӣ медонанд?
27. Таъсири Аҳмади Донии ба маорифпарварони дигарро шарҳ дигҳед.

## САВОЛНОМАИ ТЕСТӢ

1. «Калла» лақаби кист?

A.	Сайиидо	C.	Хозиқ
B.	Соиб	D.	Мирзо Содиқ
E.	Донииш		

2. Аҳмади Донииш дар қуҷо ба дунё омадааст?

A.	Тошканд	C.	Самарқанд
B.	Хоразм	D.	Хуҷанд
E.	Бухоро		

3. Аҳмади Донииш кай ба дунё омадааст?

A.	соли 1786	C.	соли 1806
B.	соли 1796	D.	соли 1816
E.	соли 1826		

4. Мулло Мирносир кӣ буд?

A.	ҳамсабақи Донииш	C.	тагоу Донииш
B.	амаки Донииш	D.	яке аз дӯстони Донииш
E.	падари Донииш		

5. Дониишро қадом сол ба мактаби қоригӣ додаанд?

A.	соли 1812	C.	соли 1830
B.	соли 1822	D.	соли 1834
E.	соли 1838		

6. Қадом сол Донииш ба мадраса дохил шудааст?

A.	соли 1822	C.	соли 1836
B.	соли 1828	D.	соли 1839
E.	соли 1842		

7. Донииш кай ба дарбор даъват шуд?

A.	соли 1842	C.	соли 1850
B.	соли 1846	D.	соли 1852
E.	соли 1855		

8. Сафари аввали Донии ба Русия кай иттифоқ афтодааст?

A.	соли 1827	C.	соли 1840
B.	соли 1837	D.	соли 1847
E.	соли 1857		

9. Сафари аввали Донии чанд моҳ давом кардааст?

A.	ҳафт моҳ	C.	панҷ моҳ
B.	шаш моҳ	D.	чор моҳ
E.	се моҳ		

10. Сафари дувуми Донии ба Русия кай иттифоқ афтодааст?

A.	соли 1829	C.	соли 1849
B.	соли 1839	D.	соли 1859
E.	соли 1869		

11. Унвони илмии «Ӯроқ»-ро ба қадоме аз ин адібон додаанд?

A.	Мүшиғиқӣ	C.	Соиб
B.	Сайидо	D.	Бедил
E.	Донии		

12. Ба Аҳмади Донии қадомин амири Бухоро унвони «Ӯроқ»-ро сазовор доност?

A.	амир Ҳайдар	C.	амир Абдулаҳад
B.	амир Насруллоҳ	D.	амир Олим
E.	амир Музаффар		

13. Сафари сеюми Аҳмади Донии ба Русия қадом сол иттифоқ афтодааст?

A.	соли 1833	C.	соли 1853
B.	соли 1843	D.	соли 1863
E.	соли 1873		

14. Таассуроти сафар ва пешниҳодоти худро Аҳмади Донии дар қадом асараши бештар дарҷ кардааст?

A.	дар «Манозир-ул-кавокиб»	C.	дар «Таърихча»
B.	дар «Рисола-фӯ-аъмол-ул-қӯра»	D.	дар «Наводир-ул-вақоєъ»
E.	дар «Рисола дар назми тамаддун ва таовун»		

15. Кадоме аз ин амирон Донииро аз дарбор ба дурттар фиристодааст?

A.	амир Ҳайдар	C.	амир Абдулаҳад
B.	амир Насруллоҳ	D.	амир Олим
E.	амир Музаттифар		

16. Аҳмади Донии ба кадоме аз ин шаҳрҳо ба кор фиристода шуд?

A.	Дарвоз	C.	Хоразм
B.	Ҳисор	D.	Самарқанд
E.	Ғузор		

17. Донии боз ба кадоме аз ин шаҳрҳо ба кор равон карда шуд?

A.	ба Хоразм	C.	ба Ҳисор
B.	ба Дарвоз	D.	ба Самарқанд
E.	ба Наҳрпай		

18. Донии дар Тошкант ба кадом мунавварфикри рус шинос мешавад?

A.	E. Григорев	C.	Константин
B.	Колзаков	D.	Сафронов
E.	П. И. Пошино		

19. Донии ба кадом шарқшиноси рус шинос шудааст?

A.	Саблуков	C.	Е.Э.Бертелс
B.	Климович	D.	И.Ю. Крачковский
E.	Григорев		

20. Донии ба кадоме аз ин ҳарбиёни рус шинос мешавад?

A.	Волков	C.	Марков
B.	Медведов	D.	Петров
E.	Стремоухов		

21. Кадом сол Донии дар мадрасаи Мири Араб соҳибҳуҷрашуда кори илмӣ мекунад?

A.	соли 1849	C.	соли 1869
B.	соли 1859	D.	соли 1879
E.	соли 1889		

22. Поеңи рұзгори адіб дар күчо сипары шудааст?

A.	Наұрпай	C.	Хоразм
B.	Гузор	D.	Тошкант
E.	Бухоро		

23. Донии кадом сол олами фониро тарқ кардааст?

A.	соли 1857	C.	соли 1877
B.	соли 1867	D.	соли 1887
E.	соли 1897		

24. Байти зеринро кү гүфтааст?

Хұнар кадом, ки бо ман нағашит рүй ба рүй,  
Кадом илм, ки бо ман накард, истиқбол.

A.	Сайїидо	C.	Бедил
B.	Соиб	D.	Хозиқ
E.	Донии		

25. Эңдиети Донии чанд солро фаро мегирад?

A.	31 солро	C.	51 солро
B.	41 солро	D.	61 солро
E.	71 солро		

26. «Манозир-ул-кавокиб» асари кист?

A.	Хилолій	C.	Бедил
B.	Восифій	D.	Хозиқ
E.	Донии		

27. АхмадиДонии дар кадомин шаҳрхо қозай таъйин шуда буд?

A.	Хисору Тирмиз	C.	Хұчанду Истарағашан
B.	Хоразму Хева	D.	Конибодому Исфара
E.	Гузору Наұрпай		

28. «Наводир-ул-вакөеъ» асари кист?

A.	Хилолій	C.	Мирзо Содиқ
B.	Хозиқ	D.	Бедил
E.	Донии		

29. «Рисола-фӣ-аъмол-ил-кӯра» асари кист?

A.	Ҷомӣ	C.	Саййидо
B.	Ҳусайн Вонз	D.	Ҳозиқ
E.	Донии		

30. Кадоме аз ин асарҳо аз Аҳмади Донии аст?

A.	«Бадоеъ-ул-вақоєъ»	C.	«Шаҳроиҷӯб»
B.	«Баҳориёт»	D.	«Ирфон»
E.	«Таъодули ҳамсаи мутаҳҳайира»		

31. «Меъёр-умт-тадайюн» асари кист?

A.	Восифӣ	C.	Бедил
B.	Саййидо	D.	Ҳозиқ
E.	Донии		

32. «Рисола ё муҳтасаре аз таърихи салтанати хонадони Мангития»-асари кист?

A.	Восифӣ	C.	Саййидо
B.	Ҳилолӣ	D.	Соиб
E.	Донии		

33. Ин матлаъ аз газали кист?

Абрӯйи чун ҳилоли ту ҷонро шикор кард,  
Мижгони обдори ту дил бекарор кард.

A.	Ҷомӣ	C.	Саййидо
B.	Ҳилолӣ	D.	Бедил
E.	Донии		

34. Эҷодкори «Наводир-ул-вақоєъ» кист?

A.	Ҷомӣ	C.	Бедил
B.	Восифӣ	D.	Ҳозиқ
E.	Донии		

35. «Наводир-ул-вақоєъ» натиҷаи меҳнати чандсолаи муаллиф аст?

A.	яқсола	C.	8-сола
B.	5-сола	D.	10-сола
E.	15-сола		

36. Санас таълифи «Наводир-ул-вақоє»-ро ёбед?

A.	соли 1845	C.	соли 1865
B.	соли 1855	D.	соли 1875
E.	соли 1885		

37. «Наводир-ул-вақоє» дорои чанд боб аст?

A.	63 боб	C.	43 боб
B.	53 боб	D.	33 боб
E.	23 боб		

38. «Дар таҳқиқи ҳуқуқи абавайни»-боби чандуми «Наводир-ул-вақоє» аст?

A.	бооби 5	C.	бооби 3
B.	бооби 4	D.	бооби 2
E.	бооби 1		

39. Ҳикояти «Абулқосимбӣ ва сафари Русия» бооби чандуми «Наводир-ул-вақоє» аст?

A.	бооби 11	C.	бооби 9
B.	бооби 10	D.	бооби 8
E.	бооби 7		

40. Боби 23-юми «Наводир-ул-вақоє» чӣ ном дорад?

A.	«Дар сирати подиоҳон»	C.	«Дар фазилати қаноат»
B.	«Дар ахлоқи дарвешон»	D.	«Дар фавоиди хомӯшиӣ»
E.	«Дар ташихиси ахлоқи инсон»		

41. «Ҳикояти Ҳолмуҳаммади Бойсунӣ» дар қадом бооби «Наводир-ул-вақоє» оварда шудааст?

A.	дар бооби 23-юм	C.	дар бооби 20-ум
B.	дар бооби 22-юм	D.	дар бооби 19-ум
E.	дар бооби 18-ум		

42. Бунёдгузори ҷараёни маорифпарварӣ қадоме аз ин адабон аст?

A.	Ҷомӣ	C.	Восифӣ
B.	Ҳусайн Вонӣ	D.	Сайидо
E.	Донии		

## САВДО

*Гайри ранҷурон зи кас аҳволи  
ранҷурон мапурс,  
Захм донад, чист ҳоли чисми  
логар тегро.*



Яке аз шоирони хушзваки нимаи дуюми асри XIX Абдулқодирхочаи Савдо дар рушди адабиёти давр саҳми сазовор гузаштааст. Ў асосан шоири ғазалсаро буда, дар таҳаввули навъҳои адабии дигар низ ҳиссагузор аст.

Абдулқодирхочаи Савдо дар Бухоро ба дунё омадааст ва санаи валодати ўро миёнаи солҳои 1823-1825 муқаррар кардаанд. Тибқи шаҳодати Возеҳдар «Тухфат-ул-аҳбоб», Савдо ба хонадони олимӣ маъруфи асри XVII - Мавлоно Шариф тааллук доштааст. Қорӣ Раҳматуллоҳи Возеҳ дар хусуси дониши ҳаматарафаи Абдулқодирхочаи Савдо ва тақрибан дар овони 20 - 22 - солагӣ мадрасаро хатм намудани ў хабар медиҳад, ки хеле муҳим ва арзишманд мебошад. Савдо чи дар илмҳои табииатшиносӣ мисли риёзиёт, табииёт, нучум, ҳандаса ва чи дар илмҳои инсоншиносӣ, ба монанди таъриҳ, адабиёт, сарфу нахв, лугат, мантиқ, ҳикмат ва ғайра баҳраи хеле комил дошта, нозукиҳои улуми мусиқӣ, аз чумла, «Шашмақом»-ро низ азбар намуда, ҳатто дар навохтани асбоби мусикии танбӯр соҳибтабъ будааст.

Тазкиранигородон – Ҳашмат ва Садри Зиё овардаанд, ки Савдо илми ҳатро ҳам хуб омӯхта, ба ҳаттотӣ низ машғул будааст. Вале пеш аз ҳама, Савдо дар таърихи адабиёти тоҷик ҳамчун шоири лирик-ғазалсаро шуҳрат дорад. Ў аз авони хурдсолӣ, ҳангоми таҳсил дар мадраса ба эҷоди шеър низ шуғл варзидааст. Муҳим он аст, ки шоир дар эҷоди ғазалиёту мусамматҳо таҳаллуси «Савдо»-ро ба кор бурда, дар эҷоди осори танзомез таҳаллуси «Бепул»-ро кор фармудааст. Зиёда аз ин, Мирзо Абдулазими Сомӣ дар «Миръот-ул-хаёл» хабар медиҳад, ки Савдо дар аҳди

Насруллоҳон (1826-1860) ба дарбор ҷалб карда мешавад ва ў дар ин ҷо бо пешаи тарроҳӣ (кашидани тарҳи иморатҳо) ва наққошӣ қасби маош мекардааст.

Муаллифи ҳамин тазкира, яъне дар аҳди амир Насруллоҳон ба дарбор роҳ ёфтани Мирзо Абдулқодирхоча Савдоро хотиррасон менамояд. Аз ҷумла, ў таъкид менамояд, ки:

*Дар айёми сultonни волоҷаноб,  
Амир Насрулоҳи баҳодурхитоб.  
Ба тарроҳию нақи маъмур буд,  
Зи инъоми алтоф масрур буд.*

Баъди ба сари қудрат омадани писари Насруллоҳон – амир Музаффархон (1860-1885) Савдо ҳамчун яке аз надимони хоси Музаффархон фаъолият кардааст. Вале маълум аст, ки амир Музаффархон хеле шахси айёшу камҳавсала ва нисбат ба мулку давлат бепарвотаре будааст ва аз ин рӯ, ин хислати ў ба Савдо ҷандон писанд наомадааст. Соли 1873 Абдулқодирхочаи Савдо бо як супориши амир Музаффархон роҳи Балҷувонро пеш мегирад, вале аз рӯйи тасдики устод С.Айнӣ, шоир дар синни 50-солагӣ дар дарёи Вахш гарқ шудааст.

## ЭҶОДИЁТИ САВДО

Савдо, асосан дар эҷоди ғазал, рубойӣ, мусаммат табъи баланд доштааст, вале бисёр афсӯс, ки тангии майшӣ ўро имкон надодааст, ки ашъорашро мураттаб намуда, ба табъ расонад. Аз тарафи дигар, Абдулқодирхочаи Савдо дар таҳаввули насри бадей низ саҳми босазо дорад. Ашъори ғиноии ў аз мавзӯъҳои ишқу ошиқӣ, шӯру исёнҳои қалбии инсонӣ, ҳиссиёти нозуку латифи одамӣ, бемехрии маҳбуба, вафодории ошиқ, бесабрию ношикебоии маъшуқа ва бовафоиву шикебоии ошиқ ва ғайра иборат аст.

Умуман, лирика ва осори манзуими Савдоро муҳакқиқон иборат аз ду қисмат донистаанд: лирикаи ошиқӣ ва ашъори ҳаҷвӣ – мутобибӣ. Дар рӯзгори Савдо таъсири Бедил ва ҷараёни бедилизм дар шеъру адаби Осиёи Миёна маҳсус буд. Аз ин рӯ, ин таъсир дар ашъори Савдо низ ба ҳубӣ ба мушоҳида мерасад. Албатта, ашъоре, ки то андозае оҳангҳои тасаввӯфӣ доранд, ў дар тақлид ба ғазалиёти Ҳофиз эҷод кардааст ва чунин муносибати Савдо дар пайравии ашъори Бедил низ ба мушоҳида мерасанд. Чунончи, ғазали зеринро, ки зери нуфузи ашъори абулмаонӣ Мирзо Абдулқодир Бедил гуфтааст, мунтаҳабан зикр ҳоҳем кард:

*Гайри ранчурон зи кас аҳволи ранчурон мапурс,  
 Захм донад, чист ҳоли чисми логар тегро.  
 Донишат гар ҳаст, асбоби тамаллук гӯ, мабош,  
 Зевараши лозим набошад, ҳаст ҷавҳар тегро.  
 Аз мувосоҳои<sup>52</sup> софитинатон эмин мабош,  
 Фитнаҳо дар табъи ҳамвор аст музмар тегро.  
 Фитнаҷӯёни замонро тарбият кардан хатост,  
 Ҷарх аз моҳи нав охир ҳӯрд бар сар тегро.  
 Аз фусуни тарбиятҳои замон эмин мабош,  
 Рӯй бар санг аст аз дасти фасонгар<sup>53</sup> тегро....  
 Табъи Савдо пур зи истеҳсоли дунон тира аст,  
 Санги нохуш аз фасон<sup>54</sup> созад муқаддар<sup>55</sup> тегро.*

Ғазали мазкур хеле ҳунармандона эҷод шудааст, мундариҷа ва мавзӯи асосии он иҷтимоӣ-шиквой буда, ҳолати қаҳрамони лирикиро фаро гирифтааст. Азбаски бунёди тематикии он ҳолати иҷтимоист, аз ин рӯ, ҳусусиятҳои шаклии он низ ба мундариҷа комилан тобеъ шудааст.

Аз нигоҳи вазн ғазали боло хеле ҷолиб аст ва тобиши қавии андарзӣ-мавъизатӣ, насиҳатӣ дорад. Он дар баҳри рамал иншо шудааст, ки арконаш чунин аст:

- v - - / - v - - v - - / - v - - v - - /v - ё: - v ~

Фоъилотун, фоъилотун, фоъилотун, фоъилун ё фоъилон ва ғайра.

То ба имрӯзҳо ҷамъоварии абёти парешони Савдо идома дорад ва он чи аҳли илм то кунун дастрас намудаанд, чунин аст: 5 қасида, 56 ғазал, 2 мусаммати мухаммас, 6 маснавӣ, 9 рубой, 11 фард, 1 марсия, 1 тарҷеъбанд, 1 таъриҳ ва ҳафт ҳикояти мансур, ки яке аз онҳо ба номи «Музҳикот»<sup>56</sup> машҳур аст.

Дар ашъори ғиноии ӯ, ки ғазалиёт қисмати марказии онро фароҳам овардааст, ишқ ва мавзӯъҳои ишқӣ, нозу истигнои маъшуқа, азоби ҳичрону дарди ҷудоӣ, умеди висолу дурии фироқ, таъчили маҳбуబаву шикебоии ошиқ ба таври хеле воқеӣ, мушаххас, дилпазиру ҳулоҳонг, гӯшнавозу ҷаззоб, матлубу мақбул ва бо ҳунари волои шоирона эҷод гардидааст:

*Омадӣ, ҳарфи ниҳонӣ ба ту дорам, биниишин,  
 Дарди ҳичрон ба ту як-як бишуморам, биниишин.*

<sup>52</sup> Мувосо – созиш, ёрӣ

<sup>53</sup> Фасонгар – ҷарҳӣ

<sup>54</sup> Фасон – қайроқ

<sup>55</sup> Муқаддар – тира, сиёҳ

<sup>56</sup> Музҳикот – мутобибот

*Нафасе сабр намо, ин ҳама таъчил макун,  
Пеши ту қиссае аз хуни дил орам, бинишин.  
Ҳама сармоя ба савдоу ту додам, ҳайҳот,  
Ним чон мондаву он ҳам бисупорам, бинишин.  
Хуштар аз чони ҷаҳон донамат, аммо чӣ кунам,  
Мадади толеъу иқбол надорам, бинишин.  
Омадӣ бар сару имрӯз тараҳҳум кардӣ,  
Рӯйи худ бар кафи поӣ ту гузорам, бинишин.  
Аз гами турраи ошуфтаат ошуфта шудам,  
Ҷамъ гардон ба мурувват дили зорам, бинишин.  
Солҳо зон нигаҳи масти ту будам маҳмур,  
То зи сар дур шавад ранчи ҳуморам, бинишин.  
Ҳаст сармашиқи дабистони дилам ёди хатат,  
Рӯзу шаб нест ҷуз ин шева шиорам, бинишин.  
Бармачин домон аз хоки ман, андешиа макун,  
Пок бар боди фано рафт губорам, бинишин.  
Ҳар кас андуҳи дили хеш ба ёраш гӯяд,  
Дар ду олам набувад гайри ту ёрам, бинишин.  
Дил ба ҷуз васли ту бо ҳеч масалло нашавад,  
Нест дар ҳаҷри ту орому қарорам, бинишин.*

Яке аз ҷанбаҳои ҳунарии ғазалиёти Абдулқодирхочаи Савдо дарёфту корбости радиф аст ва ҳунари ӯ дар истифодаи радиф ба ҳаддест, ки шояд кам шоире бошад, ки онро ҳис намояду дар шеъраш дар ҷунин шакл аз он кор бигираад. Масалан, қаблан мо огоҳ шудем, ки ҷун ғараз ҳасби ҳол, авзои қавии иҷтимоӣ бошад, ӯ аз тег кор гирифта, барои таъкиди маъно онро (тегро) радиф қарор медиҳад. Дар ғазали зикршуда, ки ҳадаф ҳичрон, фироқ, дурӣ, сангдилию бемехрии маҳбуба аст, лаҳзаи висол, ки даме даст додааст, онро ғанимат медонад ва қалимаи биниширо (сабри маҳбубаро) барои таъкиди маъно ва қавӣ баромадани мундариҷаи ғазал радиф қарор медиҳад. Дар ғазали зикршуда, ки аз ёздаҳ байт иборат аст, дувоздаҳ бор қалимаи (феъли амрии) бинишин ба сифати радиф таъкидан оварда мешавад, ки мақсад ҳамоно пойдории висол мебошад. Дар ашъори ғиноии Савдо, инҷунин мавзӯъҳои дигар, аз қабили ҳаҷву танқид ва ҳазлу шӯҳӣ низ хеле амиқ решаш дорад ва хеле қавӣ садо медиҳад. Ӯ дар ин ашъори худ, баҳусус амирону ҳокимон, золимону мумсиқон, фиребгарону қалтабонон, рӯҳониёни мутаассибу риёкоронро саҳт нақуҳиши менамояд ва дар айни ҳол, ба ҳимояиadolati иҷтимоӣ мекезад. Ҷунончи, дар ин шеъраш зоҳидонро, ки ба зуҳди риёй рӯ овардаву асосҳои динро дуруст намедонанд, саҳт танқид мекунад:

*Зоҳид, чӣ дуҳӣ маро ту пандо?  
Чун панди ту нест судмандо.  
Ман нӯши гирифтам аз лабонаш,  
Дигар чӣ кунӣ ҳадиси қандо?  
Ишақидани мо на ихтиёрист,  
Моро накунед ришиҳандо.  
Тарзи дигаре биёр, Савдо,  
Чун тарзи туро намехарандо.*

Дар танқиди зоҳидони риёй ў ба пояи Камоли Хучандӣ нарасида бошад ҳам, пазироии анъанаро идома додааст. Ҳаҷву танқиди Савдо ҷанбаи ҳазлу шӯхии кинояномезе дорад, ки ин падида хоси худи ин шоир аст. Ин ҷиҳатро Қорӣ Раҳматуллоҳи Возех ва Шамсуддини Шоҳин низ тақвият додаанд. Ҳамин ҳиссииёти баланди ҳазлу шӯҳӣ ҳатто дар ғазалиёти ишқии шоир низ ба мушоҳида мерасад.

#### **Чунончи:**

*Дил гум шуда, ман ба пеши раммол  
Рафтам, ки барои ман бизан фол.  
Оҳид, ки «Ин матоъ бурдаст  
Маҳбубаки шӯхи хурдакаксол»  
Як зарра вафо бурун наомад,  
Хоки ҳама бехтам ба гирбол.  
Саҳл аст, ки дар ҷафо бисабрам,  
Хосияти сабр ҳаст исҳол.  
Ай ҷони балоқашида, меоҳ  
В-эй қалби ситамрасида, менол.  
Акнун ту ба дасти ишиқи ўйӣ  
Монандай мурда пеши гассол.  
Пас, дар ҳама умри ҳуд надидам,  
Ороми тану фарогати бол.  
Хубон чу ба мо биштифотанд,  
Моро чӣ зарурат аст ин ҳол?  
Савдо, сари ишқбозият ҳаст,  
Аввал ба каф ор маблагу мол.*

Ин шеър аслан ишқӣ буда, оҳанги бисёр нозуки шӯхиомезе дорад, ки хоси сабки Савдо аст.

Ҳадафи шоир баёни арзи ҳоли ошиқ буда, зимнан ҳаҷви раммол низ хеле устодона ба тасвир омадааст, ки танқиди хурофот мебошад. Шоир дар маъниофариву мазмунсозӣ аз санъатҳои шеърии иғроқ, киноя, маҷоз, тавсиф, таносуби сухан, ниҳо,

ташбех, истиора ва гайра хеле ухдабароёнаву ҳунармандона кор гирифтааст.

Аз нигохи хусусиятҳои шаклӣ низ ғазали боло ҷолибу ҳонданист. Ғазал мураддаф нест. Қоғияҳои он қалимаҳои раммол, фол, ҳурдакаксол, ғирбол, исҳол, менол, ғассол, бол, ҳол, мол аст. Дар ин қалимаҳои қоғия ҷузви «-ол» решай қоғия буда, ҳарфи «о» ридфи муфрад ва ҳарфи «л» равист. Ҳуди қоғия қоғияни муқайяд мебошад, зеро пас аз равӣ үнсури дигар надорад.

Ғазал дар баҳри ҳазаҷи мусаддаси аҳраби мақбузи мақсур (ё маҳзуф) эҷод шудааст, ки афоъили он ҷунин мебошад:

- - v / v - v - / v - ~ / v - - /

яъне: мафъӯлу мафоъилун, фаъӯлон ё ин ки фаъӯлун.

Вале аз нигохи истифодаи қалимаҳо чанд феъли ҳудсоз (иҳтирои ҳуди Савдо) дида мешавад. Он қалимаҳо: бисабрам маънни сабр қунам, меоҳоҳ қаш ё оҳ гӯй, биилтифотанд – илтифот намоянд мебошад. Албатта, ҷунин тарзи қалимасозӣ ҳоси сабки Савдо буда, ҳилоғи иштиқоқ аст. Вале барои оҳанги шӯҳиомез қасб кардани ғазал ҳидмат мекунанд.

Бояд гуфт, ки дар лирикаи Савдо андешаҳои маорифпарварӣ ва ҷунбишҳои мафкуравию барҳӯрдҳои сиёсӣ ҳанӯз мушоҳиданашаванд аст, зеро ҷунин ҷунбишҳо, бедоршавиҳо, растоҳезҳои зеҳнӣ, бардоштҳои ақлонӣ, раҳой аз тафаккури сирғон ғуломона то андозае пас аз нашрҳои «Наводир-ул-вақоء»-и Аҳмад Маҳдуми Дониш, «Савонеҳ-ул-масолик»-и Қорӣ Раҳматуллоҳи Возех, «Туҳафи аҳли Бухоро»-и Мирзо Сироҷ ва гайра ба миён омад ва аз ин рӯ, яке аз ҳидматҳои хеле шоистаи Савдо дар инъикоси мафкураи аср дар лирика ва насрни бадеист. Дар ашъори гиноии ўмавзӯъҳои дигари иҷтимоӣ, аз қабили: шиква аз камбизоатӣ, аз тангии майшӣ, норизоӣ аз бекадрии аҳли илм, маориф, фарҳанг, санъат, бекадрии ҳунар, эҷоди бадеъ, танқиди хислатҳои разилаи инсонӣ, аз қабили: кибру ғурур, бузургманишию ҳудҳоҳӣ, ҳавобаландию такаббур, пастфитратӣ, мардумфиребӣ, ғаммозию чоплусӣ, муфтҳӯрию ҳаннотӣ ва гайра хеле хуб ба тасвир омадааст. Аз тарафи дигар, дар ашъори Савдо хислатҳои ҳамидаи инсонӣ васф карда мешавад ва аз ҷумла, шоир ҷунин сифатҳои инсонӣ: саҳоватмандӣ, олиҳимматӣ, хайрҳоҳӣ, некукорӣ, илмдӯстӣ, хирадмандӣ, раъиятнавозӣ, ҳалқдӯстӣ, ватанпарварӣ, меҳнати соғдилона, фурӯтанӣ, шикастанафсӣ, хоксорӣ, пуртоқатӣ, сабурӣ ва гайраро ҷонибдорӣ менамояд. Албатта, Савдо дар

огози эчдиёти хеш бештар ба шуарои номии точик, мисли Хоча Шамсуддин Мухаммад Ҳофизи Шерозӣ, Мирзо Абдулқодири Бедил ва дигар шоирони соҳибмактаб пайравӣ намуда, ашъори уҳдабароёна эҷод кардааст. Вале мо ҳеч гоҳ чунин даъво надорем, ки эчдиёти Савдо ба қуллӣ тақлидист. Аз тарафи дигар, агар мантиқан андеша карда шавад, ҳар шоире наметавонад ба Ҳофизу Бедил ва дигар симоҳои ҷаҳонии адабиёти точик сару кор бигирад. Аз ин рӯ, ҳуди далели ба ашъори Ҳофизу Бедил рӯ овардани Савдо ба ҷашорати истеъдоду маҳорат ва донишу малакаи эҷодии ўст, ки тавассути осори маҳфузмондаи ўқазоват карда мешавад.

Дигар аз ҷанбаҳои намоёни ашъори Савдо ва осори мансури ў тобиши хеле қавии ҳаҷвӣ доштани онҳо мебошад. Ў ҳам дар назм ва ҳам дар наср аз ҳикоёту латифаҳо, аз таъбироту суханҳои вирдизабонӣ хеле нозуқ кор мегирад ва дар натиҷаи он ҳаҷви малехе рӯйи кор ҳувайдо мешавад. Инчунин, оҳанги тасвир тобиши ҳаҷвию танқидӣ қасб мекунад. Адабиётшиносон мероси Савдоро, ки ҷанбаи мутобибавӣ дорад, дорои се баҳш донистаанд:

1. Ашъори мутобибавие, ки ба тариқи зарофат – ҳазломезу шӯҳиомез эҷод шудааст;
2. Ашъоре, ки дар пайравии Абӯисҳоқи Атъимаи Шерозӣ таълиф гардидааст;
3. Ашъори мутобибавие, ки тавассути он иллатҳои ҷомеа танқиду мазаммат шудаанд.

Чунин табақабандӣ, ҳатто ашъори ошиқонаи Савдоро низ фаро мегирад. Ҷанбаи ашъори мазкури Савдоро мусирони ў – Шоҳину Ҳайрат идома баҳшидаанд ва гуфтани мумкин аст, ки ҳатто муваффақият ҳам пайдо кардаанд. Албатта, ин мавзӯъ дар эҷодиёти Савдо нав нест, зоро ҳаҷву мутобиба дар адабиёти точик яке аз мавзӯъҳои ҷовидона мебошад ва ғолибан яке аз мавзӯъҳои марказии ашъори шоирони то устод Рӯдакӣ будааст. Танҳо ба ёд овардани он қиғоя аст, ки ҳатто дар адабиёти шифоҳӣ низ он мавқеи маҳсус дорад ва далели ин қазоват як қитъаи ҳаҷвии мардумони Балх дар ҳичои Асад ибни Абдуллоҳ аст, ки тибқи шаҳодати «Таърихи Табарӣ», ки соли 725 эҷод шудааст ва ҳаҷви сиёсӣ аст:

*Aз Ҳуталон омадаиҳ,  
Рӯ ба табоҳ омадаиҳ.  
Хушку низор омадаиҳ,  
Овора боз омадаиҳ.*

Албатта, дар ашъори шоирони асри X ин мавзӯй хеле устувор гардида, ҳатто ба ҳамосаҳои миллӣ ворид шудааст ва далели қавии он эпизодҳои ҳаҷвӣ-танқидӣ ва мutoибавии «Шоҳнома»-и Фирдавсии Тӯсӣ мебошад. Мо дар ин асар, яъне «Шоҳнома», ҳаҷви сиёсиро мебинем, ки голибан шоҳон, сиёсатмадорон танқид карда мешаванд, баҳусус Ковусшоҳ, Афросиёб, Захҳок, Ҷамshed, Салм, Тур ва дигарон. Инчунин рӯҳониёни зардӯштӣ, ки риё кардаанд, сарлашкарон, паҳлавонон ва гайра. Дар асри XII Сӯзании Самарқандӣ ҳаҷвро аз ҳадди эътидол бароварда, ба ҳаҷви қабеҳ бадал соҳт. Дар эҷодиёти Убайди Зоконӣ оҳангӣ хеле ҷиддӣ қасб намуд. Анъанаи ўро то андозае Абдураҳмони Мушфиқӣ қабул карду тақвият баҳшид ва гайра.

Вале ҷанбаи малеҳи онро адабиёти тасаввуфӣ пазируфт, ки намунаҳои беҳтарини он дар маснавиҳо ва ашъори лирикии Саноии Ғазнавӣ (маҳсусан, дар «Корномаи Балҳ») тақвият баҳшид. Дар осори Фариудддини Аттор ва маҳсусан, дар маснавии Ҷалолуддини Балҳӣ чилои тозаву нодир гирифт ва писанди ҳамагон шуд. Аз ин нуқтаи назар, Савдо анъанаи мазкурро дар давраи тамоман нав, бо тобиши дигар эҳё кард. Муосирони ў ба ин ҷанбаи умушибашарӣ баҳшиданд ва манзури мо эҷодиёти Аҳмади Доғиши, Қорӣ Раҳматуллоҳи Возеҳ ва Мирзо Сироҷи Ҳаким мебошад. Тозакориҳои Савдо ҳам дар назм ва ҳам дар наср идома баҳшидани мавзӯи мазкур мебошад.

### МАВЗŪЙ ВА МУНДАРИЧАИ «МУЗҲИКОТ»

Савдо на танҳо шоири тавоно, балки дар насли адабӣ ҳам табии баланд доштани худро нишон додааст. Аз ў асари мансур низ боқӣ мондааст, ки намунаи хеле хуби насли мutoибавӣ мебошад. Ин асари мutoибавӣ таҳти унвони «Музҳикот» машҳур аст. Асари мазкур аз панҷ қисм иборат буда, муаллиф онҳоро таҳти унвони «Нағма» ёд кардааст. Жанри «Музҳикот» анъанавӣ нест. Масалан, ба асарҳои машҳуртарин нависандай ҳаҷвнигори асри XIV – Убайди Зоконӣ («Ахлоқ-ул-ашроф», «Сад панд», «Даҳ фасл» ё «Таърифот» ва гайра) монанд нест. Яъне, аз ҷиҳати хусусиятҳои жанрӣ асари Савдо навоварӣ дар насли бадеист. Аз ин рӯ, дар лексикаи забони адабии тоҷик низ таъсири фаровон гузоштааст.

Аз жанри дигар, дар насли ҳаҷвию мutoибавии Савдо унсурҳои насли мусаҷҷаҷӣ ба назар мерасад, ки ин унсур яке аз хусусиятҳои насли бадеии мutoибавии нависандаро фароҳам овардааст: «Аммо мисрае намехонд, ки калимоташ пӯла нашуда бошад ва аркони

авзонаш щўла. То ҳалворй гоҳе лўндае ҳалвое дар кори мулло кардй ва муллоро аз ин ҳавои бедуд хушнуд соҳтй. Мулло бо даҳони ширин ба ширинақолй ба мадҳи зуҳурулғайбаш низ пардохтй».

Баъзе аз бобҳои «Музҳикот»-и Савдо хеле хотирмону ҷолибанд. Аз ҷумла, боби «Нағмаи ҷаҳорум: Достони Бибиганирии Кайвонӣ ва Она Маҷони Ҳодим». Эпизоде дорад, ҷунончи: «Рӯзе дар маҷлисе, ки ҷамъе аз занони акобири аъён ҳозир буданд, келинбикаи баландҳиккаро зиён гирифт (бемор шуд). Лаб мегазиду дандон меҳоид. Бибиганирии Кайвонӣ ба тарзи муомилашиносӣ ва қоидадонӣ ба дастур дар кораш кард, муфид наяфтод. То Она Маҷони Ҳодим пеш омада гуфт:

— Эй, дугона, корро бебаёна (номаълум) бояд кард ва тадбирро мавқеъ бояд шинохт, то ки ҷарҳ чун тир бар нишона ояд. Бибӣ Маҳрӯй-модаршӯи ман, дасте дорад эм ва таҷрибае дорад қадим, касе ўро биёрад, то алases фармояд.

Чун ўро оварданд, ҷӯбе гирифту латтаву дастмони ҷарбӣ бар он ҷониҳа, оташ дардода алиларо (беморро) ҷодире дар сар андохта, дар ҷое нишонда, оташро дар гирди сараш ҷарҳ гардонда, ҳондан оғоз кард, ки:

*Алас, алас, алас, алас!  
Кулли балолардан ҳалас,  
Ҷӯлларга бор, кулларга бор!*

Чанд бор бар ў дамиду кафи обе бар руҳсорааш пошид. Фурсате ҳанӯз нарафта, ки келинбикка ҷашм кушода ба ҳол омад ва мутаранними ин мақол гардид:

*Ай очаҷон, бар нағаси покат оғарин,  
Бар қуртai даридаи садҷокат оғарин.  
Ҷӯғизанони шаҳру мазангони бодия  
Доранд бар фатонату идрокат оғарин.  
Бо ин ҳама наҳифию<sup>57</sup> барҷоймондагӣ  
Бар дасти ҷусту бозу ҷолокат оғарин...»*

Ҳикояти мазкур ба нодонии хусусан занони он рӯзгор баҳшида шудааст, ки ҷунун рафтори онҳо боварӣ ба дин нею балки бадномкунии дин аст. Инҳо на тоифаи занону бонувони одӣ, балки ашрофзодагонанд. Онҳо дар камақлию эътиқод ба ҳурофот ҳаҷв карда мешаванд. Аз ин рӯ, шеъри ҳаҷвиро Савдо аз забони ҳамон «келинчаки bemorshuda» меорад, ки ба риёни зани аласкунанда даҳл дорад.

<sup>57</sup> **Наҳифӣ** – сустӣ

Як хусусияти ниҳоят ҷолиби дигари эҷодиёти мутобибавии манзуму мансури Абдулқодирхочаи Савдо боз дар он аст, ки ў таркиби лугавии хеле аҷоиб дорад. Истифодаи қалимаҳову ибораҳои ҳалқӣ-гуфтугӯй, куртаи дарида, даму нафас, алас, дугона, бебаёна, дастмол ва гайра. Инчунин Савдо баъзе қалимаҳоро ҳуд месозад, қашф мекунад, ки онҳо ба қоидаҳои сарфу наҳв чандон итоат намекунанд. Масалан: сихи хала (ҷӯбчае, ки маркабро бо он идора мекунанд), ишқидан (ошиқ шудан), меоҳ (оҳ гуфтан), палавидан (ош ҳӯрдан), чико (чи кор), тӯгрӣ (рост), фиребидан (фиреб додан), ҷалидан (мутобиқ шудан) ва гайра. Яъне ў исмҳоро ҳамчун феъл ба кор бурдааст ва ин тарзи корбурд дар забони адабӣ нест.

Бояд гуфт, ки дар таърихи адабиёти тоҷик, агар амиқтар андеша шавад, одитарин адиб ҳам мавқеъ дорад, зеро анъана дар ин адабиёт, ки ниҳоят қавист, ҳар адиб дар заминаи он даъвии тозаҷӯй мекунад.

Аз ин нуқтаи назар, Савдо низ дар таърихи адабиёт мақоми ҳудро дорад. Ў яке аз он шахсонест, ки сабки бедилиро қадре ҳам бошад, заминаҳои воқеӣ бахшид. Дар рушди адабиёт, истиқболи суннат саҳм гузошт. Ба адабиёти давр, муосирон ва адабиёти баъдии тоҷик андаке бошад ҳам, таъсир гузошт ва мавқеи ҳудро ёфт.

## САВОЛ ВА СУПОРИШХО

1. Авони ҷавонӣ ва илмомӯзии Абдулқодирхочаи Савдо чӣ гуна гузаштааст?
2. Аз муосирони Савдо доир ба рӯзгору фаъолияти ў қадом тазкиранигор бештар маълумот додааст?
3. Шоир дар қадом мавриҷо таҳаллусҳои «Савдо» ва «Бепул»-ро ба кор бурдааст?
4. Савдо дар дарбори қиҳо хидмат намудааст?
5. Пойёни умри шоир чӣ гуна гузаштааст?
6. Мероси адабии Савдо аз чиҳо иборат аст?
7. Ашъори гиноси шоир қадом мавҷӯҳоро дарбар мегирад?
8. Савдо аз шоирони газалсарои гузашта ба қиҳо пайравӣ кардааст?
9. Хусусиятҳои фарқунандаи газалиёти Савдоро шарҳ дижед.
10. Хусусиятҳои ҳаҷвии ашъори Савдоро баён кунед.
11. Саҳми шоир дар ташаккулу таҳаввули насли бадеӣ аз чӣ иборат аст?
12. Хусусиятҳои насли бадеии адибро шарҳ дижед.
13. Таъсирни эҷодиёти Савдо ба муосирон ва адабиёти минбаъдаро нақл кунед.

## САВОЛНОМАИ ТЕСТИ

1. Пайравони ҷараёни маорифпарварӣ қадоме аз ин адібон мебошанд?

A.	Ҳофизу Қамолу Носирӣ Бухороӣ	C.	Восифӣ, Ҳилолӣ, Мушифиқӣ
B.	Ҷомӣ, Ҳусайн Вонӣ, Бинойӣ	D.	Сайиидо, Соиб, Бедил
E.	Аҳмади Донишӣ, Шоҳинӣ, Савдо		

2. Савдо дар қадом шаҳр ба дунё омадааст?

A.	Самарқанд	C.	Хоразм
B.	Хуҷанд	D.	Тоҷиконд
E.	Бухоро		

3. Қадоме аз ин тазкиранависон дар бораи Савдо маълумот додааст?

A.	Аттор	C.	Давлатшоҳи Самарқандӣ
B.	Муҳаммад Авғӯӣ	D.	Ҷомӣ
E.	Возех		

4. Савдо дар синни ҷандсолагӣ мадрасаро ҳатм кардааст?

A.	14-15 солагӣ	C.	18-19 солагӣ
B.	16-17 солагӣ	D.	19-20 солагӣ
E.	20-22 солагӣ		

5. Боз қадом тазкири нишон дар бораи Савдо маълумот додаанд?

A.	Аттору Авғӯӣ	C.	Навоюю Соммирзо
B.	Давлатшоҳу Ҷомӣ	D.	Амин Аҳмаду Муҳаммадбадаев
E.	Ҳашмат ва Садри Зиё		

6. Тахаллуси Мирзо Абдулқодирхочаро ёбед:

A.	Ҳашмат	C.	Бедил
B.	Ҳайрат	D.	Ҳозиқ
E.	Савдо		

7. Савдо дар аҳди қадоме аз ин амирон ба дарбор омадааст?

A.	амир Дониёл	C.	амир Раҳимхон
B.	амир Шоҳмурод	D.	амир Ҳайдар
E.	амир Насруллоҳ;		

8. Гайри ранчурон зи кас аҳволи ранчурон мапурс,  
Захм донаад чист ҳоли чисми логар тегро.

Байти фавқ аз кист?

A.	Саййидо	C.	Бедил
B.	Соуб	D.	Хозиқ
E.	Савдо		

9. Савдо кадом сол олами фониро падруд гуфтааст?

A.	соли 1843	C.	соли 1860
B.	соли 1853	D.	соли 1863
E.	соли 1873		

10. «Музҳикот» асари кист?

A.	Бедил	C.	Хозиқ
B.	Мирзо Содиқ	D.	Шоҳин
E.	Савдо		

11. Омадӣ, ҳарфи нуҳонӣ ба тӯ дорам, биниишин,  
Дарди ҳичрон ба тӯ як-як бишуморам, биниишин.  
Матлаи газали кист?

A.	Бедил	C.	Хозиқ
B.	Соуб	D.	Шоҳин
E.	Савдо		

12. Сухан ҳар он чи ки хуштар бувад, манаши гуфтам,  
Гуҳар ҳар он чи ки бехтар бувад, манаши суфтам.  
Байти кист?

A.	Бедил	C.	Савдо
B.	Саййидо	D.	Хозиқ
E.	Шоҳин		

## ШАМСУДДИНИ ШОХИН

*Сухан ҳар он чи ки хуштар  
бувад, манаши гуфтам,  
Гуҳар ҳар он чи ки беҳтар  
бувад, манаши суфтам.*



Шамсуддини Муҳаммад маҳдуми Шоҳин соли 1859 дар Бухоро, дар оилаи мулло Амони Ҳатлонӣ таваллуд шудааст. Мулло Амони Ҳатлонӣ дар овони ҷавонӣ барои илмомӯзӣ ба Самарқанд омада, баъди ду соли таҳсил азми Бухоро намуда, дар ин маркази илмию адабии Мовароуннаҳр мадрасаро ҳатм мекунад. Пас аз ҳатми мадраса ҷанд муддат дар яке аз мадрасаҳои Бухоро мударрисӣ ҳам кардааст. Шоҳин баъдҳо дар маснавии «Туҳфаи дӯстон» ғамхории волидайнашро дар ҳаққи ҳуд аз забони падараш ҷунин ёдоварӣ мекунад:

*Агарчанд умрам ба ҳафтод рафт,  
Кунунам гами тирӣ аз ёд рафт.  
Падар ҷун ба модар сурӯд ин қалом,  
Ба таҳсили илмам намуд эҳтимом.*

Шоҳин ҳангоми мактабхонӣ таҳминан дар ҳашт ё нуҳсолагӣ ба шеър гуфтан шурӯъ кардааст. Инҷунин, ў дар хушнависӣ маҳорати том дошта, баъди ҳатми мактаб падараш ин ҳунари Шоҳинро дида, вайро пешаи мирзӣ меомӯзонад. Ҳаттотон нозукиҳои ин пешаро ба Шоҳин ёд медиҳанд. Ў тӯли ду-се соли шогирдӣ тарзи ҳатнависӣ ва иншоро хуб ёд мегирад. Баъдтар дар синни 15-16- солагӣ Шоҳин барои таҳсили илм ба мадраса доҳил мешавад.

Падару бобоёни Шоҳин аз тоифаи аҳли фазлу адаби Ҳатлон будаанд. Баъдтар падари Шоҳин ба Самарқанд ва аз он ҷо ба Бухоро меояд, ки мақсадаш танҳо таҳсили илм будааст. Аз рӯйи ишораи сарчашмаҳои ин аср, Шоҳин фарзанди ҳурдтарини хонадон мебошад ва аз баъзе ишораҳои шоир маълум мешавад, ки дар хонадони онҳо духтаре ҳам ба дунё омада будааст, зеро

Шохин вафоти хоҳарзодаҳои худро дар як қитъаи таърих ишора мекунад:

*Таърихи фавти ҳар ду зи Шоҳин бихостанд,  
Маъсумаву Муаззама гуфтму қашид оҳ.*

Ин чо моддаи таърих 1300 мешавад, ки ба соли 1883 мелодӣ баробар аст.

Баъд аз хатми мадраса Шамсуддин Шохин чанд гоҳе имоматӣ низ мекунад. Шоир дар «Тухфаи дӯстон» 87 сол умр дидани падарашибро таъкид кардааст. Таъмини рӯзгор пас аз вафоти падарашибар уҳдаи ӯ меафтад. Дар ин айём яке аз шайхони Бухоро - Абӯтоҳир Зарири Ҷӯйборӣ ба шоир ҳаматарафа ёрӣ мерасонад. Ба ин маъни Шохин мегӯяд:

*Шукри Худо, ки ҷун падар аз ман канора ҷуст,  
Шуд илтифоти ҳоҷаи оғоқ ёварам.*

Вале баъд аз чанде Зарири Ҷӯйборӣ низ вафот мекунад ва Шохин дар ин бора низ дар як тарҷеъбандаш, ки ба номи қозикалони Бухоро - Бадруддин навиштааст, мегӯяд:

*Он ки будӣ маро ба ҷойи падар,  
Рахт барбаст аз ин сароча бадар.  
Ман дар ин қунҷи узлат аз гами ӯ  
Ҷун сипанде, ки сӯҳт дар миҷмар.  
Ман ятиму тӯй карим, зи лутф  
Бармадор аз ятими хеш назар.*

Дар ҳар сурат қозикалон низ ба шоир то ба ҳадде ёрии моддии хешро дарег надоштааст, зеро баъзе ишораҳои Шохин ба он гувоҳанд. Аммо қасби имоматӣ Шоҳинро қонеъ кунонида наметавонад ва ӯ дар баъзе шеърҳои худ ин ҳолро шарҳ додааст:

*Соҳибо, гар нақунад арзи ман эҷоби малол,  
Аз имомат қадаре шарҳ дӯҳам сурати ҳол.  
Ҳафтае нест, ки андар пайи наъше наравам  
То сари пушта зи масҷид ману қавм аз дунбол.  
Аз сари қӯча гар овози муаззин ояд,  
Ба умеди хабари мурда кунам истиқбол.  
Гаҳ занад ҳанда ба ман ходиму гаҳ қадбону,  
Гаҳ ниҳад таъна ба ман сӯғию гаҳ оқсақол.  
Ҳукми ҳар масъала гуфтам, чи савобу чи ҳато,  
Нони ҳар моида ҳӯрдам, чи ҳарому чи ҳалол!  
Нест суре, ки дар ӯ ман наравам ҷун лӯлӣ,*

*Нест сүгэ, ки дар ў ман наравам чун гассол.  
Хар чй ҳосил шавад аз мурдаву аз зинда маро,  
Бе таваққуф равад аз даст чу об аз гирбол.  
З-ин ҳама бори гаму гусса, ки дар дил дорам,  
Синаи ман шуда чун муҳраи нушиби ҳаммол.*

Аз ин шеър маълум мегардад, ки рӯзгори Шоҳин аз нигоҳи моддӣ чандон мувофиқи мақсад набудааст. Аз ин рӯ, дар ин касб чандон зиёд машғул нашудааст. Баъдтар аз соли 1885 сар карда чанд гоҳе яке аз муқаррабони дарбори амир мешавад.

Абдулаҳад ба хидмати мирзой Шоҳинро пазируфта, ў дар дарбор ҳамчун хушнависи машҳур ва хаттоти номӣ маълум мегардад. Парвоначии дарбор – Абдулқодир шоири ҷавонро ҳамаҷониба месанҷад. Яъне, на танҳо касби ўро, балки илму дониш ва фазилату истеъоди Шоҳинро пай бурда, вайро ҳамчун фарзанди худ эҳтиром мекардааст. Ҳатто бо даҳолати парвоначӣ Шоҳин дар ситоши Абдулаҳад қасидаҳо низ менависад. Ин ҳолат ҳасудони Шоҳинро бедортар менамояд ва онҳо ба шоир фишор меоваранд. Аз тарафи дигар, бо фармони амир Абдулқодири парвоначӣ ҳокими Шеробод таъйин карда мешавад ва ўаз Бухоро меравад. Дарбориён аз фурсат истифода намуда, ба Шоҳин саҳттар ҳучум мекунанд. Ин аст, ки парвоначӣ Абдулқодир бо баҳонаи ҳимояи Шоҳин ба ў дуҳтарашро ҳонадор менамояд. Домод шудан ба ҳокими Шеробод Шоҳинро аз ҳамлаи ҳасудон то андозае эмин мегардонад. Аз тарафи дигар, амир Абдулаҳад низ ба Шоҳин аз наздик шинос гардида, донишу маҳорати шоирро ҳис намуда, меҳоҳад ўро ҳамсұхбати бевоситаи худ намояд. Амир чунин ҳам кард ва ҳатто дар сафарҳояш Шоҳинро бо худ мебурд.

Дар ин миён завҷаи шоир вафот мекунад ва ин мусибат ба Шоҳин таъсири саҳт мерасонад. Аз тарафи дигар, Шоҳин баъзе нуқсонҳои мушоҳидакардаи худро меҳоҳад, ки тавассути панду андарз бевосита ба худи амир расонад. Бинобар ин, ў асари «Тухфаи дўстон»-ро менависад ва меҳоҳад ба ин восита баъзе нуқсонҳои ҷиддиро нишон бидиҳад. Аммо ин ба амир Абдулаҳад писанд намеояд.

Каме пештар аз ин Шоҳин достони «Лайлӣ ва Мачнун»-ро таълиф намуда буд. Мувофиқи аҳбори сарчашмаҳо, шоир ин достонашро дар вафоти завҷаи худ – дуҳтари Абдулқодири парвоначӣ эҷод кардааст. Санай таълифи достони «Лайлӣ ва Мачнун» 1305 (1887-1888) буда, асар зоҳирان ба амир Абдулаҳад эҳдо шудааст. Аз баъзе фахрияҳои Шамсуддини Шоҳин бармеояд, ки ў басо оқилу фарзона, донишманду закӣ, фозилу доно будааст:

*Ман аз ин воқеа бишкүфтаму гүфтам, ки манам  
Истиқоматчы дарбори шаҳанишоҳи ҷаҳон.  
Чун шуниданд ҳадиси ман, аз ҷумла касе  
Натавонист намудан ба камолам китмон.  
Алҳақ, аз ҳалқи ҷаҳон гӯйи фатонат бурда,  
Ҳар кӣ шуд ҳодими ин боргагҳи файзрасон.*

Албатта, ў дарборро аз рӯйи зарурат «borgaghi fayzrason» мегӯяд.

Агар эҷодиёти Шамсуддини Шоҳин нозуку дақиқ омӯхта шавад, пай бурдан душвор нест, ки аз оғози солҳои 90-уми асри XIX дар лирикаи ў оҳангҳои шикоятӣ, майлҳои хеле қавии танқидӣ қувват гирифтаанд. Намунаи чунин оҳангҳову майлҳо, ки боз тобиши фахрияйӣ низ гирифтаанд, ғазали зерини шоир шуда метавонад:

*Суҳан ҳар он чи ки ҳушитар бувад, манаши гүфтам,  
Гӯҳар ҳар он чи ки беҳштар бувад, манаши сүфтам.  
Вале чӣ суд, ки умрам ба гунчагӣ бигзаши,  
Ба бод рафтаму ҷун гул ба боғ нашкуфтам.  
Надидам ин ҳама ҳосил зи рӯзгори вучӯд,  
Ҷуз ин қадар, ки ба шоми адам фурӯҳ ҳуфтам.  
Набаста сурати ҷамъияте ба ҳуд, Шоҳин,  
Зи тундбоди аҷал ҷун губор ошуфтам.*

Албатта, ин бесабаб набуд. Шоир дар ин давра ба асари оламшумули Аҳмади Дониш «Наводир-ул-вақоєъ» ошнӣ пайдо намуда буд. Мутолиаи асар тафаккури сиёсии адибро қавитару гиротар намуд. Ҷуръати Шоҳин аз таълифи «Тухфаи дӯстон» тақвият пайдо менамояд. Ў ҳатто бевосита ба ҳуди амир муроҷиат намуда мегӯяд:

*Ту бишнав, ман орам суҳан дар сурӯши,  
Ки аз аҳди пешин барояд ҳурӯши.  
Гаҳе мадҳ, гаҳ панд гӯjam туро,  
Раҳи расми некӣ бичӯjam туро.  
В-агар ҳарфи талхе ба маъҷуни панд  
Сириштам чу Сабри Сақутар ба қанд,  
Ба нафъаш нигар, не ба талхии он,  
Ки талх оварад суду ширин зиён.  
Гар аз панд холӣ бувад мадҳи шоҳ,  
Масал осмонест, холӣ зи моҳ.*

Чунин тарзи таҳаввули фикрӣ амирро водор намуд, ки дар ҳусуси ин шоири ҷавон андешаи дигар дошта бошад. Ин тарзи баёни андеша миёни шоиру шоҳ мухолифати фикрро тезонд.

Шояд яке аз сабабҳои нотамом мондани маснавӣ низ ҳамин низои шоир бо шоҳ бошад.

Бо вучуди ин ҳама, Шоҳин аз эҷоди адабӣ даст накашид. Танҳо инро ҳам ҳис кард, ки тавассути ҳикмату панд, мавъизоту андарз ақидаи ин амирони ҷоҳилро тағиӣр додан намешавад. Бинобар ҳамин, Шоҳин асари дигари худ – «Бадоєъ-ус-саноеъ»-ро таълиф намуд.

Мо ошноии комил пайдо намудани Аҳмади Донишро аз як маснавии хурди ў, ки дар охирҳои умраш навишта буд, пай бурда метавонем, зоро Шоҳин аз мадҳу санои салотин ва амирон саҳт мутаассир гардида, пуштаймонии худро чунин изҳор кардааст:

*Дӯ-се рӯз ҷӯёй эҳсон шудам,  
Сарояндаи мадҳу дунон<sup>58</sup> шудам.  
Бибурдам ба ороши назм ранҷ  
В-аз он кардам оғоқро пур зи ганҷ.  
Хареро Масеҳо насаబ рондаме,  
Сароро<sup>59</sup> Сурайё<sup>60</sup> лақаб хондаме.  
Сагеро, ки чома дариҷӣ ба дев,  
Фаршишта аз ў даргирифтӣ гирев.  
Чунон барзадам сирати мардумӣ,  
Ки ғӯӣ назода ҷуз ў одамӣ.  
Камоле, ки аз ҳар фан омӯҳтам,  
Ба тавсифи бедонишон сӯҳтам.  
Ба подоши он нуктаҳои баланд  
Ба по қайдам афтод, дар ҳалқ банд.  
Турущабҳагон сирка ангехтанд,  
Сириштанду дар коми ман реҳтанд.  
Нагуфтанд, к-ин ринди ширинзабон  
Табарзад<sup>61</sup> ба мо карда буд армуғон.  
Ба лавзинааш<sup>62</sup> сир ҷун афқанем,  
Чаро шири соғӣ ба хун афқанем?*

Шоҳин нимаҳои аввали солҳои навадум ба дарбор бештар ҷалб карда шуда буд. Ўро дар ҳар як сафари дуру наздики ҳеш амир ҳамроҳ мебурд. Бар болои ин шоир ба бемории сил мубтало гардида буд. Боре дар яке аз сафарҳои амир, ки Шоҳин бо шоҳ

<sup>58</sup> Дунон – нокасон

<sup>59</sup> Саро – қабати пасти замин

<sup>60</sup> Сурайё – ситораи Парвин

<sup>61</sup> Табарзад – набот

<sup>62</sup> Лавзина – ҳалво

ҳамроҳ буд, ҳолаш хеле бад мешавад. Ин сафари навбатй ба Қаршй буд. Амир ўро дар Қаршй гузошт ва Шоҳин соли 1894 дар ҳамон ҷо вафот намуд. Оромгоҳи шоир дар шаҳри Қаршй воқеъ гардидааст.

## МЕРОСИ АДАБИИ ШОҲИН

*Ба навиштан натавон шеъри маро кард тамом,  
Гарчи з-ошуфтадилӣ завқи сухан кам дорам.*

Осори Шамсуддини Шоҳин ба таври нисбатан ҷомеъ танҳо пас аз 42 соли вафоти шоир гирдоварӣ шудааст. Дар мероси адабии лирикии Шоҳин ҷойи асосиро, пеш аз ҳама, ғазал ишғол менамояд. Пас аз ғазал қасида, рубоӣ, қитъа, мусаммати мухаммас, тарҷеот таркиби девони ўро фароҳам овардаанд. Инчунин, осори достонӣ: «Лайлӣ ва Мачнун», «Тухфай дӯстон» ва асари мансури «Бадоев-ус-саноев»-и адиб то кунун дастрас шудааст.

## ҒАЗАЛИЁТИ ШОҲИН

*Кунад ба шеъри ту, Шоҳин, ақидаи комил,  
Касе, ки муҳлиси ашъори табъи мавзун аст.*

Дар лирикаи Шамсуддин маҳдуми Шоҳин ғазал мавқеи марказӣ дорад. Ў дар ин ҷода давомдиҳандай анъанаҳои назми беш аз ҳазорсолаи тоҷик мебошад. Хидмати таърихии ў ҳамчун шоир аз он иборат аст, ки дар заминай суннат навпардозию тозакориҳо кард. Аз ин рӯ, дар лирикаи Шоҳин ва ҳусусан дар ғазалиёти ў ишқу ошиқӣ, нозу ҷафои маҳбуба, васфи ҳусну ҷамоли маъшуқа, исёнҳои қалбию садои дилҳои лабрези мухаббат, ҳолати ошиқи ҳайрону истиғнои маҳбубаи бемехр, пойдориу устувории ошиқу ношикебою аҳдшиканиҳои маҳбуба, мухаббати қалбию садоқати ошиқ ва носабурио ҷафопешагии дилбар, азоби ҳичрону фироқ, нозбардориу пуртоқатии ошиқу кибру ғурур, фахру таннозии маҳбуба аз мавзӯъҳои аввалиндараҷаи ғазалиёти Шоҳин аст. Ба ин маъни, «ман»-и қаҳрамони лирикӣ маъни бештар мегирад. Ба мавзӯъҳои иҷтимоӣ: қувват гирифтани зулм, пешгирии ноадолатиҳо, ҳимояи бенавоёну бечорагон, соғдилию раҳмхорӣ, дурандешию назарбаландӣ ва гайра бештар ворид мешавад. Дар баробари мавзӯъҳои мазкур: васфи табиат ва маҳсусан манзаранигорӣ, ситоши баҳорон ва ҷузъиёти пурнафосати ин

фасли зебои сол: абрҳои нилгуну мурғобипайкар, пахтамонанду кӯҳчусса, резиши борони найсону шил-дир-шилдири обҳои чӯйборон, вазидани насими субҳу накҳати гулҳои муаттари баҳорӣ, чаҳ - чаҳи булбулону нағмаи гунчишкҳо, дамидани сабзашои маҳмалину гулҳои гуногунранги дарахтон ва гайра, ки ин ҳама дар ғазалиёти Шоҳин ҷанбаҳои қавии иҷтимоӣ мегиранд, ифодагари ҳадафҳои муайяну розҳои гуногунанд. Ин мавзӯъҳоро ҷузъиёти дигар: маю бодагусорӣ – ҳамчун рамзи хушгузаронии умр, баҳрабардорӣ аз ҳаёт, дурӣ аз ғаму кулфат ва ноҷуриҳои рӯзгорон ва гайра пурра мегардонад.

Дар баробари инҳо мавзӯъҳои боз ҳам қавитари иҷтимоӣ: шикоят аз зулму золимӣ, норизоӣ аз беадолатиҳову ноодилии зимомдорон, нотавонбинию ҳасадхуриҳо, найрангбозию мардумфиребӣ, кибру ғурур, буҳтону дурӯғ ва гайра низ саҳт маҳкум карда мешавад, ки Шоҳин дар ҷузъиёти ифодаву тасвири онҳо низ тозакориҳо дорад.

Албатта, дар ғазалиёти Шамсуддини Шоҳин ишқу ошиқӣ, васфи ҷамоли маҳбуба бо қулли ҷузъиёт, ҳолати ошиқ ва саргузашти пурпечутоби ў дар ҷойи аввал меистад, ки шоир дар ин ҷода ҳеле қавипанча ва соҳибҳунар аст. Чунончи, ба ин ғазали ишқии шоир рӯ меорем:

Эй, ки аз қадди расо гояти сарви чаманий,  
Сарвӣ, эй моҳ, ба қад, лек ба ораз суманий.  
Лабу дандони ту, эй сарвқади симандом,  
Беҳтар аз лаъли бадаҳишни то дурри аданий.  
Гуфтамаш шонасифат панҷа ба зулфи ту занам,  
Ханда зад, гуфт: Илоҳӣ, ба бало панҷа занӣ!  
Турки ман дӯши газаб карду бигуфт: «Ўлдураман»,  
Гуфтам оҳиста ба гӯшаши, ки киро? Гуфт: Саний.  
Кард ҳосияти лаъли лаби ҷонон, Шоҳин,  
Тӯтии табъи маро шуҳра ба шаккашиканӣ.

Ғазали боло ишқӣ буда, дар он симои маҳбуба аз ҳар ҷиҳат: рӯй, лабу дандон, қаду баст, мӯю зулф, инчунин олами ботинии дилбар: оташин шудану ғазаб кардан, хандаи зоҳирӣ намудану қасди ҷон доштан ва гайра басо зебою дилкаш, гуворову ҷолиб, ҷаззобу назаррабо ба тасвир гирифта шудааст. Тасвирҳо низ уҳдабароёна ва мувоғиҳои ҳадафанд.

Аз ҷиҳати ҳусусиятҳои шаклӣ низ ғазали зикршуда ҳунармандона мебошад. Ғазал радиф надорад, вале қофияҳои

он хеле ҷолибанд ва ҳатто калимаи ўзбекӣ низ ҳамқофия оварда шудааст, ки аз забондонии шоир дарак медиҳад.

Дар газали боло калимаҳои чаманий, суманий, аданий, занний, санний, шаккаршиканӣ ҳамқофиёянд. Решаи қофиёя дар шакли – аний буда, «н» ҳарфи равӣ ва ҳарфи «й» васл аст. Қофиёя аз нигоҳи навъии он мутлақ мебошад.

Аз нигоҳи коргирӣ аз вазн бошад, газали мазкур дар баҳри рамали мусаммани маҳбуни маҳзуф иншо шудааст ва шакли афоъили он чунин аст:

- v - - / v v - - / v v - - / v v -

яъне, фоъилотун, фаъилотун, фаъилотун фаъилун.

Аз нигоҳи чилои ҳунарӣ шоир бо ёрии санъатҳои шеърӣ: таносуби сухан – чаман, сарв, суман; даҳон, лаб, дандон, гуфтан, лаъли лаби чонон, шаккаршиканӣ ва ғайра истиора – эй моҳ, турки ман, сарвӣ ва монанди инҳо. Умуман, санъатҳои ташбех, нидо, тавсиф, муболига, ширу шакар, суолу ҷавоб, ташхис ва ғайра истифода гардидаанд, ки хеле гуворову мақбулу матлубанд. Онҳо барои тасвири зебоӣҳои дилбар, ҷузъиёти ҳусни ў, олами ботинӣ, оғаридани ҳулқу атвор, муносибату гуфтори вай, адаби муомила ва шахсияти қаҳрамони лирикӣ ва ғайра истифода шудаанд.

Аз мутолиаи газал маълум мешавад, ки шоир хеле маҳорату дониш, истеъдоду ҳунар, завқу салиқа, табъу тавони воло дошта, аз ин суннати адабӣ ва таърихи пайдоишу рушду инкишофи газал ва саромадани он: Саъдии Шерозӣ, Хочуи Кирмонӣ, Ҳусрави Дехлавӣ, Ҳасани Дехлавӣ, Ҳофизи Шерозӣ, Камоли Ҳучандӣ, Ҷомӣ, Ҳилолӣ ва Бедил басо ҳубо ҳоҳабар мебошад.

Дар газалиёти Шоҳин маҳбуба бештар яклухт баҳо дода намешавад. Шоир ин образи лирикоро хеле эҳтиёткорона ва бо ҷузъиёти симои зоҳирӣ ва олами маънавии ў ба тасвир мегирад. Барои мисол ба газали зерин рӯ меорем ва мебинем, ки қаҳрамони лирикӣ – ман, мани ҷӯдкор, мушоҳидакор, ҳунарманд, донишманд низ ҳаст.

*Ҳама аҷзои ту ҳубу ҳама аъзои ту ҳуши,  
Ҳама ҷойи ту ба ҳубӣ зи ҳама ҷойи ту ҳуши.  
Нест сарве ба чаман ҷун қади раънои ту ҳуб,  
Нест моҳе ба фалак ҷун руҳи зебои ту ҳуши.  
Ҳуштар аз ҷон набувад тухфа, агар фармойӣ,  
Қунам ин тухфаи ҳуши назри кафи пои ту ҳуши.  
Зончунон зиндагие, к-аз ту ба ҳирмон гузараӣ,*

*Ба ту савганд, ки мурдан ба таманноу ту хуши.  
Хуш бувад таъми шакар, лек ба коми ман аз ўст  
Захрханде зи лаби лаъли шакархоу ту хуши.  
Ҳама дилбастагии хуши ба яке дораду ман  
Бастаам дил ба ҳама зулфи сумансоу ту хуши.  
Пеши он моҳ бинеҳ чону дилу сар, Шоҳин,  
То кадомин кунад аз ин ҳама колоу ту хуши.*

Газали зикршуда бо тақозои мавзӯй, мазмуну муҳтаво ишқӣ буда, дар он симои маҳбуба ҳам куллӣ ва ҳам ҷузъ-ҷузъ васиф карда мешавад. Ҳадаф аз аъзо ҷузъиёти аъзост, зоро ҳар узв дар навбати худ, аз маҷмӯи ҷузъҳо иборат аст. Аз ин рӯ, шоир ҷузъҳоро алоҳида ва узвҳоро чудогона ба тасвир гирифтааст.

На моҳи осмон мисли рӯйи ёр асту на сарви чаман монанди қади ў. Шакар сарчашмаи шириниҳост, vale коми шоир на аз ў, балки аз лаъли лаби ёр ширин аст. Касон бо ҳар чизе дилбастагие доранд, vale шоир ба зулфайни сумансои ёр дилбаста мебошад. Аз ин рӯ, аз ҷон хуштаре барои инсон ва азиҷтаре дигар вучуд надорад. Қаҳрамони лирикии шеър – ошиқ розист, ки онро нисори кафи пои маҳбуба созад, зоро зиндагӣ бидунӣ ў бемаъност. Байтулавчи шеър бо байти таҳаллус якҷо эҷод гардида (дар ғазали боло), шоир зимни он се узве, ки бе ҳар кадоми онҳо инсон наметавонад зинда бошад, ба маҳбуба пешниҳод месозад, то кадоми онҳоро ихтиёр кунад. Ин аст, ки ғазали мазкур дар ғояти шевоиҷу равонӣ, салисию ширинӣ, гувороиҷу дилнишинӣ, марғубию мақбулӣ эҷод шудааст.

Аз нигоҳи коргирӣ ҳунар низ ғазал басо ҳунармандона мебошад. Шоир тасвирҳои лирикиро тавассути санъатҳои шеърии таносуби сухан, ташбех, истиора, муболигаву игроқу гулув, маҷозу рамзу киноя, тавсиф ва гайра ҳеле ва ҳеле уҳдабароёна ба кор мебарад. Дар натиҷа баёнаш-гуворо, тасвирҳо-зебову дилнишин, ҷобаҷугузории калимаҳо, ибораҳо мувоғики табъ ва мазмунсозиу маъниофаринӣ басо устодона мебошад. Чунин ҳунари эҷод, албатта на ба ҳар адаби қаторӣ даст медиҳад. На ҳар эҷодкори ҳоҳиҷманд метавонад бо чунин санъату бо чунин ҳунари эҷодӣ асари санъату адабиётро таълиф намояд. Аз тарафи дигар, агар Шамсуддини Шоҳин шоир камҳунару пастистезӣ мебуд, ба саромадони жанри ғазал, шоирони дараҷаи аввали таърихи адабиёти тоҷику форс пайравӣ намекард. Ҳол он ки худи пайравӣ, дар навбати аввал омӯзиш, мутолиа, ҷустуҷӯст. Шоир барои он ки пайравӣ кунад, онро хуб меомӯзад.

Аз чиҳати хусусиятҳои шаклӣ низ ғазали боло ҷолиб мебошад. Ғазали зикршуда мураддаф буда, радифи он мураккаб («ту хуш») аст. Радиф дар ин ғазал дар баробари таъкиди маънову мақсад, бештару зиёдтар бори ғоявӣ мекашад. Максади шоир дар ҳадди баланд васф намудани маҳбуба буда, аъзову аҷзои васфшавандаро бо беҳтарин ташбеҳот, ҷолибтарин қиёсҳо, нақӯтарин хисол меҳоҳад ҷилва бидиҳад, то писанди омма бошад. Аз ин рӯ, бештар мечӯяд, меомӯзад, муқоиса мекунад ва натиҷа мегирад. Дар мантиқи одии ифода ҳунару дониш, маҳорату истеъод, санъату заковати ҳудро ба намоиш мегузорад. То ҳонанда қазоват қунад, ки асари санъат барои ў чӣ арзише дорад ва оё қалби ўро тасхир мекунад?! Радифи мураккабе, ки Шоҳин барои ғазали боло пайдо кардааст, ҳамин гуна ҷанбаҳо, таъкидҳоро фаро гирифтааст. Аз ин рӯ, маҳз радифи мазкур ба ғазал оҳанги ҳубу марғуб низ дода тавонистааст. Дарёғти қоғияҳо низ дар ғазали мазкур ҳеле ҷолиб ва ҳунармандона мебошад. Дар ғазал қалимаҳои аъзо, ҷо, зебо, по, таманно, шакарҳо, сумансо, коло бо ҳамдигар ҳамқоғия шудаанд. Қоғияҳо аз рӯйи навъ мутлақ буда, дар қалимаҳои ҳамқоғия ҳарфи равӣ «о» мебошад ва пас аз равӣ үнсури дигар – васл омадааст. Ҳадаф ваҳдати мавзӯъ ва таъмини адои хуш дар ғазал аст. Ғазали мазкур аз нигоҳи интиҳоби вазн ҳам ҳеле ҷолиб мебошад. Зеро дар баҳри рамали мусаммани маҳбуни маҳзуф иншо шудааст, ки шакли афоъили он чунин аст:

- v - - / v v - - / v v -

яъне: фоъилотун/ фаъилотун/ фавилотун/ фаъилун

Яке аз тозакориҳои Шоҳин дар мавзӯъ ва мазмуну муҳтавои ғазалсароӣ он аст, ки баёни шоир дар пурсӯзтарин ғазалҳо ҳам, то андозае ҷанбаи зарофат қасб мекунад. Ў ғазалҳои басо пурсӯзу оҳро бо як тарзу усули ба ҳуд хоси шӯҳиангезу зарифона мавриди эҷод қарор медиҳад, ки дар ғояти салосату ҷазолат ва дилкашию гӯшнавозӣ мебошанд. Чунин тарзи баёни шоир то ба ҳадде устодона аст, ки ба мавзӯи марказии ғазал – ишқу исёнҳои қалбӣ заррае ҳам муҳолиф нест, ҳадафи қаҳрамони лирикиро ҳалалдор намекунад.

*Масалан, ғазали зерин далели гуфтаҳои болост:*

*Курбони лаби лаъли шакарҳои ту гардам,*

*Мафтуни ҳати голиятирои ту гардам.*

*Лаб мегазӣ, ай ўйх, надонам, ки чӣ гӯйӣ,*

*Аз нозукии тарзи адоҳои ту гардам.*

*Як ҷойи ту таҳсис ба гаштан натавон кард,*

*Ай ман ба ту шайдо, зи ҳама чоу ту гардам.  
Чон назри саропоу ту гүфтам ба шаби васл,  
Рухсат бидех акнун зи саропоу ту гардам.  
Гүфтӣ, ки ба Шоҳин занадам дарду балоҳо,  
Кай мезанад, аз дарду балоҳоу ту гардам.*

Ғазали мазкур аз нигоҳи мавзӯй ва мазмуну муҳтаво ишқӣ буда, симои маҳбуба ҳамчун образи лирикӣ аз калимаи нахустини мисраи аввал маълум мешавад. Ошиқ танҳо барои лаби лаъл худро қурбон кардан меҳоҳад, зоро мафтуни абрувону гесувони голияпирост. Лаб газидани маҳбуба – киноя аз рондани ошиқ ва оғаҳӣ аз ағёр аст. Вале инро ошиқ назокати адо медонад. Умуман, маҳбуба таннозу саркаш, бемехру бемуруват аст. Ошиқ бовафову устувор, ростқавлу фидой мебошад, вале ҳанӯз соҳибиҳтиёргӣ нест. Чунин ҳолати қаҳрамони лирикӣ хоси ғазали аср буда, дар жанрҳои достонӣ (ҳатто дар эҷодиёти худи Шоҳин) вазъият дигаргунагӣ аст, яъне ошиқ нисбатан бепарвост.

Аз ҷиҳати ҳусусиятҳои шаклӣ низ ғазали боло ҷолибу матлуб аст. Радифи ғазал мураккаб буда, аз ду калима фароҳам омадааст: «Ту гардам». Аз моҳияти маъноии радиф пайдост, ки ошиқ саргардону овора аст. Пас радифи ғазали боло дар баробари таъмини ҳуҷоҳангии равонӣ, инчунин бори ғоявӣ бар дӯш дорад. Қоғияҳои ғазали боло низ ҷолиб буда, калимаҳои шакарҳо, голияпиро, адоҳо, чо, саропо, балоҳо ҳамқоғия шудаанд. Ҳамаи калимаҳои ҳамқоғияни боло бандаки изоғии «и» доранд. Дар калимаҳои мазкур ҳарфи решагии қоғия «о» буда, аз рӯйи навъҳои қоғия мутлақ аст. Ғазали мазкур дар баҳри ҳазачи мусаммани аҳраби макфуфи маҳзуф иншо шудааст. Шакли афоъили ғазал чунин аст:

- - v / v - - v / v - - v / v - -

яъне: мафъӯлу мафоъйлу мафоъйлу фаъӯлун.

Вазни мазкур яке аз маъмултарин авзон дар эҷоди ғазал ва ба ҳусус ғазалҳои ишқӣ ба шумор меравад.

Дигар аз ҳусусиятҳои ғазалҳои Шоҳин аз он иборат аст, ки вобаста ба авзои сиёсӣ – таърихии замон оҳангҳои шиквойӣ, ҳасбиҳолӣ нисбатан қувват мегирад. Албатта, баландтарин нуқтаи чунин оҳангҳо дар асри XIII ба назар мерасанд. Эҷодиёти Сайфи Исфарангӣ, Сайфи Фарғонӣ, Камоли Исмоил ва дигарон оҳангҳои бисёр қавии иҷтимоӣ доранд. Вале бунёди оҳангҳои иҷтимоии ин давра дар эҷодиёти Шамсуддини Шоҳин комилан дигар аст.

Тозакориҳои Шоҳин, пеш аз ҳама, аз он иборат аст, ки ноҷуриҳои рӯзгор, беадолатиҳои зимомдорон, зулму золимӣ, бухлу ҳасад, яъсу ноумедиҳо, нокомиҳо ва файра дар омезиш бо мавзӯъҳои ишқӣ хеле дилнишину гуворо ва басо ҳунармандона рӯйи кор омадаанд. Муҳимтар он аст, ки ошиқ ноком ва маҳбуба комёб мебошад.

### Чунончи:

*Касе чу ман набувад дар ҷаҳон нишиони фироқ,  
Ҳазор тири бало ҳӯрда аз камони фироқ.  
Наҳуст рӯз, ки ошиқ шудам ба завқи висол,  
Набуд дар дили ман ҳеч аз ин гумони фироқ.  
Ҷӣ сон ба гунчаи табъам шукуфтагӣ бахшад,  
Баҳори васл, ки дорад зи пай ҳазони фироқ.  
Ҳаёти ман ҳама вобаста бар висоли ту буд,  
Аҷал, биё, ки кунун мерасад замони фироқ.  
Ҳамон наволаи заҳри аҷал бувад, Шоҳин,  
Наҳусттӯма, ки гирӣ агар зи хони фироқ.*

Дар ғазали боло ба ҷойи висол фироқ пеш омадааст, ки хеле ҷонгудоз, дилхарош, ҷигарсӯзу синахарош аст. Ин ҳама шӯридагию сӯзи ошиқро баландтар намуда, баръакс маҳбуба ҳамфикру қарини ракиб мебошад. Ошиқ ҷонидори висол аст, вале маҳбуба дӯстдори ҳаҷру фироқ. Ошиқ ҷидду ҷаҳд дорад, ки висолро дарёбад, вале маҳбуба ғурезпо ва фироқчӯву ҳичронҳоҳ аст. Аз ин рӯ, ошиқ гарки яъсу нокомиҳо ва нағмедину номуродиҳост, вале маҳбуба беражму золимтабиат ва бемехру бевафо мебошад. Ошиқ ягона илоҷи воқеаро дар шикваю ноилочӣ дармеёбад, вале маҳбуба бепарвоно форигбол аст. Ин аст, ки Шоҳин баҳри таъкиди маъни ва таъсирпазирии мазмуни ғазал фироқро ҳамчун радиф интиҳоб кардааст. Ӯ фироқро ҳазони умр ва висолро баҳори ҳаёт меномад, ки дар маъниофарӣ падидай тозаву ҷолиб аст.

Аз нигоҳи бадеиёт ва ҷанбаҳои ҳунарӣ низ ғазали боло хеле ҳушоянд аст. Дар ғазали зикршуда санъатҳои бадеии таносуби сухан, тазод, муболига, игроку ғулув, ташбех, тавсиф, киноя, маҷоз ва файра басо ҳунармандона истифода шудаанд.

Унсурҳои шаклии ғазали зикршуда: қоғия, радиф, матлаъ, мақтаъ, истифодаи таҳаллус, интиҳоби вазн ва файра низ матлуб аст. Ғазал дар баҳри мұчтасси мұсаммани маҳбуни маҳзүф ё максур иншо шудааст, ки афоъили он чунин мебошад:

v - v - / v v - - / v - v - / v v ~

яъне: мағоъилун, фаъилотун, мағоъилун, фаъилон.

Аз нигоҳи радифу қофия ғазали боло боз ҳам ҷолибтар аст, зеро ғазали мураддаф бо он характернок аст, ки дар матлаъ мазмуну муҳтаво ва моҳияту мақсад аз эҷоди он барои хонандаги комилан маълум мегардад ва тавассути радиф таъкиди маъно ва шаҳомати ғоявии ғазал ба намоиш гузашта мешавад.

Радифи ғазали боло аз нигоҳи шакл радифи сода аст. Ғазали мазкур аз нигоҳи қофия ҳам ҷолиб мебошад. Дар он қалимаҳои нишон, камон, гумон, ҳазон, замон, хон ҳамқофия буда, шакли қофия муқайяд мебошад. Дар қалимаҳои қофияшуда ҳарфи равӣ «н» буда, пас аз равӣ ҳарфи дигаре наомадааст. Қалимаҳои қофияшаванд ҳам ҳадафи муайян доранд, ки ҳолати қаҳрамони лирикиро ифода менамоянд, зеро нишони фироқ, камони фироқ, гумони фироқ, хони фироқ ҳамагӣ ибораҳое ҳастанд, ки ҳолати рӯҳӣ ва ҳадафу мақсади қаҳрамони лирикиро ифода кардаанд. Ҳолати мазкур қариб дар ҳамаи ғазалҳои Шоҳин ба мушоҳид мерасанд. Вобаста ба авзои замон ва муҳити зиндагии Шоҳин қаҳрамони лирикии ғазалҳои ў, хусусан ошиқ парешону нотавон, ноилочу шикастадил аст. Шикояти Шоҳин тадриҷан дар баъзе ҳолатҳо оҳангҳои эътиrozӣ низ гирифтаанд:

*Ҳама чун қуштаи теги ту шуд, инак,  
Шоҳин Биниҳод аз сари таслим ба поят гардан.  
Ҳамаро қуштӣ, агар мекушиям, зуд бикиши  
То бубинам, ки маро қушта, чӣ ҳоҳӣ кардан.*

Шикояти қаҳрамони лирикӣ аз омилҳои сиёсию иҷтимоии ҷомеа, аз ноуҳдабароии зимомдорон нест, бошад ҳам хеле ҷузъӣ аст. Ў бештар аз тақдирӯ аз сарнавишт, аз ҷарҳи гардун шиква дорад.

#### Чунончи:

*To kai, aй ҷарҳи муарбиӣ, зи пайи қинаи ман  
Фитнаи даҳр барангезию ошӯби замоно.*

Ё худ:

*Бар далели дониши ман гӯши нанҳод осмон,  
В-арна бар даъвии худ ҷандин ривоят доштам.*

Дар баъзе мавридҳо шоир зиндагии хешро дар ҳадди интиҳо мебинад, ки нишони лашкари ғаму кулфатҳои рӯзгор шудааст. Дар ҷунин ҳолат ба Офаридгор муроҷиат мекунад, ки дигар ба зимомдорон боварӣ надорад:

*Чаҳонпарвардигоро, нотавонам,  
Ягона нотавоне дар ҷаҳонам.  
Яке мургам, чудо аз ошёна,  
Зи ҳар сӯ новаки гамро нишиона.  
Ба дӯшам баски бори гам нишиастаст,  
Сарам бар дӯши зону нақиши бастаст.  
Чӯй баҳдаҳтам, ки ҳар сӯе ниҳам рӯй,  
Зи оби диди бинам пеши рӯй ҷӯй...*

Чунин оҳангҳои қавии иҷтимоӣ дар ашъори Шоҳин кам нестанд. Қариб дар ҳамаи шаклҳои шеърии эҷодкардаи шоир ширк ва аз гардиши айёму ҷарҳи тезрав ба назар мерасад.

*З-ин сон, ки ҳоҳии даҳр ҷуз шӯру шар набошаад,  
Бадтар дар ин замона айб аз ҳунар набошаад.*

Дар баъзе ҳолатҳо андешаҳои ў то андозае ба ақидаҳои Аҳмади Доњиш шабоҳат пайдо мекунад. Аз ин монандӣ метавон чунин натиҷа гирифт, ки ин ҳолат пас аз мутолиаи

«Наводир-ул-вақоэъ» рӯх додааст:

*Ҳар давлате, ки бинам, омодаи завол аст,  
Дар даҳр бо чунин ҳол будан басе муҳол аст.*

Ҳасби ҳол ва оҳангҳои баланди иҷтимоӣ дар ғазалиёти Шоҳин каме ба ҷилои нав ва хос садо медиҳанд. Шоҳин тавассути чунин оҳангҳои нишонраси шикоятию ҳасбиҳолӣ на танҳо ҷомеаи онрӯзai феодалиро танқид менамояд, балки сарварону зимомдорони вақтро низ саҳт мазаммат мекунад:

*Ман он гулам, ки зи ошӯби бесуботии даҳр  
Накарда тоза димоги касе, ҳазон шудаам.  
Ба ҳеч боб маро нест рӯйи хурсандӣ,  
Ҷуз ин қадар, ки гуломи шаҳи ҷаҳон шудаам.*

Оҳангҳои ҳасбиҳолӣ ва шиквоию танқидии ашъори Шамсуддини Шоҳин арзишманд низ ҳастанд, зоро мо, пеш аз ҳама, рӯзгори зиёёни эҷодкор, табақаҳои дигари иҷтимоӣ ва умуман мардумро дар давраи муайяни таъриҳӣ меомӯзем. Аз тарафи дигар, хонанда муносибати эҷодкоронро бо зимомдорон, бо шахсиятҳои сиёсӣ ва пеш аз ҳама, шоир ва шоҳро пай бурда метавонад. Ҳолати мазкур барои баҳо додан ба адабиёти давр ва муайян намудани арзишҳои адабӣ мусоидат менамояд. Эҷодиёти Шоҳин аз он шаҳодат медиҳад, ки ў дар нимаи дуюми асри XIX яке аз намоёнтарин симоҳои адабиёти тоҷик будааст.

## ДОСТОНИ «ЛАЙЛИЮ МАЧНУН» ВА МАЗМУНИ МУХТАСАРИ ОН

Дар эчдиёти Шохин достони «Лайлию Мачнун» аз чанд чиҳат муҳим ва арзишманд аст. Аз як тараф, пазируфтани суннати адабӣ ва иртиботи ў ба эчдиёти пешиниён муайян карда шавад, аз тарафи дигар, саҳму хиссаи Шохин дар эчди маснавиҳои ишқӣ-лирикӣ маълум мегардад. Инчунин барои донистани пояи шоирӣ ва ҳунари эчдии шоир низ достони мазкур дорои аҳаммият мебошад. Агар сабаби таълифи достон тақозои замон бошад, баҳонаи эчди достон мусибати оилавӣ – вафоти завҷаи шоир аст.

### Чунончи:

*Ай дидай дудмони<sup>63</sup> исмат<sup>64</sup>,  
Навбоваи<sup>65</sup> бӯстони исмат.  
Эй, хонаи сад ҳазор нозам  
В-эй, пардаи сад ҳазор розам.  
Эй, хуфта миёни хоку хора,  
Чуста зи канори ман канора...*

Шамсуддини Шохин достони «Лайлию Мачнун»-ро соли 1888 барои хотираи поки ҳамсари худро пос доштан дар тӯли як моҳ эҷод кардааст. Оид ба муҳлати таълиф, санаи эҷод ва писанди умум гардидани он мегӯяд:

*Сад шуқр, ки шуд пазира<sup>66</sup> ин ганҷ  
Дар соли ҳазору сесаду панҷ.  
Дар муддати як маҳ андаке кам,  
Ин ҳисни<sup>67</sup> рафеъ<sup>68</sup> гашт муҳкам.*

Микдори абёти асар беш аз 2242 байт буда, дар таърихи адабиёт яке аз асарҳои басо ҷолиб дар мавзӯи анъанавист.

Достон чун суннати устувори адабӣ, дар баҳри ҳазаҷи мусаддаси аҳраби мақбузи маҳзуф ё мақсад эҷод шудааст, ки шакли афоъилии он чунин аст:

- - v / v - v - / v - - / v v -

яъне: мафъулу мафъилун фаъӯлун ё фаъӯлон

<sup>63</sup> Дудмон – хонадон, қабила

<sup>64</sup> Исмат – покдомонӣ, бегуноҳӣ

<sup>65</sup> Навбова – шоҳи навбар

<sup>66</sup> Пазира – қабул

<sup>67</sup> Ҳисн – қалъа

<sup>68</sup> Рафеъ – баланд

То Низомӣ ишораҳои шоирон ба қаҳрамонҳои марказии он – Лайлӣ, Мачнун дар ашъори шоирон хеле зиёд аст. Низомӣ аввалин касест, ки ин қиссаро ба шакли достон даровардааст. Пас аз ў Ҳусрави Деҳлавӣ, Хоҷуи Кирмонӣ, Абдураҳмони Ҷомӣ ва дигарон чунин достон навиштаанд. Достон аз фаслҳои суннатӣ оғоз ёфта, сонӣ марсия дар вафоти завҷааш, зерфаслҳои насиҳат ба фарзанд ва сабаби назми китоб меояд. Баъд аз ин ҳама асли достон шурӯъ мешавад.

Яке аз сарватмандони араб Саиди Омирӣ бефарзанд буд. Пас аз назру ниёз дар роҳи Ҳудо соҳиби писар мешавад, ки ўро Қайс ном мениҳанд. Қайстро пас аз чанд сол ба мактаб медиҳанд. Дар мактаб дуҳтаре бо номи Лайлӣ ҳамсабақи Қайс буд. Лайлӣ дуҳтари сардори қабилаи Начд мебошад. Қайс Лайлиро дӯст медорад. Ин овоза дар ҳар ду қабила паҳн мешавад:

*Моҳе, ки ниҳода даври айём,  
Аз нисбати зулф Лайлияш ном.  
Чун номи ҳудаши зи турра донист,  
Озодию дигараши равонист.  
Акнун, ки маҳе бад-он тамомӣ  
З-он турра қашад сиёҳномӣ,  
Чун Қайс сафедном гардад  
В-он сайд буруни дом гардад.  
Чун кори хирад тамом кардаш,  
Мачнуни замона ном кардаши.  
Алқисса, ба ҳам асир гаштанд,  
Оmezza чу шаҳду шир гаштанд.  
Мачнун рақами камол мешиуст,  
Лайлӣ варақи хаёл меҷуст.*

Падари Лайлӣ пас аз шунидани овозаи ишқи онҳо Лайлиро аз мактаб мегирад. Қайс худ мактабро тарқ намуда, ба қӯҳу биёбон меравад. Аз ин рӯ, мардум ўро Мачнун ном мениҳанд. Саиди Омирӣ ба ҷустуҷӯйи писарааш баромада, ўро пайдо мекунад. Ба Қайс қавл медиҳад, ки онҳоро ба мақсад хоҳад расонид. Қайстро ба хона меорад ва Лайлиро хостгорӣ мекунад. Вале падари Лайлӣ Мачнунро девона мегӯяд ва таклифи хостгориро рад мекунад. Мачнун боз ба қӯҳ меравад. Падарааш боз ўро пайдо карда, ба Каъба мебарад. Ҳангоми иҷрои маносики ҳаҷ Мачнун пуршӯр гардиданӣ ишқи Лайлиро илтиҷо менамояд. Солори қабилаи Омирӣ – Навфал бо Мачнун шинос шуда, ба ў қавл медиҳад, ки ўро ба муродаш хоҳад расонид. Навфал воқеан Лайлиро барои Қайс хостгорӣ мекунад, вале падари Лайлӣ ҷавоби

рад медиҳад. Навфал ба қабилаи Начд ҳүчум мекунад. Қабилаи Начд шикаст меёбад. Падари Лайлӣ меҳоҳад дуҳтарашро нобуд созад, то ин ки асир наафтад. Мачнун ҳоҳиш менамояд, ки ҷанг бас карда шавад. Навфал ҷангро бас карда, ба падари Мачнун вайда медиҳад, ки дуҳтари зебое дорад ва агар ҳоҳанд, ўро ба Мачнун медиҳад. Бо розигии тарафайн тӯй мешавад ва Мачнун аз ҷамоли маҳбубааш хело шод мешавад. Лайлӣ ин ҳабарро шунида таввасути нома ба Мачнун ва ҷунин сурат гирифтани ҳолат гилаҳо мекунад. Мачнун сабабори ҳамаи нокомиҳо Лайлиро дониста, завҷаи худро ситоиш менамояд. Аз баъзе ишораҳои Мачнун дар мактуби ҷавобӣ Лайлӣ хеле мутаассир мешавад. Лайлӣ бовар мекунад, ки Мачнун ҳанӯз ҳам содик аст ва ўро дӯст медорад. Бинобар ин, дар номаи ҷавобиаш аз Мачнун узр меҳоҳад. Ин узрҳоҳӣ ба Мачнун таъсири саҳт расонида, арӯсро ба ҳоли худ мегузорад ва боз роҳи кӯҳу саҳроро пеш мегирад.

Саиди Омирӣ боз ба ҷустуҷӯи Мачнун рафта, ўро меёбад ва панд медиҳад, vale ин кораш ҷандон натиҷа намедиҳад. Падари Мачнун мактуби қалбакие навишта, ба Лайлӣ меорад. Ўаз ғами писари худ вафот мекунад. Мачнун ба мазори падар омада зор – зор мегирияд. Лайлӣ низ барои тасаллии Мачнун ба ҳонаи онҳо меояд, vale дар роҳ Ибни Салом ўро дид, ошиқ мешавад. Ибни Салом ба ҳонаи онҳо ҳостгор мефиристад. Онҳо тӯй мешаванд. Мачнун ин ҷоқаро шунида, Лайлиро накӯҳиш мекунад ва Лайлӣ устувор будани худро таъкид менамояд. Дар ин айём модари Мачнун вафот мекунад. Лайлӣ барои тасаллий додани дили Мачнун ба назди ў меояд. Онҳо ба ҳам дидор дид, хеле сухбат мекунанд. Лайлӣ аз Мачнун ҷудо шуда, аз ғаму дарди ў вафот мекунад. Зайди араб, ки қосиди онҳо буд, ин ҳабарро ба Мачнун мерасонад. Мачнун ҳангоми дағн ба қабри Лайлӣ даромада, ўро оғӯш намуда ҷон медиҳад. Бо ҳамин достон ба охир мерасад.

## ТАҲЛИЛИ ОБРАЗҲОИ ДОСТОН

Дар достони «Лайлию Мачнун»-и Шоҳин мисли дигар достонҳо образҳои доимӣ ва лаҳзӣӣ, мусбат ва манғӣ амал мекунанд. Дар асар образҳои марказӣ: Лайлӣ, Мачнун волидайни онҳо ва маҳсусан, падарони онҳо ва қосид мебошанд. Образҳои мусбати достон: Мачнун, Лайлӣ, падару модари Мачнун, Навфал ва лашкариёни ў, дуҳтари Навфал, қосид, устодону ҳамсабақҳо мебошанд. Образҳои манғии асар: падару модари Лайлӣ, Ибни Салом, сардори қабилаи Начд ва ҷонибдорони онҳоянд.

Ибни Салом, Навфал ва ҷонибдорони онҳо образҳои машҳур,

вале лаҳзавианд, ки дар лаҳзаҳои ҳалқунандаи хатти сужет иштирок намуда, воқеаро басо мураккабу тезутунд менамоянд.

Мачнун ҳамчун образи асосӣ ва ҳалқунанда дар достони Шоҳин хеле фаъол аст. Ҳатто ў дуҳтари Навфалро дӯст медорад ва баробари бо ў хонадор шудан, аз зиндагӣ қонеъ мешавад. Ўро номаи Лайлӣ ба шӯр меорад. Аз ин рӯ, Лайлӣ дар муҳаббат устувортар аст, зеро пас аз тӯй ҳам аз Ибни Салом дурӣ мечӯяд ва устуворию садоқати ў дар ишқ зоҳир мешавад. Ў талаби дигар ё норизоии дигареро ҳатто тасаввур ҳам намекунад. Дар достони мазкур образҳои падари Лайлӣ ва падари Мачнун ҳалқунанда мебошанд. Онҳо хеле фаъоланд. Танҳо фарқ дар он аст, ки яке аз рӯйи хоҳиши фарзанд амал мекунад (падари Мачнун), дигаре тамоман муқобил (падари Лайлӣ).

## **ДОСТОНИ «ЛАЙЛИЮ МАЧНУН» - И ШОҲИН ВА МУНОСИБАТИ ОН БО БАЪЗЕ ДОСТОНҲОИ ҲАМНОМИ ГУЗАШТАГОНАШ**

Дар таърихи адабиёт, ба қавле 147 кас дар ин мавзӯъ асар навиштаанд, ки ҳамаи онҳо дар пайравии Низомист. Аввалин касе, ки ба Низомӣ ҷавобия гуфтааст, Ҳусрави Дехлавист. Аз ин рӯ, бо асарҳои ин ду тан эҷодкор такя намудан бисёр қонунмандиҳои адабиро муайян ҳам месозад. Маълум аст, ки унвони асарҳо ва сужети онҳо дар маҷмӯъ як аст. Фарқ дар лаҳзаҳои ҷудогонаи хатти сужет мебошад.

*Аз ин чост, ки Шоҳин мегӯяд:  
То кай ба саманд медиҳӣ дав,  
К-он ҳарфи Низомӣ асту Ҳусрав.  
Он сони вай аст, ту зи худ гӯй,  
Гард аз руҳи худ ба оби худ шӯй.  
З-ин бехирадӣ бувад фузунтар,  
К-аз ҷой равӣ ба пои дигар?!*

Албатта, Шамсуддини Шоҳин ҳангоми эҷоди асар таҷрибаи хуби эҷодӣ дошт. Аз ин чост, ки қонунмандиҳои ҷавобияро риоя кардааст. Бо вуҷуди он, шоир барои ҷолибияти асари хеш, барои фардияти эҷодиёти худ дар хатти сужети достон ва афзалияти образҳо баъзе ҷузъиёти ҳалқунандаро илова намудааст. Аз ҷумла, лаҳзаи ба саҳро рафтани Мачнун ва раҳо карданӣ ў охувонро аз банди сайёд, озод намудани Мачнун гавазнро аз дом, Мачнунро

ба қабилаи Лайлӣ бурдани пиразан ва гайра, ки дар достони «Лайлию Мачнун»-и Низомӣ дида мешаванд, дар достони Шоҳин сарфи назар шудаанд. Шоҳин ҳатто дар зиндагиномаи қаҳрамони марказӣ – Мачнун лаҳзai ҳалқунандаи дигарро илова мекунад. Ин лаҳзai нав хонадоршавии Мачнун ба духтари Навфал мебошад. Инчунин, лаҳзахои дигари нодир: вафоти падару модари Мачнун, ба хонаи Лайлӣ овардани Мачнун лаҳзахоанд, ки на танҳо дар достони Низомӣ, балки дар достонҳои Амир Хусрав, Ҷомӣ, Ҳилолӣ ва дигарон дида намешавад.

Сабабҳои тавофути лаҳзахои чудогона дар мақсади адибон ва усули пешгирифтai онҳо низ ҳаст. Низомӣ дар асараш ба тасвирҳои психологӣ ва рӯҳии образҳои Лайлӣ ва Мачнун бештар таваҷҷуҳ кардааст. Аз ин рӯ, тасвирҳои ўнисбатан тафсил меёбанд, ҷузъиёти бадей ва баёни ҳолату рӯҳия дар асари Низомӣ муфассалтар сурат мегирад. Аммо дар асари Шоҳин, ҳадафи эҷодкор нишон додани лаҳзai фочеавии ишқи Лайлӣ ва Мачнун буд. Шоҳин нисбат ба тасвирҳои психологӣ бештар ба воқеияти ҳаётӣ таваҷҷуҳ зоҳир менамояд. Албатта, ин ҳолатҳо бесабаб набуд. Ўн пайваста дар рикоби амир буд. Завҷааш аз олами фонӣ зуд сафар кард. Тарбияи тифли навзод ва гайра Шоҳинро водор намуда буданд, ки ҷанбаҳои воқеияти тасвирро бештар пурӯзвват бисозад, яъне Шоҳин ба нақши замону муҳит ва шароиту ҳолати воқеӣ бештар таваҷҷуҳ зоҳир менамояд.

Суоле пеш меояд, ки воқеияти тасвир дар қадом лаҳзахо бештар ба назар мерасанд? Барои намуна метавон ишора намуд, ки Лайлӣ ва Мачнунро бо зӯр аз ҳам чудо мекунанд, Лайлиро ба каси дигар медиҳанд, Мачнунро низ маҷбуран бо духтари Навфал хонадор мекунанд. Онҳо дар муқобили беадолатиҳо ҳеч коре карда наметавонанд. Инҳоро метавон лаҳзахои шарҳиҳолии ҳуди Шоҳин гуфт. Амир гайри ҳоҳиши Шоҳин мақсадҳои худро дар ҷойи аввал мегузошт. Вазъияти шоириро комилан сарфи назар мекард ва гайра.

Аз ин ҷост, ки мавзӯи достони Шоҳин суннатӣ бошад ҳам, лаҳзахои фаровони ҳалқунандаи воқеӣ, ҳаётӣ ва шарҳиҳолӣ дорад, ки марбурт ба эҷодкори достон – Шамсуддин Шоҳин мебошад. Ба ин восита Шоҳин ба масъалаҳои сиёсию иҷтимоии замон, нақши адлу адолат, муносибати шоири шоҳро низ то ба ҳадде дар асари худ ҷой додааст. Аз ин рӯ, достони Шамсуддини Шоҳин арзиши адабӣ-бадей ва ҳаётӣ-воқеӣ низ дорад.

## МУНДАРИЧАИ «БАДОЕЬ-УС-САНОЕЬ» ВА ГУЗОРИШИ МАСЪАЛАХОЙ ИЧТИМОЙ ДАР ОН

Шамсуддини Шоҳин меҳост дардҳои чомеаи худро ба воситаи панду насиҳат, андарзу мавъизат даво бахшад. Ўин корро бо эҷоди маснавии «Тухфаи дӯстон» то андозае сомон ҳам дод. Вале донист, ки амирони бемаърифат омодаи шунидану кор гирифтан аз он нестанд. Амирони мангитро бо Атобакҳои форси замони Саъдӣ наметавон мукоиса намуд. Файр аз ин, Шоҳин дар ин муддат тавассути эҷодиёти Аҳмади Дониш аз нигоҳи тафаккуру идрок хеле пеш рафта буд. Ҳусусан, дар таҳаввули зеҳнию фикрии Шоҳин нақши «Наводир-ул-вакоэъ» басо бузург аст. Аз тарафи дигар, ў дар дарбор амиру атрофиёни вайро хуб омӯҳт. Дид, ки ислоҳи чиддӣ зарур аст.

Бинобар ин, Шоҳин асари навбатӣ ва охирини худ – «Бадоєъ-ус-саноеъ»-ро эҷод кард. Аз сабаби он ки амиру аморат барои ҳимояи худ ба ҳама чиз қодир буданд ва аз ҳеч кори зиште рӯй намегардониданд, Шоҳин марому мақсади худро дар зери пардаҳои киноя ва маҷозу рамзҳои бадей ифода намудааст. Ҳамин далел боиси он гардидааст, ки «Бадоєъ-ус-саноеъ» асари охирини Шоҳин бошад. Аз тарафи дигар, Шоҳин дар давраҳои нисбатан охири рӯзгори хеш аз амиру аморат хеле ҳастадилу ноумед гардида будааст. Ин ҳолат ба таври васеъ ва бо оҳанги қавии фалсафию сиёсӣ дар «Бадоєъ-ус-саноеъ» хеле чиддӣ ба тасвир омадааст.

Ў менависад: «Мир Муҳаммад Шамсуддин алмутахаллис ба «Шоҳин» аз он ҷиҳат, ки тарокуми навоиб ва тазоҳуми мусоиб мучиби ихтилоли афкор ва боиси инхирофи атвор гардида буд, хост, ки ба муқтазои ҳол маҷмӯатушшикоят пардозад ва дар адои шикоят дастури ғарib оғозад, чунончи ниғорандаро алалфавр эҷоби ҳанда ва баъдалғавр эроси гирия тавонад намуд». Яъне, дар мантиқи одии ифода шоир гуфтааст, ки: «Аз он ҷо ки буд, хостам, ки мувофиқи ҳолам маҷмӯаи шикоят соҳта, дар адои ин шикоят тарзи иншои аҷибе вазъ кунам, ба он тарзе ки хонанда баробари хондан бихандад, аммо баъди ба фаҳми мазмуни он расидан бигиряд».

Бо назардошти мавзӯъ дар ин асар се ҷанба ба мушоҳида мерасад:

1. Танқиди муҳит ва ҷамъияти он давра.
2. Танқиди аҳли замон, арбоби давлат ва соҳибмансабон.
3. Тасвири ҳолу рӯхия ва вазъияти худи шоир, шаҳсияти мушоҳидакор, ки ҳолии дигаре надорад.

Асар ба фаслхову зерфаслҳо чудо нашавад ҳам, ҳадафи эҷодкор тақрибан чунин баён шудааст:

1. Зикри ибораҳои киное, ки пеш аз баёни воқеа меоянд.
2. Инъикосу таҳлили воқеаву ҳодисаҳо, ки аз танқиди замон ва ё аз баёни ҳолати худи муаллиф иборатанд.
3. Ҳикоёти хурде ба тарзи тамсилӣ.
4. Истифодаи ибораҳои маҷозиу қиной.
5. Хулоса ва натиҷагириҳои худи муаллиф.

Шоҳин огоҳ менамояд, ки ба зоҳирӣ ҳодисаву воқеаҳо фирефта набояд шуд. Ҳар кас бояд пардаро аз рӯйи зинату ороишҳо бардорад ва ҷамъияти дар воқеяти ошкоро бибинад:

«Субҳоналлоҳ, қаҷқӯли гадо сафинаи қадом дарё шуда ва ба деги мадраса оши қадом маъррака сурати имзо ёфта. Агар аз барф, масалан, бинои манора осон аст, пас, манора ҷаро маҳсуси Масҷиди қалон аст?»

Ҳамин ҷоҳилон манораи аз барф соҳтаро ҷун манораи хиштӣ, тавсиф мекунанд ва қаҷқӯли қаландариро заврак гумон мекунанд.

Дареғо, ки ин ҷоҳилон зимомдорони вақтанд ва он ҷойҳо бар ин тоифа сазовор нест. Онҳоро бояд дар ҷойҳои барояшон муносиб нишонд, то ин ки садди роҳи ҷамъиятиву ҳалқ нашаванд. Ба ин маънӣ Шоҳин менависад: «Каллаи гӯсола, ҷун таҳаммули юғ надорад, садои он зери хок ва ҳараки хокӣ, ҷун тоқати қашша (афзори асб) надорад, ҷойи он миёни ҳасу ҳошок. Аммо ҳайронам аз инқилоби даҳр, ки онро бо меҳи ҷафо набастаанд ва аз инъикоси давр инро (яъне ҳарро) ба ҷул наороста».

Ба назари Шоҳин, низому тартиб дар кори ҷомеаи онрӯза то ба дараҷае аз даст рафтааст, ки ислоҳи он имконпазир нест. Ин ҳолат ба он монанд аст, ки сурма агар зеби ҷашму давои он бошад, вале ҷун дар дараҷаи ҳуд наомадааст, пеши ҷашмонро сиёҳ мекунаду бас! Бинобар он, дардҳои ҷомеа бедаво шудаанд:

«Бода он ҷо ки ҳумор нашиканад, пунба дар даҳони шиша неҳ, об ки ҳар гоҳ бар номияни нахл қувват наафзояд, дами теша беҳ». Камақлон ин нуқсонҳоро агар бибинанд, меҳоҳанд рафъ созанд, вале решоҳои онро, сабабҳои пайдоиши онро намедонанд. Ин ҳираду донишро меҳоҳад:

«Доғам аз дасти фикри нақис, ки муаддӣ ба ҳусули камол нест, қайк аз музга берун мекунанд, аммо воқиф на аз ҳодисаи саг дар ҷувол». Яъне, адид гуфтани меҳоҳад, ки акл сазовори роҳбарист ва беақлу беҳирад набояд, ки роҳбари ҷамъият бошад, зеро ў ба қадом роҳ ва ба кучо бурдани мардумро дарк кардан наметавонад.

Ба назари Шоҳин, сабабгори асосӣ мансабдорони ҳурду

поёнй нестанд, балки гунаҳкори асосй худи амир аст. Шоҳин таъкид менамояд, ки: «Обмӯрӣ агар аз бод қалон аст, гила на аз қундаи хору пастии девор аст, балки аз аблакии бодбон аст».

Яъне, агар бодбон оқил мебуд, обмуриро хурд месоҳту деворро баланд мекард, то дузд роҳ ёфта натавонад ва ҳаробкорӣ накунад. Чунин тарзи андешарониҳои фалсафию ҳакимонаи Шоҳин гувоҳи он аст, ки ў ба инкишофи ҷамъият, системаи роҳбарӣ бар он, усули ба роҳ мондани корҳо, муносибат ба табақаҳои иҷтимоӣ, коргирӣ ба арзишҳои илмӣ, гиреҳҳои фарҳангӣ ва мушкилҳои иқтисодиро то ба андозае сарфаҳм меравад, зеро ҳеле одӣ бошад ҳам, баъзан роҳҳои ҳалосиро нишон додани мешавад:

«Чароги афрӯхтаро ҷоё, ки равған диҳанд, доман мезананд, ҷӣ умеди рӯшнӣ ва қӯдаки навомӯҳтаро ҷоё сим диҳанд, бим медиҳанд, ҷӣ тамаъи ошнӣ...

Фарёд аз ин доягони бемехр, ки ба атфоли худ ба ҷои шир ҳун медиҳанд»...

Ҳадафи эҷодкор ин аст, ки чароги афрӯхта корест, ки андак баъд натиҷа медиҳад, зимомдорон ба ҷои онро аз сари бод эмин нигаҳ доштан, ба доман бод ҳосил карда, онро ҳомӯш мекунанд, то ин ки торикий ҳукмрон бошад ва сиррашон фош нашавад. Ҳадаф аз доман садди роҳ гардидан мебошад. Ё худ мақсад аз қӯдаки навомӯз одамони ҳоҳишдор, вале камтаҷриба ё бетаҷриба аст. Ба ҷои дасти ӯро гирифтан, баръакс ӯро ин доягони бемехр – мансабдорон, ба ҷои шир ҳун медиҳанд, яъне ҷонидори нашъунамои ў нестанд.

Шоҳин соҳибмансабони замонро бо қўтоҳназарию зоҳирбинӣ айбдор мекунад. Ҳар як падидай номатлубро бояд пеш аз ҳама, сабабҳои пайдоиш, омилҳои зоҳиршавӣ ва решоҳои онро чустучӯ намуд, то ин ки гунаҳкор бечазо намонад ва адолат пойдор шавад. Барои дарки масъала адиб чунин далел меорад, ки:

«Шуллони (маоши) мир агар ба навкар нарасад, гилаи мир аз танҳоҳ (рутбаи паствар аз мир) аст ва ротибаи (моҳонаи) вазир агар ба аскар нарасад, шикваи вазир аз подшоҳ аст... Туфанги бетир киро аз по нишонад ва паланг бечанг киро аз ҷо фишонад. Оҳанро то тофта (сурҳ) накунӣ, дар чӯб наравад ва тир то оташ надихӣ, аз чӯб начаҳад. Заминро дона дех, то хирман даравӣ ва тӯтиро шакар дех, то сухан шунавӣ».

Ҳадаф дар қазовати боло набудани низоми давлатдорӣ, ҳарҷу марҷ, бесарусомонӣ дар корҳои соҳибмансабон ва пеш аз ҳама,

дар дарбор аст. Яъне, бо давлат гуфтан танҳо низом барқарор намешавад. Низому тартибро бояд дар қадами аввал барқарор намуд, то адолат барқарор шавад. Агар адолат набошад, он давлат бозичаи дasti мансабдорон аст. Аз ин рӯ, мақсад аз маоши мир, моҳонаи вазир, туфанги бетир ва палангига бечанг мавҷудияти миру вазир, давлату ҳукумат буда, ин ҳама зоҳири давлатдорӣ аст, vale ғаъолияти онҳо, мавҷудияти адолати иҷтимоӣ ва риояи он ҷанбаҳои ботинии давлатанд.

Дар баъзе ҳолатҳо Шоҳин ҳолати худро тасвир менамояд, ки дар муқобили ин беадолатиҳо истодагарӣ кардааст ва аз ин рӯ адиби ҳақиқатгӯ ҳору залил ва бехимояву танҳост. Бинобар он рамзи сухан гуфтани адиб бесабаб нест. Ў менависад:

«Агар чун ғунчишк хона қунам, ҳоҷиби остона тузоқи... тифлон аст ва агар чун гӯсфанд азми саҳро намоям, қоиди тарик (қаравули роҳ) таёки чӯпон... Замона ҳар заҳри қоғазпече, ки оmezad, ки чун қадуи нос дар коми ман мерезад ва гетӣ ҳар дуди талхе, чун ангезад, ки найи қалён (чилим) дар димоги ман мебезад... Шир дар косаи ман чурғот аст ва мавиз дар қисаи ман қарақот аст... Чун баҳт баргашт, ҳол ин аст ва чун хотир ошуфта шуд, мақол ҷунин...».

Тасвирҳои боло характеристи фардӣ дошта, шарҳи ҳоли худи адиbro инъикос кардаанд: мисли ғунчишк хона соҳтан – бо азоби зиёд ва ҳакирона бунёд кардани чизе, мисли гӯсфанд агар азми саҳро... кардан – киноя азми коре, мақсадеро пеш гирифтган; заҳри қоғазпечи замона – киноя аз ягон навъи ғоҳеаву ҳаводиси ноҳуше, ки рӯҳ медиҳад, ҳатман мисли нос ба коми адиб реҳта мешавад, ки дар ниҳояти кор номуродӣ ва беикబолӣ дар назар дошта шудааст.

«Бадоєъ-ус-саноеъ»-и Шамсуддини Шоҳин аз нигоҳи мазмуну муҳтаво мисли айбномаест бар муқобили амиру аморат ва умуман соҳибмансабони замонаи адиб. Махз ҳамин тоифа, ба қавли Шоҳин, мамлакатро аз пой афтонидаанд. Онҳо аз илму дониш, фарҳангу маърифат дуранд. Ҳамчунон аз ғаҳму идроқи идораи давлат маҳруманд.

Рисолаи «Бадоєъ-ус-саноеъ» аз нигоҳи шакл ва мундариҷа падидай тоза дар насири бадеии асримиёнагии тоҷик аст. Ҳатто унвони рисола номи асарҳои илмӣ – назариро ба ёд меорад. Аз тарафи дигар, асар дорои фаслу бобҳои чудогона ё тақсимбандии дигаре аз ягон ҷиҳат нест. Пас, маълум мешавад, ки ҳадафи муаллиф як ҷиз – интиқод аз соҳти давлатдорӣ ва сардори он мебошад. Усули нигориши асар, образҳо ва шаҳсиятҳои тасвиршаванд, ки

адиб зикр мекунад, ном гирифта намешаванд. Амали онҳо, кору муносибати онҳо зикр мешаваду халос. «Агар гулӯла (тир) ба гӯр (гӯрхар) расад ҳам, бо воситай борут аст ва агар мурда ба гӯр равад ҳам, низ ба дастёрии тобут»... Ё ин ки: «Фарёд аз ин доягони бемехр, ки ба атфоли худ ба чойи шир хун медиҳанд».

Иштирокчиёни муҳокимаҳо, образҳои тасвиришаванда рамзйиной, тамсилӣ-маҷозӣ буда, аз рӯйи амалашон маълум мегарданд, ки қиҳоянд.

Насри асар сода ва тарзи баёни адид ҳеле шавқанд гез аст. Саропо Шоҳин аз санъати саҷъ ва навъҳои он истифода кардааст. Ин ҳунари адид хонандаро барои мутолиаи асар омода месозад. Хонанда аз мутолиаи он лаззати маънавӣ мебарад ва ҳастагиро ҳис намекунад: «Шалғами пухта бо нуқраи хом ҳамранг аст, тафовут ту медонӣ; обгина бо алмос ҳамсанг аст, агар метавонӣ» ва ғайра.

Аз қалимаву ибораҳо, таъбирҳо, зарбулмасалу мақолҳои ҳалқӣ адид ҳеле фаровон кор гирифтааст.

Бояд гуфт, ки санъаткорӣ ё ҳуд кор гирифтган аз рамзу кинояҳо, маҷозу ихомҳо фаҳмиши моҳияту муҳтавои асарро мушкилтар намудааст. Хонанда баъзан мақсади ниҳоии адидро ба таври ошкоро фаҳмида наметавонад. Дар ҳар сурат, асар аҳаммияти фарҳангии маърифатӣ ва тарбиявӣ дорад.

Асари мазкур гувоҳи он аст, ки эҷодкори он донишманд, соҳибхирад, боистеъдод ва пуртакриба мебошад, зоро тавассути «Бадоъ-ус-саноъ» ў намунаи волои афкори сиёсӣ-иҷтимоӣ, маданий-маърифатӣ ва фарҳангӣ-адабии даврро баён карда тавонистааст.

## МАЗМУНИ МАНЗУМАИ «ТУҲФАИ ДӮСТОН»

Маснавии «Туҳфаи дӯston» дуюмин асари қалонҳаҷми Шоҳин буда, дар пайравии «Бӯston»-и Саъдии Шерозӣ таълиф шудааст. Ин асар нотамом аст. Шоҳин онро дар мавзӯи панду андарз, мавъизату насиҳат ва умуман тарбияи инсон хостааст эҷод намояд. Вале шоир мебинад, ки тавассути андарз сиёсатмадорони асрро бо роҳи рост ҳидоят кардан маҳол ва ҳатто номумкин аст. Шояд аз ҳамин сабаб шоир асарро ба поён намерасонад. Маснавӣ бо ҳоҳиши устод ва роҳнамоҳои пири маънавии Шоҳин – Зарири Ҷӯйборӣ дар чунин шакл тарҳрезӣ гардида будааст:

*Боби аввал: Дар адл. Боби дуюм: Дар эҳсон. Боби сеюм: Дар ишиқ. Боби чорум: Дар тавозуъ. Боби панҷум: Дар ризо. Боби*

*шашум: Дар қаноат. Боби ҳафтум: Дар тарбият. Боби ҳаштум: Дар шукр. Боби нухум: Дар сабр. Боби дахум: Дар хотима.*

Дарего, ки аз ин нақшай мураттабсохта танҳо муқаддима ва фасли аввали боби нахустини «Тухфаи дўстон»-ро Шамсуддини Шоҳин навиштаасту бас.

Дар асоси ҳамин баҳшҳои сомондодаи Шоҳин метавон ба натиҷае омад, ки шоир авзои сиёсӣ, ҳолати рӯҳии зимомдорони аср, равиши ҷамъияти онрӯза, муносибати дарбор бо илму фарҳанг, шеъру адабиёт, эҷодкорону кувваҳои зехниу фикрӣ, раъиятро хеле хуб таҳлил кардааст. Ин таҳлилу мушоҳидаҳо шоирро водор соҳтааст, ки баъдан фикри дигар кунад. Аз ин рӯ, шоир бо таълифи муқаддимаву қисме аз нахустбоб қаноат кардааст.

Ӯ зоҳиран амир Музaffer ва Абдулаҳадро васф ҳам кардааст ва аз тарзи муносибат бо тасвирҳои оғаридааш, онҳоро саҳт танқид низ кардааст. Яъне Музafferро ба Ҷамshed ва Абдулаҳадро ба Захҳок монанд меқунад:

*Чу гетӣ зи Ҷамshed пардоҳт таҳт,  
Бар он таҳт Захҳок андоҳт раҳт.  
Шукӯҳе дар оини давлат намонд,  
Ба Тӯронзамин зебу зинат намонд.*

Ба ҳамин тарик, Шоҳин ин асари ахлоқии худро аз шикваю танқиди замонааш оғоз менамояд:

*Маро шиква поён надорад, гузор,  
Ки худ шиква баҳре бувад беканор.  
Фигон, к-ин ҳарифони кинозмой  
Ба меҳр андароранд ҳалқе зи пой.  
Чу фарзанд аз онат ҳамепарваранд,  
Ки чун гурба фарзанди худ меҳӯранд.  
Ман идбор дидам, ту фирӯз боиш,  
Зи аҳволи ман ибратомӯз боиш.*

Ӯ худ дар фасли «Дар гузориши айёми нофарчом ва шикояти ҳавосу авом» меорад:

*Ду-се рӯз ҷӯёни эҳсон шудам,  
Сарояндаи мадҳи дунон шудам.  
Бибурдам ба орошии назм ранҷ  
В-аз он кардам оғоқро пур зи ғанҷ.  
Кафи хушики эшон, к-аз он нам нарехт  
В-агар рехт, ҷуз хуни мардум нарехт.*

*Сагеро, ки чома дариðӣ ба дев,  
Фаришта аз ў даргирифтӣ гирев,  
Чунон барзадам сирати мардумӣ,  
Ки гӯй назода чу ў одамӣ.*

Забони маснавӣ, шеваи таълиф ва услуби эҷоди Шоҳин дар «Тухфаи дӯстон» хеле дилнишин аст. Дар ин ҳикоят, ки ҷавоне пиреро мегӯяд, ки ҷаро ниҳол парвариш мекунӣ? Охир, ин шояд пас аз ҷандин сол самар диҳад, вале ба ту ҷӣ фоида? Пир мегӯяд, ки пешинииён шинонданд, мо ҳӯрдем, мо ҳам мешинонем, то ки ояндагон бихӯранд:

*Яке аз салотини дерингаҳе  
Гузар карда бар нахлаи айбӯҷе,  
Ки бинишонда тиреш аз нав ба хок,  
Ба теге ҳамекардаш аз ҳашив пок.  
Бад-ӯ гуфт: Ай марди деринасол,  
Бад-ин умр кай бар ҳурӯй з-ин ниҳол?  
Худ ин нахлро одат ин аст кор,  
Пас аз бист сол овараҷ баргу бор.  
Чунин гуфт дехӯни донишвараши,  
Ки гар ман нахӯрдам, ҳӯрад дигараши.  
Чу худ ҳӯрдай барги пешинагон,  
Дарахте пасояндагонро нишион.*

Ҳикояти мазкур моҳияти тарбиявӣ-аҳлоқӣ дошта, дар он инсондӯстӣ ва некукорӣ ба тасвир омадааст. Аммо дар симои ҷавон ҳудоҳӣ ва кӯтоҳназарӣ баён шудааст.

## **ХУСУСИЯТҲОИ БАДЕИИ АШ҃ОРИ ШАМСУДДИНИ ШОҲИН**

*Ҳарифи табъи расои ту кас нашуд, Шоҳин,  
Зи бас ягони оғоқ дар сухандонист.*

Шамсуддини Шоҳин дар адабиёти нимаи дуюми асри XIX яке аз он шоиронест, ки дар ҳамаи навъҳои шеър эҷод кардааст. Тозакориҳои Шоҳин дар қасида, ғазал, қитъа, рубой, тарҷеот, мусаммати мухаммас, маснавӣ ва гайра хеле устодона аст. Шоҳин аз тарафи дигар, ба бузургтарин шоирон: Анварӣ, Саъдӣ, Камол, Ҳофиз, Нозим, Низомӣ, Бедил пайравиҳо кардааст. Ӯ дар қасида бештар ба Ҳоқонию Анварӣ, дар ғазал ба Саъдию Ҳофиз ва Бедил, дар маснавӣ ба Низомӣ бештар таваҷҷуҳ зохир намудааст.

Шоҳин, баҳусус, дар газал табъи басо баланд дорад, зеро шоире чун Туғрал ўро устоди хеш медонад. Шоҳин дар мазмунсозӣ ва маъниофарӣ соҳибхунар буда, санъати нозуки баёндорад:

*Курбони лаби лаъли шакарҳои ту гардам,  
Мафтуни ҳатти голиятирои ту гардам.  
Лаб мегазӣ, ай шӯҳ, надонам, ки чӣ ғӯӣ,  
Аз нозукии тарзи адоҳои ту гардам.*

Аз сабаби он ки маҳбуба дар ғояти нафосату зебой ба тасвиромадааст, бинобар он ҷузъиёти тасвири образҳои лирикӣ низ хеле ҳунармандона аст: лаби лаъли шакарҳо, ҳатти голиятиро, нозукии тарзи адоҳо ва гайра тавсифҳо, истиораҳо, ташбеҳот, қинояву маҷоз ва маҳсусан, таносуби сухан ҷолибу қобили қабул истифода шудаанд. Чунин тарзи мазмунсозию маъниофарӣ баҳусус, дар лирикаи ишқии Шоҳин хеле зиёд мушоҳида карда мешавад. Мавзӯъҳои ишқӣ якҷо бо тасвири ҷузъиёти баҳор, гулу лола, насими атргон, садои парандаҳои ҳушилҳон, навои обшорону гоҳ-гоҳе резиши борони найсон, лаҳзаҳои тобиши офтоби тобон дар тасвирсозиҳои Шоҳин ҳунари хоссанд.

*Ай ҳарифон, вақти гул дар ғулситон маҷлис кунед,  
Лоларӯе иттифоқ афтад, ба ҳуд мӯнис кунед.*

Ин мавзӯъҳо бо ҳамовозии мусиқию суруд ва маю бодагусорӣ тасвирҳои хеле хотирмону таъсирбахши лирикаи Шоҳин мебошанд. Ҳусусияти ҷудогонаи лирикаи шоир баҳусус газалиёти вай дар он аст, ки он то андозае тобиши зарофатомез дорад, ки қаблан дар ашъори шоирони дигар дучор намешавад. Ин тарзи маъниофарию мазмунсозӣ аз ҳадди камолоти маънавии Шоҳин баshoreт медиҳад.

Дар лирикаи Шоҳин мавзӯъҳои ахлоқӣ, пандуандарӣ, таълимӣ – тарбиявӣ низ мавқеъ доранд.

Инчунин шикояту танқид, оҳангҳои яъсу навмедӣ дар лирикаи шоир хеле ҳунармандона баён шудаанд.

Санъати шоирӣ, ҳунари эҷод, пояи сухангустарӣ, хаёлбоғиву мазмунсозӣ, маъниофарӣ ва ҳадафнокӣ дар лирикаи Шоҳин хеле дилкашанд.

Сабки сухан, тарзи баён, шевай эҷод, ҳунари таълифи шоир низ ҷолиб аст. Ўаз қалимаву таъбирҳо, мақолу зарбулмасалҳо, ифодаҳои ҳалқӣ, инъикоси урфу одатҳои мардумӣ, расму русум ва гайра ба ҳунармандии ба ҳуд хос кор мегирад. Ҳадафро ҳунармандонаву ӯҳдабароёна баён карда метавонад:

*Дамаке аз рухи худ парда барандоз, ки ман  
Аз рухат об дихам чашми тамошоиро.*

Ёхуд:

*Гү наварзад ишик ҳар кас, барнатобад ҷаври ёр,  
Ҳар кй аз гунчишк тарсад, бояд аз арзан гузашт.*

Дар ин абёт: «Чашмро об додан» ба маънии лаззат бурдан аз тамошо ва дар байти дуюм мақоли «Аз гунчишк тарсӣ, арзан макор» хеле ҳунармандона кор гирифта шудаанд.

Аз ин рӯ, нақши эҷодиёти Шоҳин барои содаву оммафаҳам намудани забони адабӣ ва ба зиндагии ҳалқ боз ҳам наздик намудани адабиёти бадеӣ хеле бузург аст.

## САВОЛ ВА СУПОРИШХО

1. Оид ба авони ҷавонии Шоҳин маълумот дихед.
2. Тахсили ибтидоӣ ва мадрасавии Шоҳин дар кӯҷо гузаштааст?
3. Сабабҳои ба дарборроҳ ёфтани шоирро нақл кунед.
4. Мероси адабии Шоҳин аз чиҳо иборат аст?
5. Саҳми Шоҳинро дар рушди газали адабиёти нимаи дуюми асри XIX баён намоед.
6. Мавзӯъ ва мундариҷаи газалиёти Шоҳинро нақл кунед.
7. Газали «Ай, ки аз қадди расо гояти сарви чаманий»-ро таҳлил намоед.
8. Мавзӯъ ва мундариҷаи газали «Ҳама аҷзои ту ҳубу ҳама аъзои ту ҳуши»-ро шарҳ дихед.
9. Фаъолияти достонсароии Шоҳин аз кай оғоз шудааст?
10. Мазмуну муҳтасари достони «Лайлию Мачнун»-ро нақл кунед.
11. Образҳои асосии мусбату манғӣ, лаҳзагӣ ва доимии «Лайлию Мачнун»-ро таҳлил намоед.
12. Умумият ва тавоғути «Лайлию Мачнун»-и Шоҳин аз асаҳрои ҳамном аз чӣ иборат аст?
13. Мазмуну муҳтавои асари «Бадоеъ-ус-саноеъ»-и Шоҳинро нақл кунед.
14. Дар «Бадоеъ-ус-саноеъ» Шоҳин бештар қадом масъалаҳои иҷтимоиро баён кардааст?
15. Мавзӯъ ва мундариҷаи гоявии маснавии «Туҳфаи дӯстон»-ро баён кунед.
16. Дар таълифи «Туҳфаи дӯстон» Шоҳин ба қадом асари асримиёнагӣ наӣравӣ кардааст?
17. Мазмуну ду се ҳикоятиро аз «Туҳфаи дӯстон» нақл кунед.
18. Арзиии адабии маснавии «Туҳфаи дӯстон» аз чӣ иборат аст?
19. Оид ба санъати эҷод ва ҳунари шоирии Шоҳин чӣ медонед?
20. Мақоми Шамсуддини Шоҳин дар адабиёти нимаи дуюми асри XIX аз чӣ иборат аст?

## САВОЛНОМАИ ТЕСТӢ

1. Шамсуддин Шоҳин дар куҷо ба дунё омадааст?

A.	Хатлон	C.	Хӯҷанд
B.	Самарқанд	D.	Тошканд
E.	Бухоро		

2. Шоҳин кай ба шеъргӯй оғоз кардааст?

A.	15-16 солагӣ	C.	11-12 солагӣ
B.	13-14 солагӣ	D.	10-11 солагӣ
E.	8-9 солагӣ		

3. Шоҳин қадом солҳо ба мадраса доҳил шудааст?

A.	солҳои 1885-86	C.	солҳои 1880-81
B.	солҳои 1883-8	D.	солҳои 1876-77
E.	солҳои 1874-75		

4. Шоҳин қадом сол ба дарбор қашида мешавад?

A.	соли 1875	C.	соли 1880
B.	соли 1879	D.	соли 1882
E.	соли 1885		

5. Оромгоҳи Шоҳин дар қадоме аз ин шаҳрҳост?

A.	Хӯҷанд	C.	Самарқанд
B.	Тошканд	D.	Бухоро
E.	Қаршиӣ		

6. Қурбони лаби лаъли шакарҳои ту гардам,

Мафтуни хати голиятирои ту гардам.

Матлаи газали кист?

A.	Бедил	C.	Возеҳ
B.	Саййидо	D.	Ҳозиқ
E.	Шоҳин		

7. Қадоме аз ин асарҳоро Шоҳин эҷод кардааст?

A.	«Ирфон»	C.	«Юсуф ва Зулайҳо»
B.	«Комде ва Мадан»	D.	«Хусрав ва Ширин»
E.	«Тӯҳфаси дӯстон»		

8. «Бадоеъ-ус-саноө» асари қадоме аз ин адебион аст?

A.	Бедил	C.	Савдо
B.	Хозик	D.	Сайыйдо
E.	Шохин		

9. Маснавии «Түхфаи дүстон» дороу чанд боб аст?

A.	14 боб	C.	12 боб
B.	13 боб	D.	11 боб
E.	10 боб		

10. Боби авали «Түхфаи дүстон» чىй ном дорад?

A.	«Дар сирати подиохон»	C.	«Дар ишик»
B.	«Дар сабр»	D.	«Дар ризо»
E.	«Дар адл»		

11. Достони «Лайлі ва Мачнун» қадом сол таълиф шудааст?

A.	соли 1875	C.	соли 1880
B.	соли 1878	D.	соли 1885
E.	соли 1888		

12. Дар ин достон *Лайлі* дұхтары кист?

A.	фарзанди Саиди Омирі	C.	фарзанди солори Омирі
B.	фарзанди солори Омирі	D.	фарзанди Ибни Салом
E.	фарзанди сардори қабилаи Начд		

13. *Лайлі* дар асари Шохин бо кى хонадор мешавад?

A.	хонадор намешавад	C.	бо яке аз сипоҳиёни Навфал
B.	бо Навфал	D.	бо писари Навфал
E.	бо Ибни Салом		

14. Матлағи зерин:

Ай мұниси дил, дўши ту мәҳмона күй бүдй?

Дил бе ту ба қон омаду қонони күй бүдй?

аз газали кист?

A.	Хозик	C.	Хайрат
B.	Сайыйдо	D.	Возех
E.	Шохин		



## МУҲАММАДСИДДИҚИ ҲАЙРАТ

*Нуқли мағлис ҳар күчо зикри  
парешонии мост,  
Мо ба худ ҷамъем, асрори ниҳони  
мо ба ҳайр.*

Яке аз шоирони тавонони тоҷик Муҳаммадсиддиқи Ҳайрат аст, ки бо эҷодиёти худ ба адабиёти давр ва минбаъда таъсири муайян гузаштааст. Ҳайрат соли 1878 дар гузари Арӯсони Бухоро таваллуд ёфтааст. Номи шоир Муҳаммадсиддик буда, «Ҳайрат» таҳаллуси адабии ўст. Падари шоир дар масҷиди гузари Арӯсон муаззин буда, барои тарбияи писарашибаро ҳаматарафа саъӣ доштааст. Шоир дар овони ҳафтсолагӣ аз модар ва дар дувоздаҳсолагӣ аз падар ятим мемонад. Ҳайрат дар синни 15-солагӣ ба мадраса дохил шуда, илмҳои ҷории замонро комилан фаро мегирад. Вай соли 1895 бо устод Садриддин Айнӣ рафоқат пайдо намуда, онҳо аз ҳамдигар хеле баҳраҳо мебаранд.

Ҳайрат аз нигоҳи иқтисодӣ чандон доро набуд ва аз ин ҷиҳат таңқисӣ мекашид. Ин аст, ки шоир барои беҳбуди ҳолати иҷтимоии хеш, соли 1898 ба сифати мирзо, ба хидмати Ашӯрбек ном даллоли пӯсти қароқӯлӣ дохил мегардад. Аз сабаби он ки Ҳайрат бемор шуда буд, соли 1900 бо маслиҳати дӯстону наздикон барои тағирии муҳит ба Фарғона меояд. Бемории шоир вазнин гардида соли 1902 Ҳайрат аз дунё ҷашм мепӯшад.

Ҳайрат маҳсусан бо таъсири мактаби адабии Шарифҷонмаҳдум назокати илми шеърро хеле барвақт аз худ менамояд. Аз тарафи дигар, муҳити илмӣ-адабии шаҳри Бухоро низ ба эҷодиёти ўтаъсири зиёд менамояд. Ин аст, ки ў ба шеъргӯйӣ аз овони хурдсолӣ шурӯъ мекунад.

## МЕРОСИ АДАБИИ ҲАЙРАТ

Мухаммадсүлдики Ҳайрат ҳанұз аз даврони хурдсолій то таҳсили мадраса ба шеъру шоирій рұ оварда буд. Устод Садриддин Айній дар ин бора менависад, ки: «... аз камоли истеъдод ва ишқи адабиёт дар хурдсолій ба мартабаи устодій расида буд». Ҳайрат тавонист дар муддати күтох аз худ ашъори зиёде ба ёдгор гузорад. Ашъори шоирро баъд аз вафоти ӯ яке аз бузургону фозилони замон – Мирзо Абдулвохиди Мунзим ба сифати девон мураттаб намудааст. Ба ҳамин тариқ, девони ашъори Ҳайрат дороли 2447 байт буда, аз шаклхой шеърии зерин: ғазалу қасида, қытъаву рубой, мусаммати мухаммас, мусаммати мусаддас иборат мебошад.

Дар девони ӯ ғазал нисбат ба шаклхой дигари шеърій мавкөй дорад. Мавзүи марказии ашъори Ҳайрат ишқу ошиқй, шұру вальвалаҳои ботинии инсон, садои дилҳои лабрези вафодорио муҳаббат, садокату самимият мебошад. Баҳусус ғазалиёті ӯ аз ин чихат афзалияты бештаре дорад.

Масалан, ғазали зерини Ҳайрат, ки аз нигоҳи мавзұй, мазмуну муҳтаво ишқй – васфй буда, дар он ҳусну қамоли маҳбуба васф карда мешавад, хеле өлиб аст. Ин ғазал, ки аз ҳар чихат аз нигоҳи ҳусусиятхой мундариҷавй: маъниофарй, мазмунсозй, интихоби лағзу назокати ифода, ҳунари коргирй аз санъатхой бадеии маънавиу лағзй ва гайра өлиб аст.

Аз чихати талаботи ҳусусиятхой шаклй ҳам хеле дилнишину хотирмон мебошад. Он ҳатто дикқати устод С. Айниро өзінде намудааст ва устод ин ғазалро яке аз беҳтарин ғазалхой суннатй шумурдааст.

Инак, он ғазал:

Ай сарв, бейбо ба қаман сар қашидаі!  
Моно, ки сарви қомати үро наидай?  
Ороми сарви ман бувад аз құйбори қашим,  
Ай сарв, агар ту бар лаби құр орамидай.  
Ү сарви дилбар асты равон аст дар хиром,  
Ту сарви бебарипо ба күнче қазидай!  
Ү реңа дар дил асты зи дил об мекұрад,  
Ту реңа дар гил астыю аз гил дамидаі.  
Ү нозпарвар асты бувад шох-шохи лутф,  
Ту болпарвар, аз дү-се шохи буридаі.  
Ҳайрат, зиёда муътақиди сарви нози ӯ  
Гаштй, магар мунозираи мо шунидаі?

Газали зикршуда бешуббха хеле хунармандона эчод шудааст. Бунёди тасвири шеъри боло ду сарв буда, яке дараҳт ва дигаре маҳбуба мебошад. Аз ибтидо то интиҳо ташбеҳи баргаштаву ташбеҳи тафсилӣ ба кор гирифта шудааст, то ин ки шоир бартарии маҳбубаро нишон бидиҳад. Сарви чаман, ки аз дараҳтони дигар дар қаду қомат бартарӣ дорад, ифтихор мекунад. Шоир ӯро огоҳ месозад, ки фахри ту бечост, зеро аз рӯйи тамоми хусусияту аломатҳои муқоисашаванда қомати маҳбуба бартарӣ дорад.

Хусусиятҳои шаклии шеъри боло низ басо ҷолиб ва хотирмон аст, зеро интиҳоби калимаҳову ибораҳо, хусусиятҳои табиии дараҳту инсон, ҷобаҷогузорӣ, мантиқи бадеии сухан ва гайра радифро талаҳ намекунад. Вале калимаҳои қофияшаванда: қашидай, надидай, орамидай, ҳазидай, дамидай, буридай, шунидай низ бозёғти шоиранд. Онҳо хеле хуб «чида» шудаанд. Дар калимаҳои ҳамқоғия решай қофияидай буда, ҳарфи равӣ «д» мебошад. Аз ин рӯ, қофияҳои газали боло мутлақ мебошанд.

Аз нигоҳи вазн низ газали мазкур нисбатан дилнишин аст, зеро дар баҳри музореи мусаммани аҳраби макфуфи маҳзуф ё мақсур иншо шудааст. Афоъили он чунин шакл дорад:

- - v / - v - v / v - - v / - v -

яъне: мафъулӯ, фоъилоту, мафоъйлу, фоъилун

Ҳайрат шоири газалсарост ва дар ин хунар хеле завқи баланд дорад. Ӯ ғазалҳои тақлидкорона ҳам дорад, вале дар тақлид ҳам на ҳар кас муваффақият пайдо карда метавонад. Масалан, ба газали мазкури Ҳайрат агар таваҷҷуҳ карда шавад, хеле хунармандона эчод карда шудааст:

*Чашми он дорам, ки он гултираҳан ёдам кунад,  
Гӯши як дам аз тараҳҳум сӯйи фарёдам кунад.  
Чанд бошам аз фироқаш банд бо оҳу фигон?  
Коши сӯям як назар он сарви озодам кунад.  
Зон лаби ширин лабе ширин нашуд оҳир маро,  
Ҳамнишини кӯҳи гам монанди Фарҳодам кунад.  
Хоки раҳ гардидаам боре ба роҳи тавсанаш,  
Як нигоҳ аз лутф ё якбора бар бодам кунад.  
Аброяши тири газаб ҳар лаҳза бар дил мезанаద,  
Наргиси масташи ба ҷон сад фитна эчодам кунад.  
Заҳр менӯшам зи ҷоми диди аз саҳбои ашк,  
Шоядам ҷоми май он маҳ нӯши бар ёдам кунад.  
Зору маҳҷуру ҳазинам, Ҳайрат, аз ҳичрони ӯ,  
Бар умед, он маҳ зи васли хеш дилишодам кунад.*

Дар газали зикршуда истеъдоди воқеи Ҳайрат, хунари волои ў, донишу чаҳонбинӣ, табъу тавони суханварии вай боз ҳам бештар ошкор мешавад. Ҷашм андохтан – киноя аз пиндоштан, ба умед будан ва гулпироҳан – истиора, зеро ташбехшаванд нест ва танҳо ташбехқунанда зикр шудааст. Гӯш сўйи фарёд кардангапи касеро гирифтган, розӣ шудан ба фикри касе; ҳамнишини кӯҳи ғам будан – ғамшарики; абру – тири газаб ва ғайра. Газали боло ишқӣ буда, ҳадафи шоир шикоят аз ҳачри ёр, фироқу дурӣ аст. Ошиқ муштоқи висол аст, vale маҳбуба газабноку бадқаҳр мебошад.

Аз нигоҳи хунари эҷод низ газали зикршуда хуб эҷод шудааст. Газал дорои радифи сода буда, калимаи қунад ба ҳайси радиф оварда мешавад. Radiif танҳо аз таъқиди маъно иборат набуда, бештар бори ғоявӣ мекашад. Газал бо тақозои қофия ҳам ҷолиб буда, дар он калимаҳои ёдам, фарёдам, озодам, Фарҳодам, бодам, эҷодам, ёдам, дилшодам ҳамқофиянанд. Аз ҷиҳати навъҳои қофия, қофияҳои газали мазкур мутлақ аст, зеро пас аз равӣ («д») унсурҳои дигари қофия омадаанд. Ҳадафи шоир аз истифодаи чунин тарзи қофия баёни ҳолати пешомада мебошад.

Дар эҷоди газал шоир аз баҳри рамал истифода кардааст. Ин аст, ки газал дар баҳри рамали мусаммани маҳзуф таълиф шудааст. Афоъили вазни ҳосилшуда чунин аст:

- v - - / - v - - / - v - - / - v -

яъне: фоъилотун, фоъилотун, фоъилотун, фоъилун.

Намунаҳои дар боло овардашуда далели онанд, ки ашъори Ҳайрат дар адабиёти замони ҳуд нисбат ба дигар муосирон аз ҳар ҷиҳат бартарӣ дорад.

Дар газалиёти Муҳаммадсидики Ҳайрат мавзӯъҳои танқидӣ, ҳаҷвӣ хеле зиёданд. Масалан, ў зоҳидро хеле сарзаниш менамояд:

Зоҳид аз дайр ба масҷид зада саъии ботил,  
Кист, ин гумиударо дар раҳи Ҳақ гардонад?  
Ҳарфи имрӯзи ту бо мо ҳамагӣ кину чафост,  
Ҳуд муаллим зи вафо коши сабақ гардонад.

Яке аз хусусиятҳои ҷолиби газалиёти Ҳайрат аз он иборат аст, ки ҳатто мавзӯъҳои ишқӣ низ тобиши ҳазлу шӯҳӣ гирифтаанд.

**Чунончи:**

Мо ба узлат мурда, ёди дилситони мо ба ҳайр,  
Барнамегираид ҳабар, сарви равони мо ба ҳайр.  
Ёди ў дорем аҳде, ҳеч ёди мо накард,

*Ёди бепарводили номехрубони мо ба хайр!  
Мо ба фикри он ки дорад ёр фикри ҳоли мо,  
Боракаллаҳ, фикри мову ҳам гумони мо ба хайр.  
Нуқли маҷlis ҳар күчо зикри парешонии мост,  
Мо ба ҳуд ҷамъем, асрори ниҳони мо ба хайр!  
Ўнамерафтасст ҳуд ҷуз дар раҳи шарри рақиб,  
Ёди ҷоқи кардаву чўту нишони мо ба хайр.  
Ҳостем аз лаъли ў як ҳарфею расво шудем,  
Дар бари ёрони дерин имтиҳони мо ба хайр.*

Ғазали зикршуда андаке тамоюли ҳазломез дорад. Ошиқ-қаҳрамони лирикӣ ҳамоно гирифтори ҳичрон аст, vale махбуба хеле бепарводилу номехрубон мебошад.

Ин аст, ки ошиқ ўро: аҳсант, мегӯяд. Аҳсанти гуфтаи ў маънии зоҳирان оғаринро дорад. Маҳз бори гоявӣ бардоштани радифи мураккаби «мо ба хайр» тобиши ҳазлангези мақсади қаҳрамони лирикиро таъмин кардааст. Аз ин рӯ, шоир онро ба ҳайси радиф баргузида, то ба охири газал ба кор мебарарад.

Аз нигоҳи ҳунари шоирӣ низ ғазали дар боло овардашуда хеле ҳунармандона аст. Шоир аз санъатҳои бадеии таносуби сухан, истиора, маҷоз, киноя, ташбех, муболига, тазод, тавсиф ва гайра хеле уҳдабароёна истифода мебараад.

Аз ҷиҳати ҳусусиятҳои шаклӣ низ ин газал хуб аст. Чунон ки қаблан ишора рафт, шоир дар ин газал радифи мураккабро ба кор мебараад, то ин ки бори гоявии ҳадафро вазнинтару таъсирбахштар намояд.

Қофияҳои газал калимаҳои дилситон, равон, номехрубон, гумон, ниҳон, нишон, имтиҳон, чон... буда, қофияҳои муқайяд мебошанд, зоро баяди ҳарфи равӣ («н») унсури дигар иштирок надорад.

Ғазали боло дар баҳри рамали мусаммани мақсур эҷод шудааст. Афоъили вазни мазкур чунин шакл дорад:

- v - - / - v - - / - v - - / - v ~

Яъне: фоъилотун, фоъилотун, фоъилотун, фоъилон.

Ҳайрат дар эҷодиёти ҳуд махсусан дар эҷоди газал ба шоирони пешина пайравӣ кардааст. Ў ба ашъори Саъдӣ, Бадруддини Ҳилолӣ, Мушфикӣ бештар пайравӣ мекунад. Ҳусусан дар муносибат ба образи лирикии махбуба Ҳайрат асосан ба Ҳилолӣ ва эҷодиёти ў рӯ меорад. Барои намуна ба ин ғазали Муҳаммадсиддиқи Ҳайрат муроҷиат менамоем, ки

хеле хунармандона рӯйи кор омадааст. Албатта, сўзу гудоз дар газалиёти Ҳилолӣ ва назокати ифодаи ҷузъиёти тасвирҳои лирикӣ дар шеваи эҷоди ў афзалияти том дорад.

### Чунончи:

Эй муниси дил, дўши ту меҳмони кӣ будӣ?  
Дил бе ту ба ҷон омаду ҷонони кӣ будӣ?  
Маст аз майи ишқат ману бо гайр задӣ ҷом,  
Ранҷури ту ман будаму дармони кӣ будӣ?  
Ҳамсухбати агёрию як бор нағуфтӣ  
Бо ҳуд, ки қарини дили бирёни кӣ будӣ?  
Бурдӣ ту қарор аз ману ороми кӣ гаштӣ?  
Мурдам зи фироқи ту, бигӯ, ҷони кӣ будӣ?  
Аз гиряи ман қишиғи афлок равон гашт,  
Эй рӯҳи равон, луъбати ҳандони кӣ будӣ?  
Боре накашидӣ зи дилам хори ҷафоро,  
Бо орази гул сарви гулистани кӣ будӣ?  
Ҳанҷар ба қафу маст пайи қатли ту омад,  
Ҳайрат, бинигар заҳмии пайкони кӣ будӣ?

Ғазали мазкур пайравӣ бошад ҳам, басо уҳдабароёна ва ҳунармандона аст. Мавзӯи ғазали боло ишқӣ буда, бемехрӣ, ҷафокорӣ, бепарвойӣ, бераҳмӣ, ситамгорӣ, золимӣ, бесабрӣ, дилсардӣ, бевафой дар симои маҳбуба мавриди тасвир қарор дорад. Ошиқ бошад баръакс: бовафо, бомуҳаббат, пуртоқату пурсабр, ҷафокашу раҳмдил, хушмуомилаву хушсухан аст. Ошиқ аз маҳбуба шиква кунаду нолад ҳам, амалҳои ў аз сидқи дил нест, зеро ў сидқан маҳбубаро дӯст медорад. Рӯзгори хешро бе маҳбубааш ҳеч медонад.

Маҳбубаро баробари ҷон пазмон аст. Ин аст, ки бунёди мавзӯии ғазал ишқӣ буда, ҳичрон, фироқ, дурӣ аз висол, канорагирӣ асоси онро фароҳам овардааст. Аз ин рӯ, шоир барои таъсирнокӣ, дилчаспӣ, гӯшнавозӣ дар корギри аз хусусиятҳои шаклӣ, унсурҳои ёвари мазмунсозӣ хеле хуб ҳунарнамоӣ мекунад. Гуфтан мумкин аст, ки ҳунарманд аст.

Истифодаи радиф дар ғазали боло хеле ҷолиб буда, шоир барои таъсирнокии баён радифи мураккабро истифода бурдааст. Албатта, дар ғазали Ҳилолӣ ин ҷиҳати баён боз ҳунармандонатар аст, яъне радифи мураккаби «кӣ будӣ?» бори ғоявӣ ба дӯш дошта, суоли ошиқ ба маҳбуба мебошад.

Калимаҳои қофияшаванд низ ҷолибанд: меҳмон, ҷонон, дармон, бирён, ҷон, ҳандон, гулистон, пайкон дар газали боло ҳамқофияанд ва ба воситаи бандаки изофии «и» миёни радиифу қофия иртиботи забонӣ сурат гирифтааст. Аз сӯйи дигар, мантиқи ифода низ хеле баланд арзёбӣ шудааст.

Қофияшавандаҳои боло аз нигоҳи навъҳои қофия муқайяд буда, пас аз равӣ («н») ҳарфи васл наомадааст. Ин унсур барои низоми калимаҳо ва рабти мисраъхову байтҳо то тамомияти газал, барои таъмин намудани оҳангнокӣ идома мейбад.

Аз нигоҳи истифодаи вазн низ газали боло хеле ҷолиб ва дилкаш аст. Газал дар баҳри ҳазаҷи мусаммани аҳраби макбуғи маҳзуф (ё мақсур) иншо шудааст, ки афоъили он дар чунин шакл сомон ёфтааст:

- - v / v - - v / v - - v / v - - ( v - ~ )

яъне: мафъӯлу, мафоъӣлу, мафоъӣлу, фаъӯлун.

Ба ҳамин тариқ, Ҳайрат ба воситаи ашъори лирикии ҳуд ва маҳсусан газалиёташ ба адабиёти нимаи дуюми аспи XIX ва оғози садаи XX ва ҳамчунин ба адабиёти мусосири тоҷик нуғузи судманде расонидааст. Саҳми ў дар афзудани таҷрибаи эҷодӣ, ҳунари шоириӣ, санъати маъниофарӣ, ҷузъиёти тасвирсозиҳо, коргирӣ аз радифсозию қофияёбӣ ва ҳамчунин ғанӣ шудани таркиби лугавию фонди лексикаи забони адабӣ ва ғайра ниҳоят бузург аст.

## САВОЛ ВА СУПОРИШХО

1. Оид ба овони ҷавонии Муҳаммадсиiddиқи Ҳайрат чӣ медонед?
2. Шиносии Ҳайрат бо устод Айнӣ кай ва чӣ гуна сурат гирифтааст?
3. Таҳсили ибтидой ва мадрасавии Ҳайрат дар кӯҷо гузаштааст?
4. Мероси адабии маҳфузмондаи Ҳайратро номбар қунед.
5. Мавзӯъ ва мазмуну муҳтавои лирикаи Ҳайратро нақл қунед.
6. Ҳусусиятҳои ҳунарии газалиёти Муҳаммадсиiddиқи Ҳайратро шарҳ дигед.
7. Газали «Ай сарв, беибо ба ҷаман сар қашидай» - ро азёд қунед ва ҳусусияти образҳои лирикӣ-ҳарду сарвро баён қунед.
8. Мазмун ва мундариҷаи гоявии газали «Чашми он дорам, ки он ғултираҳан ёдам қунад»-ро нақл қунед.
9. Газали «Мо ба узлат мурда, ёди дилситони мо ба ҳайр»-ро аз нигоҳи маънию мазмун ва ҳунари шоириӣ шарҳ дигед.
10. Мақоми Ҳайрат дар рушди адабиёти давр ва анвои ҷудогони шеър чӣ гуна аст?

## ҚОРЙ РАҲМАТУЛЛОХИ ВОЗЕХ

*Ҳадиси ояти ҳичрон рақам  
задӣ, Возех,  
Ки нест ҳочати шарҳи саҳҳӯй  
тафсирам.*



Яке аз шоирони тавонони адабиёти нимаи дуюми асри XIX тоҷик Қорй Раҳматуллоҳи Возех буда, соли 1818 дар шаҳри Бухоро дидо ба дунё кушодааст. Возех дар ибтидо дар дабиристони Қориён таҳсил намуда, баъди хатми таълимкадаи мазқур ба мадраса доҳил мешавад. Яке аз устодони бонуфузӣ ў дар мадраса домулло Ҳочибойи Хуҷандӣ буда, аз ин шаҳс Возех улуми ҷории даврро омӯхтааст. Шоир илмҳои дигарро аз қабили улуми адабӣ, таъриҳ ва инҷунин табииётро низ хеле хуб аз худ мекунад.

Баъди хатми мадраса Возех ба хидмати ҳокими Кармина – Музаффархон роҳ меёбад. Муҳити дарбори Музаффархон ба Возех ҷандон писанд намеафтад ва аз ин рӯ, дере нагузашта шоир боз ба Бухоро бармегардад. Вақте ки Музаффархон ба таҳти ҳукумати марказӣ менишинад, кори Возех боз омад намекунад, зеро муносибати ҳоким бо Возех ҷандон хуб набудааст.

Возех аз фурсат истифода намуда ду корро сомон медиҳад: аввал ин ки дар як қасидаи худ аз амир Музаффархон хеле бо самимият ёд намудааст, аз ҷумла:

*Хуриедфитрато, малико, хусраво, даме  
Чашми ризо ба сӯйи мани бенаво қушоӣ.  
Гар муфлисам ба симу зар, аммо ба синаам  
Бас ганҷҳои фазлу маонӣ намуда ҷоӣ.  
Рӯ карда омадам ба дарат бо ҳазор умед,  
Дил баста омадам ба ҷанобат ба сад раҷоӣ<sup>69</sup>...*

<sup>69</sup> Рачо – тарс, бим

Дуюм ин ки соли 1871 вай тазкираи худро таҳти унвони «Туҳ-фат-ул-аҳбоб фӣ тазкират-ил-асҳоб» («Туҳфаи дӯстон ва зикри ёрон»)-ро ба итном расонида, онро ба амир Музаффархон пешкаш мекунад. Дар тазкираи Возех 145 нафар адиби охири асри XVIII ва оғози садаи XIX ҷой дода шудаанд, ки онҳо дар қаламрави Бухоро, Ҳўқанд, Самарқанд ва дигар марказҳои илмӣ-фарҳангии Осиёи Миёна зиндагӣ ва эҷод кардаанд. Дар муносибат бо чунин корҳои Возех амир чӣ гуна иқдом намудааст, равшан нест ва ин ҷиз мусаллам аст, ки шоир асосан бо пешаи хаттотӣ қасби маош мекардааст. Инчунин, ӯ аз улуми табииёту риёзиёт, фикҳ ва тиб низ ба таври бояду шояд баҳраманд будааст.

Соли 1885 дар аморат тағиирот ба вучуд меояд, ба ҷойи Музаффархон писари ӯ Абдулаҳадҳон сари құдрат меояд.

Баҳори соли 1886 Қорӣ Раҳматуллоҳи Возех бо нияти ба ҷо овардани ҳаҷ роҳи Арабистонро пеш мегирад. Ӯ тавассути Туркманистон, Қафқоз, Истанбул ба Арабистони Саудӣ меравад ва дар бозгашт соли 1887 ба Бухоро роҳи ӯ аз қаламрави Ироқу Эрон мегузарad.

Пас аз сафар ӯ хотираҳои хешро дар шакли китоби сафарӣ таълиф менамояд, ки дар ин асар оид ба рушди мамолики ҳориҷа ва аз ин бояд сарварони ҳукумати Бухоро ба ҳолосаи зарурӣ биёянд ва ба ҳамин маъни тасвирҳо дида мешавад. Вале ин асар ба аморати Бухоро ва балегӯёни дарбор писанд наомад ва суханони Возехро онҳо ҳамчун ношукрӣ пазируфтанд ва ба ӯ тамоман аҳаммият надоданд. Дар ин бора аз баъзе намунаҳои ашъори Возех иттилоъ метавон пайдо намуд, ки гуфтааст:

*Зи бас гирифта дил аз вазъи олами пирам,  
Ба рӯзгори ҷавонӣ чу гунча дилгирам.  
Чу дил шикаставу ошуфтаву парешонам,  
Ки ҳамчӯ мавҷ набошад қабули таъмирам.  
Насиби ман ба ҷаҳон гайри талҳкомӣ нест,  
Магар, ки рехта айём заҳр дар ширам?!  
Ҳадиси ояти ҳичрон ракам задӣ, Возех,  
Ки нест ҳочати шарҳи саҳехӯ тафсирам.*

Умуман, дар лирикаи Возех оҳангҳои яъсу навмединӣ, шикастадилиу шикастанафсӣ, шикваҳо аз нодорию тангдастӣ, бенавоию қашшоқӣ хеле баланд садо медиҳанд. Намунаи қазовати мазкур ғазали зерин аст, ки шояд шоир дар ҳамин айёми нодории хеш таълиф намуда бошад.

## Чунончи:

*Ман, ки аз ташивии даврон хотирал зери гам аст,  
Рўзи идам дар назар монанди шоми мотам аст.  
Карда гамчои ҷаҳон ҷо дар дили ношоди ман,  
Лочарам ҷуз ман ба олам ҳар кӣ бинӣ, хуррам аст.  
Одамият дар мизоҷи аҳли олам ёфт нест,  
Бошад аз ҳайвон басе кам, он ки ғӯйӣ одам аст.  
Рафт то ҷое камоли нақсу нуқсони камол,  
Соҳиби ҷаҳли мураккаб бошад, он к-ӯ аълам аст.  
Бошад эмин аз гурури ин шаётинофатон,  
Чун Сулаймон ҳар кӣ таслимаши нигуни хотам аст.  
Дил ба нони ҳону оши косаи дунон мабанд,  
Филмасал гар қурси хуршид аст в-ар Ҷоми Ҷам аст.  
Баъд аз ин, Возех, чу Үрфӣ аз фалак фарёд ҳоҳ:  
«Ман ба ҷое меравам, к-он ҷо қадам номаҳрам аст».*

Албатта, тахмин метавон намуд, ки чунин абёти дорои моҳияти бисёр қавии иҷтимоӣ шояд аз нигоҳи эҷод ба даврони пирии шоир рост омада бошанд. Чунин ашъори лирикии шиквой дар осори маҳфузмондаи Возех кам нест. Ўбештарранҷу кулфатҳо, тангдастию шиканҷаҳои замонро зимни нақши лирикии маҳбуба хеле ва хеле хуб ба тасвир мегирад. Ҷузъиёти тасвир дар лирикаи ишқии Возех комилан воқеӣ, ҳаётӣ, мушаххас, муқаррарӣ буда, аз ноҷӯриҳои рӯзгор ҳосил шудаанд. Масалан, ғазали зерини Возех намунаи бисёр хуби чунин қазоват мебошад:

*Ёр темори дили ҳастаи мо кард? – Накард,  
Гузаре ҷониби арбоби вафо кард? – Накард.  
Ҷашмаши аз лутф сӯйи гамзадагон дид? – Надид,  
Дилаи аз меҳр ба мо майли сафар кард? – Накард.  
Соате муниси гамхонаи мо буд? – Набуд,  
Тарки ҳамсухбатии аҳли даго кард? – Накард.  
Бар муроди дили аҳбоб даме рафт? – Нарафт,  
Дарди ушиоқи ҷигархора даво кард? – Накард.  
Аз пареишонии ман зулф туро гуфт? – Нагуфт,  
Ё ки тақрири гамам боди сабо кард? – Накард.  
Бар гами бекасиям ҳеч касе сӯҳт? – Насӯҳт,  
Аз шиканҷи ситами ҷарҳ раҳо кард? – Накард.  
Коми Возех фалаки шаъбадабоз<sup>70</sup> дод? – Надод,  
Раҳм бар вай нафасе баҳри Ҳудо кард? – Накард.*

Поёни умри Қорӣ Раҳматуллоҳи Возех дар Бухоро сипарӣ гардида, ўсоли 1894 дар ҳамин ҷо олами фониро падруд гуфтааст.

<sup>70</sup> Шаъбадабоз – найрангбоз

## МЕРОСИ АДАБИИ ВОЗЕХ

*Дар суханпардозио иниши насрал нест мисл,  
Нест касро андар ин фазлам маҷоли мункирий.  
Дар луготи форсии туркиву дар лафзи араб  
Бурдам аз майдони маъни гӯйи сабқу бартарӣ.*

Бо вучуди ҳамаи мушкилоти зиндагӣ, беадолатиҳои иҷтимоӣ, тангии майшӣ, нооромиҳои замон Қорӣ Раҳматуллоҳи Возех та вонистааст аз худ осори гаронарзиш боқӣ гузорад. Возех се забонро: тоҷикӣ, арабӣ ва туркиро хеле хуб омӯхта будааст ва бо ин забонҳо эҷод кардааст, вале бисёр афсӯс, ки на ҳамаи он осори гаронкадр то ба ин рӯзҳо расидааст. Аз мероси адабии Қорӣ Раҳматуллоҳи Возех то кунун чунин асарҳо маҳфуз мондаанд: «Тухфат-ул-аҳбоб фӣ тазқират-ул-асҳоб», «Савонех-ул-масолик ва фаросих-ул-мамолик» ё «Фароиб-ул-ҳабар фӣ аҷойиб-сафар», «Кони лаззат ва ҳони неъмат». Ин асари Қорӣ Раҳматуллоҳи Возех дар ҳусуси тайёर намудани таомҳои милий, шириниҳо ва анвои нон, ки дар миёни мардумони Осиёи Миёна ва баҳусус буҳороиён ҷорӣ будааст, маълумоти судманду муғид медиҳад. Асари дигари Возех «Ақоид-ун-нисо» («Эътиқоди занон») ном дошта, дар ин асар донотарошиву ғурур, ҳуднамоӣ, урғу одат, расму ҳурофоте, ки миёни занони нодону ноҳондаи ватани шоир – Буҳоро ҳукмфармо будааст, ҳаҷву танқид карда мешавад.

Ниҳоят, осори манзуми Қорӣ Раҳматуллоҳи Возех, ки аслан бо забонҳои тоҷикӣ, арабӣ ва туркӣ эҷод гардидааст, қисми зиёди он аз миён рафта будааст. Ҳоло қисман ба забонҳои тоҷикию арабӣ маҳфуз мондааст, ки онҳо на дар шакли девон, балки дар шакли парешон, аз сарчашмаҳои асри шоир қисман гирдоварӣ карда шудаанд.

Инчунин баъзе асарҳои дигари ў низ то кунун маҳфуз мондаанд ва ё дастрас нестанд, танҳо унвони онҳоро муаллифони сарчашмаҳо ёдрас кардаанд. Ба силки чунин осор: «Шақоик-уд-дақоик» – дар тавсифи илмҳо ва олимони ҳамон соҳа, «Ароис-ул-абкор ва наводир-ул-афкор» – асари бадеӣ буда, аз ҳикоёти манзуму мансури мухталифи ба забонҳои тоҷикию арабӣ эҷодшуда иборат мебошанд ва ниҳоят «Тухфаи амонӣ», ки оид ба илми тиб аст, доҳил мешаванд.

### «САВОНЕХ-УЛ-МАСОЛИК ВА ФАРОСИХ-УЛ-МАМОЛИК»

Қорӣ Раҳматуллоҳи Возех ба ин асари худ ду ном гузаштааст:

«Савонех-ул-масолик ва фаросих-ул-мамолик» («Воқеаҳои роҳ ва масофаи байни мамлакатҳо») ва унвони дигари ҳамин

асар «Гаро-иб-ул-хабар фӣ аҷоиб-ис-сафар» («Ҳикоёти гарӣ аз аҷоиботи сафар») мебошад. Ин асари сафарӣ буда, соли 1887 таълиф шудааст. Асар зоҳирان ба ҳокими вақт амир Абдулаҳад бахшида шудааст. Ин асар аз муқаддима, бахши асосӣ ва хотима иборат аст. Муқаддимаи асар суннатӣ буда, аз таҳмид, наът оғоз мешавад ва муаллиф дар ҳамин бахш мақсади худро аз сафари Ҳичзор баён менамояд. Дар қисмати асосии асар муаллиф тасвир менамояд, ки ў соли 1886 чӣ гуна бо нияти ба ҷо овардани маросими ҳаҷ ба сафари Ҳичзор баромадааст.

Возех аз тариқи сахроҳои Туркманистон, шимолии Эрон, соҳилҳои бахри Хазар (Каспий), қаламрави мулки Қафқоз, баҳрҳои Сиёҳ ва Миёназамин ва баҳри Сурх ба Ҳичзор рафта расидааст. Пас аз адои маросими муқаддаси ҳаҷ зимистони соли 1887 тавассути роҳҳои Эрон ба Бухоро омадааст. Дар ин асар оварда мешавад, ки муаллиф ҳангоми мусофирият бисёр шаҳрҳои мутараққии олам, мисли: Марв, Ишқобод, Боку, Искандария, Машҳад, Ирӯқ, Эрон ва гайраро дидидааст, ба тарзи зиндагӣ, урпу одат, рӯзгор, забон, маданият, муносибат, пешрафт, усули давлатдорӣ, ободонии шаҳрҳо, машғулияти ҳалқҳои ин ё он шаҳру кишвар, дороии онҳо, истеҳсолоту истеъмолоти онҳо, зироату боғдориҳо, дарёҳо, иқлимиҳо, раставу бозорҳо, масциду мадрасаҳо, таълимқадаҳо, машғулияти дӯстдоштаи бâъзе ҳалқу кишварҳо ва гайраро мушоҳида намудааст. Возех, хусусан ба шаҳрҳои Боку, Тифлис, Батуми ва дар як қатор шаҳрҳои Русия ва гайра чанд муддат меистад, аз ободонию маданият ва усули кишвардории онҳо амирро меҳоҳад огоҳ созад. Ҳатто амирро барои беҳбуди вазъи мамлакат ба ҷорачӯй меконад, вали бисёр афсӯс, ки хидмати адибро дар Бухоро ба амир ҷоплусҳову чокарони ў дигаргуну шарҳ медиҳанд, ки амир Абдулаҳад ба Возех ба ҷашми таҳқир менигарад. Миёни шоҳ ва шоир низоъ ба амал меояд.

Фояҳои пешқадам ва маърифатпарваронаву маорифҳоҳонаи Қорӣ Раҳматуллоҳи Возех дар ин асар дар он ҳам зоҳир мегардад, ки шоир маданият, санъат, илм ва фарҳанги пешқадамро дар он тарғиб мекунад. Бояд гуфт, ки аввалан асар барои тарғиби ба ҷо овардани ҳаҷ таълиф шудааст ва муаллиф аслан ҳамин ҷиҳатро меҳоҳад ба мардум шиносонад, зеро дар ин муддат робитаи Бухоро ба Шарқу Ғарб ҷандон қавӣ набуд ва аз ин рӯ, Возех меҳоҳад мардумони Бухоро ва атрофи онро бо муқаддасоти исломӣ шинос намояд ва баҳусус, насли миёнсол ва ҷавони қаламрави Бухороро

бештар воқиф созад. Танҳо пас аз роҳ ёфтани Русияи подшоҳӣ, ба Осиёи Миёна бо вуҷуди бисёр ҷанбаҳои манғӣ, тарафҳои пешқадам низ ба мушоҳида мерасад ва ин ҷанбаи пешқадам пайвастан ба тамаддуни Ғарб ва техникаву технологияи Аврупо мебошад.

Возеҳ дар ин ҷода то ба дараҷае пайрави Аҳмади Дониш аст, зеро ӯ мутаассиб нест. Возеҳ бештар ба он шаҳрҳо рафта буд, ки он ҷойҳо нисбат ба Бухоро хеле пешрафта ба шумор мерафтанд.

Ӯ асосан ба се ҷиҳат бештар диққат додааст: а) соҳтори сиёсии қишварҳо, мамлакатҳо, б) сатҳи рушди иқтисодию сиёсӣ, в) ҳолати илму маданият, адабиёту ҳунар, техникаву технологияи то дараҷае пешрафта. Вай ба шаҳри Марв аз он ҷиҳат таваҷҷӯҳ мекунад, ки он ҳамон вакът тавассути роҳи оҳан ба Аврупо пайваста буд. Ӯ менависад: «Аз ҳангоми убури доӣ (яъне, ман, банд) то алҳол, ки ёздаҳ моҳ аст, Марв бисёр обод шуда ва тағовути куллӣ дар умроноту (ободонӣ) асвоқ (бозорҳо) ба ҳам расонидааст. Ва ба ҷиҳати дарё пуле соҳтаанд муштамил бар сездаҳ ҳона аз ҷӯб...».

Ӯ ҳуддар тасвири осиёби шаҳри Истанбул менависад: «Мошин дошт, ки сабӯро аз орд ҷудо мекард ва мошини дигар дошт, ки орди аълоро аз авсату (миёна) адно (пасттар) имтиёз медод».

Возеҳ ин ҳама техникаву технологияро аз мувофиқати илму амал ва пешрафти илмҳои табиатшиносӣ медонад. Возеҳ Техронро аз он ҷиҳат тасвир мекунад, ки дар баробари мадрасаҳо мактабҳои усули нави ҳарбӣ-низомӣ ва техникаву технологияи аврупоиро ба кор гирифтааст. Ӯ менависад: «Ба иморати муаллимхонаи шаҳрӣ рафтем, ки ба даруни ҳуҷароти онҳо мардумон ва қӯдакони дигар ҳастанд, ки забонҳои муҳталифа аз русию фарангӣ ва арабию юнонӣ ва ғайра илми низоми сарбозӣ таълим медиҳанд».

Ҳангоми сафар Возеҳ ба бисёр миллатҳо ва намояндагони динҳои дигар вомехӯрад. Ӯ ба як тан тоҷири арман дар бораи ҳуд чунин накӯ мекунад: «Ман марди толибилми фақирам ва на моле ҳариданӣ ва на бизоате фурӯҳтанӣ дорам. Он чи ман дорам, ҳамин мояни илму ҳунар аст, ки касе онро намеписандад...».

Аз ин қиёсҳо бармеояд, ки асари Возеҳ то ба ҳадде бо сабки реалий иншо шуда, арзиши адабӣ, бадей, таъриҳӣ, ҷуғрофӣ, этникий, фарҳангӣ, фолклорӣ, иқтисодию сиёсӣ дошта, ҳалқи сарзамини Бухоро ва пеш аз ҳама, ҳукумати ин қаламравро аз тамаддуни Шарқу Ғарб то андозае огоҳ месозад. Ба туфайли асари Возеҳ ба таркиби луғавии забони тоҷикӣ як ҷатор қалимаҳои нав: миқнотис (магнит), физика, вогун (вагон), оҳан, ҷелиз (желез),

мошин, аробаҳои оташӣ, рейл ва ғ. ворид шудаанд ва ҳатто ба қадри тавоноии худ муродифи тоҷикӣ онҳоро пайдо мекунад.

Умуман, Возех, барои он ки забони асараш ба хонандай Бухоро қобили фаҳм бошад, бештар аз луготи гуфтугӯй-халқӣ низ кор гирифтааст. Инчунин дар баъзе мавридҳо гумон меравад, ки сабки адиби охири асримиёнагӣ нест. Масалан, «Қолинҳои абрешимӣ ва паშмӣ... паҳну фарш карданд..», ё ки: «Ҳидмати мекардагиашон ҳамин ки лосаву молидан аст» ва ё дар ҷойи дигар: «Ва ҳамин ки шаҳс аз дар медарояд, ба ҳар ду ҳӯҷра роҳ дорад». Ё ин ки дар ҷойи дигар чунин менависад: «...се ҳарами дарунбадарун воқеъ шуда...».

Бояд гуфт, ки як сифати бисёр ҷолиби кори Қорӣ Раҳматуллоҳи Возех он аст, ки ў монанди Аҳмади Дониш қалима, ибора ва истилоҳоти русиро ҳеле зиёд ба кор мебарад. Ҳангоми истифода аз қалимаву ибораҳо ва истилоҳоти ҷудогона, ў аввал онро шарҳ медиҳад ва баъд муродифи онро зикр менамояд.

Чунончи: «Ва аробаи оташӣ, ки ба истилоҳи Русия «челиз» (железо, яъне железная дорога) ва «рейл» (қалимаи англӣ мебошад) ва мошин (машина) хонанд».

Дигар ин ки Возех қалима, ибораҳоро баъзан бе тарҷума низ зикр менамояд. Дар ин маврид тарҷума накарданӣ қалимаҳои овардаи ў сабаб дорад, зеро дар ин маврид ҳамон қалимаву ибораҳоеро зикр менамояд, ки онҳо дер боз дар забони халқҳои Осиёи Миёна ва ба ҳусус, тоҷикҳо маъмуланӣ ва аз ин рӯ, ў онҳоро бе тағириoti тарҷумавӣ зикр менамояд: устал-стул, физик-физика, тилгироф-телеграф ва ғайра.

Давраи Қорӣ Раҳматуллоҳи Возех бо назардошти давраҳои насри тоҷику форс, насри давраи бозгашти адабӣ аст, ки бо мақсади содагардонӣ то андозае лугату ибораҳои арабӣ дар забони ин давра, албаттa, бо таъсири мадраса ҳеле зиёд мебошад. Акоиб он аст, ки Возех гӯё истисно бошад, зеро баъзе ҷумлаҳои ў ба фаҳми хонандай имрӯза ҳеле наздик аст. Нависанда ҳангоми тасвири воқеаҳо, ҳодисаҳо, ҷойҳои таъриҳӣ, дидорбинӣ бо мардумони дигар ҳеле одӣ суханварӣ менамояд. Вай саъӣ мекунад, ки баёнаш нисбатан одиу сода ва оммағаҳм бошад, то хонанда бе ҳеч душворӣ аз мақсади вай огоҳ шавад. Чунончи, ба ин тасвири хурдакаку мӯҷазӣ ў дикқат кунед: «Дар пешгоҳи ин мадраса ба тарзи хонақоҳ ҷойи намоз таъбия (ҷой додан) намудаанд, ки бе муболига, агар касе ба болои он назар кунад, кулоҳу дастораш аз сара什 меафтад».

Аз тарафи дигар, нависанда аз санъатҳои бадей хеле моҳирона кор мегирад. Ин албатта, бо он мақсад аст, ки таваҷҷуҳ ва диққати хонандаро ба худ ҷалб намояд ва хонанда монда нашуда асарро то ба охир мутолиа қунад. Чунончи, ҳамоми шаҳри Истанбулро ба тасвир гирифта, равшани доҳили онро хеле ҷолиб ба қалам медиҳад: «Ва дар равшани то ба ҳаддест, ки агар сӯзане дар як тарафи хонае афтода бошад, аз ин тарафи дигар дида мешавад» ва гайра.

«Савонех-ул-масолик»-и Возех ба ҷуз аҳаммияти дар боло зикргардида боз аз он ҷиҳат низ муҳим аст, ки нависанда, пеш аз ҳама суннати гузаштагонро тақвият бахшидааст. Мо медонем, ки дар таърихи адабиёти тоҷик аввалин асари сафарӣ ва ё сафарномаи нахустини мансур ба шоир, нависанда, файласуф ва мутафаккири садаи XI Ҳаким Абӯмуинуддин Носири Ҳусрави Кубодиёнӣ тааллук дорад ва асари ў «Сафарнома» ном дошта, ҳосили сафарҳои ҳафтсолаи мутафаккирро дарбар мегирад. Воқеан, нахустин сафарномаи манзум бошад, каме бâъдтар аз тарафи шоири тавонои асри XII Ағзалуддин Бадил Ҳоқонии Шарвонӣ рӯйи кор омадааст, ки он «Тухфат-ул-Ироқайн» ном дорад. Суннати мазкур бâъдтар бо шаклу намудҳои дигар низ ба назар мерасад ва ҳатто «Гулистон»-у «Бӯстон»-и Шайх Саъдии Шерозӣ то андозае асарҳои саргузаштӣ низ мебошанд ва гайра.

Возех дар ин давра суннати мазкурро аз нав эҳё намуда, идома дод ва тозакориҳои хеле зиёду назаррас намуд. Ба гайр аз ин, «Савонех-ул-масолик» боз аз он ҷиҳат пурарзиш аст, ки ў зимни сайру саёҳатҳо ва ҷамъ намудани хотироти сафарӣ дар бораи ашъори бâъзе аз муосирону шуарои дигар бо ҳеч сабабу баҳонае рӯчӯъ намудааст ва аз ашъори шуаро пораҳои шеърӣ меорад. Аз чумла, дар асари Возех 130 байт (260 мисраъ) оварда шудааст ва ё ин ки дар ин асари сафарӣ се ҳикоят низ зикр карда мешавад.

Бояд гуфт, ки «Савонех-ул-масолик» намунаи бехтарини насли адабӣ-бадеии нимаи дуюми асри XIX буда, барои рушди асарҳои сафарномавӣ мусоидат низ намудааст.

Умуман, «Савонех-ул-масолик» дар рушду инкишофи қаломи бадеъ, насли адабӣ ва адабиёти нимаи дуюми асри XIX мақоми арзанда дорад.

## МАЗМУНИ МУХТАСАРИ «КОНИ ЛАЗЗАТ ВА ХОНИ НЕЙМАТ»

Ин асарро Қорй Раҳматуллохи Возеҳ солҳои 1880-81 таълиф кардааст. Асар аз ду чилд иборат буда, дорои муқаддима, ду матлаб ва хотима мебошад. Муқаддима ва матлаби якум дар чилди якум, матлаби дуюм ва хотима дар чилди ду чой дода шудааст.

Дар муқаддима оид ба 18 навъи нон, дар матлаби якум, ки аз 22 боб иборат аст, оид ба 109 навъи таом маълумот медиҳад. Дар матлаби дуюм, ки аз бист боб иборат мебошад, оид ба 169 навъи ҳалво маълумот додааст.

Маълум аст, ки дар ин соҳа асарҳои зиёде навишта шудааст. Аз ҷумла: «Қарободини Қодирӣ», «Захираи Хоразмшоҳӣ»,

«Тухфат-ул-муъминин», «Амал-ус-солиҳин», «Қарободини қабир», «Матлаъ-ул-улум», «Иксир аъзам», «Махзан-ул-адвия», «Тарёки имомӣ», «Ганчи шоиқон», «Лаззат-ул-висол» ва гайра. Соли 1434 Абӯисҳоқ Ҳаллочи Атъимаи Шерозӣ «Канз-ул-иштиҳо» ном девоне мураттаб соҳт, ки он аз ғазалҳо оид ба навъҳои гуногуни ҳӯрокҳоро дар бар мегирад. Вале асари Қорй Раҳматуллохи Возеҳ арзишмандтар аст, зеро дар ин рисола ҳусусиятҳои таому таркиби онҳо ва усули тайёр намудани онҳо хеле батафсил баён карда мешавад. Муаллифи асар навъҳои таъом, аснофи ҳалвою мураббо ва гайраро бо тартиби алифбои арабӣ зикр намуда, ба он бобҳо чунин номгузорӣ менамояд. Масалан, «Боби алиф», «Боби дол», «Боби син» ва гайра.

Дар матлаби аввали рисола аз ҷумла навъҳои зерини онҳо номбар карда мешавад: Иброҳимия, оши анбарборис, оши угро, олуболупалав, оши орд, оши ришта, анорпалав, боқилапалав, барро, барӣ, барии қашмирӣ, бурони ҷазар, исфаноч, бурони бодинҷон, бурони хиёр, бурони морҷӯба, бовардӣ, буғро, буғрои ҳиндӣ, буғрои анор, буғрои хоразмӣ, палав, яхнипалав, лукмапалав, шибетпалав, палави сода, палави зард, палави курма, палави ҳанонӣ, бурак, баҳат, ҷамолпалав, чукпалав, ҷавозиба, ҷазария, ҷалов, ҷав, рангинак, сумоқия, учча, асида ва гайра.

Аз ҳама муҳим он аст, ки «Кони лаззат ва хони неймат» на фақат нону ошҳо ва ширинҳои маъмули ҳалқҳои Осиёи Миёна, инчунин таомҳои машҳури ҳалқҳои баъзе аз мамлакатҳои берун аз Осиёи Миёнаро низ дарбар мегирад. Муаллифи асар инро мавриди баён соҳтани таркиби аксари онҳо маҳсус қайд мекунад. Чунончи: «Барро (як навъи таом дар Ҳиндустон) аз ағзия

(ғизоҳои) аҳли Ҳинд аст». Ё ин ки: «Бурони хиёр (номи ҳӯрок). Ин таомро дар Язд мепазанд». Ё худ: «Бурони бодинчон (номи таом) - ин ҳӯрокро дар Шероз мепазанд» ва монанди инҳо.

Метавон таъкид намуд, ки «Кони лаззат ва хони неъмат» бештар таому шириниҳои дар байни мардумони Осиёи Миёна, Хоразм, дар баъзе шаҳрҳои Ҳиндустон, Эрон, Афғонистон, Туркия ва Арабистон машҳурро фаро мегирад. Ҳусусан, қисми зиёди навъҳои нону таом, ҳалвою мураббо, ки дар асар омадаанд, миёни ҳалқҳои Бухоро, Ҳуҷанд, Самарқанд, Кӯлоб, Ҳӯқанд ва дигар ҷойҳо маъмуланд. Аз ҷумла: нони ширмол, нони кӯмоч, нони варақӣ, нони нахӯдӣ, нони сагак, нони тафтон, палов, шӯрбо, қавурма, кабоб, кӯфта, ширбиринҷ, дӯлма, оши орд, оши софӣ, оши ришта, тушбера, оши угро, бокилапалав, шавла, кичириӣ, ҳалвои тар, ҳалвои ордӣ, ҳалвои кунҷит, ҳалвои лавзӣ, ҳалвои шакархамир, ҳалвои ангур, ҳалвои писта, ҳалвои собунӣ, ҳалвои мағзӣ, мураббои олуча, мураббои пӯсти тарбуз, мураббои сабзӣ, мураббои биҳӣ, мураббои тут, мураббои райҳон, мураббои амруд ва ғайра дар шаҳрҳои номбаршуда басо серистифодаву машҳуранд.

Муҳим он аст, ки Возех дар асари худ ҳусусиятҳои шифобахшии таомҳо ва таркиби кимиёвии таомҳо, усули тайёр намудани онҳоро хеле хуб баён мекунад. Барои намуна метавон ҷанд навъи ҳӯроквориро тибқи тасвиру баёни Возех зикр намуд.

«Нони бодомӣ. Нонест бисёр латифу лазиз ва муқаввии меъда. Бигиранд мағзи бодом - нимто, равғани зард - ду дирам, сафедии байзai мурғ - як адад ва пӯсти мағзи бодомро дар об тар карда чудо намоянд ва ба офтоб ҳушк созанд, то таровати об зоил шавад, он гоҳ бориксадаи наботро дар андак об шира кашида, бодоми сударо дар он биандозанд ва ба дегча карда бар сари оташи зуғол, яъне ангишт ниҳанд ва ба кафча лат кунанд, чун қариб ба бастагӣ расад, сафедӣ ва равғанро чун бо ҳам омехта дар он биандозанд, чун пухта шавад, баранд ба болои қофаз. Аз он нонҳои борик ба тарзи нони хитой сохта бар сари хони биринҷӣ ё мис чудо-чудо баркашанд ва оташи ангишт дар зери хон ба болои хон ҳар чаҳор тараф ба андак фосила бигзоранд ва чун ба сурҳӣ дарояд, пухта шуда бошад, аз оташ бардоранд ва ба кор бароранд».

Ё ин ки дар ҷойи дигар оид ба омода намудани мураббои олucha мегӯяд: «... Ғалабаи сафро биншонад ва ташнагиро сокин гардонад. Бигиранд олучаи султонӣ ҳар қадар ки ҳоҳанд ва дар деги сангӣ кунанд ва ду-се ҷӯш дода фурӯд гиранд, дигарбора бо асал ё қанд, ё шакар табх (қиём) намоянд» ва ғайра.

Умуман, асари мансуре, ки оид ба навъҳои таом ва хўроквориҳо то ба ин дараҷа маълумоти ҳаматарафа медода бошад, нест. Илова бар ин, дар асар аз пешрафту инкишифи маданияти моддӣ-маишии ҳалқи тоҷик дар даврони муайян шаҳодат медиҳад. Аз сӯйи дигар, аҳаммияти асар боз дар он аст, ки хусусияти шифобахшии хўрокҳо баён карда мешавад, ки арзиши тиббӣ доштани онро нишон медиҳад.

## «АҚОИД-УН-НИСО» ВА МАВЗЎЮ МУНДАРИҶАИ ОН

Соли таълифи асар зикр нашудааст ва аз ишораҳои муаллиф пайдост, ки он пеш аз «Кони лаззат ва хони неъмат» эҷод карда шудааст. Муаллиф бо тавозуи азиме ин асарашро «...муҳтасарест дар баёни аҳволу афъоли занон» мегӯяд.

«Ақоид-ун-нисо» аз нигоҳи соҳтор низ ҷолиб буда, дорои муқаддима ва 16 боб аст.

Дар муқаддимаи рисола муаллиф панҷ нафар зани «обруманд»-из замонро ном мебарад. Онҳо: Бибишоҳ Зайнаб, Бибихоли Ҷӯйборӣ, Бибимочони Базморо, Хола Панир, Бибиқалмоқи Аллоҳгӯй мебошанд. Муаллиф ин бибиҳоро аз «уламову фуқаҳои замони худ» ном бурда, қайд мекунад, ки: «...ҳар зане, ки хилоғи фармудаи эшон кунад, «гунаҳкори азим» бошад».

Баъд аз муқаддима бобҳои китоб оғоз мешаванд, ки ҳар як боб асосан ба ин ва ё он масъалаи шаръӣ (аз назари фиқҳӣ) ақидаҳои ин бонувони “бонуфузи давр”, баён карда мешаванд. Он занҳо гӯё дар шарҳи масъалаҳои шаръӣ ягонаи замони худ бошанд. Ҳол он ки онҳо таълимнадида, бесавод ва устод надидаанд, вале гӯё оид ба ҳар як масъалаи ҳалталаби ҳаётӣ назари хоси худро доранд. Адид бо мушоҳидаҳои мӯшикофони худ, асрори “донишмандии онҳоро” оид ба масъалаҳои шаръии ҳаётан мухим, мавриди тасвир қарор медиҳад, ки хеле ҷолиб ва ғошкунанду аст. Аз ин хотир, тасвирҳои адид рамзу кинояҳои баланди интиқодӣ доранд. Он бонуҳо басо ҳудро назарбаланду воломақом вонамуд мекунанд, вале дар асл онҳо каммагзу нодонанд.

Мазмуни бобҳо кинояомез буда, ин занҳо, ки асилизодаву ашрофзодаанд, ҳар кадоме андешарониҳои хеле ачиб доранд.

Масалан, дар боби якум менависад, ки вузӯ ва гуслро ҳамаи уламо (панҷ нафар бибиҳо...) воҷиб медонанд, вале дар ҳолатҳои зерин: вакте ки зан ба дasti худ ҳино баста бошад, ё бар абрӯяш усма кашида бошад, ё шавҳар ба ў иҷозати ҳамом рафтан надода

бошад, ба ақидаи Бибишоҳ Зайнаб, то панҷ рӯз ин ҳолат давом бояд кунад ва ба қавли Бибихоли Ҷўйборӣ, то як ҳафта ва ба гуфтаи Бибимочони Базморо, то ба як моҳ тарки гуслро воҷиб медонад ва гайра. Ё худ оид ба муносибати занон бо модаршӯён менависад: «...арӯс бо модари шавҳар ва модаршӯй бо арӯс, албатта, душманий кунанд, ҳарчанд дар дил бо ҳам дӯст бошанд, дар зоҳир албатта душман бошанд... ва Бибишоҳ Зайнаб аз қавли муршиди худ иблиси лайн гуфта, ки акси онро ба амал орад. Ба арӯс воҷиб аст, ки рӯзу шаб дурӯғ ва ифтирои (сафсаттаи) бисёр аз қавли шайтони лайн ба шавҳар нақл кунад» ва монанди инҳо.

Умуман маълум мешавад, ки «Ақоид-ун-нисо» инъикосгари ҷаҳонбинии занони табақаи муайяни чамъияти онрӯзai Бухорост, ки аз тарафи Возех мушоҳида карда шудааст. Аз тарафи дигар, мо муоинай табақаҳои иҷтимоии чамъияти ҳамонрӯзai Бухоро ва баҳусус, авзои занон ва мақоми онхоро дар оила ва чамъият мебинем.

## САВОЛ ВА СУПОРИШХО

1. Овони ҷавонӣ ва таҳсили илм карданӣ Қорӣ Раҳматуллоҳи Возеҳ чӣ гуна сурат гирифтааст?
2. Возеҳ кай ба дарборро роҳ ёфтааст?
3. Сабабҳои хидмати дарборро тарк кардан шоир чист?
4. Поёни умри Қорӣ Раҳматуллоҳи Возеҳ чӣ гуна гузаштааст?
5. Мероси илмию адабии Возеҳро номбар кунед.
6. Сабаби таълифи асари «Савонеҳ-ул-масолик»-и Возеҳ чӣ буд?
7. Мазмуну муҳтавои «Савонеҳ-ул-масолик»-и Возеҳ аз чӣ иборат аст?
8. Возеҳ дар ин асараш қадом андешаҳои пешқадамро тарғиб намудааст?
9. Возеҳ дар «Савонеҳ-ул-масолик» бештар ба қадом масъалаҳо рӯйвардааст?
10. Сафарҳои Возеҳ ба ҷаҳонбинии ўчӣ гуна таъсир баҳшидааст?
11. Мазмуни муҳтасари «Кони лаззат ва хони неъмат»-ро нақл кунед.
12. Дар «Кони лаззат ва хони неъмат» қадом навъҳои таъом шарҳу тавзеҳ дода шудаанд?
13. Истифодай анвои ҳӯрокҳоро дар асари «Кони лаззат ва хони неъмат» шарҳ дуҳед.
14. Соҳт ва мундариҷаи «Ақоид-ун-нисо»-ро баён кунед.
15. Возеҳ дар «Ақоид-ун-нисо» бештар ба қадом масъалаҳо дикқат додааст?
16. Аҳаммияти илмию маърифатии «Ақоид-ун-нисо»-ро фаҳмонед.

## САВОЛНОМАИ ТЕСТИ

1. Возех дар күчо ба дунё омадааст?

A.	Самарқанд	C.	Хучанд
B.	Тошканд	D.	Хоразм
E.	Бухоро		

2. Возех кадом сол ба мамолики араб меравад?

A.	соли 1871	C.	соли 1979
B.	соли 1875	D.	соли 1882
E.	соли 1886		

3. Поени умри Возех дар кадом шаҳр сипарӣ шудааст?

A.	Эрон	C.	Тошканд
B.	Ҳирот	D.	Самарқанд
E.	дар Бухоро		

4. «Савонех-ул-масолик ва фаросих-ул-мамолик» чӣ гуна асар аст?

A.	ҳаҷвӣ	C.	ишиқӣ
B.	сиёсӣ	D.	ҳамосӣ
E.	сафарнома		

5. «Кони лаззат ва хони неъмат» ба кадом мавзӯй бахшида шудааст?

A.	ба мавзӯи ишиқу ошиқӣ	C.	ба мавзӯи сафару ҷаҳонгардӣ
B.	ба мавзӯи ҳаҷву истеҳзо	D.	ба мавзӯи дӯстии рафоқат
E.	ба тавсифи анвои гиз		

6. «Ақоид-ун-нисо» аз чанд боб иборат аст?

A.	10 боб	C.	3 боб
B.	12 боб	D.	15 боб
E.	16 боб		

## **РЎЙХАТТИ АДАБИЁТ**

### **Асрҳои XVI - XVIII I.**

1. Соиби Табрезӣ - Мунтахабот. Душанбе: Адиб. 1980.

### **II.**

1. **Маъсумӣ Н.** – «Адабиёти тоҷик дар асри XVII ва нимаи аввали асри XIX», Душанбе. 1962.
2. **Мирзоев А.** – Из истории литературных связей Мовароуннахра и Индии во второй половине XVI начале XVII вв. М., 1963.
3. **Саъдиев С.** – «Адабиёти тоҷик дар асри XVII». Душанбе: Дониш. 1985.
4. **Тоиров У., Солеҳов М.** - Соиби Табрезӣ-Маърифат, 2004, №7-8, с.19-25.

### **Асрҳои XVIII - XIX**

#### **I.**

1. **Қорӣ Раҳматуллоҳи Возех** – Гулшани адаб, Душанбе, Адиб, 1976.
2. **Абдулқодирхӯҷаи Савдо** – Ашъори мунтахаб. Сталинобод. 1958.

#### **II.**

1. **Амирқулов С.** – Таҳаввули адабиёти тоҷик дар нимаи якуми асри XIX. Душанбе. 1997.
2. **Нематзода Т.** – «Возех». Душанбе. 1967.
3. **Раҷабов З.** – «Маорифпарвар-Аҳмади Дониш». Душанбе. 1964.
4. **Ҳодизода Р.** Каримов У. ва Саъдиев С. «Адабиёти тоҷик». Асрҳои XVI-XIX ва ибтидои асри XX, Душанбе: Маориф. 1988.  
Энсиклопедия адабиёт ва санъати тоҷик. ч.3, - Душанбе. 2004.

## МУНДАРИЧ А

Муқаддима .....	3
Адабиёт ва мавзӯй баҳси он .....	3

## АДАБИЁТИ ТОЧИК ДАР НИМАИ ДУЮМИ АСРИ XVI ВА АСРИ XVII

Вазъияти иҷтимоиву сиёсии Осиёи Миёна ва Эрон дар нимаи дуюми асри XVI .....	10
Ташкили давлати Темуриёни Ҳинд .....	11
Авзой фарҳангӣ ва адабӣ .....	12
Тазкира ва тазкиранависон .....	13
Анвои шеър дар адабиёти асрҳои XVI ва XVII .....	17
<b>АБДУРРАҲМОНИ МУШФИҚӢ</b> .....	26
Мероси адабиии Мушфикӣ .....	29
Маснавии «Гулзори Ирам» .....	39
Хусусиятҳои достон .....	43
<b>ШАВКАТИ БУХОРОЙ</b> .....	50
Эҷодиёти Шавкати Бухорой .....	51
Қоғия ва радиф .....	60
<b>САЙИДОИ НАСАФӢ</b> .....	67
Мероси адабиии Сайидо .....	70
Мавзӯй ва мундариҷаи ғазалиёти Сайидо .....	71
Инъикоси замон, ваъзияти сиёсӣ-иҷтимоӣ дар ғазалиёти Сайидо ..	72
Андешҳои пандуахлоқии Сайидо .....	77
Мусамматҳои Сайидо .....	79
«Шаҳрошӯб»-и Сайидо ва соҳтори он, тасвири ҳунармандон дар ин асар .	82
Мавзӯй ва мундариҷаи шеърҳои ба ҳунармандон бахшидаи Сайидо .	83
«Баҳориёт»-и Сайидо - соҳтор, мавзӯй ва мундариҷаи он .....	87
Пояи шоирии Сайидо .....	91
<b>СОИБИ ТАБРЕЗӢ</b> .....	96
Эҷодиёти Соиби Табрезӣ .....	98
Мавзӯйҳои асосии ғазалиёту мусамматҳои Соиби Табрезӣ .....	99
Услуб ва сабки баёни Соиб .....	111
Соиб ва шуарои дигари мусоисиру оянда .....	112
<b>БЕДИЛИ ДЕҲЛАВӢ</b> .....	117
Ҳаёт ва эҷодиёти Бедили Дехлавӣ .....	117
Куллиёти Бедил .....	119
Асарҳои мансурии Бедил .....	122
Таркиби девони Бедили Дехлавӣ .....	124
Таҳлили ғазалиёти Бедили Дехлавӣ .....	125
Достони «Комде ва Мадан»-и Бедили Дехлавӣ .....	135
Образҳои асосии достон .....	138

Чаҳонбинӣ ва ақидаҳои иҷтимоӣ-аҳлоқии Бедил .....	138	
Услуб ва хусусиятҳои бадеии ашъори Бедил .....	145	
Таъсири эҷодиёти Бедил ба адабиёти тоҷик .....	148	
<b>АДАБИЁТИ АСРИ XVIII ВА НИМАИ АВВАЛИ АСРИ XIX</b>		
Вазъияти сиёсии Осиёи Миёна .....	150	
Ҳавза ва марказҳои адабӣ .....	153	
<b>МИРЗОСОДИҚИ МУНШӢ</b> .....		173
Мероси адабии Мирзосодик .....	175	
Мавзӯъ ва мазмуни ғазалиёти шоир .....	175	
Маснавии «Дахмаи шоҳон» .....	179	
<b>ҶУНАЙДУЛЛОХИ ҲОЗИҚ</b> .....		185
Мероси адабии Ҷунайдуллоҳи Ҳозиқ .....	189	
«Девони ғазалиёт»-и Ҳозиқ .....	189	
Достони «Юсуфу Зулайҳо» .....	192	
Таҳлили достони «Юсуфу Зулайҳо»-и Ҳозиқ .....	193	
Образҳои достон .....	195	
Қоғияни мутлақ ва ҳарфҳои он .....	200	
<b>ГУЛХАНӢ</b> .....		207
Мероси адабии Гулханӣ .....	209	
«Зарбумасал»: мавзӯъ ва мазмуну муҳтавои он .....	212	
<b>ҶООНӢ</b> .....		216
Мероси адабии Ҷоонӣ .....	217	
Ҳунари Ҷоонӣ дар қасидасарой .....	218	
Мавзӯъ ва мазмуни асари мансури Ҷоонӣ - «Парешон» .....	221	
<b>АДАБИЁТИ НИМАИ ДУЮМИ АСРИ XIX</b>		
Вазъияти сиёсии Осиёи Миёна .....	224	
Вазъияти илму фарҳанг .....	226	
Вазъияти адабиёт дар нимаи дуюми асри XIX .....	227	
Адабиёти дарборӣ ва хусусиятҳои он .....	233	
<b>АҲМАДИ ДОНИШ</b> .....		238
Мероси адабӣ ва илмии Аҳмади Дониш .....	242	
Асарҳои илмии Аҳмади Дониш .....	242	
Соҳт ва мундариҷаи «Наводир-ул-вақоєй» .....	244	
«Рисола ё муҳтасаре аз таърихи салтанати хонадони Мангития» ва мазмуни муҳтасари он .....	258	

Аҳмади Дониш ва маорифпарварони дигар .....	261
<b>САВДО .....</b>	<b>270</b>
Эҷодиёти Савдо .....	271
Мавзӯъ ва мундариҷаи «Музҳикот» .....	277
<b>ШАМСУДДИНИ ШОҲИН .....</b>	<b>282</b>
Мероси адабии Шоҳин .....	287
Ғазалиёти Шоҳин .....	287
Достони «Лайлию Мачнун» ва мазмуни мухтасари он .....	296
Таҳлили образҳои достон .....	298
Достони «Лайлию Мачнун»-и Шоҳин ва муносибати он бо баъзе достонҳои ҳамноми гузаштагонаш .....	299
Мундариҷаи «Бадоеъ-ус-саноеъ» ва гузориши масъалаҳои иҷтимоӣ дар он .....	301
Мазмуни манзуਮаи «Тухфай дӯстон» .....	305
Хусусиятҳои бадеии ашъори Шамсуддини Шоҳин .....	307
<b>МУҲАММАДСИДДИҚИ ҲАЙРАТ .....</b>	<b>312</b>
Мероси адабии Ҳайрат .....	313
<b>ҚОРӢ РАҲМАТУЛЛОҲИ ВОЗЕҲ .....</b>	<b>319</b>
Мероси адабии Возех .....	322
«Савонех-ул-масолик ва фаросих-ул-мамолик» .....	322
Мазмуни мухтасари «Кони лаззат ва хони неъмат» .....	327
«Ақоид-ун-нисо» ва мазмуну мундариҷаи он .....	329
Рӯйхати адабиёт .....	332

Тоиров Урватулло, Солеҳов Мирзо,  
Ширинзода Начмиддин

## АДАБИЁТИ ТОЧИК

Китоби дарсӣ барои синфи 10-уми  
муассисаҳои таҳсилоти умумӣ

Муҳаррир

Мусаҳҳех

Муҳаррири техникӣ

Тарроҳ

Мубашшир Ақбарзод

Мehrӣ Saидova

Наҷмиддин Салоҳиддинзода

Мақсад Ҷунайдзода

Ба чоп 19.10.2021 иҷозат дода шуд.

Чопи оғсет. Андозаи 60x90  $\frac{1}{16}$ . Ҷузъи чопӣ 21,0.

Адади нашр 100 000 нусха.

Супориш № 20/6/2021

Муассисаи нашриявии «Маориф»-и  
Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон.  
734024, ш. Душанбе, кӯчаи А. Дониш, 50.  
Тел: 222-14-66, E-mail: najmiddin64@mail.ru

Дар КВД “Комбинати полиграфии ш. Душанбе”  
чоп шудааст.